

24432.2

Ю. БОБОЕВ

НАЗАРИЯИ  
АДАБИЁТ

СКИСМИ 1.

МУКАДДИМАИ  
АДАБИЁТШИРОСИ

МАОРИФ

Ю. БОБОЕВ

# НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ

(КИСМИ 1)

## МУҚАДДИМАИ АДАБИЁТШИНОСӢ

*Вазорати маълумоти олий ва миёнаи маҳсуси  
РСС Тоҷикистон ба сифати  
китоби дарсӣ тасдиқ кардааст*

Нашри дуюм бо ислоҳу иловаҳо

ДУШАНБЕ  
«МАОРИФ»—1987

Китт  
Чумх  
Но

МИЛДИЙ  
истон ба  
давсай

21/331  
зб азик(075)

Бобоев Ю.

Назарини адабиёт, к. I. Муқаддимаи адабиётшиносӣ: китоби  
Дарсӣ.— Душанбе: Маориф, 1987 — 320 саҳ.

Бобоев Ю.

Теория литературы: ч. I. Введение в литературоведе-  
ние: учебник.

Муқарризон: Ахмад Абдуллоев — доктори фанҳон фи-  
лологӣ.

Рахимҷон Мусулмонқулов — доктори фанҳон фило-  
логӣ, профессор.

ББК 83. З Точик Я73  
8 ТОЧИК (075)

## АЗ МУАЛЛИФ

«Муқаддиман адабиётшиносӣ» ҳамчун китоби таълими барон факультетҳои забон ва адабиёти доинишкадаҳон олии республика аввалин бор дар соли 1974 нашри дуюми он аст, ки дар якими маъъазҳои назарии солҳои охир аз наз кор карда шуда, таскеҳ ва иловавоҳо дидлааст. Мувофиқи программай ишви таълими ин предмет «Назарияи адабиёт» ном гирифта, «Муқаддиман адабиётшиносӣ» қисми якуми онро ташкил медиҳад. Зеро дар курсон болони доинишкадаҳо боз таълими «Назарияи адабиёт» (қисми дуюмаш), «Назарияни танқиди адабӣ» ва «Назарияни лавом мебад.

То замони ба табъ расидани нашри якуми «Муқаддима...» (1974) муаллимону доинишҷӯни доинишкадаҳо ва аҳли мътирифат аз осори илмию таджикии устод Садриддин Айнӣ, Е. Э. Бертельс, И. С. Брагинский, А. Н. Бодомиров, Д. С. Комиссаров, З. Г. Османова, Абдугани Мирзоев, Холик Мирзозода, Шарифҷон Ҳусейнзода, Носирҷон Матъумӣ, Раҷаб Амонов, Муҳаммадҷон Шукурев, Расул Ҳодизода, Соҳиб Табаров, Воҳид Асрорӣ, Атакон Сайфуллоев, Лариса Демидчик, Аълоҳон Афсаҳзод, Абдуқодир Маниёзов ва дигарон маъъумотҳои ҷудогонии адабиётшиносӣ ва назарӣ мегирифтанд. Гайри ин доир ба масъалаҳои арӯзи тоҷик, санъатҳои шеъри ва лутуғи истилоҳҳо ду китоби Баҳром Сирӯс «Коғия дар назарии тоҷик» (1955) ва «Арӯзи тоҷик» (1963) китобҳои Т. Н. Зеҳӣ, «Санъатҳои бадӣ дар шеъри тоҷикӣ» (1960), «Санъати сӯҳан» (1967) ва «Фарҳангни истилоҳоти адабиётшиносӣ» Р. Ҳодизода, М. Шукурев ва А. Абдуҷабборов — (1966) ва баше маколаю тадқиқотҳои алоҳида ба ҷӯянилагон мададгорӣ мекардаанд.

Акиун дар зими ни боло якчанд китоб аз назарии адабиётни классики на мусоеври тоҷик ва он ба он ба иктиёри замкамадони илми адабиётшиносӣ вонамуд гардида, ки он ба саъю қӯшиши олимони зерин таваллӯк дорад: Т. Н. Зеҳӣ («Санъати сӯҳан» 1979), Соҳиб Табаров «Дастури таълими доир ба назарияни танқиди адабӣ» (к. I—1980, к. II—1983); Раҳим Мусудмонкулов («Сочъ ва сайди таъриҳии он дар насрин тоҷик» — 1970; Атоулло Ҳусайнӣ «Бадоёз-ус-саноёз» — 1974, Камолиддин Ҳусайн Вонзи Кошифӣ «Бадоёз-ал-афкори фи салоёз-ал-ашъор» — 1977; Асрори сӯҳан — 1980); Абдуниబӣ Сатторов («Афкори адабӣ ва эстетикии Абдураҳмонӣ Ҷонӣ» — 1975); Раззок Рафғоров («Нависанде ва забон» — 1977; «Устоди бузурги сӯҳан» — 1978), Коллектив, «Китобхонаи назарияи адабиёт» (1975—1976). Шарифҷон Ҳусейнзода, Ҳудой Шарифов «Мақоми Ибни Сино дар шеъру адаби тоҷик» Душанбе (1985).

Разиану ривоҷи илми адабиётшиносӣ ва назарияни адабиёт дар рисолаҳои таджикии Йусуф Акбаров («Қисмати инсон ва қисмати шеър» — 1980); Ҳуршеда Отаконова («Пайванди хис ва индеша» — 1982, «Таҳаввулни жаҳри достон дар назарии мусоеври тоҷик» — 1983); Аҳмад Абдуллоев (Адабиётни форсу тоҷик дар нимаи язвали асри XI), Аскар Ҳакимов («Шеър ва замон» — 1978; «Дар қаламрави сӯ-

хан» — 1982); Абдунааби Сатторов («Нуктас пайванд» — 1982); Чўра Бакозода («Чустучӯҳи эҷоди дар насири тоҷик» — 1982) беш аз пеш ба назар намуда менистад.

Муаллифи ин сатрҳо нашри ҳозирсан «Муқаддима»-ро мувоғиҳи программаи пави таълими (1985) соҳта, дар процесси кор ба муввафқиятҳои намоёни имрӯзан илми адабиети советии тоҷик истинод дорад. Дар таълифи программаю китоб ба мо таҷриви олимони назариячӣ Л. И. Тимофеев, Г. Н. Поступов, Г. Л. Абрамович, Ф. И. Головченко, С. М. Петров ва башъе дигарон мададгорӣ кард.

Ба вучӯд овардани чунин асари қалонҳаҷму мураккаб, албатт, бекамбуди наҳоҳад буд. Боварӣ дорем, олимон ва хонандагони мӯхтарон қайду эрдхоншоиро ба воситаи матбуот ва мақтубҳон ҷудогона баёни менамоянд. Бо қумаки ҳайрҳоҳон асари мазкур дар ҷаида боz ҳам тақмид ёфта, то ба дараҷаҳон китоби дарсни стабилий хоҳад расид.

**ИЛМИ АДАБИЕТ ВА ВАЗИФАҲОИ КУРСИ  
«МУҚАДДИМАИ АДАБИЕТШИНОСИ»**

«Асари бо истеъдод оғирдашудаи адабиёт ё санъат сарвати миллист,— гуфта шудааст дар маърӯзан ҳисботӣ ба съезди XXV Партии... Қаломи бадеъ, чилвон рангҳо, дар санг нақш бастани эҳсосот, садон форами мусикӣ ба муосирон илҳом баҳшиде, ба насли оянда хотираи дилу рӯҳи ҳамзамонони мо, даврони мо, кайфияту корнамоиҳон вайро бокӣ мегузоранд»<sup>1</sup>.

Адабиёти бадеъ солномаи хоссаи ҷамъияти инсонист ва дар айни замон аслиҳан боинтидори тарбияи одаму олам аст. Чун «китоби зиндагӣ» (Н. Г. Чернышевский), вай ба ҳонанде на факат дониш медиҳад, тарзу тарики зиндагии зебо ва идеалҳои муайянни ҷамъиятиро низ ба ў меомӯзад. Ҳанӯз В. И. Ленин гуфта буд, ки санъатъ бояд дар мо эҳсоси санъаткорӣ бедор намуда, боиси тараққии мо дар ин роҳ шавад.

Адабиёти бадеъ як наъян соҳаи санъати нафис аст, ки зиндагӣ ва ҳаётни воқеии одамонро ба шакли суратҳо—образҳо нишон медиҳад. Санъат дар луғат ба маънни ҳунар, пеша далолат мекунад. Ҳунар—соҳтан, ихтироъ ва эҷод кардани ягон чизи намоён ва барчастаест, ки мардумро бояд ба ваҷд орад ва шонистаи таъриifu таҳсими онон гардад. Чунин ҷизҳон писандида, ки ба мо таъсири маънавӣ баҳшида, ҳис ва андешаи моро барангезад ва лаззати бадеъ баҳшад—аз қабили санъати нафис мебошад. Санъати нафис намудҳои гуногуни дорад: рассомӣ, ҳайкалтарошӣ, мөъморӣ, мусикӣ, театр, ракс ва гайра.

Адабиёти бадеъ як ҷузъи муҳимми санъатҳо шинохта шудааст. Вай бо кувваи маҳсуси соҳиронааш, ба қавли донишмандони бузурги ҷаҳон—Гегель, Лессинг, Маркс, Энгельс, Белинский, Чернышевский, Ленин назар ба дигар намудҳои санъат ба сифатҳои универсалий соҳиб мебошад. Адабиёти бадеъ ба қавли В. Г. Белинский, «шуури ҳалқ, рангу бўй ва самари ҳаётни маънавии ўст». Факат як соҳаи қаломи бадеъро ба диккати шарҳ гирифта, Белинский гуфтааст: «Назм—чинси олитарини санъат аст... Аз ин рӯ назм ҳамаи унсурҳои дигар санъатро дар бар карда, гӯё... аз тамоми воситаҳои ҳоси намудҳои гуногуни санъат истифода мебарад. Назм бо ътибори худ воҳиди томи санъатҳост...»<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Материалҳои съездия XXV КПСС. Душанбе, 1976, саҳ. 87—88.

<sup>2</sup> Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды. Полн. собр. соч., т. V. М., 1954, стр. 7—9.

Шеър бо истилохи Абӯалӣ ибни Сино «намониш ва маҳокоти ходисаву воқеоти дунъёни маддӣ» мебошад. Абӯшакури Балхӣ чун ҷамъбасти фикри муосири ояндагон доир ба тавонони фавқулоддан сухани бадеъ фармудааст:

Шунидам, ки бошад забони сухан  
Чу алмоси буррову теги кӯҳан.  
Сухан бифканад минбару дорро,  
Зи сӯроҳ беруни кашад морро.  
Сухан заҳру позаҳру<sup>1</sup> гарим асту сара,  
Сухан талху ширину дармону дард<sup>2</sup>.

«Сухани нек — сайди дилҳост», — гуфтааст Абдураҳмони Ҷомӣ. Шоири ҳалқии Тоҷикистон Мирзо Турсунзода қудрати суханро хуб санҷида навиштааст:

Зинда кардам дар замин ман шӯътари хомушро,  
Бо сухан дар чӯш овардам дили бечушро...<sup>3</sup>

Маҳсули имтиҳонот ва мусофирию ҷаҳонгардии Турсунзода аст, ки ў процесси сухан ва образофариро ба сӯхтани сохтани монанд оварда, сехри қаломи бадеъро аз ҳарорати дилу шаророни аклу ҳуш донистааст:

...То насӯйӣ, сохтани мушкӣл бувад.  
Дил ба ҷонон боҳтани мушкӣл бувад.

Шеър ҳам бояд занад фавворае  
Аз танӯри дил чу оташнорае,  
Сар занад из дил, бо дил коре кунад,  
Нармтар сангин дили ёре кунад....<sup>4</sup>

Ба ҳамин тарик, санъату адабиёт табиатан бо торҳон низуки ҷисми одамий — бо ҳиссу шурӯр ва рӯҳияни ў сару кор дошта, ба ҳихонхонаи олами ботинии вай ворид мешаванд. Онҳо чун «дафтари ҳаёт» ба рӯи ҳонаида ҷаҳони номаълумро мекушоянд, ўро бо ҳуснӣ шарик месозанд.

Ҳусусияти ҳоси санъату адабиёт дар ҳамин аст, ки идеяро ба шакли образҳо талқии намуда, тавассути онҳо ба аклу ҳисси одамон таъсир метузоранд. Санъату адабиёт бо завки бадеъ ва қайфу лаззат баҳшидан одамро ҷалбу ҷазб карда, барои идроқи монҳияти ҳаёт ба ў ёри мерасонанд, ба идеяни наҷиби дигаргунсозни олам дар роҳи баҳту саодати мардум ҳидоят мекунанд.

Санъату адабиёти пролетарий, ки, мувоғики пешӯини В. И. Ленини, ҳоло ҳиссан ҷудонашавандан кори умумиҳалӣ шудааст, боиси ташаккули симони маънавии миллиоҳо гражданини советӣ тардиданд. Адабиёти советӣ чун ҷаке аз адабиётҳон пешқадамтарини ҷаҳон аслиҳан боинтидори тарбияни инсон мебошад. Вай ба дили ҳонаида шавқу шодӣ оварда, ҳисси меҳнатдӯстӣ ва меҳри қасбу

<sup>1</sup> Позаҳр — дорун зидди заҳр, чизе, ки зидди заҳр кор фармуда мешавад; заҳрмӯҳра.

<sup>2</sup> Сафо Забекулло. Ганҷи сухан, ч. I. Техрон. 1339 ҳичрӣ, сах. 23.

<sup>3</sup> Турсунзода Мирзо. Замин. Кудлиёт. ч. I. Душанбе, 1981, сах. 286.

<sup>4</sup> Турсунзода Мирзо. Шоирӣ, Ҳамон ҷо, сах. 171—172.

хунар, ватандустай, инсонпарварӣ ва хисси интернационалии ўро мепарварад. Адабиёти бадени даврони коммунизм чун дастури зиндагӣ ба мусирон дарси одобу одамгарӣ, росткорию қаҳрамонӣ ва шаъну шарафи таҷддӯӣ меомӯзанд.

Чунин соҳаи бузурги дониши аклу идрок ва эҳсосу эҳтиюси инсон чун адабиёти бадеъ, бешак, ба омӯзни махсус эҳтиёҷ дорад. Илме, ки бо омӯхтани конунияти адабиёти бадеъ ва таъриху сабабҳои пайдониши шаклу жанру намуд ва образу образнокии хоссаи ҳар яки он, хусусиятҳои забони тасвирий, ягонагии шаклу мазмун, қондаҳои усулу услуг ва гайра машгул аст, адабиётшиной ном дорад.

К. Маркс навиштааст, ки одам қайфияти санъатро ҳангоме хис мекунад, ки худ «равшанзамири олами баденёт» бошад. Барон ин зарур аст, ки бидуни омӯхтани адабиёти бадеъ, бо илми адабиёту санъат ва мағҳумҳои назарии ин соҳа инз шинос бошем.

Адабиётшиной — фаннест мураккаб, ки бо бисъёр соҳаҳои дигари илм — фалсафа, таърих, забоншиносӣ, услубшиносӣ, санъатшиносӣ ва гайра алокаманд буда, тавассути онҳо адабиёти бадеиро ҳаматарафа вазеъ ва амиқ меомӯзанд. Адабиётшиной ҳамчун илми мустақил дар тӯли қарниҳо амал карда, баробари соҳаҳои гуногуни адабиёт — назму наср ва драматургияю публицистика пешравӣ ва таракқӣ намудааст. Адабиётшиной ҳамчун илми серсоҳа дорон шӯъба ва қисмҳои чудогона мебошад.

**Адабиётшиной аз се қисми асосӣ ва се қисми  
ва қисматҳои он** Адабиётшиной аз се қисми асосӣ ва се қисми ёридиҳанда иборат аст. Қисмҳои асосии он таърихи адабиёт, назарияи адабиёт ва танқиди адабиёт мебошанд. Қисмҳои ёридиҳандааш: «таърихнигорӣ (историография), матншиносӣ (текстология) ва китобшиносӣ (библиография).

**Таърихи адабиёт.** Адабиётшиной бачуз хусусиятҳои филологиаш бо фанини таърих алокон узвӣ дорад. Таърихи адабиёт бо таърихи инсонияти ва маданияти он пайваста буда, адабиёти ҳалқҳои ҷаҳонро, ки предмети умдан он аст, меомӯзанд. Таърихи адабиёт бо процесси адаби ва роҳҳои тараккӣи адабиёт сарукордорад, бинобар ин аҳамияти ҳар як санад ва воқеаи адабиро мунтазам ва пайдарҳам ба тадқиқ гирифта, мақому мавқеи онҳоро муайян месозад. Таърихи адабиёт шаклу жанр ва намудҳои осори адабиро дар тараккӣи таърихиаш, аз эҷодиёти даҳанакии ҳалқ (фольклор) ва адабиёти ҳаттии қадим сар карда то адабиёти мусир муттасил ва амиқ ба назари таҳқиқ мегирад.

Барон адабиётшиной ҳар як давран ҳаёти миллии таърихӣ бо хусусиятҳои хосаш ва тарзу тарникои инъикосаш дар осори бадеъ аҳамияти қалон дорад. Лозим аст, ки ў кобилияти фахмидани фарқияти ҳар яки чунин воқеаҳои таърихӣ дошта, ҳамин таърихиашро бо тафаккури илми тадқиқӣ мавриди андешсан худ қарор дихад. Тараккӣи адабиёти ҳар як мамлакат бо таърихи ҳаёти ҳалқи он вобаста буда, дорон хосияти миллии худ аст. Вазифаи таърихи адабиёт танҳо бо омӯхтани ин ё он адабиёти

миллі махдуд нашуда, процесси адабии як мамлакатро пайвас-та бо ҳаракату процесси адабии мамлакатхон дигар дар қайди таҳлилу муҳокима меоварад, муносибат ва таъсирі байниҳам-дигарии онори мұайян намуда, бо ин рох ба мұваффакият ва мавкеи ин ё он ҳалқ дар адабиёті қағон бағон арзанда медиҳад.

Таърихи адабиёті советі ба рафти иинишиғи адабиёті пешқадами умумиҷаһоній ва әздігіті нависандагони классик тақы-дошта, адабиёті моро вобаста бо тараққии ҳаёті ҳалқу мамла-кат ва адабиётхони миллии СССР вобаста бо муборизан синифхо маъннідод мекунад.

Адабиёті советі — адабиёті сермиллат мебошад. Адабиёті ҳар як ҳалқ, ки сохиби забони мұстакил худ аст, ба ҳусусияті хоси миллій, ба қонунияті иинишиғи таърихин худ дорост. Аз ин рў омӯзишу таҳкики адабиёті ҳар як ҳалқ аз адабиётшино-сон донишхони махсуси филология, таърих, санъатшиносій ва таҷ-рибан махсуси тадқикро талаб мекунад.

Ҳаёті адабии замон, ки аз факту материалхон мұайян иборат буда, фаъолияти әздігіи нависандагон ва қимати тафакку-ри әздігіи онори назарнамо мегардонад, адабиётшиносонро ба омӯзиши мұстакилона ва бағон сазовор додан вочиб менамояд. Онҳо бо амиқ омӯхтани ҳүччатдо, маълумотдан тарциманхолій, мактубу ёддоштхони худи сұханварон ва материалхон архивій бар ҳусусиятхон бадене ҳақиқатнігории асардо ҳукм мебароранд. Адабиётшинос ба асари бадей аз нұктан назарі мазмұни идеяй ви ҳусусиятхон эстетикии он баҳо медиҳад.

Инак, адабиётшиносии советі дар омӯзиши таърихи адабиёт ба таҷрибаи бою раңгии донишмандони адабиёті сермиллати ватан ва адабиёті пешқадами қағон истиинод карда, дар таҳли-лу тадқики осори бадеъ усули мұкоисавій-типологиро истифода мебарад ва бо ин рох ҳақиқати радиопазири илмиро дарьеб мемамояд.

Маколаҳо, мактубу муҳокимахон К. Маркс, Ф. Энгельс, Ф. Лассаль, Ф. Меринг, В. И. Ленин, Г. В. Плеханов ва А. В. Луначарский донир ба санъату адабиёт пойдевори таъриху на-зарияи адабиёті советі буда, онҳо шарху тағсіри таърихин материалистии як катар масъалаҳон мұхимро дар бар карда-анд.

Назарияи адабиёт қисмет дигари мұхимми адабиётшиноси бу-да, бо таърихи адабиёт алоқаи зич дорад. Робитан байниядига-рии таъриху назарияи ҳамаи намудхон санъатро Чернышевский маъннідод карда ҳақкөй гұftааст: «Таърихи санъат ассоң на-зарияи санъат аст, назарияи санъат башад, барои мұкаммалтар ва пурратар кор кардани таърихи вай мадад мерасонад; хуб кор кардани таърих болси комилли назария мешавад ва ғайра ва ило охир... Бе таърихи предмет назарияи предмет вүчуд надорад; vale бе назарияи предмет низ ҳатто дар боран таърихи вай фикр кар-

мадид<sup>1</sup>, абъёти басит<sup>2</sup>, абъёти комил ва гайра, сони аз вазни ру-  
бой ва дар боран баҳрҳон сареъ<sup>3</sup>, гариф<sup>4</sup>, хафиф<sup>5</sup>, мушокил<sup>6</sup> ва  
дигарҳо мухокима меравад.

Кисми дуюм, ки дар илми қофия ва накди шеър мебошад, аз  
боб иборат аст. Боби аввал дар маънни шеър ва қофия; боби  
дуюм дар хуруфи қофият ва он нӯҳ аст; боби сеюм дар ҳаракати  
хуруфи қофият ва он шаш аст; боби чаҳорум дар ҳудуди қавоғӣ  
(қофияҳо) ва он панҷ аст; боби панҷум дар уюби (айбҳои) қо-  
фияҳо ва авсоғи (сифатҳои) иописандида, ки дар қаломи мав-  
зун афтад; боби шашум дар зикри маҳосини (хуснҳои) шеър ва  
турғе (аҷоиботе) аз санооти мустаҳсан (санъатҳои зебо), ки дар  
назму наср ба кор баранд.

Ба ҳамин тарик, «Ал-мӯъзам» ҳам бо илмҳои арӯз, қофия ва  
бадеъ саруқор дорад. Ба монанди «Тарҷумон-ул-балоға» ва «Ҳа-  
доиқ-ус-сехр» дар «Ал-мӯъзам» масъалаҳои арӯзу бадеяят ва қо-  
фия мавриди баҳс карор ёфта бошанд ҳам, vale Шамси Қайс на-  
зар ба Родуён ва Ватвот баъзе масъалаҳоро васеътар ва муфас-  
салтар, амиқ ва ҳартарафа, бо иловаҳо баён кардааст. Ҳар як со-  
ҳаи фанни назария дар «Ал-мӯъзам» бо ҷузъиёташ таҳқиқ шуда-  
аст. Шамси Қайс низ ба санъатҳои зиёди назм: тарсеъ, тачнис, му-  
тобиқа, чамъу тафриқ, йҳом, тақмил, игроқ, истиорот, тамсил, ир-  
доф, табнину тафсир, тақсим, тавсим, талмех, иҷоз, мусовот, басть,  
эътироҳ, ҳашви малех, ҳашви мутавассит, ҳашви қабех, илтифот,  
тадорук, тақобул, муроот-ун-назир, эънот, тарҷех, ҳусни матлаъ  
ва мактаъ, лутғи таҳаллус ва адаби талаб ва инчунин дар боран  
баъзе навъу шаклҳои шеър (ғазал, рубой ва гайра) таваққуф кар-  
да, барои исботи фикраш мисолҳои фаровоне аз эҷодиёти 70 на-  
фар шонрони гузашта ва мусири худ ҷалб менамояд.

Афкору андешаҳои ў барои омухтани маҳорати шоирӣ ва ба-  
даст овардани комъёбииҳо дар ин самт то ҳануз аҳамияти ҳудро  
гум накардаанд. У бо ин максад аввалий будани маънни шеър ва  
тобен мазмун будани шакли онро таъкид кардааст: «Ҳар сухане,  
ки дар он маънни латиф набошад, табъи аҳли тамиз ба он майл  
намекунад, ҳамчунон бошад, ки зарфи ҳолӣ ва дар вай матоъ на-  
бувад». Дар боби накду нокид (танқиду мунаққид) ва ба онҳо  
зарурати зиёд доштани шоиру нависандагон Шамси Қайс далелу  
бурхони бебаҳс оварда, аз қувван бузургу заковатмандӣ ва фондан  
он ахборот медиҳад.

Шамси Қайс танқиди адабиро яке аз навъҳои (жанрҳои) мус-  
тақилу муҳим доиниста, вазифаи онро дар беҳбудии эҷоди бадеъ  
зарур шумурдааст. Зеро,— мегӯяд ў,— мунаққид (назар ба шоир  
дар ҳаққи шеъраш) бетараф буда, ҳақиқати ҳолро нисбат ба асар  
ошкор мегӯяд. Мунаққид «пас ҳар чи накӯ бошад,— навиштааст  
Шамси Қайс,— ихтиёр кунад ва ҳарчи ракик (суст, забун) бошад,

<sup>1</sup> Мадид — қашидা.

<sup>2</sup> Басент — васеъ кушод.

<sup>3</sup> Сареъ — тез, босуръат.

<sup>4</sup> Гариф — танқо.

<sup>5</sup> Хафиф — сабук.

<sup>6</sup> Мушокил — шакл, ҳамшаклӣ, шакли мураккаб.

бигзорад, чи шоир дар назми хеш чолиби хушомад бошад ва но-  
кид чӯяндан бедомад бувад».

Шамси Қайс дар асараш ба шонронро роҳҳои чӣ тавр донишу ма-  
лакаи шеъргӯй ҳосил карданро омухта, маслиҳат додааст, ки бе  
муҳокимаю тақризи иоқидон ашъорашоиро ба мутолиаи хонандагон  
вонамуд накунанд. Барои татбики фикрҳои назарияниш дар  
амал, Шамси Қайси мунакқид бо таҳлили ашъори Рӯдакӣ, Дақи-  
қӣ, Унсурӣ ва дигарон дастури кор нишон медиҳад. Ба байзэ байт-  
ҳои Рӯдакӣ эрод гирифта, ў дар баробари маънни хубу баланд,  
«ба ҳусни таълиф ва таносуби таркиб» низ бештар аҳамият до-  
ранго талаб кардааст. Якчанд мисолҳо низ барои тасдиқи фик-  
раш ҷалб намудааст.

Аз ин ҳама маълум мегардад, ки «Ал-мӯъзам...» бо бисъёр бо-  
бу моддаҳояш то ба имрӯз ҳизмати заруру муғидро ба ҷо оварда  
меояд.

**Хоча Насириддини Тӯсӣ** (асри XIII) дар асарҳояш **«Меъёр-ул-  
ашъор»** ва **«Асос-ул-иқтибос»** шеърро ҳамчун қаломи зебою мавзун  
баланд баҳо дода, аз он, қабл аз ҳама, фикру андешаҳои тоза ба  
тоза ва лаҳну оҳангҳои нав ба навро талабидааст. То ин сифатҳо  
набошад, мегӯяд ў, шеър бо мураттабии қофияю радиф хонандаго  
ба ҳайрат оварда наметавонад.

Доирани мухокимаи Хоча Насириддини мутаффакир чун файласу-  
фони машҳур Ибни Сино ва Форобӣ васеъ буда, ў назар ба на-  
зариячиёни адабиёти гузаштаю мусоириш ба як қатор масъалаҳои  
дигар низ амиқ сар фурӯ бурдааст. Ин аст, ки ин донишмандони  
бо мероси назарии ҳалқҳои ҷаҳон (аз ҷумла Юнони қадим ва  
Арасту) шинос (пешу пас) ба ҷуз ҳимҳон вазну қофия ва бадеи-  
яту нақди адабӣ «бо таҳкиқи тадқики соҳаҳои гуногуни фаъолияти  
маънавии инсони машғул шудаанд, ки дар натиҷа қиёсан тафри-  
қан ҳар як соҳа, ҷунонҷи адабиёти бадеиро (дар мисоли таҳайюл  
ва ба ин восита — образнокии он) равшан диданд ва онро муфас-  
салан нишон додаанд»<sup>1</sup>.

**«Эъзози Ҳусравӣ»** Амир Ҳусрав (асри XIII—XIV) яке аз симоҳони  
барҷастаи мактаби адабии адабиёти форсизабони  
Ҳиндустон мебошад, ки, ба қавли Чомӣ, «Ҳамсаи Низомиро

ка-  
се беҳ аз вай ҷавоб накарда». Бағайр аз «Ҳамса»-ю девони газа-  
лиёт, китъаот ва рубонёту қитоби назарие бокӣ гузаштааст бо  
номи «Эъзози Ҳусравӣ» (1319). Панҷ рисолае, ки дар ин асар  
тиరд омадааст, ба масъалаҳои услуби насрнависӣ ва санъатҳои  
шеъри, санъатҳои бадени осори ҳуди шоир ва ғайра баҳшида шу-  
даанд. Ў ақидаҳои назариашро онд ба шеъру шонрӣ дар асарҳои  
манзумаш, махсусан дар дебочаи девони сеюми ҳуд «Ғуррат-ул-  
камол» васеъ баён кардааст. Амир Ҳусрав афзалии шеърро бар  
наср нишон дода, доир ба сабаби дар наср аз назм мисолҳо овар-  
дан гуфтааст: «...Ҳар назме, ки дар наср афтод, ороиши наср зиё-  
дат гардад, чун ингина, ки дар зар нишонанд».

<sup>1</sup> Мусулмонкулов Раҳим. Асрори сухан. Душанбе, 1980, саз. 134—135.

Харчанд, ки ў низ истеъдоди шонриро баҳшиши илоҳӣ гуфтаст, vale дар амал шонронро ба дараҷаҳо тақсим намуда, az «сұханфурӯши» шонрони дуюм ва сеюмдарача шикоят кардааст. Ба ҳаққи сұханварони комил ва қадру эътибори онои ситонш оварда, такомулоти болигин ононро маҳсули меҳнату азияти зиёде доностааст. Шеъри шонри шаҳир пухтаю рехта буда, ба ақидаи Ҳусрав, бо шарорати шавқу завқ ва сўзи дил гуфта мешавад. Аз ин чост, ки вай ба дили хонанда роҳ ёфта, шамъеро дар қалби ў низ фурӯзон менамояд.

Сұхан домӣ, ки дорад завки ҷонӣ,  
Хамаш ҷон хонаду ҳам зиндагонӣ,  
Чу з-ни гуна даромезад ба ҷонҳо,  
Чу ҷон покида монад дар забонҳо.

Амир Ҳусрав дар боби тақиди адабӣ низ андешаҳои бикр гуфта, az нокидон талаб кардааст, ки хурдабин набошанд ва айбчӯй иакунанд. Ба маслиҳати ў пешай иакунандагон поквичдоност ва қаломи бадеъ рафтари бегаразона тақозо мекунад. Инак, мунакқид барои ислоҳи иуқси шеър ва камолоти шонир ба ў бояд мададгор бошад.

Аспи XV  
ва намояндагони он

Дар аспи XV, ки дар таърихи тараққиети маданиятии ҳалқҳои форсу тоҷик замони равиқаку ривоҷи санъату адабиёт ва илму дониш ба шумор меравад, илми адабиёт ҳам инкишоф меёбад ва асарҳои зиёде таълиф мегарданд. «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, «Мачолис-ун-нафонс», «Мизон-ул-авзон», «Рисолан муфрадот»-и Навой, «Арӯзи Ҳумоюн»-и Абулқаҳҳор бинни Исҳоқи Самарқандӣ, китоби «Бадоевъ-ус-саноеъ»-и Атоулло бинни Маҳмуди Ҳусайнӣ, «Бадоевъ-ул-афкор»-и Ҳусайн Вонзи Кошифӣ, «Рисолан муаммо» ва «Арӯз»-и Сайфии Бухорӣ, «Наштари ишқ»-и Ҳусайнқулихони Азимободӣ ва дигар асарҳои муаллифони аспи XV—XVI дар ҳалли бисъёр масъалаҳои назария ва таърихи адабиётӣ тоҷик сарчашмаҳон гаронбаҳо ба шумор мераванд.

Фикру ақидаҳои олимони пешқадами он замон дар як силсила асарҳои назарии Абдураҳмони Ҷомӣ мукаммалтар ва бехтар ҷамъбаст ёфтаанд. Як қисми осори Ҷомӣ ба масъалаҳои шеъру шонри — моҳияти шеър ва рафттору одоби шонир, дар ҳусуси шаклу мазмун, объекти тасвири бадеъ, муносибати адабиёт ба ҳаётги воқеи баҳшида шудааст, «Рисолан қоғия», «Рисолан арӯз» ва ҷаҳор рисола дар муаммо бо номҳои «Рисолан кабир дар муаммо» («Ҳаллияни ҳилал»), «Рисолан мутаввасит дар муаммо», «Рисолан сагир дар муаммо», «Рисолан муаммои асгарни манзум», «Ашъатул-ламаот» (онд ба ғазал) аз қабили ин асарҳоянд. Фикрҳои назарии Ҷомӣ дар бобҳон ҷудогонан асарҳои бадеии ў, дар «Бахористон» (равзан ҳафтӯм), дар дебочан «Девони қасоид ва ғазалиёт», сонӣ дар маснавии «Ҳафт авранг» (дар дафтари дуюм ва сеюми «Силсилат-уз-захаб», дар «Тӯҳфат-ул-аҳрор», «Сабҳат-ул-аброр», «Юсуф ва Зулайҳо») ва ғайра баён гардидаанд.

Ҷомӣ маъниро ҷавҳари шеъри ҳақиқӣ медонад:

Алс маънист, манех, то донй,  
Дар иборат фитад чу нуксоне.  
Пииста ҳар чанд ки сарбаста нақуст,  
Бех ки аз мағз дарад дар вай пуст.

Чомй ҳамчунин дар парвариши ақлу идроки одамй, яъне дар тарбиян инсон роли бағоят муҳим доштани шеърро таъкид менамояд. Ин аст ки бо вучуди баъзе ақидаҳон идеалистииш (маҳсусан ба қудрати илоҳӣ вобаста кардани қобилияти шоирӣ ва адабӣ) суханвар ҳаёти воқеиро сарчашмаи ҳар як эҷоди бадей менонад. Чомй таъкид менамояд, ки санъаткории шоир факат дар тасвири ҳақиқати зиндагӣ зохир мегардад. Ӯ бар хилоғи шонрони маддоҳи замонаш ва фикрҳои ғалати назарии баъзеҳо ҳақгӯй, ростқавлиро вазифаи санъату адабиёт мешуморад. Зоро ки «шеър обест зи сарчашмаи дил» ва гавҳари пок аз дили пок бурун меояд. Ба ин маъни ў дар маснавии «Юсуф ва Зулайҳо» гуфтааст:

Нагардад хотир аз иорост ҳурсанд,  
Агарчӣ гӯи онро ростмонанд.  
Суханро зеваре чун рости нест,  
Ҷамоли мах ба ҷуз нокости нест.  
Аз он субхи нахустин бефурӯғ аст,  
Ки лоғи равшани аз вай дурӯғ аст.  
Чун субхи рости аз сидж дам зад,  
Зи ҳуд бар осмон заррин алам зад.  
Ба санъат гар биёнро дуруғе,  
Нагирад зони ҷароги ў фурӯғе.

Чомй ҳамчун устоди эҷоди бадей ва суханоро ба бисъёр санъатҳои лафзию маънавӣ аҳамият дода, ҷунонки ҳудаш дар ашъораш лафзу маъниро ба ҳам пайвастааст, аз дигарон ииро бо қатъият талаб кардааст. Ӯ ҳусусиятҳон хоси шеърро дар санъаткории сухан дода, борҳо ба суханварони замонаш маслиҳат додааст, ки аз санъатҳои бадей сўнистемол нақунаанд; зиёд кор фармудани воситаҳои тасвир ва калимаю таъбирҳои мураккаб ҳусни шеърро мерабояд. Ӯ дар қасидан «Чило-ар-рӯҳ» ин фикрро бо чунин образнокӣ гуфтааст:

Ҳаёли ҳос бошад, ҳоли рӯи шоҳиди<sup>1</sup> маъни,  
Чу ҳол андак фитад бар рӯҳ, дихад ҳусни фаровонаш.  
Вағар гирад зи бисъёри ҳама руҳсори шоҳидро,  
Миёни соддарухсарон синхруй расад зонаш.

Чомй аз рӯи пурдониаш тасдиқ намудааст, ки санъат ва омилҳои бадей бояд тобеи чӯши синаи шоир бошанд, то ки бонси пайдоиши шеъри ҳақиқӣ гарданд. Зебой,— гуфтааст ў,— ҳамеша дили шоирро ба туғъён меорад ва бонси эҷоди шеъри нав мешавад, гӯё як-ду байт ҳам ба ҳаёл меояд. Ин аст, ки бузургон андеша ва ҳаёлро ҳақиқати шеър донистаанд. Дар бобати нақди адабӣ ва ноқид низ фикрҳои барчастаи Чомй чун садри шоирони мактаби Хирот кам нест<sup>2</sup>.

Ба ҳамин тарик, доираи муҳокимаи Чомй низ назар ба шоир

<sup>1</sup> Шоҳид — дар ин чо: маъшука, санам, оғоҳи ҳоли дил, ҳолдон.

<sup>2</sup> Барон шиносои бо тағсилӣ ақидаю афкори назарии Чомй ингаред: Абдураҳмонӣ Сатторов. Афкори адабӣ ва эстетикии Абдураҳмонӣ Чомй. Душанбе, 1975.

ва назариячиени гузашта хеле васеъ буда, ў ба гайр аз илми сегонаи маъмул (арўзу кофия ва бадеъ) дар хусуси характер, рўхи назм ва эчдиёти бадеъ баҳс мекунад. Афкори эстетикии Чомй аз рўн тачрибан бузурги олимий ва шоири, дар натиҷаи шахси пешқадами замони худ буданаш хеле мураккаб, амиқ ва саҳеҳ ифода ёфтааст. Назария ва мулоҳизаҳон пешқадами Чомй на фақат ба таркиб ёфтани фикру ақидаҳон назарии мусирони ў кўмак расонидаанд, инчунин барон ташаккул ва инишиффи нуқтан назари илмию адабии санъату адабиёт дар асрҳон минбаъда хизмати на-моёне доранд.

Дар асри Чомй, шоир ва олими бузурги ҳалқи ўзбек **Алишер Навой** ҳаёт ба сар бурда, донр ба масъалаҳон назарияю танқиди адаби завки зиёде зохир кардааст. Мероси бои адабии Навой бо ду забон — бо забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ тасниф шуда, ў дар ин забонҳо ҳам осори назму наср ва ҳам фикру андешаҳон назарии ашро бокӣ гузаштааст. Ў дар «Мизон-ул-авзон»<sup>1</sup> ном асари худ дар хусуси қондаҳои вазни арӯз изҳори ақида кардааст. «Мачолис-ун-нафонс»-и<sup>2</sup> Навой аз мукаддима, ҳашт мачлис (боб) ва хотима иборат аст. Вай шарҳи аҳвол ва таърифи танқиди эҷодиёти 458 шоиру нависандагони мусирашро дар бар карда, дар илми адабиёт мавқеи мухим ишғол менамояд.

«Чамъи мухтасар» **Ваҳиди Табрезӣ** (асри XV муаллифи рисолан «Чамъи мухтасар» мебошад. Ин китоб аз 18 боб иборат буда, ба «илми арӯз», «санъати шеър» ва «илми кофия» баҳшида шудааст.

Дар боби «илми арӯз» дар бораи сабабҳо, ватадҳо ва фавосил, дар бораи зиҳоф, баёни тақтесъ ва қайфияти он, маъни луғавӣ ва истилоҳии шеър, оид ба доираҳон сittа (шашгони) ва гайра сухан меравад.

Боби дуюм «Намунаи авзони (вазихон) мухталиф бо тақтесъ онҳо ва шарҳи санои (санъатҳои) шеърӣ» ном дорад, Ин чо дар бораи баёни вазни рубой, баёни шаҷаҳаи аҳрам<sup>3</sup>, сурати шаҷаҳаи аҳраб<sup>4</sup> ва сурати шаҷаҳаи аҳрам сухан меравад.

Боби сеюм ба «илми кофия» баҳшида шуда, аъзоди (ададҳои) хуруфи кофия ва намунаи хуруф ва ҳаракоти қофияро бо шарҳи он маънидод мекунад.

Бояд қайд кард, ки ин асар ҳам, ба қавли худи муаллиф, ба-рои бародарзодан ў таълиф шуда, аз ҳар ҷиҳат ба китобҳон «Тарчумон-ул-балога» ва «Ҳадоиқ-ус-сехр» қаробат дорад. Бешак, Ваҳиди Табрезӣ инчунин мувофиқи таҷриба, донишу фахмиши худ ва талаботи давр баъзе дигаргунҳо дароварда, мисолҳои гуногун

<sup>1</sup> Мизон — тарозу; авзон — вазихо.

<sup>2</sup> Нафонс — ҷамъи нағиса.

<sup>3</sup> Аҳрам — дар лугат: буридашуда, чо к бинӣ — кассе, ки девораки биниаш бурида шудааст. Дар поэтика номи яке аз зиҳофоти руҳни «мағойлун», ки дар натиҷаи тарҳ шудани ҳичон аввали он «ғойлун» руҳни мустаъмали «мағъӯлун»-ро кор мефармоянд.

<sup>4</sup> Аҳраб — мукобили Аҳрам буда, дар лугат — ҳаробтар; дар поэтика: номи яке аз зиҳофоти руҳни «мағойлун», ки дар натиҷаи партофта шудани ҳичон аввал ва кутоҳ шудани ҳичон оҳири он «ғойлун» бокӣ мондааст ва ба ҷон «ғойлун» руҳни мустаъмали «мағъӯлун»-ро кор мефармоянд.

чамъ овардааст. Фаъолияти намоёну хуби Вахиди Табрезӣ фақат дар он нест, ки ў ҳам ба мисли салафонаш — назариячиёни тушашта дар баёни вазну баҳрдои ҳазаҷ, раҷаз, рамал, мутакориб, мутадорик, мунсарех, музореъ, муктазаб, мұчтасс, сареъ, гариф, қаріб, хафиф, мушокил ва ғайра доира ва нақшаҳоро моҳирона истифода бурдааст. Ў инчунин тавонистааст мағұхмҳон мураккаби ин илмро бо мұхтасарбаёй дастраси хонандагон гардонад.

Ҳамин тавр, мұаллиф дар асари худ илми арўзу кофия ва саноеъи шеъри форсиро бо эъзоз ва равшанини тамом ба таври комил ва ба забони содда бо бисъерни намунаи мисол баёни намунааст.

Ин китоби Мавлоно Қамолиддин Ҳусайнни Кошифий (асри XV—XVI) аз мұқаддима, ду боб ва хотима иборат мебошад. Дар фаслҳои чудогонан бобхон ин китоб низ дар боран шеър ва анвоъу аксоми он, ғазал, қасида, қитъа, фард, маснавӣ, мусаммат, тарчеот, доир ба мисраъ, байт, наср, наср иштимал, наср оддӣ, онд ба санъатҳои шеърӣ, кофия ва ғайра сухан меравад. Назар ба китобхон гузаштгун фикрхон бикри донишманд низ дар ин масъала ба назар мерасад.

Махсусан боби дуюми асар «Дар баёни уюби назм, ки онро илми нақд хонанд ва яке аз улуми адабий донанд», ки ба танқиди адабий баҳшида шудааст, бо он ҷолиби дикқат мебошад, ки андешиахон Шамси Қайс онд ба нақду ноқидӣ дар он на факат давом, инчунин инкишоф мейбад. Ҳулосан Кошифий доир ба танқид образнок ба тарнизи зайл баёни ёфтааст: «Дар истилоҳот иборатест аз илме, ки бад-он ҷайиди (хубии) шеър аз рӯи он мутамайиз (мұмтоз, имтиёздор) гардад ва нек аз бад фарқ карда шавад. Ва ин илмро ба ҷиҳати он нақд гуфтаанд, ки чунончи нақоди дирҳами пок аз миёни дироҳами-мағшүш (ғашидашуда, қалбакӣ, носара, ғайрихолис) интихоб кунад; инчо низ соҳиби ин илм ба табии вакқод (зехни тез) сухани покизаю беайб аз миёни суханони пошониста ва маъюб илтиқот (ёфта чидаи) намояд<sup>1</sup>.

Р. Мусулмонқулов ҳақ аст, ки таъкиди Кошифири онд ба танқид ҳамчун соҳан «илми махсус» (бар ҳилоғи безътинони баъзеҳо ба он) «аввалин фазилати рисолан»<sup>2</sup> ў донистааст.

«Бадоеъ-ус-саноеъ» сайни (асри XV—XVI) аз як дебоча (онд ба арўз), мұқаддима, се боб ва хотима (онд ба бадеъ) иборат мебошад. Атоулло яке аз шоирон ва адабиётшиносони забардасти замонаш буда, ба шаҳодати Ҳондамир, рисолан ў онди «кофия ва саноеъи бадоен шеърӣ дар миёни фузало машҳур» будааст.

Дар рафти омӯзиши масъалаҳои назарии қаломи бадеъ ў ба таълимоти гузаштагону муссиронаш истинод дошта, аз ҷиҳати илми онҳоро амиқтар ба таҳлилу тадқиқ гирифтааст. Чун балогатшиноси моҳир ў воситаҳои тасвири бадеъ — ташбех, тарсөй, саҷъ,

<sup>1</sup> Қамолиддин Ҳусайн Вози Кошифий. «Бадоеъ-ал-афкор-фи саноеъ ал-ашъор». М. 1977, саҳ. 13—14 (бо мұқаддима ва сабуғ фекрастҳои Рахим Мусулмонқулов).

<sup>2</sup> Ҳамон чо, саҳ. 13.

тачине, мачоз, киноя, истиора, ирсол-ул-масал, акс ва гайраро бо тартибу низоми муайян ва бо далелҳои назмию насрӣ шарҳу тафсир кардааст. Доир ба санъати саҷъ ў ҳам дар назм ва ҳам дар наср зарурати истифодан онро исбот намудааст. Дар масъалаи шаклу мазмуни осори бадеъ шаклро пайрави мазмун мешуморад. «Ин китобро дар роҳи чамъбаст намудани афкор ва ақонди адабиётшиносӣ ва эстетикини тоҷику форс ҷидду ҷаҳди ҷиддие шуморидан мумкин аст»<sup>1</sup>.

**Низомиддин Аҳмад бинни Муҳаммад Солеҳ Ҳу«Мачмаъ-ус-саноеъ»** сийни Сиддикӣ (асри XVII) дар рисолаи худ «Мачмаъ-ус-саноеъ» низ масъалаҳон илми бадеъ, яъне намудҳон қаломи бадеъ, навъҳои назму наср, ҳелҳои зиёди санъатҳон бадеъ ва истилоҳоти гуногуни адабиётшиносиро (ба мисли таноғур, тағири, муҳолифи қиёс, гаробат ва гайра) муҳокима менамояд. «Мачмаъ-ус-саноеъ» аз муқаддимаи муҳтасар, ҷаҳор фасл ва хотима таркиб ёфта, шарҳу тавзехи 73 санъати бадеъ (лафзию маънавӣ), шакли 10 шеър — ғазал, қасида, ташбиб, китъа, рубой, фард, маснавӣ, тарҷеве, мусаммат, мустазод ва дигар масъалаҳоро дар бар мегирад.

Яке аз маълумоти муҳимме, ки дар «Мачмаъ-ус-саноеъ» (дар фасли чорӯм) мавриди таҳлил қарор гирифтааст, доир ба сирқоти шеъри ва навъҳои он мебошад. Аз назарияни гузашта дар ин ҳусус факат Шамси Кайси Розӣ дар «Ал-мӯъҷам» зикр намудааст. Низомиддин Аҳмад маънои луғавӣ ва истилоҳии сирқаро ин тавр мефаҳмонад: «Сирқа — дуздӣ аст ва сирқаи шеър он аст, ки шоир шеър ё мазмuni дигареро ба номи худ кунад». Баъд муаллиф ҳар яки он қисмҳо (қисмҳон зохир, гайризохир)-ро ба се тарик чудо мекунад. Низомиддин Аҳмад сирқаро, хоса қисми аввали онро, дуздин ҳолис номад ҳам, дар сурати аз ҷиҳати ҳусни таркиб, узубату тарзи баён беҳтар будани шеъри дуюми онро мақбулу писандид мешуморад.

Он чи ки дар замони Низомиддини Аҳмад доир ба қисми аввали дуюми сирқа тафриқа гузашта шуда, дуюмӣ ҷоиз дониста шудааст, дар замони мо на ину на он маъқул нест. Ҳар як шоир даврони советӣ аз қадамҳон нахустин дар кӯшиши бикрбаёни ва мустақилзодонист.

**«Матлаъ-ул-улум фӣ маҷмаъ-ил-ғуунун»** асарест, «Матлаъ-ул-улум...» ки ба қалами олимӣ машҳури асри XIX Вочидалии Мӯҷмалий мансуб аст. Ин китоб ба ду дафтар (ду қисм) ҷудо шудааст: 1) Матлаъ-ул-улум; 2) Маҷмаъ-ил-ғуунун. Дафтари аввал дар навбати худ ба 37 боб таксим мешавад, ки баъзеи ин бобҳо фаслҳон ҷудогона доранд; дафтари дуюм ҷаҳор боб дошта, боби якӯм аз бисту нӯҳ фасл иборат аст.

Ин асар чун қомӯснома (энциклопедия) қариб ба тамоми соҳаҳои илму фании замон ва шӯъбаҳои гуногуни шеваю ҳунар даҳл кардааст. «Матлаъ-ул-улум» чамъбости ба худ ҳоси донишҳон олимони гузашта буда, дар он фикрҳои бикри ҳуди муаллиф низ

<sup>1</sup> Мусулмонкулов Р. Сарсухан дар китоби Атоуло Ҳусайнӣ «Баҷоъ-ус-саноеъ». Душанбе, 1974, саҳ. 8.

хеле содда ва фасех баён гардидааст. Аз ин китоб мо дар боран баёни сарфу нахъв, илми маонӣ, онд ба илми ахлоқу одоб, латониф ва зарониф, дар баёни илми ҳикмат, илми мантиқ, дар баёни илми мунозира, кимиё, дар фани чарроҳӣ, сайду шикор, дар фани кироат, хатотӣ, қишиғардон, дар фани мусаввирон ва наккошон ва гайра маълумотҳои зарури муҳтасар пайдо мекунем.

Ба санъату адабиёт асосан бобҳон ёздаҳӯм, дувоздаҳӯм, сездаҳӯм ва ҷордаҳӯм (аз дафтари якӯм) баҳшида шудаанд. Дар ин ҷаҳор боб илмҳон баёну бадеъ, арӯз ва илми қавоғӣ (кофия) маънидод ёфтаанд.

**Илми баёни фаслҳон ташбех, мушаббаҳ (ташбехшаванда) ва мушаббаҳуибҳ (ташбехқунанда), баёни ваҷҳи шабех, баёни истӣ-ора, баёни маҷози мурсал ва қинояро дар бар мегирад.**

**Илми бадеъ** аз фаслҳон тақсими қалом, бадоен лафзӣ, бадоен маънавӣ, дар баёни уюб, дар баёни уюби шеъре, ки устодон ҷониз доштаанд ва дар баёни таворуд иборат аст.

**Илми арӯз**, ки якчанд фаслро фаро гирифтааст, дар баёни маъни шеър ва бинон он, дар баёни фазилати шеър, дар баёни усуҳ сегона, дар баёни аркони ҳаштгона, дар баёни зиҳофот, дар баёни баъзе аз истилоҳоти арӯз ва дар баёни буҳури (баҳрҳон) арӯз баҳс мекунад.

**Илми қавоғӣ** аз баёни қофия ва радиф, баёни ҳудуди қофия, баёни ҳуруфи қофия, баёни ҳуруфи қайд, баёни ҳаракати қофия, баёни анвои қавоғӣ ва баёни уюби қавоғӣ иборат мебошад.

Ҳамаи бобу фаслҳо ба замми таърифи назарӣ соҳиби мисолҳон фаровонанд, ки онҳо аз эҷодиёти шоирони классики форсу тоҷик интиҳоб шудаанд. Дар ин мисолҳо нуқтаи назари муаллиф бо дарелҳо исбот гардидааст.

Аз луғатҳои тафсири «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиёсиддин бинии Ҷалолиддинро номбар кардан лозим аст, ки дар он маълумот аз илмҳон қофияю арӯз ва бадеъ ва умуман донир ба санъату адабиёт хеле фикрҳои зиёде ҷамъ омадаанд.

**Кабул** Муҳаммад дар қисмати хафтуми «Хафт-куазум» донир ба санъатҳои бадеъ маълумот мебошад. Харчанд ки муаллиф асосан ба «Мачмъ-ус-саноэй» (Низомиддин Ҳусайнин Сиддикӣ) тақъя кардааст, вале фикрҳои бинр ва мисолҳон тоза низ пеш меоварад. Санъати тааҷҷубро ў васеъ, бо хеле ҳусусиятҳояш зинр намудааст.

Бояд гуфт, ки дар асарҳои мазкур роҷеъ ба ҷиҳатҳои иҷтимоию сиёсӣ ва фалсафию эстетикии адабиёт қариб сухан намеравад. Аксари онҳо бештар ҳусусияти дастурамалий доранд. Проблемаҳои бузурги баденю эстетикий за сиёсии иҷтимоии давр, ки дар асарҳои Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Носири Ҳисрав, Умарӣ Ҳайём ва классикони минбаъда бардошта мешуд, мавриди таҳлили ғояни бадеъ қарор наёфтааст.

Як қатор шоиру нависандагон дар дебочаи девонҳо низ дар бобати шеъру шоирӣ тавакқуф кардаанд. Ҳамчунин адабиёти тоҷӣ дар давоми таърихи ҳазорсолааш бисъёр тазкираҳоро медонад, ки ҳар яке барои омӯҳтан ва муайян кардани ҳусусиятҳои эҷодиёти

зумран шонру нависандагони тоинкилобин точик аҳамияти намоёне дорад: «Лубоб-ул-албоб»-и Муҳаммад Авғон Бухорой (асри XIII), «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ (асри XV), «Музокир-ал-аҳбоб»-и Сайд Ҳасанхоча Нисорӣ (асри XVI), «Муҳаккир-ул-асҳоб»-и Малеҳон Самарқандӣ (асри XVII), «Оташкада»-и Лутфалибеки Озар (асри XVIII), «Хизонаи омира»-и Ризокулихони Ҳидоят, «Тазкират-уш-шуаро»-и Фазлии Намангонӣ (асри XIX), «Тӯҳфат-ул-аҳбоб»-и Возеҳи Бухорой (асри XIX), «Тазкори ашъор»-и Садри Зиёд (ибтидои асри XX) ва дигарҳо. Онҳо чандон хусусияти илми тадқикий ва таҳлилии таҳқиқӣ надошта бошанд ҳам, вале як андоза муносибат ва баҳои муаллифони қитобро ба таври ҳулосаи мухтасар баёни намудаанд.

Аз адабиётшиносони хориҷии мусоир дар Эрону Ҳиндустон, ки баъзеашон ҳоло дар ҳайди ҳаёт нестанд, номи олимони назарияшинос Саид Нафисӣ, Муҳаммад Тақиӣ Бахор, Парвиз Нотили Ҳонларӣ, Шиблӣ Нӯъмонӣ ва баъзе дигарон хеле шӯҳрат дорад. Осои бисъёрчилаи онон «Аҳвол ва ашъори Абӯ Абдулло Ҷаъфар Ҳинни Муҳаммад Рӯдакии Самарқандӣ» (Саид Нафисӣ), «Сабкшиносӣ ё таърихи татавури насрӣ форсӣ» (Бахор), «Вазни шеъри форсӣ» ва «Таҳқиқи интиқодӣ дар арӯзи форсӣ ва ҷигунагии таҳаввули авзони ғазал» (Ҳонларӣ), «Шеър-ул-аҷам ё таърихи шеър ва адабиётни Эрон» (Шиблӣ Нӯъмонӣ), «Шеъру адаби форсӣ» (Зайнулобиддини Мӯътаман), «Зеби сухан» (Саидмаҳмуди Нишот) ва иҷунии асарҳои адабиётшиносон Ризозодаи Шафак, Забехуллоҳи Сафо ва дигар барои омӯҳтан ва тадқиқу таҳқиқи масъалаҳои гуногуни назарияни адабиётни форсӯ точик ба мо мададгорӣ менамоянд.

Адабиётшиносӣ дар адабиётни точик баъди Революции Қабири Социалистии Октябрь ба ғоят пеш рафт ва нашъунаамо ёфт. «На мунаи адабиётни точик»-и (1926) Садриддини Айнӣ, ки характеристики нимтазкиравию нимтадқиқӣ дорад, ба илми адабиётшиносии ҳозирзамонии мо буниёд гузошт. Аз ҳамин асари устод Айнӣ саркарда адабиётшиносин марксистӣ-ленини дар адабиётни советии точик ҷорӣ шуд, беш аз пеш тараққӣ ёфт.

Дар равнақу ривоҷи илми адабиётни советии точик бо сарварии устод Айнӣ дар соҳаи назарияю амалия хизматҳои адабиётшиносони мусоирни точик А. Мирзоев, Т. Зеҳӣ, Б. Сирус, Х. Мирзозода, Ш. Ҳусейнзода, Н. Маъсумӣ, Р. Амонов, М. Шукуров, Р. Ҳодизода, С. Табаров, В. Асрорӣ, Р. Мусулмонқулов, А. Сатторов ва баъзе дигарон намоён аст.

## 2. МАҚОМИ РЕВОЛЮЦИОНЕР — ДЕМОКРАТҲОИ РУС ДАР ИНКИШОФИ ИЛМИ ТАҲҚИҚИДУ ЭСТЕТИКА

Революционер-демократҳои рус Герцен, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Некрасов ва Салтыков-Щедрин — ватандустони шӯълавар, ҳаётдӯсту инсонпарвари беназир буданд, ки дар замони пуразияти дворянӣ-крепостнойдорӣ умр ба сар бурдаанд.

Шароитхон кору муборизаҳои онон барои санъату адабиёти пешкадам, баҳри озодӣ ва баҳту саодати ҳалқ ниҳоят мушкилу мурракаб буд ва қаҳрамонии фавқулоддаро металабид. Аз зулми подшоҳати рус Белинский дар синни 37-солагӣ, Добролюбов дар синни 25-солагӣ, Писарев дар синни 28-солагӣ аз ҳаёт гузаштаанд. Вале ин заковатмандон дар муддати кӯтоҳи ҳаётӣ эҷодии худ меросе бοқӣ монданд, ки ҳамчун навовари маданият ва ҷанговарони зидди мутлақияти подшоҳӣ ононро шӯҳратманд гардонид.

Ленин ин санъаткорон ва донишмандонро ҳеле кадр менамуд. Ӯ Белинский ва Писаревро дӯст медошид ва асарҳои ононро, ки аз ҳарорати тафсони муборизаҳои идеяӣ саршоранд, гаштаю баргашта мутолиа мекард. Мавқеи Белинский дар байни ин ходимони мунаvvарфир махсус буд. Ӯ ҳамчун саромад ва пешвои ақидаҳои материалистӣ аз маҳдудияти идеяҳои декабристҳо ва революционерҳон дворянӣ берун омада, пеш гузашт.

**Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848)**

Белинский дар таърихи адабиёти рус ва эстетика ҳамчун намояндаи барҷастаи фозилони танқид ва набардозмоёни иҷтимоӣ машҳур аст. Фаъолияти ў дар тамоми соҳаҳои илму дониш роли бағоят мусбат дорад. Белинский дар процесси тараққии зеҳни худ се марҳаларо тай кардааст: ў, пеш аз ҳама, таъсири фалсафани идеалистии немис Шеллинг, баъд таъсири Гегельро аз сар гузаронида, нуктаи назари ононро дар соҳаи назарияи адабиёт татбиқ намудааст. Вале таъсири ин ду файласуфи идеалист ба ў дар як муддати кӯтоҳ давом дошт. Дар марҳалан сеюми тараққии фикриаш Белинский аз фалсафаи идеалистӣ ба материализми меҳаникии Фейербах мегузараад. Белинский конуниҳои объективии санъату адабиётро тасдиқ карда гуфтааст: яке аз конуниҳои адабиёт ба ҳақиқат мувоғиқат намудани он мебошад, яъне зиндагӣ мебонист чунон ки ҳаст, ҳамон тавр инъикос шавад.

Ӯ ҳаёт гуфта идеяи мавхумро не, балки ҳаётӣ муддии мухити мӯносибатҳои ҷамъиятий, олами ботинии инсон ва алокан байни ҳамдигарии одамон ва зиндагии ҳаррӯзаро мефаҳмид. Ӯ боиспор изҳор мекард, ки санъат мушоҳида не, балки танқид аст ва санъат бояд ба саволҳон рӯзгор ҷавоби комил ва саҳех дихад. Вазифаи санъат ба ҳаётӣ замон ҳизмат кардан аст, мундариҷаи он — маҳз аз масъалаҳои воқеяният, тақдири партияҳо, манфиатҳои мамлакат иборат аст. Санъат бояд ифодакунаидан ғаму андӯҳ ё сарояндаи айшу нишот бошад. Санъати соғ гуфтаний чиз нест, ҳаргиз набуд ва наҳоҳад бошад.

Белинский дар санъету адабиёт тасвир кардани воқеаю ҳодисаҳои типиро талаб намудааст. Ба қавли Белинский, адабиёт бояд воқеаҳои дарачаи дуюмро ҳаргиз интиҳоб накунад ва ба тасвири сатҳио сарсарӣ роҳ надиҳад. Дурри гарон, ки дар моҳияти ботинии воқеаҳои тасвиршаванда инҳон аст, онро ба даст овардан лозим мебошад.

Ба исботи Белинский санъат монанди илм ба моҳияти объективии зиндагӣ чукур гӯта ҳӯрда, ҳодисаҳои ҳаётро низ таҳлил мекунад. Санъаткор ҳам чун олим аз мушоҳидаҳои худ хулосаҳо меба-

порад. Вале фарки байни санъят ва илм «фақат дар сари усули омӯхтану кор кардани ин ё он мазмуни муайян мебошад».

Иктисадчи сиёсӣ,— менависад Белинский,— бо ракамҳон статистик мусаллаҳ шуда, бо таъсир гузаштан ба ақлу зеҳни хонандагон ё шунавандагони худ исбот менамояд, ки ахволи фалон синф дар ҷамъият дар натиҷаи фалон ва фалон сабабҳо ҳеле беҳтар ё бадтар шудааст. Шоир бо роҳи тасвири зиндаю буррон мавҷудот, бо тасвири манзараҳои ҳақиқии рӯзгор ба ҳаёлоти хонандагони худ таъсир расонда, и ишон медиҳад, ки ахволи фалон синф дар ҷамъият дар ҳақиқат ҳам аз фалон ва фалон сабабҳо ҳеле беҳтар ё бадтар шудааст. Яке исбот мекунад, дигаре нишон медиҳад ва ҳар дуяшон бовар мекунонанд; фақат ҳамин қадар фарқ ҳаст, ки яке бо далелҳои мантиқӣ (силлогизм) амал мекунад ва дигаре бо манзараҳо. Аммо аввалиро ҳеле кам қасон мешунаванд ва мефаҳманд, дигареро ҳама<sup>1</sup>.

Маълум мешавад, ки санъаткор бояд назар ба дигарон ҷашми тезбин дошта бошад ва хубтар шунавад. Дар зими вай ҳодисаҳои ҳаётро набояд айнан нақл кунад, балки моҳияти он ҳодисаҳоро ошкор намояд. Модоме ки шоиру нависанда фикри худро бо мисолҳои зиндаи бадӣ, яъне тасвири образи одам, манзараҳои табиат ё ашъе моефаранд, **образ идеяро ифода мекунад**.

Белинский ҳамеша мувофиқат ва ягонагии шаклу мазмунро дар ҷаҳонро бадӣ талаб намудааст. У тадриҷан ба ақидае омадааст, ки предмети тасвири адабиёт бояд ҳуди воқеяят бошад. Вале ба зиндагии атроф бо назари Фаъолона, бо ҳарорати дилу чон назар афқандан шарти зарурест.

Манғиати ҳалқу ҷамъият,— мегӯяд Белинский,— бояд мавзӯи баёни санъат бошад. Белинский бар ҳилоғи ақидаҳои шахсоне, ки адабиётро воситаи дилхушӣ дошинаст, аз он ба чон баёни ҳақиқати талҳ «дурӯги гуворо»-ро талаб менамуданд, роли бузурги дигар гунсозии иҷтимоюи сиёсӣ доштани адабиётро таъқид мекард. У адабиётро аз аслиҳои мубориза шуморидааст. Ҳамин тарик, Белинский дар фикрҳон конкрети тақидиаш нуқтаи назари материалистиро иисбат ба ҳаёт омили асосӣ медонанд. Мактуби машҳури Белинский ба Гоголь, ки В. И. Ленин ба он баҳон баланд додааст, исботи ин иддааст. В. И. Ленин ин мактубро «яке аз беҳтарин асаарҳои матбуоти ғайри цензуравии демократие»<sup>2</sup> мебошад,— гуфтааст.

**Добролюбов Николай Александрович (1836—1861)** намояндаи дигари революционер-демократҳо мебошад. У бисъёр фикрҳои солимеро, ки ба ақидаи Белинский наздик аст, пеш меронад. Нуқтаи назари ўчуноне ки дар боло ишора рафт, дар асаарҳои илмию тақидиаш «Зулмот», «Шуон нур дар зулмот», ки ба таҳлили ҷаҳонро драмавии Александр Островский баҳшида шудаанд, дар маколаи «Обломовчигӣ чист?», ки асари Иван Александрович Гончаров «Обломов»-ро мавқеи мухокими

<sup>1</sup> Белинский В. Г. «Назаре ба адабиёти соли 1847-и рус». Душанбе. 1949, саҳ. 54.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Асаарҳо, ч. 20, саҳ. 255.

ма карор додааст ва асархой дигари ў ифода ёфтаанд. В. И. Ленин дар маколаи «Ибтидои намоиш» дар бораи Добролюбов навишта буд: «...нависандае, ки зулму истибодор аз таҳти дил бад медид ва муштоқи шўриши «халқни зидди «туркҷон дохилӣ»— зидди хукумати мутлақият буд, барои тамоми Россияни соҳибмърифат ва соҳибфираз азиз буд»<sup>1</sup>.

**Чернышевский Николай Гаврилович** (1828—1889) мутафаккири бузург, файласуф ва публицист, муаррих ва иқтисодчӣ, дар айни замон мунаккӣд ва санъаткори сухан мебошад. Чернышевский аз рӯи ҳарактери фъольияти худ ҳамчун маорифпарвар ва революционери демократ давомди-хандан идеяҳои пешқадами Белинский ва Добролюбов, пайрави эътиқодманди материализм ва социализм ба шумор мераవад.

Таълимоти Чернышевский онд ба эстетика ва нуктаи назари ў ба адабиёт ифодан кӯшишҳои революционии вай ва идеалҳои демократиаш мебошад, ки ба муносибати ислоҳоти соли 1861 ва барои ба амал баровардани он ў мубориза мебурд. Чернышевский нуктаи назари худро доир ба санъат ва адабиёт асосан дар диссертации (рисолаи илми) худ «Таносуби эстетикии санъат бо воқеяят» баён кардааст. Ў акидаашро онд ба санъату адабиёт дар тақризи ба диссертации мазкур навиштааш вусъат додааст. Чернышевский дар ин асар, пеш аз ҳама, бар зидди идеализм ва ҳар гуна ғояҳои мистикий<sup>2</sup>, ки дар он замон дар соҳан эҷодиёти бадей ҳукмрон буданд, мулоҳиза меронад. Ў аз мавқеи материализм нуктаи назари Кант, Гегель, Шеллинг ва дигар намояндагони эстетикии идеалистиро саҳт таҳқид менамояд.

Ҳомиёни эстетикаи идеалистӣ чунин мепиндоштанд, ки ҳусну зебоне, ки дар эҷодиёти бадей инъикос мёбад, тӯё аз фикру ғояи одам сар мезанад ва худи ҳаёти воқеяй бошад аз ин гуна зебой маҳрум аст; табиат, ҳаёти ҷамъиятий, кору кирдори одамон,— мегӯянд идеалистҳо,— дорон ҳусну зебой нест. Агар санъаткор идеали зебонро эҷод намояд, ба фикри онои, идеал чун натиҷаи фикри субъективӣ — шаҳсӣ, гӯё ягон заминани дигаре надорад.

Чернышевский ин андешаҳои идеалистиро доир ба эстетика катъиян рад карда, шиноре ба мнён гузоштааст: «Худи ҳаёт зебост»<sup>3</sup>. Барои одам,— менависад ў,— ҳамон вучуд зебост, ки аз вай нишонаҳои ҳаёт зохир гардад. Инак, предмети зебо — он предметест, ки аз вай аломатҳои зиндагӣ намоён шуда истад. Ба қавли Чернышевский, тасаввур зебой барои ҳар кас ҳар хел аст ва ба идею фахмиши ў вобаста мебошад. Чернышевский, ин фикрро дар таҳлили таъриҳӣ ва синиф будани категорияи ҳусну зебой шарҳ медиҳад. Ў бо мисолҳои oddӣ ва эътиқоднок исбот менамояд, ки зебой ва ҳусн аз тарафи «асиљзодагон» дигар хел, аз тарафи аҳли меҳнат — деҳқонон дигар хел ва зиёниен ба таври дигар дарк ва қабул карда мешавад.

<sup>1</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. IV, саҳ. 346.

<sup>2</sup> Мистикий — тасаввӯфӣ: сарбастагӣ, муаммогӣ.

<sup>3</sup> Чернышевский Н. Г. «Эстетические отношения искусства к действительности». М., 1948, стр. 10, 26.

Хаёті вокей, ки пур аз зиддият аст, барои Чернышевский хеле кобили тавааччӯҳ мебошад. Ү ба муқобили назариян идеалистыон оид ба иомукаммалии хаёт ва зебоии он, доир ба иокисиҳон табнат, ки онро гӯё санъату адабиёт тақмил медода бошанд, баҳс карда, чунин барномае пеш меронад: санъат василаест, ки моро бо хаёт ва зебоихон он шиносо мекунад, таҷрибан фардии инсонро бой мегардонад, тарафҳои мураккаби зиндагиро майнидод менамояд ва ниҳоят, дар бораи он ҳукм мебарорад. Мазмуни революционни таълимоти Чернышевский дар ҳамин аст.

Вазифаи адабиёти пешқадамро муайян карда, Чернышевский навиштааст: «Фақат ҳамон ҷараёнҳои адабӣ ба дараҷаи олии инишиф мерасанд, ки бо таъсири идеалҳои бузургу кобили зиндагӣ пайдо шуда, талаботи муҳимми замонро таъмин намоянд». Чернышевский зебоии хаёту санъатро дар ҷидду ҷаҳди одами мубориз, одами меҳнат мебинад. Ин аст, ки бисъёр фикрҳои асосии эстетикии Чернышевский ҳоло ҳам зинда ва амалкунаида мебошанд.

Дар баробари ин қайд кардан зарур аст, ки Чернышевский аз фалсафаи Фейербах низ баҳравар шуда, аз нуктаи назари материализми меҳаникӣ ҳам фикрҳои рондааст. Чунончи, ӯ таъсири инсонро ба табнат ва роли таҷрибан ҷамъиятии одамро то охир фахмида натавонист. Дар фикрҳояш зиддиятҳо буданд, ки ӯро гоҳ ба материализми диалектикаи наздиқ мөвоварданд ва гоҳе дар доираи материализми меҳаникӣ Фейербах маҳдуд мемонданд. Ин гуна маҳдудият дар фикрҳои Белинский ва Добролюбов низ мушоҳида мешаванд.

Вале ҳизмати шоёни дикқати революционер-демократҳон рус дар ҳамин, ки онҳо аввалин шуда пойдевори эстетикаи илмӣ-материалистиро ба вучуд оварданд, принципҳои ҳалқӣ, реалистӣ ва баландғоягии санъатро сабит намуданд. Ин ҳама дар иншифии илми адабиёт қадами бузурге ба пеш буд. Албатта, материализми давраи то Маркс, эстетика ва танқиди он масъалаҳон оид ба мөҳият ва вазифаи санъату адабиёти ҷамъияти социалистиро ҳал карда натавонистаанд. Ин вазифа ба зиммани асосгузорони марксизм-ленинизм омада буд.

Маркс, Энгельс, Ленин ва ходимони бузурги Партияи Коммунистӣ аввалин ҳиштҳои эстетикаи нау — эстетикаи социалистии имрӯзаро ба бунъёди он гузаштаанд. Онҳо ба таълимоти пешқадамтарини революционни ҷаҳон — материализми диалектикаи ва таъриҳӣ такъя карда, дар шароитҳои нави зиндагӣ вазифаи санъату адабиёти ҷамъияти коммунистиро пешакӣ нақш қашиданд.

### 3. МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ АСОСИ ФАЛСАФИИ ФАННИ АДАБИЕТШИНОСИИ СОВЕТИ

Пайдоши назарияи  
адабиёти марксистӣ

Революционер-демократҳои рус аввалин шуда санъату адабиётро ҳамчун аслиҳаи тавонони идейӣ муайян карда бошанд ҳам, вале бо хаёт

ва муборизаҳон синифӣ пайваста натавонистанд. Ии вазифа ба зиммӣ марксистон омад.

Асосгузорони коммунизми илмӣ К. Маркс ва Ф. Энгельс бо таълимоти фалсафиашон — материализми диалектикӣ ва таърихӣ дар ҳаёти ҷамъияти инсонӣ табадуллоти бузурге ба вучуд оварданд. Ии таълимот ба муборизони зидди зулму истисмор роҳи озодии ҳалқҳоро нишон дода, барои аз ҷамъияти синифӣ ба ҷамъияти бе-синиф, ба ҷамъияти баробарию бародарӣ ва адолатпарвар гузаштани дастурӣ кард. Таълимоти Маркс ва Энгельс дар баробари ин-қилоби таърихӣ меҳнаткашонро барои асосҳои маданияти нави пролетарии худ доштан низ роҳнамой намуд.

Фикру андешаҳон Маркс ва Энгельс оид ба санъату адабиёти социалистӣ дар якқатор маколаю тақризҳо ва мукотибаю мукола-маҳояшон бо олимону адабони замон баён гардидааст. Ҳар як му-лоҳизаи назарии онон доир ба адабиёт дар мисоли эҷодиёти санъаткорони гузаштаю мусоири ҷаҳон исбот шуда, бо далелу бурҳон дар таҷриба тасдиқ ёфтаанд.

Маркс ва Энгельс пайдоиши санъатро вобаста бо меҳнат, бо кору кирдори одам ва фаъолияти амалии инсон маънидод карда, ба ҳулоасе омадаанд, ки фаъолияти одам ва таракқии хислату сифатҳон ў дар ҳаёти ҷамъиятии вай решаш гирифтааст. Дар исботи онон — ҳисси эстетикий, нафосат ва зарофатфаҳмӣ натиҷаи ҳаёти ҷамъиятии одамон буда, дар дараҷаи муайянни таракқии инсоният пайдо мешавад. Вазифаи санъат аз он иборат аст, ки ҳуслу зебони ҳаётро тасвир карда, ҳакикатро дар таракқии перспекти-виаш қашф намояд, ба ҷамъият роҳи беҳбудии ҳаёти ояндаро ни-шон дихад. Санъату адабиёт ҳамчун яке аз соҳаҳои идеологияи вазифаи маърифатбахшӣ ва тарбиятгарниашро бояд бо тамоми масъу-лият адо намояд.

Маркс ва Энгельс ба мо табиат ва моҳияти иҷтимони санъату адабиёт, тақдирӣ таърихии онҳоро дар давраҳон гуногуни формацияҳои ҷамъиятий равшан нишон додаанд. Онҳо моҳияти чунин ис-тилоҳ ва мағҳумҳои мухимми адабиётшиносиро ба монанди «ре-ализм, баденяят, мутамонлият (тенденциозность), яъне бетараф на-будани санъати пролетариро нисбат ба санъати буржуазӣ шарҳу тафсир карда, мазмун ва роли таърихии намудҳои мухимми адабӣ — драма, трагедия (фочиа) ва комедия (мазҳака)-ро фаҳмон-даанд.

Маркс ва Энгельс дар мукотибаҳони худ бо нависандагони немис Фердинанд Лассаль (оид ба асари фочиавии таърихӣ ў «Франц фон Зикинген», 1859), Минна Каутская (доир ба романҳои ў «Сте-фан аз Грилленхоф» ва «Кӯҳна ва нав», 1884), ба муносибати тан-киди повести нависандазани англisis Margaret Garnett «Духтари шаҳрӣ» (1887) ва дар маколаҳо дар бораи эҷодиёти Шекспир, Шиллер, Ҳёте, Хейне, Бальзак ва дигарон ба як қатор масълаҳои амалии адабиёт (реализм, проблемай тип, партинишият ва гайра) тавакқуф карда, алокамандии санъату адабиётро бо зиндагӣ ва бо муборизан рашҷбарон бар зидди золимон таъкид кардаанд.

Асосгузорони коммунизми илмӣ таҷрибан санъату адабиёти ча-

хокро чамъбаст намуда, муайян кардаанд, ки маҳз равиян реалистӣ дар санъату адабиёт ба мақсаду ияни умумии пролетариат — ба дигаргунсозии вожеят мувофиқи идеалҳои социалистии синфи коргар ҷавоби комил медиҳад. Маркс ва Энгельс осори чунни устодони санъати реалистӣ — Бальзак, Диккенс ва Теккерейро барои тасвири ҳақиқатнигоронаи муносибатҳои чамъиятию нобаробарии иҷтимони мавҷуда баланд баҳо дода, дар тақиди бераҳмонан ионон инебат ба ҷабру истиқомор ва таҳқири қадри одамӣ шароран революциониро диданд.

Фояҳон Маркс ва Энгельс доир ба роли санъату адабиёт дар марҳилаи нави ҳаракати озодиҳоӣ, ҳангоме ки маркази ҳаракати революционӣ дар Россия кӯчид, дар осори В. И. Ленин давом ва тараккӣ ёфт.

В. И. Ленин санъату адабиётро ҷун ҳиссан таркиби кори коммунистӣ дар бунъёди ҷаҳони нав ва тарбияни одами нави чамъияти қувваи бузурги маънавӣ донист. У масъалаҳои маънавии ҳаётни нави чамъиятиро бо тараккӣти ҳаракатҳои коргарӣ, муборизаҳои синфи, диктатураи пролетариат ва ниҳоят, бо перспективаҳои соҳтмонии чамъияти коммунистӣ пайваста, поядон назарии санъату адабиётни ин чамъиятиро асос гузошт. Яке аз масъалаҳои муҳиммуму заруре, ки Ленин ба миён овард — партиявияти санъат мебошад.

Санъату адабиёти социалистӣ, ки аз ибтидой пайдоишаш партияй буда, ба ҳалқ ва синфи меҳнаткаш содикона хизмат мерасонад, илми адабиёт, назарияни он низ бояд аз мавқеи партиявияти марксистӣ-ленинӣ назарияни адабиётни марксистӣ-ленинӣ низ дар ҳамин аст, ки ба мисли тамоми соҳаҳои илми соvetӣ ҳақиқатро баҳри ривоҷу равнавӣ ҳаёт ва саодати ҳалқи соvetӣ ва ранҷбарони ҷаҳон дарк намояд.

Маркс ва Энгельс на факат бо рафттору кирдори коммунистии ҳуд ва бо таълимоти революционии оламшумулашон партиявиятиро дар илму маданият тасдиқу татбиқ кардаанд. Оиҳо дар нахустин ҳучҷати — программаи пролетариати дунъё — «Манифести партии Коммунистӣ» (1848), дар мактубҳон ҳуд ба Минни Каутская ва Маргрет Гаркнесс дар ин бобат бо далелҳои радиашаванди андешаҳои ҳудро дастраси намояндагони тамаддуни ҷаҳон гардониданд. В. И. Ленин дар шароитҳон нави зиндагӣ дар асаҳроиаш «Ташкилоти партияй ва адабиёти партияй» (13 ноябр 1905), «Партияи социалистӣ ва инклибияти беспартияй» (26 ноябр 1905), «Партияи социалистӣ ва эмпироокритицизм» (1909) аввалин бор дар таърихи тафаккури эстетикии инсоният ҳусусиятҳои таърихиин принципи партиявияти пролетариро (дар шароити социализми музaffer — умумихал-киро) ҳамчун принципи пешқадамтарини адабиёти ҳозиразамон нишон дод.

В. И. Ленин масъалаи озодии эҷодиёт ва партиявиятиро ҷун ҷавҳари идеавии назарияни адабиёти социалистӣ ва идеи амиқ даркшудаи санъаткор ба миён гузошта, ақидаеро пеш ронд, ки маҳз партиявияти коммунистӣ, яъне бо виҷдони пок, бо дили ку-

шод ва содиқона хизмат кардан ба пролетариати социалистӣ ва партияи он, барои хизмати ҳақиқӣ кардан ба ҳалқи худ ба санъткор имкониятҳои зиёде фароҳам меоварад ва боиси инкишофи ҳаматарафган истеъодди ў мегардад.

«Партиявият,— мегӯяд В. И. Ленин,— натиҷа ва ифодаи сиёсии зиддиятҳои хеле тараққикардаи синифҳо мебошад». В. И. Ленин борҳо қайд кардааст, ки бепартиявият — идеали буржуазӣ, воне партиявият — идеали коммунистӣ аст.

В. И. Ленин назарияи адабиётро бо таълимоти худ онд ба мавҷудияти дар маданияти дар ҷамъияти синифи антагонистӣ бой наਮуд. У дар мақолааш «Мулоҳизаҳои таңқидӣ онд ба масъалаҳои миллӣ» (1913) навишта буд: «Дар ҳар як маданияти миллӣ унсурҳон лоакал инкишофаёфтани маданияти демократӣ ва социалистӣ мавҷуданд, зеро дар ҳар як миллат оммаи меҳнаткаш ва истиਸморшаванда ҳаст, ки шароити зиндагонии вай ногузир идеологияни демократӣ ва социалистиро ба вучуд меоварад»<sup>1</sup>. Гояҳои демократӣ ва социалистӣ дар санъати ҷамъияти синифӣ, аз як тараф, ба шакли эҷодиёти бадени ҳалқ ва аз тарафи дигар, ба воситаи ҳалқияти эҷодиёти адабони тараққипарвар зуҳур ҳоҳад кард.

В. И. Ленин нисбат ба факту санадҳои адабӣ татбиқ кардани назарияи инъикосро низ нишон дод. У моҳияти диалектикаи дарки ҳаёти объективиро ба чунин зинаҳои вобаста кардааст: «Аз мушоҳидан зинда ба сӯи тафаккури абстракт ва аз тафаккури абстракт ба сӯи амалия — чунин аст роҳи диалектикаи доинистани ҳақиқат, доинистани реалияти объективӣ»<sup>2</sup>. Худи ў ин назарияро дар мақолаҳояш роҷеъ ба эҷодиёти Л. Н. Толстой татбиқ намуд.

Ленин нисбат ба мероси мадани гузаштаи ҳалқҳо бо назарии нек нигоҳ карданро ба мо омӯҳт ва зарурияти ҳалқӣ будани санъат ва адабиётро талаб намуд. Доир ба идеяҳои социалистӣ ва ҳалқият Ленин дар асари худ «Ду тактикаи социал-демократия дар революцияни демократӣ» чунин изҳори ақида кардааст, ки идеали демократӣ ва социалистии мо бояд бо тамоми шону шавкат ва дилрабонаш нишон дода шавад.

Баъзе асарҳои В. Г. Плеханов, монанди «Мактубҳои бе унвон», «Санъат ва ҳаёти ҷамъиятий» ва ғайра ба проблемаҳои пайдоиш ва инкишофи санъати пролетарӣ бахшида шудаанд. Плеханов роли меҳнатро дар тараққиёти санъат аз мавқеи фалсафии материалистӣ маънидод карда, характеристи барсохти (надстройкавии) адабиёти бадено нишон додааст. Воне ў аз гирдobi хатоҳои биологизм раҳо ёфта натавонист.

Барои тараққиёти минбаъдаи назарияи адабиёти марксистӣ-ленинии саҳми А. В. Луначарский, В. В. Воровский, М. С. Ольминский (Александров) ва маҳсусан асосгузори адабиёти советӣ Горький хеле бузург аст. Луначарский дар ибтидои пайдоиши адабиёти нави социалистӣ гуфтааст: «Саъю қӯшиши мо бояд ба он равона карда шавад, ки дар образи соф бадей ҳам дили коммунист дар

<sup>1</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 8.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 38, саҳ. 170.

талаён бошад». А. М. Горький дар мақолаю музокирахояш, дар мактубу мурочнатномаҳояш бисъёр масъалаҳон мухимми оид ба реализми социалистӣ, қаҳрамони мусбати адабиёти советӣ, маҳорати бадей ва методу услубро мавриди мухокима қарор дода, бо дастурии назариян эстетикии марксизм-ленинизм ба пайдоиши адабиёти нави пролетарӣ ва социалистӣ амалан роҳ кушодааст. Дар асарҳои Горький образи одами нав, муборизи далеру бебок, революционери содику матин ҳамчун типи олитарини идеали эстетикии ҷамъияти мавқеи асосиро ишғол менамояд. А. М. Горький низ баъд аз В. И. Ленин оид ба ду равияни адабиёти давраҳои феодалий ва буржуазӣ мухокима ронда нишон додааст, ки ба гайр аз адабиёти синфҳои ҳукмрону истисморгар, боз адабиёти зидди ҷамъияти буржуазӣ — адабиёти балвогарона вучуд дорад. Онро адабиёти реализми тақиҷӣ ва романтизми меноманд.

#### 4. ПАРТИЯВИЯТ, ҲАЛҚИЯТ ВА СИНФИЯТИ АДАБИЕТИ БАДЕЙ

Адабиёти бадеи ҳар як миллат дар ҳар давр идеяю андешаи муайянро ифода карда, ягон нуқтаи назар ва ҷаҳонбиниро мудоғиа менамояд. Дар баъзе асарҳои санъаткорон ин ифодаю ҳимояи мақсад ошкоро ва ғоҳо ба воситаи тасвири эҳсосоти нависандо персонажҳо баён мегардад. Мана ҳамин ҳифзи манғнатҳои синфи гуруҳи муайянни ҷамъияти ё табақаи иҷтимоӣ ба ӯзбекири ҳодисаҳои воқеяни партиявият номида мешавад.

«Дар ҳар замон факат идеяҳои синфи ҳукмфармо идеяҳои ҳукмфармо буданд,»<sup>1</sup> — навишта шудааст дар «Манифести Партии Коммунистӣ». Дар ҷамъияти синфи антагонистӣ, синфҳои истисморкунанда, ки ақалият ҳастанд, идеяҳои худро ҳамчун идеяҳои ҳукмрон пеш ронда, ба аксарият ҷабру зулм мекунанд. Соҳибони саноату сармоя ҳоло ҳам дар мамлакатҳон капиталистӣ ин таъсири худро ба воситаи адабиёт, ки аслиҳаи тавонони муборизан идеологӣ аст, ба манғнати синфи ҳукмрони ақалият истифода мебаранд.

Ҳар як нависанда, санъаткор бо ҷаҳонбинии фалсафии ҳукмро ни замону синфи худ мусаллаҳ гардида, кӯшиш менамояд, ки манғнатҳои синфи ҷамъияти худро тарафкашӣ кунад. Ҳимояти идея ва ҷаҳонбинии синфи табақаи ҷамъиятии худ аз партиявият сар мезанад. Матъум аст, ки тарафкашӣ дар адабиёти давраҳои ғуломдорӣ, феодалий, буржуазӣ низ вучуд дошт ва дорад, аммо онро аз партиявияти ҳақиқӣ, коммунистӣ фарқ кардан лозим аст.

Ба ҳамин тарик, партиявият факат ҳосияти поян баланди тараққии ҳаракати революционни социал-демократӣ набуда, вай дар вазъияти камқувватни ҳаракати ҷамъиятии давраҳои таъриҳӣ низ дар байни иштироккунандағони он вучуд дошт ва дорад. Вале партиявияти илмии коммунистӣ ҳамчун таълимоти нави эстетикӣ чун

<sup>1</sup> Маркс К. ва Энгельс Ф. Манифести Партии Коммунистӣ. Сталинобод, 1952, саҳ. 67.

«сухани охирини фикри революционни инсоният» дар замони авчи задухурди синфҳо дар ибтидои асри XX эҷод гардид.

Принципҳои ленинии партиявияти адабиёт дар асоси мухокими маҳои К. Маркс ва Ф. Энгельс онд ба мутамоилияти (тенденциозность) адабиёт, яъне бо назари тақид назар кардани адабиёти демократӣ ба санъату адабиёти буржуазӣ бунъёд шудааст. Шароитҳое, ки таълимоти нави В. И. Ленинро доир ба партиявият падид овард, хеле тезутунд буданд.

Дар мабдан аср дар байни интелигенцияи эҷодкор, инчунин қисми пешқадами он, нисбат ба фаҳмиши маданияти пролетарӣ (ва социалистии оянда) дарҳам барҳамие мушоҳид мешуд. Ҳатто адабоне, ки ба сафи партия меомаданд, ба таъсири «индивидуализми буржуазӣ-анаҳистӣ» монда, баъзеашон асири «муносибатҳои савдогаронаи адабиёти буржуазия» мегардидаанд ва ба доми мутобеати «пораю ришвати» вай меафтидаанд. Дар байни интелигенцияи буржуазӣ бошад, дар бораи «озодии мутлақ» ҳарзаш ёвагӯиҳо ба амал меомад.

В. И. Ленин дар асарави «Ташкилоти партиявӣ ва адабиёти партиявӣ», ки таҳкурсии санъати реализми социалистӣ аст ни хаёлҳои ботилро фош карда, чигунағии адабиёти партиявӣ ва озодии ҳақиқиро ба шарҳ гирифт. Ў ба адабиёти «мунофикона озоде, ки дар амал бо буржуазия алоқаманд» аст, адабиёти «ҳақиқӣ-озод, ошкоро бо пролетариат алоқадор»-ро муқобил гузошт. Ў рӯҳи фурӯҳташавандагии адабиёти буржуазиро бераҳмона фош карда гуфтааст: «Дар ҷамъияте, ки ба моликияти ҳусусӣ асос меёбад, санъаткор барои бозор мол истехсол мекунад, вай ба ҳаридор мӯҳтоҷ аст»... Принципҳои адабиёти ҳақиқии партиявӣ, мувофиқи таълимоти Ленин, дигар аст. Вай «на танҳо аз он иборат, ки кори адабиёт барои пролетариати социалистӣ наметавонад олати фондаҷӯии шахсон ё гурӯҳҳо бошад, вай умуман наметавонад кори индивидуалии ба кори умумии пролетарӣ новобастае бошад. Нест бод адабони гайрепартиявӣ! Нест бод адабоне, ки ҳудашонро моявқ (аз ҳама баланд — Ю. Б.) мешуморанд! Кори адабиёт бояд як қисми кори умумипролетарӣ, «чарҳча ва винҷҷаи» як механизми ягонаю бузурги социал-демократӣ гардад, механизме, ки онро тамоми авангарди бошуури тамоми синфи коргар ба ҳаракат оварад, кори адабиёт бояд як қисми таркибии кори муташаккилонга, планона ва муттаҳидонаи партияи социал-демократӣ гардад»<sup>1</sup>.

В. И. Ленин принципи партиявияти коммунистии адабиётро пешронда, изҳори ақида кардааст, ки пролетариати социалистӣ бояд онро тараққӣ дода, то мумкин аст дар шакли мукаммалаш ба ҳаёт татбиқ намояд. Принципи партиявияти ленинӣ санъату адабиётро чун принципи конунияти илмӣ як шакли шуруриҷамъияти донистааст. Зоро адабиёт дар инъикоси бадену образнокии ҳаёт, чунони ки боло қайд шуд, характеристи барсоҳтӣ (надстройкавӣ) дошта, барои манфиатҳон синфи пролетариат аслиҳан мубориза мебошад. Марксизм-ленинизм таълим медиҳанд, ки надстройка дар давраи муайян бузургтарин қувван фаъол гардида, ба базис

<sup>1</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 10, саҳ 32—33.

барон ба шакли муайян даромадан ва мустаҳкам шудан фаъолона ёрӣ мерасонад.

Адабиёт, чун аслиҳан махсуси барсоҳтӣ, ин вазифаи таърихии худро дар холати соҳиби роҳи равшани партияйӣ будан адо карда метавонад. Дар шарҳу тафсири Маркс ва Энгельс партияи вият— идеалҳои партияйӣ, идеалҳои социализм ва коммунизмро амиқ идрок кардани нависандаган мебошад. Партияи ҳақиқӣ дар санъат бо тарғиби меҳаникӣ «манифестҳо» ва «программаҳо» машгул нашуда, балки омилҳои науву арзандаро дар соҳаи эстетика ба вучуд меорад. Зарур аст, ки ин гуна санъату адабиёт ко-милан озод бошанд.

В. И. Ленини навиштааст, ки дар замони капитализм, дар ҷамъиите, ки бар ҳукми пул асос ёфтааст, дар ҷамъиите, ки оммаҳои меҳнаткашон ба қашшоқӣ гирифттор ҳастанд ва як мушт боён муфтиҳӯрӣ мекунанд, ҳаргиз «озодии» реалиӣ ва ҳақиқӣ буда наметавонад. Ӯ дъяват менамояд, ки адабиёти ҳақиқатан озоди бо пролетариат узван алокамандро ба санъати риёкорона озоде, ки дар амал ба буржуазия хизмат мекунад мукобил гузорем. Ин адабиёти нау,— мегуяд Ленини,— «адабиёти озод мешавад, ҷунки на та-мъ ва на карьеера (мансаб — Ю. Б.), балки идеяи социализм ва ҳайрҳоӣ ба меҳнаткашон ба сафҳон вай қувваҳои нау ба навро ҷалб кардан мегиранд. Ин адабиёт адабиёти озод мешавад, ҷунки вай на ба хоними аз айшу ишрат сершуда, на ба «даҳ ҳазор болонишинонӣ» зикшуда ва ба дарди фарбехӣ гирифтгардида, балки ба миллионҳо ва даҳҳо миллион меҳнаткашон, ки гули мамлакат, қувван он ва ояндан он мебошанд, хизмат мекунад. Ин адабиёт адабиёти озоде мешавад, ки ҳар сухани навтарини афкори революционни инсониятро бо таҷриба ва кори ҷонники пролетариати социалистӣ такмил медиҳад»...<sup>1</sup>

Мурод аз адабиёти нау бояд ба ҳалқ, ба даҳҳо миллион меҳнаткашон хизмат кунад гуфтани В. И. Ленин ҳалқигӣ он аст, ки вай ҳислати ҷудошаванди адабиёти советӣ мебошад. Ленин ҳалқиятро ҳамеша бо партияи вият пайваста медонист. Ба амал овардани ин талабот барон он имконпазир гашт, ки Партияи Коммунистӣ на манфиатҳои танги ягон синф, балки ғайрату қӯшиши ҳамон ҳалқро ифода менамояд.

В. И. Ленин дар асарҳои ҳудоид ба санъату адабиёт аҳамияти бузурги адабиётро дар кори маърифати бадеъ ва инъикоси зиндагӣ қашф намуд. Ӯ нишон дод, ки ҳар як эҷодиёти ҳақиқатан бадеъ на факат мазмуни субъективӣ, балки инчунин мазмуни объективӣ дорад. Пайвандии ин ҳар ду ҷиҳати боиси ба таври амиқ дикс кардани тарафҳои муайянӣ ҳаётни оммаҳои ҳалқ, ҳолу ахвол ва тақдирни таърихии онҳо мегардад. Аз ҳамин нуқтаи назар Ленини ба эҷодиёти бадени Лев Толстой баҳои сазовор дод. Ӯ дид, ки то чи андоза нависандага дар тасвири ҳаётни оммаҳои ҳалқ зидди-ятҳон мухити зиндагӣ ва вазъияти дехкононро дар арафаи революции якуми рус моҳирона нишон дода тавонистааст. Ленин эҷодиёти Л. Толстойро аз мавқен назарияни инъикоси материалистӣ ба-

<sup>1</sup> Ленин В. И. Ҳамон чо, саҳ. 36.

хо дода, таълимоти марксистиро онд ба роли эҷодиёти бадей дар идрок кардан ва дигаргун соҳтани ҳаётӣ вожеӣ бо камоли заковатмандӣ инкишоф дод. Осори бадей, ба қавли Ленин, кодир аст процессҳои зиндагии ҳалқ ва тақдирӣ ўро ҳаматарафа, чуқур, бо решашаҳояш нишон дихад. Аммо гап дар сари ҷаҳонбии ҷаҳон назари нависанда мебошад.

**Санъати бузург ҳамеша арсаи задухӯрд ва мубориза аст.** Тимсоли фидокорона ҳизмат кардан ба ҳалқи худ ҳаёт ва эҷодиёти санъаткорони русу Аврупо — Оноре де Бальзак, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Анатоль Франс, Теодор Драйзер, А. Пушкин, Н. Гоголь, Лев Толстой, И. Тургенев, В. Белинский, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, А. Чехов, Максим Горький, В. Маяковский ва дигар классикони адабиёти ҷаҳонӣ мебошанд. Дар адабиёти форсутоҷик ҷунин бузургон монанди Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Абуали ибни Сино, Носирӣ Ҳисрав, Саъдӣ, Ҳофиз, Зоконӣ, Ҷомӣ, Сайидо, Дониш, Шоҳин, Айнӣ барои талоши баҳту саодати ҳалқи худ, ҳимояти илму адаб бо золимону ҷаҳолатпастон даст ба гиребон мешуданд. Вале амалиёти нависандагони гузашта ҳаётӣ иҷтимоӣ ва сиёсиро дигар карда наметавонист. Онҳо роҳҳои ҳакиқати навсозни ҷамъиятро пурра тасаввур намекарданд, ҷуни дар худи ҳаёт омилҳои моддӣ ва кувваҳои реалиӣ барои таъминӣ галабан социализм вучуд надоштанд.

Фақат дар замони мо, замони соҳтмони социализм, идеал ва ҳаёт дар адабиёти муносибатҳои нав пайдо кардаанд. Идеали коммунистӣ акнун ба ҷои ҳаёлоти наҷиб ва орзуи нек ба программаи ҳакиқии илмӣ ва амалии синфи коргар мубаддал гардида.

Модоме ки партиявияти адабиёти озодии идеяҳои социализмро пеш меронад, озодии ақида бояд бо озодии идеалҳои эстетикии пешкадам марбут бошад. Орзуи умеди ҳалқи советӣ ҳамеша аз сарчашман ҳусниёт ва зебой гизо мегирад. Маънои ояндан дураҳшони моро нависандай машҳури рус Константин Федин дар нутқи худ дар съездӣ IV нависандагони СССР (1967) пухта ва рехта баёни карда буд: «Ба оянда,— гуфтааст ў,— факат дар он вакт ҷидду ҷаҳд кардан мумкин аст, ки агар вай зебо бошад. Революцияи социалистӣ ба ҳусну зебой боварӣ дорад ва бо ҳамин зинда аст».

Дар сурате ки ҳусну зебой роҳнамон ояндан дураҳшони инсоният аст, олами капиталистӣ ба қадом ва чӣ гуна идеалҳои олӣ дилбастагӣ карда метавонад! Ояндан адабиёти буржуазиро ба ҷуз гирдоби беперспективӣ дигар ҷашмдоште нест. Парнография ва адабиёти «бульварӣ» («ҳиёбонӣ» ё «кӯчагӣ») ба ҷуз тарғиби гангстеризм — одамкушӣ, вахшоният ва бесару сомонӣ ягон мақсади дигари «олӣ»-ро пеш намеронад ва пешгӯй ҳам карда наметавонад. Ин ҳама мусибати зиёдро ба сари адабони буржуазӣ ягона тақдирчунбони онҳо — пулу сарват ва зару зевар меоварад. Фақат тарки бепринципӣ адаби буржуазиро аз ин фочнан ҳузиновар начот ҳоҳад дод.

Бар акси ин, партиявияти коммунистӣ ба нависандагони советӣ ва санъаткорони таракқипарвари ҷаҳон имконият медиҳад, ки он-

ху чун фарзандони мұтабари халқу замони худ тамоми масъулит ва донишу истеъдодашонро бо манфиятхон Ватан, миллат ва даврони худ пайванданд. Нависандагони намоени советті дар асархон худ ягонагии мавқеи гражданиашонро намониш медиҳанд. Аз әздидиети А. Толстой, С. Айні, М. Шолохов, А. Лохуті, Н. Тихонов, Л. Леонов, М. Турсынзода, К. Симонов, Мустай Карим, Р. Гамзатов, Э. Межелайтис, С. Бурғун, Ч. Айтматов, А. Күлешов, Г. Абашидзе, К. Кулніев, М. Миршакар, М. Қаноат ва мунаққидону адабиётшиносони советті табын оташини одамін шарора мезанад. Онын болистеъдоди иодири худ дар образхон бадей ва таҳлили марксистонаи ин образхо ҳаман дараңай маърифати назария ва таҷриборо ба тариқи синтез мұчассам менамоянд. Идеяи асархон онон бо хусусиятхон эстетиккі ягонагии комил дошта, маҳорату санъати суханвариашон ба орзую омоли халқи советті, ки холо ба таври васеъ дар амал چорй шуда истодааст, баҳшида шудаанд.

В. И. Ленин таълим медиҳад, ки ба санъату адабиёт бояд чун ба қувваи навсозанда, силохи тавоной ҳам даркунандаи ҳаёт ва ҳам тағъирдиҳандаи ҷаҳон назар кард. Дар ҳоли ҳозир, дар вазъи яти мусобиқаи ҷиддии соҳаҳои сиёсату иктисадиети ду системаи социалӣ дар ҷаҳон роли адабиёт мұхимтар ва пешоҳангтар мегардад. Ғалабан қатъӣ, бешак, ба ҷониби адабиётест, ки бо халқ аст ва ба манғнати оммаҳои васеи меҳнаткашон хизмат мекунад. Ғалабан охирини шикастнапазир аз они ҳамон адабиётест, ки бо таълимоти пешкадами революционни марксизм-ленинизм мусаллаҳ мебошад.

**Партияният — шуурии коммунист** Партияният адабиётти советті, ки шуурии коммунисті аст, дар зими тарзи нави тафаккур ва эхсосот мебошад. Бар ҳилюғи гайбати қаламкашони буржуазӣ адиби советті на бо супориши касе ё ташкилоте, балки бо фармони дил менависад. Чунин ҳикмати нависандан номвари советті М. Шолохов ба иғволарони буржуазӣ ҷавоби сазоворест. «Дар боран мо, нависандагони советті душманони шуму бадхоҳ мегўянд, ки гүё бо супориши партия менависем. Ҳақиқати ҳол дигаргун аст: ҳар яки мо бо амри дили худ менависад, вале дили мо бошад, аз они партия ва халқи азизамон аст ва мо ба онҳо бо санъатамон хизмат мекунем»<sup>1</sup>. Тапиши дили ҷӯшони шоири коммунист, революционер ва ҳиссияти масъулияти шахсӣ дар назди халқу Ватан дар завқу амали В. Маяковский таҷассум ёфтааст:

Дил таклиф дорад —

Ман бояд бинависам

Ба ҳақолати адон карз!...

нидо кардааст Маяковский.

Шоири инқилобгари тоҷик А. Лохуті дар яке аз шеърҳон солҳои 20-уми худ «Дило, ҳомӯш шав, варна, кабобат мекунам, охир!» ин фикрро ба тариқи зайл образнок гуфтааст:

...Барон машварат, дар шӯриши

дилҳоҳ заҳматкаш

Якин, эй дил, шарқи инқилобат мекунам, охир!

<sup>1</sup> Шолохов М. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., 1962, стр. 445.

Ақидаи партиягият дар шеъри шоири халқии Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, ки эҷодиёти ў намунаи ба ҳам омехтани фаъолияти ҷамъияти давлатӣ ва эҷодӣ, манфиатҳои шаҳсии умумӣ мебошад, ошкор аксандоз аст:

Кистӣ шоир?

Агар пурсанд гӯям:

Коммунист.

Ҳар нафас,

Ҳар катра хун,

Ҳар тори мӯим Коммунист.

Шаҳсияти санъаткор, тарҷимаи ҳоли ў ва таҷрибаи ҳаётниаш, ки ба ҷаҳонбинии вай таъсири бевосита доранд, дар қайғияти эҷодкории ў ва ҳусусиятҳои бадени осораш мушоҳид мешаванд. Ин дар мисоли ҳаёт ва эҷодиёти ҳар як нависандан поквичдон ҳувайдост. Муносабатҳои партиягият устод С. Айнӣ, Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, С. Ӯлугзода ва дигарон на танҳо дар мақолаҳон публицистиашон, иҷчунин дар осори эпикӣ таърихии онҳо низ ба ҳубӣ ифода гардидааст.

Асаарҳои ҳурду қалони С. Айнӣ, суханварони тоҷик якҷоя бо беҳтарин асаарҳои нависандагони пешкӯдами советӣ дар дасти муборизони роҳи озодии китъаҳои Осиёю Африқо, ки бар зидди мустақилдорон ва ирқпарастон дар киёму шуришанд, ҳамчун силоҳ ҳизмат мекунанд. Осори онон барои бо роҳи Революции Октябрь рафтан ва мисли ҳалқҳои СССР аз як гиребон сар бароварда, ба нуктаи мақсад расидан ба мазлумони олам дастурӣ мекунад.

Эҷодиёти адабони миллии советӣ М. Шолоҳов, Н. Тихонов, М. Бажан, О. Гончар, Ю. Смуул, М. Турсунзода, Г. Абашидзе, И. Эренбург, А. Упит, Мирзо Йброҳимов, К. Яшен, Б. Қарбообов, М. Миршакар ва дигарон, ки ҷамъбости таҷрибан зиндагӣ ва муборизаи бевоситаи онон дар роҳи навсозии ҳаётӣ оламиён мебошад, аз ин сабаб шоистаи эҳтироу икром гардидааст. Ҳар як асаре ки онон бо эҳсосу эҳтироси баланд навиштаанд, ба дили оммакони васеи ҳонандагони Ватани мо ва ҳориҷӣ зуд кошона месозад. Қаҳрамони Мехнати Социалистӣ М. Турсунзода фикру зикри рафикови ҳамқаламашро моҳирона ифода кардааст:

Шеър дилро чун сахаргоҳон мусаффо мекунад,

Ошиконро гаштазу баргашта шайдо мекунад...

Шеър ҳам ҳонаандаро пайзанд созад бо Ватан,

Дар дили ҳонанда орад рағибу бӯи сад ҷаман.

М. Турсунзода, ки қариб ҳамон куран арзро давр задааст, ба ҳамон воқеаҳо, зисту зиндагонии одамони меҳнатӣ бо ҷашмони дилу ҳирад, бо дидан одами советӣ ва коммунисти ҳақиқӣ назар кардааст. ў бо масъулияти бузурги партияи идеалҳои олии коммунизм, идеяҳои оламшумули партия ва ҳалқу Ватани моро ҳимоя намудааст. Ҳамчун сафирин маданияти ҳалқи тоҷик ва мунодии умmedҳои неки оламиён М. Турсунзода мазлумонро ба мубориза барон озодию демократия даъват ва азму иродai сафарбар

кардааст. Ҳоло ин вазифаи начиб ба зиммани шогирди устод Турсунзода — Мұған Қаноат омадааст, ки ў бо камоли донишу санъаткориі ва ғайрати чавоний онро адо карда истодааст.

Идеи коммунисті аз шахсият ва фардияти эчодин санъаткор бояд ҳаргиз чудой надошта бошад. Партиявият, ки дар санъат на танҳо мафхуми сиёси, балки мафхуми эстетикий ҳам дорад, бо истеъдод ва маҳорати санъаткор вобастааст. Бо вуҷуди ягонагии назари идеянию сиёсни нависандагони советӣ, ҳар адаб мувоғини қобилияти худ ба маъсалаҳони мухимму умдан зиндагӣ аҳамият дода, бо воситаҳон бадени хос муносибаташро баён мекунад. Инак, партиявият бо сифатҳон бадени асарҳон санъат зич алокаманд аст, зоро вай якҷоя бо маҳорату санъаткорӣ ба интиҳоби материали ҳаёт, ба фаҳмидану баҳо додан ба он таъсир метузорад. Партиявият ба рафти тасвири низоъҳо (конфліктҳо), ки асоси сюжети асарро ташкил менамоянд, ба оғаридани образҳои типӣ ва ҳарактерҳо, барои фаҳмонидани рӯҳия ва рафттору атвори одамон роҳнамой мекунад. Вале санъаткоре, ки ҳаёту одамонро бетарафонса, айнан, чи тавре ки ҳаст тасвир менамояд, дар натиҷа гирифтори натурализм ва бенавосатӣ ҳоҳад шуд. Ин гуна санъаткор на танҳо ба воқеаҳони мухимми зиндагӣ ва моҳияти диалектикаи онҳо сарфаҳм намеравад, ҳарактерҳои фардиро низ бо тамоми хислату хусусиятҳояш эчод ва ҳодисаҳоро чамъбаст карда наземтавонад.

Бехтарин асарҳои адабиёти бадеи советӣ барон он хонандаро ба ҳаяҷон меоранд, ки ҳақиқати рӯзгор аз дилу ҷони нависандагузашта, ҳаёти ҳалқ бо завқу заковат ва бо идроки шонронан ӯ оғарифда шудааст. Ин муносибат дар процесси фаъолияти эҷодӣ амиқтар ва васеътар мушоҳидӣ мешавад. М. Раҳимӣ, М. Миршакар, Ҳ. Юсуфӣ, Ҳ. Карим, А. Пирмуҳаммадзода, С. Улугзода, Ф. Ниёзӣ, Бокӣ Раҳимзода ва дигарон дар як даст яроқ ва дар дасти дигар ҳома дар арсаи корзор амал мекарданд. Манзума ва ҳаҷвиёти маҳву моткунандай шонрон, пъеса ва ҳикояю очеркҳон хурд-хурди оперативни нависандагон ҷанговарони тоҷикро ба корнамоҳои тоза ба тоза илҳом мебахшиданд ва ғалабаи ҳалқи советиро бар душман таъмин менамуданд. Ин анъанаҳои иеки партияии адабони тоҷик ҳоло дар шароити соҳтмони васеи коммунизм бо камоли балогату салосат давом ва тараккӣ дорад.

Партияни коммунистии адабиёт ҳамоно ба тамоми тараф-  
хон ҳаёти ҳалки мо мисли шуъъхон офтоби оламтоб нур афкандан,  
ба пешравии яки он мададгорӣ кардан ва дигареро чун намунаи  
ибрат мумтоз нишон додан аст. Ии фикр дар муроҷнатномаҳони Ко-  
митети Марказии Партии Коммунистии Иттифоқи Советӣ ба  
съездҳон шашуму ҳафтуми нависандагони СССР хеле равшан ифо-  
да шудааст: Вазифаи нависандадар дар ҷамъияти социалистӣ қалон  
аст. Адиби мамлакати советӣ бояд ҳамеша ва дар ҳама кор му-  
боризи матини Партия буда, бунъёдкории қаҳрамононаи комму-  
нистиро нишон дихад, ба мукобили ҳар як зухуроти идеологияни  
буржуазӣ муборизаи оштинопазир барад. Адиби мамлакати сове-  
тӣ бояд ҳамеша набзи ҳаракати замонро хис кунад, дар сӯхтану

сохтан бо халқ бошад... Тамоми истеъдоду маҳорати худ, тамоми ҳарорати қалби худро ба он бахшад. Нависандан мамлакати совети бояд бо каломи бадени худ инсонро рӯҳбаланд кунад, дар рӯху диди вай фикру ҳисси ой парварад, ҳурсандӣ ва лаззати эстетикии ўро ба тутъён орад.

Халқияти санъату адабиёт — ходисан таърихиест.

Принципҳои халқият қи муддати мадид давом дорад. Ҳусусияту чамва синфиқти адабиёт барои халқият дар ёдгориҳои санъати қадими Чин, Ҳиндустон, Миср, дар маданияти бадени Юнони гуломдорӣ, дар маданияти бони Киеви русӣ мушоҳид мешавад.

Дар Россия масъалан халқияти адабиёт ҳанӯз аз тарафи Ломоносов ва Радищев гузошта шудааст. Пушкин, Гоголь, Глинкаю Мусоргский, Белинский Добролюбов ва дигар мунаварфирон ба муҳокиман васеи он кӯшидаанд. Ии масъала аз дикқати ягон санъаткори бузурги пешқадами гузашта берун намондааст. Чернышевский навиштааст, қи эҷодиёти бадени халқ «...барои ҳар қасе, қи халқи худро дӯст медорад, мароқовар ва азиз аст. Ҷизи азизро дӯст надоштаи мумкин нест»<sup>1</sup>.

Халқият, қи бо равияни прогрессивиу демократӣ алоқаманд аст, осори адабони новвари форсу тоҷикро низ фаро гирифтааст. Маҳз идеяи халқият ба шакли образи нокии бадей андешаҳои табақаҳои васеи чамъият, фикру зикр ва завқу орзӯҳои онро ифода менамояд. Аз ии рӯ сарғи назар аз методҳои гуногуни адабие, қи нависандагон ба онҳо такъя доштанд, рӯҳи осори таърихӣ-прогрессивиашон ба таъии кардани характеристики халқияти вай ёри мерасонад. Дар адабиёти дорон ҳусусиятҳои шарти, рамзи ва ё романтикий низ халқият ба дараҷаи муайян вучуд дорад. Зоро адабиёте, қи маҳз барои адабиёт бошад вучуд надорад, нависандан аз ҳаёти чамъияту рӯзгори одамон тамоман қандашуда набуд ва бошад ҳам вай типӣ нест.

Халқияти санъату адабиёт, бешак, фақат дар асоси ҳақиқати нигорона, яъне реалистона ба тасвир гирифтани зиндагӣ пурра ва комил чамъбости бадей меёбад. **Методи реализми социалистӣ халқияти социалистиро дар адабиёти бадей бағояти амиқию муттасилиаш ифода менамояд.**

Принципҳои халқият дар санъату адабиёт асосан ба манфиятҳои умумиҳалқӣ, инъикоси тафсилоти ҳаёти халқ, нуктаи назари идеявию эстетикий ва идеалҳои ў аҳамият медиҳад. Ба ҳизмати халқ ҳамеша омода будан, бо воситаҳои тасвири бадей барои завқу қайфияти халқ ва манфиятҳои иҷтимонӣ ў мубориза бурдан — вазифан олии нависандан бузург аст. Дар чамъияти бесинф, ба монанди Ватани мо — Иттифоқи Советӣ, қи худи санъаткор аз байни халқ баромадааст, ў ба мисли гӯшту пӯст бо халқ пайваста буда, мақсади ягонааш — ба халқ ҳизмат кардан аст. Аммо дар чамъияти синфиқи антагонистӣ вазъият дигар аст. Дар ии шароит В. И. Ленини халқияти санъатро дар синфи будани он мебинад. Бинобар

<sup>1</sup> Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч., в 15 томах, т. 2. М., 1949, стр. 308.

ин дар яккатор мақолаҳои дохӣ<sup>1</sup> доир ба эҷодиёти нависандагони классики рус диккати ўро бештар чунин масъалаҳо ҷалб кардаанд; эҷодиёти нависанда барои ҳалқ чӣ қимате дорад, ба ҳалқ чиро меомӯзанд ва дар муборизаҳои ҳалқ чӣ сон ёрӣ мерасонад.

Дар ҷамъияти синфи адабиёт синфиист. Синфиист дар чунин ҷамъият ҳарактери гуногун дорад. Дар ҷамъияти синфи, аз як тараф, адабиёти синфиҳои ҳукмрон манфиати табакаҳои имтиёздорро ҳимоят намояд, аз тарафи дигар, адабиёти демократие низ вучуд дорад, ки он ба талаботи аҳли меҳнат ҷавоб медиҳад. Чунон ки дар боло ишора рафт, таълимоти В. И. Ленин оид ба мавҷудияти ду маданият дар ҳар як маданияти миллии ҷамъияти синфи антагонистӣ барои равшан фаҳмидани ин масъала ба мо роҳнамой мекунад. Адабиёте, ки дар хизмати сохту низоми истисморчиён аст, ҳаргиз ҳалқӣ шуда наметавонад. Ин гуна адабиёт факат барои манфиати «гуруҳи доро» вучуд дошта, бар зидди оммаҳои ҳалқ равона шудааст.

Вале синфиисти санъат дар айни замон маъни оид надорад, ки вай факат ба синфи имтиёздору ҳукмрон хизмат мерасонида бошаду бас. Барои мисол агар санъати реакционии ҳозирзамонро гирем, вай манфиати кувваҳои аз байн рафтанистодан мөдниятан зиддихалқиро мудоғина карда, ба ҳамон ҷамъият «хизмат» расонидани мешавад, то ки ба ў дар рӯҳи идеологияи буржуазӣ таъсир расонад.

Барои санъати иртиҷони ҳозира аз реализм рӯ тофтани хос аст. Ин ба тарғиботи идеяҳои зиддидемократӣ комилан мувоғиқ мебошад. Санъати зиддихалқӣ ҷангҳои ҳаробинвар, «бартарин» зӯрро бар камкуват месарояд; вай дар бораи наздик омадани «охиратзамон» ва оид ба он ки «инсон ба фарҷом расид» ваъз мегӯяд, вале котилону роҳзанон, дузду яғмогаронро ба тасвир гирифта, горатгару босмачӣ (гангстер)-ро чун қаҳрамони асар нишон мебошад. Ҳамин тавр, санъату адабиёти реакционии буржуазӣ аз пахлӯи масъалаҳои муҳимми ҳозирзамон, алалхусус муборизаи ҳалқҳо барои сулҳу амният бепарво гузашта, кӯшиш мекунад, ки эҷоди бадено ба олами ҳаёлҳои ботил қашад. Яке аз вазифаҳои асосии тарғиботи буржуазӣ аз он иборат аст, ки шуuri меҳнаткашонро дар банду баст дошта, дар кори дарки ҳодисаҳои ҷамъияти оноро ба роҳи ҷапгалат андозад. Адабиёти иртиҷони ҳозира шаклан зишту маслук ва мазмуни оدامбезору инсонбадбин аст.

Санъату адабиёти социалистӣ, ки бо пешравию сарсабзиҳояш ба санъати буржуазӣ муқобил менистад, бар зидди он аст, ки ҳар синф санъату адабиёташро қатъян аз нав, дар «замини бекорхобида» корад. Бинобар ин пролетариат, маданияти ҳудро сохта, аз сарвати маънавии гузашта, ки инсоният бокӣ гузаштааст, беҳтаринашро гирифта давому иникишоф медиҳад.

<sup>1</sup> Ленин В. И. О культуре и искусстве. М., 1955. Дар ин маҷмӯа мақолаҳои зерини дохӣ гирд озарда шудаанд: «Хотиран Герцен», «Испоҳоти деҳонӣ из революции пролетарий-дэлжонӣ», «Толстой из муборизан пролетарий», «Лев Толстой ҳамчун онин революции рус», «Л. Н. Толстой ва ҳаракати коргарии ҳозирзамон».

Марксизм-ленинизм меомӯзад: хусусиятҳои синфи санъатро ҳамеша он идеяҳо муайян менамоянд, ки дар образу идеалҳои эстетикии тарғиб кардашуда ҷамъбаст ёфта бошанд.

Образҳои мусбати беҳтарин классикони ҷаҳон Ҳомер, Фирдавсӣ, Низомӣ, Петрапка, Шекспир, Ҳёте, Хейне, Р. Бёрнс, Ч. Байрон, Бальзак, Л. Толстой, Роллан, А. Франс, Э. Золя, Мартин Нексе ва дигарон тақдиру таърихи ҳалқу замони худро ифода намудаанд. Айнан ҳамин тавр вазифаҳои санъаткорию гражданини худро дар адабиёти ҳозирзамон Анри Барбюс, Луи Арагон, Пабло Неруда, Джон Линдсей, Анна Зегерс, Иоганнес Бехер, Нозим Ҳикмат, Чаймс Олдриҷ ва бисъёр дигарон адо кардаанд.

Ҳалқ — эҷодкунандай таъриҳи ва офаравандай неъматҳои моддӣ ва маънавист. «Ҳалқ... — навиштааст М. Горький, — нахустин файласуғу шоирӣ даврон, офаравандай ҳусну зебой ва эҷодкори гениалиест, ки ҳамаи достонҳои бузург, ҳамаи фоҷиаҳои рӯи заминӣ ва аз ҳамаи барҷастатарааш — таъриҳи маданияти умумиҷаҳониро эҷод кардааст». Осори санъаткори ҳақиқӣ дар сурате бемаргу безавол аст, ки дар асоси аз нав кор қардани эҷодиёту ҳусниёти оммаҳон ҳалқ бунъёд шуда бошад. Истеъоди санъаткор ҳам дар ҳолате нашъұнамо мейбад, ки агар ў ба ҳалқ зуд-зуд рӯй оварда, манфиатҳои ҳалқро бошууруна мухофизат кунад. Осори худи А. М. Горький саросар моломоли идеяи ҳалқият буда, ҳалқ ҳамчун офаравандай неъматҳои ҳаётини моддиию маънавӣ дар маркази диккати ўст.

«Санъат азони ҳалқ аст, — гуфтааст В. И. Ленин дар сўхбаташ бо Клара Цеткин. — Вай бояд дар байни оммаи васеи меҳнаткашон чукур решаш давонад. Вай бояд ба ин омма мағҳум ва марғуб бошад. Вай бояд эҳсосот, афкор ва ироди оммаро муттаҳид ва сафарбар намояд. Вай бояд шавқи санъаткории онорро ба вучуд орад ва бойси пешравии камолоти онҳо гардад»<sup>1</sup>. Барон чунин санъаткорони забардаст монанди Абулқосим Фирдавсӣ ва Низомии Ганҷавӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ва Қамолиддин Бехзод, Сайдони Насафӣ ва Аҳмади Дониш, А. С. Пушкин ва Л. Н. Толстой, И. В. Гёте ва Ф. Шиллер, Н. В. Гоголь ва Н. А. Некрасов, А. М. Горький ва Б. В. Маяковский, С. Айнӣ ва М. Турсынзода, И. Е. Репин ва В. И. Суриков, М. И. Глинка ва П. И. Чайковский ҳалқ доимо куввани илҳомбаҳш ва сарчашмаи ҳушнашавандаст, ки онҳо аз ў барони эҷодиёти худ, барон баёни гояҳон ватандустӣ, демократӣ ва революционии худ материал ба даст овардаанд.

Нависанда дар ҳолати сарфи назар қардан аз муҳити иҷтимоӣ-аш ва ин ё он гурӯҳҳои ҷамъияти ҳам метавонад дар эҷодиёти худ принципҳои ҳалқиятро риоя кунад. Рӯдакӣ ва Фирдавсиро, ки фарзанди замони феодалии асри миёнга буданд, Пушкин ва Л. Толстойро, ки бо аслу насабашон ба дворянҳо нисбат дошта, аксар зисту зиндагии табакаҳои «болони» ҷамъият мавриди тасвири онон қарор ёфтааст, нависандагони ҳалқӣ гуфтани равост. В. Г. Белинский аломатҳои асосии ҳалқияти адабиёти бадеиро таъкид карда гуфтааст: ҳалқияти ҳақиқиин нависанда дар эҷодиёти нағиса аз он иборат аст, ки ў рӯҳи ҳамон ҳалқи тасвир мекардагиаш.

<sup>1</sup> Ленин В. И. «О культуре и искусстве». М., 1956, стр. 425.

«шуури» он, «хәёти ботинни» он — фикру хәёл ва эхсосоти ўро ифода карда тавонад, «идеяи» хәёти халкро пай бурда, күшишкон прогрессивни вайро изхор карда тавонад.

Классикони адабиёти русу точик ва ҷаҳонӣ аксар ҳалқияти санъату адабиётро ҳамин тавр фаҳмидаанд. Аз ин рӯ чунин асарҳон санъату адабиёт соҳиби ҳусусиятҳои ҳалқияти ҳақиқӣ ҳастанд, ки дар онҳо рӯхия ва ҷаҳонфаҳмии ҳалқ бо камоли бадеяят ва нуктасанҷӣ пурра инъикос ёфтаанд ва онҳо дар муборизан ў барон беҳбудии зиндагӣ мададгор шудаанд.

Ҳалқият дар замони мо чун яке аз асосҳои принципи эстетикии санъати реализми социалистӣ бо партиявияти коммунистӣ алоқан ўзвӣ дорад. Ҳалқияти санъату адабиёти советӣ дар қарорҳои КМ КПСС оид ба масъалаҳон идеологӣ ҳартарафа таҳлил ёфтааст. Дар як ҳуччати КПСС маҳсусан қайд шудааст, ки омилҳои умдан тараккиёти санъату адабиёти советӣ дар мустаҳкамии алоқан онҳо бо ҳәёти ҳалқ буда, аз ҳаққонӣ ва бо бадеяят тасвир кардани сарватҳои моддӣ ва маънавии зисту зиндагии ҳалқ иборат мебошанд. Санъату адабиёти реализми социалистӣ, ки «ба принципҳои ҳалқият ва партиявият асос ёфтааст», «бояд барои миллионҳо одамон манбаи шодмонӣ ва илҳом бошанд, ирова, ҳиссийт ва фикру зикри онҳоро ифода намоянд, воситаи инкишофи идеяй ва тарбияи ахлоқии одамон шуда ҳизмат кунанд»<sup>1</sup>.

Бо ин ҳама вазифаи дуюми адабиёт ба миён меояд, ки он ба гайр аз ба манғнати ҳалқ ҳизмат кардан, боз ба ў мағхум ва дастрас бошад, ба дилу шуури ўроҳ ёбад. Осори классикони ҷаҳонӣ, ки ақлу хирад ва истеъдоду заковати ҳалкро акс менамояд, омили равнаки фикру шуури оммаи васеи ҳонандагон мебошад. Эҷодиёти нависандагони бузурги советӣ — Горький, Маяковский, Фурманов, Айнӣ, Лоҳутӣ, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ, Н. Островский, Шолохов, Фадеев, Федин, Паустовский, Турсунзода, Айтматов ва байзе дигарон ба ин талабот ҷавоби комиланд. Нависандан ҳалқӣ ҳайётро дар ҳаракати доимии он тасвир карда, характери миллии ҳалқи худро аз мавқеи интернационализм инъикос менамояд. Асарҳое, ки воқеаҳои зиндагии ҳалкро сатҳӣ нишон дода, моҳияти бузурги замони ҳозираро барои ба дараҷаҳои баланди бадей ҷамъбаст кардан қодир нестанд, аз ҳусусиятҳои ҳалқият махруманд.

Дар масъалаи пешравии адабиёти сермиллати советӣ ва илми адабиётшиносӣ резолюция ва қарорҳои Комитети Марказии КПСС ёрин амали мерасонанд. Ҳуччатҳои Партияи Коммунистӣ оид ба санъату адабиёт дар солҳои 1920, 1925, 1932, 1946, 1948, 1958, 1963, 1968, 1972, 1975, 1976, 1979, 1982, 1984. материали съездҳои Партия оид ба санъату адабиёт вазифа ва роҳҳои аниқи тараккиёти минбаъдан адабиёти советиро дар ҳар марҳалан таъриҳии соҳтмони социалистӣ муайян намудаанд. Онҳо таракқии ҳарҷонибаи методи реализми социалистро дар ҳар даври таъриҳии ҳайёт ҳалқи советӣ ба таҳлил гирифта, вазифаҳои ояндаи ин усули санҷидашудаи санъату адабиёти советӣ ва назарияи адабиётро муайян месозанд.

<sup>1</sup> Материалҳои съездзи ХХII КПСС. Душанбе, 1962, саҳ. 458.

## 5. ХУЧЧАТХОИ ПАРТИЯ — ҚУТБНАМОИ ФАЛЬОЛИЯТИ ҲАРРУЗАИ АДАБИЕТИ БАДЕЙ ВА АДАБИЕТШИНОСИ

Резолюция ва  
қарордоҳои  
солҳои 20—80  
КМ КПСС

шан месозанд.

Баъди зафари таърихии революция дар рӯзҳои Октябрி соли 1917 дар Петроград (Ленингради ҳозира) конференцияи нависандагони пролетарӣ даъват шуд. Дар натиҷа ташкилоти Пролеткулт ташкил ёфта, армияи калони нависандагони мутахасис ва ҳаваскор аз сафи коргарон дар он ҷамъ омаданд. Дар ибтидои пайдоши худ Пролеткулт дар роҳи пайдоии санъати революционӣ хуб гайрат нишон дода, характеристики оммавӣ гирифт.

Сонитар, ки дар сафи вай одамони гуногунтоифаю гуногунақида мавқеъ ёфтанд, Пролеткулт ҳусусиятҳои қастагӣ (табакавӣ, гурӯҳӣ) пайдо кард. Нуксони амалиёти ин ташкилот махсусан дар он зоҳир гардид: пролеткултчиён гӯё барои «тозагии идеологиии пролетарӣ» шуда, маданияти пролетарио ба тамоми маданияти гузашта муқобил гузоштанд; ин ташкилот мақсадҳони иекро онд ба тарбияи нависандагони коргар пеш гирифта, вале онҳоро на факат аз идеологиии пешӯдами буржуазӣ, инчунин аз ҳамон дигар табакаҳои ҷамъият — аз деҳқонон, интеллигенция ва дигар чудо карданӣ шуд; Пролеткулт соҳибхтиёри эълон намуда, худро ба Комиссариати Маорифи Ҳалқ муқобил гузошт.

Дар зарфи солҳои 1919—1920 В. И. Ленин ва КМ партия борҳо масъалан революции маданий ва маданияти пролетарио ба муҳокима гирифтанд. В. И. Ленин дар октябриси соли 1920 дар съезди III-ми комсомол нуктаи назари партиявиро нисбат ба маданияти социалистӣ маънидод карда гуфт: «...Маданияти пролетарӣ бояд тараккии қонунии ҳамон захираҳои дониш бошад, ки инсоният онҳоро дар зери зулми ҷамъияти капиталистӣ, ҷамъияти помешкӣ, ҷамъияти амалдорӣ ҳосил кардааст»<sup>1</sup>.

Дар моҳи Октябриси соли 1920 съезди Якӯми Умумироссиягии пролеткултчиён баргузор шуд. Аз он ҷо, ки А. В. Луначарский чудони ташкилоти Пролеткултро аз Комиссариати маорифи ҳалқ дастгирӣ кард, В. И. Ленин ин ҳатти нодурусти ҳудканоргириро маҳкум намуд. Ӯ фавран лоиҳаи резолюцияи съездро дар мактуби КМ РКП(б) «Дар бораи Пролеткултчиён» нақш кашид, ки он асоси қарори съезд шуда, мутобеи Комиссариати маорифи ҳалқ будани Пролеткултро ҳатмӣ гардонид. Махз бо ҳамин ҷорабинии қатъӣ пеши роҳи унсурҳои майдабуржуазӣ, футуристу декадентҳо ва бисъёр дигар унсурҳои бегонае, ки тарафдорони фалсафаи идеалистии зидди марксизм буданд, баста шуд.

<sup>1</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 31, саҳ. 295—297.

Аҳамияти таърихии ин мактуби В. И. Ленин ва Комитети Марказии партия аз ҳами иборат аст, ки дар он чудонопазирин вазифаҳои бадей аз вазифаҳои умумихалқӣ ва партияни давлатӣ ҳамчун фикри умдаи ҳозирзамон тасдиқ гардид.

Баъди соли 1920 санъату адабиёт дар оғӯши гурӯҳу гурӯҳчоҳои зиёде, ба мисли «Леф», «Кузница», «Перевал», «Конструктивизм», ВАПП<sup>1</sup>, РАПП<sup>2</sup> ва гайра амал мекунанд. Мураккабии муборизан идеяйӣ-эстетикии адабиёти солҳон 20 боз дар он буд ки гурӯҳҳои мутақобили (оппозиционии) гуногун ва зиддипартияӣ, маҳсусан троцкистҳо фаъолтар ба процесси адабии он солҳо таъсир мерасонданд.

Дар ин шароит ба вучуд омадани резолюцияи КМ РКП(б) «Дар бораи сиёсати партия дар соҳаи адабиёти бадей» дар соли 1925 айни мудда буд. Вай дар ҳаёти ҷамъияти-адабӣ яке аз ходисаҳои муҳимми солҳон 20 ба шумор мерафт. Партия конунияти иникишофи адабиро мадди назар дошта, дар ин қарор тезиси «мусобиқаи озоди гурӯҳу равияҳои гуногуниро» пеш ронд. Вале таъкид намуд, ки ин мусобиқа бояд дар асоси идеологиии пролетарӣ гузарад. КМ партия таҷрибан тараққии адабиёти советиро ба таҳқиқ гирифта, нависандагони поквичдон ва маҳсусан ҳамсафаронро, ки ба воқеяти социалистӣ наздик шуданианд дастигирӣ кард ва талаб намуд: «ба иникишофи адабиёти миллӣ дар Республикаю вилоятҳон Иттифоқи мосаввати маҳсус дода шавад».

Ба қавли М. Горький, ин давр ибтидой равнаку ривоҷи адабиёт, оғози даркунни мөхияти дигаргуниҳои иҷтимоӣ ва маърифати корҳои муҳимми мамлакат аз тарафи нависандагон ҳисобида мешуд. Вале, мутаассифона, гурӯҳҳои адабӣ, ки бештар бо корҳои доҳилии ҳуд машғул буданд, процесси васеи ҳаётомузиро мавқуф мегузоштанд.

23-ми апрели соли 1932 КМ ВКП(б) «Дар бораи азниавозони ташкилотҳои адабӣ-бадей» қарори таърихӣ қабул кард. Ин қарор натиҷаи процесси пухтарасидан навозони асосҳои ташкилии кори адабӣ буд. Дар қарор қайд гардид, ки дар шароитҳои науви пешрави ҳаёт доираҳои ташкилии РАПП маҳдуд буда, ҳавфе дар миён аст, ки адабонро аз вазифаҳои ҳозирзамонӣ чудо месозад. Комитети Марказии партия қарор кард, ки РАПП барҳам дода шавад ва ҳамаи нависандагоне, ки платформаи (барномаи сиёсии) советиро қабул мекунанд, ба як **Иттифоқи нависандагони советӣ** муттаҳид гарданд.

«Якчанд сол пеш аз ин,— гуфта шудааст дар қарор,— ҳангоме ки дар адабиёт таъсири унсурҳои бегона ҳанӯз зиёд буда, вай маҳсусан дар солҳон аввали НЭП ҷони гирифт, кадрҳои адабиёти пролетарӣ бошанд ҳанӯз камкуват буданд, ба мақсади мустаҳкам намудани мавқеи нависандагони пролетарӣ ва коркунони санъат партия ба ташкилу истеҳкоми ташкилотҳон маҳсуси пролетарӣ дар соҳаи адабиёту санъат мадад расонд». Акнун, ки дар асоси комъёбииҳои соҳтмони социалистӣ кадрҳои адабиёти пролетарӣ ба

<sup>1</sup> ВАПП — Всесоюзная Ассоциация пролетарских писателей.

<sup>2</sup> РАПП — Российская Ассоциация пролетарских писателей.

жамол расидаанд, оммаи асосии нависандагои бепартияни советӣ ба шарофати сиёсати салими партия ба сӯи пролетариат рӯ оварданд. Инак, мазмунни процесси адабӣ, то як андоза, тағъир ёфт, бинобар ин тағъироте ба шаклҳои пешинан он зарур шуд: «Худухон ташкилотҳои хозираи адабӣ-бадени пролетарӣ ...хеле танг шуда истода, ба вусъати ҷиддии эҷодиёти бадей монеа мегарданд».

Дар асоси ин ҳуччат ҳамаи ассоциацияҳои (иттиходияҳои) нависандагони пролетарӣ, ки бо номи ВАПП, РАПП, СААПП<sup>1</sup>, ЎзАПП, ТоҷАПП ва ғайра амал мекарданд, ба як Иттифоки нависандагони СССР муттаҳид гардидаанд.

Ҳамин тавр, қарори КМ партия барон азнав болоравии адабиёти советӣ муҳити мусоид барпо кард, ки ин боиси қаноатмандии нависандагон ва завқмандии фаъолияти онон шуд.

Съезди якӯми нависандагони СССР (1934) аз тарафи Комитети ташкилий, ки раиси он М. Горький буд, дар асоси ин қарори КМ партия барон ботантана гузаронидани он тайёрӣ дид.

Яке аз воқеаҳои муҳимми ин съезд ба расмият даромадан ва ном гирифтани методи адабиёти советӣ, ҳамчун адабиёти пешқадартинау революционтарини ҷаҳон — **методи реализми социалистӣ** мебошад. А. М. Горький дар маърӯзан ҳуд дар ин съезд мазмуну моҳияти реализми социалистиро чун тараққиёти марҳавии реализми таққидию романтизми революционии адабиёти ҷаҳонӣ ташрех намуд. Горький ояндан дураҳшони адабиёти советиро аз ҷиҳати перспективи иҷтимоӣ-таъриҳӣ ва фалсафӣ-эстетикиаш маънидод карда, тавлиди онро чун меросбари қонунии санъати прогрессивии ҷаҳон бо асосҳои эпоҳавиаш сабит намуд. Ӯ пайвастагии узвии ин адабиёти навро бо ҳалқи меҳнатӣ таъкид карда гуфт: «маҳз меҳнати омма ташкилотҷии асосии маданият ва оғаридагори ҳамаи идеяҳо мебошад...»<sup>2</sup>

Аз ҳуччатҳои муҳимтарини партия онд ба санъату адабиёт силсилаи қарорҳои КМ КПСС дар солҳои аввали баъди ҷаҳонги Бузурги Ватаний мебошад. Дар ин муҳити нави таъриҳӣ, ки давраи барқарор намудани ҳоҷагии ҳалқ дар рӯзномаи ҳаёт менстод, дар назди адабиёти советӣ низ иҷрои вазифаҳои масъулиятноку бонғтиҳор пеш омада буд. Пас аз анҷоми ҷаҳонги Ватаний, дар мабдай давраи осоншта, Партия бо қарордодҳои 1946—1948 талабу такозони ҳозирзамон ва ояндаро баён кард.

Дуруст аст, ки аз соли 1945 инчониб асарҳои шоёни диққат ба мисли романи А. Фадеев «Гвардияни ҷавон», П. Павленко «Бахт», А. Твардовский «Ҳавлие дар сари роҳ», М. Турсынзода «Арӯс» ва «Киссаи Ҳиндустон», Ҷ. Икромӣ «Шодӣ» (китоби 2), Р. Ҷалил «Одамони ҷовид», Ф. Ниёзӣ «Вафо» (китоби 1), С. Улугзода «Ерони боҳиммат» ва дигар дар адабиёти ҳалқҳои СССР низ эҷод шуданд. Вале дар баробари ин баъзе майлу тамоили номатлуб низ мушоҳида мешуд, ки ба вазифаҳои бузурги ин давраи ҳаёти мам-

<sup>1</sup> СААПП — Средне-азиатская ассоциация пролетарских писателей, ки дар он ЎзАПП, ТоҷАПП ва иттиходияни дигар республикаҳои Осиёи Миёна дохил мешуданд низ аз байн бардошта шуд.

<sup>2</sup> Горький М. О литературе. М., 1980, стр. 451.

лакат ва вазъяни байналхалқй номуносиб буданд. Адабиёт, театр, ва кинематография дар ҳалли бадени масъалаҳои зарури ҳозирзамон аз талаботи вакт ошкоро акибниший доштаанд. Лозим омад, норасониҳоеро, ки садду монеан инкишофи санъату адабиёт мешуданд, саҳт маҳкум карда, роҳҳон ҳаракати минбаъдан он муайян шавад. Ин вазифа дар қарордодҳон зерини КМ ВКП(б) таъкид гардид: «Дар бораи журналҳон «Звезда» ва «Ленинград» (14 августи 1946), «Дар бораи репертуари театрҳои драмавӣ ва ҷораҳои бехтар кардани он» (26 августи 1946), «Дар бораи кинофильми «Ҳаёти бузург» (4 сентябри 1946), «Дар бораи операи «Дӯстии бузург»-и В. Мурадели (10 февраляи 1948). «Дар бораи ҷорабииҳо онд ба бехтар кардани кори журнали «Оғонёк» (Октябр 1948).

Комитети Марказии партия дар ин ҳүҷҷатҳон мухим эҷодиёти бâъзе намояндагони зиёниёни эҷодкор ва асарҳои ҷудогонаро ба назари таҳлилу тақиҷи гирифта, нишон дод, ки санъаткорони соvetй ба нашъунамон идеалҳои социалистӣ фаъолона хизмат разонанд, бар зидди индивидуализм ва кӯшишҳои баландпарвозии аристократӣ ва аз сиёсат дур будан мубориза баранд. Дар ин қарордодҳо принципҳои асосгузорандан санъати советӣ — партиявияти коммунистӣ ва ҳалқият азниав тасдиқ гардида, пайвастагии сифати эстетикий бо мавқеъҳои гражданини санъаткор хотирнишон шуд.

Сонитар, дар қарори КМ КПСС «Дар бораи ислоҳи ҳатоҳо дар баҳо додани «Дӯстии бузург», «Богдан Хмельницкий» ва «Аз сиддики дил» (28 май 1958) сухан аз бехтарин вазъяни инкишофи санъати даҳсолаи баъдиҷаангӣ рафта, ба иштироқи минбаъдан нависандагон Анна Аҳматова, Михаил Зощенко, бастакор Вано Мурадели ва дигарон дар ҳаёти адабӣ ва мусикӣ имконият дода шуд. Ин қарор барои фахмидани ҳаёти адабии давраи баъди ҷонги Ватанӣ ва инкишофи минбаъдан он кушониши кор буд.

Дар съездҳои XX (1956), XXI (1959) XXII (1961) ва XXIII (1966) партия поҳои нави тараққиёти адабиёти сермиллати соvetй дар давраи баъди ҷонги чамъбаст гардида, нишон дода шуд, ки барон ба адабиёт ҷалб намудани қувваҳои наву ҷавони эҷодӣ ва ба тарбияю камолрасии онон ғамхории партия ва колективҳои эҷодӣ зиёд карда шавад; бештар ба он аҳамият дода шавад, ки ҷавонон дар шоҳроҳи эҷодӣ ҷадал намоянд ва ҳудро мустакил ҳис кунанд.

Съезди XXII партия, ки съезди бинокорони коммунизм ном гирифт, иштироқи фаъолонаи нависандагонро дар иҷрои қарорҳои пленуму съездҳои КПСС зътироф кард. Дар резолюцияи худ съезд сифати яке аз мухимтарин вазифаҳои чамъияти — масъалаи «тарбияи одами навро, ки боингарии маънавӣ, покии аҳлоқ ва тақомули ҷисмонири ба таври мутаносиб дар бар мегирад», ба миён гузошт. Ин масъалаи моҳиятан бо инкишофи идеали инсонпарварии советӣ зич алоқаманд дар Программаи КПСС сабт гардидааст.

Программаи нави КПСС, ки дар съезди XXII КПСС кабул шуд, ба адабиёти реализми социалистӣ чун ба сарчашмай илҳоми

миллионҳо одамон ва ифодан азму иродиа за хиссу фикри онин ба-  
ҳо дода, роҳи асосии тараққиети мунтазами вайро муайян кард:  
«Мустаҳкам кардани алоқа бо ҳаётни ҳалк, ҳаққонӣ ва ба дарачаи  
баланди бадей тасвир кардани бонгариҷа ва гуногуишаклии воқеи-  
яти социалистӣ, шавқмандона ва равшану возех тасвир кардани  
ҳодисаҳон нави ҳақиқатан коммунистӣ ва фош намудани ҳамон  
он чи ки ба пешравии чамъият мӯкобилият нишон медиҳад, дар  
никишофи адабиёт ва санъатро роҳи асосӣ мебошад»<sup>1</sup>.

Съездни ХХIII КПСС роҳи тараққиети минбаъдаи чамъиятро  
нишон дода, дикқати аҳли адабро ба он ҷалб кард, ки дар иҷрои  
нақшаҳои бузурги ҳаёт онҳо ҳамеша муборизони фаъол ва мадад-  
тори содикии партия бошанд: «Санъаткори советӣ,— гуфта шуда-  
аст дар мърӯзаи ҳисботии КМ,— ҷанговари фаъоли дигаргунсо-  
зни революционии ҷаҳон мебошад. Бигузор адабиёт ва санъат  
шаклу услубҳои эҷодиёти бадено тақмил дода, минбаъд ҳам ҳаёт-  
ни гуногунсаҳи моро ба таври ҳаққонӣ ва бо тамоми бонгарију гу-  
ногурангиаш тасвир намуда, ҳалки советиро дар меҳнати қаҳра-  
монона ва муборизаи ў барои расидан ба максадҳои олию начибаш  
иљҳом баҳшанд»<sup>2</sup>.

**Съездҳои ХХIV—  
ХХV ва ХХVI  
партия** Съездҳои ХХIV—ХХV—ХХVI партия мувоғики  
талаботи рӯзафзуни тараққиети минбаъдаи чамъ-  
ияти социализми мутараккӣ, стратегияю такти-  
каи санъату адабиётро дар марҳалан мухимми  
соҳтмони коммунистӣ дар доҳили мамлакат ва инчунин берун аз  
он — барои дағъу ботил гардонидани ҳуҷуми идеологҳои империа-  
лизм бар зидди маданияти социалистӣ нақш қашиданд.

Дар съездни ХХIV (1971) доираи васеи мӯҳокиман масъалаҳои  
санъату адабиёт асосан ба сифати асарҳои бадей, мазмуну шакли  
онҳо, маҳорати санъаткорӣ, одоби таққид ва принципионии он даҳл  
дошт. Комъёбихон беназирин санъату адабиёти советӣ дар ин ҳуҷ-  
ҷат махсус қайд гардида, аз коркуони санъат дарҳост шудааст,  
ки «нисбат ба ҳудашион ва нисбат ба рафиқони ҳамкасбашон беш-  
тар серталаб» бошанд.

Ба роли таққиду адабиётшиносии советӣ дар зимни, дар айни  
авҷирии революции илму техника ва тараққии босуръати тафак-  
кури инсон, аҳамияти махсус дода шуд. Съездни ХХIV КПСС масъ-  
алан алоқаи узвии байниҳамдигарии адабиёти бадей, илми адаби-  
ёт ва таққиди адабиро мавзӯи мустакили мӯҳокима қарор дода,  
барои инъикоси таъриху тақдирни қаҳрамони мусоир бо ҳам хизмат  
карданро дар маркази дикқат гузошт. «Ташаккул додани ҷаҳон-  
бинни коммунистии оммаи васеи меҳнаткашон, дар асоси идеяҳои  
марксизм-ленинизм тарбия кардани онҳо мағзуу ҷони тамоми кори  
идеяӣ-тарбиявии партия мебошанд»<sup>3</sup>.

Фикру андешаҳои назарии амалие, ки доир ба таққид чун ба  
қувваи пешоҳангии санъату адабиёт гуфта шуд, сонитар дар ка-  
рори КМ КПСС «Дар боран таққиди адабӣ-бадей» (январи 1972)

<sup>1</sup> Материалҳои съездни ХХII КПСС. Душанбе, 1962, саҳ. 458.

<sup>2</sup> Материалҳои съездни ХХIII КПСС. Душанбе, 1966, саҳ. 69.

<sup>3</sup> Материалҳои съездни ХХIV КПСС. Душанбе, 1972, саҳ. 86.

акс ёфт. Ин карори Партия, ки таҷассуми ғамҳориҳои уст нисбат ба қувваи зарбдори адабиёт — ба танқиди адабӣ, муносибатҳои эҳтиётикоронаро нисбат ба хизмати мунакқидону адабиётшиносон талаб мекунад. Партия даъват менамояд, ки ходимони ими адабиёт бештар асарҳои назарӣ оғарида, бо тадқиқотҳои амиқи фалсафӣ-эстетикии ҳуд ба инкишофи адабиёту ҳаёти ҳалқи сермиллати советӣ мадад расонанд. Дар иҶ. карори таърихӣ Партия нишон додааст, ки танқиди адабии советӣ набояд факат ба пойдории идеалҳои революционии гуманистии санъати реализми социалистӣ ғайрат нишон диҳад. Вай инчунин бояд «дар фош кардани моҳияти реакционни «маданияти оммавии» буржуазӣ ва ҷараёнҳои декадентӣ (афтодарӯӣ), дар муборизан зидди ақидаҳои муҳталифи ғайримарксистӣ дар адабиёт ва санъат, концепцияҳои эстетикии ревизионистӣ... ба қадри қифоя фаъол ва устувор»<sup>1</sup> бошад.

Рафту равиши санъату адабиёти советӣ ва инкишофи назарпинанди онҳоро бе дигаргунни ҳуди ҷамъият ва навсозиҳои таърихӣ пурра тасаввур кардан мумкин нест. Съезди XXV КПСС дар масъалаи санъату адабиёт ҳаққонияти проблемаҳои дар съезди XXIV муҳокимашударо тасдиқ намуд. Дар ҳақиқат, дар тӯли 5 сол (аз с. 1971 то 1976) дар мамлакат асарҳои реализми социалистие ба вучуд омаданд, ки ҳусусиятҳои нави замонро дар симо ва ҳаёти одамони имрӯза инъикос намуданд. Ин асарҳои нав завқу ҳаваси ҳалқу Ватан ва тақдирни имрӯзни одамони советиро васеътар ва амиқтар ифода кардаанд.

Вале дар ҷараёни тезу васеи ҳодисаҳои нави зиндагӣ мавзӯъҳои ҷиддӣ ва муҳимтарине ҳастанд, ки диккати маҳсус ҷалб карда, инъикоси ҳарҷонибаро талабгоранд. Ин мавзӯи меҳнат ва синфи коргар аст. Меҳнат ҳамеша дар осори нависандагони советӣ мавзӯи аввалию азали буд, чун пайвандгари масъалаҳои ҳусниёт ва сиёsat меъёри муайянкунианди шону шавкат ва қурбу манзали одамист. Инъикоси меҳнати оғаридкор, фаъолияте, ки ҳамчун асоси концепцияи фалсафӣ-эпикии санъати социалистӣ ба манфиати инсон равона шуда бошад, дар инкишофи «мавзӯи истехсолӣ» ифода ёфтааст.

«Ҳоло ин мавзӯъ,— гуфта шудааст дар съезди XXV КПСС,— шакли ҳақиқатан бадей пайдо кардааст. Мо баробари қаҳрамонии адабиёт ё саҳна барои муваффакияти пӯлодгуздозон ё директори фабрикан боғандагӣ, инженер ё коркуни партияйӣ ба ҳаяҷон меоем. Ҳатто ба бригадаи бинокорон додани мукофот барни як масъала, ки ба назари аввал як ҳодисаи ҷузъӣ менамояд, оҳангӯ аҳамияти васеи ҷамъияти пайдо карда, мавзӯи мубоҳисаҳои гарму ҷӯшон мегардад»<sup>2</sup>.

Ин шаҳодати он аст, ки дар адабиёт мавзӯи меҳнати имрӯзни коргару дехкон ва воқеаҳои ҳозиразамонӣ пайваста бо решоҳои амиқи таърихиаш ба тасвиру муҳокима омада, ҷиҳатҳои таърихиёт пайдо мекунад. Аксар сулолаи коргарон ва онлаҳои коргару

<sup>1</sup> Карори КМ КПСС «Дар бораи танқиди адабӣ-бадӣ», Газ. «Тоҷикистони советӣ», 1972, 26 ҷанвар.

<sup>2</sup> Материалҳои съезди XXV КПСС. Душанбе, 1976, с. 86.

колхозчиён, чүпонон ва гайра ҳамчун давомдиҳандагони касбу кори авлод ва инишиофдиҳандагони усулу услуги мекнати онон маънидод мейбанд. Ин табиист. Зоро, мекнат, эчод — сарчашмаи ташаккули инсон буда, дар тӯли қарихо завқи эстетикии одамонро тарбия кардааст ва хоҳад кард. Ҳанӯз асосгузорони марксизм-ленинизм нишон додаанд, ки худи таърихи инсоният аз мекнат ибтидо мегирад. Масъалан мекнату эчод, ки ҳамеша ҳозирзамонист — мазмуну мундариҷа, фалсафа, мақсаду маслак ва ҳусни ҳаёти инсонияти пешқадамро ташкил менамояд.

Комитети Марказии партия дар рафти ичрою инишиофии идеяҳои съезди XXV КПСС, дар октябрн 1976 «Дар боран кор бо ҷавонони эҷодкор» қарор қабул кард. Дар вай онд ба тарбияи ғояйи-эстетикии зиёни ҷавони эҷодкор дар принципҳон ҳалқияту партиявият, ташаккули сифатҳон фаъоли ҷамъияти онон ва эҷоди санъате, ки ба ҳалқ зарур аст, вазифаҳон конкрет пешбинӣ шудааст.

Съезди XXVI КПСС, ки чун форуми мутантани умумицаҳонии сулҳу амният, форуми нумӯю қудрати Партияю Ватан ва ҳалқи советӣ баҳо гирифт, ҳар фаслу бобаш барои баҳту саодати ҳалқи бунъёдкори советӣ ва некӯаҳволии ў, барои осонштагии олам равона шудааст. Бинобар ин вай вазифаашро ҳамчун съезди оптимизм ва оптимишҳо пардоҳт.

Съезд ба санъату адабиёти советӣ дар зарфи 5 соли байнӣ съездҳои XXV ва XXVI (1976—1981) баҳои баланд дода, дар ичрои вазифаҳон бузурги ин солиёни таърих адую ичрои қарору нишондодҳои съездҳои XXIV ва XXV КПСС-ро дид.

Оташи муборизаи ду системаи ҷамъиятий — социалистӣ ва капиталистӣ, ду идеология, ки ҳамеша ҳомӯшиашавандаст, махсусан дар охири солҳои 60 ва давоми солҳои 70—80 тезутундтар шуд. Маданияти ағбори империализм бо тамоми воситаҳои қабеху разилтарин ба ҳамлаю диверсияи идеологӣ гузашта, ба ҳакқи санъату адабиёти социалистӣ дӯгу дасиса ва бӯтоноҳо мезанад. Таасуфовараш ин аст, ки баъзе шаҳсони бевичдону сустиродан мамлакат ба доми савдогарони маданияти буржуазӣ ва «советишиносҳо» гирифтор шуда, дар рӯзномаю мачаллаҳон онон ҳамкорӣ мемоноянд, нисбат ба адабиёти советӣ ва санъаткорони мотӯҳмату ғайбат мекунанд.

Дар ин шароит, съезди XXVI Партия ба масъалаҳои муҳимми идеявие, ки дар съездҳои XXIV—XXV батафсил таваккуф карда буд, баргашта, санъаткоронро аз роҳи саҳву ҳатои идеологӣ ва айбу иллати эҷодкорӣ боздоштани шуда, хотирнишон кард: «Зухуроти бендеягӣ, норавшани ҷаҳонбии, баҳои амиқи синӣ на-додан ба воеаҳо ва симоҳои ҷудогони таъриҳӣ ба эҷоди ҳатто одамони соҳибистеъдод зарар расонда метавонад... Дар он мавриҷое, ки асарҳои бадномкунандай вожеъати советии мо пайдо мешаванд, мунакқидон, журналҳои адабӣ ва иттифоқҳои эҷодии мо ба таври фаъолона ва принципнок баромад кунанд. Дар ин бобат мо бояд оштинопазир бошем»...<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Материалҳои съезди XXVI КПСС. Душанбе, 1981, с. 69—70.

Бар акси ақидаи «назариячиёни» буржуазӣ ва советишиносҳои советиношинос, ки дар таърихи башарият наздик омадани «фарҷоми давраи идеологӣ» ва «соҳирати инсондӯстӣ»-ро бо доду фаръёзӣ ўлон намудаанд, съезди XXVI КПСС қадр кардан одами бунъёдкори советиро ба маркази диккат гузошт, масъалан тарбияи эстетикӣ-маънавии шахси социалистиро яке аз масъалаҳои муҳим доноста, муктадирин сифати идеяни асарҳои санъаткорони советиро бори дигар хотирнишон кард. «Шавқу рағбат ва манфиати ҳалқро донистан, ба шодию хурсандӣ ва ғаму андӯҳи ў шарик будан, ҳакиқати ҳаёт, идеяҳои инсонпарварии моро пойдор намудан, иштирокчии фаъоли соҳтмони коммунистӣ шудан — маҳз ҳамин аст ҳалқияти ҳакиқӣ ва партиявияти ҳакиқии санъат»<sup>1</sup>.

Қарори КМ КПСС «Дар бораи минбаъд беҳтар қардан кори идеологӣ, сиёсӣ-тарбиявӣ» (6 майи 1979) — ҳуҷҷатест, ки дар он вазифаи санъату адабиёт ҳамчун мададгори Партия дар тарбияи мардум дар шароитҳои нави зиндагӣ қайд гардидааст.

Қарори КМ КПСС-ро «Дар бораи робитаҳои эҷодии журналҳои адабию бадей бо амалияи соҳтмони коммунистӣ» (30 июля 1982) чун давому тараққии қарори соли 1979 қабул қардан лозим аст. Дар ин қарордод таъкид шудааст, ки органҳои матбуоти Иттифоқи нависандагони СССР дар ташкили процесси адаби ва муттаҳид гардидани қувваҳои адабӣ барои иҷрои нақшаҳои съезди XXVI партия роли ҷиддӣ бозанд. Комитети Марказии КПСС ба Иттифоқи нависандагони СССР, роҳбарони журналҳои адабӣ тавсия кард, ки диккат ва ҷидду ҷаҳди коркунони эҷодӣ воситаҳои бадени матбуоти адабиро ба масъалаҳои куллни сиёсати дохилӣ ва беруни сафарбар қунаанд. Алоқаро бо коллективҳои меҳнатӣ такмил дода, ҳамиро ба ҷаззар гиранд, ки максади асосии ин кор санъатро бо мазмуни актуалини ҳаёт ғанӣ гардондан, дар бораи замони ҳозира асарҳои баландсанъат оғаридааст.

Иттифоқи нависандагони СССР, органҳои матбуоти он бояд адабони советӣ, ходимони тараққипарвари маданияти мамлакатҳои ҳориҷиро барои муборизаи бас қардан мусаллаҳшавии бошитоб, барои муҳофизати сулҳу амнияти ҳалқҳо, барои пешгирии ҳавфу ҳатари ҷангӣ термоядӣ ҳарҷониба ҷалб намоянд, меҳнаткашонро дар рӯҳи тайёр будан ба ҳимояи муззафариятҳои революционии ҳалқи советӣ тарбия қунаанд.<sup>2</sup>)

Дар ин қарор дар вазъияти боз ҳам шиддат гирифтани муковимиати ду системаи ҷаҳонӣ, зӯр шудани диверсияи идеологӣ аз тарафи реакцияи империалистӣ, партия роҳу равиши мудофиаи тарзи ҳаёти советӣ, интернационализм, меҳнати ҳалол ва ҳаққонияти кори таърихии мо, дар зимни ҳусну ҳашомати сарватҳои маънавии моро нишон додааст. Ин аст, ки ба дараҷаи аълои ҷонни вазифаҳои начиб будан ва ба иҷрою адон онҳо тамоми истеъодди ҳудро бахшидан — шаъну шарафи ҳар як суханвар аст.

КМ КПСС қарори наве қабул қард, ки он «Дар бораи кори

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо, с. 70.

<sup>2</sup> Ниг.: Дар Комитети Марказии КПСС. Газ. «Маданияти Тоҷикистон», 1982, 30 июль.

ташкилоти партияни театри давлатин академии ба номи Янка Купалаи Белоруссия» (1983, март) мебошад. Дар ин хуччати таърихӣ қайд шудааст, ки вазифаи театр бесабру бетоқатиро нисбат ба ҳар гуна вайронкории принципу нормаҳои ахлоҳи коммунистӣ ба вучуд овардан аст ва боиси ташаккули мавқеъҳои фаъоли ҳаётӣ одамони советӣ гардидаст.

Дар шароитҳои тундшавии муборизаи идеологӣ дар арсаи байналхалқӣ ва шӯруғи воситаҳои пропагандаи капитализм соҳиби асарҳои будан зарур аст, ки дар онҳо аз мавқеи синфиӣ ва бадеяти мӯътакидона мақсадҳои наҷибои сиёсати партия, афзалияти тарзи ҳаётӣ советӣ нишон дода шаванд. Мебоист репертуари театрҳо аз ҳисоби пъесаҳои муаллифони советию драматургҳои пешқадами ҳорҷӣ, ки моҳияти реакционии империализм ва бӯронии (кризиси) маданияти маънавии онро фош менамояд, мукаммал карда шавад<sup>1</sup>.

Ин қарордоди партия чун ҳамаи хуччатҳои он на фақат ба театрҳои тамоми республикаҳои мо, инчунин ба ҳамаи соҳаҳои маданият, махсусан санъату адабиёт ва офарапандагони репертуари киною театрҳо тааллук дорад.

Партия ба равнақу ривоҷи истеъоди ҳунармандони ҳалқ низ пайваста ғамхорӣ мекунад. Бедарак нест, ки гуфта шуд: «Тарзу усул ва шаклҳои нави ба талаботи имрӯза мувофиқи корро устуворона ҷустан лозим аст, ки онҳо барон боз ҳам бештар босамара ҳамдигарро тақмил додани маданиятҳо, ба рӯи ҳамаи одамон ва сеътар кушодани дари тамоми сарвии беҳтарине, ки маданияти ҳар яке аз ҳалкҳои мо мебахшад, имконият медиҳад»<sup>2</sup>. Қарори Комитети Марказии КПСС «Дар бораи ҳунарҳои бадени ҳалқӣ» ҳанӯз дар соли 1975 вазифаҳои инишиоф додани ин соҳаи эҷодкориро равшан муйян намуда буд.

Дар силсилаи хуччатҳои Партия нутқе ки аз номи КМ КПСС ба муносабати Пленуми ҷаҳони Иттифоқи нависандагони СССР бо үзвони «Ҳақиқати ҳаёт, идеалҳои олии социализмо мустаҳкам қунем» эрод гардид, аҳамияти бузург дорад. Дар он роҳи таърихии адабиёти советӣ дар зарфи 50 сол — аз съезди якӯми нависандагони СССР (1934) то соли 1984 ба таҳлил омада, дар муборизаҳо обутоб ёфтани он, иқтидори оламшумули пайдо карданаш бо далелу бурҷон мӯъҷаз нишон дода шудааст. Дар айни замон дар ин нутқе ва хуччатҳои пленуми юбилей барномаи ояндаи адабиёти советӣ ва адабон ба нақши таҳrir омадааст.

Санъаткорони сухан ҳамчун ёрдамчиёни бозътиқоди Партия набзи ҳаётӣ ҷамъиятий ва байналхалқиро бояд доимо эҳсос карда, ҳамсадон воқеаҳои пурошӯби замон бошанд. Ин аст, ки Партия диккати суханваронро ба ҳодисаҳои бошиддати ҳозирзамон ҷалб кард: Дар Ғарб «ҷунон ки шумо медонед,— гуфта шудааст дар ин нутқе,— онҳо (идеологҳои буржуазӣ — Ю. Б.), агар рӯирост гӯем, тарзу усулҳои тамоман ишоям — дурӯғгӯй, таҳриф кардани фактҳо, ба ҷон ягон мағҳум ба кор бурдани мағҳумҳои тамоман

<sup>1</sup> Ниг.: Дар комитети Марказии КПСС. «Литературная газета», 1983, 2 март, саҳ. 2.

<sup>2</sup> СССР — шаҳстсола шуд. Душанбе, 1982, саҳ. 10.

мухолифро истифода мекунанд. Масалан, онҳо мегўянд, ки социализм нисбат ба озодии эҷодиёт «тобу тоқат надорад», гўё КПСС ба ҷустуҷӯи бадей роҳ надода талаб мекардааст, ки адабиёт ва санъат «якранга» бошанд. Онҳо акси аҳволро тасвир менамоянд. Албатта, ҳаман ин на аз рӯи бехабарни надонистан карда мешавад. Аз ин рӯ кўшиши тағъир додани ақидаи душманони идеевии мо, албатта, кори беҳуда аст. Вале ақидаҳон моро муҳофизат кардан за фаҳмонда додан, дурӯғгўни «мунаққидони» ҳаромкори соҳти навро фош кардан, ба мардум ҳакиқатро дар бораи социализм фаъолона фаҳмонда додан, одамони советӣ, хусусан ҷавононро дар рӯҳи ҳуշъерни синӣ, дар рӯҳи тайёру омода будан ба муҳофизати Ватани бузургамон тарбия кардан лозим аст<sup>1</sup>.

Съездҳои Партияи Коммунистии Иттилоғи Союзи Ҳамеша ба аҳамияти ҷаҳонӣ соҳибанд. Онҳо роҳи тараққиёти давлати тавонотарини социалистиро муайян соҳта, дар ҳаёти тамоми нисоният роли чиддӣ мебозанд.

Съезди XXVII КПСС — ҳодисаи эпохавист. Аҳамияти вай дар гардиши катъни зиндагии ҳозирзамонӣ ва тамоилҳон нави муносабати байналхалқӣ дар он аст, ки назарияи марксизм-ленинлизмро инишиф медиҳад, дар наzdи партияю ҳалқи советӣ вазифаҳон бузургу далерона мегузорад ва роҳи ҳалли онҳоро сабит менамояд. Нишондодҳон барчастан ин съезд ҳам барои ҳалку ватани советӣ ва ҳам барои оламиён дар кори интиҳоби роҳҳои ғалабаи социализм ва коммунизм роли дастурӣ мебозанд.

Се ҳуччати таърихи, ки дар ин форуми мутантан асоси муҳокимаю музокираҳо шуданд — таҳрири нави Программа, Устави КПСС ва «Роҳҳон асосии таракқиёти иқтисодӣ ва социализм СССР дар солҳои 1986—1990 ва дар давран то соли 2000» характеристи нави марҳилавӣ доранд. Программаи нави Партия — программаи суръати инишифии процессҳои моддии маънавии ҳаёти ҷамъияти советӣ мебошад. Ин ҳуччатҳо дар давраи тағъироти куллии революционии ҳаёти ҳалқу ватан прогресси илмий-техникиро ба маркази диккат мегузоранд.

Ин съезди навоварон дар ҷараёни нави ҳаракату амалиёти одамони советӣ дар рӯҳи конструктивӣ ва худтаиқидкуй маъсъалан пешравиро муҳокима карда, ҳар гуна садду монеаҳоро барои аз байн бардоштан роҳ нишон медиҳад. Партия суръати пешрафтро аз ҳисоби интенсификации истеҳсолот тезонидан, ҳарчи бештар истифода бурдан аз дастовардҳои илму техникаи мусоир ва наукардани таркиби истеҳсолот, то ки ба ин восита проблемаи социализм мамлакат пурратар ҳал гардад — ин маъсъалан таъхиропазирро-чун тақозон замон ба миён гузошт. Иқтидори иқтисодӣ ва мудоғиавии мамлакатро фақат дар замини тезонидани прогресси илмию техникӣ боз ҳам мустаҳкамтар кардан ва истеҳсолотро ба дараҷаи талаботи рӯз мувоғиқ баланд бардоштан мумкин аст.

Дар Маърузаи сиёсии Котиби Генералии КМ КПСС Михаил

<sup>1</sup> Ҳакиқати ҳаёт, идеалҳои олии социализмро мустаҳкам гардонем. Душанбе, «Ирфон», 1984, саҳ. 12—13.

Сергеевич Горбачёв программан амалиёти миқёсан таъриҳи ифода ёфта, тафаккури назарии амалии партия таҷассум гардидаст. Ин рӯхияни пурчӯшу хурӯши эҷодӣ аз Пленуми апрелии (1985) КМ ибтидо гирифта, ҳаман коммунистон ва коллективҳон меҳнатиро ба ҷунбиши такон овард. Ба Маърӯза часорати эҷодӣ дар гузориши масъала, муносабати навоварона ба ҳалли онҳо буҷа, онро ғамхорӣ барои беҳбудии мардуми советӣ фаро гирифтад. Маърӯзи сиёсии Комитети Марказӣ, ки дар инкишофи идеенҳон В. И. Ленини саҳми арзанд аст, дар роҳи пешрафти мамлакати советӣ роли сафарбаркунанда мебозад.

Дар ин шаронти пуршиддати муқобилати ду идеология, муҳолифати ду системай давлатӣ — социалистӣ ва капиталистӣ, ки империализм бар зидди социализм ба вайронкориҳон идеологӣ роҳ дода, диверсияни психологиро вусъат медиҳад, роли сарватҳои маданий, маҳсусан санъату адабиёт бағоят меафзояд. «Партия,— мегӯяд М. С. Горбачёв,— дониш, таҷриба, диловарии фаълони идеологии худро хеле қадр мекунад.. Солимини аҳлоқи ҷамъият ва иклими маънавие, ки одамон дар он зиндагӣ мекунанд, ба андозани зиёд аз вазъи адабиёт ва санъат муайян мешавад.»<sup>1</sup> Вале таҷассуми образи одами ҷаҳони нау, ватандусти ватани худ, интернационалисти ҳақиқии баркамол бо саҳлангорӣ, «пурнависии дабдабаник ва кофтукови майдо-ҷӯйдаҳои маишӣ, замонасозӣ ва корҷалонӣ» мӯяссар намегардад. «Ҷамъият аз ӣависанд,— мегӯяд М. С. Горбачёв,— қашфиёти бадей, ҳақиқати зиндагиро интизор аст, ки ин ҳамеша моҳияти санъати ҳақиқист... Фақат адабиёт — адабиёти идеевӣ, бадей, ҳалқӣ одамони поквичдону қавирӯҳоро тарбия мекунад, ки бори гарони замонро ба дӯши худ гирифта метавонанд.»<sup>2</sup>

Одамиятиу одамигарӣ, маданияти баланди муюшират ва олиҳимматӣ, хоксорӣ ва алломагӣ — сифатҳоанд, ки ба ҳусну зебонпизандии шаҳс вобастааст. Ин ҷиҳатҳои хубу наҷибонаро парваридан, ки ҳосияти санъату адабиёт аст, КПСС ба истеъод, ба ҷустуҷӯи бадей ғамхорона ва боилтифот муносабат карда, дар таҳрири нави Программа овардааст: «Эстетика касро ба кор шавқманд ва дилгарӣ мекунад, одамро наҷиб мегардонад ва рӯзгори вайро зебу оро медиҳад»<sup>3</sup>. Санъату адабиётро лозим аст, ки — гуфта шудааст дар Программа,— «ба манфиати ҳалқ, коммунизм хизмат кунад, барои миллионҳо нафар одамон сарчашмаи суруру илҳом гардад, азму ироди, ҳиссиёту тафаккури онҳоро ифода намояд, ба тақомули идеевӣ ва ҳушахлоқии онҳо фаълониа мадад расонад... Маданияти советӣ ба ҳамфиро ва қарин шудани ҳалқҳо кӯмак мекунад, дар мубориза бар зидди империализм, реакция ва ҷанг фаълониа иштирок менамояд»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Горбачёв М. С. Маърӯзи сиёсии Комитети Марказии КПСС ба съезди XXVII Партии Коммунистии Иттифоқи Советӣ. Душанбе, «Ирфон», 1986, саҳ. 121.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 121—122.

<sup>3</sup> Программа Партии Коммунистии Иттифоқи Советӣ. «Тоҷикистони советӣ», 1986, 7 март, саҳ. 7.

<sup>4</sup> Ҳамон ҷо.

Ин ҳама қарору нишондодҳон Партия, ки на танҳо ба адабиёти бадей, ба илми адабиёт — адабиётшиносӣ низ чун як соҳан санъат даҳл дорад, дастури фаъолияти ҳаррӯзии мунаққидону адабиётшиносон аст. Адабиётшиносин советӣ, аз ҷумла адабиётшиносин тоҷик ба таҷрибаи бузурги маданияти инсоният, ба ақидаи дониши мутафакирони мунавварфикри ҳалку миллатҳо ва маҳсусан, ба таълимоти революционии марксизм-ленинизм ва нишондодҳон Партия таъкия намуда, рӯ ба тараккӣ мепардозад.

## 6. ХУСУСИЯТИ ИДЕОЛОГИИ САНЪАТУ АДАБИЕТ

Адабиёт — шакли шуури ҷамъияти Дар боло қайд шуд, ки факат дар таълимоти шуури ҷамъияти Маркс, Энгельс ва Ленин оид ба эстетикаи материалистӣ ҳаматарафа бо далелу бурҷон таҳлилу тасдиқ гардид, ки эҷодиёти бадей бо ҳаёти ҷамъияти, бо мубориризии идеологий алоқаи мустаҳкам дорад.

Барои ҳаман шаклҳои шуури ҷамъияти — сиёсат, илм, панду ах-лок ё санъат, меомӯзад марксизм-ленинизм, ду хусусияти хос ҳарактернок аст: онҳо — инъикоси ҳаёти ҷамъияти буда, ҳамчун во-ситай дарки воқеият ҳизмат мекунанд ва дар айни замон қобилияти таъсири мутақобила ба ҳаёти ҷамъияти доранд. Шуур, гуфтааст Ленин, на танҳо инъикос менамояд, инчунин бунъёдкори олам аст. Ин хусусиятҳои асосии шуури ҷамъияти, бо вуҷуди нисбатан мустақилии ҳар яки ин шаклҳо, ба соҳан маҳсуси фаъолияти маънавӣ ба мисли санъату адабиёт низ даҳл доранд.

Пеш аз он ки ба вазифаи идеологиии адабиёт гузарем, бояд маънизи идеологииро донем. **Идеология** ба маънизи луғавиаш аз таркиби калимаҳон юнонӣ *idea* (тасавур, мағҳум) ва *logos* (сұхан, илм) ташкил ёфтааст. **Идеология** ба маънизи истилохиаш — ҷамъбости як системан мағқураи сиёсӣ, маънавӣ, динӣ, бадей ва фалсафӣ аст. **Идеология (мағқура)** — маҷмӯи ғаҳмишҳоест, ки одамон дар ҳаққи ҷамъият ва табиат доранд. Ҳар як идеология инъикоскунандай шароитҳои ҳаёти моддии ҷамъият ва соҳти иқтисодии муайян буда, дар айни замон ба тараккиёти ҷамъият таъсир мегузорад.

Идеология ду ҳел мешавад: 1. Идеологияи пешқадам (прогрес-сивӣ), ки боиси инкишофи революционии ҷамъият мегардад. 2. Идеологияи иртиҷоӣ (реакционӣ), ки вай ба пешравии ҷамъият ҳалад мерасонад. Мисоли идеологияи пешқадам идеологияи син-фи коргар аст, ки таълимоти революционии марксизм-ленинизмро ба ҳуд дастур медонад. Мисоли идеологияи иртиҷоӣ идеологияи феодалий ва буржуазӣ аст.

Идеология ба базиси иқтисодӣ таъкия дошта, дар айни ҳол ҳамчун барсоҳт (надстройка) ба инкишофи ҷамъият таъсир мегузорад. Идеяҳо ва назарияҳои нави ҷамъияти бо мурури замон дастраси омма гардида, ба кувваи ҷиддие мубаддал мебандад ва боиси пешравии ҷамъият мешаванд; онҳо мардумро ба сарнагуни кувваҳои ақибмондаю аз байн рафтанистодаи ҷамъият сафарбар ва ташкил менамоянд. Дар дунъёи ҳозира ду идеологияи ба ҳам зид дар муборизаанд: идеологияи социалистӣ ва идеологияи буржуазӣ. Хис-

латдои чудошавандай идеологияи буржуазияи хозира — парвариши тоярои идеализм, талқини дину хурофот ва ҷаҳолатпарастӣ, тарғиби миллатчигӣ ва ирқпарастӣ, ташвиқоти космополитизм (ватанбезорӣ) ва ҷаигҷӯй мебошад. Бар ҳиллофи ин, идеологияи социалистӣ тоярои сулху аминал, илму эҷодкорӣ, меҳнати бунъёдкорона, идеяҳои ватанпарварӣ ва интернационализми пролетарӣ, дустии ҳалқҳо ва дигаргунсозии революционӣ ва коммунистии ҷамъиятро мепарварад.

Адабиёти бадей ҳамчун соҳаи идеология, ки қар-

Вазифаи идеологии тегорияи барсохтӣ аст, ба монанди илмҳои фалсафа, таъриҳ, иқтисоди сиёси, ҷамъиятшиносӣ ва гайра барои тарбияи рӯҳии одамон роли хеле муҳим мебозад. Адабиёти бадей ба ҷоқеаҳои ҳаётӣ бетараф набуда, бо воситаи образ ғояро ифода менамояд. Одам аз зиндагӣ таъсир гирифта, ҳамеша кӯшиш мекунад, ки дар навбати ҳуд ба ҳаёт ва табият таъсир расонад. Нависанда дар тасвири ҷоқеаҳои мусбату манғии рӯзгор, дар тасвири инсон ва кору кирдори ўз аз нуқтаи назари муайян майл ва таваҷҷӯҳи ҳудро ба як ҷоқеа ва нафраташро ба ҷоқеаи дигар изҳор мекунад. Ҳамин тавр нависанда дар асари бадей манғиат ва шавқу ҳаваси одамро тасвир карда, ба ин васила ба иро-да ва ҳиссииётӣ ҳонандагӣ таъсир мебахшад. Аз ин маълум мегардад, ки асари адабӣ ба мисли тамоми соҳаҳои идеология на таҳо ба инъикоси ҷоқеяят, инчунин ба дигаргунсозидон ҳаётӣ ҷамъиятӣ қодир мебошад.

Ф. Энгельс дар яке аз мактубҳояш ба Маргарет Гаркнесс дар бораи ҷондиди Бальзак<sup>1</sup> навишта буд, ки ўз аз романҳои Бальзак «ҳатто аз ҷиҳати тафсилоти масъалаҳои иқтисодӣ назар ба қитобҳои ҳамон... таъриҳшиносон, иқтисодчиён ва статистикҳои мутаҳассиси ин давра, бисъёртар дониш»<sup>2</sup> гирифтааст. Ин суханони Энгельс ба аҳамияти таълимию тарбиявии адабиёти ҳамчун ҳодисаи идеологӣ нисбат дорад.

В. Г. Белинский муборизи матини зидди ҳокимиюти подшоҳин рус ва соҳти крепостнойдорӣ шинохта шудааст. Ў ба ҳар ҳодисаи гуворою ногуори замонаш фикру муносибати ҳудро ошкоро изҳор мекард. Гоголь бо вучуди нависандагӣ реалист ва ҳаҷвиависи бузург буданаш ба бâъзе саҳву ҳатоҳо роҳ дода буд. Ў ба қитоби 2-юми «Ҷонҳои мурда» аз нуқтаи назари дину шарият нисбат ба шоҳи оқилу адолатпарвар баъзе ӯзтиқодмандиҳо изҳор карда буд. Белинский ин гуна ҳатои авғонпазири нависанда ва мавқен нодурусти ўро дар мактуби машҳури ҳуд ба Гоголь саҳт тақиҷ кардааст. Белинский ба Гоголь чун ба муаллифи «Муфаттиш» ва «Ҷонҳои мурда» (қитоби якӯми он) мадху сано гуфтааст. Чунки ӯзтироzi пурғазаби нависанда ба мукобили бедодгарии золимон бо афкори пешқадами ин давра наздик буд. Аммо дар айни ҳол мунаққиди бузург аз рӯи вичҷони покаш бар зидди ақидиҳои нодурусти Гоголь, ки дар қитоби дуюми «Ҷонҳои мурда» ифа-

<sup>1</sup> Оноре де Бальзак (1779—1850) — нависандагӣ машҳури ҳақиқатигӣ. Франция.

<sup>2</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. О литературе. М., 1958, стр. 73.

да ёфтааст, набаромада наметавонист. В. И. Ленин мактуби Белинский ва аҳамияти бузурги таърихин оиро қайд карда навишишта буд: «Мактуб ба Гоголь» ном асари машхури ў, ки фаъолияти адабии Белинскийро чамъбаст намудааст, яке аз беҳтарин асарҳои матбуоти ғайри цензуравин демократие буд, ки то ҳанӯз дорои аҳамияти бузурги ҳакиқӣ мебошад<sup>1</sup>.

В. И. Ленин дар масъалан баҳо додани фаъолияти нависандагон сифати намоёну умдан ҳар яки онро муайян карда, баҳон умумии эҷодиёташонро талаб мекард. Муносибати худи Ленин барон муайян кардани арзиши эҷодиёти Герцен, Лев Толстой, Достоевский ва Горький хеле ҷолиби диккат аст.

Романи Горький «Модар» асарест, ки дар он зиддиятҳои муайян чамъияти ибтидон солҳон 1900, ҳаракати коргарӣ, фаъолияти революционӣ, амалиёти ҳукumatдорони подшоҳӣ ва ғайра аке ёфтаанд. В. И. Ленин, К. Е. Ворошилов ва дигар революционерони пролетарӣ ба ин асари Горький баҳон аъло дода, дар сари вакт (дар соли 1907) ба вучуд омадани онро барон тарбияни насли наврас айни муддао донистаанд, аҳамияти таъсирбахшини оиро ба ҳаракати коргарон дар рӯзҳои задухӯрди бошиддати революционӣ таъкид намудаанд.

Романҳои С. Айнӣ «Доҳунда», «Гуломон», повесть ва «Еддэштҳо»-и ў, маизума ва достонҳои А. Лоҳутӣ, П. Сулаймонӣ, асарҳои М. Турсунзода «Қиссаи Ҳиндустон», «Ман аз шарқи озод», «Садон Осиё», «Аз Ганг то Кремль», асарҳои М. Миршакар, Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, С. Улуғзода, Бақӣ Раҳимзода, Мӯъмин Қаиоат ва дигарон на факат дар мамлакати мо, балки инчунин берун аз он дар қатори эҷодиёти санъаткорони ҳаман адабиётҳои миллии советӣ роли бузурги таълимни тарбиявӣ мебозанд. Ҳалқҳон мазлуми Шарқи хорӣӣ аз осори қаламкашони тоҷику ўзбек, туркманду қирғиз ва қазоқ таълим гирифта, ба он сарфаҳм мераవанд, ки ин ҳалқҳо бо қадом усул бар зидди золимони худ муборизан сар карда, занчири асоратро гусистаанд ва ҳаётинави саодатмандонан худро ташкил намудаанд.

Инак, назарияи адабиёти советӣ давоми беҳтарни анъанаҳои тафаккури эстетикии пешқадами ҷаҳони ва СССР мебошад. Вай дар даврони соҳтмони васеи коммунизм вазифаҳои наъ ба навро якҷоя бо эҷодиёти бадей иҷро мекунад. Дар ин кору муборизан назарияи адабиёти советӣ идеологияни коммунистӣ ва қарору ишондодҳон Партияи Коммунистии Иттифоқи Советӣ дастури беҳбо мебошанд.

Назарияи адабиёти советӣ дар мубориза ба мӯкобили назарияҳои ба марксизм-ленинлизм бегона обутоб ва инишиоф ёфтааст. Адабиётшиносони буржуазӣ таърихи адабиётро аз таъсирҳои ҳаётинави санъати соғӣ-ро пеш ронда, даъво мекунанд, ки адабиётҳои санъати санъати нағис гӯё ба ҳаётинави санъатӣ, ба муборизан синфиҳо ва партияҳо алоқа надорад. Адабиётшиносони буржуазӣ, маҳ-

<sup>1</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 255.

сусан советишиносон советиношинос дар зарфи солхон 60—80 «сохирати», яъне барҳам хўрдани умуман «идеология»-ро зълон карда, дар бораи як навъ санъату адабиёти бендеяйи, бемақсаду бемаслак сухан меронанд. Ин гуна ақида ва назарияҳон бемасъулиятонаи ҷанобони буржуазӣ дар асл реакционӣ буда, хонандай оммавиро ба пессимистӣ меоранд, ваде ба манфиати синфҳон истишморкунанда хизмат мекунанд.

В. И. Ленин дар мақолаи машҳури худ «Ташкилоти партияӣ» ва адабиёти партияӣ» навиштааст: «Дар ҷамъият зиндагӣ карда истода, аз ҷамъият озод будан мумкин нест. Озод будани нависанд, рассом ва актрисан буржуазӣ — вобастагии рӯйпӯшшудаи (ē риёкорона рӯйпӯшшаванд) онҳост ба соҳибони ҷуволи пул, ки худро ба ин соҳибон мефурӯшанд ва аз онҳо нафака метираанд.

Ва мо, социалистон, ин риёкориро фош мекунием, вывескаҳон қалбакиро қанда мепартоем,— на барон он ки адабиёт ва санъати ғайрисинӣ ҳосил қунем (ин факат дар ҷамъияти социалистии бе синф мумкин мешавад), балки барон он ки ба адабиёте, ки риёкорона озод буда, ваде дар амал бо буржуазия алоқаманд аст, адабиётеро мукобил гузорем, ки ҳакиқатан озод буда, бо пролетарнат рӯйрост алоқаманд бошад»<sup>1</sup>.

Адабиёти сермиллати советӣ, ки таракқии анъанаҳои революционии адабиёти пролетарӣ мебошад, таълимоти дохиёниан Ленинро ситораи роҳнамон амалиёти худ доиниста, ба манфиати ҳалку Ватан пайваста хизмат мекунад. Адабиётшиносии советӣ дар мубориза бар зидди назарияҳон «ҷаравӣ ягона» («единий поток»), «муглакиависӣ» (абстракционизм), «зиддитаъриҳият» (антиисторизм), шаклпарастӣ (формализм), объективизми буржуазӣ, космополитизм (ватанбезорӣ), панэронизм (эропарастӣ) ва пантуркизм (туркипарастӣ) пухта шуда ба камол расидааст.

Нависандагону санъаткорони советӣ бар зидди маҳдудияти шаклпарастон ва декадентҳо (афтодарӯҳон), ки дар тасвири баёниoti фикр ҳамеша тумтароқӣ, суханбозӣ ва сюжети душвори мочароҷӯёнаро пеш мегираанд, муборизаи беамон бурда, одамони советиро бо асарҳои пурмазмуну баландгояи худ тарбия мекунанд. Мунаққидони советӣ аз мавкеи таълимоти революционии марксист-лениний ҳар гуна ревизионист ва ҷаравӣбозонро фош намуда, дар масъалан мундариҷон олии ҳаёти мо, шакли адабии бадӣ ва санъату маҳорат асарҳон амиқи илмӣ ба вучуд оварда, моҳияти бузурги таърихии адабиёти советиро нишон медиҳанд. Намунаҳои шонстай таҳқиқи ягонагии мазмуну шаклро ба мо В. И. Ленини, А. В. Луначарский, А. М. Горький, С. Г. Шаумян ва дигар адабиётшиносони коммунист таълим додаанд.

Адабиёти бадӣ ҳамчун идеология назар ба илм хусусиятҳои ҳос дорад. Дар ҳолате, ки илм ҳақиқати ҳаётро ба тарничи ҷамъбастҳои илмӣ ва бо далелҳои мантиқӣ ҷамъбаст мекунанд, санъат ва адабиёт онро ба воситай тасвири мансараю лавҳаҳои зиндаи воқеяят, ба воситай образҳои бадӣ ба таври конкрет нишон медиҳад. **Образ ҳамчун**

<sup>1</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 10, саҳ. 36.

закли дарккунин ҳаёт ва инъикоси фикри санъаткор аломати арккунандай санъат ва адабиёт мебошад.

Донишмандон тасдиқ мекунанд, ки тафаккури инсон ду хел мешавад: тафаккури илмӣ ва тафаккури бадей-ҷходӣ. Фарқи байни иному санъаткор, ба қавли Н. А. Добролюбов, дар ҳамин, ки ҳиссии абули шоир ва дакиқназарии мушохидакории ўхе тараккиёф-ва ва ҳаёлу фантазияи вай бойтар аст.

Адабиёти бадей гояю эҳсосот, мақсадҳои иҷтимоию маънавӣ ва ваку ҳавасро узван ба ҳам мепайвандад. Вай сарчашмаест, ки вир як вакт ҳам ба назару ҳиссият, ҳам ба кору кирдор ва ҳам ба афттору атвори инсон таъсир мегузорад. В. И. Ленин ба муносави таҳдили романи Н. Г. Чернышевский «Чӣ бояд кард?» қайд амудааст, ки ин асар «дар тамоми умр кувват оташвишонин» ўхн мебахшад, вай одамро ба ҳаяҷон оварда, дилу чони ўро гӯё чукур шудгор мекунад» ва водор менамояд, ки барномаи амалиёти удро мувоғики идеалу пафоси муаллиф аз нав фикр карда бояд. В. И. Ленин ба романи Чернышевский баҳои баланд додгӯфтааст, ки нависандаги факат чӣ кор карданро ба ҳонандаги ҳиоят мекунад, балки чӣ гуна буданро низ ҷишион медиҳад, талаботу авқи шуморо ба сӯи идеали эстетикии муайян бармеангезад.

Ин суханони В. И. Ленин донир ба романи Чернышевский дар йин замон вазифаи бузурги адабиёти бадено дар ташаккули рӯйи одами фаъоли чамъияти ва орзӯҳои некбинонан ў таъкид кардааст.

Зиндагӣ бо тамоми ҷузъу тафсилоташ ягона аст. Барои ба ҳуносадои комилу пухтан зиндагӣ расидан, ҳам ақлу хиради олимомӣ ва ҳам фантазияи бон баландпарвоз зарур аст. Белинский изиштааст: «Мегӯянд: барои илим ақл ва ҳуш лозим аст, барои эҷониёт — фантазия ва фикр мекунанд, корро бо ин тамом ҳал карда юшанд, ки онро ба архив супорем ҳам мешавад. Магар барои занъат ақлу ҳуш лозим нест? Магар кори олим бе фантазия пеш керавад? Нодуруст! Ҳақиқат дар ин аст, ки дар санъат фантазияи одами фаъолонатари дараҷаи аввалиро мебозад, дар илим бошад, ни тольро ақлу ҳуш мебозад. Албатта, ҷунин асарҳои назм ҳам мешаванд, ки дар онҳо гайр аз фантазияи зӯри дураҳшон дигар чиёни дода намешавад; аммо ин барои асарҳои бадей асло қондан ҷумумӣ нест. Дар асарҳои Шекспир кас намедонад, ки бештар ба ҳайрон шавад — ба фаровонии фантазияи эҷодӣ ё ба фаровонии ақли ҳамаро фарогиранда. Ҷунин навъҳои илим ҳастанд, ки инҳо на факат фантазияро талаб намекунанд, балки ин қобилияти фантазия метавонист ба онҳо зарар биёварад; аммо инро дар ҳақиқатилим умуман гуфтан мумкин нест»<sup>1</sup>.

Чӣ навъ ки дода мешавад, мунакқиди бузург дар фаъолияти ҷамоати олиму ҳам санъаткор сифат ва ҳусусиятҳои умумиро мушохидад. Олим дар ҳолате чамъbastҳои илмӣ бароварда метавонад, ки агар соҳиби фантазия низ бошад, ҳамчунин шоир дар урате ба ҳуносадои умумис меояд, ки ба гайр аз фантазия боз ба

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Назаре ба адабиёти руси соли 1847, Душанбе, 1949, саҳ. 44.

тафаккури чамъбасткунанда соҳиб бошад. Белинский фарки усулхон кори олиму шоирро таъкид карда, барон тасдиқи фикри болоиш менависад: «Санъат тасвири ҳастӣ, олами дубора такроршу-да ва гӯё дубора аз нав оғаридашуда мебошад; ёб вай як чизи ба сари худ танҳо, аз ҳама таъсирҳон ба вай бегонан ҳастӣ чудо буда метавонад? ...Шахси шоир як чизи бе қайду шарте нест, ки алоҳида, берун аз ҳамагуна таъсирҳон беруна меистода бошад. Шоир пеш аз ҳар чиз одам, баъд гражданини сарзамини худ, фарзанди даврони худ аст. Рӯхи ҳалқ ва даврон ба вай аз дигарон диде дигархелтар таъсир карда наметавонад»<sup>1</sup>.

Доир ба таносуби шеъру илм дар афкори классикони форсу тоҷик низ андешаҳои рангии вучуд доранд. Ҳанӯз Амир Ҳусрав дар мукоисаи назму илм мартаба ва фазилати илмро ишебат бар назм баландтар дониста буд. Вале дар масъалаи зуд рафта расидан ба ҳонанда ва эътирофи он шеърро тарҷех (бартарӣ) дорад мегӯяд: «Пас шеърро агар бар илм рӯҷон (авло) гӯям, тарки адаб бувад...» Ӯ дар ҷои дигар қайд мекунад, ки «...ҳикмат дар ин ҷо ба маънни илм аст, пас дар ин сурат шоир ба маъни олим бошад».

Амир Ҳусрав дар охир ба қувван маҳсуси оламгирии шеър, валие бе илм ба кор наомадани он боварӣ дошта, эътиқодашро дар пайвастагии онон ин тарик баён кардааст: «Пас дар ин сурат шеър болотар аз ҳикмат (илм) бошад ва ҳикмат дар таҳи шеър дохил бувад ва шоирро ҳаким (олим) тавон ҳонд, аммо ҳакимро шоир натавон набишт. Ва сеҳро аз баён мефармоянд на баёнро аз сеҳр. Пас шоирро соҳир тавон гуфт ва соҳирро шоир натавон шумурд»<sup>2</sup>.

Ин гуна ақида дар Шамси Кайс низ бо тамоми эътиқодмандӣ таъкид гардидааст. Барон ишботи фикри ин донишмандон ва Белинский мисолҳои зиёдеро аз эҷодиёти нависандаю шоирони миллат ва замонҳои гуногуни ҷалб кардан мумкин аст. Му дар ин ҷо бо номбар кардани баъзеи асаарҳои нависандагону олимони мусоири тоҷик иктифо менамоем. Романи С. Айнӣ «Ғуломон» ба таърихи зиндагии ҳалқон Осиёи Миёна дар асрҳои XIX ва ибтидои асри XX, ба зиддияту муборизаҳо, ба бедорни шуури синфиин онҳо баҳшида шудааст. Дар боран ҳаёт, тақдири таърихи ҳалқон тоҷику ўзбек ва умуман Осиёи Миёна аз асаарҳои бисъёр муарриҳои, аз ҷумла аз қитобҳои Б. Faфуров «Таърихи ҳалқи тоҷик», «Тоҷикон» ва аз «Таърихи РСС Тоҷикистон» ё асари чандчилдан «Таърихи ҳалқон Ҷумҳурии Ӯзбекистон» маълумот гирифтан мумкин аст.

Ин маъҳазҳо як мақсаду як мазмунро ифода кардаанд. Вале ҳар яки онҳо мувоғиқи талаботи қонуни адабиёти бадей ва илми таъриҳи бо аслиҳа ва воситаҳои ҳоси худ ба ҳалли масъалаи қӯшидаанд. Агар дар қитоби таъриҳи далелҳои мантиқӣ ва факту ракамҳо барон чамъбости фикри олимон имконият фароҳам оварда

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 44—45.

<sup>2</sup> Ба тағсили ин афкор инг.: Бакоев М. Ҳаёт ва эҷодиёти Ҳусрави Дехлавӣ, Душанбе, 1975, саҳ. 240—265.

бошанд, дар «Гуломон» одамони зинда ҳамчун образхон бадей бо ҳаракату амалиёт, бо зухури шавқу шодӣ, ғаму андӯҳ ва талошу задухурдҳо — бо тамоми хислатҳои типӣ ва индивидуалиашон ҳонандаро ба ҳулосаҳо меоваранд. Чунин мисолро дар романҳои Р. Ҷалил «Одамони ҷовид» ва «Шурӯб», С. Улугзода «Восеъ», дар асари сегоназ Ҷ. Икромӣ «Духтари оташ», «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» ва «Таҳти ҷохгун» ва дигарон равшан мушоҳида кардан мумкин аст.

Ҳамин тавр, ба тариқи ҷамъбаст гуфтан мумкин аст: илм ҳаётро омӯхта, ба одам дар интиҳоби роҳи дурусти зиндагии ўроҳнамой мекунад; санъату адабиёт ҳарактер, сифату хислати одамиро тарбия карда, азму иродан ў ва қайфияту ҳаваси вайро дар роҳи амалу иҷрон идеалҳон олиаш ба ҳаракат меорад. Агар бо шарҳу тағсири Арасту гӯем: вазифаи шоир — дар бобати он гуфтан аст, ки «доир ба имконпазирӣ» воеае аз рӯи эҳтимолият ё зарурият чӣ ҳоҳад рӯй дод», вазифаи муарриҳ — дар бобати он гуфтан аст, ки дар ҳақиқат чӣ рӯйдодааст: «Бинобар ин назм,— менависад ў.— назар ба таъриҳ фалсафитар ва ҷиддитар мебошад: назм ба кулл (умумият) даҳл мекунад, таъриҳ — ба вахдат (ягонағӣ)».

Чӣ тавр мебинем, дар асарҳои илмию бадей барои инъикоси гузаштаю оянда гап дар сари усулу воситаҳои ифодани мақсад мебошад. Забон барои асарҳои илмӣ агар воситай исботи Фикр бошад, дар адабиёти бадей воситай ба вучудорандан образ аст. Аз ин рӯ талаб карда мешавад, ки сухани бадени нависандо бояд ҳамеша возех ва зиё бошад. Нависандо бояд доимо кӯшиш кунад, ки ҳодисоти зиндагиро ба назари ҳонандо намоён соҳта, ба ҷисму ҷони ў таъсир баҳшад. Чернишевский дар бораи тағловути санъат ва илм гуфтааст: «Максади асосии асарҳои олимон.. он аст, ки дар бораи ягон фан маълумотҳои саҳҳо дихад, вали моҳияти асарҳои бадей он аст, ки ба тасаввуроти ҳонандо таъсир баҳшида, Фикр ва ҳисси начиби ўро бедор намояд...»

Адабиёти бадей аз дигар намудҳои санъат ҳам бадей аз дигар намудҳои санъат бо усул ва тарзу тариқи ҷҷоди образҳо фарқ дорад.

Ба мағҳуми санъат гайр аз адабиёт, боз санъатҳои рассомӣ, ҳайкалтарошӣ (скульптура), меъморӣ (архитектура) мусикӣ, театр ва умуман санъати саҳнавӣ (хореография) ва гайра доҳил мешаванд. Ҳар қадоми онҳо дорои аслиҳа ва воситай ифодани худ аст. Чунончи, воситай асосии рассомӣ барои оғаридани расм мӯқалам ва рангу равған буда, дар ҳайкалтарошӣ корд, гаҷ, рег ва гайра; дар мусикӣ садою оҳанг, зарбу лаҳи, дар санъати саҳнавӣ ҳаракати дасту бадан (пантомима), имою ишорон (мимикаи) рӯй ва ҷашмону абруй воситаҳои ифодакунандан мақсад мебошанд. Барои адабиёт забон воситай асосӣ ва аслиҳаи якӯмдаравачавии суханвар ба шумор меравад. Қаломи бадей худ аз худ не, балки ба воситан ҷҷоди образҳо ва мансараи муайянӣ зиндагӣ мақсади матлубро баён мекунад.

Суратгирӣ (фотография), ки ҳар як объект ва предметро бе обуранг ва бе тобишу ҳоҳиши суратгир айнан акс мекунад, аз

чумлаи санъат ва эчодкорй ба шумор намеравад. Суратгирий хунар аст, на санъат.

Рассом ва ё ҳайкалтарош симо ва мучассаман одамонро дар расм ва ҳайкал оғарида, ба туфайли тасвири қиёфа ва пайкари инсон, ҳолати вучуд ва ифодаи рӯю чашми вай вазъияти ботинни ўро ба андеша мегирад. Рассом, мусаввир бо килки мӯъцизаосо, бо рангомезихон нақшин расми зебон ҳаётро мекашад ва манзараҳои дилфириби табиатро ҷовидонӣ мегардонад. Рассомони моникалам бо шоҳасарҳои сеҳрангези худ дар тамоми замонҳо, дар тамоми кишварҳо нақша абадзинда гузоштаанд. Вале на рассом ва на ҳайкалтарош бо ин ҳама ҳунармандӣ тамошобинро бевосита бо фикру хис ва олами ниҳону мураккаби персонаж шинос карда наметавонад. Онҳо таввасути намуди зоҳирни аёни бинандаро факат то як андоза бо ҷаҳони ноаёнӣ образ шинос менамоянд. Аммо шеър бар ҳилофи маҳдудияти санъатҳои рассомию ҳайкалтарошӣ тамоми эҳсосу эҳтироси одамиро комилан бо ҳамон мураккабиаш ба тасвир мегирад.

Мусикӣ аз бисъёр хусус ба назм наздик аст, аммо он ҳам аз адабиёт фарқ дорад. Мусикӣ монанди назм ба дилу ҷони шунаванда роҳ ёфта, тобишҳои нозуки ҳиссииёту қайфияти одамро фаро гирад ҳам, вале забони мусикӣ онд ба воеа ва рафти ходисаҳои инъикосшаванда тасаввуроти равшану пурра ба вучуд оварда наметавонад. Ин вазифаро факат қаломи бадей, сухани адабии тасвирӣ бачо меоварад.

Дуруст аст, ки санъати қаломи бадей ба мисли рассомию ҳайкалтарошӣ, раксу бозии саҳнавӣ образ ва ё воеаи бо он вобаста-ро якбора ба назари ҳонанда намоиш дода наметавонад ва ё мусикӣ барин фавран таассуроти бевоситаи рӯҳӣ гузошта, чи навъ ки мегӯянд, «дилро якбора об карда» наметавонад. Вале қаломи бадей ва сухани образинок ҳосияте дорад, ки маҳз ба шарофати он ҳукуки «точи санъат»-ро ноил гардидааст. Образҳое, ки бо сухан оғарида шудаанд, ҳам сифатҳои зоҳирни ҳам ботинӣ ва ҳам сифатҳои аёни ҳам асрори ниҳони одамро равшан нишон медиҳанд. Қаломи бадеъ ва сухани образинок фикру зинр ва таҳайюлоти ҳонандаро ба назари Ҷътибор гирифта, одамро дар асари адабӣ бо тамоми такомулоти маънавӣ ва идеявиаш, бо муносибатҳои ҳарта-рафаи ў бо ҷамъияту табиат акс менамояд. Бедарак нест, ки Белинский гуфтааст: назм унсурҳон ҷудогонай ҳамон намудҳон санъатро дар худ ҷамъ овардааст. Аз ин маълум мешавад, ки агар ҳар як намуди санъат як ҷиҳат ва як тобиши эҳсосоти инсониро нишон дигар, адабиётни бадей ҳамон тарафҳои хислату сифатҳои одамро намоёи мегардонад.

## 7. МАЗМУН ВА ШАКЛИ АДАБИЕТИ БАДЕЙ

Мафхуми мазмун  
ва шакл

Мазмун ва шакл дар адабиёти бадей чун дар тамоми соҳаи санъат яке аз масъалаҳои мухим ба шумор меравад. Мазмун ва шакл истилоҳи фалсафист, мувоғики таълимоти материализми дигар, ҳар як ҳодиссан ҳаёт — табиат, ҷамъият ва шуури инсонӣ мебошад.

Хар як предмети табиат дар баробари шаклу намуд мазмун дорад. Аз чумла набототро гирим. Дараҳтони босамар бо меваи худ боиси зисту зиндагӣ ва саломатии одамон мешаванд, дараҳтони бебор ба гайр аз соя афқандан ва салқинӣ мухайе кардан дар ҳавои гарм боз кайфият ва сиҳатӣ мебахшанд; онҳо одам ва умуман ҷисмҳон зиндаи рӯи замниро файзу ҳавои тоза (кислород) баҳшида, ҳавои губорник — гази туршиовар (углекислый газ)-ро фурӯ мебараанд ва монанди инҳо. Ҳамаи ин сифати дараҳтон мансуби мазмуни онҳост. Шаклашон бошад дар ҳар замон ва дар ҳар қитъа гуногуни буда, ба муҳиту шароити муайян мутобиқ аст. Ҳайвонот низ шаклу мазмуни хосе дорад. Одам ҳамчун маҳсули олии табиат ин ҳусусиятҳои шаклу мазмунро равшантар ба худ таҷасум кардааст.

Инак, мазмун — моҳияти ягон ҷисм ё предмет, асоси ягон воқеа ё ҳодиса мебошад. Шакл — тарзи ифодаи мазмун аст, ба ибораи дигар, намуди зуҳуроти моҳият мебошад. Маркс шаклро ифодан ҳаёти ботинии мазмун мешуморад.

Мазмунни засарҳом  
адабӣ

Санъат ва адабиёт чун як ҳиссаи маданият ба категорияи фалсафию иҷтимоӣ дохил шуда, аз мазмун ва шакл иборатанд. Ҳаёти воқеӣ, зиндағии ҷамъияти ба мазмунни адабиёт далолат мекунанд. Шакл — воқитаҳои тасвирию баёнианд, ки суханвар бо ёрии онҳо ин мазмуну идеяи асари адабиро ифода мекунад. Вале, чунон ки В. И. Ленин нишон додааст, санъату адабиёт, назар ба дигар соҳадо, бештар ба вусъати фантазияю фикр ва шаклу мазмун эҳтиҷдоранд. Бинобар ин, ба қавми В. И. Ленин, осори бадей даъвои он надорад, ки вайро чун воқеяят ҷӯтироф намоянд. Санъату адабиёт ҳуди ҳаёт набуда, балки инъикоси ҷӯдии он аст. Аз ин рӯ мазмунни санъату адабиёт воқеянятест, ки санъаткор, аз як тараф, аз мавқеи ҷаҳонбинию таҷрибан зиндагиаш дидо идрок кардааст ва аз тарафи дигар, мувофиқи ҳусусиятҳои жаирию намудин санъати баргузданааш, ҷӯдкорона акс намудааст.

В. Г. Белинский навиштааст, ки мазмунни санъати ҳақиқӣ чун «ҳуди воқеяят» бенитидост.

Мазмунни романи С. Айи «Доҳунда» инъикоси ҷӯдии ҳаёти ҳалқи тоҷик дар арафаи Революцияи Кабири Октябрь буда, дар он соҳту усули ҷамъияти синӣ, ҳукмравони ситаму истисмор ва муборизаю талоши ҳалқи меҳнаткаш барон озодӣ ба таҳлил омадааст. Ин мазмун ва идея ба воситаи ҳарактер ва ҳислатҳои ҷудогони намояндиагони табақаҳои гуногуни ҷамъият, бо рафттору кирдор, урғу одат, забону услуби хоси онҳо ва гайра тасвир ёфтааст, ки ин ба шакл таалуқ дорад.

Мазмунни адабиёти бадей ба ҳусусияти синӣ соҳиб аст. Зоро ки вай ба шахсият ва дунъёфаҳмии санъаткор алоқаманд мебошад. Мазмуне, ки дар фикру зикри нависандо ҷо гирифт, бо галбери ақлу идроки шаҳсӣ — субъективии ўбехта шуда, барон баёни худ шакли муносаб металабад. Ин мазмунни зиндагӣ, сонӣ, дар асари адабӣ мувофиқи завқи прогрессивӣ ва ё ақидаи реакционии нависандо ҷараён мебад. В. Белинский дар мақолаҳояш «Назаре

ба адабиёти руси соли 1846», «Назаре ба адабиёти руси соли 1847», Н. Чернышевский дар маколааш «Оид ба садокат дар танкید» икдоми субъективии муаллифро дар офаридаани мазмунни эҷодиёти санъат гаштаву баргашта таъкид кардаанд.

Субъект-шахс дар асари баден худи санъаткор аст. Оъъект — иштирокчиёни асар ва воқеаҳои зиндагист. Чӣ қадар донишу малакан суханивар бой, васеу амиқ ва ҳарҷониба тараққиёфта бошад, ҳамон қадар асар ба ҳакикат наздиқ ва моломоли ақидаҳон фалсафӣ, инсондӯстӣ ва ҳалқият мебошад. Чунинанд осори Шекспир, Пушкин, Л. Толстой, Горький, Шолохов, Рудаки, Чомӣ, Айнӣ, Турсунзода, Айтматов, Гамзатов, Кугультинов ва дигарон. Безаволии эҷодиёти ии санъаткорон на факат дар законатмандиаш, инчунин дар таъсиру нуфузи онни ба ҳодисаҳои ҷамъияти мебошад. Асарҳои нависандан бузург бо зътибори мазмунни худ доираи субъективии (шахсияти) муаллифро васеъ менамояд. Муроҷиат ба ақидаҳои шахсии объективии Ҳофиз, Чомӣ, Л. Н. Толстой, О. Бальзак дар эҷодиёташон исботи ии муддааст.

Мазмунни санъату адабиёти социалистӣ бар хилофи мазмунни эстетикаи буржуазӣ идеал ва мундариҷаи эҷодро на дар ғояҳои илҳои ва мукаддарат, балки дар ҳасти реалии օзмон, ки сарчашмай ягонаи инъикоси баденст, ҷустуҷӯ мекунад. Мазмунни адабиёти совети, ки бо ҷаҳонбии санъаткор ягонагии узвӣ дорад, идеяҳои пешқадам ва задухӯрдҳои революциониро барои бахту саодати ҳалқ ифода мекунад. Шакле, ки ии мазмунни солимро акс менамояд, ба мундэриҷаи он комилан мувоғик омада, аз ҳам ҷудоӣ надорад.

Ба ҳамин тарик, мазмунни асари адабӣ — ҳакикати зиндагиест, ки нависанда онро дар тафаккур ва эҳсосоташ амиқ дарк на-муда, мувоғики ҷаҳонбии ва идеалҳои ҷамъиятию эстетикиаш дар осори бадеъ инъикос мекунад.

Объекти асосии  
тасвири адабиёти  
бадеъ

Санъату адабиёт ҳаётро ҳаматарафа нишон мебошад ва нишонаю аломатҳои рангини онро ошкор менамояд. Дар асари адаби бисъёр ҷиҳатҳои неку бади зиндагӣ ба ҳам муттаҳид гардида, ҷамъбости бадеъ меёбанд. Назарни нависанда нисбат ба ҳодисаҳои атрофи акноф тасодуфӣ нест. Зоро худи ҳаёт ва воқеаҳои зиндагӣ дар асл дорои ҳамин гуна ҳосияте мебошанд. Мана ҳамин имтизоҷи (синтези) ё омезишу гудозиши тарафҳои гуногуни зиндагӣ ба санъаткор имконият мебошад, ки ў ҳаётро дар ягонагиаш нишон дидад.

Он нуқтае, ки тарафҳои гуногуни ҳаёт дар атрофи вай муттаҳид ва омехта тасвир мешаванд — инсон ва тамоми муносибатҳои мураккаби ў бо ҷамъият ва габиат мебошад. Маркс ҳама ҳосиятҳои бою ғанини инсонро ба назар гирифт, ўро чун «маҷмӯи муносибатҳои ҷамъияти» баҳо додааст. Инсон, ки аз ҷамъият сабак омӯҳта, таъсиру тарбия мегирад, чун шахси хискунанда, фикркунанда ва амалкунанда ҳамеша дар маркази тасвири осори адабии бадеъ менистад.

Наҳустин бор инсон дар санъату адабиёти Ҷин, Миср, Хинди

кадим 3—4 ҳазор сол пеш ва дар адабиёти қадимин форсуну точик сонитар ҳамчун объекты тасвир қарор ёфта буд. Дар адабиёти Юнони Кадим ва Рим ду ним ҳазор сол пеш, мувофики тасдики В. Г. Белинский, инсон пурратар дар санъату адабиёт мавкевь ишғол менамояд. Ҷангномаҳои бузурги Ҳомер — «Илиада» ва «Одиссея», асарҳои драмавии фочиавии Эсхил, Софокл ва Европид, мазҳакаҳои Аристофан шаҳодати равшани ин иддао мебошанд. Одам, завқи у ва муборизан ў барон Ватан, шараф ва манфиатҳои ҷамъиятиаш аз он замон сар карда ҳамчун объекти бивази тасвири бадей қарор мегиранд.

Арасту ин ҳусусиятҳои адабиётро ба тарики назарӣ тасдиқ намуда, дар асари худ «Поэтика» кайд карда гуфтааст, ки предмети асосин тасвир на табнат, балки инсон мебошад. Дар адабиёти Осиёи Миёна ҳам инсон зиёда аз 2 ҳазор сол пеш ҳамчун персонаж дохил шудааст. Дар образҳои қаҳрамонон, паҳлавонон ва пешвояни ҳикояҳои афсонавӣ ва достонҳои қаҳрамонӣ муборизан ҳакиқии одам бар зидди оғатҳои табий, азҳуд карданн оташ, оҳан, ром кардаши ҳайвонот, заминдорӣ ва гайра нишон дода шудааст. Номҳои Шерак, Каюмарс, Гаршасп, Зол, Рустам, Зарина, Барзу, Исфандиёр, Сиёвуш, Ҷамshed, Фаридун, Заҳдок, Ковай Оҳангар ва дигарон аз муборизаҳои доимии байни некиу бадии мардум хотирнишон мекунаанд. Ба қавли К. Маркс, ҳалқҳои қадим дар мифология (асотир) ва достонҳои қаҳрамонӣ бори дигар таърихи гузаштани худро ҳаёлан аз сар мегузаронданд.

Барон Чернышевский ҳам ҳаёти инсон «ягона предмети асосӣ, ягона мазмунин назм» мебошад. М. Горький ин фикро тараккӣ дода ҳеле аниқ гуфтааст: «Материали адабиёти бадей — инсон аст». Нависанда, мувофики суханони Горький «бо масолеҳи зинда, бо одамон» сару кор дорад. У таклиф кардааст, ки адабиётро «инсоншиносӣ» номанд. Аз ин чост, ки ба нависандан советӣ номи «инженери рӯҳи одамизод» баҳшида шудааст.

Роли инсон, қаҳрамон дар осори бадевъ чунон зуда аст, ки ҳангоми ном бурдани санъаткорон — Пушкин, Л. Толстой, Горький, Фирдавсӣ, Низомӣ, Ҷомӣ, Навой, Айнӣ, Турсунзода, Икромӣ, Ф. Абдулло, Қаноат, фавран образҳои эҷодкардаи онин ба хотир мерасанда. Образҳон Татьяна, Ленский, Онегин, Борис Годунов бо номи эҷодкори онҳо — Пушкин саҳт алоқаманд аст. Бо ном гирифтали Анна Каренина, Вронский, Катя Маслова, Андрей Болконский, Пьер Безухов, Левин ва дигарҳо симон нависандан барчастан рус Лев Толстой, бо номи Артамоновҳо, Клим Самгин, Власовҳо, Алёша ва дигар киёғаи А. М. Горький ё бо образҳои Одина, Едгор, Сафар-гулом, Ятим, Мулло Амон ва гайра симон устод Садриддин Айнӣ дар пешни назар намоён мегардад. Номҳои зикршуда ва бисъёර дигар бинобар он образ шинохта шудаанд, ки муносабати мураккаби сиёсии иҷтимоии давраи муайянни таърихиро дар худ таҷассум овардаанд.

Ин ҳама нишон медиҳад, ки дар маркази эҷодиёти бадей инсон, ҳислатҳои инсонӣ, манфиатҳои синфиҳи одамон менистад. Вале на-

висанды бо чаңонбиниу партиянын эчдиёташ дар оғарниши типхой адабий роли мұхым мебозад.

Дар боран адабиётта объекти асоси тасвири он нависандагони замонхой мұхталиф дар асоси таңриба ва ақидаашон фикрхой хуб гүфта, ба холосахой гаронбахо омадаанд. Масалан, Бальзак адабиётте «таърихи дилу хисси инсон» донистааст. Л. Толстой на-виштааст, ки ў барои худ «ҳәёти рӯҳие»-ро, ки дар лаҳзаҳои гуногуни зиндагиаш баён намудааст, асоси «фатъолияти нависандаги»-и худ медонад.

Инак, инсон барои санъаткор предмети асосиест, ки ў бо ёрии вай ҳәёти воқеиро пурра инъикос менамояд. Ба иборан дигар, на-висанды ҳамаи тарафхой рӯзгор, ҳамаи мураккабии мұносибатхон чамъиятиро чӣ тавре ки онҳо дар зиндагии конкрети инсон зохир мегарданд, ҳамон тавр, аммо бо қонунхон мұайянни бадей-эстетикий нишон медиҳад.

Адабиёт ҳамеша дар күшиши он аст, ки одамро ҳарчониба тасвири намояд: дар зиндаги, дар истехсолот, яъне дар ҳәёти шахсия чамъияти ва ғайра. Ҳамин лавҳаҳои ҷудогонаи ҳәёти инсон, ки дар асари адабий ба ҳам муттаҳид мешаванд, образном дорад. Нависанды бо воситаи образҳо рафттору кирдор, ҳолати рӯҳӣ (хурсандӣ, маъюсӣ, махзунӣ, ҳаяҷон) ва дигар лаҳзаҳои ҷудогонаи ҳәёти одамиро акс мекунад.

Бояд қайд кард, ки инсон на танҳо предмети тасвири санъату адабиёт аст. Яккатор илмҳои табиатшиносӣ ва чамъиятшиносӣ монанди таърих, психология<sup>1</sup>, этнография<sup>2</sup>, антропология<sup>3</sup> ва монанди инҳо низ бо омӯзиши инсон ва табиати ў кордор ҳастанд. Вале ҳусусиятҳои бадени омӯзиши инсон аз тарзи омӯзиши илм катъи-яи фарқ дошта, ба инъикоси ҷиҳатҳои фардии ў даҳл дорад. Рӯ-хия, дунъёи зохирини ботинни одам ва амалиёту мұносибатҳои мураккаби ў дар санъату адабиёт ба воситаи образ ва қаломи бадеъ баён мегардад. Дар ин бора дар бобҳои «Фарқи санъату илм» ва «Образи бадей» васеътар мұхокима меравад.

Адабиёт, ки зиндагиро меомӯзонад, дар тасвири процесси ҳаёт ва инсон ба бисъёр саволҳо ҷавоб мегўяд ва ба таври аёйи нишон медиҳад, ки қадом рафттори одам хубу қобили ибрат аст ва қадом рафттори ў аз талабу одоби чамъият берун аст.

Табиати эстетикий, инсон ва адабиёт Адабиёти бадей ба мисли дигар намудхои санъати илми вазифаи мұхимми худро бо комилан риоя кардан ва пос доштани қонуни эстетикий (хусниёт) адо менамояд. Дар ҳар замон инсони зебою ҷасур, бомаданият ва хушодоб бо қаҳрамониҳои беназираш диккати ахли чамъиятиро ба худ мекашад. Аз ин рӯ ҳәссосоти зебонпарастӣ қариҳост, ки бо номи инсон марбут аст. Ҳусниёт ва завки бадей ба гузаш-

<sup>1</sup> Психология — фании рӯҳияшиной, илми дозр ба рӯҳияни инсон.

<sup>2</sup> Этнография — илмест, ки маншат, урғу одати ҳалкҳо ва маданияти моддии маънавии онҳоро меомӯзад.

<sup>3</sup> Антропология — илмест, ки ҷиҳатҳои ҷисмонии инсонро тажник менунад.

тагони мо ҳам хос буд. Едгорихон таърихии замонҳои мухталиф гувоҳи ин даъво шуда метавонанд. Чунонки Қарл Маркс гуфтааст, одам оламро бо қонуни зебой меофарад.

Зебой ҷаҳони маънавии одамро оро медиҳад, ўро илҳом мебахшад ва рӯҳбаланд менамояд. Вале сарчашмай зиндагии инсон ва ҳусни ўмехнатаст, аз ин рӯзебоиро пеш аз ҳама бояд дар меҳнат ҷустуҷӯ кард. Зебой ба воситаи меҳнат аз ниҳонгоҳи олами табиат берун меояд ва мукаммал мегардад.

Шоирӯ нависандагони номвари тоҷик С. Айӣ, А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, М. Миршакар, Ҷ. Икромӣ, Раҳим Ҷалил, С. Улугзода, Б. Раҳимзода, Ф. Муҳаммадиев, М. Қаноат ва дигарон дар осори ҳуд ҳамеша фазилати маънавии инсон ва асосҳои зебони ўро дар одамияти ҷамъиятдӯстӣ диданд.

Дар ин бора шоирӣ ҷангвари тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ дар шеъри «Такъя бар корат кунӣ» хеле хуб гуфтааст:

Ту на он дилбар, ки фарҳаз зеби руҳсорат кунӣ,  
Такъя бар зебони рӯи чӯ гулзорат кунӣ.  
Ту на аз он мөхӯрӣ, ки лепши ошикон  
Ноз бар ширинии лаъли шакарборат кунӣ.  
Аз тамоми дилбарон болотарӣ аз он, ки ту  
Нозу фарҳу такъя бар дониш бар корат кунӣ.  
Ман фидон ҷашми ту, зеро ки мулки хешро  
Посбонӣ бо нигоҳи ҷашми бедорат кунӣ...

Шаронтҳои зиндагӣ, мухити атроф ва маданияти маънавии он, меҳнати шуурона ва қобилияти фикркунӣ ҳамчун маҷмӯи мураккаби ҳиссиёти олий рафттору ташаккули хислатҳои инсонро муайян месозанд. Арасту мегӯяд, ки одам бо панҷ ҳис ба олам меояд. Он чи ки табиат ба инсон якчанд ҳис ато кардааст, дар «Ахлоқи Но-сирий» низ қайд шудааст: босира (биной, ҷашм), сомеа (шунидан), шомма (ҳисси бӯй), зонқа (ҳисси маза, таъм) ва ломиса (эҳсоси дарки ҳарорат — гармӣ ё сардӣ, дард — беморӣ, навозиш ва гайра). Ин ҳиссиёти ҷисмҳои зинда, махсусан дар инсон ба мурури замон пайваста бо тарзу тарики зиндагии ўва асосан бо тақозою талаботи ҳаёти коллективона тараққӣ мекунанд. Дар одами ҷамъиятӣ, мегӯяд К. Маркс, — қобилияти эҳсосоти эстетикий пайдо шуда, беш аз пеш инкишоф меёбад. Гӯшҳои ўмуниқиро қабул карда метавонанд, ҷашмонаш ҳусни шаклро идрок мекардагӣ мешаванд ва монанди инҳо. Ба замми ин одами дар коллектив тарбия-ёфта соҳиби сифатҳои мураккаб, монанди ишқу муҳаббат, рафоқат, ироди, куввати колективӣ ва гайра мегардад. К. Маркс онҳоро ҳисси шашум донистааст, ки тадриҷан дар одам пайдо мешавад.

Ба ҳамин тарик, фаъолияти бадени одам на таинҳо то як андоза дар табиати фитрини вай аст, балки асосан дар ҳаёти ҷамъияти ўреша гирифтааст. Эҳсосоти эстетикии инсон, ки фақат баҳшиши табиат нест, асосан натиҷаи ҳаёти ҷамъиятии одам дар дарҷаи муайянни тараққиёти инсоният мебошад.

Адабиёт ва идеали  
санъаткор

Адабиёти бадей, ки ҳамчун як шакли шуури  
чамъияттый таърихан ташаккул ёфтааст, ба мак-  
садхон бузургу начиби инсоний хизмат менамояд.

Чунон ки мо дар беҳтарин асарҳои классикии умумиҷаҳонӣ меби-  
нем, нависандагон бо асарҳои худ вазифаҳои маҳсуси одамшиносӣ  
ва инсонпарварииро ҳал намудаанд. Одам, инсон дар адабиёт на  
факат мавзӯу объекти асосии тасвир аст, балки ягона мақсади  
он ҳам мебошад. Тарбияни ҳиссу фикри одамӣ, ҳислат ва занки  
бадени ўқасди аслии санъаткорон ва суханиварони ҳаққӣ аст.  
Аз ин рӯ шавқу рағбати одамӣ ба ҳусну зебой, ки дар асарҳои  
санъат ифодай комил мебошад, амалиёту кирдори бошууронаест, ки  
ба онҳо идеяни инсон роҳнамоӣ мекунад.

Нависанда ҳаётро бо тозапардозӣ тасвир намуда, ҳамеша онро  
дар партави идеали худ инъикос мекунад. Идеали санъаткор бо-  
яд ҳамеша ҳайрҳоҳӣ ва начибӣ бошад. Зарур аст, ки ў ҳамчун  
шахси пешкадами замонаш ба фактҳои конкрети рӯзгор таъя кар-  
да, бо тасаввуроти оламгираш ояндан дурахшон, ҳусни нави зин-  
дагии ояндаро нишон дихад. Ў бо ин ҳам завқи бадени хонандагонро  
тарбия менамояд ва ҳам барон муборизаи фаъолона дар ро-  
ҳи чунин ҳаёт роҳ мекушояд.

Масалан, Чернышевский дар романни худ «Чи бояд кард?» мую-  
сирони худро ба муборизаҳои революционӣ даъват карда, чигуна-  
гии ҳаёти ояндаро дар фикру тоҷиҳатони образҳон Вера Павловна ва  
Рахметов мӯътакидона нишон додааст. Горький дар асарҳои ро-  
мантиқиаш «Суруд дар васфи Шаҳбоз» ва «Суруд дар васфи Мур-  
ғи тӯғон» дар арафаи революционӣ 1905 инқилобчиёнро ба «заду-  
хӯрдҳои саҳту бебок» бар зидди золимон даъват кардааст. Ин гу-  
на таблиғотро Чехов ҳамчун мақсади бузург пиндошта гуфтааст,  
ки хонандиа гайр аз тасвири ҳаёти имрӯза болоширо шарбати зин-  
дагонии фардониара эҳсос намуда, аз он бояд лаззат барад.

Ақидаҳои даъват ба ҳаёти неки оянда дар эҷодиёти даҳанакии  
ҳалқӣ ва адабиёти классикии тоҷик кам нестанд. Барон мисол,  
танҳо зикри афсонаҳои «Чамбули мастан», «Кишљоқи тиллой» ва  
«Киссан кӯҳсор» кифоя аст. Ҳанӯз дар асри XI Умарӣ Ҳайём ор-  
зӯи одамиро донир ба ояндан нек дар рубоиҳояш ифода кардааст.  
Ҳофиз бо вучуди истибдоди хонумонсӯзи асрҳон миёна ба дилҳои  
ноумедгашта умед бахшида аз ояндан дурахшон дарак додааст:

Бигзарад ин рӯзгори талҳтар из заҳр,  
Бори дигар рӯзгори чун шакар ояд...

ē:

Эй дил, сабур бошу маҳур гам, ки оқибат  
Ин шом субҳ гардаду ин шаб саҳар шавад.

Идеалҳои баробарӣ ва бародарӣ дар муҳокимаҳои социалистӣ-ҳаё-  
лии Низомии Ганҷавӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ низ хувайдост.

Дар шароитҳои чамъияти синфи то социалистӣ ва ҳозираи ка-  
питалистӣ дар байни идеали ҳусну зебой ва воқеяни реалий зид-  
дият мавҷуд буд ва ҳаст. Бинобар ин ҳусну зебой дар санъату ада-  
биёт ҳама вакт инъикоси ҳаёти объективӣ, рӯззаминӣ набуда, бал-

ки аксар ишыкоши орзюю омоли халқ буд. Аммо дар чамъияти социалистии мо ин зиддият бартараф шудааст. Чунон ки дар яке аз сармақолаои «Правда» кайд гардидааст: хусину зебой хоссан хаёт аст, vale хоссан хаёти озоди халкест, ки коммунизм сохта истодааст.

Санъат ҳақиқат аст. Дар чое, ки ҳақиқат нест, санъат ҳам нест ё агар бошад ҳам, санъати қалбакӣ аст. Ҳар қадаре ки тасвири бадей ба мағұхумҳо ва мақсаду күшишҳон одамони советті пурратар мусонду мувоғик ояд, вай ҳамон қадар зеботар ва таъсирбахштар мешавад. Санъати ҳақиқий он аст, ки аз ҳиссиёти бузургу фикрхон бошукух саршор аст.

Назариячиёни иртичоъпаст вазифаи санъату адабиётро ҳамчун «санъати маҳз» ва «соғ эстетикӣ» муайян карда, роли онро асосан дар лафзбозӣ ва дилхушӣ мебинанд. Бар акси адабиётті афторарӯҳонан олами капиталистӣ чамъияти социалистӣ роли тарбияи эстетикиро дар соҳтмони коммунизм бузург медонад. «Адабиёт ва санъат бояд ба мағниятини ҳалк, коммунизм хизмат кунанд, барои миллионҳо нафар одамони сарчашман сурруу илҳом гарданд, азму ироди, хиссиёту тафаккури онҳоро ифода намонанд, ба такомули идеяйи ва хушахложин онҳо фаъолона кўмак кунанд»<sup>1</sup>.

Инсон ва ҳаёти чамъиятини ў, ки предмети асосини тасвири осори адабии баденанд, аҳамияти маърифатдехӣ ва таълиму тарбияйи доранд.

Вазифаи мавзифатбахши Асарҳои санъат таҳо дар натиҷаи майлу рагбати одам инсабат ба хусину зебой эҷод намеёбанд. Барои пайдоиши онҳо бисъёр талаботи дигар ҳам зарур аст. Ини талабот асосан ба ҳаётдонӣ ва оламу одамшиносии суханвар пайвастааст. Нависандагони класик ва эҷодиётшон барои он ҳам завол надоранд, ки дар маърифатбахши баҳри беканоранд. Ҳонанд аз китобҳон онин ҳам дар бораи таърихи ҳалқу кишвари муайян, ҳам расму онин онҳо, тафсилоти рафтору кирдор, маданияти меҳнату рӯзгузарониашон маълумоти комил мегирад. Аз осори бадени класикони ҷаҳон Вильямс Шекспир, Иогани Гёте, Оноре де Бальзак, Виктор Гюго, Ромен Роллан, Луи Арагон, Эмиль Золя, Робиндронат Тагур ва дигарон, агар мо аз ҳаёту этникаи (маҳсусиятҳон маданияти миллии) ҳалқи мамлакатҳон Англияю Франсия, Америкаю Ҳиндустон дошиш пайдо кунем, аз эҷодиётни Лев Толстой, Максим Горький ва дигар каламкашони рус онд ба урғу одатҳон ҳалқи рус, аз эҷодиётни Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҷалил ва Сотим Улугзода дар хусуси тарзи зисту зиндагии ҳалқҳон сарзамини Тоҷикистону Эрон ва расму онин сокинони Бухорою Помир, районҳои ҷанубу шимоли Тоҷикистон аҳбороти гарону камъёб ёфтани мумкин аст.

Ҳамин тавр, сарватҳон маънавие, ки бузургон бо заковатмандии фавқулодда ба вучуд овардаанд, дар натиҷаи мутолиаю омӯҳтан боиси боигарии донишу фахмиши оммайи васеи ҳонандагон ме-

<sup>1</sup> Программизи Партияи Коммунистии Иттифоқи Советті (тахрири наз), «Тоҷикистон Советті», 1986, 7 март, саҳ. 7.

гардад. Вале роли санъату адабиёт танҳо аз маърифат бахшидан иборат набуда, боз тарбияи ақидаҳон сиёсю маънавии одамонро дар рӯҳи идеалҳои пешқадами ҷамъияти дар мадди назар дорад. Адабиёт ба воситаи образи бадей, ба воситаи тасвири ҳулку ҳӯи неки одамӣ ин вазифаашро адо менамояд. Суханвар бо таъсир гузоштан ба ҳисси зебонпарастии хонаанд, ба интихоби роҳи дурусти зиндагии ўроҳнамой мекунад.

Вазифаи тарбиявии адабиёти бадей ҳанӯз аз замонҳои қадим маълум аст. Дар Юнони қадим онд ба назми шоир Тиртей чунин ривоят вуҷуд дорад. Боре лашкарони юнонӣ дар задухӯрд бо душман шикаст ҳӯрда ақиб мегарданд. Барои кувва ҷамъ карда аз нав ба ҳучум гузаштан лашкаркашон аз сарфармондех ёрӣ металабанд. Ба ҷои қӯшунҳо, ки онҳо интизор буданд, ба сӯи лашкариён афтодарӯҳшуда танҳо шахсе меомад, ки бо як пояс мелангид. Ин шаҳс — шоир Тиртей буд. Аскарони ҳаста ва мондашуда ба ин ҳодиса бо назари ҳайрат менигаристанд. Бидуни ҷашмдошт шоир бо ҳондани шеърҳои ҷанговарона ва сурудҳои ҷонгудозаш муборизонро он қадар рӯҳбаланд карда тавонистааст, ки ҳар яки онҳо мисли шери жаёни ба майдони корзор доҳил шуда, дар задухӯрди нобаробар ғалабаи куллӣ ба даст овардаанд.

Ба ин маъни, дар ин ҷо ривояти онд ба қасидан устод Рӯдакӣ «Бӯи ҷӯи мӯлиён...»-ро ёд овардан ба маврид аст. Низомни Арӯзии Самарқандӣ нақл мекунад, ки дар як муддати оромии давлати сомониён, ки «ҷаҳон обод ва мулк бе ҳасм ва лашкар фармонбардор ва рӯзгор мусоид ва баҳт мувоғиқ» омада буд, амир Наср бини Аҳмад ба Ҳирот ҳаракат карда, қариб ҷаҳор сол дар Бодғису Ҳирот бо ғурӯҳи надиму дарбориёнаш икомат мекунад. Аз ин ҳама саргардониву ломаконӣ атрофиёни ў малӯл гашта, орзӯи ҳонумон кардаанд. Вале сухани ҳеч кас ба амир таъсире нағузоштааст. «Пас сарони лашкар ва меҳтарони мулк — менависад ў.— ба наздики устод Абӯ Абдулло ар-Рӯдакӣ рафтанд ва аз нудамон подшоҳ ҳеч кас мӯҳташамтар ва мақбул-ул-қавлтар аз ў набуд. Гуфтанд: «Панҷ ҳазор динор туро ҳидмат кунем, агар санъате бикунӣ, ки подшоҳ аз ин ҳок ҳаракат кунад, ки дилҳои мо орзуи фарзанд ҳамебарад ва ҷони мо аз иштиёқи Бухоро ҳамебарояд».

«Рӯдакӣ қабул кард, ки набзи амир бигирифта буд ва мичози ў бишноҳта. Доност, ки бо наср бо ў дар нағирад, рӯй ба назм овард ва қасидае бигуфт ва ба вақте ки амир сабӯҳӣ карда буд, даромад ва ба ҷои ҳеш бинишаст ва ҷун мутрибон фурӯ доштанд, ў ҷанг бар гирифт ва дар пардаи Ушшоқ ин қасида оғоз кард:

Бӯи ҷӯи мӯлиён ояд ҳаме,  
Еди ёри меҳрубон онд ҳаме...»

Натиҷаи таъсирин ин асар ба амири якрав маълум аст. Вай бо шунидани шеър ҳамаро партофта, ҳатто бе кафшу шалвор ба асп нишаста, роҳи Бухоро ро пеш мегирад. Ин гувоҳи кувваи эъҷози қаломи бадеъ аст, ки ҳатто дили одамони ҳудписанду дилсаҳатро «мум» мегардонаад.

Рассомони бузурги умумиҷаҳонӣ Мавлоно Мираки Накқош, Ка-

молиддини Бехзод, Брамс, Леонардо да-Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Рембрандт, Суриков, Серов, Репин, Бенуа, Коровин, Врубель, Верещагин ва дигарон дар миниатюра ва портретҳои худ на факат ҳусни ваҷоҳату вучуди (пайкари) зоҳирӣ ва мазмуни одамиро тасвир кардаанд, балки бо мӯқалами нозуқадояшон мақсади олии инсонии худро низ ки он ба дилу рӯҳ ва дастони ҳунарманди онҳо роҳнамоӣ мекард, ифода намудаанд.

Шоири революционӣ В. Маяковский дар шеъри худ «Гуфтор бо филиспектор дар бораи назм» вазифаи омӯзгорӣ ва тарбиявии адабиётро қайд карда, навишта буд:

Имрӯз ҳам  
коғини шоир —  
навозиши меҳрубонона аст.  
ҳам шоир,  
ҳам нағза,  
ҳам тозиёна аст.

«Шоир,— гуфтааст ў,— раҳнамон ҳалқ ва дар айни замон, хизматтори ҳалқ аст». Ба қавли В. Маяковский, шоир ҳамеша аз олами башар қарздор аст. Ў нисбат ба ҳамон он воқеаю ҳодисаҳое, ки ҳанӯз аз қалами ў натаровидааст, қарздор мебошад.

Роли санъату адабиёт дар даври соҳтмонии васеи социализм, ки шурии миллионҳо оламиён дигаргунин чиддӣ дида истодааст, боз ҳам баланд мегардад. Асаҳон беҳтарини шоиру нависандагони советӣ Александр Фадеев, Николай Островский, Николай Тихонов, Михаил Шолохов, Александр Твардовский, Илья Эренбург, Никола Бажан, Аркадий Кулешов, Андрей Упит, Самад Вургун ва Мирзо Иброҳимов, Садриддин Айнӣ ва Мирзо Турсынзода, Бердӣ Карбобоев,Fafur Fулом, X. Юсуфӣ, Мусо Чалил ва дигарон дар давраи Ҷангӣ Бузурги Ватанини солҳои 1941—1945 ҳамсафару ҳамроzi ҷанговарони советӣ буданд. Асаҳон санъаткорони советӣ ба дили ҳонандагони худ чӯшу ҳурӯши зиндагӣ ва оташи баланди ватанпарварӣ афрӯҳта, онҳоро ба корнамонҳон бемислу монанд илҳом мебахшиданд. Ин буд, ки ҷанговарони тоҷик дар баробари беҳтарин сатрҳон пурҳарорати назми В. Маяковский ва Абулқосим Лоҳутӣ, дар камингоҳҳои фронти ҳарбу зарб бо фашизми немис мисратьҳои оташбори шоири ҷанговари тоҷик Ҳабиб Юсуфиро замзама мекарданд:

Он ва ман бошам амон бидҳад ба душман мушти ман,  
Он на ман, к-ин ҳам фитам дар фикри кори дигаре,  
«Он на ман бошам, ки рӯзи ҷаън бинӣ пушти ман  
Он манам,—к-андар миёни ҳоку ҳун бинӣ саре»<sup>1</sup>.

Маркс, Энгельс ва Ленин дар асаҳони худ борҳо таъқид намудаанд, ки ҷамъияти коммунистӣ боиси ҳаматарафа тараккӣ ёфтани шаҳсияти инсон мешавад. Дар ҳакиқат, ҷамъияти социалистӣ барои нашъунамони истеъоддоҳо дар тамоми соҳаҳои фаъолияти одам шароитҳои реалий мухайё мекунад. Таъриҳ мислу монанди чунин даврони таланту истеъоддоҳон беназира сермаҳсулро намедонад.

<sup>1</sup> Байти охирин аз Саъдист.

Замони социализм — замони қаҳрамониҳо мебошад. Дар мамлакати пахновари мо соҳан илму ҳунаре нест, ки қаҳрамониҳо надошта бошад. Ин қаҳрамонҳоро ҳамаи оммаи ҳалқ пеш меронад. Санъату адабиёти советӣ аз корнамоии фарзандони содики меҳнатдӯсти ҳалқ гизои рӯҳӣ гирифта, дар асарҳои бадей ном ва кору змалиёти онро ҷовидон мегардианд. Ҳусни одами, ҷунон ки дар боло қайд гардид, дар меҳнати ўст. Таасвири ташаббускории одамони меҳнат, дар айни замон, ифодан ҳусну зебони одамист, ки адабиёти бадей бо ин сифатҳои некро дар рӯҳи талаботи одоби умуминисонӣ тарбия менамояд.

«Одам,— мегӯяд Антон Чехов,— бояд аз ҳар ҷиҳат зебо бошад: ҳам бо руҳсораҳояш, ҳам бо сару танаш (либосаш), ҳам бо дилу рӯҳаш ва ҳам бо фикру зикраш». Зоҳирин ва ботинан дилкашу дилипсанд будан ба маданияти баланди одам, ба соҳибмайрифатии ў, ба сермутолнагӣ ва нисбат ба худ серталаб буданаш вобастааст. Одами нави даврони социализм аз нуксу иллати замони гузашта озод буда, ҷисман ва рӯҳан солиму такомӯльёфта, соҳиби ахлоқу одоби покиза мебошад. Ин одами нави зебо аксар дар доинишкадаҳои олӣ тарбия мегирад.

Вазифаи доинишчӯёро ҳамчун мутахассисони ояндан соҳаҳои гуигуни ҳочагии ҳалқ муайян карда, дар слёти умумниттифоқии студентҳо аз номи Партия гуфта шуд: «Хозир мутахассиси советӣ одамест, ки асосҳои таълимоти марксистӣ-лениниро ба хубӣ аз бар кардааст, мақсадҳои сиёсии партия ва мамлакатро равшан медонад, тайёрни ҳаматарафаю илми ва амалий дорад, иҳтиёси худро мукаммал медонад.

Мутахассиси советӣ имрӯз ташкилотчин мөхирест, ки принципҳои ташкили илми мединатро дар амал татбиқ карда метавонад. Вай бо одамон кор карда, ба қадри таҷрибаи колектив расида, ба фикри рафиконаш эътибор дода метавонад ва ба муваффакијатҳои ҳосилшуда аз нуктаи назари танқидӣ баҳо медиҳад.

Мутахассиси ҳозира ни, албатта, одами дорон савияи баланди маданият, доиниши мукаммал, умуман интелигенти ҳақиқии ҷамъияти нави социалистӣ мебошад»<sup>1</sup>.

Барои аз китоб бо шавқи том баҳравар шуда файз бардоштан, пеш аз ҳама, ба қадри меҳнати мураккаби олим, нависандава муаллим расидан лозим аст. Беҳтарин нависандагони советӣ М. Шолохов, А. Фадеев, Н. Тихонов, И. Эренбург, Б. Полевой, М. Турсунзода, Юҳон Смуул, Расул Гамзатов, К. Симонов, Мустафай Карим, Чингиз Айтматов, Мӯъмин Қаноат ва баъзеи дигар муборизони фаъоли сулҳу амнияти ҳалқҳо буданд ва мебошанд ва ҳар яке боз дар сари иҷрои як вазифаи бомасъулияти давлатӣ ва ҷамъиятие истода буд ва менистад. Меҳнати давлатию ҷамъиятии онҳо ба фаъолияти нависандагонашон мавзӯъ медод ва медиҳад. Ин аст, ки асарҳои санъаткорониҳо ни суханварон ба дили оммаи васеи ҳонандагони умумиҷаҳони роҳ ёфта, дар баробари ҳиссияти сиёсии иҷтимонии онон инчунин завқи баденашонро тарбия менамоянд.

<sup>1</sup> Ленинвор таҳсил, кор қуиҷа ва мубориза барем! «Тоҷикистони советӣ» 1971, 20 октябръ.

Вазифаи адабиёти бадей дар ватани мо бафоят бонфтихор аст. Нависанда ҳамчун «садамшинос», муаллими ҳакиқии ҳаёт ва муррабии миллионҳо одамони oddiy вазифаи хеле муҳимро адо ме-намояд. Партияи Коммунистии Иттифоқи Советӣ дар съезди XXV ҳуд ба роли санъату адабиёти советӣ дар тарбияи ҳисси эстетикии ҷамъият баҳон олӣ дода гуфтааст: «Хизмати нависандагон, санъаткорони мо дар он аст, ки онҳо ҳислату фазилатҳои бехтарини инсон — принципнокӣ, поквичдонӣ, эҳсоси амиқи ўро васф карда, дар айни замон принципҳои пойдори аҳлоқи коммунистии моро ба асос мегиранд<sup>1</sup>. Роли адабиёти ва санъати советӣ дар ташаккули ҷаҳонбинии одамони советӣ, аҳлоқу кирдорҳои писандида ва маданияти маънавии онон дар съезди XXVI Партия баҳон сазовор гирифт: «Диккати рӯзафзуни ҷамъияти мо ба масъалаҳои аҳлоқу одоб дар санъати советӣ ҳам бе таъсир буда наметавонист. Муносибатҳои инсонӣ дар истеҳсолот ва машшат, олами мураккаби ботинии шахс, мақоми вай дар сайёран ибоюни мор — ҳамон ин соҳаи беканори ҷустуҷӯи бадей мебошад<sup>2</sup>.

Бехтарин асарҳои адабиёти реализми социалистӣ олами рӯҳи одамро бо образҳои бадеи, ки ба қувваи бузурги аҳлоқу одоб моликанд, бой мегардонанд. Ин асарҳо соҳиби қувваи пургайрати революционӣ буда, ба одамон мадад мерасонанд, ки ҷавирида ва поквичдон шаванд, ба ҳакиқату начобати идеяҳои Революции Кабири Социалистии Октябрь мӯътакид бошанд.

Дар ҷаҳони имрӯза баҳри ақлу рӯҳи одамон мухорибаи шадид рафта истодааст. Душманони идеевии моефахманд, ки социализм ҳамчун ҳакиқат, барои миллионҳо одамон қувваи ҷозибадор гардидааст. Бинобар ин онҳо бо кинофильму намонишҳои қабехи телевизионӣ ва радион «Овози Америка», «Садон озодӣ» ва гайра дар байни ҳалки мамлакатҳои лагери социалистӣ нотифоқию иорозигӣ ба миён оварда, шӯру ғавғо мебардоранд. Онҳо мардумро бо дӯгу дасиса аз ақидаҳои демократию пешқадам боздоштани шуда, на факат маглубияти соҳти социалистиро меҳоҳанд, инчунин ҳукм-фармони капиталистӣ ва ҳунтани фашистиро дар рӯи ҷаҳон ҷорӣ намуданинанд. Инак, онҳо умеди охирини худро ба кор бурда, зӯр мезананд, ки одамони советиро низ аз ҷӯтиқодашон ба идеяҳои марксизм-ленинизм маҳрум соҳта, идеяҳои оламгири социализмро дар арсан байналхалқӣ бадном кунанд, ҷозибии ин идеяҳо ва таъсири афзуданистодан онҳоро лоқал бо ягон қизбу ғамз маҳдуд на-моянд. Лекин ин ба онҳо мусассар намешавад. Бар зидди тӯҳмату бӯhtonҳои ёвагӯёни империализм роҷҷбарони ҷаҳон ба ҳифзи социализму коммунизм синасипар истодаванд.

Адабиёти советӣ, аз ҷумла илми адабиётиноси дар муборизаи шадид ва оштинопазири ду системаи социалистӣ, ду идеологияи роли бафоят бузург мебозанд. Суханони адибону олимони советӣ доир ба ҳакиқати ленини, идеяҳои революция, интернационализми пролетарӣ, прогресс ва инсондӯстии ҳакиқӣ бо қувваи мантиқи баҳс-

<sup>1</sup> Материалҳои съезди XXV КПСС. Душанбе, 1976, саҳ. 87.

<sup>2</sup> Материалҳои съезди XXVI КПСС. Душанбе, 1981, саҳ. 69.

напазири худ ба шууру дили меңнаткашони тамоми кураи замин рох ёфта маҳкам маскан мегирал.

Муносибати инсон  
ба ашьёхон  
гуногун Нависанда мувофики мавзүй ва жаири адабии  
нитихобкардааш ва ё аз рӯи завки баденаш ха-  
ма вакт ва дар ҳар маврид бевосита инсонро ин-  
шон намедиҳад. Вале ў бо кадом образе ва образнокие сухан гү-  
яд, қабл аз ҳама, инсонро мадди назар дорад.

Аксар дар асарҳои бадей (дар роману повесть, достону манзу-  
маҳо) тасвири манзараҳои табнат, ашьё ва чизҳои гуногун воме-  
хӯрад. Онҳо барои равшантар муайян гардидани симони персонаж-  
ҳои асар ва рафтору кирдорашон хизмат мекунанд. Мисоли назар-  
намо, асари Н. В. Гоголь «Чохон мурда» мебошад. Тасвири ашьё,  
асбоби хонаю дар ва сару тани Плюшкин ва Чичиков, Коробочка  
ва Манилов, Собакевич, Ноздрёв ва дигарон хислату рӯҳияни ии  
образҳоро бо тамоми тафсилоташ баён мекунад. Ии тарзи тасвири  
дар повести А. Чехов «Одам дар гилоф» мақоми калон дорад. По-  
вости С. Айнӣ «Марги судхӯр» бо персонажи асосиаш Корӣ-иш-  
камба, сару тан ва либосҳои ў мисоли болоиро пурра мекунад.  
Тасвири ашьё ва чизҳоз, ки характеристики образҳои мусбату манғӣ ва  
холати рӯҳии онро аёни нишон медиҳад, дар бобҳои чудогонай  
повесту романҳон С. Айнӣ «Одина», «Дохунда» ва «Гуломон», дар  
«Шодӣ» ва романни сегонан Ч. Икромӣ «Дувоздаҳ дарвозаи Бухо-  
ро», романҳои Р. Ҷалил «Одамони ҷовид», «Шӯроб», Ф. Муҳамма-  
диеv «Палатаи қуҷақӣ» ва дигар нависандагон дода мешавад.  
Ашьё ва чизҳозот ҷиҳатҳои миллӣ ва хусусиятҳои иҷтимоию таъ-  
рихии асарҳоро низ таъмин менамоянд.

Ғайри ин, дар эҷодиёти шонру нависандагон мо бо асарҳои мус-  
тақилони онди манзараҳои табнат ва ашьёҳои гуногуни зинда-  
гӣ дучор меоем. Гоҳо шонир холати рӯҳияшро дар шеър ба воси-  
ти тасвири офтобу абр, кӯху ҳомун, баҳру дарьё, фаслҳои сол,  
ҳайвонот ва ғайра баён месозад. Чунончӣ: шеърҳои Пушкин «Киши-  
лок», «Қавказ», Лермонтов «Қўҳлора», «Қоч» ва «Бодбон» аз ҳа-  
мин қабиланд.

Бодбоне сафед метобад,  
Дар туман, дар миёни баҳри кабуд —  
Чӣ гузорида дар диёри худ?  
Кишвари дурро чӣ мекобад?  
Мевазад боду мавҷ мебозад,  
Тири он бо фишору пола равон,  
Ҳон, аҷаб ки на баҳт мекобад  
Ва на аз баҳт даргорезад он! —  
Дар таги ўст мавҷи пурчараён,  
Бар сараш меҳр нур мепошад —  
Вай дар исъёну ҳоҳишаш бўрон,  
Гўй осоише дар он бошад.

(тарҷ. Ҳ. Юсуф)

Дар ин шеър, ки дар бораи бодбони сафеди танҳою зоре дар  
баҳри кабуд сухан меравад, зотан образи инсон ва лавҳаҳои ҳа-  
ёти ў дар замонҳон гузаштани бемуруват дар назар дошта шуда-  
аст. Образи бодбони ноором аз холати тоқатфарсон ахли илму

адаби замони шоир хабар медиҳад. Шахсони пешқадами фозил за донишмандони соҳаҳони гуногуни ибтиди асри XIX дар Россияни подшоҳӣ чун бодбони яккаву танҳо дар байни обу оташ, боду тӯғони зиндагӣ дар ҳавфу ҳатар буданд. Вале онҳо дар ин вазъи яти сиёсни номусонд роҳи дуруст муборизаро наёфта исьёну бўронеро (ки ишораест ба дигаргунни иҷтимоӣ) интизорӣ мекашиданд, ки дар соҳти мутлакияти подшоҳӣ тағъироте ба вучуд орад.

Дар ин ҷо шоир як предмети муайян ва як ҳодисаи табиатро тасвир намуда, ҳусусиятҳои давр ва зиддиятҳои замонашро фош менамояд. Тасвири предмет ва манзаран табнат дар зимни дар асар ба тасвири ҳаётин инсон мубаддал мегардад.

Ин гуна мисолҳо дар адабиёт бисъёр мушоҳида мешаванд. Асарҳои Р. Фамзатов, К. Кулиев, Г. Абашидзе, С. Есенни, Н. Тихонов, А. Лохутӣ, М. Турсунзода, М. Миршакар, М. Қаноат оид ба қуллаҳои осмонбӯси Кавказу Помир, дар боран рӯду наҳрҳон шӯҳи табнат ба ақлу ҳуши ҳонанд сийсаҳа афкор ба вучуд меоранд. Ҳанӯз Гораций (шоирин Рим — асри I милодӣ) гуфтааст, ки факат шоирни иописанд боғу бӯстон, ҷараёни баҳру дарьё, абру тирукамонро чудо аз инсон тасвир мекунад. Дар шеъри мансури Тургенев «Гунчишк», ки мусичаи муштипар фарзандашро бо қаҳрамонӣ аз саг раҳо додани мешавад, чӣ қадар ҳонандаро мутаассир мекунад. Дар Қиссан «Муш ва гурба»-и Убайди Зоконӣ ва «Баҳориёт»-и Сайдон Насафӣ чӣ қадар маъниҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ ниҳонанд.

Яке аз аввалин шеърҳои С. Айнӣ «Гули сурҳ» (1896) ном додрад. Вай ба иди баҳорон, иди «Наврӯз» баҳшида шудааст, аммо эҳсосот ва тақдирни пурмушибати одами оддии давран амири дар он таъсирбаҳшона тасвир ёфтааст. Манзуми М. Турсунзода «Боғи муаллақ» ин иддаоро боз ҳам равшантар мегардонад.

Дидаам дар Бомбай боғи муаллақ ҷун биҳишт,  
Бо қалам тавсифи опро қай тавонад кас навишт,  
Боғ сабзу

Акси он рӯзу шабон дар об сабз,  
Дар даруни об гӯё шӯълан маҳтоб сабз...  
Рӯбаху охуву фил аз наҷдаҳо сабзидаанд,  
Ҷонварон дар барҳо тасвири худро дидаанд...

Дидаам ду боғ ман,  
Ду гунбази сабзу кабуд,  
Дар баландӣ он якею  
Вон дигар дар об буд...

Ин асар асосан тасвири табиатро дар бар кардааст. Аз рӯи жанри худ ба қабили шеърҳон «лирикаи пейзажӣ» мансуб аст. Вале дар паси ҳар як мисран ин шеър инсон ба дида намоён аст. Ин одам — таҷассуми образи ҳалқи ҳунарманду ҳунарпеша ва табиатдусти ҳинҷ мебошад. Шоир дар ин шеър на факат одами оддии ҳинҷ ва ҳислатҳон ватанпарварию меҳнатдустин ўро тавсиф ва тараниум мекунад, ў инчунин аз поян назари сиёсни иҷтимоӣ меҳмонони ноҳондан Farbro, ки бо қишиҳони пур аз ярок сарзамини Ҳиндустонро поймол мекунанд, фош ва маҳкум менамояд.

Тасвири манзаран табнат (пейзаж) дар санъат ва адабиёт, аз

як тараф, муносибати муайянни эчодкорро ба инсон зохир намояд, аз тарафи дигар, нуктаи назари одамро нисбат ба табиат ва чамъият нишон медиҳад. Бесабаб нест, ки агар як манзааро якчанд рассом ё санъаткор тасвир намоянд, дар яке вайро хар хел маъниидод мекунад. Зоро услуги мустакили онин дар сифатхон хоси эчодиашон зохир шуда, ба муносибати шахсии рассомон таъсир мегузорад.

Чунин характери рамзӣ-мачозӣ дар бисъёр ҳикояю масалҳои И. Крылов, Д. Бедный, С. Михалков, «Муш ва турбаз»-и У. Зоконӣ, «Баҳористон»-и А. Чомӣ, «Баҳориёт»-и С. Насафӣ ва шеърҳои тамсилии А. Лоҳутӣ «Шамъ ва парвона», «Бозгашт ба ватан», «Боғбон» ва гайра дида мешаванд. «Суруд дар васфи Мурғи тӯ-фон» ва «Суруд дар васфи Шаҳбоз»-и М. Горький, ки ба чунин жанру шакли адабӣ каробат дорад, сифат ва хислатҳои одами мубориз ва қаҳрамонро зохир менамоянд.

Ба ҳамин тарик, дар маркази тасвири адабӣ — одамон, фаъолияти онҳо, хиссииёт ва тарзи тафаккур, мубориза ва муносибатҳои онин бо табиату чамъият менистад.

## 8. ШАКЛИ АДАБИЕТИ БАДЕЙ

Хангоме ки сухан дар боран шакл меравад, бояд ду намуди шаклро дар санъату адабиёт фарқ кунем. Якум — шаклҳои дохилии асарҳои бадей ва шаклҳои жанри (дар эпос, лирика ва драма), ки дар иннин хусус дар боби забону композиция ва ҷинсу намудҳои адабӣ сухан меравад. Ба мафҳуми дигари шакл воситаҳои тасвири бадей ва баёни санъатҳои сухан, образ ва приёмҳо дохил мешаванд, ки мазмунин осори бадеъро дар муконса бо ҳайт ифода менамоянд.

«...Шакл дар санъат,— мегӯяд М. И. Калинин,— ба таври моддӣ (аёнӣ) намудор кардани идея ва хиссииёт одам мебошад. Таассурот ва тафаккури одами чамъиятиро ҳамеша шаронтҳои иҷтимоӣ муайянни мекунанд»<sup>1</sup>. Ин шаронтҳои иҷтимоӣ ва таассуроти одами чамъияти ба воситаи образҳои бадей ва баёни образноки мақсад ба даст оварда мешавад. Сухани адабии серрангу бор, ифодани бадени мақсаду ният, албатта, аз тарзи гуфтари илм ё олим ва аз сухани гуфтугӯии одамон ба куллӣ фарқ дорад. Дар адабиёт ба василан образу образнокии дақиқ ва баденяти фикр одамон зинда, дар ҳаракату амалиёт нишон дода мешаванд. Агар олим, ҷунон ки дар боло зикр ёфт, дар боран воқеаҳои таъриҳӣ ва одамон фикрашро бевосита нақл кунад, санъаткор фикру зикрашро бо воситаи образҳои мусбату манғӣ, бо таъбирҳои пуробу ранг мефаҳмонад. Бинобар ин образ ҳамчун воситаи ба амалорандан идея сиёсии иҷтимоӣ ва ҷаҳонбинии нависанда дар асари бадей ро ли ҳам шакл ва ҳам мазмунро мебозад.

Истиқлолияти роли шаклу мазмунро дар пайвастагии онин эътироф карда, бояд гуфт, ҳар қадар ки норасони шаклӣ ба мазмун таъсир нақарда намемонад, мазмунин бад низ қимати шакли зебон

<sup>1</sup> Калинин М. И. О литературе, Л., 1949, стр. 87.

ро мешканад. Дар ҳақиқат, мазмун баланду шакли зебо хусни асарро як бар чанд меафзояд. Ахмади Доңиши суханро чун яке аз воситаҳон асосин шакли осори бадей доңиста, дар ин боб гуфтааст: «Сухан қолиби маънист, то лафз зебо набошад, маъни зебо нашавад».

Ба ҳам омезиши ёфтани истеъод, маълумот ва таҷрибаю малақаи суханвар боиси саршорни калби пурчӯши вай ва хурӯши ишку муҳаббати ў шуда, ба эҷоди асарҳон шаклан дилписанд ва мазмунан баланд имконият фароҳам меоваранд.

#### Ягоагин шаклу мазмун

Аз ҳам чудо фаҳмидани шаклу мазмун ҳарактири назарӣ дорад. Амалан шаклу мазмун чун гӯшту пӯст ба ҳам пайвастаанд. Маркс мегӯяд, ки мазмун бе шакл намешавад ва шакл — шакли мазмун аст. Яъне вобастагии шаклу мазмун бо якдигар ҳарактери диалектикаи дорад. Дар ҳақиқат мазмун бе шакл бо тамоми мукаммалий вучуд дошта наметавонад; шакл бошад дар ҳолате маъно ва аҳамият пайдо мекунад, ки ба зуҳуроти мазмун хизмат кунад.

Мазмун ва шакл — ду хусусияти муҳимтарини ҳар як асари бадеист. Мазмуни асари адабӣ фақат аз маъниидоди завқу рӯҳиян инсон ва воқеаҳон зиндагӣ иборат нест, вай инчунин муносибати нависандаро ба материали тасвири ба эътибор мегирад. Масалан, барон фаҳмидани мазмуну моҳияти повести С. Айни «Марғи судхӯр», мо бояд даставвал сифат ва ҳислатҳон персонажҳон ин асарро фаҳмем, муносибатҳон ҷамъияти ва сабабҳон задухӯрди байни капиталу меҳнатро идрок намоем. Дар айни замон бо воситан санъатҳои ҳаҷви баён ва ҳаҷви ҳол, ки дар асар устодона кор фармуда шудааст, муносибати худи Айниро нисбат ба даврони амирий, нафрата адовати ўро ба Қорӣ-Ишкамбаҳо ва меҳру муҳаббати нависандаро ба аҳли меҳнат комилан қабул менамоем.

В. Г. Белинский доир ба шаклу мазмун гуфтааст: «Вақто ки шакл ифодакунандай мазмун аст, вай бо мазмун он чунон пайваста мегардад, ки аз он чудо кардани шакл маъни барҳам додани мазмунро дорад, ва баръакс: мазмунро аз шакл чудо кардан маъни маҳв кардани шаклро дорад».

Дар санъат ва адабиёти реалистӣ шакли образҳои бадей ҳаргиз бе мазмун вучуд дошта наметавонад, зоро ки дар эҷодиёти нависандагони ҳақиқатнигор ҳамеша шакл соҳиби мазмун аст. Ҷӣ қадаре, ки шакл баланд ва олӣ бошад ҳам, бе мазмун кимат ва арзанда нест. Ҳонандаро пеш аз хусни шакл аввали мазмуну мундариҷаи ҳақиқати зиндагӣ ба худ ҷалб менамояд. Фақат мазмунни баланд ва бой шакли серобу рангро дар асари бадей ба вучуд оварда, воситаҳон тасвири бадеи муносиб, соҳти ягоагӣ он ва тарзҳон баёни комилу табииро таъмин месозад. Дар адабиёти пешазреволюционни форсу тоҷик шаклпарастон ва лафзбозон кам на буданд. Вале классикони адабиёт ҳамеша мазмун ва гояи пешкадамеро, ки барон ҷамъияти инсонӣ мүфид аст, парваридаанд. Ҷомӣ ба ин маъни пайвастагии лафзу маъниро қудрати бузурги асари бадей доңиста, таъкид кардааст:

Гар бувад лафзу мавъниш бо ҳам,  
 Ии дакику латифу он маҳкам,  
 Сити<sup>1</sup> ўроҳи осмон гирад,  
 Номи шонр ҳама чахон гирад.  
 В-ар бувад аз табнати торик,  
 Матъини ўқасиғу<sup>2</sup> лафз ракиқ<sup>3</sup>  
 Наравад аз бурути ў боло,  
 Пеши ришаш бимонад он «коло»!<sup>4</sup>

Дар тўли қарниҳо достони Фирдавсӣ «Шоҳнома» барон он ба дилҳо писанд омада, бо эҳтирому икром ёдоварӣ карда мешавад, ки шакли мукаммали бадеи вай ба моҳияти амиқаш пурра мувоғиқат дорад. Забони фасехи соғ форсӣ-тоҷикиӣ, воситаҳои тасвири пуробуранг, низон адабии санъаткорона, мақсади наҷибонаи озодиҳоҳӣ, инсондустӣ ва ватанипарварӣ бо вазни мутакориб, ки бо он достонҳои қаҳрамонӣ сароида мешаванд, барон фаҳмидан ва идроки мазмуни бузурги ин асари безавол ёрӣ мерасонанд. Маҳз риояи таносубу мусондати шаклу мазмун боиси ҷовидонии асари бадей хоҳад гардид. «Шоҳнома» аз ҳамин қабил шоҳасардост.

Дар ҳудуди ҳар як даврон таъриҳий шаклҳои нави адабӣ пайдо шуда, ба як системаи устувор ташкил мёбанд. Чунин аст шаклҳои нави адабиёт пролетарӣ-революционие, ки Горький, Серифимович, Демъяц Бедный ва дигарон дар арафаи Революцияи Октябрь ба вучуд оварда буданд. Бо мурури замон, шаклҳои санъату адабиёт ба муносибати пешравӣ ва таҳаввулоти мазмуни чамъияти даврон дигаргун шуда, барон инъикоси ҳамин мазмун, ки предмети асосии тасвири бадеист, мувоғиқат меҷӯянд. Масалан, дар давраҳои минбаъдан соҳтмони социалистӣ дар мамлакати мо, дар солҳои Революции Октябрь ва байди он, на ин ки шаклҳои нави мавҷудан санъату адабиёт тағъир ёфтанд, инчунин боиси пайдоиши шаклҳои тозатарини ашъори В. В. Маяковский шуданд. Оҳаиги назми революционии В. Маяковский бо талаботи замон шиддати эҳтиросу эҳсосоти ҷангварона пайдо карда, бо вазну зарби лангардораш ва тақсими мисраъҳо рӯҳи муборизаи тезутунди ҳалқро бар зидди душманони соҳти советӣ ифода карда тавонист.

Ленини аҳамияти муҳимми революцияи социалистиро барон нашъунамон сарватҳон маънавии чамъият қайд намуда гуфтааст, ки «дар замони ин бояд санъати бузурги коммунистии ҳақиқатан наве сабзида расад, ки ба мазмуни худ шакли мувоғиқро падид орад».

Назми бои миллии советӣ анъанаҳои хуби эҷодиёти Маяковскийро қабул карда, ҳоло мувоғиқи мазмуни замони ҳозира ҷараёндорад. Услубу шакли эҷодиёти М. Шолохов, Л. Леонов, Э. Межелайтис, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Комил Яшин, Чингиз Айтматов ва дигарон маҳз мундаричаи замони худро баён мекунанд. Дар адабиёти тоҷик, тарзу тарни образҷодкунни М. Тур-

<sup>1</sup> Сити — овозаз, зикри ҳайри...

<sup>2</sup> Қасиғ — нокис, новок.

<sup>3</sup> Ракиқ — суст, зонғ.

<sup>4</sup> Коло — бор, мол, матъо.

сунзода, М. Миршакар, сухани бадей ва шаклу намуддои ашъори онон аз услуби шоирони калонсол — устодон С. Айий, А. Лохутӣ, Пайрав Сулаймонӣ, Аҳмадҷон Ҳамдӣ ва Зуфархон Ҷавҳарӣ хеле фарқ дорад. Ҷавонон бошанд, аз Мӯъмин Қаноат, Лонқ Шералиев сар карда то Гулруҳсор Сафиева ва Камол Насрullo бо шакли эҷодиёташон, яъне бо соҳту оҳанг, бо таъбиророни қалимасозиҳо ва санъати бадени осори худ мөҳияти ҳаётни мусоири моро бо созгорни шаклу мазмунни ягона акс менамоянд.

**Имтиёзи мазмун** буда, бар шакл ҳоким ва омир аст. Шаклу мазмун пайвастагии узвӣ дошта бошанд ҳам, vale асл мазмун аст. Мазмун муайянкунандан ягонагии ин ҳар ду мебошад. Мазмун аввал пайдо шуда, сонӣ, барои худ шакл ва сурат мегирад. Дар асари адабиёт ҳам мазмун аввал ба дилу фикри нависанда роҳ ёфта, сонӣ ба худ шакли мувофиқ мечӯяд, то ки ба воситай он хонанда мазмуниро амиқтар дарк намояд. Имтиёзи мазмун ҳамеша аз муҳиммии заруриаш барои ҷамъият сар мезанд.

Процесси эҷодиёти бадей умуман процессе аст, ки аз бадалшавии мазмунни зиидагӣ ба намуди бадей иборат мебошад. Ҳаёт ки дар адабиёти бадеъ ба шакли инъикосшуда зуҳурот мекунад, бинобар ин мазмун аҳамияти муайянкунандагӣ дорад. Бехтарин асарҳои классикони ҷаҳон Генрик Ибсен, Мигель Сервантес, Л. Н. Толстой, Анатоль Франс, Аири Барбюс, М. Горький, А. Толстой ва дигарон ҳамин тавр эҷод гардидаанд. Мазмунни силсилаи шеърҳои М. Турсунзода «Киссан Ҳиндустон» аз тасвири ҳаётни бомусибату пурасори ҳалқи меҳнатдӯсти ҳинд дар давоми ҳукмронии дусадсолан мустамликадорони Англия ва муборизаи ў барои ҳукукҳои oddin инсониаш ва истиқлолияти ватаниаш иборат мебошад. Ин мазмуну идея ба шоир шакли мувофиқро илко кардааст. Мақсаду нияти сухнавар дар шакли қисса ҷомаи амал пӯшида, ба воситай он сиёсати мақумгаштани империалистони Англияю Америка дар мамлакати бегона фош шудааст. Шакли баллада — қисса ба Турсунзода имконият додааст, ки ў дар образҳои коргару дехкони ҳинд ва намояндагони илму санъати ин сарзамин таҳдири қиссаосо ва эътирози ҳалқи ҷафодидаро бо тамоми қайфияти ҷамъиятиаш нишон дихад. Аз мутолиаю таҳлили ин асар нисбат ба магрибиёни ноҳонда, ки чун мӯру малаҳ ба ҷисми ҳалқи ҳинд ва дигар ҳалқҳои Шарқ часпида буданд, оташи нафратау азоват бармеафрузад.

Эҷодиёти санъаткорони советӣ, ки бо идеяҳои социализм, коммунизм ва ягонагию дӯстии ҳалқҳои Ватан пайвастааст, ҳамчун узви маданияти мо «мазмунан, аз ҷиҳати мақсади асосии тараккиёти худ социалистӣ, аз ҷиҳати шаклҳои миллии худ гуногуни ва аз ҷиҳати рӯҳия ва ҳаҷери худ интернационали мебошад»<sup>1</sup>.

**Тахайюни бадей** Санъаткор зиндагиро мувофиқи тасаввур ва ҷонбинии худ инъикос менамояд. Воеа ва ҳодисаҳои дар ҳаётни ҳаррӯза дида дарккардаи нависанда ўро ба-

<sup>1</sup> 50-солагии ташкил ёфтани Иттифоқи Республикаҳои Советии Социалистӣ, М., 1973, саҳ. 27.

хәёл кардан водор мекунанд, то ки материалу фактҳои омӯхтагиаш дар фикри вай чамъбаст ёбанд. Дар ин маврид хәёл (фантазия) ва зakovat (интуиция) дар адабиёти бадей низ роли ҳалкунандаро мебозанд. Максим Горький гуфтааст, ки «барон санъаткор мушохидаю» муонина кардан, омӯхтан ва донистан кам аст; аз хәёл бофтан, эҷод кардан низ зарур аст. Эҷодиёт,— мегӯяд ў,— ин майда-чуйдаҳои бисъёреро ба як шакли мукаммал ба ҳам омехтан аст... Бадеяят бе хәёл мумкин нест, вучуд надорад».

Барон ин ки дар натиҷаи мушохида ва омузиши ҳаёт ба ягон хулоса оем ё ягон хел таҳмии ва фарзи (гипотезаи) илмӣ ва эҷодӣ пеш ронем, илова ба дониш ва таҷрибаи зиндагӣ боз ҳаёли бадей кор медиҳад. Ҳаёли санъаткор ҳаргиз беасос ва ҳудсарона нест, ҳамеша ба таҷрибаи ҳаётни ў тақъя дорад ва бо санадҳои реализ зич вобаста мебошад. Масалан, дар повестьҳои тарҷиманиҳолии М. Горький «Бачагӣ», «Дар байни мардум» ва «Университетҳои ман», дар «Ҷадоштҳо»-и С. Айнӣ, «Мактаби ҳаёт»-и С. Муқанов ва «Субҳи ҷавонии мо»-и С. Улуғзода ҳаётдойи ва эҷодкории муаллифҳо он чунон зич ба ҳам пайвастаанд, ки дар ҳар ҷоекеи ҳурду қалон чамъбастҳои бадей равшан диде мешаванд.

Чернышевский гуфтааст: «Дар асаҳрои адабӣ чизи асосӣ он аст, ки таҳайюли эҷодӣ меноманд». Л. Н. Толстой борҳо таъқид кардааст, ки ба санъаткори ҳақиқӣ барои ба одамон ягон сухани нав гуфтан азобу машаққати барзиёдера бартараф кардан лозиз меояд. Мураккабии чамъбасти бадесиро қариб ҳамаи на-висандагони бузурги умумиҷаҳон — Ибсен, Бальзак, Дијкенс, Флобер, Теккерей, Гончаров, Тургенев, Короленко, Горький ва дигарон қайд кардаанд. Онҳо гуфтаанд, ки пеш аз ба сафҳан қоғаз овардани образ, ҳар як ҷузъиёт ва тағсилоти сурату сирати образ, рафттору кирдори уро пешакӣ ҳуб месанҷанд ва мусносибатҳои вайро бо одамон ва ҷамъият мӯкаррар менамоянд. Ниҳоят, пас аз ҳуб пазондани фактҳои реалистии зиндагӣ дар муҳраи ҳаёли бадей, сонӣ, ҳулосаҳои мухимму зарурро ба қалам меораанд.

Эҷодиёти санъаткорони пешкадами ҷаҳон ҳамеша бо мақсади муайян ҷардани идеалҳои олии инсонӣ оғарида шудааст. Асаҳрои арзандаю арҷманӣ ҳаргиз бо дӯруғу мӯҳобот ва ё ҳаёли бачагонае эҷод намешаванд. В. И. Ленин роли мухимми таҳайюлро дар процесси маърифаткунӣ ва маҳсусан идроҳи эстетики таъқид карда, ба ҳулосае омадааст, ки ҳаёл дар чамъбастҳои оддии аввалий аллакай мавҷуд аст. Вале вай бояд дар заминани реализ соҳта шавад, яъне, шакли маҳсуси инъикоси ҷоекеят бошад, на ин ки, ба гуфти идеалистҳо, аз он (воқеяят — Ю. Б.) боло истад.

Асаҳрои санъати умумии инсонӣ аз таиӯри сӯзони дилу ҷони нависанда берун меоянд. Ҳирадмандони гузашта бедарак нағуфтаанд:

Ҳар ки сухан бар сухане зам кунад,  
Катрае аз хуни чигар кам кунад.

Мунаккиди бузурги рус Белинский мегүяд: Идеалхо дар хаёти вөкөй пинхонанд; онх — бозин озоду ихтиёрони фантазия, хаёл ва орзу нестанд; дар айни замон идеалхо — фўйхате ҳам нестанд, ки аз ҳақиқати зиндагӣ руйнавис карда шуда бошанд, балки ходисотеанд, ки аклу хаёл бо имкониятҳои худ ба он сарфаҳм рафта бо ёрии фантазия эъхёй кардааст<sup>1</sup>.

Мо дар повесту романҳои нависандагони советӣ — М. Шолохов («Дони ором», «Замини корамшуда»), К. Федин (Нахустин шодихо), «Тобистони фавқуллодда», ва «Гулхан»), Л. Леонова А. Фадеев, С. Айнӣ, Раҳим Ҷалил ва дигарон, дар достону пьесаҳои шониҷу драматургонамон равшан мебинем, ки хаёли бадей ба энҳо барои ходисаҳои умумиро ба тарики фардӣ ва ходисаҳои фардиро ба таври чамъбасти умумӣ дар муҳиту шаронтиҳои таърихиаш тасвир намудан мадад расонидааст.

Олег Кошевои ва Уля Громоваи А. Фадеев, Зояи М. Алигер, Танзи А. Лохутӣ, Қодирпаҳлавони М. Турсунзода, Александр Матросови С. Кирсанов, Сафар Одинаеву Давлат Сафоеви Ф. Ниёзӣ — образҳои чамъбастьёфтӣ бисъёр ҷавонони совети ме-бошанд, ки дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватани дар ақибгоҳ ва майдони муҳориба бо душмани гаддор муборизаи беамон бурданд. Дар айни замон образи Олег Кошевои ё Сергей Тюленин, Уля Громова ё Любовь Шевцова, Қодирпаҳлавон ё Саодат, Миқола ва Марина образҳои фардӣ буда, бо диловарию ватанпарварӣ ва ҳуҷодобии одамзӯстивашон барои насли навраси советӣ тимсоли ибрат мебошанд. Ҷавонони мо аз онҳо дар роҳи фидо-корӣ барои хифзи Ватани дарси бузурги нисонию граждани мемӯзанд. Хаёли бадей ба санъаткор илко менамояд, ки ўз му-шоҳидау омузиши одамони зиёде ва вөкеаҳои гуногуни хаёти чамъияти, манзараҳои рангоронги табиат ҷиҳатҳои неку зебон онҳо — тарафҳои дилписанд ва лаҳзанди пурмаъною сераҳами-яташонро интиҳоб карда, дар симон шахсони арзанда ба хонанда пешбарӣ намояд.

Нависанда ба воситаи хаёлоти бадей аз прототип типи маҳсуси бадей месозад.

**Прототип** Барои ба вучуд овардани типи бадей ба нависанда бештар **прототип** кӯмак мерасонад. Матнӣ луғавни ии қалимаи юнонӣ (*prototyp* — образи аслӣ) буни-ёд ва тимсоли тип аст. Ба маънои истилоҳиаш, **шахсоне**, ки ҳақиқатан дар зиндагӣ вучуд дошта, асоси типҳои асари бадей ме-шаванд, прототип ном доранд. Масалан, дар романи Горький «Модар» прототипи Павел Власов коргари Сормово, революционери рус Пётр Заломов мебошад. Прототипи модар, яъне Пелагея Ниловна, модари Заломов аст. Павел Корчагин (аз романи Н. Островский «Обутоб ёфтани пӯлод»), ҳамчун образ, тили ада-бӣ бисъёр хислатҳои тарҷимаиҳолии худи Николай Островский дар бар кардааст. Дар хислату амалиёти Николай Островский ва Павел Корчагин бисъёр сифатҳои муштараке вучуд дош-

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полное собрание соч., т. VIII. М., 1955, стр. 89.

та, ондо хамчун муборизони бахту саодати халқ дар асар чамъ-баст ёфтаанд. Инчунин прототипи Рустами деҳқон (дар роман С. Айнӣ «Гуломон»), аз рӯи накли муаллиф дар китоби «Мухтасари тарҷиман ҳоли худам», яке аз тағоиҳон нависанда мебошад.

Прототипи Мересьев дар повести Б. Полевои «Достони марди ҳакиқӣ» лётчики советӣ Маресьев аст. Дар симон Собир аз повести тарҷиманҳолии С. Улуғзода «Субхи ҷавонии мо» бисъёр ҳусусиятҳои худи нависанда зуҳур мегардад. Нависандагон бо дақиқиазарона омӯхтани зиндагӣ ва ҳислатҳои одамон бо ёрии ҳаёли бадей типҳои адабӣ месозанд. Прототипҳо имконият фароҳам меоваранд, ки нависанда воеаҳои зиёди аз сар гузарондатиш ва мушоҳидони зиёди аз рӯзгор ҷамъовардаашро ба таври индивидуалӣ, конкрет, амиқ ва васеъ инъикос намояд. Прототип, ки шаҳси ҷудогонаест, барои соҳтани образи бадей ё типи адабӣ худ аз худ ҳаргиз материали асари бадей шуда наметавонад. Вале вай меҳвари асосиест, ки дар атрофи он бисъёр сифатҳои баду неки дигарони, яъне гурӯҳи одамони ҳамсимву ҳамтабака ва ҳамфирӯз ҳаммаслак гуи оварда мешаванд. Л. Н. Толстой дар ин масъала гуфтааст: «...Ман дар ҷунин фикрам, ки яку ҷакбора аз рӯи қиёғон аслии ягон одам навиштан ҳакиқати типиро истисно мекунад ва завқовар ҳам намебарояд. Махз ҳислатҳони хосу умдан касеро гирифт, оро ба ҳислатҳои ҳарактероники дигар одамони мушоҳидашуда илова намудан лозим аст. Онгоҳ типӣ мешавад. Барон оғаридани як типи муайян бисъёр одамони ба ҳам монандро мушоҳида кардан зарур аст»<sup>1</sup>.

Ба прототип такъя доштан боиси возеху сарех ва ҳакиқатни-горона баёни гаридидани ҳусусиятҳои индивидуалии типи адабӣ ҳоҳад шуд.

## 9. ПРОБЛЕМАИ ТИП ДАР АДАБИЕТИ БАДЕЙ

Тип дар адабиети  
балоӣ

Дар боло зикр шуд, ки прототип асоси типи  
асари адабӣ-бадеист. **Образҳон бадеине, ки дар**  
**санъату адабиёт ҳислатҳои муҳимми иҷтимоии**  
**турӯҳи одамон, синф, миллат ва ягон даврро акс мекунанд, типи**  
**адабӣ номида мешаванд.**

Конунияти ҳаёт дар адабиети бадей тавассути типҳо зуҳурот мекунад. Белинский ба саволи «тип дар эҷодиёт ҷист?» ҷунин ҷавоб мегӯяд: «Одам — одамон, шаҳс — ашхос, яъне ҷунин тасвири инсон, ки бисъёриҳо, гурӯҳи яклюҳти одамонро дар бар мегирад, ки худи онон идеяро ифода менамоянд». Мунаккҳиди бузург фикрашро бо мисол исбот карданӣ шуда, давом медиҳад: «Отелло қист? — Инсонест, соҳиби рӯҳи бузург, вале пурэҳтирос, ки бо илму дониш ром нашуда (белачом) бо ақлу тафаккур то ба дараҷаи эҳсосоти пурилҳом норасида, ва бинобар ин бадрашк, ки

<sup>1</sup> «Русские писатели о литературе», т. II. Л., 1939, стр. 146.

завчаашро бо як гумони бевафой буғй карда мекушад. Отелло тип аст, ў — намояндаи як нажод, як гурӯхи ин кабил одамони бадрашк мебошад»<sup>1</sup>.

Шекспир ба лаҳзаҳои чудогонаи ҳаёти одамони замони худ аҳамият дода, ба туфайли типикунонидани образи Отелло рафтари бемаданияти бисъёриҳоро дар ҳакки зан ва ишқ ошкор соҳтааст. Интихоби фаросаткоронаи санъаткор ўро ба ҷамъбастӣ материали муҳимми зиндагӣ овардааст.

Ҳақиқати советӣ типҳои нави одамони поквичдону меҳнатдӯст, образҳои мусбати хушодоб, бинокорони ҷамъияти оянда — коммунизмро меофарад. Пайдонши типҳои нави ҷамъиятиро ба таҳлил гирифта, ҳислатҳои ононро дар образҳои бадеии маолӣ таҷассум кардан — аз санъату маҳорати нависандагони мусоно навидест. Масалан: дар партави идеалҳои эстетикии М. Шолохов эҷод шудани коммунисти «бистҳазора» С. Давыдов (дар романни «Замини корамшуда») — шаҳодати намоёни тавлиди типи нави одами советист, ки дар марҳалан муайянни навсозиҳои иҷтимоӣ ба миён омадааст. В. И. Ленин, Павел Корчагин, Чапаев, Павлик Морозов, Садриддин, Собир, Мересьев, Шодӣ, Пӯлод, Қодиров, Сафар Одинаев, Давлат Сафоев, Мирзо Мурод, Носир Аббос, Айвар ва ғайра типҳои нави адабии даврони социализм мебошанд. Дар образи Павел Корчагин ҳислатҳои типии ҷаҷонмарди советии солҳои 20—30, муборизи матини роҳи коммунизм таҷассум ёфтааст. Образи Восеъ ҳусусиятҳои типии дехкочони камбағал, батраку ҷоръякорони оҳири асри XIX-ро дар қӯҳистони тоҷик дар бар карда, мұчассами ҳислатҳои ошӯбу исьенгарии пешвои ҳаракатҳои зиндиамири мебошад.

Дар асари бадеи ба вучуд овардани тип ҳеле муҳим ва душвор аст. Горький аз чӣ иборат будан ва чӣ тавр ба вучуд овардани қаҳрамонҳои типии асарро дар назар дошта, гуфтааст: «Характери қаҳрамон бо риштаҳон бисъёре ба ҳам вобастааст. Одамони гуногуни гурӯхи иҷтимоӣ, ки қаҳрамон аз байни онҳо баромадааст, аз тарафи нависанда бевосита таҳлил ва тасвир на-мейбанд. Барон дуруст нишон додани як коргар, як поп, як дӯкондор якчанд садҳо попу дӯкондор ва коргарро ҳеле хуб аз назар гузаронидан зарур аст». Зоро, — мегӯяд Горький, — чӣ тавре ки аз як ҳиши тухта як бино соҳтан мумкин нест, инчунин аз рӯи кирдору амалиётни як одам типи адабӣ соҳтан имконпазир намебошад.

Ин чунин маънно дорад, ки одамонро дар асари бадеи аз ҷиҳати синфиятшон типӣ кунонидан зарур аст. Аммо барон ба вучуд овардани типи мукаммал факат аломатҳои синфи кифоя нест, ҳусусиятҳон дигар, монанди ахлоқу одоб, рӯхия, расму одат ва дигар сифатҳои одамӣ низ бояд ҷамъбаст шавад. Горький мегӯяд: «Одамон гуногун ҳастанд: яке лаққӣ, дигаре камсухан, янаш — шилқии ва худписанд, ваяш — шармгину ба худ нобовар; адаб гӯё дар маркази дастҷамъии ҳасисҳо, разилҳо, одамо-

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т III. М., 1953, стр. 52.

ни бошавку завк, шүхратпастон, хаёлпастон, ширинкорону бадқавоқон, меҳнатдүстү таңпарварон, раҳмидилу аламзадагон, бепарвоён ва ғайра умр ба сар мебарад<sup>1</sup>. Албатта, ҳар яки ин сифат ба алохидаги ҳанұз характерро пурра ва равшан муайян карда наметавонад. Санъаткор яке аз ин сифатхоро хоста гирифта, онро ба тарик чамъбасты яғон вөкөан мұхимми зиндаги мұкарар менамояд.

Хамин тавр, масъалан фардиқунонидани тип ва хусусияти чамъбасты бадей пайдо намудани он ба миён меояд. Шахсони типине, ки дар симои онҳо ва амалиёташон хислатхон гүрӯхи одамон мушохид мешавад, дар ҳаёт кам нестанд. В. И. Ленин дар асархон худ мавчудияти «типхон гүрӯх» ва синфи-ро борхо қайд кардааст. Санъаткори ҳақиқатнигор типхон дар зиндаги мавчударо зуд пайдо карда, онро дар чамъбастхон бадени худ истифода мебарад. Вале аксар тип таңхо аз оғаридани симон шахси мавчуда иборат нест. Фардияти нотакрори тип бештар махсул-тафаккуру таҳайюли санъаткор аст, махсул идроки эчдій ва чамъбасту ба ҳам омектани хислату сифатхон одамони бисъёр мебошад. Чамбаи хислатхон типхон ҳаёті, мувофиқи таълимити марксизм-ленинизм, бояд ба айниятты ичтимой-тәърихі асос ёғта бошад. Ии аст, ки моҳияти чамъияти типи ҳақиқиң әдаби ба хусусиятхон миллій низ дорост.

Масалан, образхон Павел Власов ва Ниловна (аз романы Горький «Модар») образхон типине пролетархон революционианд, ки хислатхон коргарони рус ва роххон гүногуны индивидуализма революция омадани онхоро дар худ таҷассум кардаанд. Едгор ва Гулнор (аз романы Айнү «Дохунда») низ ҳамчун типхон бадей рӯхия ва хусусиятхон бисъёр деҳқонони камбағалу чөржикорони точикаро дар арафан революция ва байди революция дар бардоранд. Партияният ба фаъолияти оғарандагони ин образдо роҳнамой кардааст, ки онҳо ба воситан ии қаҳрамонони мусбат идеяхон пешқадами революциониро тарғиб намоянд. Ба ҳамин тарик, образи типи дар санъату әдабиёт яғонагии умуми индивидуалиро ифода менамояд.

Бузургии типхон бадей агар, аз як тараф, ба аҳамияти чамъияти хислатхон дар образ чамъбастъёта вобаста бошад, аз тарафи дигар, бо даражан баденияти тасвир дар асар марбут аст. Такомули асари бадей бо хусну зебой ва қиммати эстетикини ҳам мазмуну идеяш за ҳам шакли ән муайян мегардад. Барон во-зех күшодани характерхон типине ичтимой нависанда бояд аз ҳазинаи забони умумихалқи воситаҳон байни типине мувофиқро чуста ёбад. Бедарак нест, ки дар асархон Горький, Шолохов, Айні ва устодони сухан характеристикаи нутқи роли мұхим мебозад.

Санъаткор комилхукуқ аст, ки дар эчдиёті худ ҳодисаҳони наверо, ки дар зиндаги ояндан умебахши доранд, ба таври типи чамъбаст намояд ва ё күвваҳон шикастхұрда аз байн рафтаис-

<sup>1</sup> Горький М. Собр. соч. в 30 томах, т. 26, стр. 416.

тодаро типи кунонад. Ҳам дар ин ва ҳам дар он ҳолат образхон гурӯхон гүногуни қобилияти тип шудандор даранд. Масалан: дар мазҳакан А. С. Грибоедов «Дод аз дасти акл» Чацкий барин образхое, ки хислатҳон тинин одамони пешқадами солҳон 20-уми асри XIX-ро ифода мекарданд, назар ба образи Молчалинхон зиёди он замон, камтар буданд. Дар «Доҳунда»-и Айн дар барабари образхон муллоён ва бою ҳаннотони сершумор, образхон Едгору Гулнор барни муборизон, ки камчии буданд, низ типи тасвир ёфтаанд. Зоро чун орзуу умедини ҳалк ойнда азони онхост.

Типи адаби аз байни ин ё он табакаҳон синфи, ки интихоб мешавад, албатта, бо ҳусусиятҳон ҳосаш тасвир мебад. Масалан: дар романни «Доҳунда» Азимшоҳ, Еқуббой, Муллон эшон, Алимардони ясавул типҳон манғини асаанд. Ҳаман онҳо ба як табакаи иҷтимоӣ мансуб бошанд ҳам, вали ҳар қадомашон соҳиби хислатҳон мустакили худ ҳастанд. Олами рӯҳини Едгор, Гулнор, Бозор, Сафар, Абдуллоҳӯча ва дигар типҳон мусбат инҳо ҳархела аст. Дар осори бадеъ ҳар намояндани синиф ва табакаҳон гүногуни ҷамъият ҳусусиятҳон индивидуалий зоҳир карда, ё муҳаббат ва ё нафрати хонандаро бедор менамояд.

Дар бораи аҳамияти фарди кунонидан ҳамчун шарти асосин эҷоди образи тили В. И. Ленини дар мактуби худ ба Инесса Армандин<sup>1</sup> навишта буд, ки ҷавҳари асари бадеъ дар вазъияти индивидуалий, дар таҳлили ҳарактерҳо ва рӯҳини типҳон муайян маскан гирифтааст.

Образхон барҷастаи адабиёти советӣ, ҳатто онҳо, ки прототипҳон реалий доранд, монанди Алёша, Чапаев, Павел Корчагин, Мересьев, Кошевой, Садриддин, Қодир, Собир, Диором-қаниз, Фирӯза, Ҳайдаркул ва дигарон ҳамни тавр соҳиби ҳусусиятҳон умумию шаҳсӣ мебошанд. Дар тақдирӣ шаҳсии ҳар як ин қаҳрамонон, дар сифатҳон маънавӣ ва фаъолияти онин ҳосияти ҳақиқати зиндагӣ равшан ифода гардидааст. Бинобар ҳамни ҳам ин ҳарактерҳон адабӣ — ҳарактерҳон тинидан.

**Таърихияти тили адабӣ** Ҳар як даври таърихӣ ба такозон шароити тили худ расму онин, урфу одат, қондажони мувофики он рӯз мегузаронанду амал мекунанд. Ин аст, ки типи бадеъ бо мазмунни худ доимо таърихан конкрет мебошад. Вай «оннан» эҷодиёти баденест, ки намуди даврон дар он аксандозӣ мекунад, наслҳо дар он қиёған худ ва сурати гузаштагонашонро мебинанд. Масалан, дар романни Гоголь «Чонҳои мурда» — Чичиков, Ноздрёв, Плюшкин, Собакевич, Манилов, дар асари Салтыков-Щедрин — ҷанобони Головлёвҳо (алалхусус Иуда Головлёв), дар повесту ҳикояҳони Чехов унгер Пришибеевҳо, Беликовҳо ва яққатор дигар типҳоеро дучор қардан мумкин аст, ки онҳо фисқу фучури замони крепостнойдорӣ ва капиталистии русро дар худ таҷассум кардаанд. Артамоновҳо (аз романни Горький), Қорӣ-Ишкамбаҳо (аз повести Айн) ва амсоли онҳо ҳамчун ажсунандан

<sup>1</sup> Арманд Инесса (Елизавета Фёдоровна; 1875—1920), ходими фаъоли ҳаракати байналхалқин коммунистии занон.

гени вазъяту холати синфи замони худ — замони феодалӣ-амирӣ ва тавлиди буржуазия ба типҳои чамъиятӣ мубаддал гаштанд.

Дар баробари образҳои манғии типӣ дар доҳили соҳти иҷтимоии феодалию буржуазӣ образҳои мусбату пешқадам низ ҳастанд, ки марғи ногузири ҷабру зулм ва истисморро пешбинӣ меқунанд. Дар пъесаи Горъкий «Егор Булычев ва дигарҳо» намояндағони қувваҳои иртиҷои чамъият дар зери таъсири қувваҳои нав пайдо шудаистода ҳатмӣ завол мебанд. Образи Егор Булычев бо тамоми рафтору амалиёташ аз шикасти ногузири синфи капиталистон дарак медихад. Чунин вазъятиро дар образи типии Павел Власов ва ҳамфирони ў, Едгор ва шарикони ў, Ҳайдаркул ва дўстони ў низ дидан мумкин аст.

Ҳамаи характерҳои бадеи, ки нависанда оғаридааст, типи адағии абадӣ шуда наметавонанд. Факат чунин характерҳо ба дараҷаи олии типӣ расида ҷовид мегарданд, ки суханварони намоён онҳоро ҳақиқатан аз рӯи аҳамияти чамъиятиашон пайваста бо даври муайян ва шароитҳои иҷтимоию таърихӣ, равияю ақидаҳои пешрави чамъиятии худ инъикос кардаанд.

Типҳои оғаридаи санъаткорони номвари ҷаҳон монанди Фирдавсӣ (Кован оҳангар, Рустам, Сиёвуш, Фаридун, Гурдоғарӣ, Маздак), Низомин Ганҷавӣ (Ширин ва Фарҳод), Шота Руставели (Таризӣ ва Нестандарҷаҳон), Навоӣ (Фарҳод ва Ширин) Ҷомӣ (Лайлӣ ва Мачнун), В. Шекспир (Ромео ва Ҷульєтта), М. Сервантес (Дон-Кихот), И. В. Гёте (Фауст), А. С. Пушкин (Татьяна), Н. Г. Чернышевский (Рахметов), Рафаэль (Мадонна сикстӣ) ё асарҳои Давид Микеланджело, Бехзод, қаҳрамонҳои лирикӣ Ҳофиз ва Байрои, қаҳрамонҳои мусбати осори Н. В. Гоголь, А. А. Блок, Чарли Чаплин («Одами хурд») ва бисъёр дигар ғайр аз ҳислатҳои синфи муайян ва замони муайянни таърихӣ, дорони сифату ҳислатҳои ҷовидони умумииинсонӣ мебошанд.

Энгельс гуфтааст, ки дар асари санъаткори ҳақиқатнигор «ҳар як симо — тип аст ва дар айни замон шахси ба қуллӣ муайян мебошад...» Аз ин рӯ оғаридаи тип ҳамеша қашфиёти арзандаст, ки дар натиҷаи гӯта ҳӯрдан ба мағзи ҳаёт падид омада, махсули намоёни маърифати бадеи зиндагӣ мебошад.

Ф. Энгельс маъсалаи типиро яке аз сифатҳои барҷастаи санъати реалистӣ дониста, гуфтааст: «Реализм, бачуз тасвири ҳаққонии ҷузъиёт, инъикоси ҳаққонии характерҳои типиро дар вазъияти типӣ дар назар дорад»<sup>1</sup>. Маънои сухани Энгельс ба он даролат меқунад, ки инсон ҳамчун ҳақери типӣ дар мухити таърихии худ нишон дода шавад. Образҳои типии Евгений Онегин ва Печорин, Рахимдол, Сафаргулом ва Эргашгулом, Давлат ва Пётр, Аҳмади машкоб, Асо ва Сайдпахлавон маҳз дар вазъияти типӣ, дар замону шароити зиндагии худ аҳамияти реалии иҷтимоӣ ва психологӣ пайдо карда, аз таърихи маданият ва зид-

<sup>1</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. О литературе. М., 1958, стр. 72.

дунитҳон синфи даврҳон музъян хабар медиҳанд. Вале вазъияти типӣ гуфтани Энгельс ҳаргиз маъни умуман вазъияти чамъиятиро надорад. Энгельс дар яке аз мактубҳон худ ба Маргарет Гаркнесс навиштааст, ки ба фахмиши ў «вазъияти типӣ» он аст, ки дар вай майдон пешбарандан тараққиёти чамъияти зоҳир гардад.

Энгельс дар ҳамин мактубаш навиштааст, ки зарбаҳон революционии синфи коргар ба муҳити бедодгарию ситам, кӯшишҳои бенхтиёронан шуурона ё нимшуурона ў барои ба даст оварда ниҳукухон инсонии худ, ки дар лавҳи таърихи нақш бастаанд, бояд дар асари реалистӣ макоми худро ёбанд. Энгельс сабаби «ба қадри қифоя реалистӣ набудани» повести М. Гаркнесс «Духтари шаҳр»-ро дар ҳамин мебинад. У типҳон ин асарро «дар худуди амалиёти онон» типӣ дониста, мегӯяд, ки чунин баҳоро нисбат ба «вазъияти типӣ»-и он татбиқ кардан амри маҳол аст. Коргарон дар ин асаре, ки дар солҳои 80-ми асри XIX амал мекунанд, ба мисли ҳамелифони солҳои 30-ми худ пассив мебошанд. Ҳулоса, ҳаракати революционии пролетариати ҷанговар дар охири асри XIX дар асари Гаркнесс ба таври бояд шояд инъкос наёфтааст.

Муниакқидон — революционер-демократҳон рус Герцен, Белинский, Чернышевский, Добролюбов доир ба таъриҳӣ будани ҳодисаҳои типӣ ва вазъияти типӣ як қатор фикру мулоҳизаҳон солим баёни намудаанд. Образҳои мусбати осори бадени Тургенев, А. Островский, Салтыков-Щедрин, Некрасов ва дигарон, ки мавриди таҳлили онҳо буд, аз поян ҳақиқати зиндагӣ ва орзӯи дидани роҳҳон нави тараққиёти чамъияти таҳқиқу тадқиқ шудаанд. Рафтори илмӣ ва ақидаи солими муниакқидони бузурги асри XIX чун мазмуну маъни образҳон типии классикони рус низ инфодан ҳарактерҳои типӣ дар вазъияти конкрети таъриҳӣ мебошад.

Кайд кардан зарур аст, ки ҳарактери типсозии образҳо гуногуни мешавад. Зоро чамъи бости типӣ аз рӯи мазмунни худ нисбат ба образҳо якчел нест. Нависандагар дар ҳусусияти типии як образ ҳислатҳои миллиашро равшану возех нишон дидад, дар мавриди дигар ба ҳислатҳои чамъияти — иҷтимоии ў аҳамият медиҳад. Дар образи сеюм ҷиҳатҳои ҳақиқатчӯй ва ҳавпарастии вай чамъи бости типиро талабгор аст. Масалан: дар образҳои Чацкий (аз пьесаи Грибоедов «Дод аз дасти акл!»), қаҳрамонҳои мусбати Чернышевский (аз романни «Чӣ бояд кард?» — Вера Павловна, Рахметов), Горький — Нил ва Павел Власов, Айнӣ — Ёдгор, Гулиор, Муало Амон ва ғайра.

Беҳтарин ҳусусиятҳои одамӣ ва ахлоқу одоби коммунистӣ чун қонунияти ногузири ҳаёт, дар типҳон мусбати осори нависандагони советӣ Шолохов, Н. Островский, Фадеев, Леонов, Федин, Симонов, Бондарев, Быков, Турсунзода, Икромӣ, Р. Ҷалил, С. Ҷулуғзода, Ч. Айтматов, Ф. Ниёзӣ ва дигарон чамъи баст ёфтаанд.

Бачуз тарзу таркии типӣ қунонӣдани образҳои мусбату манғӣ принципи типсозии ҳаҷҷӣ боз вучуд дорад. Асарҳои адабии

хачай, ки айбу иллати шахсий ва чамъияти персонаждоро ба зери тоинёна мастиараю истезло мегираанд, сохиби аҳамияти бузурги тарбиянианд.

Шарти зарури хаччи дар он аст, ки бояд хонанда гайр аз обьекти хаччу тақид, идеали ҷондкорро комилан ба ҳуд тасаввур кунад. Дигар ии ки, муболигаю игрок дар ҳачч ҳамчун принципи асосии типикой бояд ба образ ӯ ўозеае дидаву доимиста тобиши «киштруй ва ҳунукбашарагӣ» баҳшад. Дар ии гуна асардо лаҳзандон ҳандаовару даҳшатниок, ҳакикату афсона ва гайра бояд бо ҳам омезиш ёбанд. Мисоли ии гуна асардое, ки типҳои адабиашэн ба талаботи ҳаччиёт нурра ҷавоб медиҳанд — «Чонҳон мурда» ва «Муфаттиш»-и Гоголь, «Таъриҳ як шаҳр ва «Ҷавобони тошкентидор»-и Салтыков-Шедрин, «Марғи судхур»-и Айнӣ, «Саргузашти Сафармаҳсум»-и Ч. Икромӣ ва Х. Назаров «Сафармаҳсум дар Бухоро»-и Ч. Икромӣ мебошанд.

Ии образзо, ки дорон чамъиasti тишианд, бешубҳа, боз бо санъаткории суханварон ҳусусиятидан индивидуали-фордӣ наёд кардаанд.

Фордӣ кунонидани образи бадей — яке аз талаботи эстетикаи реализми социалистӣ аст. Санъаткорони советӣ муносибатданои социалистиро тараинум карда, образдон манғӣ ва зараворвар-маҳсум менамояд; образдон тишин ҳакикати чамъияти озодӣ ҳамчун тимсоли ибрат, сарчашмаи илҳом нишон медиҳанд. На висандагони советӣ бо оғаридани образдон тишин сазовори даврон на факат бонси ташаккули сифатҳои наъ ба наъи одами советӣ мешаванд, балки иҷтиҳии ба галабаи наъ ба бар кӯҳна маддад мерасонанд.

## II. ОСОРИ АДАБИИ БАДЕЙ ВА УНСУРХОИ ОН

### АСАРИ АДАБИЙ ВА БАДЕИЯТ

#### 1. МАВЗҮЙ ВА ИДЕЯ

Чунон ки дар боло зикр шуд, бадеият хосия-  
Адабиёт ва бадеияти санъату адабиёт аст. Адабиёти бадей — на-  
муди олитаини санъатхост, ки ба «конуни хус-  
ниёт» ва эстетика комилан чавоб медиҳад. Дар адабиёти бадей  
санъаткор дар асоси маърифати конунхони ҷаҳони моддӣ барои  
каноатмандии талаботи ҷамъиятию шаҳсӣ, ба қавли А. М. Горь-  
кий, «табиати дуюм» меофарад. Ӯ ниро бо қобилияти қабули  
бадеии ҳодисаҳои зиндагӣ тавассути образҳо ва образнокии  
санъати сухан ба даст меорад. Ин олами нави санъат ҳамчун  
шакли идроку инъикоси эстетикии ҳаёт дунъёни зебон тозаеро ба  
руи хонандагӣ кушода, на танҳо ба вай қайфу лаззат мебахшад,  
барон ташаккули инсони орифу фозил шудан завки бадеии ўро-  
ни тарбия намуда, аз боби одаму одамгарӣ, дӯстни ватанпар-  
варӣ, часорати гражданию иродан қашфи илму дониш дарси иб-  
рат мегӯяд.

Бадеияти асари адабӣ, ки аз хусниёт ва тавозуну таносуби  
раигҳо иборат аст, бо ҳудии ҳудои ҳанӯз вазифаи таъсиргузориаш-  
ро адо қарда наметавонад. Лозим аст, ки ин хусну ҳамнавох-  
ти (гармонияи) асар ба мӯътакидии идеяю образҳо, ҷамъиаси  
бадеии ҳақиқати зиндагӣ ва, ниҳоят, ба балогату фасоҳат ва ик-  
тидори сухан соҳиб бошанд.

Ҳамин тавр, бадеият фақат ба хосияти ҷудогона табдил на-  
гардида, чун маҷмӯи сифатҳои муқаммали асари яклухти санъ-  
ат зуҳур мекунад. Ба шарофати ин сифатҳо амиқин тасвир, бикр-  
баёни мавзӯй ва такмили шаклҳои ифодаю ибораҳо, ороиши  
шардози ҳар як ҷузъи асар ба ҷилва омада, ба фаҳмидани зару-  
рати бадеияти ҳар як тағсилоти асар роҳ мекушоянд. Маҳз аса-  
ри пухтаи бадеии санъату адабиёт қобил аст, ки ба одамон таъ-  
сири эҳсосӣ ва эстетикии бахшида, чун сарвати ҷамъияти сазово-  
ри баҳои баланди онон гардад.

Ба ҳамин тарик, бадеият бо хусусиятҳои хосаш соҳиби меъ-  
ру мизони муайян мебошад. Шарти нахустину асосин бадеияти  
асари назарписанд дар масъалаҳои муҳими проблемавӣ ва ҳа-  
қиқати таърихиро ба муҳокима гузоштан аст, ки онҳо равияни  
идеяӣ-эҳсосӣ ва мазмуни асарҳои адабиро таъйин месозанд. Дар  
зимни, асар бояд ҳақиқатнигорона буда, ба талаботи методи реа-  
лизм комилан ҷавоб дихад. Реализм ба нависандагӣ кӯмак мера-

сонад, ки ў фикру андешаҳон ботилро дафъу рафъ карда, дар процесси тасвири мазмунни ҳакиқати таърихӣ ба инъикоси амики характерҳо ва қонунияти дохилини ҳодисаҳо сар фурӯ бурда, таҳлили ҳарҷонибаи проблемаҳои ба миён гузоштаро комъёб гардад.

Шарти дуюм аз он иборат аст, ки мазмунни асари адабӣ бо вуҷуди соҳиби хусусиятҳои бадӣ буданаш, бояд бо шакли баланди бадӣ акс ёфта бошад. Махз шакли рангии мувоғиқ ба мазмун хусну зебой бахшида, аҳамияти чамъиятии асарро то ба дараҷаҳои қабули ом мебардорад.

Ҳамин тавр, нишонан муҳимми бадеяти осори адабӣ дар соҳти муқаммали усулу дастрас, воситаҳои тасвири үисурҳои забон, инфодаҳои мачозӣ ва синтаксиси оддию шуирона ва приёмҳои бою ранго-ранг зуҳурот меёбад. Вале ии ҳама мебоист ҳатмӣ ба иҷрою адон вазифаҳои олии идеявӣ-бадеии муаллиф хизмат қунанд. Аз бисъёර асарҳои муқаммали адабони тоҷик, барои мисол, ба достони М. Турсунзода «Аз Ганг то Кремль» муроҷиат қунем мурод ҳосил мегардад.

Ин асарро ба мисли «Евгений Онегин»-и А. С. Пушкин бему болига романни манзум номидан мешояд. Зоро дар маркази ин асари аср мӯҷассамаи одами нави даврони социализм дар обраzi В. И. Ленин таҷассум ёфтааст. Образи Ильич — типи одаме, ки бо азимиаш дар таърихи муборизаҳои революционии асри XX ягона мебошад, дар донишмандӣ бехамтост, аз ҷиҳати иро-даю часорат ва қаҳрамонии бебокона, заковатмандию фаросат, пешгӯю пешбинӣ баъди Маркс ва Энгельс менистад. Дар айни замон шаҳси ҳоксортарин ва саҳоватманд, ҳалиму мушғиқ иис-бат ба ҳаммақсаду ҳаммаслакон ва бераҳм иисбат ба душмано-ни социализм ва раҷбари муздурон. Ин ҳама сифату хусусиятҳои доҳӣ Ленин, ҳамчун одами замони наъ, бо имтизоҷи усулҳои реализму романтизми революционӣ бо забони фасеҳи соддай дастрас, истифодан васен санъати мачозот ва салосату балорати шон-рона пардохтааст.

Тамоми ҷакидаҳои килки гуҳарбори М. Турсунзода, раигубори дилкаши соҳиронан асараши ба изҳори таваҷҷӯҳи оламиён иисбат ба ии марди майдони таърихи озодии ҳалқҳо, ба Россияни революционӣ, ки нахустин мамлакати социалистии ҷаҳон аст, бо як ҳунарварии фавқулодда кӯрбаст шудааст. Аз мутолиаю муҳо-киман ҷиддии ин асари шоҳкорона пай бурдан душвор нест, ки тамоми зебу зевар ва рангомезиҳои бадӣ ба қушиши мақсади асосии шоир — ғламшумулӣ образу таълимоти доҳӣ В. И. Ленинни хизмат кардаанд. Ба чунин камолоти томи асар ваҳдату яго-нагии мазмуну шакл сабаб шудааст. Мазмунни асари бадӣ ҳаме-ша тавассути мавзӯу идея сурати амал мегирад.

Мазмунни асари бадӣ, ки аз силсилаи воқеа-

Мавзӯи асари бадӣ ҳо, образҳои одамон ва ҳаракату фаъолияти онҳо иборат аст, ба воситаи мавзӯъ ва идея ба ҳакиқат мепайвандад. Ҳаёт пур аз воқеаҳои муҳталиф аст. Дар ҳар сари қадам зиддияти фикру ақидаҳо, муборизан нау-

күхна ва кўшишу ғайрати одамон дар ҳаёти шахсю чамъиятӣ бо сурати рангорангӣ зухурот мекунанд. Нависанда бо дақиқнаварӣ ва фаросаткорӣ аз байнин материалу воеаҳои зиёду мураккаб яки онро ба эътибори мавзӯй интихоб карда асар менавишад.

Вале вазифаи асосии мазӯй бо ин маҳдуд намегардад. Бояд, ки мавзӯй проблемаэро ба миён гузошта, дар ҳалли он масъалаҳои муҳимму зарури зиндагиро бо аҳамияти нотакрораш ба муҳокимаи хонандагон гузорад. Масалан М. Горький дар романӣ «Модар», С. Айнӣ дар романӣ «Дохунда» проблеман нав — коргар, деҳқону батракро то ба дараҷаи муборизони роҳи коммунизм шудани онон нишон додаанд. Турсунзода дар мавзӯй «Қиссан Хиндустан» бо материалҳои ҳаётин байнин мазлумону золимони ҳалки ҳинд маҳдуд нашуда, проблеман озодин яке аз мамлакатҳои бузурги Осиё — Хиндустан ва барқароршавни ҳуҷуки гражданини мардуми ин кишварро пайваста бо барҳам додани расму онин қабилавӣ (каставӣ) ба таҳлил гирифтааст. Проблеман мавзӯй романӣ «Об-рӯшной» (М. Хочаев) — дигаргунидҳои бузургест, ки соҳтмони Норак ва РИТ (Революциони илмӣ-техники) ба шуури коргари имрӯзан тоҷик падид оварда, ўро аз банду басти ҳоидоҳои кӯхиаи оиласӣ раҳо дод.

Аз ин рӯ интихоби мавзӯй барои санъаткор як чизи тасодуфӣ нест. У мувофиқи ақидаҳои сиёсю иҷтимоиаш ба воқеаи завқмандтарин барои ў диккат дода, онро ба муҳокимаи васеи хонандагон вонамуд мекунад. Азбаски дар адабиёт ягон қасу чиз ё воқеа бетарафона ё бепарвоёна тасвир намеёбад, ҳақиқати зиндагӣ низ дар асар қориёна, яъне ба таври меҳаникӣ қайд, намегардад. Дар асари бадей нависанда муносибати худро ба ин ё он масъала ифода карда, қаноатмандӣ ва масруниаш, мъюсӣ ва маҳзуниашро баён мекунад. У дар кӯшиши он аст, ки бар зидди ҳодисаҳои манғии ҳаёти чамъият қувва чамъ карда, барои дағъи он ҳамлаю ҳуҷум ташкил намояд. Масалан, дар давраи революцияи якуми руси соли 1905—1907 бисъёр нависандагон ба мавзӯй революция ва муборизан озодиҳоҳонаи ҳалки рус рӯ оварда буданд. Вале ҳеч қадоми онҳо ин мавзӯй муҳимро монанди Горький равшан ва бо чунин меҳру муҳаббат акс накардааст. Горькийи революционер романӣ «Модар»-ро, мувофиқи ақидаҳои сиёсиаш, дар айни задухӯрди бошиддати коргарочи рус бо ҳукуматдорони подшоҳӣ эҷод карда, боварии меҳнаткашонро ба музafferияти революция ҳосил намуд.

С. Айнӣ дар солиёни революцияҳои Октябръ ва ҳалқии Бухоро (1920) ба навсозиҳои бузурги инкилобӣ он чунон амиқ сарфаҳм рафта, ба воситан очерки ҳаҷвии (памфлети) «Чаллодони Бухоро» ба амирону мирони ғазаб ҳуҷум овард, ки ҳеч яке аз суханварони атрофиёниаш ба он муваффақ нағардидаанд.

Мавзӯй романҳои М. Шолохов «Замини корамшуда», Ч. Икрамӣ «Шодӣ», Абдулло Қаҳҳор «Чароғҳои Кӯшчинор» солҳои дигаргунии бузург, яъне ташкили ҳоҷагиҳои колективиро дар районҳои туногуни мамлакати пахновари мо дар бар кардааст. Агар

мавзўи асари М. Шолохов муборизаҳон охирини ҳалқи советӣ ба-  
рои навсолии қишлоқи социалистӣ дар мисоли яке аз деҳотҳои  
Кубань — Гремячий Лог бошад, Ҷ. Икромӣ чунин мавзӯи мубо-  
ризаро дар деҳаи Гулистоони Тоҷикистон, А. Каҳдор дар деҳаи  
Қӯшчинори Ўзбекистон нишон додаанд. Мавзӯи достонҳои М.  
Алигер «Зоя», А. Лохутӣ «Ғалабаи Таня», П. Антокольский  
«Фарзанд» ва М. Турсунзода «Писари Ватан» тасвири Ҷангӣ  
Бузурги Ватани буда, ба дӯстии ҳалқҳои советӣ ва ба қаҳрамо-  
ниу корнамоиҳон беҳтарин фарзандони ҳалқҳои русу тоҷику ук-  
раин дар ақибгоҳу фронт баҳшида шудаанд.

Ба ҳамин тарик, мавзӯй — доираи ҳодисаҳон зиндагиест, ки  
санъаткор аз ҳаёти воқеӣ интихобан тасвир менамояд ва ба он  
диққати хонандаро ҷалб мекунад.

Аксар дар асарҳои бадей якчанд мавзӯй акс мебад. Дар бай-  
ни онҳо як мавзӯй асосӣ буда, дигараи тобеи он мебошад. Ин  
гуна сермавзӯй бештар дар повесту романҳо мушоҳид мешавад.  
Мавзӯъҳои тобеъ ҳам дар ин ҳолат ба ҳалли мавзӯй асосӣ ма-  
дад мерасонанд. Масалан, мавзӯй асосии романи С. Улугзода  
«Навобод» аз инъикоси ба ҳам муттаҳидкуни колхозҳо дар дав-  
раи баъди ҷанг, таъмини зиндагии осудаҳолонаи ҳалқ ва баланд  
бардоштани маданияти меҳнат дар қишлоқи колхозӣ иборат аст.  
Дар айни замон дар ин асар мавзӯъҳои дӯстии ҳалқҳо ва ёрии  
бетаман ҳалқи рус ба ҳалқи тоҷик (Пётр Николаевич Борови-  
ков, Вера ва дигарон), мавзӯъҳои онд ба роли Партия дар соҳт-  
мони ҳаёти нави колхозҳо, муносибатҳои шаҳсӣ ва оилавӣ, ишку  
муҳаббат (Нуралӣ, Шодигул) ва гайра мақом доранд.

Мавзӯъҳои асосии романиҳон А. Серафимович «Сели оҳанин»,  
С. Айни «Доҳунда» ба ибтидон ташкили ҳаёти нави социалистӣ  
ва ҷангҳои граждани дар мамлакат мансуб аст. Дар романи  
Раҳим Ҷалил «Шӯроб» мавзӯй ҳаёт ва муборизаи коргари то-  
ҷик дар кони аништ асосӣ мебошад. Ҷӣ ин асарҳо ва ҷӣ асарҳои  
дигари бадей ҳаргиз дар доираи як мавзӯй маҳдуд наимондаанд. На-  
висандо ҳамеша аз мураккабиҳои зиндагӣ ҷанде аз онҳоро ба  
миён меоварад. Чунин асарҳои сермавзӯъро асар-  
ҳои бисъёрҷиҳата (серплан) мегӯянд.

Дар санъату адабиёт аз замонҳои қадим мавзӯъҳои «абадӣ»  
амал мекунанд. Мавзӯъҳои абадӣ дар адабиёти ҷаҳон аз макру  
муҳаббат, садоқату бевафой, маргу безаволӣ, рашику номус, ҳа-  
сисию хотами, тақдир кардану интиком ва гайра иборатанд. Бо  
вучуди мураккабии мавзӯъоти «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар ин  
достон ишқи олии инсонӣ дар муносибатҳои Рустаму Таҳмина,  
Бежану Манижа, Сӯҳробу Гурдоғарид, Сиёвушу Фарангис ва  
дигарон писандо омадааст. Дар тӯли асрҳо мавзӯй мухаббати  
олимакони инсонӣ дар эҷодиёти шоирони форсу тоҷик ва мам-  
лакатҳон Шарқи Миёнай Наздик вобаста бо номи Ҳисрав ва  
Ширин, Фарҳод ва Ширин, Лайлӣ ва Мачнун, Юсуф ва Зулай-  
ҳо, Гулу Наврӯз саронда шудааст. Дар адабиёти Аврупои гарбӣ  
ва рус дар як катор мавзӯъҳои адабии доир ба аҳди ишқу вафо-  
ва бевафой, дӯстии адоват ва ё дар мисоли ҳаёти шаҳсӣ икло-

ми эътироуз мушохида мешавад. Албатта, ин мавзӯъх дар хар давр аз тарафи назисандагони гу ногунақида хар хел фахмида ва ҳал шудаанд. Санъаткорони пешқадам дар мавзӯъхон абадӣ ба эндиштҳон синии чамъияти худ сарфаҳм рафтани шуда, макоми шаҳсҳон бедордилро дар муҳити даврони феодалий ва буржуазӣ баланд гузаштаанд.

Қаҳрамони асосин достони «Лайлӣ ва Мачнун» Қайс, ки шоир ва доинишманди замони худ буд, дар натиҷаи оштинопазириаш бэ ноадолатидон соҳти қабилавӣ ва банду бости дину шариат бо лақтби «Мачнун» (ошуфта, девона, чинни) маҳқуми аъёну ашрофон мегардад. Фарҳод барин баҳодурони меҳнатдӯсту покдил ва Ромеоҳон шефтган дилбарон ба сабаби зишиҳони даврон дар роҳи ишқ курбон мешаванд. Рустами дастон факат қувваи беназири ҷисмонӣ нест, ў тимсоли адлу иносиф, таҷассуми ватандӯстю инсонпарварист. Хотами Той рамзи саҳоватмандӣ ва накӯкорӣ мебошад, ки бар ҳилоғи сарватмандони таңгашм ба ҳамон одамони бебизоату бенаво дасти мадад дароз мекунад ва ғайра.

Қаҳрамони лирикӣ Умари Ҳайём, Абӯалӣ ибни Сино, Ҳофиз, Сайдон Насафӣ, Шоҳин, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Байрон, Ҳейне ва дигарон ҳислати ошӯбгарӣ ва балвогарӣ доранд. Абӯалӣ ибни Сино дар рубони машҳураш ҷамъбасти ақидаи одамони пешқадам ва доинишмандони мусосирашро аз номи қаҳрамони лирикӣ бо саволу ҷавобҳои риторики таънаомезона ба дороён ҳеле ҳуб баён кардаст:

Эй кош, бидонаме, ки ман қистаме,  
Саргашта ба олам аз пан ҷистаме,  
Гар мукబилам<sup>1</sup>, осудаву ҳуш ҷистаме,  
Варна ба ҳазор дода бигристаме.

Шӯрангезии ин гуна рубонҳо дар он, ки ҳонандагони ҳамон замонро аз назъияту ҳолати ноҳинчорашон ҳабардор намуда, бэ эътироози шаҳсӣ роҳ мекушоданд. Бар ҳилоғи ин қабил образҳон ошӯбдили шэирони некбину ҳайрҳоҳ нависандагони иртиҷоу афтодарӯҳ беадолатин замонро дидани наҳоста, қаҳрамони ҳудро ба олами нобудӣ, ба само, ба боғҳон раигорангӣ ҷаннати номавҷуд бароварда, зоҳидӣ ва дунъёбезориро тарғибу ташвиқ менамуданд.

Факат дар замони социализм имкомпазир гардид, ки мавзӯи асари санъату адабӣт мазмуни комили иҷтимоӣ пайдо қунад ва иштироқи озди одамро барон дигаргунии соҳти ҷамъияти ва табиат пурра нишон дихад. Муносибатҳон нави социалистӣ на ин ки ба мавзӯъҳон «абадӣ» дигаргунии қатъӣ оварданд, балки мавзӯъҳон наъ ба навро пеш ронданд. Дар байни мавзӯъҳон зиёдли ҷамъияти ва шаҳсӣ, қаҳрамонӣ ва лирикӣ мавзӯи меҳнати зебу ҷиннати инсонӣ, ҳамчун асоси эҷоди илму дониш, ҳусну зебоӣ ва максаду маром дар ҷон аввал гузашт. Ҳамин тавр, меҳ-

<sup>1</sup> Мукబил — созибикбол, ҳушбахт.

натдүстүй, идеялчои ватанпарварий ва халкдүстүй мөхвари осори бадеяи нависандагчны советий шуд.

Мавзӯи асарҳои санъату адабиётро, чи тавр ки гуфта шуд, ҳаёт муайян мекунад. Вале мавзӯъот чизе нест, ки бевосита зиндагӣ ба нависандагаш мекарда бошад. Барон шакл гирифтани мавзӯъ санъаткор материалу фактҳон аз ҳаёт чамъ овардаашро дар фикру зикр ва дилу ҷонаш ҷой дода, онро бо таҳайюли баденаш мепазонад ва суфта менамояд.

Инак, мавзўи асари бадей бо идея узван марбут мегардад. Горький гуфтааст, ки асари бадей аз халли се вазифаи аз хам чудо-нашаванда иборат аст: дар бобати чӣ навиштан, чи тавр ва барои чӣ навиштан. Агар мавзӯъ ба саволи дар хусуси чӣ навиштан чавоб дихад идея ба саволҳои барои чӣ, ба қадом мақсад ва чӣ тавр навиштан ба саволи санъаткорию маҳорат чавоб медиҳад.

Нависандай бузург, чунон ки дар боло зикраш рафт, дар ба-  
робари интихоби мавзӯй хамеша мақсад ва проблеман асосиро  
дар ин ё он асараш муайян мекунад. У дар тасвири воқеаҳо му-  
носибати худро зоҳир намуда, ба воситай қадом персонажу об-  
раз амали гардонидани тояашро пешакӣ фикр мекунад. Сухан-  
вар ба воситай изҳори муҳаббату нафрат ҳукми худро бар во-  
қеаю образҳо мебарорад, «Мавзӯй, — мегӯяд Горький, — идея-  
ест, ки дар таҷрибаи муаллиф пайдо шуда, онро ҳаёт ба ў тал-  
кин мекунад, аммо вай дар маҳзани таассусоти муаллиф ҳанӯз  
ташкил наёфта меистад ва сонӣ, таҷассуми худро дар образҳо  
талаб карда, муаллифро тадриҷан ба кор медарорад»<sup>1</sup>.

**Мазмунни идеяйни асари бадей** Мазмунни идеяйни асари бадей бо мавзуют за проблемахо ба анчом намерасад. Ба замми ич боз бахэй идеяй — эмоциональ ба хаёт шарти зарури осори бадэй аст. Чернышевский дар ин хусус гуфтааст, ки асархой санъят бачуз «азнав офаридан»-и зиндагий ва «шарху тафсир»-и он ба аҳамияти сеюм низ сохибанд — онро «аҳамияти хукмнома бар ходисахои хаёт» мегүянд» Махз дар баҳои идеяй мөхияти асари адабии бадей равшану барчаста зухур мекунад.

Идея, ки мақсаду нияти санъаткор ва моҳияти асосии асарро муайян месозад, муносибати ўро низ ба воқенят комил нишон медиҳад. Бояд гуфт, гайр аз идеяни асосий дар асарҳои бадей идея-хон фаръӣ (иловагӣ) низ вучуд доранд. Рафту равиши асар, мавзӯю сюжети он бо идеяни асосий ва маъннидоди он въбастааст В. И. Ленин дар «Дафтарҳои фалсафи»-и худ таълим медиҳад, ки «Идея дониш ва сабъю кӯшиш (ҳоҳиши [-и нисон], ирода мебошад<sup>3</sup>.

Ик ё он идея хамеша бо сохти чамънитӣ, бо шароитҳои мод-

<sup>1</sup> Горький А. М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 27, М., 1953, стр. 214.

<sup>2</sup> Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности.— Полн. собр. соч., т. 2. М., 1949, стр. 86.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Асардо, ч. 38, саг, 195—196.

дии ҳаёт вобастагӣ дорад. Дар боло зикр шуд, ки идеология ду хел мешавад. Идеяҳо низ ду хеланд: идеяҳои иртиҷоӣ ва идеяҳои пешқадам. Агар идеи иртиҷоӣ ба қувваҳои иртиҷоӣ ва ҷаҳолатпарат тақъя дошта, пешравии ҷамъиятиро ба ақиб қашидани шавад, идеи пешқадам бо назарияҳои нашу пешрав мусаллаҳ гардида, боиси тараққии ҷамъияти мешавад. Аҳамияти идеи пешқадам дар сурате меафзӯяд ки агар вай талаботи моддин ҷамъиятиро низ ба ҳисоб гирад ва онро айнан инъикос намояд. Идеи марксизм-ленинизм, ки идеи пешқадамтарин ва революционитарини ҷаҳон аст, ба қуллӣ барҳам додани синифҳои истиесморкунандаро тарафдорӣ карда, барои соҳтани ҷамъияти бесинфи коммунистӣ ва дар амал ҷорӣ намудани идеяҳои бародарӣ, баробарӣ ва дӯстии ҳалиқҳо мубориза мебарад.

Инак, идеи асари бадей — ягонагии ҳамаи тарафҳои мазмунӣ он, яъне мавзӯй, проблема ва баҳои идеяӣ — эмоционалии ҳаёти тасвиршаванда аст. Идеи нависанда ҳамон фикрест, ки ў ба воситаи тасвири образҳои бадей ва манзараҳои ҳаёт рафттору кирдори иштирокчиёни асар ва ҳолату вазъияти онро баён месозад. Аз ин рӯ ба равиши муайян ҳал карданни масъалаи асосии дар асари бадей гузошта шуда, яъне муносибат ва баҳои нависанда ба ҳодисаҳои муҳимми тасвир кардагиаш идеяномидан мешавад. Махз идеи асар дар муборизан ҳалқӣ тарафдори кӣ будани нависандаро зоҳир мекунад.

Ҳамин тавр, асари бадей аз як чизи мукаммалу мураккаби идеяӣ ва мушоҳидаҳои зиёди нависанда бар зиндагӣ иборат буда, дар фикри асосии муаллиф ҷамъистаст мебарад. Чунончи, идеи асосии романи Горький «Модар» он аст, ки нависанда роҳҳои умдан муборизан синифии байни буржуазияю пролетариатро ошкор карда, ба ғалабан қатъи пролетариат боварии комил изҳор менамояд.

С. Айнӣ дар романи ҳуд «Гуломон» идеяи озодии ҳалқи меҳнаткаши тоҷикро дар мубориза бар зинди мустабидон ва ғалабан мардумро ба туфайли Революцияни Қабири Октябрь нишон додааст, Раҳим Ҷалил дар романи «Одамони ҷовид» гоҳи омадани идеи Партии коммунистиро дар шаҳру қишлоғи Тоҷикистони шимолӣ, гоҳи омадани идеи ҳоҷагии колективӣ ва шикаст ҳӯрдани бокимондаҳои душманони ҳалқ — босмачиён, кулакҳо ва думравони онро инъикос кардааст. Мубориза барои маданияти нави меҳнати колективӣ дар шаҳру қишлоғ ба воситаи образи Пӯлод Қодиров ва шарикони ў тасвир ёфтааст. Идеи асари «Одамони ҷовид» партияӣ буда, на факат аз устуворона ҷорӣ шудани сиёсати партия дар маҳалҳо дарак медиҳад, балки инчунин нафрati хонандаро нисбат ба бокимондаҳои душманони синифӣ ва ҳар гуна ҷаҷравиҳо бармеангезад.

Идеяҳои солиму зудан қаламкашони советӣ ба идеяҳои Партии Коммунистӣ истинод дошта, дар айни замон рӯхияи хонандаро ба ҷунни марому мизон ташкил ва тарбия мекунанд.

Дар асархон санъату адабиёт, ки тасвири  
хаёти табакаҳон гуногуни чамъияти дар бар  
гирифта мешавад, идеяҳо ҳам мухталифанд.

Дар асари бадей одамони гуногунтоифаю гуногунақида дар за-  
духӯрд ва мунозираю мунокиша ҳакиқати зиндагиро ёфтани ва  
муқаррар кардан меҳоҳанд. Асари бадей ҳамин идеяҳо ва хуло-  
саҳон заруриро бо фактҳои равшану мӯътақидона нишон меди-  
хад. Идеядон пешқадам ва революционӣ дар асари бадей бо но-  
му фаъолияти образҳон мусбат, идеяҳон реакционӣ бо образҳон  
манғин асар вобастаанд. Материални мухимми чамъияти ва ду-  
руст гузашта ҳал намудани масъалаҳон ҳозирзамонӣ асоси аҳа-  
мияти идеявии асарро таъмин менамояд. Махсусан асарҳон на-  
моёне, ки зиндагониро ҳаматарафа нишон додаанд, дорон аҳа-  
мияту таъсири бузурганд.

Идея, ки инъикоси фалсафай ҳаёт аст, ташаккули он дар  
фикари одамӣ як процесси мураккаби эҷодист. Пайдоши мақса-  
ду инияти нависанд, албатта, аз ҳаёт ва шахсони зинда оғоз ме-  
ёбад. Вале дар аснои ба ҳам омехта (сийзех) шудани бисъёр ма-  
териалу воқеаҳон чамъияти синӣ, ҳангоми аз зери қалами санъ-  
аткори равшанфикари он чамъият таровидани асаре аксар идеяи  
он аз доиран ҷаҳонбинии ў берун мебарояд. Фикру мулоҳизаҳон  
Ф. Энгельс дар бораи эҷодиёти Оноре Бальзак ва В. И. Ленини  
дар бораи эҷодиёти Лев Толстой ба ҳамин маъни далолат ме-  
кунанд.

Ф. Энгельс замони худро дар назар дошта, навиштааст, ки  
«сарфи назар аз нуқтаи назари муаллиф» асари ў дорон аҳамияти  
қалони сиёсии иҷтимоӣ шуда метавонад ва барон тасдики он  
Бальзакро мисол овардааст. «Дуруст аст, ки Бальзак, — мегӯяд  
Энгельс, — аз ҷиҳати нуқтаи назари сиёсииаш легитимишт (тараф-  
дори монархия — ҳокимияти подшоҳӣ) буд. Осори бузурги ў —  
марсияни пайдай бар инқирози чамъияти болой мебошад; таваҷ-  
ҷӯҳи ў ба тарафи синфест, ки ба мурдан маҳкум шудааст... Вале,  
ягона одамоне, ки ў дар бораи онин бо шавқу мафтунин ошкоро  
сукан меронад, ин душманони ашаддин ў республикаҳо — қаҳ-  
рамонони кӯча мебошанд... инҳо одамонеанд, ки дар он замон  
(солҳон 1830—1836) ҳакикатан намояндагони оммаҳон ҳалқ бӯ-  
данд. Ман ончиро яке аз зафарҳон барҷастаи реализм, яке аз  
хислатҳои арзандатарини Бальзаки кӯчансол мешуморам, ки ў  
мачбур буд бар зидди таваҷҷӯҳи синӣ ва ақидаҳои сиёсии худ  
рафта, ногузирии сукунти аристократҳои дӯстдоштаи худро би-  
над ва онро чун одамони мусибатзада тасвир қунад ва одамони  
ҳакиқии ояндаро дар ҷое бинад, ки онҳоро фақат дар ҳамон  
ҷо ёфтани мумкин аст»<sup>1</sup>.

Энгельс дар ин ҷо равшан қайд жардааст, ки асари барҷас-  
тан нависандан бузург агар процесси ҳаётро ҳакқонӣ, реалист-  
она тасвир қунад, катъи назар аз ҷаҳонбинии муаллиф про-  
цесси пешравии ҳаёт ва қувваҳон нав пайдо шуданстодай чамъ-

<sup>1</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. О литературе. М., 1958, стр. 73.

иит дар он амиқ ва ҳақиқатнигорона ҷамъбасти бадей меёбанд. Дар ҳақиқат, дар романҳон Бальзак мұхаббати ў ба ҷониби республикачилдост, ки ҳукмравони монархияро рад мекарданд ва бар зидди он муборизан саҳт мебурдан.

Идеяи асардан Гоголь бо нияту мақсади бадени нависанда ҷаңде мувоғикат ишемкард. «Муфатиш» ва «Чондои мурда» ба ҳонаида ба ҳулосаҳон революционий баровардан материал медодан. Аз ин ҳуди муаллиф ба тарсу вахм мөафтид. Идеяи «Мактуботи сайд»-и И. С. Тургенев низ назар ба фикри эҷодии нависанда вассеътар аст, чунки аз рӯи ӯзирофи ҳуди муаллифи асар, вай ба соҳту инзоми подшоҳӣ зарбаҳон саҳт мезад. Добролюбов навиштааст: «Асари бадей на барои он ифодан идеяи музайн мегардад, ки муаллиф дар вакти навиштани вай идеиашро пешаки мӯкаррар мекунад, балки барон он, ки фактҳои воқеяни зинлагиен, ки аз онҳо ин идея ҳуд аз ҳуд пайдо мешавад, муаллифро ба завък овардаанд»<sup>1</sup>.

Идеяи объективии асари бадей қадру қимати оиро ташкил менамояд. Ҳангоми мутолиаи асари бадей на факат ба таҳлили ҳуди нависанда ва бо тарзу тарни ҳаллу масъалагузориҳон ў, балки ба чи гуна ҳонаидаро ба идеяҳон азими ҳаётӣ ва ба ҳулосаҳон чукури фалсафӣ овардани ў низ бояд диккат дода шавад. Ҳамни тавр, эҷодиёти нависандаи реалист ва материали ҳаётин тасвирикардан ў назар ба ҷаҳонбиниаш вассеътар мегардад, ҳарчанд ки ҷаҳонбинӣ ҳам дар эҷодиёти ба асос гирифта мешавад.

Намунаи дигари таҳлиле, ки хусусиятҳои ҷаҳонбинии нависанда ва дар айин замон материали объективиро мәънидод кардани санъаткор ба назар гирифта шудааст, мақолаҳои В. И. Ленини дар бораи Лев Николаевич Толстой мебошанд. Ленини ишон додааст, ки эҷодиёти Л. Толстой мухити таърихии замони ҳудрэ бузургворона инъикос намудавест ва фикру мулоҳизаҳои Толстойро факат бо доинстани ин мухит фахмидан мумкин аст.

В. И. Ленини дар мақолаи ҳуд «Л. Толстой, ҳамчун оинай революции рус» навиштааст: «Зиддиятҳои дар асарҳо, ақидаҳо, таълимотдо ва дар мактаби Толстой будагӣ — ҳақиқатан ҳам беандоза қалонанд. Аз як тараф, санъаткори гениали, ки на танҳо манзараҳои ҳаётӣ русро бехамто тасвир кардааст, балки инчунин асарҳои аъзосифати адабиёти ҷаҳонро эҷод кардааст. Аз тарафи дигар — помешники дар роҳи Исо дарвешинуанд. Аз як тараф, ӯзирози ба таври шобии диккат пурзӯр, ростқавлониа ва самимӣ бар мукобили дурӯғ ва соҳтакории ҷамъиятӣ, — аз тарафи дигар, «толстойчӣ», яъне одами беиродан фартуни зиёнкоре, ки интелигенти рус ном дорад ва дар пеши мардум мушт бар синан ҳуд зала мегӯяд, ки: «ман одами гаида, ман қабеҳ ҳастам, аммо бо ҳудтакмилдидин маннавӣ машгулам; ман дигар гӯшт намехӯрам ва аниун бо котлетҳон из бирниҷ пухташуда рӯз мегузаронам». Аз як тараф, танқиди беражмониаи истисмори капиталистӣ,

<sup>1</sup> Добролюбов Н. А. Поли. собр. соч. в 6-ти томах, т. 2, 1935, стр. 327.

фош кардани чабру зулми хукумат, фош кардани комедияи суд ва усули идоракунни давлат, ошкор кардани тамоми беху буни зиддиятхон байни афзоиши боигарию комъёбихон тамаддун ва афзоиши қашшоқӣ, ҷаҳолату азобу уқубати оммаҳон коргарон; аз тарафи дигар,— тарғиботи қаландаронаи бо зӯрӣ ба шарр муко- билатнакуни<sup>1</sup>.

Лечин қайд мекунад, зиддиятхое, ки дар ақидаю таълимоти Толстой ҳастанд, тасодуфӣ набуда, балки ифодан он шаронти пурхтилофест, ки ҳаёти рус дар сеяки охири асри XIX дучори он гардида буд. ...Толстой чун пайғамбаре, ки рецептҳон нави начот додани инсониятро қашф карда бошад, ҳандаовар аст. Аммо Толстой чун ифодакунандан он идеяҳо ва он аҳволи рӯхие, ки то вакти ба ҳучум гузаштани революцияи буржуазӣ дар Россия дар байни миллион-миллион дедқонони рус ба амал омадаанд, бузург аст. В. И. Ленин дар мақолаи дигараш «Л. Н. Толстой» навиштааст: «Аҳамияти ҷаҳонии ў ҳамчун санъаткор, шӯҳрати ҷаҳонии ў ҳамчун мутафаккир ва тарғиботчӣ, ҳам ину ҳам он, аҳамияти революцияи русро ба таври ҳуд акс мекунонад»<sup>2</sup>.

В. И. Ленин борҳо ду ҷиҳати аҳамияти эҷодиёти Л. Н. Толстойро таъқид намуда, ба ҳулосае омадааст, ки ин санъаткор сабаби ҳама гуна разолату қабоҳат будани мутлакияти подшохиро медонист, аммо тарзу тарики муборизаро ёфта натавониста, роҳи сарбастаи «ҳуддакмидҳии аҳлоқӣ»-ро тарғиб менамуд. Дар ҳақиқат, зиддиятҳон мағкуравӣ ва эҷодин Толстойро вобаста бо шаронтиҳон зиндагии ҳаёти руси он замони баҳо додан моро ба ҳақиқати ҳол наздик меорад. Аз ин ҳама маълум мешавад, ки ҳуди таҷрибаи ҳаёти ҷамъияти мөъёру мизони дуруст ва ё нодуруст будани мазмун, мавзӯъ ва идеяи осори санъаткор буда, махзӯни таҷриба ба асари бадӣ баҳои ҳаққонӣ доаметавонад.

Ин назарияи классикони марксизм-ленинизм ба суханварони забардасти санъату адабиёти гузаштани миллатҳон дигар, аз ҷула ба адабиёти форсу точик низ тааллук дорад. Рӯдакиу Фирдавсӣ, Ҳайёму Носири Ҳисрав, Ҳофизу Камол, Мушғиқио Сайидо, Донишу Шоҳин ва бисъёр дигар бузургон бо вучуди фарзанди замони ҳуд — замони феодалий будан ва ба қонуниятиҳон дину шарнат ва расму онни мусулмонӣ итоат доштан, бо назари дақики дунъёомӯзӣ ҳаётро ҳаматарафа диданд. Онҳо ҳамчун адабони ҳақиқатнигӯр дар натиҷаи мушоҳидакорӣ ва дақикиназарӣ ба ҷизҳое ва воқеаҳон даврон пайхас рафтаанд, ки аз назари мардуми oddī пиндои мемонд.

Вусъати таҳайюлоти бадени иҷ донишмандон ба дараҷае буд, ки онҳо бо баёни ишқу муҳаббат, панду насиҳат, ҳулку одоби инсонӣ маҳдуд нашуда, сарфи назар аз ақидаю ҷаҳонбиинашон ҳақиқати талху ногувори замони ҳудро саҳт танқид карда, ҳаёти

<sup>1</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 15, саҳ. 201.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 16 саҳ. 350.

дигар, сохти нави ичтимоиро орзу намудаанд. Умари Хайём дар яке аз рубонхояш бедарак талабгори олами дигар нашудааст:

Гар бар фалакам даст будй чун яздон,  
Бардоштаме илин ин фалакро зи миён,  
В-аз ин фалаке дигар чунон сохтаме,  
Козода ба коми дил расид осон.

Хофиз аз навмедиҳои одамони даврони худ ба норозигию таарруз омада, дигар побандии ҷабру ситам буданро токатно-пазир доиниста, беибо гуфтааст:

Чашми осониш кӣ дорад из сипархи тетрав?  
Оламе дигар бибояд соҳт в-аз ин одаме.

Агар Бальзак, Л. Толстой ва баъзеи дигар нависандагони Аврупою рус дар изҳори ақидаҳои пешкадамонаизашон ба амалиёт ва болоравни қувваҳои реалии муборизони мамлакати худ такъя дошта бошанд, дар шаронтҳои асримиёнагии Шарқ санъаткорони форсу тоҷик орзудои неки худро онд ба шаклҳои баркамоли ҷамъияти инсонӣ дар ҳаёл ифода мекарданд.

Дар асари бадӣ ақидаю идеяҳои гуногуни аксар дар задухӯрд ҳастанд. Вале онҳо ҳамчун навдаҳои як таини дараҳт дар атрофи идеи асосӣ амал мекунанд. Дар як ҳолат идеи танқид ва инкори соҳти ҷамъияти мавҷуда бошад, дар ҳолати дигар идеи ягон тарзи ислоҳоти нави рӯзгор ё қашфиёти революционии ягон ҷоъе ва илму эҷод, монаҷди фатҳи коинот ва гайра мебошад. Нависандай бомаҳорат идеяҳои гуногуниро дар лаҳзан мусоид истифода бурда, кӯшиш мекунад, ки идеи асосиро дар пеши наҳари ҳонандагони равшантар ва барҷастатар гардонад. Масалан, М. Турсунзода дар силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон» ба идеяҳои зиёду гуногуни муроҷнат мекунад: идеи одами советӣ, идеи «соҳибони сафедпӯст» — мустамликадорони англisis, ки дар сарзамини Ҳиндустон 200 сол ҳукмронӣ кардаанд, идеяҳои ҳиндувони гуногунацида — коргари ҳинд, деҳқони ҳинд, роҷҳо (заниндорон), бараҳманҳо (рӯҳониён) ва гурӯҳу табакаҳои раиторанг. Дар байни идеяҳои гуногуни тоғфан одамон идеи озодӣ, истиклолият ва демократия, инсондӯстӣ и советӣ ва интернационализми пролетарӣ дар асар бо пафоси бузург садо медиҳад.

Мавзӯъ ва идеи асар ҳамеша алокон адабиётро бо ҳозирзмон муайян мекунанд. Навигарни мавзӯъ ба таркии ҳатмӣ ба нағигарни идея меорад ва баръакс.

Адабиёти советӣ идеяниоктарии, пешкадамтарии ва революционтарии адабиёти ҷаҳон буда, назар ба адабиёти гузашта ва адабиёти ҳозираи буржуазӣ аз ҷиҳати мавқеи гоявии ҳуд пойдору мустаҳкам аст ва роҳи равшан дорад. Мазмуни худи ҳаёти советии мо, идеяҳои марксизм-ленинизм ва қарордоду нишондод-ваффакиятҳои имрӯза, идеяҳои ояндан ҳалқи советӣ дар роҳи соҳтмони васеи Коммунизм меъёри баҳодиҳӣ ба асарҳои нависандагони мост.

Образ калиман русй, маънон тасвир, сурат, Образи бадей чист? Мучассама ё шакаро дорад. Образи бадей — шакли маҳсуси дарк намудани ҳайт аст, ки вай факат ба санъату адабиёт хос буда, ба сифатҳои муайян соҳиб аст. Таълимоти В. И. Ленин «назарияи ишъикос» асоси илми мағҳуми образнокин бадей дар санъати реалистӣ мебошад. В. И. Ленин роли таҷрибаро дар маърифати мазмуну моҳияти воқеяят чун меъёри ҳакиқат пешбарӣ карда, гуфтааст: «Ҳамаи до-нишҳо аз таҷриба, аз эҳсосҳо, аз идрокҳо пайдо мешаванд. Реалияти объективӣ манбаи идрок аст»<sup>1</sup>. Бо воситан образҳои бадей идрок карданн ҷаҳон, мисли тафаккури илмӣ, ба фахмидан ва азҳуд намудани ҳакиқати объективӣ равона шудааст. Вале, чи наవъ ки дар боло ишора рафт, илм ҳайти воқеиро бо шакли ҷамъ-басти мантиқӣ — бо мағҳумҳои мӯҷаррар, бо конунияти ва катеторияҳо ишъикос мекунад, образи санъату адабиёт бошад, воқеаҳои умумиро ба шакли конкрет ва фардӣ аз нав эҳъё менамояд. Яъне, аз он ҷо, ки мағҳумҳои мантиқӣ хоссан илманд, яғнагијо яклухти эҳсосот хосияти образҳои санъат мебошанд.

Ин факт дар шеъри «Сайёҳи ҳинд»-и М. Турсуззода равшан ба назар мерасад:

Гуфтам: «Эй сайёҳи ҳинди кобулӣ,  
Кудаки хурдю дар кӯҳи тули.  
Чисми хурдатро ба пушти Ҳиндукӯш  
Кӣ ҳаво дод, аз чӣ мегардӣ ҳамӯш?  
Е туро баҳти сиёҳат роидааст?  
Боди афғонӣ магар паррондааст?...  
Е касе гуфтат, ки дар Ҳиндустон  
Ризки инсон аст чун оби равон»<sup>2</sup>...

Дар ин саволҳон нотиконаи пайдарпай агар, аз як тараф, дар образи конкрети афғонбача тақдири ў барин бачагони бенавозӯ сарсони ҳинд ва дигар миллатҳо ифода ёфта бошад, аз тарафи дигар, ҳисси тааҷҷубу таҳайюри шонри советӣ, вазъияти ноҳинчори ин наврасҳоро ба онҳо фахмонида, ба мубориза камар бастаро тавсия намудааст.

Бинобар ин ҳам образи бадеиро фикри ҳисшавандагӣ мегӯянд. Образ аз як тараф, соҳиби фардияти муайян аст, аз тарафи дигар, ҳислатҳоеро, ки барои донираи васеи ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва одамони гуногун хос аст, ба андозае дар бар намудааст. Дар асоси ин гуфтан ҷонӣ аст, ки образ таҷассуми ҳайти воқеист, ки ба шакли фардӣ-индиҷидуалӣ дар асар тасвир мебад. Образ ҳайтра дар ҳодисаҳои ҷудогони вай, дар мисоли предмете ё шахсе, ки дорои ҳусусиятҳои хоси ҳуд аст, ҷамъbast мекунад.

<sup>1</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 14, саҳ. 138.

<sup>2</sup> Турсуззода, М. Сайёҳи ҳинд.— Осори мунтаҳаб, ч. II. Душанбе, 1981. саҳ. 29—30.

Образҳон безаволе, ки аз тарафи классикони бузурги ҷаҳонӣ то ба дараҷаҳои баланди типи адабӣ тасвир шудаанд, ба мисли Дон-Кихот (М. Сервантес), Гамлет (В. Шекспир), Андрей Болконский, Наташа Ростова (Л. Толстой), Татьяна (Пушкин), Фарҳод ва Ширин (Низомӣ), Лайлӣ ва Мачнун (Чомӣ), Комде ва Мудан (Бедил) ва дигарон ҳакиқати характерҳои конкрети таърихи, милли ва иҷтимоиро якҷоя бо хислатҳои умумииносӣ дар ҳуд омехтаанд. Павел Корчагин (аз романи Н. Островский «Обутоб ёфтани пӯлод»), Олег Кошевои (аз романи Фадеев «Гвардияи ҷавон»), Ҷедор (аз романи С. Айни «Дохуна»), Қодир ва Ҳасан (аз достонҳои М. Турсузизода «Писари Вазн» ва «Ҳасани аробакаш»), Собир (аз повести С. Улуғзода «Субҳи ҷавонии мӯ»), Ҷавлат, Ҳол, Ақбар ва Пӯлод Қодиров (аз романи Раҳим Ҷалил «Шӯроб»), Мөхрӣ Ҳорқашова ва Гулбаҳор Қодирова (аз достони М. Миршакар «Дашти лаванд») ва бисъёри дигар образҳои адабӣ давраҳои муайянӣ иҷтимою сиёсӣ, давраҳои мубориза ва муҳолифатҳои гуногуни замонаро дар ҳуд акс менамоянд.

Образҳо маҳсули нуктани назари объективӣ ва субъективии санъаткоранд. Вале онҳо аз ягон ҷои номаълум пайдо намешаванд. Образ дар натиҷаи омӯхтани ҳаётӣ реалий ба вуҷуд меояд. Нависанда пеш аз он, ки асаре эҷод кунад, одамон ва зиндагиро ҳуб меомӯзад, онро ҳаматарафа дарк менамояд, баъд аз омӯхтани масъалаҳои бисъёри ҳаёт мухимтаринашро интиҳоб карда, мак'ад ва ниятшро бо воситай образ ифода менамояд. Масалан, дар повести Пушкин «Духтари капитан» чунин масъалаҳои мухимми замони ӯ ҳал шудаанд: ҳам проблемаи калони таъриҳӣ (муносибати дворянҳо ва деҳконон, шуриши деҳконон бо сардории Пугачёв), ҳам ҳамзараҳои зиндагии ҳамон вакт ва муҳити дарбори Екатерина, ҳам ҳаётӣ шахсии Гринёв, ҳам тасвири манзараҳои табииати Русъ ва ғайра. Образҳои бадени ин асар — Гринёв, Маша, Савельич, падару модари Маша, Пугачёву ҳаммаслаҳои ӯ чун ифодакунандагони нуктани назар ва ниятҳои бадени нависанда дар пешни назари хонанда як-як ҷилдгар мешаванд. Дар романи Ч. Икромӣ «Духтари оташ» низ масъалан мухимми ҷамъияти тоҷикон, бедорни шуруи синфи мазлумони Осиён Миёна, муборизан ҳалқи тоҷик барон озоднаш (дар давраи ҳукмронии намояндан охирини хонадони мангитиён — амир Олимҳон) бо воситай образҳои Дијором-каниз, Аҳмади машкоб, Асо, Фирӯза, Ҳайдаркул ва дигарон баън мегардад.

Образ ҳамчун мачмӯи лавҳаҳои ҷудогони ҳаётӣ инсон, пеш аз ҳама, тасвири характери муайянӣ иҷтимоиро, ки дар маркази ин лавҳаҳо менистад, дар мадди назар мегузорад. Ҳуди ҳамин лавҳаҳои ҳаётӣ инсон, образ иномид мешавад. Нависанда бо воситай образҳо зисту зиндагонӣ, кору кирдор, вазъияти рӯҳӣ (хурсандӣ, маъюсӣ) ва дигар лаҳзҳои ҳаётӣ одамро инъикос менамояд. Ӯ ҳамеша кӯшиш мекунад, ки ин ҳама ҳусусиятҳои одамиро дар асари бадеъ ҳарҷониба нишон дихад. Одам ҳамчун обьекти асосии асари бадеъ дар ҳолате об-

рази адабй мешавад, ки рафтори ў ҳам дар ҳәти шахсиаш ва ҳам дар ҳәти чамъиятй — дар истехсолот, дар соҳаи сиёсат ва гайра тасвир гардад. Вазифан тарбиягари образи бадей бо табииати бадеи он алокай зич дорад. Образ воситай асосиест, ки ба аклу хис ва ироди одамон таъсири идеяй-эстетикий гузашта, ононро ба ҷунбишу такон ва ба дигаргун соҳтани вокеяни зиндагӣ сафарбар мекунад. Таъсири ҳаячоновари образи бадей ба василаи фаъоли тараккиётни маданияти эстетикии одам мубаддал ҳоҳад гардид.

Образҳои санъату адабиёт, ки ифодакунандагони идеяҳои мухталифанд, дорон сифат ва ахлоқу одоби муайян мебошанд. Ин аст, ки дар асарҳои бадей, ҳамеша дар қатори образҳои мусбат, образҳои манғӣ низ амал мекунанд. Дар асарҳои санъат ва адабиёт дар байнин кувваҳои аз байн рафтаистодаю кувваҳои навбарамади чамъият мубориза ҳамеша дар чӯшу хурӯш аст. Масалан, гурӯҳи образҳои мусбати «Гуломон» Кулмурад, Эргаш гулом, Сафар гулом, Мухаббат, Ҳасан, Фотима ва бисъёр дигар намояндиагони ҳалқ ба мукобили гурӯҳи образҳои манғӣ — Үрмон-Нолвон, Раҳимбой, Ҳаит Амин, Кутбия, Ҳамдам-Фӯрма ва дигарон доимо дар задухӯрд ҳастанд.

Зиддияте, ки дар асари бадей дар байнин образҳои мусбату манғӣ вучуд дорад ва муборизаи ногузире, ки дар байнин кувваҳои изву кӯҳни чамъият меравад, **конфликт (низои адабӣ)** ё худ коллизияи асари бадей ном дорад.

**Маънои лугавни конфликт (ин қалимаи лотинӣ)**  
**Конфликти асари низоъу мухолифат** аст. Маънои истилоҳии он адабӣ ба ҳам барҳӯрдани рафтору автор, нуқтаи назар, идеяҳо, эҳтиросу эҳсосот, саъю кӯшиши ва манғнатҳои мухталифи иштироккунандагони асар мебошад. Ҳаёти вокеӣ пур аз зиддиятҳои объективӣ буда, ҳуди он манбаъ ва асоси низоу ин-фок аст. М. Горький навиштааст: «Ҳаёт пур аз драма, пур аз зиддиятҳои бузургу ҳандаовар аст». На факат муборизаҳои байнин кувваҳои иҷтимою синфҳо, инчунин муборизаи идеяҳою ақидаҳо зиддияти зиндагиро ташкил мекунанд. Майлу тамоили тараккиёти чамъиятӣ худ аз худ зиддиятҳои драмавии зиёдеро дар бардорад. Санъату адабиёт мазмун ва шаклро барон асарҳои бадей аз ҳамин задухӯрҳои ҳаёт мегиранд. Зиддиятҳои зиндагӣ бо тамоми рангорангашон ба шаклҳои гуногуни зохир шаванд ҳам, мазмунни конфликт аз муборизаи байнин хусну зебой ва палидию сафилӣ, аз максадҳои олий ва қабоҳату разолат иборат мебошад, ки ба он аз мавқеи идеали эстетикии пешқадами ии ё он замон баҳо дода мешавад.

Конфликти повести тарҷимаиҳолии С. Улугзода «Субхи ҷавонин мо» хеле мураккаб аст. Вай дар асоси задухӯрди байнин кувваҳои гуногуни иҷтимоӣ: аҳли меҳнат — Умархон, Обидҳоҷа, Додобон дурдгар, Ершов, Николаев, Қаҳҳор амаки ширкорҷӣ, Курбони ширинкор, Зокир-Командир ва аз занҳо Шарофат, Нисоҳон, тӯта Люба, тӯта Маша ва дигарон бар зидди кувваҳои иртиҷоӣ — бойҳон золим, заминдорон ва босмачиён соҳта шудааст. Образи

Умархон чамъбаси моҳияти зиндагии насли калонсол, ифодади характер ва хислатҳои чунин персонажҳои мусбати асар мебошад, ки тадриҷан ба дараҷаҳои баланди маданияти меҳнату ҳаётни манишӣ мерасад.

Ғайр аз ин, зиддияти кувваҳои наву кӯҳиа дар повесть равшан ҳувайдост. Гӯрӯҳи чавонони повести «Субҳи чавонии мӯ» — Собир, Солех, Муродхон, Сулаймонов, Азиз Карим, Шамсуллоев, Нишон, Арзуманов, Тағи, Эрматов ва дигарон, ки кувваи боиктидори чамъийтианд, ҳамчун намояндагони интелигенцияи нав бар зидди тарафдорони ҳаётни гузашта, ба муқобили муштазӯрон, рӯҳониёни, миллатчиёни буржуазӣ ва урғу одатҳои боню феодалий мубориза мебаранд. Образи қаҳрамони марказии повесть Собир чамъбаси моҳияти ҳамин процесси иникишофи воеаҳо, таҷассуми симон чавонони фаъоли он солҳо мебошад. Муборизаи байни аҳли меҳнат ва муфтҳӯрон, байни комсомолон ва ҷоҳилону кӯҳнапарастон дар ин асар аз мавкеи идеяҳои олии Партияи Коммунистии Ленини шиддат ёфта, ниҳоят, гояҳои нави социалистӣ ва мағҳумҳои тозаи маънавиёт тантана мекунад.

Ба ҳамин тарик, маҳсусияти мазмунни конфликт дар муборизаи байни зебой, ҳиссу фикри олишон ва разолату қабоҳат ҷо гирифта, баҳои онҳо мебонист дар партави идеали эстетикии пешкадами ин ё он замон ҳал гардад. Санъату адабиёти реалистӣ низоъҳои ҳаётро ҳаккӣ ба таҳлил гирифта, дар шакли задуҳӯрди характерҳои типӣ дар вазъияти типӣ нишон медиҳад.

Роли конфликт дар адабиёт танҳо ба тасвири тарафҳои гунонги ҳаётни вобаста нест, ҳусусиятҳои хоси намуду жаҳрҳо ва воситаҳои соҳтани тип ин дар он таъсир дорад. Таъсирни конфликт дар асарҳои эпикӣ — роман, повесть, дар асарҳои драматӣ — пьеса, кинофильмҳо ва маҳсусан дар фочия (трагедия) қавитар аст. Дар асарҳои лирикӣ конфликт бо воситаи ифодади эҳсосоти худи шоир, одамони гуногун ва муносибатҳои онон нишон дода мешавад.

Санъату адабиёти буржуазӣ дар замони ҳозира аз ҳақиқати зиндагӣ дур рафта, низоу мусодимаҳон тезу тунди байни меҳнату капиталро рӯпӯш мекунад. Факат санъати ҳақиқатан реалистӣ муборизаи боадолати мазлумонро бар зидди ҷабру тааддии сармоядорон ошкоро нишон медиҳад ва одамони оддии меҳнатро барон тантанаи идеалҳои пешкадами чамъияти рӯхбаланд менаҷояд. Мехру муҳаббати бепоёни нависандан советӣ доимо ба манифати ҳалқ ва бар зидди душманони ҳалқ ингаронида шудааст.

**Персонаж** калимаи французӣ буда, тарҷумааш маънии шаҳс, симоро дорад. Иштироккунандай асари эпикӣ ва пьесаҳои саҳнавиро персонаж меноманд. Мағҳуми персонаж назар ба қаҳрамон, ки иштироккунандай асосии асари бадеист, ҳурдтар аст. Персонажҳо дар асар мавкеи дуюро ишғол намуда, назар ба қаҳрамонон миқдоран зиёдтаранд. Масалан, дар романи Л. Н. Толстой «Ҷанг ва сулаҳ» зиёда аз 500 персонаж иштирок доранд, аммо қаҳрамонон қарib ба 30 нафар мерасанд.

Дар романи С. Айй «Фуломон» қариб 130 нафар персонаж амал мекунанд, қаҳрамонони асар аз 15 нафар зиёд нест. Ичунин дар романи Ч. Икромӣ «Духтари оташ» зиёда аз 150 нафар персонаж иштирок дошта, қариб 20 нафар қаҳрамонон барандаи ҳамон воеаҳои мусбату манғии асарапанд.

Қалимаи персонаж, ки умуман дар асаҳои бадей истифода мегарданд, дар асаҳои саҳнавӣ — драмавӣ бештар кор фармуда мешавад. Дар театрҳо аксар истилоҳи **персонажи драмавӣ**, мазҳавӣ, фочизавӣ ва амсоли он маъмул аст.

Дар осори бадеъ нисбат ба иштироккунандагон, ки дар ҳракату амалиётанд, якчанд ибора кор фармуда мешавад, ки онҳоро аз якдигар фарқ кардан зарур аст: **персонаж, характер, қаҳрамон, иштироккунанда**. Гоҳо истилоҳи **қаҳрамон** ҳамвора ба персонажҳои мусбату манғӣ нисбат дода мешавад. Аз рӯи ҳақиқат ин дуруст нест. Семантикаи (маънии аслии) **қаҳрамон** ба одамони начибу накӯкор даҳл дорад. Магар Арбоб Камол, Корӣ-ишкамба, Чичиков, Плюшкин, Собакевич ва амсоли онҳо шахсони манғурро қаҳрамон номидан мешояд? Онҳоро **зиддиқаҳрамон (антагерой)** ва ё персонажҳои манғӣ бояд гуфт. «Персонажҳои адабиёти бадеъ,— таъқид кардааст Б. Брехт,— ҳамафтӯ ҳамандоми оддии одамони зинда нестанд, балки образҳоанд, ки муовонуки максади идеяни муаллиф тасвир ёфтаанд».

**Иштироккунандагони** асар ононро меноманд, ки назар ба рафтору атвори бевосита, бештар эҳсосоту андеша нисбат ба воқеаҳои дида қабулкардаашон зодир менамоянд. **Характер** ба он обьекти маърифати бадей мансуб аст, ки ҷамбон мухимми иҷтимоии яккатор одамонро дар худ таҷассум овардааст.

Бояд гуфт, ки персонажҳо ду хел мешаванд: байни персонажҳои **асосӣ ё марказӣ** ва персонажҳои **дуюмдарача ё эпизодӣ** фарқият ҳаст. Масалан, дар бâъзе асаҳо персонажи асосӣ аз як шаҳс иборат буда, ин симо ба маркази дикқат, дар плани аввали асар меистад; чунин аст Елгор дар «Дохуна»-и С. Айй, Давлат Сафоев дар романи Ф. Ниёзӣ «Ҳар беша гумон мабар, ки холист...» Дар бâъзе дигар асаҳо гурӯҳи персонажҳои асосӣ амал менамоянд. Чунонҷӣ, дар «Духтари оташ»-и Ч. Икромӣ симон Фирӯза, Хайдаркул, Асо; дар романи Ф. Муҳаммадиев «Палатаи кунҷакӣ» Носир Аббос, Ивон-амак, Каримҷон-ака. Персонажҳои эпизодӣ ё дуюмдарача барон возеҳтар кушодани хислату сифатҳои одамию ҷанговарӣ ва истехсолии персонажҳои асосӣ ёрӣ мегиранд.

Персонажҳо, ки тафаккури мантиқии нависанда ва мазмуну ходисаҳои тасвиришавандаро дар асар бо баденяти том иҷро намуданд, чун як тарафи композицияи асар **системаи персонажҳо** ном мегиранд.

Ҳамин тавр, конфликт, ки бо задухӯрди образҳо ва персонажҳо зич злокаманд аст, на факат рӯҳу ҷони мазмуни идеяни асаҳри бадеъ, балки ичунин асоси шакли бадени асар, инишиофии сюжет ва композицияи онро ташкил менамояд.

### 3. КОМПОЗИЦИЯ ВА СЮЖЕТИ АСАРИ БАДЕЙ

**Композиция** Мъйнои лугавии **композиция**, ки аз калиман лотиний бармеояд (*compositio* — чо-чо гузаштан, тартиб додан ва муттахид кардан) — сохтани асари санъат мешибад. Мъйнои истилоҳии **композиция** — соҳт, бастакорӣ ё устуҳонбандии асари бадей буда, мисли сюжет ва забони бадей во-ситаест, ки асари бадеиро ба вучуд меорад. Композиция барои мантиқан чо ба чо гузаштани қисмҳон чудогонаи асар ва ба ҳам муттахид кардани воқеаю ҳодисаҳо дар он хизмат меқунад. Композиция ягонагии амалиёт, таносуби оҳангҳо ва мувоғиқати маъноҳоро, ки шарти зарури ҳар як асари адабист, таъмин менамояд. Вай шакл ва мазмунро ба ҳам пайваста, ба тарни диалектикаи аз ҳолати шакл ба мазмун мегузарад.

Маълум аст, ки нависанда дар асараш зиндагиро тасвир меқунад, vale ии барон вай ҳаргиз максади маҳз нест. Ҳ тавассути он ба рафти ҳуди ҳаёт таъсир гузашта, мухаббат ё нафроти ҳонандаро нисбат ба воқеае ё ҳодисае бедор менамояд. Аз ии рӯ суҳанвар ба гурӯҳи образҳо ва иштирокчиёни чудогонаи асараш иҷрои роли муайяро таъянин карда, манзараю лавҳаҳои зиндагиро он чунон дар ягонагии мураккабаш нишон медиҳад, ки ҳонанда ҳуд ба ҳулосаҳои зарурӣ омада, ба ҳодисаҳои воқеъгардида аз мавкеи қонунияти рӯзгор баҳон сазовор медиҳад.

Нависанда ҳангоми тасвири одам ҳусусиятҳои гуногуни зоҳирӣ ва ботинии ўро ба таҳлил мегирад. Масалан, баёни қиёфа ва сару тан (портрет), рафтор ва тафсилу ҷузъҳон мухити зиндагӣ (интерьер), манзараҳои табиат (пейзаж), андешаҳои як шахс-нұтқи мустақили ў (монолог), муколима — нұтқи ду шахс (диалог), ривоят ё характеристикан ҳуди нависанда, муросилаю мукотибаҳо, тасвиф ва тасвири дигар воқеаю ҳодисаҳои ҷамъияти, муносибатҳои зиёди байни одамону ҷамъият, табиат ва гайра сохту таркиби муайянни асарро талаб меқунанд. Суҳанваронро зарур аст, ки ҳамаи ии қисмҳон асари бадеиро тавре ба ҳам пайванданд, ки аз он як бинои зебою мӯҳташами адабӣ ба вучуд ояд. Барои ба ҳам мантиқан ва мутаносиб пайвастани ии ҷузъҳои асари бадей мавкеу нуқтаи назари ҳуди санъаткор бузург аст.

Ҳар як ҷинсу намуди адабӣ — лирика, эпос, драма ва гайра дорон ҳусусиятҳон композиционии ҳуд мебошибад. Мо дар ии чо барои мисол аз назм достони Абулқосим Лоҳутӣ «Сафари Фарангистон»-ро аз назар мегузаронем.

Достон аз 5 боб иборат аст. Дар маркази дикқати шонр ду масъала менистад: якӯм тафриқан ду системани ҷамъиятий — социалистӣ ва капиталистӣ ва дуюм барбод рафтани он камтарии аниъанаҳои демократие, ки буржуазия дар байни солҳои 30-ум ҳанӯз ба он такъя дошт. Дар ибтидои асар аз сарзаминии Иттифоқи Советӣ берун омадан, ба сӯи яке аз мамлакатҳои Фарангистон (Аврупо) — ба Франция раҳсипор шудани шонр ва хис-

сийти ватандустии ўзноми худи муаллиф чун иштирокчии сафар баён ёфтааст. Соңй, дурй аз сарҳади Ватан ва наздик омадан ба мамлакатҳои буржуазӣ таассуроти нафратаангези шоирро нисбат ба соҳти капиталистӣ бедор мекунад. Фикру андешаҳои ўзид ба он, ки дар зери таъсиру тазъики фашизм дар Аврупо вазъияти пурдаҳшати иҷтимоӣ ривоҷ гирифтааст, масалҳон зиёдеро ба ёди шоир мерасонанд.

Барои исботи ин фикр дар асар ҳикояи тамсилӣ аз саргузашти як бӯзинаю бачааш дар ҳаммоми тафсон оварда мешавад. Дар ин мисол (боби II) оқибати сиёсати империалистон, ки акнун бо дастони худ бакияни демократияро дар мамлакатҳои барҳам зада, ҳар гуна идеяҳои пешкадам ва одамони муниаввар-фикро таъкиб менамоянд ва ҷазо медиҳанд, инъикос мегардад. Барои нишон додани вазъияти қашшоқонай ҳалқи Франция ва аз ҳуқуқҳои оддии сиёсӣ ва гражданий маҳрум будани он дар асар мисоле аз сӯҳбати шоирӣ советӣ бо як зану шавҳари француз оид ба фарзанд (боби III ва муколима) иктибос мешавад. Барои нишон додани аҳволи бекорон ва умуман ахли меҳнат дар мамлакатҳои ҳориҷӣ ва дар қадом ҳолати саҳту ногувор кор кардани ҳунармандону донишмандон дар достон аз рафти кору кирдори муҳандисе (инженер) мисол оварда мешавад. Дар боби IV боз ҳикояи тамсилие ҷалб шудааст, ки фикри шонро оид ба шиорҳои бардуруғи буржуазия дар бораи ҳалқу миллат равшан месозад. Достон бо ҷамбастҳои шоир хотима мейбад. Ин ҳулосаҳо, ки аз таассуроти сафари санъаткор ба Фарангистон ҳабар медиҳад, ба таври мӯкоҷсан зиндагии ду системай иҷтимоӣ, ҳаётӣ ҳалқҳои СССР ва Аврупо тасвир ёфтааст. Ҳиссияти ватандустии шоир мағз андар мағзи асар ҷо гирифтааст.

Ба ҳамин тарик, композиция дар достони «Сафари Фарангистон» унсурҳои шакл (ривояту таассуроти шоир, масалҳо, диалог ва монолог)-ро пан ҳам гузошта, онҳоро тобеи ифодаи максаду мазмун гардонидааст. Аз ин рӯ вай вазифаи ҳам шакл ва ҳам мазмунро дар асари бадей иҷро кардааст.

Мисоли дигари композицияро дар наср дид мебароем. Соҳти романи Ч. Икромӣ «Духтари оташ» бо чунин пайдарҳамӣ устуҳонбандӣ ёфтааст.

1. Дар иатиҷаи ҷабру ситами беамон пайдоиши шуури синфи ахли меҳнати тоҷик ва болоравии эътирози ҷудогонай нағояндағони ҳалқ бар зидди золимон.

2. Баромадҳои интикомҷӯёни алоҳида ба мисли Дијоромканӣ, Аҳмади Машкоб, Ҳайдаркул, Асо ва дигарон.

3. Сурати муташаккилий гирифтани эътирози ҳалқи заҳматкаш бар зидди амиру амалдорони ўзва мутаассибони дин баробари наздик шудани воқеаҳои революционии февралу октябриси 1917.

4. Ба воқеаю ҳодисаҳои инициативи соли 1920 ҷалб шудани занони меҳнаткаш ва бо сардории Фирӯза дар доҳили арқи амир пурзӯр кардани мубориза аз тарафи машкобзанон.

5. Бо галабан революции халкни Бухоро (сентябрь 1920) анчомидани муборизан пролетариати русу ранчбарони точику ўзбек ва тарки точу таҳт карда, ба сўи хорича турехтани эмир Олимхон ва хизматпешагони ў.

Чунон ки дила мешавад, мунносибию мутақиби ин фикри идеи нависанда, ба воситай ҳаман унсурҳон композиционӣ ба ҳуд чон муайян ёфта, мавзӯро компилан ҳал намудаанд.

Соҳти асари бадей назар ба асарҳон гайри бадей хосияти диккатчалбунианд дорад. Якўмӣ бо образ, образнокӣ, бо характеристи амалиёти одами зинда вобастааст. Принципҳои композиционии ҳар як нависанда доираи фаҳмиши ўро дар бораи алоқаи мунносибатҳон зиндагӣ, сабаб ва оқибатҳон он нишон медиҳад. Инак, композиция — воситай баденест, ки нависанда бо ёрии он таносуби байни характерҳо, хусусият ва аломатҳои заруррии онҳо, алоқаи байни воқеаҳои гуногуни ҳайётро ба вучуд меорад. Композиция бо сюжет алоқаи узвӣ дорад.

**Сюжети асари Асарҳон** бадей аксар дорон ҳатти сюжет мебобадей шанд. Воқеа ё силсилаи воқеаю ҳодисаҳое, ки мазмунни асари баденоро ташкил карда, характеристи одамон ва тақдирни онҳоро маъниид менамоянд, сюжет номиде мешаванд. Сюжет асоси мундариҷавии асарҳон эпикӣ (роман, повесть, хикоя, очерк, достон) ва драмавиро ташкил менамояд. Дар назми лирики бошад баёни таассурот ва эҳсосоту эҳтироси шоир нисбат ба воқеаҳо чон асосири ишғол менамояд.

Сюжет низ ике аз унсурҳон шакли адабӣ ба шумор мерарад. Вале бо даҳл кардан ба мағзи воқеаҳо ва хусусиятҳои умдан характерҳо ба таври диалектикӣ ба мазмун мегузарад. Сюжет бо ҳақиқати воқея алоқаи мустаҳкам дошта, ба материали зиндагӣ тақъя мекунад. Вале тъъсири шахсияти нависанда дар оғаридани он бечуну чаро хис мешавад. Яъне, ҷиҳатҳои шахсии санъаткор барон аз ҳуд кардан ва истифода бурдани материал дар кори сюжетсозӣ макоми намоёндорад.

Ба ҳамин тарик, сюжет як ҷизи мавҳуму мұчаррад не, балки конкрет буда, оиро аз худи ҳайёт мегиранд ва боз ба он дар шакли сурғаю диллписанд бармегардонанд. Нависанда дар асари бадей як ва ё якчанд воқеаҳоро асоси тасвири ҳуд қарор медиҳад. Одамон дар процесси мунносибат ва муомила бо якдигар унс мегиранд, барон максадҳои муайян якҷоя мубориза мебаранд ва ё нуқтани назарни идеяй ва синфиашон рост наомада, бо якдигар зиддият пайдо мекунанд. Ҳамин мунносибатҳо дар асар ба масъалаҳон мураккаб табдил ёфта, бо воситай образҳо ва рафттори онин күшода мегарданд.

Сюжети романи Максим Горький «Модар» аз задухӯрди ду синиф — синифи дороёи — соҳибони завод ва пролетариат — коргарони рус иборат мебошад. Горький дар романни «Модар» он куввати навверо тасвир менамояд, ки дар ҳайёт дар натиҷаи конфликти таърихии революции соли 1905 рус ба миён омада, дар таҳти роҳбарии партии большевикӣ пайдо шудааст ва ба муборизан

зидди ситамгарон чангварона шурӯй намудааст. Дар ин асар образи намояндагони пролетариати рус, озодибахшандагони ахли меҳнат равшан ишион дода шудааст. Дар маркази роман образҳои революционерони содику вафдор меистанд. Дар мисоли ин образҳо ҳаракати коргарӣ инъикос ёфтӣ, дар айни замон ояндан он мучассам мегардад.

Сюжети романни Садриддин Айнӣ «Дохунда» аз муборизан меҳнаткаши тоҷик барои озодии сиёсӣ ва иҷтимоӣ бар зидди соҳти амиру аморат, ки он муддати мадид дар Осиёи Миёна истехкоми дину шарият буд, иборат мебошад. Дар маркази сюжети асар таърихи пайдоишу ба воя расидани кувваҳои революционии ҳалиқҳои Осиёи Миёна ва дар муҳорибаҳо бо аксулиниклиобиҷони дохилию хориҷӣ ташаккул ёфтани ҳаракати одамони нав меистад. Роҳнамони Партияи Коммунистӣ ва ёрии ҳалқи рус дар ин мубориза ба таври ҳаккӣ акс гардидааст.

Сюжети асари бадей ҳамчун мазмун ва мундариҷаи асосни он дар задухӯрди идеяҳо, дар зиддияти образҳои гуногуни инкишоф меёбад. Махсусан дар асарҳои эпикӣ мазмун ва маъниони чамъиятии зиндагӣ доимо дар задухӯрд ва долу зарб кушода мешъвад. Мувоғики суханони М. Горький, сюжет аз «алоқаву зиддият, таваҷҷӯҳу нафрат ва умуман муносабати байнинкдигарии одамон, таърихи инкишоф ва ташаккули ин ё он ҳарактер» иборат мебошад.

Сюжети асари бадей бе низоу нифок, бе талоши байни қувваҳои кӯҳнаю нав инкишоф ёфта наметавонад. Дар асари бадей воқеаҳо маҳз дар атрофи образҳои мусбату манғӣ гирд омада, зиддияти байни онҳо амалиёти асарро ба пеш ҳаракат медиҳад. Ҳамин задухӯрдҳои идеяӣ ва ақидавии байни образҳои мусбату манғӣ дар конфликти асар ривоҷ гирифта, ба завқи хонанде таъсир мегузоранд. Бинобар ин мегӯянд, ки ғарави асосни пешравии ҳаёт ҳам дар конфликт аст.

Вале конфликт, чи навъ ки қайд гардид, бояд дар ҳар ҳолат конкрет ва дорон мазмунни муайян бошад. Низоъ факат барои низоъ вучуд дошта наметавонад. Низоу нифок, баҳсу мунозира дар асари адабии бадей бояд ягон масъалаи мухими чамъиятиро ба миён оварда, оиро ба манғнати омма ҳал намояд. Конфликтҳо баъзан дар донраи муносабатҳои чамъияти, зиддиятҳои синғӣ ба вучуд меоянд ва баъзан ҳаракати шаҳсӣ доранд. Ҳам дар он ва ҳам дар ин ҳолат рӯҳи чамъияти ҳукмрон аксар ба ҳали онҳо таъсирӣ ҳалкунанда мебахшад. Конфликтҳои чамъияти ғоҳо ба конфликтҳои шаҳсҳо гузашта, ҳаракати одамон дар инзоъҳои зиндагӣ обутоб мёбад. Барои ин, муборизаи чамъиятии Павел Власов ва ҳамфирони ў (аз романни «Модар»), Едгор ва шарикони ў (аз романни «Дохунда»), Пӯлод Қодиров ва дӯстони ў (аз романни «Одамони ҷовид») мисоли равшан шуда метавонанд. Идеяи революция, идеяи озодӣ баҳшидан ба ҳалқи худ Алёшау Власовҳо, Едгору Қодировҳо ва амсоли онро ба иҷрои вазифаҳои умумиҷамъияти мөоварад.

Чи тавр ки дидем, сюжет ҳамчун системаи конкрети ходисаҳои асар характерҳои муайянро дар алоқаи амалиёти байни ҳамдигарии онон мекушояд.

Унсурҳои сюжет Сюжет аз унсурҳои чудогона ташаккул ёфтааст: оғози воеа (экспозиция), гиреҳбандии воеа (звязка), иникишофи воеа (развитие действия), авчи воеа (кульминация), гиреҳкүшони воеа (развязка) ва хотима (финал). Ҳар як унсури сюжет лаҳзан муайянест, ки боиси иникишофт вусъати конфликт мешавад.

Масалан, дар оғози воеаҳои романни Горький «Модар» маҳаллан коргарӣ ва аҳволи зиндагонии коргарони кӯҳансол дар замони ҳукмронии подшоҳи рус тасвир шудааст. Дар маркази он ҳаёти пурмушибати падару модари Павел, овони бачаӣ ва наврасии Павел Власов то замони бо революционерон ҳамроҳ шудани вай меистад.

Ба роҳи амалиёти революционӣ дохил шудани П. Власов ва бо мақсади ҳамкорӣ бо писари худ Павел алоқаи маънавӣ пайдо-кардани модар — Пелагея Ниловна гиреҳбандии воеаҳои романни «Модар» мешавад. Дар атрофи Павел ҷамъ омадани қувваҳои наъ ба наъ ва дар байни коргарони заводу фабрикаҳо паҳн кардани варака ва шиорҳои зидди зулму истисмор, ки аз вусъати ҳаракати революционӣ ҳабар медиҳад, ба иникишофи воеаҳо тааллук дорад. Намоиши коргарон дар иди «якӯми Май» бо сардории Павел Власов авчи воеаҳо ба шумор меравад. Гиреҳкүшони воеаҳо дар романни «Модар» аз муруғиан суд бар Павелу шарикони ў ва ниҳоят, хотима аз ҳабсшудани Ниловна иборат мебошад.

Дар мисоли романни С. Айнӣ «Гуломон» низ ин унсурҳои сюжетро татбиқ кардан душвор нест. Оғози воеаҳои романни «Гуломон» аз тасвири муҳити ҳаёти туркманҳон гуломдор ва зисту зиндагии дехконони камбағали ба асириафтода сар мешавад. Баъд манзараҳои табнат, ҳариду фурӯши гуломон дар бозор, азобу укубатҳои ҷисмонию рӯҳии дехконони асиришуда акс мебад. Ин қисми асар ҳонандаро ба қабули воеаҳои минбаъдан: асар тайёр мекунад. Бо тасвири норозигӣ ва эътиrozҳои чудогонаю оммавии мардум, шахсони пешқадаму балвогарро бераҳмона ба қатл ва ҷазоҳои саҳт расондани амиру ҷалладони ў дар Регистони Бухоро гиреҳбандии воеаҳо сар мешавад.

Ҳарактери муташаккилӣ гирифтани муборизаи ҳалқи тоҷик ҳамчун далели бедории шуури синфи гуломон ва бо большевикони пинҳонкор алоқа карда, дар байни ҳезумкашону дехконони камбағал варакаю газетаҳо паҳн намудани Эргаш Гулом, Сафар Гулом ва дигарон аз иникишофи воеаҳо гувоҳӣ медиҳад.

Натиҷаи ин муборизаҳои муташаккилони синфи бар зидди золимон ва гуломдорон, зафари Революции Қабири Октябрь (1917) ва Революции ҳалқии советии Бухоро (1920) мебошад. Дар авчи воеаҳо натиҷаи задухӯрд ба манифати ҳалқ ҳал мегардад.

Баъд аз муборизан бошиддати синий давраи инебатан оро-  
мю осоншта сар мешавад. Харчанд ки дар давоми мухорибани  
траждай задухурд бар зидди босмачиён ва бокимондаҳои душ-  
майони халқ давом мекунад, валие роман, асосан давраи соҳтмо-  
ни социалистиро тасвир менамояд, ки ишора ба гирехкушони  
вокеаҳо мебошад. Бояд гуфт, ки конфликт доимо дар қисми  
тиреҳкушони асар пурра ҳал мегардад. Баъд аз ин воеаҳо ба  
«сүн анҷомъёбӣ» — хотима — ҷараён мекунанд. Зоро тақдирӣ  
қаҳрамононе, ки боиси ҳаракати воеаҳо буданд, мазлум меша-  
вад.

Унсурхон ташкили сюжетро ҳар як нависанда мувофиқи тала-  
боти материали асар ва завқи худ метавонад пасу пеш истифода  
барад. Шарт нест, ки ин лаҳзахо дар асари бадей ба тарни хат-  
мий паси ҳам кор фармуда шаванд. Нависанда метавонад асари  
худро аз оғози воқеаҳо (экспозиция) сар накарда, онро пас аз ги-  
рихбандии воқеаҳо истифода барад. Ии тарзи ҷойназакунӣ дар  
соҳтанин<sup>6</sup> сюжети асар дар эҷодиёти нависандагони рус М. Ю. Лер-  
монтов («Каҳрамони даврони мӯз»), Н. В. Гоголь («Ҷоҳони мур-  
да»), Н. Г. Чернышевский («Чӣ бояд кард?»), Ф. М. Достоевский  
(«Аблаҳ»), А. П. Чехов («Үнтер Пришибеев») ва дигарҳо дидা  
мешавад. Устод Айнӣ низ дар романи «Доҳунда» ҷои экспозиция-  
ро иваз карда, онро аз паси қисми икӯм, яъне байди бобҳон «Да-  
раи ниҳон», «Духтари обкаш», «Ясавул» ва гайра меоварад. Но-  
нанда аз тарчимаи холи Ёдгор, аз овони бачагни ў ва аҳволи ба-  
ди падару модари вай — Бозор ва Мехрмоҳ сонитар маълумот  
метирад.

Чойкавзкунни лаҳзаҳои сюжет дар қисми якӯми романӣ Раҳим Чалил «Шурӯб» низ мушохид мешавад. Қисми оғози ин асар ба боби шашӯм кӯчонид шудааст, ки он «Хонаводæз Боми ҷаҳон» ном дорад. Хонандо ба таърихи зиндагии қаҳрамонии асосии роман Давлат Назаров ва тақдири мураккаби бародарҳоиди ў Пётр Данилов муфассал дар ин боб шинос мешавад.

Гоҳо материали оғози воеҳа (экспозиция) дар ҳар кадом боб андак-андак пароканда оварда мешавад, ки ин ба рафти наклу таҳлили воеҳаҳо асар вобастааст. Ин гуна акибгардӣ ва ҷой-ивазкуниҳо дар сюжети асар дар илми адабиётшиносии умумӣ «смадҳали мавқуф» («задержанная экспозиция») ном гирифгааст ва ду максади асосӣ дорад: якӯм — завъманд кардани хонандо ва аз саҳифаҳои аввалии асар диккати ўро ба воеҳаҳои пасонида ҷалб намудани у бошад, дуюм ҳодисаҳои умдаи асарро таъкид кардан аст.

Дар боло ишора рафт, ки дар асардои манзум, хусусан дар лирика сюжет шарти зарурӣ нест. Ба мо достонҳое инҷа маълуманд, ки бесюжет сохта шудаанд. Албатта, ин чунин маъни надорад, ки онҳо аз идея ва мақсаду инияти муайян махруманд. Онҳо, бешак, гоян муайянро тарғиб карда, як мақсади маълумро ифода менамоянд, валие харакати як хатти пайдарҳами воқеа надостта, такдири шахсеро муттасил ҳамчун мавзӯй ба тарики интиҳоб ҳал намекунанд. Мана бâъзеи он достонҳо, ки тобеи чунин

кунунаанд. Масалан: достонхон В. Маяковский «Хуб!», А. Твардовский «Даштхон дуродур», А. Лохутай «Ватани Шодай», М. Турсынзода «Садон Осиё», «Чони ширин», М. Миршакар «Бо чашмони Ленин», Бокай Раҳимзода «Эъчози санъат», Мӯъмин Каюат «Мавҷони Диңгр» ва гайра. Ии гуна достонхоро лирикӣ ё лиро-эпикӣ меноманд.

Аксари достонҳо ба қондаҳои назми эпикӣ ҷавоб дода, соҳиби сюжетанд. Достонҳон В. Маяковский («В. И. Ленин»), А. Твардовский («Мамлакати Муравий», «Василий Тёркин»), А. Лохутай («Галабан Тания», «Парни баҳт»), М. Турсынзода «Писари Ватан», «Ҳасани аробакаш», М. Миршакар («Кишлаки тиллой», «Дашти лаванд») М. Каюат («Достони оташ», «Сурӯши Сталинград»), Ф. Мирзо («Асрор») ва бисъёри дигар ҳатти сюжети<sup>1</sup> муайян доранд. Рӯчуъ ва лаҳзҳои лирикӣ дар ии достонҳо тобеи сюжет ҳастанд.

**Пролог** Дар асарҳон бадей пеш аз экспозиция баъзан дебочае — пешгуфтор дида мешавад, ки бо сюжети асар алоқаи бевосита надошта, пешакӣ моҳияти воқеаҳои асар ва ё баъзе ҳусусиятҳон образҳоро шарҳ медиҳад. Фикру мулоҳизаҳои нависанда дар пролог хонандаро барои қабули мазмуми сюжети асар тайёр карда, то як андоза дикқату завки ўро-сафарбар менамояд.

Пролог ҳамчун муроҷиат ба тамошобин дар асарҳон драматики Юнони қадим бисъёр мушоҳид мешавад. Пролог дар достони А. С. Пушкин «Рӯнисавор» ва романни Н. Г. Чернышевский «Чӣ бояд кард?» иноз маком дорад. Романи Ч. Икромӣ ва Ҳ. Назаров «Саргузашти Сафармаксум» ва романни Ч. Икромӣ «Сафармаксум» дар Бухоро пешгуфтор (пролог) доранд ва эпилог не.

**Эпилог** Эпилог ҳамчун оҳирсухан байд аз гирехкушони воқеаҳо ё дар баъзе асарҳон қалони эпикӣ байд аз хотима меояд. Эпилог ҳам ба монанди пролог ба конфликти асосии асар муносибате надошта, дар бораи воқеаҳои минбаъдан асар ва тақдири ояндан қаҳрамонон маълумот медиҳад.

Нависанда дар эпилог ба кучо рафта анҷомидани натиҷаҳои гирехкушони асарашро тасвир намуда, ҳаккнияти мавқеъҳои идеяӣ ва ҳаётни худро исбот менамояд. Намунаҳои эпилогро дар романни Н. Г. Чернышевский «Чӣ бояд кард?», романни Л. Н. Толстой «Ҷанг ва сулҳ», И. С. Тургенев «Падарон ва фарзандон», «Ошъёнаи дворянҳо» ва дар баъзе романҳои Ф. М. Достоевский дидан мумкин аст.

Пролог ва эпилог дар романни таърихии нависандан советӣ Мария Давыдовна Марич «Фачри шимолӣ» (1965, Кишинёв) рав-

<sup>1</sup> Мағҳуми сюжет ва мағҳуми фабула қаробат доранд. Фабула — ходисаҳои асосиест, ки дар бобати онҳо дар асар нақл мекунанд ё онҳоро инсон медиҳана. Вале фарқи фабула аз сюжет дар ҳамин ки фабулан ҳатто асари якчандидаро дар чил-ҷониҳо ҳат фахмонданд мумкин. Барои нақли сюжети асар бошад, мебонист тамоми асарро, къиён ҳамон ҳатти ҳаракати фикру ҳодисаҳо, саргузашти иштироккунандагон, муносибати гумогуни онон ва алоқаю зиддиятҳои байниядигарии онҳоро саросар ҳикоя кард.

шан дид мешавад. Ии роман аз воеаҳои чоръяки аввали аспи XIX ва ҳаёту муборизаи декабристҳо иакл мекунад.

Романи Ю. Акобиров «Замини падарон» соҳиби пешгуфтору охирсухан мебошад. Вале романни дигари ў «Норак» бе пролог буда, эпилог дорад. Эпилоги асар ии ҷо бо сарлавҳан «аз муаллиф» омадааст.

## ПЕИЗАЖ

Пейзаж аз калимаи франсавӣ *paysage* (pays — мамлакат, маҳал) гирифта шуда, аслан ишораест ба намуди санъати тасвирий. Дар асари бадей — манзараи табиат. Пейзаж дар асарҳои рассомӣ, графикӣ ва дигар жанрҳо, ғоҳо дар лавҳаҳо (рельефҳо) — заминна (фонро) ташкил медиҳад. Вазифаи пейзаж тасвири бадени ҳодисаҳои табиат ва шаклҳои он — фазо, нур, боду ҳаво, дараҳтзору гулзор ва монанди инҳо мебошад. Тавассути пейзаж муносабати инсон ба табиат, таҷассуми тафаккуру эҳсос ва ҷаҳонбии чамъияти ў ифода мебад.

Пейзаж ҳусусияти ҳақиқатнигорӣ ва ҳаёлӣ дорад. Назар ба натюрморт, ки дар санъати рассомӣ баъзе ашъён «бечон» (хурковорӣ, мева, ғул ва м. и.)-ро дар вазъияти сунъӣ нишон медиҳад, пейзаж асосан манзараҳои ҳақиқин табиат, кӯчаҳои шаҳру қишлоқ, ансамблҳои архитектурӣ, манзараҳои кӯҳу дара, саҳроҳои паҳта ва амсоли инро акс менамояд. Дар адабиёти бадей тасвири табиат доманадор буда, бештар ба аҷонботи кӯҳсору обшорон, ҷангӯли боғҳои пурмева, зимистони пурбарфу борон, хунукиҳои қаҳратуни шом баҳшида мешавад.

Пейзаж дар осори бадеъ таърихи тӯлонӣ дорад. Инсон фарзанди табиат аст. Ҳар кору бор ва рафттору атвори ў бо табиат зич марбут аст. Асари бадей, ки асосан инсон ва образу тақдири ўро инъикос менамояд, бе пейзаж, бе тасвири табиат наметавонад буд.

Пейзаж дар санъату адабиёт, ки умуман вазифаи идеявӣ-композициониро адо мекунад, бо якчанд максад кор фармуда мешавад. Аввало, пейзаж ҳамчун як предмети ҳаётӣ завки эстетикин одамро ба ҷӯшу ҳурӯш оварда, ба ў қайфият мебахшад; дуюм — хиссёти ватандустии хонандаро ба зодгоҳи азизаш афзуза, ўро тарбия менамояд; сеюм — пейзаж максаду иияти бадени нависандаро маънидод карда, барон равшантар кушодани воеа ёрӣ месрасонад.

Тасвири табиат дар асарҳои бадей мувоғики ҷаҳонбии назисанди ва идеяи ў ҳар хел мешавад. Чунки пейзаж бештар тақдири ин ё он персонаж ва вазъияти ҳолати маънавии ўро ифода менамояд. Масалан, абри сиёҳе, ки ба болон сари Одина (дар поэстии С. Айнӣ «Одина») ҷарҳ мезад, аз даҳшати ба сари Одина омадаистода — воеаи ба ҷарҳ ғалтиданӣ ду гӯсфанди бой ҳабар медиҳад. Ё дар боби «Дараи ниҳон»-и романни С. Айнӣ «Доҳуна» тасвирий манзараҳои дилкаши кӯҳистонро мебинем. Хонанда аз

онхо хам лаззат мегирад, хам хисси ватанпарварни ў нисбаг ба күхистони точик зиёд мегардад. Дар айни замон ин тасвир аз холати хузнангези ситамдидагон ва аз вазъияти қахрамони асар-Едгор, ки аз панчай бой начот ёфта, дар ин даран мӯъчизаосо-ишку муҳаббат меёбад, хабар медихад. Инак, парчае аз он тасвир:

«Чашмасор. Шумо гумон накунед, ки ҳар қадоми ин ҷашма-хон дар ин ҷашмасор буда, ба қадре сероб аст, ки як санг ё нимсанги осиёро мегардонад. Не. Балки инҳо ҷашмаҳоеанд ҳурду занғ, ки монанди ҷашмҳони ситамдидагони даври подшоҳӣ оби ҳудро чакра-чакра мечакконанд, танҳо фарқ дар ин чост, ки аз ҷашми ситамдидагони даври подшоҳӣ хун мечакид, аз инҳо — об.

Чакраҳое, ки аз ҷандин ҷунин ҷашмаҳо мечаканд, дар як ҷо ғун шуда ҷӯйчан мусаффоero ба ҳам мерасонанд, оби ин ҷӯйчаҳо ҷунин соғ аст, ки гӯё аз санг гузаронида соғкориаш карда бошанд, монанди алмоспора бегубор менамояд. Дар ҳақиқат ҳам ин об ҳамон оби барфу боронҳо аст, ки аз мағзи сангпораҳои кӯҳ соғкорӣ ёфта баромадааст»<sup>1</sup>.

С. Айнӣ аз ин мӯъчиизоти табиат ҷунон ҳуд ба ваҷд меояд, ки намуди дилғиреб ва ғуногурангу сертобиши онро дар сахаргоҳон, нимрӯзи ва шабона тасвир карда, хонандаро низ бо қайфияти ҳуд ҷӯр менамояд.

Пейзаж замон ва макони воқеаҳоро низ муайян мекунад. Айнӣ дар повести «Ятим» ҷон воқеаҳоро дар канори даръёи Аму, дар романни «Гуломон» манзараи биёбони Тикайро ҳамчун паноҳгоҳи оҳирини босмачиёни дарранда ҳеле моҳирона тасвир намудааст. Дар достоини М. Турсунзода «Ҳасани аробакаш», М. Миршакар «Дашти лаванд», дар романҳои Ч. Икромӣ, Раҳим Ҷалил ва дар асарҳои дигар шоири ғависандагони тоҷик манзараҳон табиати бии республикаамон ҳеле моҳирона ва дар мавридиҳон зарурӣ мувоғики талаботи композицияи асар акс шудаанд.

Тасвири манзараҳои табиат барои ифоди ақидаҳои сиёсии ғависандагон низ хуб ҳизмат карда метавонад. Ииро дар мисоли эҷодиёти М. Горький дидан мумкин аст. Дар аввалҳои асри XX дар Россия ба тазъиқу поймолкуни кувваҳои мусаллаҳи ҳукумати подшоҳӣ нигоҳ накарда, дам ба дам оташи шӯришу балвоҳон коргару дехқонон авҷ мегирифт. Дар ҳама ҷо,— ғавишта буд В. И. Ленин,— наzdik шудани тӯғони бузурге ҳис карда мешавад. Ин суханони пешво ба М. Горький илҳом бахшиданд, ки ў образи мурғи тӯғонро эҷод кард. «Суруд дар васфи мурғи тӯғон» (1901) наzdik омадани тӯғони революцияро пешгӯй мекард. Горький дар ин асар ҳамчун мунодии революция баромад кард:

— Тӯғон! Базудӣ мешӯрад тӯғон!  
Ия мурғи часур, мурғи тӯғон аст,  
Ки мепаряд мавғур байни барҳо,  
Рӯи бахри пурғазаб, ҳурӯшон;

<sup>1</sup> Айнӣ С. Куллнёт, ч. II. Душанбе, 1960, саҳ. 8.

Пешгүй фатх аст ки бонг мекашад:  
— Бигзор шадидтар бардамад түфөн!<sup>1</sup>

**Вазифаи дигари пейзаж аз тарғибу ташвики ватандүстүй иборат аст, ки ин дар достонхон С. Айнү «Чанги одаму об», А. Лохутүй «Точ ва байрак», М. Раҳимий «Тиллои сафед», М. Турсунзода «Писари Ватан», «Чароги Ватан», М. Миршакар «Панчи ноором», М. Каноат «Сурӯши Сталинград» ва дигардо мушохида мешавад.**

**Ручүй лирикӣ** асари бадей ба шумор меравад. **Ручүй** ё ричъат калимаи арабӣ буда, маъни он ақибгардӣ, бозгаштро дорад. Баъзан ручүй лирикиро сухани муаллиф ҳам мегүйнд. Ин чунин маънидорад, ки нависанда дар асар дар бораи худ сухан мегүяд ё рафти тасвири табиии вокеаҳо, нутқ ва муқоламаи иштироккунандагонро қатъ карда, фикру мулоҳиза ва ҳиссиёту ҳаяҷони худро нисбат ба ин ё он лаҳзан зинидагӣ ва персонажҳои ҷудогона баён менамояд. Муносибати муаллиф ва баҳон ў ба ягон ҳодиса ва ё образ хонандаро ба қабул кардани масъалан муҳиммэ тайёр мекунад. Гоголь дар бораи образи Плюшкин, Айнӣ дар бораи Қорӣ-Ишкамба фикру мулоҳизаҳои шахсиашонро дар ҷо-ҷои асар гуфта, ҳусусиятҳои аз одамнят дур будани ин ҳиссонро боз ҳам равшантар ошкор намудаанд.

Ручүй лирикӣ дар драма, яъне дар асарҳои саҳнавӣ мавкеъ иадорад; бештар ручүй лирикӣ дар наср — повесту роман ва инчунин дар достонхон сюжетдор истифода мешавад. Баъзан ручүй лирикӣ аз номи персонажи асар баён гардад ҳам, ифодай максаду ҳоҳиши худи нависанда аст. Муаллифи романи «Гвардиян-ҷавон» Фадеев дар яке аз бобҳон асараш аз тасвири инкишофи мантиқии вокеа бозистода, сухан аз модари дилсӯз ва меҳру муҳаббати оламгири ў оғоз мекунад. Дар рӯзҳои ҳарбу зарби шадид бо фашизм, номи модар бо номи Ватан пайваста гардида буд. Ин ручүй лирикиро нависанда аз забони Олег Кошевой — қаҳрамони асосии роман ба таври монолог оварда, ба уйони модар, ба муҳаббати поку ойл ва вафодорию садоқати ў ҳамду сано мегүяд. Ин порча ҳамчун суруди мутантане дар ҳаққи ишқи бузургу бепоени модарӣ садо дода, аз корнамоиҳои беназири зан — модари советӣ дар солҳои Чанги Бузурги Ватанӣ навид медиҳад.

Устод Айнӣ дар повести «Ятим» ғамгусорӣ ва азоби рӯҳии Соҳро — модари Шодиро дар вакти чудо шудани ў аз фарзанди навраси чигарбандаш (батъи аз даргоҳи Эшонқулбой ронда шудани вай) бо чунин ручүй лирикӣ тасвири кардааст: «Холи модари сарсаҳти бадваҳт, аз ҳоли Ятим ҳам ҷонсузтар буд: ў ба ҷашми худ медид, ки писари ба ҷон баробараш аз ў ба сурати абадӣ дур шуда истодааст, аммо имкон надошт, ки ўро дар пеши худ нигоҳдорад ва ў ба ҷашми худ медид, ки гӯё ҷонаш аз баданаш баромада рафта истодааст, аммо қудрати он надошт, ки ўро дар бадани худ нигоҳ дорад»...<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Горский М. «Суруд дар ҷағни мурғи түфөн», тарҷими А. Лохутӣ (ч. IV, 1962, саҳ. 11).

<sup>2</sup> Айнӣ С. Куалиёт, ч. IV, саҳ. 254.

Асархон лирикӣ, манзумаҳо аксар худ ҳамчун рӯҷӯи лирикӣ эҷод шуда, ҳолати рӯҳӣ ва ҳиссияти дилу ҷони шонирро ифода ме-кунанд. Чунин аст шеъри М. Турсунзода «Қатра-қатра об ҳам даръе шудаст», ки аз шаророн дили пуртуғъёни шонир советӣ сарзада, ўро аз «кунчи танҳой» ба маҷрони пурҷӯши зиндагӣ даъват мекунад:

Хостам ҳомӯш як ҷое, нашуд,  
Шеър бинисам ба танҳой, нашуд...

Гоҳ рафтам то гулеро бӯ қунам,  
Ҳарчи зебояст, чустучӯ қунам.

Гаҳ ба рӯи сабза қачлаҳдӯ задам,  
Дастиҳоро гаҳ ба тори мӯ задам...

Гаҳ фурӯ гаштам ба болон қитоб,  
Гаҳ ни ҳуд пурсиадаму гуфтам ҷавоб:

Зех дар он ҷое, ки пурҷӯшат қунад,  
Зиндагонӣ таңг оғӯшат қунад...

Зех дар он ҷое, ки ёронанд ҷамъ  
Дар сари иҷрон паймонанд ҷамъ.

Зех дар он ҷое, ки бо нози ҳаёт  
Озмой бештар азму субот,

То дар он ҷое, ки матлаби ҳар дил шавӣ,  
Чун суруди тозаҳ доҳил шавӣ...<sup>1</sup>

Рӯҷӯи лирикӣ дар романҳои Ч. Икромӣ «Ман гунахгорам», Ф. Мухаммадиев «Палатаи кунҷакӣ» хеле фаровон истифода шуда, ба воситаи он фикру андешаҳои фалсафии нависандагон нисбат ба ҳаёт, зиддиятҳон он, ишқу муҳаббат ва рангорангии эҳсолоти инсон маънидод ёфтааст.

«Суҳани муаллиф» ё «риҷъат» намудҳои гуногуни дорад: публицистӣ, фалсафӣ, таъриҳӣ, лирикӣ ва ғайра. Замони пайдоиши «суҳани муаллиф» дар адабиёти ҳар миллату ҳалқ ҳар гуна аст. «Рӯҷӯъ...» дар адабиёти форсу тоҷик аз қадим вучуд дошта бoshад, дар адабиёти аврупой аз асрҳои XV—XVI, дар баробари падидони роману повестьҳои реалистӣ, решаш медавонад.

«Суҳани муаллиф» ё «рӯҷӯи лирикӣ»-ро аз ривояте, ки бо номи шахси якӯми асар вобастагӣ дорад, фарқ кардан зарур аст. Дар ҳроникаҳои таъриҳӣ, солномаҳо, катибаҳо, аз ҷумла дар якчанд қитобҳои «Авасто» ривоят аз номи шахси якӯм оғоз меёбанд. «Суҳани муаллиф», ки худи муаллифро ҷун иштироккунандай бевоситаи асар нишон медиҳад, маҳсусан дар замони мо инкишоф ёфтааст. Повести устод Айнӣ «Марги судхӯр» дар адабиёти тоҷик намунаи беҳтарини чунин асарҳост. «Еддоштҳо»-и устод Айнӣ низ бевосита аз номи худи муаллиф — «ман» оғоз ёфта, давом мекунад.

<sup>1</sup> Турсунзода М. Осори мунтажаб, ч. I, Душанбе, 1981, саҳ. 75—76.

#### 4. ЗАБОНИ АДАБИЁТИ БАДЕЙ

##### Забони адабий ва бадей

Забон яроқи асосии нависаңда, нахустин унсури образоғары мебошад. Забон бо характери универсалияш фикру андешаро раигоранг баён мекунад. Комъёбихои беназири тафаккури инсон, донишҳои амику эҳсосоти шӯълавар агар дар сухан айнан ва возех сурат нагиранд, барон одамон номаълум мемонанд. Процесси эчди илму осори бадеъ — меҳнати мушкилу мураккабест, ки дар натиҷаи машгулияти доимӣ бар мусаввадаи (дастнависи) асар формулаҳои пурхикмат ва байтҳон эъзозро меофарад.

Чун сухан дар бораи забон оғоз шуд, якчанд намуди онро фарқ кардан зарур аст: забонҳои гуфтугӯй, адабӣ, бадеъ. Забони гуфтугӯй забони оддии байни мардум аст, ки дар он унсурҳои ҳамаи намуди забон (ҳам забони адабӣ, ҳам бадеъ, ҳам калимаю ибораҳои қадимӣ — арҳанистӣ, нав, шевагӣ ва ғайра) кор фармуда мешавад. Албатта, ин забон мувоғики дараҷаи маданият ва дониши ин ё он шаҳс гуногуни пайдо мекунад ва ба як қонуни музайяне тобеъ надорад. Вале забони адабӣ — забони илму дониш аст. Асарҳои физикаю химия, тибу нуҷум, таъриху фалсафа ва дигар бо забони адабӣ навишта мешаванд.

Забони бадеъ, ки забони тасвирий аст, олитарии поян забони адабӣ буда, ҳоси санъату адабиёти бадеъ мебошад ва ба сифатҳон маҳсус соҳиби дорад. Забони тасвирий воситаи асосии ба вучудоранди образҳои бадеъ дониста шудааст. Забони бадеъ — маҷмӯи приёмҳои техникии ва воситаҳои тасвирию баёнист, ки бо ёрини онон мазмуни бадени ҳаёт ва мақсаду нияти санъаткор ҷамъбаст мебад. Забони бадеъ ба монанди композицияю сюжети асари бадеъ воситаи асосии тасвири фикрҳои образноки санъаткор аст.

«Адабиёти бадеъ,— мегӯяд М. Горький,— ба воситаи сухан эҷод кардани образҳо, типҳо, характерҳо..., манзараҳои табиат, ҷаҳонҳои фикр мебошад». Забон, ки олати тафаккур аст, воситаест барон типӣ қунонидани образҳо. Бинобар ни Горький дар мавриди дигар ин фикрашро давом дода, хуб донистани забонро ба тарики ҳатмӣ талаб кардааст: «Чунон ки дурдгар чӯбро, оҳангар оҳанро бояд нағз донад, адаб бояд материали худ — забон ва суханро нағз донад, вагарна ў наметавонад таҷрибаи худро, хиссёти худро, тафаккури худро акс қунонад, лавҳаҳо, характерҳо оғарду ба майдон оварад»<sup>1</sup>.

Тасвирий будани забони бадеъ нисбат ба забони умумии адабӣ ва илмӣ вайро дилкаш ва таъсирбахштар менамояд. Таснифи борони найсон, тулӯи офтоб, дамиданӣ лола ва муаттарии атроф дар фасли баҳорон ба туғайли забони бадеъ ингоришиҳои фасеху дилинишин пайдо кардааст:

Бихандад лола бар саҳро ба сони чехран Лайло,  
Бигиръяд абр бар гардун ба сони дидан Мачнун.

<sup>1</sup> Русские писатели о языке, Л., 1954, с. 691.

Зи оби чўй ҳар соат ҳаме бўи гулоб ояд.  
Дар ў шустаст пиндорӣ ингори ман руҳи гулгун.  
(Рудакӣ)

Дар ии порча дидан душвор нест, ки маҳз истиораю ташбехҳои муносаб хисси шонпро бадей ва барчаста гардонидаанд. «Хандидани лола» ба мисли ҷеҳрой Лайлӯ, «гиристани абр» ба мисли ҷорӣ гаштани ашкҳони ҷашмони Маснун ё ба «ингори руҳи гулгун» шабоҳат ёфтани обҳон гулоби чўй — ибораҳоанд, ки ба манзараи табнат ҷон баҳшида, онро таъсирбахш намудаанд. Ашқи ишқ барои ошикон ҳамеша гуворост. Қатраҳон борони найсон низ ғамовар не, балки ҳурсандиовар мебошанд.

Мисоли дигар. Рӯзе, дар чӯши баҳор, ки табнат бо тамоми қудрат ва камоли эъзоз ҷилванамоӣ мекард, мурғон дар иаво буданд. Абдураҳмони Чомӣ ва Қамолиддин Беҳзод дар ҷаманзоре ба сайру гашт баромаданд. Онҳо аз таровати баҳор ва ҳусни табнат ҳарисона лаззат мебурданд. Боронаки маҳин ҳам борид. Вале ҳуршед аён буд. Рангинкамон зуҳур кард. Борон монд. Саҳро атргин гашт.

— Чий дилрабост ии манзара,— гуфт Чомӣ.

— Нақши «Аржанг»-и Монӣ,— гуфт Беҳзод.

— Наққошии ингорхонан Чин, гуфт Чомӣ...<sup>1</sup>

Рафта-равон оҳиста-оҳиста, Чомӣ ба осмони сабзгуни ва абрпораҳои даврон, ба обу бод ва лолаву ҷаман ингариста зери лаб чизе мегӯяд. Бо илтимоси Беҳзод, сони, ў ии рубоиро замзама мејунад:

Абри найсон соябон бар торами гардун<sup>2</sup> задаст.

Лола чатри лъъ<sup>3</sup> бар фарши зумуррадгуни<sup>4</sup> задаст.

Бар ҳарири ғилгунни об ҳайронам, ки бод

Сад ҳазорон нақшро бе даству беафсун задаст.

Дар ии мисраъҳо низ дидан мушкил нест, ки чӣ тавр манзаран фараҳбахши баҳорон ба финкру хисси шонир тасалсули зебони ҳусниёт андӯҳта, барои бо суханҳои образнок кашидани расму нақши дилрабон ҷузъҳон табнат ўро ба илҳом овардааст.

Ҳамин тавр, забони тасвири ифодай дарки бадени лавҳаҳои ҳаётӣ объективӣ буда, вай асосан ба санъаткорон, ба шониру нависандагон ва одамони соҳибистеъдод ҳос мебошад. Забони бадей аз забони оддни гуфтугӯин ҳалқӣ фарқ кунад ҳам, бар он асос ёфтааст.

Забонҳои эҷодиёти М. Горький ба забони ҳалқӣ баҳои баланд дода  
ҳалқӣ гуфтааст, ки ибтидои санъати сухан дар фольклор аст. Ў бо ии фикри худ ҳалқро муаллими  
ва китобӣ беҳтарини забон доинистааст. Чунин аҳамияти забонро устод Айнӣ ҳам қайд кардааст: «Дар забони зиндан ҳалқ,— менависад

<sup>1</sup> Ба тафсили ии эпизод инг.: Аълоҳон Афсаҳзод. Абдураҳмони Чомӣ. Душанбе, 1978, саҳ. 110—111.

<sup>2</sup> Торами гардун — қиноя аз гунбази осмон, фалак.

<sup>3</sup> Чатри лъъ — қиноя аз ҳайман сурх.

<sup>4</sup> Фарши зумуррадгуни — қшора ба саҳни сабзгуни (алафзори) замин.

ў.—чунон хазинахо ҳастанд, ки пур аз дурдонахон пуркимат мебошанд».

Дар ин маврид бояд гуфт, ки барои маҳфуз доштани хусусиятҳои миллии забони тоҷик ва дар кори демократӣ қунонидани ин забон дар шароитҳои нави чамъияти социалистӣ роли С. Айнӣ багоят бузург аст. Үстод Айнӣ дар таҷрибан фаъолияти нависандагию олимниаш амиқ фаҳмиддааст ва ба дигарон ҳам фаҳмондааст, ки забони адабию бадеии тоҷик факат дар асоси забони умумиҳалкӣ такмил ҳоҳад ёфт. «Забони авоми тоҷик забонест, ки,— навишта буд ў,— вайро оммаи тоҷик фаҳмад, дар ҷумлабандӣ, дар ташбехҳо, дар қиноя ва истиораҳо, дар зарбулмасалҳо ва дар дигар бобатҳо хусусият ва рӯҳи забони тоҷик риоя карда шуда бошад»<sup>1</sup>.

Худи үстод дар тамоми асарҳояш ҷунин қонуну принципҳоро риоя карда, бо истеъмоли моҳиронаи қалима, ибора ва ҷумлаҳои забони оммаи васеъ, истилоҳоти советию интернационалий ва қондаҳои ҳосн ғрамматикан забони миллий боиси такомулоти минбаъдан забони адабӣ гардид. Фикру ақидаҳои С. Айнӣ донир ба забон, ки ҷузъи маданияти ягонаи советӣ ва социалистӣ мебошад, ҳанӯз дар маколаҳои солҳои 20 ва 30 ў: «Дунъён нав— алифбон нав», «Дар атрофи забони форсӣ ва тоҷикӣ», «Забони тоҷикӣ», «Чавоби ман», «Дар хусуси забони адабии тоҷик» ва дигарҳо баён шуда буданд.

Ҳамин тавр, забони зиндани ҳалқ сарҷашман бойтарини адабиёти классикию муосири тоҷик аст. Вале аз он истифода бурда тавонистан ба мушоҳидакорӣ ва дақиқназарии нависанда, забон-фаҳмӣ ва дуғатдонии ў вобастааст. Классикони адабиёти умумиҷаҳонӣ доимо маҳзани луғавии ҳудро аз ҳисоби «ашъёи ҳоми» забони ҳалқӣ ва эҷодиёти даҳанакии ҳалқ мукаммал карда, онро ба тарики суфтаю рехта боз ба соҳибаш— ба ҳуди ҳалқ баргардонидаанд. С. Айнӣ дар ҷои дигар аз забони бон ҳалқ ӯҳдабароёна омӯҳтан ва эҷодкорона истифода бурданро салоҳ дид, гуфтааст: «Бояд нависанда аз ҷиҳати забон дар ҷое истад, ки дастӣ ҳалқ ба вай расад ва бо як ишорат ба ҳимояти ў ҳалқ ба паҳтӯн ў баромада тавонад. Нависанда аз забони ҳалқ ҷӣ гуна бояд истифода кунад? Ба фикри ман ва таҷрибан ман,— менависад Айнӣ,— забони ҳалқ анбори ҳолинашавандӣ моли ҳом аст. Вазифаи нависанда ин молҳон ҳомро ғуンドушта дар майнан ҳуд... кор карда, боб ва дилкаш намуда, ба ҳалқ додан аст»<sup>2</sup>.

Аз бехтарин асарҳои адабиёти советии тоҷик дида мешавад, ки нависандагони мо ҳамеша аз ҳисоби забони ҳалқ ва классикон сарватҳои забони ҳудро меафзоянд ва маҳорати баденашонро такмил медиханд. Асарҳои үстодон С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ ва бехтарин шогирдони онҳо М. Турсунзода, Ч. Икромӣ, С. Улуғзода, Раҳим Ҷалил, М. Қаноат, Лоик ва баъзе дигарон мисоли барҷастаи ин талабот мебошанд. Ҳар қадоми онҳо бо эҷодиёти ҳуд

<sup>1</sup> Журн. «Роҳбарӣ дониш», 1928, № 11, саҳ. 44.

<sup>2</sup> Айнӣ С., ж. «Шарқи сурҳ», 1950, № 12, саҳ. 106.

күшиш кардаанд, ки фонди луғавни забони халқи точикро маҳфуз дошта, таркиби луғавни онро бо избараю калимасозиҳои навба нави созгори даврони социалистӣ бой гардонанд. Мирзо Турсунзода фикру андешаҳои нависандагони комсомол — шарикони ҳамсинну ҳамқаламашро дар ин хусус чамъбаст намуда, малех гуфтааст: «Нависанда бояд устоди қаломи бадей бошад. Захираи луғавни халқи худро чунон мөхирона истифода барад, ки хонанда аз мутолиаи асарҳои нависанда дунъё-дунъё завқ бигирад... Забонро халқ меофарад ва нависанда бояд ба халқ ҳамаи тароват ва хусни ин забонро намоиш дихад»<sup>1</sup>.

Марксизм-ленинизм таълим медиҳад, ки забон ҳодисаи синфи набуда, балки ҳодисаи чамъияти ва умумиҳалкӣ аст. Забон ҳам ба мисли шуур қадимишт,— навиштааст К. Маркс, В. И. Ленин мегӯяд, ки дар забон танҳо умумият мавҷуд аст. Забон аслиҳаест, ки бо ёрии он одамон бо якдигар алоқа мекунанд, ба якдигар фикр баён мекунанд ва фикри якдигарро мефаҳманд.

Забон бевосита бо тафаккур алоқаманд аст, вай «ба мисли шуур қадимишт... Забон воқеяти бевоситай фикр... тафаккури амалий... ҳакиқӣ мебошад»<sup>2</sup>,— гуфтаанд асосгузорони марксизм. Бинобар ин забон дар асари бадей барои нависанда факат материал ва олати эҷодиёти ў шуда намемонад. Вай ба аслиҳаи муборизаи нависанда низ табдил меёбад. Ин аст, ки забони асари бадей бо воситаҳои бои тасвири баденаш аз образ, аз композиция чудо наменистад. Қадру қимат ва аҳамияти забон бо он муайян мегардад, ки вай, дар қадом мавқеъ, чи хел ва ба чӣ мақсад ба кор бурда шудани он маълум бошад. Пас, забон ҳамчун «унсури нахустини адабиёт, мухимтарин омили тасвири бадей» (Гор'кий) барои ифодай мазмун ва идеи нависанда хизмат мекунад. Ба ҳамин тарик, забон дар эҷодиёти бадей, аз аслиҳаи алоқа то ба дараҷаҳои аслиҳаи мубориза ва тараққиёти чамъият аҳамият пайдо мекунад.

Нависанда ҳамеша саъӣ дорад, ки бо воситан забони бадей процесси ҳаётро дар шаклҳои конкрет ва бо хислатҳон хосу ҷиҳатҳои нозукаш нишон дихад ва оиро бо фаъолияту амалиёти одамий алоқаманд намояд. Дар тасвири қаламкаш воқеаҳои зиндагӣ, таҷрибай рӯзгор, идеалҳои худи ў нисбат ба ҳаётни хушбахтонаи инсоният бояд он чунон эътиимодиқ ва боварибахш бошад, ки хонанда аз мутолиаи асар таъсир гирад ва фонда бардорад. Нависанда дар сурате ба ин ҳама комъёб мешавад, ки тамоми хусусиятҳои фардӣ, аломат ва нишонаҳои ҷудогона, ҷузъиёти ва тағсилот, тобиш ва фарқияти ҳодисаҳоро бо борикбаёни ба қалам орад. Дар ин маврид забон дар адабиёти бадей чун системан ягона ҳаракат карда, бо тамоми категорияҳои лексикӣ, фразеологӣ, воситаҳои образнокии сухан, воҳидҳои морфологию синтаксисӣ алоқаманд буданашро зохир менамояд. Ҷамъбастӣ ин ҳа-

<sup>1</sup> Турсунзода М. Ҳаёт ва адабиёт. Сталинобод, 1959, саҳ. 18.

<sup>2</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч. т. 3. М., 1955, стр. 29.

ма категориях услуби нависандаро ташкил дода, хусусиятхон индивидуални образкушони ўро муайян месозад. Баъзан нависандагоне дучор меоянд, ки як истилох, ибора ва калимаро истифода бурда хама тарафи онро намекушоянд. Вале сохибкалами мохир дар хар калимаш маъноҳон зиёдеро пай бурда, тамоми хусусиятхон этимологини (асли пайдоиш), семантики (маънӣ) ва дигар чиҳатҳон оиро ба рои хонандада ошкор менамояд.

Истеъмоли ҳартарафаи тобишҳон маънони истилоҳе ё таъбирие дар адабиёти рус ва умумиҷаҳонӣ бисъёр дидад мешавад. Чунин санъати сухандонӣ дар шеъри М. Турсунзода «Ситоран ман» равшан ба назар мерасад.

Шаб вадидам туро, Ситоран ман,  
Шӯълавар дар ҳаво, Ситоран ман!  
Дар ҳисоби ситорадон фазо  
Бе ту кардам ҳато, Ситоран ман.

Сахар омад, баро, Ситоран ман,  
Сахари пурсафо Ситоран ман!

Пахта дар интизоми чидани туст,  
Шавқманди гарав бурдани туст,  
Ман ҳаводори эътибори туам.  
Дил ба уммеди сер дидани туст.

Сахар омад, баро, Ситоран ман,  
Сахари пурсафо, Ситоран ман!

Гарчи дар ном ҳуд Ситоран ту,  
Дар латофат ситорапорай ту,  
Ба ту Маскав ситоран наъ дод.  
Чуфт шуд, чуфт шуд ситоран ту!

Сахар омад, баро, Ситоран ман,  
Сахари пурсафо, Ситоран ман!

Дар ин шеър образи колхозчидуҳтар Ситора, ки дар мусобиқа гаравро бурда, соҳиби «ситоран тилло»-и қаҳрамони меҳнат гардидааст, дар маркази асар меистад. Бо номи ў хусусиятҳон дигари ситора мохирона истифода шудаанд. Мурод аз ибораи «ситорапорай ту» таъкид ёфтани хусну латофати ин духтари меҳнат аст. Файр аз ин дар шеър таъбирҳои «Ситоран тилло», «ситоран Кремль», «ситоран баҳт» ҳар яке маънои муайян пайдо кардааст. «Чуфт шуд... ситоран ту» гуфтани шоир ба ҳам чуфт шудани маъмуни мундаричаи инсонии ўро бо баҳти баланди вай дар наъзар дорад.

А. М. Горький гуфта буд: «Сухан либоси тамоми фактҳо, тамоми фикрҳост. Вале дар паси пардан фактҳо маънои иҷтиҳод

<sup>1</sup> Турсунзода М. Осори мунтакаб, ч. I. Душанбе, 1981, с. 256—257.

мэни онхо пинҳон аст, дар паси ҳар фикр сабабе нийон аст...». Максади адабиети бадей ин аст, ки,— фикрашро давом медиҳад Горький,— маъниони иҷтимоии ҳаётро, ки дар фактҳо пинҳон аст, бо ҳама аҳамияташ бо пуррагӣ ва возеҳӣ тасвир намэяд. Бинобар ин дар адабиети бадей забони фасеху сарех, калимаҳое, ки эҳтиёткорона интихоб шудаанд, лозим аст<sup>1</sup>. Инак, нависанда ба кор фармулани ҳар як калима бояд сабаб нишон дигад. А. П. Чехов дар бораи асари драмавӣ қайд кардааст, ки агар дар пардан якӯм дар девор яроқе овезон бошад, бояд он дар пардан оҳирин парронад. Аз ин маълум мегардад, ки ягон калима ва ягон предмет дар асари бадей бехуда ва бемаксад истифода намешавад. Аз таърихи адабиёт маълум аст, ки боре нависанда Григорович Д. В. ба нависанда машҳури рус Ф. М. Достоевский дастнависашро барон тақриз овардааст. Дар матнин ин дастнавис чунин чумлае ҷо доштааст: «Панҷтина дар рӯи замин гелида рафт» («Пятак покатился по земле»). Достоевский ин чумларо нокис ва хушк дониста, ин тавр ислоҳ кардааст: «Панҷтина дар рӯи замин чингиро сзанон ва ҷастуҳезкунон, гелида рафт» («Пятак покатился по земле, звеня и подпрыгивая»). Мо дар ин мисол ба таври аёни нишон додан ва ба усули зиндаю конкрет тасвир намудани ҳатто чунин як ҳодисан хурди ҳаётро мебинем.

Чунин услуги тасвир дар «Гуломон»-и С. Айнӣ издида мешавад. Дар роман эпизоде ҳаст, ки ба рафтори Холдор ҷом саг мансуб аст. Холдор бе он ки вайро ба сари ҳӯрок ҷеғ зананд, пеш намеонд. Баъди «ҳӯрокатро рафта ҳӯр» гуфтани соҳибаш, вай ба ҳаракат медарояд. Нависанда ин лавҳаро ба тафсил тасвир кардааст:

— Саг ба оҳистагӣ аз ҷояш ҳест. Ду пои пешашро ба тарафи ш ва поҳон ақибашро ба тарафи ақиб ёзона як ҳамъёза қашид. Ҷаъд ба сари суфа нигоҳ карда думашро як ҷунбонид. Пас аз он ҷонкорона ба сари ошхӯраи ҳуд рафта шитоб накарда ҳӯрокашо ҳӯрдан гирифт.

Ин мисоли маҳорат аз айният ва ҳакиқати инъикоси як лаҳзаи оддӣ шаҳодатест. Ин гуна мисълҳоро дар саҳифаҳои осори санъаткорони нуктасанҷ бисъёр дидан мумкин аст.

Мактубҳои күшоди С. Айнӣ ба Пӯлод Толис ва ба Додоҷол Тоҷиев<sup>2</sup>, мақолаи ў «Баъзе қайдҳо оид ба аҳволи забоншиносӣ дар Тоҷикистон» ва гайра мисоли равшани ғамхӯрӣ устоди мӯътабар нисбат ба тозагии забони адабии тоҷик мебошад. Қайду тасъехҳои С. Айнӣ дар ҳошияҳои дастнависи ҳикояю очерк, повесту роман ва тарҷимаҳои Ч. Икромӣ, Р. Ҷалил, С. Улуғзода, Р. Ҳошим, П. Толис, Ҳабиб Аҳрорӣ ва дигар нависандагони тоҷик кам нест.

Устод С. Айнӣ дар қайдҳояш оид ба забон ва услуги романни Р. Ҷалил «Одамони ҷовид» забондониро аз нависанда ҷиддӣ талаб кардааст. Ў фарқи истилоҳҳои чӯпон ва подабонро ғаҳмон-

<sup>1</sup> Горький А. М. Беседа с молодыми. Соч., т. 27, стр. 212—213.

<sup>2</sup> Айнӣ С., ч. II, китоби дуюм, Душанбе, 1964, сах. 377—386.

да навиштааст: «Чүпэн чаронандан раман доимин ягон кас, ки дар вай бузу гүсфанд ҳастанд. Подабон чаронандан тэд аст, ки дар вай ҳайвоноти гуногун ва аз они одамони гуногук мебошад. Подабон танҳо рӯзона мечаронад ва шаб ҳайвонотро ба соҳибонаш месупорад»... С. Айнӣ нишон додааст, ки «муглако» калимаи дехқонӣ набуда, ба ҷои он «асло» ё «ҳаргиз», ба ҷои «ба миён фаромадан» — «миёнаравӣ кардан», ба ҷои «асп андохтан» — «асп рондан»-ро кор фармудан дуруст ва саҳеҳ аст. Ии гуна қайду тасъехҳои С. Айниро дар қисми дуюми «Одамони ҷовид» доир ба калимаи «майса», ибораи «оши ҳалэл» ва бисъер дигар дидан мумкин аст.

С. Айнӣ шогирдонашро ба он даъват мекард, ки дар вакти истеъмоли калимаю ибораҳо доминшмандӣ за серталабӣ зохир намоянд. Ӯ ба ин мақсад чунин хикматро пеш гузоштааст: «Забонро ба ғалбери фикр бехта, бо сӯҳони коида сӯфта, бӯ чилбури маъни сайқал занед». Ии талаботро Айнӣ амалан дар таҳрири баъзе асарҳои Ҷ. Икромӣ хуб нишон додааст. Дар ин боబат ёдбуди худи Ҷ. Икромӣ дар саҳифаҳои журналу рӯзномаҳси республика ҷолиби диккат аст. Ҳоло бо якчанд мисоли дигаре аз серталабии устэд инсабат ба тозагӣ ва бузургии забон, саҳеҳӣ ва возехии маънини калимаҳо иктифо мекунем.

С. Айнӣ дар тарҷимаи асарҳо бе мавқеъ кор фармудани калимаҳои номувофиқро хеле сарзаниш мекард ва мегуфт, ки «чарҳ задан»-ро ба «давр задан», «парешонхотирӣ»-ро бо «парешонахволӣ», «гафлат»-ро ҳамеша ба маънини «ҳоб» ё «пинак» кор фармудан мумкин нест, ҳар қадоми онҳо мувофиқи тобиши маънини худ мавриди истеъмол дорад. «Аз рӯи кор фармудани ҳалқ, — менависад С. Айнӣ, — «боду ҳаво» дигар асту «обу ҳаво» дигар. «Обу ҳаво»-ро бо шароити гармӣ, сардӣ, хунуқӣ ва бориши муайян мекунанд, аммо «боду ҳаво» — ҳавои бемориовар аст».

Забони бадей — воситаи типӣ қуонидани манзара ва маъвою мақон аст. Дар адабиёти бадей ҳар як вокеаю ҳодиса, образу ҳарактер дар муҳиту мақоми типии таърихии ҳуд айният пайдо мекунад. Нависандагони забардаст ба ин масъалаи муҳимми ҳакиқатписандӣ хеле кувва сарф карда, лавҳаҳон тасвирашонро ба худи ҳаёт ва табнат то ба дараҷаи боварибахш наздик овардаанд. Чунин истифодан забон ҳамчун воситаи типиқуонии манзараю маъвои таърихии зиндагӣ дар Пушкин, Л. Толстой, Тургенев, Чехов, Гор'кий, Саъдӣ, Ҷомӣ, Мушфикӣ, Сайидо ва баъзе дигарон равшан мушоҳида мешавад.

С. Айнӣ дар эҷодиёташ бо амиқ фаҳмидани мантиқи сухан ва қаломи бадеъ, ҳусусиятҳон ҳоси давраи муайянни ҳаётӣ ҳалқ-хоро ба шакли образноки пуръэтимод тасвир ӣамудааст. Мо ин фактро дар «Одина» ва «Дохунда», «Ятим», «Марги судхӯр» ҷун назарни дакику дурандеши ӯ мебинем. Дар «Гуломон» ба-рои күшодани муҳит ва манзараи зиндагии туркманҳои ибтидойи асри XIX ва нишон додани ҳусусиятҳои миллӣ ва расму онни онон ҳунармандӣ ва тасвиркории нависанда возехтар зохир гардидааст: «Саҳрои васеъ, биёбони хушк. Дар ин биёбони бепоён

Гайр аз чоххон чукур манбас обе нест, ондо ҳам дар масэфати як фарсаҳ-ду фарсаҳ аз якдигар дурттар кандар шудаанд. Хомахон реги равон ва гиёххон регии саланг, шўра, хоршутур, кавар, кавора, явшон манзараҳои табиии он биёбонанд. Саксавулзорхое, ки дар чо-чи ои биёбон намудоранд, манзараи мағмумонаи бешаҳси сўхтаро ба назар меоранд. Гунбазҳои поҳсагӣ ва ҷевахонаҳои<sup>1</sup> лой, ки дар ҳар ду-ҷор фарсаҳи он биёбон вомехӯранд, маданияти туркмании онрӯзаро нишэн медоданд<sup>2</sup>. Дар ҳар як ҷузъиёти ин тасвири ҳонаиди ҳаётни туркманони онрӯзаро на ин ки тасаввур мекунад, балки чун лавҳан конкрети ҳаёт мебинад. Дар заминани ин макону манзил портрети соҳиби он — пирамарди порсо Қиличхалифа бо тамоми тафсилоту ҷузъиёташ акс ёфтааст.

Нависандан бузург бо воситан сухани буррою муносаб ба мисли мусаввир бо килк (мӯқалам) манзараҳои ҳаёту табиатро он чунон аёнӣ нақш мебандад, ки тасвири ў дар пешназари ҳонаиди ҷилда мейбад. Ҳусну малзҳати сухани бадей, аз як тэраф, вазифаи тарбияи эстетикиро адо намояд, аз тарафи дигар, ҳамчун кувваи ҷамъияти ба ҳалқ хизмат мекунад. Таъсири забони бадей дар ҳолате боғазилат ва фондаҳаш аст, ки агар вэй аз фикр чудо набошад.

Марксизм таълим медиҳад, ки забон ифодан фикр аст. Аммо он дар дасти шаклларастон, яъне лафзбозу суханпардозоне, ки аз истеъоди эстетики ва мътирафати бадени ҳаёт маҳруманд, ба ҷизи бе предмет, бе мундариҷаю маъно табдил мейбад. Барон шоир ва нависандан ҳакиқие, ки истеъододашро ҳамчун баҳшиши нодири табнат бо вазифашиносин ҷамъияти пайвастааст, сухани шоирона, ба қавли Маяковский, ба «лашқаркаши нерӯйинсоний» мубаддал мегардад. Горький сухандони ва иборасозони пурмазмуни Владимир Маяковский ва Демьян Бедныйро хеле баланд баҳо додааст. Ҳуди Маяковский онд ба мураккабии кори санъаткор дар ифодан сухани бадей хеле хуб гуфтааст:

Назм ҳам —  
монанди радиј досилкунист.  
Дар як ғрамми ҳосил,  
мехнати яқсола аст.  
Як қалима  
ҳосил мешавад  
аз ҳазорҳо тоҷина  
маъданҳон лафзӣ  
(Тарҷ. М.Турсунзода)

Дар ҳакиқат, қалимаю иборасозони нав ба нави Маяковский бо тақозон замони пурталотуми революционии мо пайдо шуда, ҳамчун найзаю синон ба синаи душманони инкилоб раф-

<sup>1</sup> Ҷевахона — ба маънои посбонхона — қаровулхона буда, дар гӯшон работ, кўргон ва қалъаҳо ё дар сакроҳо солта мешуд, ки бар болон он истода аз он ҷо душманро дидбон мекарданд. Қалима ҷевачӣ ҳам аз ҳамни қалима соҳта шудааст.

<sup>2</sup> Айнӣ С. «Гуломон». Асарҳо, ч. 3. Душанбе, 1960, саҳ. 7.

та мехалиданд. Сухану таъбирҳои оташфишини ў бо задухӯрдҳон синфи пролетариати исьёнгар чӯр шуда, бонси масруриюшдин оммаҳои меҳнаткаш ва муборизони роҳи озодӣ мегаштанд.

Забони иштироккунандагон — воситаи типию фардикунонии ҳарҳархост. Нависанда ба персонажҳои асараши на танҳо худаш, яъне бо суханони муаллиф, баҳои муайян медиҳад. Ў диалог — суханони ду кас ва из ин зиёдро инз ба ин мақсад истифода мебарад. Баъзан сифати ин ё он ҳарҳархони адабӣ из наклу ҳикояи каси дигар ба хонанда маълум мегардад. Масалан: С. Айнӣ барои күшидани образи Корӣ-Ишқамба из забони Раҳими Қанд ҳарҳархони комил медиҳад. Баъди чанд фикру андешаҳоро гуфтани, дар охир, Раҳими Қанд дар ҳаққи Корӣ ба хулосае меояд:

— Ин одам бой бошад ҳам бисъёр ҷашнгурусна будааст, барои ситонидани ягон ҷиз аз ҳеч кор ибо ҳам намекунаду ор ҳам, бо вучуди ин ҷашншаш сер намешавад<sup>1</sup>.

Гайри ин, дар асар забони иштироккунанда инз баъзан бозиҳи ҳарҳархони худи ў мегардад. Ҳар шаҳс аз рӯи таҷриби ҳаётниаш, маданият, рӯхия ва соҳти аклу фаросаташ сухан метӯяд ва мухокима меронад. Нависандан нутқасанҷ нутқи персонажро барои баҳои хислатҳои шаҳсии ў истифода мебарад. Нутқ ба мисли либос аст, ки одамро ҳам мелӯшад, ҳам уръён месозад. Бадарак нест, ки бузургон гуфтаанд:

То мард сухан нағуфта бошад,  
Айбу ҳунараш инуғуфта бошад...<sup>2</sup>

Дар повести С. Айнӣ «Марги судхӯр» Корӣ-Ишқамба бо як сухан сиршти бад ва мумсикишвр пурра ошкор мекунад. Масалан: «Охир пул ҷон нест, ки одам дар ҳар кучо ва ба ҳар ҷиз фидо кардан гирад».

С. Айнӣ, Ч. Икромӣ, Р. Ҷалил махсусан бо фардикунонии забони мурлою эшон, амалдорону хизматпешагони амир ва душманони социализму колхозҳо пасттинатӣ ва маккорӣ, кӯрсаводӣ ва бемаданиятии энҷоро собит намудаанд. М. Турсунзода дар достони «Ҳасани аробакаш» бо якчанд таъбири ҳалқӣ-гуфтгӯй ғуруру ҳавобаландӣ ва ҷавонию ҳудисандии қаҳрамони асарро ҳарҳархони медиҳад.

Пӯшт, машкоб!  
Боҳабар мардум!  
Ба кағоят ингоҳ кун, ионвой!  
Хой, ҳезумfurӯши варзобӣ!  
Ҳарни ҳудро қаш аз даруни лой!

Нидоҳои пӯшт ва хой дар ин парча, дар банди дигар «спӯш даҳонатро!» ва «Ҳасан оё саги туро «тур» гуфт» ва амсоли онҳо дараҷаи маданияти аробакашҳои солҳои бист ва маҳдудия-

<sup>1</sup> Айнӣ С. Марги судхӯр. Асарҳо, ч. 4. Сталинобод, 1961, саҳ. 37.

<sup>2</sup> Саъдни Шерозӣ. Мунтаҳаби куланиёт. Сталинобод, 1956, саҳ. 51.

ти доираи фаҳмишу муносибати онхоро бо чамъияту одамон таъкид кардааст. Фуруру савлати Ҳасанхо, аз як тараф, ба сабаби соддагию камтачрибагӣ бошад, аз тарафи дигар, аз озодие буд, ки онхоро аз баанду бости золимон халос карда буд.

Нависандагон гоҳо бо доҳил карданни мақолу зарбулмасалҳо ба нутки персонажҳо низ олами ботинӣ ва рӯҳияи мусбату манғии онро ошкор сӯхта, ба типӣ шудани образҳо комъёб мегарданд. Чунин мақолу зарбулмасалҳо дар романи «Ғуломон» ва повести «Марги судхӯр»: «Пул маталаб дуо талаб, ёё дуо тилло нест?», «Ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад», «Забони тургонро тургон мефаҳманд», «То решаш дар об аст, умеди самар аст», «Рах зану эҳсон кун» ва гайра аз мақру ҳиљан ҳаннотон ва судхӯрон хабар медиҳанд. Аммо зарбулмасал ва мақолҳо монанди «Ҳар ҳамон ҳар половаш дигар шудааст», «Хона аз пойбанд вайрон аст», «Марги бо ёрон тӯй аст», «Обиганда ба ҳандак» ва монанди инҳо симон меҳнаткашу камбагалон ва дилу ботини онхоро зоҳир менамояд.

Пурмазмунни сухани бадей ҳаргиз бо мушкилбаёни ва бо истеъмоли калимаю таъбирҳои душворфаҳми муносибат надорад. Ҳар қадаре ки сухани бадей сода, фаҳмо ва равон бошад, ҳамон қадар зудтар мавзӯи асар ва идеяи санъаткор ба дили ҳонандо роҳ меёбад. «Соддагӣ — навиштааст Белинский, — зебу зинати ҳакикат аст!». «Ҳикмати ҳакикӣ, — гуфтааст Горкий, — ҳамеша содда ифода мёбад!»<sup>1</sup>.

В. И. Ленини бар зидди кӯшишҳои шахсоне, ки бо олониши калимаю ибораҳои душворфаҳми хориҷӣ нисбат ба тозагӣ ва фасоҳати забони русӣ беаҳамиятӣ зоҳир менамуданд, эрод гирифта гуфта буд: «Забони русиро мо вайрон карда истодаем. Калимаҳои хориҷиро бе ҳеч зарурият кор мефармоем. Ини калимаҳоро нодуруст истеъмол мекунем. «Дефектҳо» гуфтани чайозим, дар сурате, ки норасоиҳо, камбуниҳо ё нуқсонҳо гуфтани мумкин аст?»<sup>2</sup>.

Дар поэтикан классикини форсу тоҷик содданависӣ бо истилоҳи «саҳли мумтанеъ» Қайд гардидааст. Маънои ин истилоҳи ин аст: агарчанде ки содда ва фаҳмо навиштан кори осон (саҳл) менамояд, азла ба он муваффак шудан басо кори душвор буда, аз сари роҳи он монеаҳои зиёдеро бартараф кардан лозим меояд. Дар адабиёти классикии муоссири тоҷик ин санъатро ба эҷодиёти Рӯдакӣ, Қамоли Ҳӯҷандӣ, Ҷомӣ, Айнӣ ва Лоҳутӣ нисбат додаанд. Дар бораи сухани бадени пурмазмун Саъдӣ гуфтааст:

Забон дар даҳон, эй ҳирадманд, чист?  
Калиди дари ганҷи соҳибхунар.

Абдураҳмони Ҷомӣ таъсири маъниавии суханеро, ки дар хизмати ақлу идрок буда, ҳис ва андешаи моро бармеангезад, хеле баланд баҳӯ додааст:

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. IV, 1954, стр. 37.  
<sup>2</sup> Русские писатели о языке, стр. 693.

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 30, сах. 317.

Хирадро кору боре чун сухан нест.  
Чахонро ёдгоре чун сухан нест...  
Аз ў хандад лаби андухмандон  
Ваз ў гирейн шавад дилдои хандон...

Ҳамин тарик, забони бадей воситаи асосии оғариниши образу манзараҳо ва фикру эҳсосоти образноки санъаткор буда, аз бисъёр ибораҳои таркибии баёнӣ ва тасвироти бадей иборат мебошад. Забони бадей вазифаи ҳуснофарӣ ва зарофатпарвариашро маҳз тавассути тарзҳои баён — муродиф, тачинсу тазод; воситаҳои тасвир — муболигаю мачоз, ташбеҳу истиора, тавсифу муқояса ва ғайра дар амал татбиқ менамояд.

## ВОСИТА ВА ТАРЗҲОИ БАЕН

Ашъору эҷоди классикон ва соҳибқаламони пешкадами соvetӣ барои он ба дили ҳонандагони сершумор рӯҳ меёбанд, ки маъниҳон олӣ ва ғояҳон мӯътакиду ботароват дар онҳо бо перояни дилкаши баденяят ороиш ёфтаанд. Аз оғаридаҳои онон ҳонанда на танҳо ба маъниҳон инҳону маолии рӯзгор сарфаҳм меравад, инчунин завқи бадей-эстетики мегирад.

Суҳанпардозиҳон дилкашу зебо ва баёноти ҳусниёти ҳаёт ҳамеша ғояҳон бардаму барҷастаи давро пеши назари ҳонанда наздиқ оварда, маъкули дилу ҳуши ў мегардонанд. Воситаю тарзҳои баён ва воситаҳои тасвири бадей дар адон ин вазифа бз нависанд мададгари беназираанд.

Воситаҳои баён — муродиф (синоним), тачинс (омоним), тазод (антоним) ва заҳираҳои маҳсуси лексикии забон — арҳаизм, неологизм, диалектизм, варваризм ва дигар боиси фасоҳат ва рангэрангии забони бадени осори адабӣ ҳастанд. Санъаткор бо воситаю тарзҳои баён образҳои бадени сахеху сарех эҷод менамояд. Истифодан воситаҳои баён бояд тарзэ ба кор раванд, ки қалимаю ибораҳо ба тасвири воеа ва образи муайян комилан мувофиқат қунанд, кувваи эмоционалии онҳоро афзојанд. Барои ин суҳанварон мусаввадаҳои асаравонро гаштаю баргашта таҳrir ва рӯйнавис мекунанд.

Муродиф аз асоси «радиф» гирифта шуда, Муродиф (синоним) лафзест, ки «ба лафзи дигар дар маъни шарик бошад» (Ғиёс-ул-луғот). Синоним аз қалиман юнонии սոպոլիտ — ҳамном гирифта шуда) чунин қалимаҳоанд, ки аз ҷиҳати талаффузу шакл ва таркиби овқозиашон гуногун буда, вале мазмунан ҳаммаъно мебошанд. Забони тоҷикий аз қалимаҳои муродифӣ (синонимӣ) хеле бой аст. Масалан, муродифи рӯй — рӯҳ, руҳсора, ҷеҳра, қиёфа, лико, симо, шакл, намуд; дунъё — ҷаҳон, олам, даҳр, гетӣ, оғоқ, коинот, фалак; ҳаанг — маком, ҳаво, ҳаво, савт, садо, лаҳн, нағма; маъшӯқа — маҳбуба, ҷонона, дилбар, ниғор, санам, бути тоторӣ ва ғайра мебошанд. Ин қалимаҳо бӯ вучуди аз ҷиҳати маъни ба ҳам наздиқ буданашон тобишҳои гуногун доранд ва ин тобишҳо аз маъни (семантикан) ҳуди онҳо бармеояд.

В. Г. Белинский ҳамин чиҳати синонимхоро таъкид намуда, иавиштааст: «Чунон ки дар табиат ягон барги дараҳт ба барги дигар монанд нест (хар як барги дараҳт аз ягон ҷиҳат аз баргҳои дигар фарқ мекунад), ҳамчунин дар забон ҳам калимае бо калимани дигар айнан монанд, баробар, якхела нест. Ҳар як калима бо ягон хусусияти худ (аз калимани дигар — Ю. Б.) фарқ дорад». Аз ин рӯ маъни калимани синонимӣ бо маъни пред-метии худ маҳдуд нашуда, маъни аслии он дар матн маъни (аниктираш, тобиши маъни) нав пайдо мекунад.

Дар адабнёти бадей калимаҳои синонимӣ ба мавриди маком ва маъни худ мувофику муносиб, баъзан ба маъни илъзагӣ ва мачозӣ кор фармуда мешаванд. Истифодан васеи муродифҳо на ин ки санъаткорро аз тақори калимаҳо боз медорад, балки барои равшану таъсириюнок ва конкрет ифода намудани максад имконият фарҳам меовараад. Инак, устод Рӯдакӣ дар яке аз шеърҳояш «Тундуру миёни дашт ҳаме бод бардамад» муродифро чи тавр бо маҳорат кор фармудааст:

Булбул ҳаме бихонд дар шоҳкори бед,  
Сор<sup>1</sup> аз дараҳти сарв мар ўро шуда мӯчиб.<sup>2</sup>  
Сокӣ гузин<sup>3</sup> **БОДАВУ МАЙ** ҳӯр ба бонги зер,  
Каз кишт сор моладу аз бот аидалиб...<sup>4</sup>

Дар як маврид «булбул» дар ҷои дигар «андалиб»-ро кор фармудан ҳам аз нуқтаи назари коғиянӣ ва ҳам ҳусну ма-лоҳати сухан равост. Дар мавкеи дигар шоир синонимии ҳамин калимаҳо «ҳазордостон»-ро ба кор бурдааст. «Бодаву май» низ калимаҳои ҳамрадифанд.

Дар шеъри Мирзо Турсунзода «Меҳмони магрибӣ» ҷунин калимаҳои муродифро мебинем:

Кувваи пурҷозибаи ин диёр,  
Кард дили мардаки гарбӣ широр.  
Чунки дар ин мамлакат ин зарпараст,  
Хеч ба ҷизи дигаре дил набаст.

«Диёр», «мамлакат» — синонимии якдигаранд. Баҷуз тақорор нашудани сухан, дар ин калимаҳои шаклан гуногуни ҳаммально, ки ҷузъи таркиби ӯи услуби шоираанд, мундаричаи васеи сиёсиро идрок менамоем. Ҳиндустон (ин мамлакати бузург ва диёри азизи ҳиндидо) ки ду сад соли ситами ҳукмронии мустамликадорони Англиярӯ қашидааст, дар соли 1947 — дар замони истиқололият ёфтани худ ҳам аз ҳузури ситами «меҳмонони магрибӣ»-и ноҳонда ҳалосӣ надодшт. Диёр, мамлакат боз ба синонимҳои дигар — қаламрав, сарзамин, қишвар, зодгоҳ ва гайра соҳибанд. Ҳар қадоми ин калимаҳои ҳамрадиф мавкеи истифода дошта, ба тобиши муайян (маҳал, ҷой, мавзӯъ, минтақа, зона, территория) соҳиб аст.

<sup>1</sup> Сор — соч.

<sup>2</sup> Мӯчиб — ҷавобдигандо.

<sup>3</sup> Гузин — иктибр ё интихоб кардан.

<sup>4</sup> Аидалиб — булбул.

Дар наср, дар яке аз асархон Сотим Улугзода синоним ин тарик истифода шудааст: «Ачаб шердил будааст ин аэропланчи. Ман пани соли тамом аз ў хурдтарам ва хар тоҳ ки ба сину соли ў расидам, ман низ мисли ў як одами часур ва боирода мешавам».

М. Горский таълим медиҳад: «Забони ҳақиқии бадей... аз саҳеҳӣ, равшани ва хушоҳангии ҳамон қалимаҳое пайдо мешавад, ки онҳо манзараҳо, ҳарактерҳо ва идеяҳон асархоро ба тартиб месваранд».

Нависандагон ба воситан синонимҳо ҳолати рӯҳияни персонажҳо — ҳурсандӣ, маъюсиӣ, қаҳру ғазаб, аҳди ишку вафо, ҷасорат ва ғайраҳоро айнан ифода менамоянд. Дар замони мо ба воситаи қалимасозиҳои нав мувофики талаботи забони ҳозира синонимҳои нав эҷод карда мешаванд. Онҳо боиси болгарии забони бадей ва тафаккури эҷодкору ҳонандад мегарданд. Ғайр аз синонимҳои реҳта, синонимҳои тафсилӣ низ пайдо шуда истодаанд. Дар як байти шеъри М. Турсунзода «Ҳаргиз» чунин қалимаҳои муродифӣ кор фармуда шудаанд:

Ба ҳонадони азими башар намемирад  
Ҷароги Ленини дар даҳр ҷовидон ҳаргиз.

Дар ин байти маъюни тоза пайдо кардани «даҳр» дар эн аст, ки дар ин ҷо на факат чун ҷаҳон, дунъё пай бурда мешавад. «Ҳонадони азими башар», ки дар ин маврид ҳамчун шарҳу тафсири «даҳр» омадааст, ба ҷалми одамони пешқадаму мунаварфир табдил ёфтани дунъёни ҳозираи моро ишора менамояд.

Қалимаҳои синонимӣ аксар ҳамроҳ ё ҷуфт шуда меоянд, ки онҳоро «ҷуфтҳои синонимӣ» ё «таркиби синонимӣ» мегӯянд. Масалан: ҷечу тоб, нуру сафо, айшу ишрат, қарру фар, меҳру мухаббат, ҷидду ҷаҳд, доду фаръёд, гиръяву нола ва монанди инҳо. Забони тоҷикиӣ, ки аз ин кабил синонимҳо ганист, онҳоро ҳусусияти хоси ҳуд медонад.

Баъзеи ин қалимаҳо такрӯр шуда меоянд:

Аҷодди туви гузаштагонат,  
Нотарс, қави, далер буданд.  
Дар поси либер бехиёнат.  
Дар ҷанг ҳама чу шер буданд.

(Х. Юсуфӣ)

Ин гуна ҳамроҳ ё такрор истеъмол шудани муродифҳо боиси таъкид ёфтани маъюни қалимаҳо ва пурқувват шудани фикри нависанда мегардад. Устод Айнӣ дар эпизодҳои ҳаҷвии асафхояш ба максади писҳанд задани персонажҳои манғӣ пичинигомезона синонимҳои ҷуфтро бисъёр кор фармудааст. Масалан: «Бо ин сиккаву суммот гапи задагии ин каса бинед-а!»: «Бо ин шаклу шамонил намуди зоҳирин ноиб ба ҷуволи пургандум монанд буд».

Дигар сабру тоқатамон намонда буд.  
(С. Улугзода)

«Вай зане буд», калончусса, хушсалика ва сэхиби тамкину викор»; «Қадду қоматаш чун ниҳоли гул, чун гули ақнун ба өз расида, vale шоху барғ надода, чехрааш равшан ва пок, шармгин ва рамандас... Шұхию ҳазлро намедонад, латифаю анекдотро шунидан ҳам намекохад» (Ч. Икромий).

Ба ҳамини тарик, истифодай васеи синонимдо сабаби аз наз зинда шудани бисъёр калимахон фаромүшуда гардида, таркиби лугавин забони ҳалқро бой мекунад. Синонимдо инчунин имконият медиҳанд, ки санъаткор бо вусъати доираи фикру муҳокимааш мақсадашро бо айниятি забони мағхуму дилкаши бадей баён кунад. С. Айні гұфтааст: «Агар асари нависанда ба хонанда забон ёд надихад, забони хонандаро бой ва маданий накунад, вай чи ҳел асари адаби мешавад... Нависанда бояд забонро бо сұхони маъний ва қоида совида, сайқал зада кор фармояд».<sup>1</sup>

Тачнис — эмонимдо аз калиман юнонни  
Tачнис homos — якхела, әпума — ном тирифтта шуда-  
аст. Маънои лугавин тачнис — ҳамчинс аст.

Калимахое, ки аз ҷиҳати шакл, оханды таркиби овозиашон якхел буда, аммо аз ҷиҳати маъниго гуногунаңд, тачнис (омоним) номида мешаванд. Масалан, калиман рост ба чанд маъни истифода мешавад: ҳам ба маъни «рост истодан», «рост ба ҳадаф расидан», ва ҳам ба маънои «rosti галро гүфтап»; ё калиман бақувват — бардам, солим, маҳкам, тавон, мұктадир ва гайра. Бо калимахон дар, бар кофиян шеър сохта шудааст.

Фарқ аст миени ои ки ёраш дар бар,  
Бо ои, ки ду ҹашын иятызораш бар дар.

Дар ин байти машхур ду калиман ҳамоҳангу ҳамшакл маъно-  
ҳои гуногун доранд: дар мисраи якүм дар — пешоянд буда, бар  
чун ном, ба маънои пахлұ омадааст; дар мисраи дуюм бар вазиған  
пешояндро адо карда, дар ҳамчун исем, ба маънои «сүн дар» яъне даромадгоҳ омадааст. Аз нұқтаи назари шеърият ии  
калимахон ҳамчино мұхтасарбаёниро таъмин карда диккатуро  
ба хусну малоҳати сухан ва мазмуни он چалб мекунанд.

Тачнис яке аз воситаҳои мұхимми баенист, ки дар забони точиқиғи форсий хеле маъмул аст. Аз замонхон қадим классикони  
мо бо ёрии тачнис лағезбози ва лутғұхко кардаанд. Лутғ дар  
шеъри Рұдакӣ, Ҳайём, Низомӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Қамол, Ҷомӣ,  
Биной, Ҳилолӣ, А. Лоҳутӣ, Ҳ. Юсуғӣ ва дигарлар бештар мушо-  
хиди мешавад.

Тачниско дар адабиети форсуз точиқ сершакланд, ки бэ ном-  
ҳои зерин қайд гардидаанд: тачниси том, тачниси зонд, тачниси  
иокис, тачниси мураккаб, тачниси мұкаррар (такрор) ё музда-

<sup>1</sup> Улугзода С. Аввалин мулокот. Садриддин Айні дар хотироти дүс-  
тон ва шогирдон. Душанбе, 1968, сах. 25.

вац ва гайра<sup>1</sup>. Онҳо ба ду намуди асосӣ қисмат ёфтаанд: таҷниси лафзӣ ва таҷниси маънавӣ, «Таҷниси лафзӣ дар як байт дува ё якчанд калимаи ҳамшакли алоҳидамаъноро мефаҳмонад, лекин таҷниси маънавӣ дар як байт омадани як калима ва ё чанд калиман дорон маънои баробарҳукук мебошад»<sup>2</sup>. Инак, дар таҷниси лафзӣ калима тақрор мебошад:

Эй дилбари мо, мабош бедил барни мо,  
Як дилбари мо бех аз дуссад дил барни мо.  
На дил барни мо, на дилбар андар барни мо,  
Е дил барни мо фиринт ё дилбари мо.

(Абӯсаид Абулаҳайр)

Дар таҷниси маънавӣ маънои калимаҳои ҳамҷинс тақрор мешавад. Масалан:

Як бор нарафт дил барни бегона,  
Дил ёр нашуд ба дилбари бегона!  
Ман аҳдшикан наям, макун саъӣ, зи ман,  
Харгиз нашавад, ки дил барни бегона.

(Ҳ. Юсуфӣ)

Дар рубоии аввал суханбозӣ ва лутф бештар ба назар мера-сад. Дар рубоии дуюм калимаҳои ҳамҷинс (ё санъати таҷнис) аз мутобеки идеяи вафодорӣ хабар дода, дар аҳду паймони дӯстю ишқ устувории қаҳрамони лирикиро тасдиқ менамоянд.

Таҷниси маънавӣ дар як катор дигар рубоонҳои Ҳ. Юсуфӣ дидо мешавад. Рубоии зерин рӯҳи ватанпарварӣ дошта, инсбат ба душмани ватани мо адоварати оштинопазириро ифода намуда-аст:

Бо ҳасми ту ҷанг бо қалам ҳоҳам кард,  
Ба зўри қалам — қалам-қалам ҳоҳам кард.  
Ҳар фатҳ, ки дар кори ватан месоӣ,  
Ман дар вараки зафар ракам ҳоҳам кард.

(Ҳ. Юсуфӣ)

Калимаи «қалам» ҳамчун аслиҳаи мубориза омада, таъбири «қалам-қалам» ба маънои пора-пора кардан низ чун қалам майда намуданро мефаҳмонад, ки вай аз Ҳар ҷиҳат ба якрешагии ин истилоҳ такъя дӯрад.

Дар таҷниси маънавӣ гоҳо як калимаро ба ду маъно низ дидан мумкин аст.

Ман, агар риндам, агар шайх, чӣ корам бо кас,  
Хофизи рози худу орифи вакти хешам.

Калимаи «Хофиз» бо ду маъно омадааст: якум нигоҳдори сир-ру роз, дуюм таҳаллус.

Дар шеъри Бокӣ Раҳимзода «Дар лаби обе» низ мисрае ба ҷуннин шакл омадааст:

<sup>1</sup> Барон шиносой бо тағсили ин мавзӯй ингаред: Т. Зеҳий. Таҷнис. Сайи-зи сӯҳан. Душанбе, 1979, саҳ. 137—155.

<sup>2</sup> Зеҳий Т. Ҳамон чо, саҳ. 144.

Рүн санг омаду охиста бигуфто: — Бокй,  
Ба садокат токй,  
Чүш зад ишки чавонию мадорам омад,  
Дар лаби обе,  
Шаби маҳтобе.

Дар ин чо «Бокй» ҳам қаҳрамони лириклист, ки маъшука ба ў муроҷиат дорад ва ҳам ному таҳаллуси шоир мебошад.

Яке аз суханварони забардаст, ки таҷниро дар эҷодиёташ бағояти моҳирӣ (барон тафаниноти адабӣ, яъне дилхушиҳон шеърӣ) истеъмол кардааст. Камоли Хӯҷандӣ<sup>1</sup> мебошад. Дар газали «Чоно, баҷуз лабони ту оби ҳаёт нест» ў чунин таҷнистро ба қондаҳон лағзию маънавӣ ба ҳам омехта ба кор бурдааст:

...Гуфтам: «Давон дарди диламро хате навис»,  
Гуфто: «Давот чун бинависам? Давот нест...  
Доги чафо ба ҷони мани ҳастадил манеҳ,  
Рӯзе ки дар вафот бимирам, вафот нест...

Дар байти аввал давот ба ду маъно: «дармони ту» ва «сиёҳидон» омадааст, вале дар мавриди дуюм қалимаи мазкур якбора ҳар ду маъноро ифода мекунад. Дар байти дуюм **вафот** низ ба маъноҳон «вафодории ту» ва «фавтидан» таҷнис шудааст.

Дар ғазалҳои Камол истилоҳоти бозихон шатранҷ (шоҳмот), нард ва гӯю ҷавгон ҳеле зиёд истифода шуда, вазифаи муайянӣ услубиро адо мекунанд<sup>2</sup>.

...Рӯзи наҳӯст, эй маҳи ҳубон, ба ошикон  
Руҳро ҷаро намудӣ агар майли мот нест.

Дар ин байти истилоҳоти шоҳмот (шатранҷ) **руҳ** намудӣ ва **мот** ба ду маъно омадаанд; ба маънои аслӣ ва ба маънӣ маҷозӣ, ки ин ба яке аз навъҳон таҷнис — **таҷниси тавҷеҳ** мансуб аст. Истифодаи қалимаҳон шатранҷ, истилоҳоти илмӣ-ғанийӣ дар шеър, ки ба ду маъни омада, муроди шоирро дар маънои дуюми он мефаҳмонад, дар эҷодиёти Ҳоконӣ, Салмони Совачӣ, Ҳайём ва дигарон низ ёфтанд мумкин аст.<sup>3</sup>

Камол санъати таҷнистро барои баёни норозигиҳон иҷтимоӣ истифода бурдан низ шӯҳрат дорад:

Агар Сарой чунин асту дилбарони Сарой,  
Биёр бода, ки ман форигам зи ҳар ду сарой.

Дар мисран якум «Сарой» иҷми шаҳрест, ки шоир дар Қаль-аи сангинӣ он чо 4 сол маҳбус истодааст, дар мисран дуюм «са-рой» ба маънои дунъё омадааст. Шоир дар ин байти меҳоҳад гӯяд, ки агар вазъият дар шаҳри Сарой ё соҳти зиндагӣ ва қай-фияти ҷаҳон ҳамин тавр бо азобу машакқат бошад, аз баҳри

<sup>1</sup> Доир ба устодкории Камол ингариҷ: С. Айнӣ, Қуллиёт, ч. 11, китоби якум, саҳ. 229; А. Декотӣ. Қуллиёт, ч. 5, саҳ. 21.

<sup>2</sup> Ниг.: Коллектив Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII—XVII (кис-ми дуюм), Душанбе, 1983, саҳ. 125.

<sup>3</sup> Ниг.: Зекий Т. Ҳамон чо, саҳ. 141.

ду дуньё гузаштааст. Их як эътирози хоси шоиронаест нисбат ба беадолатихо даврони феодализм, ки бо ин шакли бадей изхор гардидааст. Дар мавриди дигар Камол аз дер дар ҳабсхона монданаш ноумед гашта чунин рубоне гуфтааст:

Кай бошад аз ин танг бурун омаданам,  
Ном аст аз ин наан бурун омаданам.  
Гүй магар аз санг<sup>1</sup> бурун меонд,  
Парвонаи<sup>2</sup> аз Санг<sup>3</sup> бурун омаданам.

Камол ба ҳакки як сўғини биннипучуке, ки худбин ва мағур будаасту валие тамаллуккориҳои бардуруғи зиёде доштааст, ҳаҷвомезона навиштааст:

Ба мо он сўғини биннибурода  
Ба гайр аз аҷзу мискини надорад,  
Нашибд чурми<sup>4</sup> худбиний ба ўбаст,  
Ки он бечора худ бини надорад.

Муроди шоир аз ин мисраъҳо ҳувайдост.

Хусрави Дехлавӣ чунин як байти машҳуре дорад, ки маъни наизику дури он зуд фаҳмида мешавад:

Тори зулфатро чудо машшота<sup>5</sup> гар аз шона кард,  
Дасти он машшота мебояд чудо аз шона кард.

Дар адабиёти советии тоҷик калимаҳои ҳамчинс бештар ба мағҳуми маънавиашон барон изҳори ақидан ҷамъиятии санъаткорон истеъмол мешаванд. Дар назми А. Лоҳутӣ, М. Аминзода, М. Турсунзода, Ҳ. Юсуфӣ ва дигарон ранги сиёсию иҷтимоӣ гирифтани санъати мазкур ҳеле равшан ба назар мерасад. Инак, рубоне аз рубонётин Лоҳутӣ, ки ба тасвири синфи коргар бахшида шуда, аз садоқати бепоёни ў ба инқилоб ва дар роҳи муборизан сарнагунии хонани зулм ҳабар медиҳад:

Фармони заволи симу зар ҳоҳам дод,  
Неъмат ҳамаро ба коргар ҳоҳам дод,  
Е афсари зулмро вагун ҳоҳам кард,  
Е дар сари ин ақида сар ҳоҳам дод.

Савганди шоир мубориз дар арсан озодии синфи фаълаю дехқон дар мисраи охир бо ду бор ба ду маъно истифода бурдани калимаи «сар» барчаста садо медиҳад.

Лоҳутӣ, ки чун яке аз шоирони забардаст лирики нозурадост, дар аҳди ишқу вағони ҳақиқӣ тӯ дами нафаси охирин мубориза бурданро талаби чон дониста гуфтааст:

Домони ту, ёй бути ситамгар,  
Сар медиҳаму намедиҳам сар.

<sup>1</sup> Аз санг бурун омадан — аз рӯи истилоҳи ҳалқӣ қинойеест аз «дер бурун омадан» ё худ «хеч бурун наёмдан».

<sup>2</sup> Парвона — дар ин ҷо ба маънии «фармоншнома» аст ва калиман парвоначӣ инз аз ҳамии калима ба чунин маъно соҳта шудааст.

<sup>3</sup> Санг — қалъаи Санг, ки ў дар он ҷо маҳбуё буд.

<sup>4</sup> Чурми — гуноҳ, айб.

<sup>5</sup> Машшота — зане, ки бо ороиши мӯи занон машгул аст.

Шоири чанговари точик **Хабиб Юсуфий** низ ни санъатро байравии устод **Лохутӣ** эҷодкорона кор фармудааст:

Дил дасти туро ба дасти дигар налиҳад,  
Бар дасти ракибони бадаҳтар налиҳад.  
Дар маслаки ишқ дил ки событкадам аст,  
Домони туро сар дикаду сар налиҳад.

М. Турсунзода дар шеъри «Сайёҳи ҳинд» ба писарбачан ағон маслиҳат медиҳад, ки барон ба даст овардани озодӣ ва баҳт зери ӯзи госибон наафтгад, пойафзоли онро тоза накунад, балки ҳоки ватанро аз ни соҳибони ноҳонда пок намояд. Ӯ ни ақидаро бо истифодан қалимаҳон ҳамчинс гуфтааст:

Дузди баҳти ҳалиқдо минбаъда бол  
Пон ҳудро сӯн ту созад дароз,  
Ҳоки поишро набоҷд **ПОК** кард,  
ПОК аз он боҷд, ки аниӯн ҳок кард.

Ҳок ва пок дар мисраи оҳирни ба маъни ватан (сарзамин, мамлакат)-ро аз мустамлиқдорон озод кардан омадааст.

Ба ҳамин тарик, моҳирона кор фармудани таҷини боини боитарии забон ва образнокии сухани бадей мешаванд. Бо истифодан эҳтиёткоронаи ҷинонҳо максади ӣависандагӣ ба нишон мерасад.

Таҷини на факат яке аз шаклҳои тарзи баёни аст, балки чун яке аз санъатҳои бадей дар ашъори классикии форсӯ тоҷик истельмоли васеъ дорад.

**Тазод**      Антонимҳо (аз қалимаҳон юнонни *anti* — зид ва опума — **ном** гирифта шуда) чунин қалимаҳоанд, ки барон ифодан маъниҳон ҳилоғи ҳамдигар кор фармуда мешаванд. Маъни луғавии тэҷикӣ қалимани **тазод** «ба ҳам зид» мебошад. Чунончи: обу оташ, рӯзу шаб, бемору сиҳат, паству баланд, ғаму шодӣ. Суҳанвар бо истифодан тазод (антоним) барои баёни маъни ҳаматарафӣ предмет ва воеҳаҳо — мағҳумҳои сифатӣ, вазъияту фаъолияти инсон, рӯҳияю қайфият, замону макон имконият мебошад.

Тазод дар фольклор ва адабиёти классикии форсӯ тоҷик ҳамчун санъати бадей дар ҷандии достонҳои беъзар макома аввалий дорад. «Гӯргӯлӣ», «Ҳамса»-ҳон Низомин Гаҷавӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ ва дигарон, «Ҳафт авранг»-и Абдураҳмонӣ Ҷомӣ, ки достонҳои «Лайлӣ ва Мачнун», «Ҳисрав ва Ширин», «Юсуф ва Зулайҳо», «Саломон ва Абсал» ва гайра асосан ба санъати тазод оғарида шудаанд. Фирдавсӣ ба воситаи тазод низоу инфоқи амиқи фалсафии «Шоҳнома»-ашро аз зиддияти қувваҳои Ӯсмонӣ — Ҳурмузу Аҳриман сар карда то задухӯрдҳои заминии байни Ковусу Афросиёб, Рустаму Сӯҳроб, Сиёвушу Судоба ва санадҳои таъриҳии то асри истилоҳ араб (асри VIII) аз тасвири рашку муҳаббат, дӯстии адоват, саҳоватмандию ҳасисӣ ва олиҳимматию паствитратӣ ва гайра оро додааст.

Фирдавсӣ дар ҷандӣ байт фалсафии замонашро бо ибораҳои тазод ҷамъбаст намудааст:

Чунни аст расми сароа фиреб,  
Гаҳе бар фарозу гаҳе бар **НИШЕБ**.<sup>2</sup>

Чунни аст кирдори гардонсивехр<sup>3</sup>,  
Гаҳе чангӯ заҳр асту гаҳ **НУШУ МЕХР**.

Образҳон тазод бештар имконият фароҳам меовараанд, ки конфликти асар тезу тунд вусъат ёфта, мақсади нависанда равшантар зоҳир гардад. **Мо ҳоло факат бо муайян кардани вазифаи ин истилоҳ ҳамчун воситан баён иктифо менамоем.** Барон инфодан ҳолати рӯҳи образҳо дар достонҳои классикикӣ вазъияти шахсии персонажҳо мӯкобил гузошта мешаванд. Шэнрон ба воситан тасвири ҳолу ахволи Лайлӣ ва Мачиун, мусибати ҷудоӣ ва ҳачри ошиқонро тъъкид намудаанд.

Дар тасвири Ҳилолӣ ду ҳолати рӯҳи қаҳрамонии тасвир ёфта, эн чӣ, ки инисбат ба Лайлӣ ҳарактери мусбат дода шудааст, аз бегами набуда, балки аломати зебу ҳусн ва нозу қарашмай маъшука аст.

Лайлнию қарашма бар қарашма,  
Мачиуну ду ҷашм чун ду ҷашма.  
Лайлнию ба дил ҳазор роҳат,  
Мачиуну ба сина сад ҷароҳат.  
Лайлнию шароби ҳусн дар сар,  
Мачиуну дили қабоб дар бар.  
Лайлнию зи ҳусн бод дар бод,  
Мачиуну зи ишқ дод дар дод...

Е чунни байте аз лирикан Қамоли Ҳӯҷандӣ, ки вазъияти мутакобили ошиқонро муайян менамояд:

Ту ҳамчун субҳ **механдию** ман чун шамъ **МЕГИРЬЯМ**,  
Намедонӣ, ки ин ҳолат ман аз сӯзи дарун дорам.

Дар адабиёти советин тоҷик тазод маҳсусан дар ашъори А. Лоҳутӣ, П. Сулаймонӣ, М. Раҳимӣ, М. Турсунзода, Ҳ. Юсуфӣ санъаткорона истеъмол ёфтааст. Достонҳои Лоҳутӣ «Кремль», «Мо зафар ҳоҳем кард», «Точ ва байрак», «Хар ва трактор», «Сафари Фаронгистон», «Ғалабаи Тания» сар то сар дар асоси образҳон тазод ва баёни ба ҳам зид эҷод ёфтаанд. П. Сулаймонӣ бо воситан тазод вазъияти ситамгарон ва ситамдиагонро дар ҷамъияти синфи ғизон додааст:

Як тӯда дар таронаву  
Як тӯда дар **FAM ACT**,  
Як сӯ **нишотовару**  
Як сӯй **MOTAM ACT...**

М. Турсунзода дар шеъри «Кулохи профессор Ахвледнани» образҳон майори мӯйлабзарди англisiy ва олими забоншиносӣ советиро ин тарик ба ҳам мӯкобил гузоштааст:

Рӯ ба рӯ омаданд як муддат  
Субҳи пурниру шоми пурзумат.

<sup>1</sup> Ғароз — баландӣ.

<sup>2</sup> Нишеб — пастӣ.

<sup>3</sup> Гардонсивехр — фалаки ҷарҳзандана.

Дар ин байт ба воситаи ибораҳои образноки тазод мөхияти иҷтимоии ҷаҳонбии намояндагони ду система — одами ҷамъияти социалистӣ («субхи пурнур») ва шахси ҷамъияти капиталистӣ («шоми пурзулмат») таъкид ёфтааст.

Достонҳон «Ҷанги одаму об» (С. Айнӣ), «Ба зиёрати доҳӣ» (М. Раҳими), «Ҳазон ва баҳор» ва «Писари Ватан» (М. Турсунзода), «Панҷи ноором» (М. Миршакар) ва дигарон бо санъати тазод ва тарзҳои баёнин тазод эҷод шудаанд.

Ба гурӯҳи лексикии забони адабӣ неоло-  
**Унсуҳрои лексикии забон** гизм, архаизм, диалектизм, жарго-  
низи, вульгаризм, ҷарваризм ва гай-  
ра доҳил мешаванд. Вазифан онҳо барои ифодан бадени фикр  
дар асарҳои адабӣ хурд нест. Нависанда ин гурӯҳи калимаю  
таъбириҳоро дар тору пуди бадени асари ҳуд ҳаргиз безарурат  
доҳил намекунад, чунки онҳо рафти ягонаи услуби адабии асаз-  
ро вайрон карда метавонанд. Аммо дар ҳолати даркорӣ барои  
таъкиди тарзи гуфтор ва дараҷаи маданияти нутки персонаже  
нависанда ба андозае аз ин ё он имкониятҳон заҳираи лугавии  
забон истифода бурда, симон образи тасвиришударо муайянтар  
месозад.

**Неологизм** Неологизм аз калимаҳои юнонӣ нео — нав,  
логос — сухан таркиб ёфтааст. Забон бо му-  
рури замон ва тараккиёти фикр доимо тағъир ва тақмил ёфта  
менистад. Шаронтҳон сиёсю иктиносии соҳти нави ҷамъияти  
дар ҳар давр ба таркиби лугавии забон таъсири ҷиддӣ мету-  
зоранд. Калимаҳои нав ба навро ҳуди ҳалқ ва намояндагони  
маданияти вай — олимон, нависандагон ва ходимони сиёсӣ ме-  
офаранд.

Неологизм бо ду роҳ пайдо мешавад: якӯм, калима ва таъ-  
бириҳои наве ҳастанд, ки ба туфайли донишу кӯшиши намояни-  
дагони пешӯдами ҷамъият якҷоя бо санъаткорон ба вучуд ома-  
да, таркиби лугавии ин ё он забони миллиро бой мегардэнанд.  
Миқдори ин қабил неологизмҳо дар забони тоҷикӣ, ҳусусан  
баъд аз Революцияи Октябрь, хеле зиёданд. Масалан: калима-  
ҳои партия, большевик, коммунист, революция, колхоз, бригада,  
звено, радио, трактор, телевизор, электрик, вертолёт ва монанди  
инҳо. То пурра азони омма шудани ин қабил калимаҳо дар  
вақташи неологизманд. Дар даараван ҳозира, ки илму техника хе-  
ле тараккӣ дорад, чунин истилоҳу ибораҳо васеъ пайдо ва ҷорӣ  
шуда истодаанд: ракетабаранд Ҷоҳарӣ ё ракетакашанд, радифи мас-  
нуи замин ё ҳамсафари сунъии замин, «моҳгард» ва гайра.

Дуюм, сухан ва ибораҳои ҳастанд, ки барои ифодан аники  
ягон мақсади нависанда бо роҳи калимасозӣ пайдо мешаванд.  
Аксар чунин калимаҳо дар саҳифаҳои китоб бокӣ монда, дар  
донраи тағиӣ нависандагон ва адабиётшиносон амал мекунанд.  
**Чунин неологизмҳоро неологизмҳои услубӣ меноманд**, ки ба ус-  
луби ин ё он нависанда мансуб аст. Чунин ибораороҳои нав  
агар дар услуби Ҷалол Икромӣ як ранг дошта бошанд, дар тар-  
киби лугавии забони Раҳим Ҷалил ранги дигар доранд. Дар ус-

луби Сотим Улуғзода ба гайр аз истифодан иборадон халкӣ калимаҳои нави дар колаби забони русӣ ба тарики **калька** сохташударо низ мебинем. Раҳим Чалил дар процесси баёни ин ё он масъала бисъёр шаклҳои параллелии калимаҳои русӣ, советӣ, интернационалий ва тоҷикиро истифода мебарад: «суд — козӣ — маҳкама», «асфальт — мумӯфарӯш», «съезд — аҷҷуман», «ресторан — ошхона», «блокнот — сафина», «кружок — маҳфил» ва амсоли онҳо. Ин тарзи истифода, албатт, барои фавран ҷорӣ ва азҳуд шудани калимаҳои нав ба нав ёрӣ мерасонад.

Баъзан Ҷаз калимаҳои мавҷудаи забон, ки фонди асосии луғавии он аст, якчанд калима таркиб ёфта, мағҳуми нав ба вуҷуд меояд. Масалан, киштии яхшикӣ ё зериобӣ, дарьёнавард, кайхоннавард ё фазонавард, фалакпаймо, мушаки фалакпаймо, умумиҷаҳонӣ, байналхалқӣ, байнамиллалӣ ва гайра. Неологизм дар назму наср ва драматургияю публицистика дар баробари дигаршавии ҳаётӣ ҷамъияти, соҳти истеҳсолоту техника, маданияту санъат ҷорӣ шудан мегирад. Неологизм дар санъату адабиёт дар мавриҷҳои ҷудогона барои баёни ҳусусиятҳои образ роли муайян мебозад. Дар эҷодиёти шониуру нависандагони чавони тоҷик неологизм бештар кор фармуда мешавад.

**Архаизм** Дар забон баробари пайдо шудани калимаҳои нав як миқдор калимаҳо аз истеъмол мебароид.

Яъне рафта-рафта аз таркиби луғавии забони адабии мавҷуда ҳориҷ мешавад. Чунончи: пур (писар), зол (дунъёдид), гурд (пахлавон), гурм (ғам, андӯҳ, хафагӣ), мурид (шогирд), санад (хӯҷҷати даъво, далели ҳаттӣ), марз (замин), нев (далер, шуҷӯъ), ҳамовард (мубориз) ва гайра. Калимаҳон зерин низ, ки ҳоло дар забон кам истеъмол шуда, вале чун заҳираи эҳтиёти вуҷуд доранд: андозан дарозӣ — чакрим ( $1\frac{1}{15}$  км), фарсанг (такмин 7—8 км); андозаи вазн — қадок — 96 мискол, мискол (4.26 грамм); андозаи газвор — як газ (кариб 1 метр); мазраъ (замин, кишт) аз он қабилианд. Дар забони тоҷикӣ бештари калимаҳои архаистӣ аз калимаҳои арабӣ ва тоҷикию форсии қадим иборатанд.

Калимаҳое, ки ба сифати воситаи ғалокӣ одамон, барои муоширати ҷамъият тамоман ба кор намеоянд ва ё доиран муомилашон маҳдуд аст, калимаҳои архаистӣ номида мешаванд.

Архаизм аз калимаи лотинӣ **архаос** гирифта шуда, маънии қадими дарад. Калимаҳои архаистӣ ё кӯҳнашуда моҳиятан ба давраҳои гуногуни ҳаётӣ таъриҳӣ мансубанд. Тонфаю табакаҳои гуногуни синғӣ низ дар ин мавриҷ ба истеъмоли гурӯҳҳои луғатҳои архаистӣ таъсир мегузоранд. Дар замони пеш аз революция табакаи рӯҳониён ба як доиран муайянни калимаю иборадон динӣ такъя дошта бошанд, намояндагони дарбор ва хукуматдэрон ё ахли савдою тичорат ва заминдорон заҳираи таъбириу калимаҳои ба худ мансубро истифода мебурданд.

Дар асари бадей архаизмо бо унсурҳои ҷудогонааш фарҳ

карда мохирона кор фармудан, барои нишон додани характеристи образҳо аҳамияти мусбат дорад. С. Айнӣ барои равшан кушидани хислатҳон хоси образҳои муллоён, амалдорони амир ва дигар намояндагони табакаҳони имтиёздори ҷамъияти синифи калима ва ибораҳон арханистиро дар асарҳояш васеъ кор фармудааст. Дар повести «Одина» Мулло Ҳокироҳ, амлодор, Арбоб Камол, дар романни «Доҳунда» Муллзи Эшон, Яъкуббой, Азимшоҳ, Алимардони ясавул ва навқарони ҳоким, дар романни «Гуломон» — Қилич-халифа, Мулло Наврӯз, қозӣ, муфтӣ, ахли дарбари амир ва амалдорони ў бо забони куръон ва ифодаҳон арабӣ ё форсии қадим сухан мекунанд ва мактубдо менависанд.

Масалан, дар повести «Одина» чунин калима ва ҷумлаҳо дучор мешаванд: коғир, қуфр, сабби набӣ; **«Ман ки мусаммоти (ба исм) Бибиоиша бинти (духтари) Шоҳмурод ҳастам, аз барои ҳарчи мурдан падари набераи ҳудам Одинаи сагир валади (фарзанди) Бобокалон, аз Арбоб Камол васоятан даҳ тангай роиҷа<sup>1</sup> қарздор шудам...»** ва гайра. Сонитар, дар повесть калимаҳон **қарзулҳасана<sup>2</sup>, танзил<sup>3</sup>, восик** (ҷамъи васника) ва ҷамсоли он хеле кор фармуда мешаванд.

Дар романни «Доҳунда» диалоги ду рӯҳонӣ — мулло ва эшон, ки аз таъбирҳои арабӣ саршор аст, хеле санъаткорона тасвир ёфтааст:

— Азми кучо доранд? — гуфта мулло Муҳаммад Салим аз эшон пурсид.

— Мехоҳам ба тарафи Ҳисор ва Душанбе рафта бузургвонни он тарафро зиёрат қунам, соли гузашта ҳам ба он тарафҳо саёҳат карда будам, дар он ҷоҳо **мазорати<sup>4</sup>** пурфайз ҳастанд. Мардуми омма намефаҳмад, лекин касе, ки аз **сулуки<sup>5</sup>** машоҳиҳо<sup>6</sup> баҳра ёфтааст ва қашфи **қубурро<sup>7</sup>** ба вай насиба кардаанд, медонад, ки дар эн ҳокҳо чӣ гуна бузургон хобидаанд...».

Дар «Гуломон» Айнӣ оид ба иҷорадориҳои заминҳои **вакф<sup>8</sup>** баҳсу ҳарҳашаҳои зиёди байни муллоёнро меоварад:

— Маълум шуд, ки, — туғти **одамиқ** 'навхӯҷадор, — ҷаро эшони қозикалон ин қадар иҷора бар бӯлон иҷора, мақбуз бар

<sup>1</sup> Тангай роиҷа — тангай эътиборин, дар ҳаридуfurӯш ба кор раванд.

<sup>2</sup> Қарзулҳасана — ибораи арабӣ буда, қарзи хуб гуфтани аст, яъне қарз, ки аз он фонда намегирифтанд.

<sup>3</sup> Танзил — дар истилоҳи юридикӣ пештара фойдае, ки аз пул гирифта мешуд.

<sup>4</sup> Мазорат — мазорҳо, ҷойҳои мукаддас.

<sup>5</sup> Сулук — тарикат, роҳу равиш.

<sup>6</sup> Машоҳиҳо — шайҳҳо.

<sup>7</sup> Қубур — қабрҳо.

<sup>8</sup> Вакф — дар луғат ба маънини водоштани ва voguzoштани. Fайр аз ин мулкҳоро ба фондан касе ё ҷамъият voguzoштани аст. Масалан, дар замонҳои ҷаҳонӣ баъзе шаҳсаҳои дору молу мулки ҳудро ба сабаби набудани меросхӯрои ба ҳонакоҳ, мадраса ё масҷидҳои қалон вакф мекарданд. Даромадҳои чунин мулкҳои вакф мабоист ба фондан талабаҳо, камбагалон, дармондагон ҳарҷ карда мешуданд. Аммо дар амал даромади ин мулкҳо ба коми як тӯда въёну ашроғ ва рӯҳонҳои муфткӯр мерафт.

болов мақбуз карда кори ичоран катый-рӯзи **фасхро**<sup>1</sup> ин хама түл медодаанд?

**Макбуз** маънин забонахат, дастхат, «хати расид»-ро дорад ва ё санади (хуччати) пулро мефаҳмонад. Бедарак нест, ки дар ҷавоб ба навхӯҷрадор як муллэ саҳт карда мегӯяд:

— Магар **макбуз** ва **муҳрони** аз қисай шумо рафт, ки ин қадар дод мегӯед, хамааш аз болон дехқон-дия. Ба шумӯ-чи?

Нависанда бо чунин соҳти лугавии забон симон персонаж ва иштирокчиро муайян карда, бо воситан характеристикии нутқӣ ғлами ботинии вайро ошкор месозад. Архаизм, аз тарафи дигар, ба нависанда ёри мерасонад, ки ҷиҳати таърихии масть-аларо фахмонад, яъне диккати хонандаро ба нуқтаи таърих, расмият, ба рӯҳияни замону инсон равона кунад. Дар романни сегонаи Ч. Икромӣ «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», романҳои Р. Ҷалил «Шурӯб» ва С. Улуғзода «Восеъ», ки аз қабили асарҳои таърихианд, архаизм ҷо-ҷо дар мавридиҳон зарурӣ истеъмол шудааст.

Дар мавзӯъхон мусоири адабиёти советӣ низ архаизм барон танини симон ҳакиқии персонаже истеъмол мешавад. Аз ҳад зиёд кор фармудани он таъсири идеяви ва бадени асарро кам ва назокати эстетикии онро паст мекунад. Дар шеър ба ҳэтири кофияю вазн ва зарби он ё ҳамчун ҳусни сухан ва муродиф қалимаҳон архаистӣ дар манзумаҳон замони мо ҳам вомехӯранд, ки аз ин қиммати манзумаҳои ҳаргиз суст наҳоҳад шуд. Архаизм дар ашъори ҷудогони М. Раҳимӣ зиёдтар дучор мешавад. Лоиқ Шералий дар шеъри худ «Барзи устод Бокӣ» қалимаҳон **пуштбон** (ҳомӣ), **ҳамдостон** (ҳамфир), **ҳамовард** (мубориз) ва амсоли онро хеле муносиб истеъмол кардааст. Ни гуна истифодабарӣ дар ашъори аксари шонрон мушрӯҳида мешавад ва он дар ҳадди эътидол ҷонд аст.

Академик В. В. Виноградов навиштааст: «Забони адабиёти бадей назар ба забони умумиҳалӣ, умумимилӣ озодтар мебошад; дар мавқее, ки инро мундариҷаи идеяви ва композиции асари нависанда талаб мекунад, метавонад ба фэнди архивии суханҳои кӯҳна муроҷиат намояд».

Барои бурроӣ ва фасехбаёни нависанда ҳамаи имкониятҳои лафзиро ба кор мебарад. Ү ҳамеша дар кӯшиши он аст, ки барои ифодани мақсадаш қалимаю ибораҳои зиндан миллий ва ҳалқиро истифода карда, аз ҳар он чи ки дар забон тасодуфӣ аст ё муваққатист ва ё инсабати маҳаллӣ дорад, ҳуддорӣ намояд. Вале дар ҳолати зарурӣ барои кӯшиши мақсад нависанда бэ провинциализм, варваризм, вуљгаризм, жаргон барин үнсурҳои забон муроҷиат мекунад.

Провинциализм қалимаю ибораҳоеро дар бар кардааст, ки ҳусусияти маҳаллӣ ё шевагӣ дэранд, варваризм аз қалимаҳои ҳорҷии ба ин ё он забон бегона, вуљгаризм аз қалимаҳои дурӯшту дағалони гуфтутгӯй, жаргон аз қалима ва тарзи гуфтори соҳтаи ба омма номафҳуми баъзе толғон одамон иборатанд.

<sup>1</sup> Фасҳ — ботил кардан, бекор карданни муомилан савдо, гардонданни савдо.

Устод С. Айй таркиби «ҳар доим»-ро дар романни «Шодӣ»-ч Ҷ. Икромӣ ба сурати доим ислоҳ намуда навишта буд: «Ҳар доим» таъбири тамоман хато аст, ки шахсонни тоҷикиниодон ду калиман тоҷикӣ ва арабиро бемаъниёна ба ҳам таркиб карда, ба маъни он «ҳамеша»-и тоҷикӣ ва «дӯим»-и арабӣ кор мефармоянд, ин калима на дар забони адабии тоҷикӣ ҳаст ва на дар забони ҳалқӣ... Варваризм дар забон ҳамин қисм калимаҳоро кор фармудан аст».<sup>1</sup>

А. М. Горький навиштааст: «Мубориза барои тозагии забон, барон маъни анику он, барои бурроии забон дар айни замон мубориза барои аслиҳаи маданият мебошад. Ҷӣ қадар, ки ин аслиҳа бурротар бошад, ҷӣ қадар, ки вай бо роҳи дуруст ҳароат кунад, ҳамон қадар галабаовартар аст...».<sup>2</sup>

## ВОСИТАҲОН ТАСВИРИ БАДЕЙ

Дар асари адабӣ ба гайр аз воситаҳон баён ва забон воситаҳон тасвири бадей васеъ кор фармуда мешаванд. Масалан: тавсиф, ташбех, маҷоз, истиқра, ташхис, муболига, лутф, ҳаҷзу ис-теҳзо, юмор, писҳанд ё ришҳанд ва гайра. Барои образнокии баён ва ба таври бадей ифода намудани идеяи асар воситаҳон тасвири бадей ба аҳамияти хеле бузург соҳибанд.

**Тавсиф** аз калиман **васф** гирифта шудааст, ки маъни таъриф карданро дорад. Назисанд ба барои тасвири образи муайянни одамон, ҷоқеа ва манзараҳэн табнат, сифатҳон хоси онҳоро меорад. Интарзита сифир тавсиф номиде мешавад. Барои мисол, ба шеъри Озод Аминова «Шӯҳрат ёфтӣ» муроҷиат мекунем.

Чехраҳон сурҳи оташбор,  
калби бекарор,  
Хушадаб,  
маҳкамирода,  
Софдил,  
оазодғиқру ҳам ба аҳдаш устувор,  
Комсомол!  
Илат муборак!  
бо ту дорем ифтихор...

Ин гурӯҳи тавсифот ба қўмсомолоне, ки дар соҳтмону иншооти бузурги мамлакат — БАМ, КАМАЗ, ГЭС-и Норак, Рогуни, Бойғозӣ ва гайра корнамоиҳо карда истодаанд, баҳшида шудааст. Тавсифҳои реалии шоира нисбат ба рафттору кирдори ленинворонаи ҷавонон, чун ояндаю уммеди чамъияти коммунистӣ меҳру муҳаббати ўро изҳор менамояд.

Хонанда аз тавсиф муҳаббат ё нафрati нависандаро нисбат ба ҷоқеаҳон тасвиришаванда пай мебарад. М. Турсунзода дар

<sup>1</sup> Икромӣ Ҷ. Мактаби адабии устод. «Шарқ сурҳ», 1953, № 4, саҳ. 40.

<sup>2</sup> Горький А. М. О языке. Дар китоби «О литературе». М., 1953, саҳ. 663.

шэъри «Чашмх» ба воситан тавсиф муносибати гуногуни ачнабиенро нисбат ба мамлакати советийн газарданинхон эн муайян месозад.

Чашмх будаанд гуногун:  
Баъзе чодугаранду пурасын.  
Хилаомүз,

Шайтанатомүз,  
Беамон, хонумони одамсүз.  
Баъзе мисли ситорай сахарай  
Мекунанд ихтиёри шүълаварай,  
Равшану бегубор мисли булур  
Пурумеданду аз чахолат дур...  
Баъзе важмурда, мисли барги хазон  
Бенасибанд аз баҳористон...

Хар як калимаю иборан тавсифии ин шэър, аз як тараф, характеристикаи рӯхию синфи образро муайян кунад, аз тарафи дигар, таваҷҷӯх ё карохати шоирро ба гурӯҳон гуногуни одамон нишён медиҳад.

Тавсиф иопурра ва пурра мешавад. Тавсифи иопурра ягон ҷиҳати предметро таъкид менамояд. Масалан: «Лаъли сухангӯзу кадди дилчӯ; «зеборухсору шакаргуфткор»; мо ишро дар байхон зерини шэъри Хабиб Юсуфий «Бунафшаҳо, шукуфаҳо» равшан мебинем:

Дар ин баҳори дилрабо шукуфтаанд гунчаҳо,  
Бунафшаҳо, шукуфаҳо ба боғу сабзазорҳо,  
Чи хуш насиими дилкушо расида бар машоми мо,  
Зи наклати бунафшаҳо гирнита дар канорҳо.

«Дилрабо», «дилкушо» тавсифи иопурраи табиат мебошад, ки мувоғики талаботи соҳти шэър омадааст.

Тавсифи пурра, ки хусусиятҳон предметро ҳаматарафа мефаҳмэнд, бештар ба тарики сифатчиний меояд. Газали дигари Х. Юсуфӣ «Манзаран Кавказ» ба ин муддао ҷавоб медиҳад:

Кавказ, дилрабост замину ҳавон ту,  
Аз ман рабуда дил чамани дилрабон ту...  
Дорушшифон мулки фараҳбахши мо бувад  
Оғӯши нарми пурсамари дилкушон ту.  
Дер аст гаштани ватани дилинишими ман,  
Имрӯз ман дар оғӯши роҳатафзои ту.

Ғайри «дилрабо», «роҳатафзо» ва дигар, калимаҳон сифатии «нарми пурсамари дилкушо...» маҳз хусусиятҳон ҳарҷонибай Кавказ ва ҷашмаҳон сехрнигори онро барон сиҳатни саломатии одам таъкид намудаанд.

Дар яке аз рубоиҳон ошиқонаи Ҳофиз тавсифи пурраро мо ба шакли мураккабтараш мебинем:

Бибурд аз ман қарору токату хуш  
Бути сангидиау симинбаногӯш,  
Нигоре, ҷобуке, шӯхе, париваш,  
Ҳарифе, маҳваше, турке, қабопӯш.

Дар ин парча печидан ташбехи пӯшидаю тавсиф дар колаби сифатчинӣ омадааст. Байти дуюм ҳамчун ташбех мафхуми предмет дошта, ҳамчун тавсиф аломатро нишон медиҳад.

Устэд Садриддин Айий дар тасвири киёғаи Гулнор дар романни «Дохуңда» тавсифи пуррарс хеле устодона кор фармудааст: «...Хусну ҷамоли Гулнор таъсири баҳашо буд: ҷашми сиёҳи оташбор, мижгони дарози ҷоишикор ва абруи қачи дунболадори ў ҳар бинандаро аз ҷо мебурд; ...кади навраст, рӯи ҳучиста, зулғи шикаста, абруи пайваста — ҳама ба як дигар мутаносиб..., ҳама ба якдигар зебанда афтида буданд». Дар ин парча портрет, ваҷоҳати зебси дуҳтари кӯҳистон тавассути зикри пайдан якчанд сифати зоҳирин ў возех ва комил тасвир ёфтааст. Ин гуна тавсифҳо намуди дилкаши образро чун расми рассоми чирадаст пешни ҷашми ҳонандаги ҷилва медиҳанд. Чунин сифатчириро дар романни Муҳиддин Ҳочаев «Об — рӯшной» дидан мумкин: «Тобонбӣ абруи бароку бинни росту лабони пуршикане дошт...».

Дар боло қайд шуд, ки тавсиф муносибати санъаткор, яъне ҳусни таваҷҷӯҳ ё нафрati ўро нисбат ба ягон предмет, ба персонаж ва ё воеаҳо нишон медиҳад. Вале тавсифҳоиз низ ҳастанд, ки ҳуддӯри муносибати одамиро нишон медиҳанд. Аз ин ҷиҳат тавсифҳоро фарқ кардан зарур аст. Онҳо тасвирӣ ва лирикӣ мешаванд. Тавсифи тасвирӣ аксар аз ҳислатҳои асосии ягон предмет ё намуди манзараҳои табнат ҳабар медиҳаду ҳалос. Дар «Рӯди ман» ном шеъри М.Турсунзода меҳонем:

Тезтар, бурротар обат аз дами шашшер ҳам,  
Софтар аз оби ҷашми тифли бетаксир ҳам.  
Пурчилатар аз руҳи ҳуршеди оламгир ҳам,  
Тундтар аз бод ҳам, аз бодло наҳҷир ҳам.

Аз ин мисраъдо шӯҳу тез ва соғу пурчило будани оби рӯдҳои кӯҳистонро тасаввур кардан душвор нест, вале муносибати шоири ба воеаҳои табнат аз ин тавсифи ба як маъно — ишқи зодгоҳи ҳуд ва табнатдӯстӣ маълум мегардад.

Бар акси ин, тавсифҳои лирикӣ муносибати шоириро ба ходисан тасвиришавонда серҷидата ошкор месозанд. Чунин тарзи тасвир дар бисъёр шеърҳои Пушкин ва Лермонтов, Маяковский, Асеев, Лохутӣ, Турсунзода ва дигарон маком доранд. Шеъри Лермонтов «Вафоти шоири» мисоли равшани он шуда метавонад. М. Турсунзода дар шеъри дигараш «Суруди ман», ки ба шакли мусаддаси таркибанд нишо шудааст, бо тавсифҳон муайяне, бидуни қайфу ҳалҷватбаҳшии он, аз ғалаёни зиндагӣ ва ба муборизаҳои нави оламиён иштирок доштани шоири барои ҳаётӣ осоиштан байди ҷангӣ Ватаний дарак медиҳад. Ин мазмун тавассути эҳсосоти лирикӣ шоири ифода ёфтааст:

Сурудам — ҳофизи рози дили ман,  
Аниси булбуловози дили ман.  
Укоби тезпарвози дили ман,  
Адаби нуктапардози дили ман.

Ба обу ранги нав овоз сар күн  
Сар овози нав аз бандя чигар күн.

Дар ин банд ба воситай тавсифхон пецидан исму сифат — «хофизи роз», «булбуловээ», «тезларвөз» ва «нозукпардоз» мусошибати ичтимони муаллиф дар кашфи имкониятхон васен шөрь разшан хис мешавад.

Баъзан тавсифхо аз омехтан унсурхон лирикию тасвирий сохта мешаванд. М. Қаноат дар шеъри «Мехри модар» бо ҳамин усул мақсадашро мохирона баён кардааст:

Дар гармию покиу ҷаҳонорой  
Кай бошад офтобро ҳамтос?  
Аз тобиши ў чумла набототи ҷаҳон  
шуд соҳиби чон.  
Рахшандагни ҳаёт аз шӯълан ўст,  
Олам ба шароғати ҷамолаш некўст.  
Як рӯз агар нур напошад ба замин,  
дунъёст ғамини.  
Хар ранг, ки дар сабзаю гулбарги тар аст,  
Хар гул, ки дар интизири вакти саҳар аст,  
Аз тобиши ў кунад чунин авчу барор  
дар рӯзи баҳор...  
Ин меҳри ҳамешагарми модар бошад,  
Дар ҷозиба зўртар зи ховар бошад,  
Роҳе ки мунавар аст аз ин меҳр имрӯз  
бошад фирӯз!

Хар мисрау банди ин шеър аз қадру қурби модар пайғомест. Мазмунни тавсифхон тасвирию лирикини ин шеър факат бо инъикоси хусусияту ҳислатхон модар ва модар-Ватан маҳдуд намемонад, меҳру муҳаббати бепоёни модардустӣ ва ватанпарварии шонир, ки аз паси ҳар мисрау банд ҳувайдост, хонандаро низ дар ин роҳ меангезад:

Тавсифхо ҳам бо мурури замон ва тақозон давр фарқ карда, ба мундариҷаҳон тоза соҳиб мешаванд. Дар адабиёти пешазреволюционий абруй қазаҳ (камонмонанд), мижгонҳони найзавор, гулгун, лабҳон ақики чун май, зулфони сияҳу ҷашмони фаттон — тавсифхон асосин асарҳони лирикини ишқӣ буданд. Дар адабиёти советии тоҷик сифатҳони духтарони зебони ҷамъияти мо бо тавсифхон қатъиян нав тараним мебанд. «Ба ҳуҷтари пахтанин» ном шеъри М. Қаноат мисоли разшани тавсифхон нави ҳаётни имрӯзан мост:

Сурхрӯю араколуда ба корат бинам,  
Чанг бинишаста ба мижгони қаторат бинам  
Рӯи тағфисда зи сурхӣ ба мисоли оташ  
Дар таҳти обу арак ҷозибадору дилжаш  
Лаби чун лолаи тар ҳушиш шавад, шӯра дамад,  
Қади мавзуни ту андар сари ҳар пахта ҳамад.  
Ин чон колаби арзанд, дар он ҳусину ҳунар  
Ҷой гардидаю омехта чун ширу шакар.

Тавсифи меҳнату истеъдоди одамӣ ва ғайрати ў дар роҳи манфиати умумии ҷамъият тавсифи реалистии ҳаёту адабиёти советӣ шудааст.

<sup>1</sup> Қаноат Мӯъмин. Осори мунтажаб, ч. 1. Душанбе, 1982, саҳ. 18.

Тавсиф на таиндо воситай тасвири бадей аст, балки санъати бадей ҳам мебошад. Тавсиф ҳамчун санъат дар адабиёти класикии форсу тоҷик маъмул аст. Дар адабиёти мусоири тоҷик санъати тавсиф хеле кам кор фармуда мешавад. Тавсифро ба ибораи русӣ **энтитет** мегӯянд.

Ташбехот **Маънион** луғавин ташбех (аз шабех, шабоҳат) монандӣ аст. **Ташбех** аз ҷумлани воситаҳои тасвири баденест, ки санъаткор ба туфайли он равшани баёнро таъмин менамояд. Дар байни ҷизи монандшавандо (ташбехшаванд) монандкунандо (ташбехкунандо) аз рӯи сифату ҳусусиятҳои ҳамеша монандии умумӣ ва ё фардӣ манҷуд аст.

Ташбех чор унсур дорад: **ташбеҳшавандо**, **ташбеҳкунандо**, адоли (ёридиҳандо) ташбех ва **вачхи** (сабаби) ташбех. Ба вазифаи ёридиҳандо ташбех чун, чу, ҳамчун, гӯё, гӯнё, барин, мисли, монанди, пиндорӣ, моно; пасояндҳон ваш, сон, осо, вор ва гайра истифода мешаванд. Дар мисоли «бозуи коргар чун оҳан мустаҳкам» — бозуи коргар (ташбеҳшаванд), оҳан (ташбеҳкунандо), чун (ёридиҳандо), мустаҳкам (вачхи ташбех) аст. **Мустаҳкамӣ** дар ин ҷо ҳосили муштараки ташбехшавандо ташбехкунандо мебошад.

Ин ҷиҳатҳоро дар мисолҳон дигтар ҳам татбик кардан мумкин аст: «Рӯхсораҳои Диљбар дар вакти нутқ карданаш ба мисли лола сурх шуда буд». Сурхии «руҳсораҳо» ва «лола» ҳамчӯа вачхи ташбех умумияти сифатҳон ин ду предметро нишон мебиданд. Ҳамин тарик, вазъияти шаҳс ё равиши як воеъе, ки ба ҳусусиятҳои умумию фардӣ ва ё сифатҳои зоҳирӣ ботинии ҷизе монанд карда мешавад, ташбех ном дорад.

Ташбехот, ки яке аз воситаҳои муҳимтарини баденяти осори адабист, дар зарфи ҳазорҳо сол дар адабиёти умумиҷаҳонӣ вусъат ёфта, тарзу усули истеъмоли он бо сӯдони аклу ҳирад ва таҳайюлот суфта шудааст. Ташбех на факат бо таъсири ҷонӣ, балки чун омили асъси кӯшодани ғоян асар низ дилписанд аст.

Нависандо шонрони забардаст ҳаргиз ташбехҳон бемазмуниро истифода накардаанд. Ташбех дар дasti онин ҳамчун воситай ифодан мундариҷаи ҳаёт ва воеаҳои рӯзгор хизмат кардааст. Масалан, Фирдавсӣ дар байти зерин даҳшати ҳунарҳои беҳударо бо вэситаҳои ташбеху иғроқ таъкид карда, ба сулҳу амонӣ даъват менамояд:

Зи заҳми синонҳон **алмосгуи**,  
Ту гуфтӣ ҳамеборад аз АБР ХУН..

Дар мисрайи дуюми ин байти ибораи «ту гуфтӣ» ба ҷон ёридиҳандои ташбех «гӯё» ё «гӯнё» омадааст, таъбири «ҳамеборад аз абр хун» ҷунин маъниро дар бар кардааст, ки «ба ҷон борон аз абр хун меборад». Ин таъбири ба санъати муболигаи иғроқӣ низ аидӯхтааст. Е Сайдон Насафӣ вазъияти саҳти замони феодалиро ба тарикӣ зайл тасвири намудааст;

Фалак ба комати пири хамида мемонад,  
Чахон ба дехан торочидда мемонад.  
Нихоли гул ба назар ийзает хунолуд,  
Ба бог сарв ба тири хазида мемонад...

Дар ин чо радифи «мемонад» хамчун адоти ташбех ба маъни «мөнанд» омада, фалак ба комати пири фартут, чахон ба дехан вайрони, нихоли гул ба ийза ва сарв ба тири хазида ташбех шудааст. Бог, сарв, гул — ин хама нозу назокати хаёт дар шароитҳои токатфарсон асримиёнагӣ на ин ки ба назари захматкашон намудор набуд ва хеч кайфияте намебахшид, балки агар намудор шавад ҳам, ба мисли «ийзан хунолуд», «тири хазида» дили онро реш-реш ва мачрӯҳ мекард. Ташбех дар ин чо маъни амики иҷтимоию сиёсиро ифода намудааст.

Ташбеххое, ки Пушкин, Го́рький, Маяковский, Айн, Лохутӣ оғаридаанд пурмагъ ва ба максади муайян тобеъ мебошанд. Лохутӣ дар достони «Кремль» бекадри инсонро дар замони ҳукмронии подшоҳи рус ин тарик ба қалам овардааст;

Хуни дили захматкаш чорӣ шуда буд чун об,  
Лаҳти чигари дехон бирӯйи шуда буд бар хон.

Бокӣ Раҳимзода дар манзумааш «Ҳалқи бузургворам» ғояҳои баланди ватандӯстиро бо ташбехҳои конкрети ҳаётӣ баён карда аст:

Рӯзи барори корат ин шеър тӯхфа орам,  
Ағсус белтар аз ин чизи дигтар надорам.  
Бинмо қабул аз ман, ҳалқи бузургворам,  
Чун барғи сабз оро бар ту ҳамесуворам.

Ту аз ману ман аз ту, дигтар сухан надорам,  
Бар ҷашм ҳоки поят чун тутиё гузорам.

Ташбех маҳсули фақат фикру ҳаёли шоири нависандагӣ набуда, аksar аз зиндагӣ гирифта мешавад. Ташбех, ба санъаткор имконият медиҳад, ки предмет ва воқеаи тасвиришаванда ба таври конкрет ва эҳсосшаванда тасвир ёбад. Зебой ва нозукаёни, ки ба воситави ташбех ба даст оварда мешавад, шавку ҳавас ва завки бадени хонандаро ба ҷӯш меорад.

Аз ҷиҳати соҳт ва таркиби худ ташбех гуногун мешавад: мо фақат ба якчанд намуди он тавакқуф мекунем: **ташбехи равшан (саҳиф) ва пӯшида (измор), содда ва мураккаб**.

Ташбехи равшан чунин аст, ки барон алоқаманд кунондани монандшаванда ва монандкунанда ҳаман унсурҳо дар он истеъмол мешавад. Масалан:

Қадаш чун сарв, аммо дар равоӣ  
Ҳаёттағзо чу оби зиндагонӣ.  
(Низомии Ганҷавӣ)

Е:

Бофта колини сабз аз сабзако дасти ҳунар,  
Бар руҳи ҳар барг шабнам медураҳшад чун гӯҳар.  
(М. Турсунзода)

Дар ин байтхо ҳаман воситаҳон ташбех ба ҳам омада, мақсади шонронро равшан фахмонидааст.

Ташбехи пӯшида, чунин аст ки дар байн предметҳон ташбех-шаванда ва ташбехқунанда ҳечгуна воситае нест. Ин хел ташбехот аз ҷиҳати маъни низ бевосита аст.

Забонаш барги гул, аммо ба гуфтор  
Ҳазорон савти булбул карда изхор.

(Низоми Ганҷавӣ)

Дар ин байт таъбирҳон «забонаш барги гул» ба ҷон «забонаш чун барги гул», «ба гуфтор ҳазорон савти булбул» ба ҷон «гуфтораш мисли савти ҳазорҳо булбул» омадааст. Дар ташбехи пӯшида барои алокамандии ташбехшавандаю ташбехқунанда азоти ташбех кор фармуда намешавад.

Ташбехҳо содда ва мураккаб мешаванд. Ташбехҳое, ки факат аз ду калимаи асосӣ иборатанд, ташбехи содда ном доранд. Масалан: рухаш моҳ; қадаш сарв; абрувонаш камон; мижгонаш наиза.

Ташбехи мураккаб аз се-чор калима ва зиёдтар иборат мебошад, ки хусусиятҳон лафзу маъниш мушкилэзод мешаванд:

Силохи чанг дар дасташ чунон чуст<sup>1</sup>,  
Ки гӯё ҳамчу шер аз панчааш руст<sup>2</sup>.

(Чаъфар)

Ташбехи мураккаб, ки бештар ба тарни ташбехи пӯшида меояд, азоти ташбех надорад. Масалан:

Шабу рӯзи мани ошуфта ба ҳам бар зада буд,  
Турра то бар маҳи рӯи ту парешон шудааст.

(Биной)

Дар ин байт турран (гесӯи) сиёҳи маҳбуба бо шаб, рӯи ў бо рӯз ва парешонии мӯй бо ошуфтагии ҳоли худи шоир (қаҳрамони лирикӣ) ташбех ёфтааст. Мурод аз парешонии турран мӯй дар руҳсораҳон моҳгуни маъшука — шабу рӯзи қаҳрамони лирикиро ба ҳам омехта кардан, яъне осонши ўро рабудан мебошад.

М. Турсунзода дар шеъри лирикни худ «Дурахшон куллаҳо» ташбехҳон равшану пӯшида ва соддаю мураккабро пайваста ба ҳам хеле моҳирона кор фармудааст:

„Офтоб аз Шарқ чун раҳшон шавад,  
Байраки болон кӯҳистон шавад.

Хостам дар кӯҳло гардиш кунам,  
Мисли оби рӯдҳо варзиш кунам:

Гирам аз гесӯи ҳар як шаршара,  
Аз суруди хеш пур созам дара...

<sup>1</sup> Чуст — чаккор, чобук, чолок.

<sup>2</sup> Руст — дар ин ҷо: баромада рафт, ҷаҳид.

Дар ии парча ташбеххой наву бикри мувофиқи тақозои замони мо пайбурда мешаванд. Дар байти аввал тулүи офтоб ва иури рахшони вай бар күхистон ба воситан ташбеки пүшида ба байрек монанд шудааст, сайру гардиши худи шоир дар күххө ба рафти чараёнхой оби күхй бо ташбеки равшан тасвир ёфтааст. Дар байти охирин бо таркиби ташбеки пүшида «намуди шаршара» ба гесүн парешони маъшука ташбек ёфта, садои шаршара ба садои суруди шоир монанд мешавад. Ии ташбеххо ба зебу зинати манзараҳои табиат даҳл дошта бошанд ҳам, ҳаргиз ташбеки маҳз нестанд, балки фикри реалии чамъиятии суханвар, яъне бо инсон акнун «унсият» пайдо кардани күххой сар ба фалаккашида ва ба манфиати одами советӣ хизмат кардани онҳо аз ин тасвири бадеъ хуб маълум мегардад.

Ташбек, чунон ки дар боло ишора рафт, ба таъсири эстетикии сухан ёрӣ дода, тобишҳои нави маъниоя ба он илова мекунад; дар ашъори М. Каноат, Лоик, Б. Собир, Гулруҳсор, К. Киром навъҳои гуногуни ташбек санъаткорона нағис истифода шудааст. Барои мисол ба як пораи шеъри Лоик муроҷиат кунем, мурод ҳосил мегардад:

Аз файзи ҳамал<sup>1</sup> чу набзи ошиқ  
Дар навдан тоҳ ҳун дамидаст.  
Ҳамчун дили ту фазо кушода,  
Ҳамчун дили ман замин дамидаст...

Дар ии ҷо широ гирифтани «навдан тоҳ»-ро ба хуни дили «набзи ошиқ» шабоҳат додан, пайдонишу шаъшашаъпошин офтобро дар фасли баҳорон ба кушиши фазон дили маъшука ва дамидан (сабзидани) заминро ба дили ошиқ монанд овардан — шаҳодатест аз нуктасанҷии ин шоирни нозуктабъ, ки чунин тасвиркорӣ дар тамоми шеъри мазкур ва низ дар дигар шеърҳон ўдид мешавад.

Дар наср ташбек мавқеи фаровонро ишғол мекунад. Раҳим Ҷалил, Ч. Икромӣ, С. Улуғзода дар ҳикояю романҳояшон ташбехро хеле устодона кор мефармоянд. Ташбехҳои ҳависандан маъруф Фазлиддин Муҳаммадиев аксар наву тоза буда, аз нуктасанҷӣ ва дақиқназарии ў ҳабар медиҳанд. Як ҷанд мисол аз повести ў «Одамони кӯҳна»: «Аҳорамак дар таки дарвозаи ҳавли бо писарбачаи ёздаҳ-дувоздаҳсолаи рус гуфтагӯ карда менистод. Баҳа дар тан майка ва шими дарозе дошт. Эҳтимол, аз бисъёр обозӣ кардан ва офтоб ҳӯрдан бошад, пӯстни рӯй ва баданаш сӯхта, мисли пӯсти нозуки қартошкан изви баҳорӣ параха-параха хеста буд»; «Аҳорроҳа ба муаллим Сафоев гуфт: майнан одами пир, осонаша гирэм, сатили сӯроҳ барин мешудааст, писарам муаллим»; «Аҳорамак аспи одамхӯр барин ҷашмони ҳудро аз косаашон бароварда ва дасти тари ҳозиррак шустаашро ба зери бағалҳояш дароварда, пок карда меомад».

Дар илми бадеъ навъҳои гуногуни ташбехро фарқ мекунанд:

<sup>1</sup> Ҳамал — моҳи якуми баҳор, ки ба 21 март — 20 апрель рост меояд.

ташбеки сарех ё равшан, ташбеки музмар ё пўшида, ташбеки содда (таркий) ва мураккаб, ташбеки тафзил ё баргашта, ташбеки шартй, ташбеки баробар ва гайра. Дар назми классикии форсу точик онҳо ҳамчун санъати ташбек маъмуланд.

Ташбекро дар русий сравнение метўянд.

**Мачоз** Дар адабиёти бадей бисъёр калимаю ибора-  
хое кор фармуда мешаванд, ки ба гайр аз маъ-  
нон аслии худ боз ба маънои мачозӣ меоянд. Масалан, пўлод  
ҳамчун фулузот аз қабили металлоҳон сиёҳ буда, саҳту маҳкам  
аст; тилло аз металлоҳон асли буда, каме дурахшон, сурху зард-  
чатоб мебошад; ё гул, ки аз ҷинси растанӣ аст, бо нозуки ва ҳуш-  
бӯй шӯҳрат дорад. Баъзен гулҳо сурх, дигаре—нилобӣ, сеюмӣ—  
гулобӣ ва умуман ҳарранга ҳастанд. Нависанда ҳамин сифатҳон  
хосу аслии предметҳоро мачозан истифода мебарад. Чунончи:  
«Дастони одами советӣ гуланд». Дасти одами ҳарғиз гул шуда  
наметавонад. Вале дар ин ҷумла мурод аз маънои мачозии кали-  
маи гул **мехнатдӯстӣ** ва ҳунармандии одами ҷамъияти нав аст.  
Дар ҳалқ ҳикмате маъмул аст: «Суҳанони ин ҳирадмандро дар  
авроқи зиндагӣ бо оби тилло навиштан даркор». Маънои мачозии  
ин ибора ҳамин, ки дар таҷрибан ҳаётин худ маслиҳати марди  
окиляро ҳимат ва арзанда доиниста, аз рӯи он амал кардан лозим.

Чунин суҳанони ибратбахши Саъдӣ ба зарбулмасал ва макол  
табдил ёфтаанд:

Напиндорам, эй дар ҳазон қишиҳа ҷав,  
Ки гандум ситонӣ ба вакти дарав.

(Саъдӣ)

Гарди шонир аз маънои мачозии ин байт ҳамин ки: **бадӣ кар-**  
**да некӣ хостан ҳатост.**

Мурҷагон гар бикунанд иттифоқ,  
Шери жаёро бидаронанд пӯст.

Мазмуни мачозии ин байт ба қувван бартарафнашавандан  
мехнаткашони иттиходшуда, ки золимонро сарнагун карда мета-  
вонанд, далолат мекунад.

Ба даст оҳаки тафта кардан ҳамир  
Бех аз даст бар сина пеши амир.

Ин байти мачозии Камоли Ҳӯчандӣ шахсони тамаллуккор, чо-  
плус ва ҳушомадгӯро таъна мезанад.

Мо пеш аз сар шудани ягон ҷамъомад ё лекция аксар «ауди-  
тория гун шуд» мегӯем. Дар ин маврид аудитория ба маънои  
мачозиаш омадааст. Аудитория макон, ҷоест, ки дар он студен-  
тон, муаллимон ё олимон машгулият мегузаронанд. Мурод «аз ау-  
дитория гун шуд» аз шунавандагон пур шудани аудитория мебо-  
шад. Баъзан мегӯянд: «Ин маърӯзаро аудитория бо дикқат шу-  
дошта шудааст.

## Мисоли дигар:

Эй гули навраси боги ленинизм,  
Писари хафтумни социализм!

(Лоҳутӣ)

Дар ин байт ифодан «гули наврас» ба маънои нав, чавон омада, ба Тоҷикистон далолат мекуниад, калимаи «писар» мачозан ба маънои республикани ҳафтумни иттифоқӣ омадааст.

Маънои мачозӣ гирифтани калимаю таркибҳо шаклу намудҳои гуногуни дорад. Устодона истифода бурдани он ба маҳорати санъаткорон ва дараҷаи завқу салиқаи бадеин онон вобастааст.

С. Айнӣ дар «Ҷудоштҳо» ҷавоби саҳеби Усто амакро ба Азизхочаи мардумозор ҷамъбаст карда навиштааст: «Усто амак он дехаро низ санг зада буд»<sup>1</sup>. Раҳим Ҷалил аз мусибати ба сари одамони деҳот овардан босмачиён ҳабар дода метӯяд: «Қишлоғи бечора аз сари нав ба гиръяву нола даромад...».

Дар ин мисоҳо дидан мушкил нест, ки «калимаҳо дар вакти дар контекст омадани худ дар қолаби мағҳуми муайянӣ аслӣ махдуд намонда, балки дар сурати иловагӣ дорон маъноҳои мачозӣ мегарданд ва доираи маънои онҳо вусъат меёбад»<sup>2</sup>. Инак, калимаю ибораҳои мачозӣ бо тобиҳҳои нави маънони худ аз маънои аслиашон зебтар ҷаҳонӣ мегӯянд. Мачозро бо истилоҳи русӣ аллэгория ё метонимия мегӯянд. Дар асарҳои бадеи мачоз чун як воситан тасвири бадеи роли қалоне мебозад.

Ба ҳамин тарик, калимаҳои, ки барон тасвири ҷизва ҳодисаҳо на ба маънои аслиашон, балки ба дигар маъно, ба маънои кӯчидан сухан кор фармуда мешаванд, мачоз ном доранд. Мачоз ба ташбех наздик аст. Истиора, рамз, қиноя, таъриз, тамсил, ташхис, муబилиға ва ғайраҳо низ аз қабили мачоз мебошанд. Мо ҳоло бъази онҳоро диди мебароем.

**Истиора** Истиора як намуди мачоз буда, ҷастан аз ташбех ҳосил мешавад. Истиораро ташбехи кӯтаҳшуда меноманд. Дар истиора ташбехшавандаро — истиорашавандаро, ташбехқунандаро — истиоракунанда мегӯянд. Вале фарки истиора аз ташбех ин аст, ки дар ҷумлаҳои истиоравӣ яке аз унсурҳои истиора (ё истиорашаванда ва ё истиоракунанда) зикр на-мегардад.

Дар зиндагӣ таъбирҳои истиоравӣ дар ҳар қадам дучор меоянд. Онҳо аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ — исм, феъл, сифат ва ғайра ташкил меёбанд: шермард, дарьёдил, ғамзада, ҳандидани ҷаман, гиристани борон, сарви қомат, лаъли лаб ва дигар. Истиорон шойрон, албатт, бо пуртаратиашон ба ҳонанда ҳаловати маҳсус мебахшанд.

Истиора низ (чун ташбех) ду хел мешавад: истиорон равшан

<sup>1</sup> Айнӣ С. Куллӣёт, ч. 6. Душанбе, 1962, саҳ. 71.

<sup>2</sup> Зеҳнӣ Т. Санъати сухан. Душанбе, 1979, саҳ. 47.

ва истиориаи пӯшида. Дар истиориаи разшан, ки онро дар илми бадеи классики истиориаи биттасрех меноманд, факат истиоракунанда энкру мешавад. Масалан:

Буты нозанинам, маҳи меҳрубонам,  
Чаро қаҳрий аз ман? Балоит ба ҷонам...

(А. Лодзтай)

Дар ин байт мурод аз «бут» ва «маҳ»— маъшука мебошад, ки вай соҳиби истиора ё истиорашаванда буда, дар айни замон вазифаи ҳарду (истиорашаванда ва истиоракунанда)-ро иҷро менамоянд.

Дар байти зерини шонире моҳирона ва мураккабтар истифода шудани чунин истиораро мебинем:

Барке гирифта дар кафу абре ба ҷони рӯй,  
Моҳе ниҳода бар сару ҷархе ба зери рон.

Дар ин ҷо мурод аз «барқ» — шамшер ва барқмонанд дурахшидану ҳалокатоварии он аст; «абр» бо тирагии сояш ба сипар, «моҳ» бо мудаввариаш ба кулоҳи фӯлодини ҷангӣ ва «ҷарх» ба асли тозӣ истиора шуда омадаанд. Дар ин байт дидо мешавад, ки предметҳои истиоракунанда барқ, абр, моҳ, ҷарх мавқеи тасвир ёфта, вале предметҳои соҳиби истиора (истиорашаванда) ба мисли шамшер, сипар, кулоҳ ва асл пай бурда мешаванд. Ин гуна ибораю ҷумлаҳои истиоравӣ як нағти чистони бадеъст, хонандаро ба шаҳр овард, барои сарфаҳм рафтани ба он ба фикру ҳаёл кардан водор менамоянд.

Дар истиориаи пӯшида баръакс, истиоракунанда зинкру намешавад. Масалан: «Мо дар сари кӯҳ будем, офтоб меҳандид». Одан офтоб намехандад, тулӯй менамояд ё, чунинки мегӯянд, аз паси кӯҳ мебарояд. Тулӯй офтоб ба ҳандидани одам инсабат дода шудааст. Дар ҷумла боло истиоракунанда (одам), ки зинкру наёфтааст, истиорашаванда (офтоб) вазифаи ҳардуро адо карда, аз шӯъланоши офтоб ҳабар медиҳад.

Шеъре, ки мавзӯи тасвираш саросар истиоравӣ аст, онро истиориаи вусъатнок (развернутая метафора) меноманд. Чунинанд шеъри М. Лермонтов «Чоми<sup>1</sup> фалак», достони В. Маяковский «Абр дар шалвор». Шеъри М. Каноат «Арӯси назм» мисоли измойни шеъри истиоравист, дар он меҳру муҳаббат ба шеър бо пероҳани «арӯси дилбар», «арӯси ноз», «насими шӯҳ» ва ғайра ороиш ёфтааст.

Ман аз ҳама дилбарони олам  
Хуш кардаю қалби пок додам  
Таинҳо ба ту, эй арӯси дилбар  
Таинҳо ба ту, менамой бовар?  
Хар рӯз ба ранги наъ бинӣ,  
Дар синау дидаам дарой:  
Гоҳе ба сарулибоси корӣ,  
Гоҳе ба ҳарирни наъбаҳорӣ,

<sup>1</sup> Чом — қадаҳ — пиёлан майнӯши.

Гохе чу насими шүх тозік,  
 Гохе чу арұси ноз нозі...  
 Савганд ба ишваю ба нозат,  
 Савганд ба сүзу бар гудозат;  
 Е домани васли ту бигирам,  
 Е дар рахи чустучу бимирам!  
 Аз ман набувад туро рахой,  
 В-аң ту набувад маро чудой.  
 Ман аз хама дилбарони олам  
 Хуш кардаю калби пок додам  
 Ташо ба ту, эй арұси дилбар,  
 Ташо ба ту, менамон бовар?...<sup>2</sup>

Дар ин чо истиораю равшану пүшида ба хам печида омадаанд. Дар шеъри Ҳабиб Юсуфий «Абрхон сиёхи пурвахшат» истиора ва мачоз бисьёр истифода шудаанд. Достони М. Қаноат «Сурўши Сталинград» саросар бо образҳон истиоравӣ ва мачозӣ гуфта шуда, реалияти як пораи ҳаётни пуризтиро ниҳоятӣ ҳалки сөветӣ дар муборизан зидди фашизми немис бо ин роҳ сурати вусъатникои романтикий гирифтаст.

Ба ҳамин тарик, ибора ё қалимаҳоеро, ки ба монандидии байни ду ҷиз асос ёфта, мачозан истифода бурда мешаванд, истиора меноманд.

Истиора аз сифату исм, аз феълу зарф ва дигар хиссаҳои нутқи соҳта мешавад. Истиора дар адабиёти бадей яке аз воситаҳон мухимми тасвири бадей мебошад. Ба истилоҳи русӣ истиораро метафора мегӯянд. Дар назм истиора аз чумлаи санъатҳои маънавӣ дониста шудааст.

**Ташхис** Маънои лугавии ташхис — шинохтан ё шахсонидан аст. Дар истилоҳ ҳамин, ки дар назму наасри бадей ба ашъёю ҷизҳои бечон, ҳодисаҳои табиат ё ба паррандаю ҳайвонот хиссу фикр ва нутқи одамӣ инсабат дода мешавад. Нависандэ ҳоссси ҳудро ба воситан ташхис, яъне бо ба забони ҳол овардани предмет ё воқеаҳои табиат ва ҳайвонот таъсирбахштар ифода мекунад.

Ташхис дар адабиёти даҳанакии ҳалк, дар адабиёти классику муосири рус ва точик истеъмоли васеъ дорад. Классикони адабиёти ҷаҳон ин шакли тасвири бадено ба мусондати шароиту муҳитига вокеа мөхирона истифода бурдаанд. Дар адабиёти форсун точик намунаи ташхис дар «Мантиқ-ут-тайёр»-и Фаридуддини Аттор, «Калилаву Димна», «Тӯтинома», «Баҳориёт»-и Сайдо ва ғайра дига мешавад. Ба забони ҳол овардани ҳайвонот аз шеру бабру гург то мӯрча шакли хеле ачиби ташхис аст. Низомини Ганҷавӣ дар боби «Дар сифати ҳоли Мачнун» нолаю фиғоҳи ошикро аз фироzi маъшука тавассути ташхис санъаткорона баён кардааст:

К-эй боди сабо, ба субҳ бархеа!  
 Дар домани зуффи Лайлӣ оvez!

<sup>2</sup> Қаноат Мӯъмин. Осори мунтажаб, ч. 1. Душанбе, 1982, сах. 73—74.

Гӯ он ки ба бол додан туст,  
Бар хоки раҳ уфтодан туст,

Аз боди сабо дами ту чӯяд,  
Бо хоки замин гами ту гӯяд.

Боде бифристиш аз диёрэт!  
Хокеш видэх ба ёдгорат!...<sup>1</sup>

Аз ин пораи достон фахмидан душвор нест, ки дар шароити феодализми асримёнагӣ, ки дар маъсъалай ишқи озод ҳама болонишаствагону аркони давлат ва мутаассибони дин кӯру кар буданд, ба қаҳрамони асар бачуз олами беруна — кувван табиат ҳеч кас ҳамроzu ҳамдад шуда наметавонад. Инак, Мачнун дар мурочнат ба «боди сабо» аз он имдод металабад.

Н. В. Гоголь дар романи худ «Чоикон мурда» барои пурра нишон додани ҳасисни Плюшкин санъати ташхисро вассеъ кор фармудааст. Ташхисонидани стул, шкаф, стол ва дигар ашъё, ки Плюшкин дар ихотаи онҳост, симби ҳакиқии ин мумсики доро ва ҳарисии ин заминдори қалонро равшантар мекушояд. Айнӣ дар повести «Марғи судхӯр» низ сару тан, дастор ва дигар чизҳон Корӣ-Ишкамбаро ташхисонидааст. Достони А. Лохутӣ «Се қатра» бо санъати ташхис иши гардидааст.

М. Турсунзода барои ба ҳаяҷон овардани ҳисси ватандустии ҷаиговорони тоҷик дар давраи Ҷонги Ватани замину осмон, кӯҳу даръё ва дигар ҷисмҳои табиатро дар достони «Писари Ватан» ба забони ҳол мебонарад:

Ба одам гуфт ҳоки қишивари бахт,  
Ки: «Гар ту дӯст медорӣ маро саҳт,

Агар лоҳӣ, ки бо ман зинда бошӣ,  
Ҷавонбахту чу гул дар ҳаинда бошӣ,

Силоҳи ҷаиг бар каф гирӯ бархез!  
Бидон иро факат тадбиру бархез!

Ба одам гуфт ҳар кӯди азиме,  
Ки: «Хоҳӣ бо бузургон гар наидим...».

Мурочнати предметҳои табиат ба даъвати ҳалқ ҳамроҳӣ карда ҳонандаро мутаассир мегардонад. Ташхисро М. Турсунзода дар яке аз шеърҳон ҳиндустониаш «Рӯди Ганг» мөхиронатар истифода бурдааст. Мурод аз ибораҳои «рӯди бузург» ё «ҳиссан баҳри бехӯдуд» дар ин асар як қисми қалони инсониятро ташкил қардани ҳалқи ҳинд аст. Ин ҳалқ бояд ба мисли даръёи Гангӣ қишивараш дар арсаи ҳаёт ҷӯш занад ва дар мубориза бар зидди мустамликадорон ҷавонӣ карда, дар роҳи озодӣ ҷадал намояд:

Ҳар чӣ бошад, бузург рӯдастӣ,  
Ҳиссан баҳри бехӯдудасти,  
Рӯдворона зиндагонӣ кун,  
Ҷӯш зан, ҷӯш зан, ҷавонӣ кун!

Ташхисро ба истилоҳи русӣ **олицетворение** мегӯянд.

<sup>1</sup> Незомин Ганҷазӣ. Лайлӣ ва Мачнун. Сталинобод, 1947, саҳ. 56—57.

**Муболига** Вақте ки ин ё он ашьёй (предмет), образи ё воеан тасвиришаванд аз ҳадди табий ва холати аслиаш болотар за афзуитар тасвир мейбад, **муболига** ном дорад. **Муболига** ҳамчун воситаи мудхими тасвири бадеи барои тиҷи куонидани воеакои реалистӣ ёрӣ мерасонад.

Муболига дар фольклор мавкеи қалон дорад. Махсусан зарбул масал ва мақолҳои ҳалқӣ аз муболига саршоранд. Масалан, «Мурдан як шер сад рӯбоҳро сер мекунад», «Оби ҷашмаш чун қатраи борон мерехт», «Агар сӯзан партоед, ба замин намегалтад» ва гайра.

Намунаи барчастаг муболига дар осори ҳаттӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ динда мешавад. Барои мисол, дар тасвири образи пахлавони ҳалқ ва ватандӯст Рустами Дастан муболига мақоми зиёд дорад. Овони хурдсолии ин пахлавон дар достони Фирдавсӣ ин тавр тасвир ёфтааст:

...Яке асп бояд маро томзан,<sup>1</sup>  
Суми ўзи пӯлодӣ хорошикан,<sup>2</sup>  
Чу пилон ба зўру чу мурғон ба пар,  
Чу моҳӣ ба дарьё, чу оҳу ба бар...<sup>3</sup>  
Чу биннид модар чунин аз писар,  
Ба ҳуршеди тобон баровард сар...

Дар ин ҷо на факат орзӯҳои бузурги Рустами ҳанӯз кӯчак чун ифодан кувван зиёди ҷисмонии ў муболига шудааст, иҷҷунии сарафрозии модар низ бо ибораи «ба ҳуршеди тобон баровард сар» бо муболига баён ёфтааст.

Муболига аз ҷиҳати маъно ва дараҷаи идроқ шудани он асосан ду хел мешавад: муболигаи оддӣ ва мураккаਬ. Муболигаи оддӣ ҳодиса ва предметҳоро инсабат ба ҳусусияти табииашон қадре зиёдтар ва ба акл расо тасвир мекунад. Масалан, «сад бор туро огоҳ кардам, лекин гӯш накардӣ». Дар назм ин шакли муболига барои баёни қайфият ва ҳаяҷони шонир хизмат карда, ба ҳонанда завқ ва лаззат мебахшад. Чунончи байтае аз С. Айнӣ:

Зи анбӯҳи мардум дар он анҷуман  
Набуд лек як ҷон сӯзан задан.

Дар ин байтае ҷамъомади мардум дар мачлисе бо муболигаи ақлбоваркунаида тасвир шудааст.

Дар асарҳои насрӣ муболигаи оддӣ хислатҳои чудогони персонажро барчастатар ва ба ҳақиқат наздики нишон медиҳад. Раҳим Ҷалил дар ҳикояи «Ҳисса аз қисса» навиштааст: «Дар хона бо зани се моҳакак пеш гирифтааш ҷунон гуррас мекард, ки ғуррасаш ба монанди... наъран шутури маст буд». Ин ҷуна муболига — муболигаи оддист, ки онро баъзан муболигаи таблиғ ҳам меноманд. Мисоли дигар: «Ман ҳам бо ноҳунҳон обдори шаарарменоманд. Мисоли дигар: «Ман ҳам бо ноҳунҳон обдори шаарар-

<sup>1</sup> Гомзан — қадамзан.

<sup>2</sup> Хорошикан — сангшикан.

<sup>3</sup> Бар — хушкӣ.

Иборди ишаръзан «Закин гүё кафид одам барожад», «то да чи Сурайё барисон» за «сад кузана Сўлдраб» муболигат журакабанд, як ба андоғи барон қабула зеҳни одам чонсанд.

Муболигат сабо характери жуబолотро мегирад за из димрае жақнит беруви жонад, як онро жулонашга жонити за яка қабула жонекунад. Иккячча жуబолигат гулув (гулув) номи лирифтааст.

Гулув дар замоне классикӣ бисъер жулонацида жонсанад. Ишаре мисозанд:

Шашер яшида Навфили турд<sup>1</sup>,  
Жекора ба замон куро турд.

(Ҳасонин Гончарӣ)

Е

Далон бе жони ту сад тара боду ҳар тара,  
Кемон зарону ҳар тара дар замон ту бод.

(Ҳасонин Гончарӣ)

Дар мисози якуж агар «ба замон кўпро турд қардан» замону гулув жонада бошад, дар байни думон ҳар тараи дик дар замон яшни дилбар тажор зарра (жонекор) шуданини аз жуబолигат гулув гузинта, то ба дарачан ғөрғот<sup>2</sup> расидаваст. Базое қисидони жадоне, як широки дарбории асри XI Ускурӣ, Фаррухӣ, Манучорӣ дар замоне подшиони замон гуфтанид, аз таърифи тасвифи тоҷибиятанд, як ба як рост замононад. Қисидони Ускурӣ дар жадоне сultonи Махмуди Газнави ва шашнери ўз аз ҷуҷӯз онанд.

Дар китоби Т. Зерин «Санъатти сұхнов» мисози чунин гулув аз «Шиғариҳа»-и Фердозӣ оварда шудаваст:

Зи сумни сутурии дар он лиҳидон  
Замон шаш шуду ишон гашт ҳашт.

Дар ин байт изйонине жудорниба тасвири шудаваст. Санъатти сұхнов гуфтанист, як дар айни ҳарбу ҳарб аз сунни ақсион он қадар чашту губор лест, як як қабети замони замон шуда ба қабети осмон ишона гардид, яъне замони шаш қабет жонду осмон ҳашт қабет шуд.

Дар наср замон, як жуబолигат бо замоне ҷонишишти ҳайкал мисози фода жонсанад, жонуссан дар асарони қадони замоне замоне дарад. Намунаи чунин тасвири жуబолигат портрети персонажи дарсанни повести «Марғи судхур» Корей-Ишқашеба мебошад, як С. Абаконибо бо устодини фангузодда зечон доддаваст: «Ў як одамининади фарбебеzi ишқашалони гарданнётон буда, гафсон гардан ба турраган сару рўйи замон аз гафсон шаккаман қарб фарқ жадонт, агар роҳи қалони гулчи жонанде алафи гандадарон ба замоне чизлашаро, як замони рўйшро фаро лирифта буд, тарошида же шарутофтани, сару тави ик одам дар як то ба ишқашеба эшлий ҳар-

<sup>1</sup> Гулув — наложине добрист, жонанде то ба замони иншининг дистро баланд бароништан лест.

<sup>2</sup> Гулув — письмена.

<sup>3</sup> Ғөрғот — як замони гузинта, як яхши беруви барожадан.

Ибораю мисраъҳон «Замин гүё кафид одам баромад», «то авчи Сурайё барқсон» ва «сад кувван Сўхроб» муболиган мураккабанд, ки ба андозае барои қабули зеҳни одам ҷоизанд.

Муболига тоҳо характеристи мухоботро мегирад ва аз доираи ҳаққат берун меояд, ки онро мухокиман мантиқӣ ва ақл қабул намекуниад. Ии гуна муболига **гулув** (**ғулу́**)<sup>1</sup> ном гирифтааст.

Гулув дар назми классики бисъёр мушоҳида мешавад. Инак, баъзе мисолҳо:

Шамшер қашид Навфали гурд<sup>2</sup>,  
Мекард ба ҳамла кӯҳро хурд.

(Низомин Ганҷавӣ)

Е

Дилам ба меҳри ту сад пора боду ҳар пора,  
Ҳазор зарраву ҳар зарра дар ҳавон ту бол.

(Хиломӣ)

Дар мисоли якум агар «ба ҳамла кӯҳро хурд кардан» ҳамчун гулув омада бошад, дар байти дуюм ҳар пораи дил дар ҳавон ишқи дилбар ҳазор зарра (молекул) шуданаш аз муболиган ғулӯ гузашта, то ба дараҷаи **ифрот**<sup>3</sup> расидааст. Баъзе қасидаҳон мадҳие, ки шоирони дарбории асри XI Унсурӣ, Фарруҳӣ, Мануҷҳӣ дар ҳаққи подшоҳони замон гуфтаанд, аз таърифи тавсифҳое иборатанд, ки ба ақл рост намеоянд. Қасидаи Унсурӣ дар мадҳи сulton Маҳмуди Ғазиавӣ ва шамшери ўз ҷумлан онҳост.

Дар китоби Т. Зеҳнӣ «Санъати сухан» мисоли чунин гулув аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ оварда шудааст:

Зи сумми сутуrom дар он пахидашт  
Замин шаш шуду осмон гашт ҳашт.

Дар ин байти майдони мӯҳориба тасвир шудааст. Санъаткор гуфтанист, ки дар айни ҳарбу зарб аз суми аспон он қадар ҷангӣ губор ҳест, ки як қабати замин кам шуда ба қабати осмон илова гардид, яъне замин шаш қабат монду осмон ҳашт қабат шуд.

Дар наср ҳам, ки муболига бо ҳамин қонунияти маъмул истифода мешавад, маҳсусан дар асарҳои ҳаҷҷӣ мавқеи намоён дорад. Намунаи чунин тасвири муболигавӣ портрети персонажи асосни повести «Марғи судхӯр» Корӣ-Ишқамба мебошад, ки С. Айнӣ онро бо устодии фавқулодда анҷом додааст: «У як одами миёнакади фарбехи ишқамкалони гарданқӯтоҳ буда, гафсии гардан ва пуррагии сару рӯяш ҳам аз гафсии шикамаш қариб фарқ надошт, агар риши калони гулли монанди алафи гандадарав ба ҳам пеҷидаашро, ки тамоми рӯяшро фаро гирифта буд, тарошида мепартофтанд, сару тани ни одам дар як ҷо ба ишқамбай хойӣ кар-

<sup>1</sup> Ғулув — қадимаи арабист, маъноиши то ба ҳадди имконият дастро баъзи бардоштан аст.

<sup>2</sup> Гурд — пахлавон.

<sup>3</sup> Ифрот — аз ҳад гузаштан, аз андоза берун баромадан.

данашудан шутур монандй пайдо мекард, гояташ ин ки ин аз вай калонтар буд, монанди чуссан шутури ба дарди хориш гирифтогардидан мұяш рехтаги сурхчатоб менамуд».

Муболига умуман яке аз дараачады тахайюлот (фантазия) буда, аз дүрүгү сохтакорй, бофтакорй ё суханбозӣ катъян фарк мекунад. Аксар муболига, дар ҳар дараачае ки башад, ба заминан реалі асос дорад ва бо эхсоси дили шоир вобастааст. Хонандатон аз ибораҳои зебон муболигави лаззат мегиранд.

Муболигаро бо истилоҳи русий **гипербола** мегүянд.

**Тасғир** Тасғир инд яке аз воситахон тасвири баденст, ки дар назм ва наср истеъмол шуда хурдӣ ва сарнини одам, предмет ва ходисаэро таъкид менамояд. Тасғирро дар назарияни адабиёт **муболигаи хурд** меноманд. Масалан: «Бузаки чингилапо», «О, барачеки масти ман», «нахұтаки пеши қошук», «Як бор частӣ малаҳак, ду бор частӣ малаҳак, охир ба дастӣ, малаҳак» ва гайра. Дар эҷодиёти ҳалқӣ, ашъори бачагона ва лирикан ишқӣ санъати тасғир чун ифодан меҳрублонӣ ва навозиш бағоят серистеъмол аст:

Мусичеки бетувоҳ,  
Рӯи сандали баро,  
Аз иӯлакат мучи кунам,  
Аз думакат ҷайи кунам.

Е ишбат ба дилбар ва хусну зебони ў:

Шаби смӯҳ бад-он зулғакони ту монад,  
Сапеди рӯз ба покӣ руҳони ту монад.  
Ақиқро чу биссонид неҳ судагарон,  
Гар обдор бувад, бо лабони ту монад.  
Ба дӯстони мулукон ҳазор гаштам беш,  
Гули шукуфта ба руҳсоракони ту монад.  
Ду ҷашми охуву ду наргиси шукуфта ба боғ,  
Дурусту рост бад-он ҷашмакони ту монад.

(Дақиқа)

Дар ин ҷо калимаҳои ташбеҳшавандо ташбеҳқунанда — «ақиқ» ва «лаб», «сапеди рӯз» ва «руҳони ту», «ду ҷашми охув» ва «ду наргиси шукуфта» ва гайра, инд мутобеъи конуништи муболигаи тасғир мебошанд.

Классикони адабиётти форсу точик барои ифодан муносибати манғлии худ ба золимону сарватмандон санъати тасғирро баъзан дар шеърҳои ҳаҷвиашон кор фармудаанд:

Хоким омад ике бо файзу шашт,  
Ришаке гандо налидаку зишт...

(Маъруфши Балхӣ)

Годо дар осори классикон муболигаи гулӯю тасғир ба ҳам пешиде меоянд, ки ин услуби байн санъаткории фавқулоддаро мепталабад. Масалан, дар байти машхури Абдулқодири Бедил до-

<sup>1</sup> Айнӣ С. Кудаиёт, ч. IV. Душанбе, 1961, саҳ. 13.

данашудаи шутур монандӣ пайдо мекард, гояш ин ки ин аз вай қалонтар буд, монандӣ чуссан шутури ба дарди хориш гирифтгардидаи мӯяш рехтагӣ сурхчатоб менамуд».

Муболига умуман яке аз дараҷаҳои таҳайюлот (фантазия) буда, аз дурӯгу соҳтакорӣ, бофтакорӣ ё суханбозӣ қатъиян фарқ мекунад. Аксар муболига, дар ҳар дараҷае ки бошад, ба заминани реалий асос дорад ва бо эҳсоси дили шонир вобастааст. Хонандагон аз ибораҳои зебон муболигавӣ лаззат метиранд.

Муболигаро бо истилоҳи русӣ **гипербола** мегӯянд.

**Тасғир** Тасғир инҷо аз воситаҳои тасвири баденст, ки дар назм ва наср истеъмол шуда хурдӣ ва сагирни одам, предмет ва ҳодисаэро таъкид менамояд. Тасғирро дар назарияни адабиёт **муболигаи хурд** меноманд. Масалан: «Бузаки чингилапо», «О, барачеки масти ман», «нахӯтаки пеши кошук», «Як бор частӣ малаҳак, ду бор частӣ малаҳак, охир ба дастӣ, малаҳак» ва гайра. Дар эҷодиёти ҳалқӣ, ашъори бачагона ва лирикан иншӣ санъати тасғир чун ифодан меҳрублӣ ва навозиш бағоят серистеъмол аст:

Мусичеки бегуноҳ,  
Рӯи сандалӣ баро,  
Аз қӯлакат мучи кунам,  
Аз думакат қайчӣ кунам.

Е инсабат ба дилбар ва хусну зебони ў:

Шаби сӯҳ бад-он зулғакони ту монад,  
Саведи рӯз ба покӣ руҳони ту монад.  
Ақикро чу бисояниш судагарон,  
Гар обдор бувад, бо лабони ту монад.  
Ба дӯстони мулуқон ҳазор гаштам беш,  
Гули шукуфта ба руҳсоракони ту монад.  
Ду ҷашми охуу ду наргиси шукуфта ба боғ,  
Дурусту рост бад-он ҷашмакони ту монад.

(Даҳқӣ)

Дар ин ҷо қалимаҳои ташбехшаванду ташбехкунанд — «акиқ» ва «лаб», «саведи рӯз» ва «руҳони ту», «ду ҷашми оху» ва «ду наргиси шукуфта» ва гайра, инҷо мутобеи конуништи муболигаи тасғир мебошанд.

Классикони адабиёти форсу тоҷик барон ифодан муносибати манғии худ ба золимону сарватмандон санъати тасғирро баъзан дар шеърҳон ҳаҷвашон кор фармудаанд:

Ҳоким омад яке бо файзу шинт,  
Ришаве ганду паљидаку эшт...

(Мавзӯғиши Балӣ)

Гоҳо дар осори классикон муболигаи гулӯю тасғир ба ҳам пешиде меоянд, ки ин услуби баён санъаткории фавқулоддаро мегатабад. Масалан, дар байти машҳури Абдулқодири Бедил до-

<sup>1</sup> Азъи С. Кудаев, ч. IV. Душанбе, 1961, саҳ. 13.

ниши бепоёни ў ва ў баринхо, дар айни замон, тангии холату вазъ-  
їнти ногувори аҳли илму удавоби замонаш тачассум ёфтазанд:

Дилам аз гусса танг омад, ки чашми мур пеши ў  
Бувад баҳре, ки дар ҷавфи<sup>1</sup> ҳубобаш<sup>2</sup> осмон гунчад.

Дилтангии суханвар аз ғаму гуссан даврон ба ҳаддест, ки  
андаки он ҳам (чашми мурча) ўро ба зарьфи дил расонда, хеле  
калон (баҳре) менамояд, ки дар як ҳубоби он гӯё осмон мегуни-  
чад. Аз он ҷо, ки (дар ин байт) «баҳру осмон» бо қонунияти гу-  
лӯ омадааст, истиороти «чашми мур» ва «ҷавфи ҳубоб» ба қон-  
дай тасғир тобеъ аст.

Ё дар байти дигараш Бедил гуфтааст:

Нүх фалак дар вусъатободи дили девоназам  
Ҳамчӯ ҳалхоле<sup>3</sup>, ки дар пои магас тангӣ кунад.

Дар ин байт низ доиран васен ҷаҳонбии ў ва нури маърифати  
фалсафии шоир нисбат ба ҳаёту олам возех ҳис мешавад. Шархи  
фикри Бедил — и ўҳ табакаи осмон, ки дар назари ў  
ҷун ҳалхоле намуда, оро ба пои магас ҳам бас-  
тан мумкин нест, бо таъбироти истиоравӣ омадааст.

Услуби Бедил, ки умуман мураккаб буда, маънон зериматни  
ҳар байту банди ашъори ў паҳлӯҳои гуногун дорад, ба ҳар ду  
байти зикршуда гояҳои социалистӣ баҳшидааст.

Тасғирро бо истилоҳи русӣ **литота** мегӯянд.

**Киноя** Киноя ҷунин қалима ё таъбирест,  
ки бағайр аз маънои аслиаш боз  
маънои пӯшида дошта, он ба тарики пи-  
чиғ кор фармуда мешавад. Ибораҳон киноявӣ  
ягои ҳодисан манфиро бо суханони мусбат таънид карда,  
вокеан мусбатро ба маънои зид ва мухолиф ифода менамоянд.  
Оҳангӣ сухан дар киноя роли мухим мебозад.  
Дар асарҳои бадӣ ҷун дар гуфтугӯи мардум kinoя васеъ истеъ-  
мол дорад. Киноя дар эҷодиёти классикон ва адабони ҳозираи  
тоҷик бисъер мушоҳида мешавад. Масалан: «Об аз сар соғ!»;  
агар акси ин таъбир — «Об аз сар лой!» гӯем, ин ишора ба он аст,  
ки ин ё он кор аз манбаи асосиаш вайрон ва нодуруст мебошад.  
«Об аз таги яҳ мераftаast», ё «дар таги коса нимӯса будаast»—  
кинояест ба он корҳои ношонистае, ки одамони нолонк барон ман-  
фиати шахсии худ номаълум ва пинҳонӣ мекунанд. Таъбири «Ба  
об афтад тар намешавад, ба оташ афтад намесӯzad» баъзан ҳис-  
латҳои ҳушъёри, кордониро ифода менамояд, баъзан ба рафтори  
одамони қаллобу фиребгар ишорат мебошад.

Абулқосим Лоҳутӣ шеъри машҳури худ «Ҷавоб ба ғзвога-  
рон»-ро ки аз ду қисм — тамсилӣ ва реалистӣ иборат аст, саро-

<sup>1</sup> Ҷавфи — ковокӣ; дар ин ҷо: дарун, миён.

<sup>2</sup> Ҳубоб — кублаҳан рӯи об, ки дар вакти борои пайдо мешавад.

<sup>3</sup> Ҳалхол — ҳалқаи нуқра ё тиллон зангӯладор, ки занон ба поӣ мебан-  
данд ва дар вакти раъс садо медихад.

сар киноямез гуфтааст. Ии бесабаб нест. Худи мавзӯи асар, ки ҳамчун ҷавоб ба тӯҳматчиёни мамлакати советӣ ва шоҳри он таркиб ёфтааст, соҳти киноявии асарро таъмин мекунад. Инак, парчае из он:

Ту, эй нокас, ки ниро менингорӣ.  
Бигӯ! Ман из чӣ қас бошам фирорӣ?  
Зи ҷор Ҷалоди дилбанду азизам  
Ва ё из модари онҳо гурезам?  
Чаро бигрезам из ин гуна қишивар  
Ки додастан дусад мильон бародар...  
Фирор из маибон икболи инсон?  
Ҷаҳон доизад, ки ин қизб асту бӯхтон...

Дар шеъри «Сайёхи ҳинд» М. Турсунзода ба писарбачаи ағон ҷунин муроҷиат кардааст:

Баҳри чӣ кардӣ ту, эй ғазрасписар.  
Аз сари қӯҳи Сулаймонӣ гузар?  
Е қасе гуфтат, ки дар Ҳиндустон  
Ризки инсон аст ҷун оби равон?  
Ҳарчи меҳоҳӣ, ту пайдо мекунӣ,  
Нозу нesъматҳо мухаббӣ мекунӣ?..  
Хости ё аз ҷаҳонгардон шавӣ —  
Навҷавон сайёхи Ҳиндустон шавӣ?,

Дар ин порҷаи шеърӣ на факат ҳоли табоҳи писарбачаи ағон, ки барои ёфтани кути лоямуташ ба мусофирии мамлакати бегона иҳтиёр кардааст, намудор мешавад, балки дар он кинояи ҳаҷвомез ба унвони мустамлиқадорон ва золимони дохилии Шарқи ҳориҷӣ, аз ҷумла мамлакати Эрону Афғонистон ва Ҳиндустон, равшан ҳувайдост. Ҳулосан ин шеър дар айни замон ба он далолат мекунад, ки аз барои ризку рӯзӣ аз сарзамини аҷдодони худ фирор ҷаҳарда, балки бо душманони ҳалқу ватан мубориза бурдан шарт ва зарур аст.

Таъриз Дараҷаи баланди кинояро, ки аз писханду ришҳанд иборат аст, таъриз меноманд. Ба забони ҳалқ онро талху пичинг, истеҳзо ё заҳрханда ҳам мегӯянд. Таъриз ба маънои лугавиаш аз «эътироз» гирифта шудааст. Дар ҳаёт ва асари бадей ба суханони қасе ё рафтору суханони шахсе таъриз кардан, норозигӣ баён намудан шаклҳон гуноғун дорад. Таъриз яке аз воситаҳои тасвирии маъмулест, ки маҳсусон дар гуфтгутӣ ва диалоги персонажҳои мусбату манғӣ истеъмол мешавад. Таъриз дар осори классикон бисъер аст; дар повести С. Айнӣ «Марги судхӯр» мисоли он фаровон аст. Инак, мисоле аз романи Ч. Икромӣ «Духтари оташ»: Дилоромканиз аз сабаби ранҷонидани наберан ў Фирӯза бо хонуми ғафабанд ба баҳс меравад. Аз вай бехурматӣ дид, ба зани науҷ ҷавони Газиҷонбой — Мағифират ҷунон ҷавоб мегӯяд:

«— Шӯҳнатонро ба тан ҷимилик ҷамъ карда монед, пошишон!»

— Ҳеч ҷиззата надидам, ҳуррат мана қушт! — гуфт заҳрхан-

да карда кампир.— Бисъёр телба нашавед, пошшохон, ба сўзугу-  
доз вақт мейбед!»

Дар ин суханон таъриз муносибатҳои синфи персонажҳои  
бахсунандаро равшан чишон медиҳад.

Мирзо Турсунзода дар шеъри «Мехмони мағрибӣ» тавассути  
кинояю таъриз образи мустамликадорони англисро, ки қариб ду-  
сад сол дар Хиндустон хукмфармой кардаанд, очизи ва ҳакир  
карда нишон додааст:

Мегузарад мағрибин худлисанд  
Карда сару бинии худро баланд.  
Бозикуон чӯб — асоро ба даст  
Шому сахар роҳ равад мисли масти.  
Баҳри чӣ ин мағрибин дилсиёҳ  
Карда ҳарисона ба Машриқ ингоҳ?  
Бурд дилашро мағар ин сарзамин,  
Бӯи ҳуши ин чамани нозаниян?  
Е ҳаваси дидани бӯзниҳо,  
Е ба каф овардан ганчиҳо?..

Дар ин парча беътинои меҳмонони мағрибӣ ба зебоиҳо, ки маҳсули дастони ҳунарпарвари меҳнаткаши ҳинд мебошанд ва муносибати ҳарисонаи онҳо ба боғариҳои табиии вай бо истехзо ва писҳанд тасвир ёфтааст. Ин рӯҳиян зишти маҳмонони ноҳонда, ки онҳоро ба ҳолати бенавони ҳалқу мамлакати Хиндустон парвоҷе нест ва ба ҷуз симу зар, сарвату давлат ба даст овардан дигар коре нест, бо саволу нидо ва таҳайору тааҷҷуб ифшо мейбад. Мана ҳамин ҳусусиятҳои нафратовари капитализм дар ин асар ба воситаи таъриз маҳкум мегардад.

Таъризро ба таъбири русӣ **сарказм** мегӯянд.

Ба мағҳуми воситаҳои тасвири бадей санъатҳои бадеи низ доҳил мешаванд. Назми классикии форсу тоҷик аз санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ хеле бой аст, ки номи баъзеи онҳо ин тарик аст: тамсил ва ирсолулмасал, таносуб, таносуби тазод, тазод ва муқобила, таҷоҳули ориф, саволу ҷавоб, нидо, йҳом, талмех, тазмин, лаффуннашр ва вайра. Омӯзишӣ ин санъатҳо мавзӯи баҳси фании «Поэтика» («назминосӣ») мебошад.

Холо мо ба мувашшах, муламмаъ, муаммо, луғз  
**Баъзе санъатҳои шеъри.** ва саҷъ, ки низ дар катори санъатҳои шеърию  
**Мувашшах** насрӣ мавқеъ доранд, андак таваккуф менамо-  
ем.

Маънни луғавии **мувашшах** дар гардан овехтан (ҳамел кардан, зебу зинат додан) аст. Маънни истилоҳии он ҳамин, ки агар сарҳарфи мисраъ ё байтҳои ғазал, рубой ва қасидан шоирро ҷамъ кунем, исме ё номе ҳосил мегардад. Дар назми пешазреволюционни тоҷик қариб ҳамон шоирон дар ин санъат кувваозмой кардаанд. Васлӣ яке аз мувашшахнигорони машҳур шинохта шудааст.

Устод С. Айнӣ, ки дар охири солҳои 90-уми асри нуздаҳо бо дидани ҳунарномони як артисткан мөҳири цирки Россия ба санъати ў мафтун мешавад, ба номи ў, ки «Нина» будааст, мувашшах бастааст:

Нозукбутеро, дар сайргах дүш  
Дар сирк дидем, гаштэм мадхуш  
Европазоде, руснажоде,  
Насрин бару дүш, соифибаногүш.  
Назбарнихоле, духафтсоле,  
Натвон тамаъ кард з-ү бусу огүш.  
Хар кас, ки диде он наврасида,  
Ал даст дода сабру дилу хуш.  
Чону сару дин дар рохи ў бия,  
То хаст мумжкин, дар васлия у күш!  
Ороми чөче, чони чаҳоне,  
Озод сарве, сарве кабонүш.  
Номе гузор, то ёлгорий,  
Бо номи он шүх. Айни, кадах ишү.

Агар сархарфи калимаҳои якуми ҳар байти ин ғазалро чамъ оваред, ба хоти арабӣ номи «Ничачон» ҳосил мегардад. Ғазали П. Сулаймонӣ низ бо номи «Мувашҳаҳ» маълум аст. Исмҳо бъзан ба тарниши пушида дар байнин мисраъ ва байтҳо низ меоянд. Мувашҳаҳ ба таъбири русӣ акrostих ном тирифтааст.

Муламмах ба таъбири рус акростих номи мурғибаст. Малъни муламмасъ равшан кардан (кушодан) аст. Дар илми бадеъ шеърҳоеро, ки ба ду забон гуфта мешаванд, муламмасъ меноманд. Ии тавр шеърҳоеро ки ба ду забон эчод гардидаанд, шеъри ширу шакар хам мегүянд. Сайдни Шерозӣ як девони хурде бо номи «Муламмаот» дорад, ки бо санъати ширу шакар навишта шудааст. Муламман зерин дар адабиёти гузашта машхур аст:

Эй лабат пурхандаву чашми сиёллат масти хоб,  
Икки зулфинг орасиңда ой юзинидур офтоб.  
Мастин май мекунад рүй туро гарки арак,  
Бода ичсанг түкүлүр икки кизыл юздин гулоб.

Тошхочан Асирий, ки дар таъриҳи адабиёти тоҷик ҳамчун шоизи мутараққӣ шӯҳрат дорад, бо забонҳои тоҷикию русӣ муламмаз соҳтааст:

Гүфтәм зи раҳи җавапарастӣ,  
Приходите ко мне в гости...

Муламмаъ дар адабиёти советии тоҷик хеле кам дода мешавад. Дар эҷодиёти С. Айнӣ, З. Ҷавҳарӣ, М. Аминзода баъзан дучор мегардад. Устод Айнӣ дар солҳои аввали баъди революции ба узвони муҳаррирон ва ҳодимони адабие, ки аз мансаби ҳудистифода бурда, дар маҷаллаю рӯзномаҳо ҳар ҳел шеъру асарҳои ҳому ҳатиҷро чоп мекарданд, бо ин санъат (бо таҳаллуси Баттол) ҳаҷв навиштааст. Инак, парчае аз он:

Тушукмас бир киши шеъримни: «Асрор иччүнин бояд»  
(Барон фикри истибод гүфтор иччүнин бояд).  
Газетлар, журнал иччү каби шеърим билди түлди  
(Ба залоди затта хам гайрату кор иччүнин бояд).  
Ютар мен кон, узар мен чоң, ёзар мен бир булак казыбын,  
(Ба халки ранчбар фазлумни изхор иччүнин бояд)...  
Калим хардам мени шеъримга хатте тортадур. Баттол,  
(Пан таъмири ии вайронна мезмур иччүнин бояд).

**Муаммо**

Муаммо дар лугат ба маънни гўр кардашуда ё пинҳон кардашуда омадааст. Маънин истилоҳи он як байтест, рубоист (баъзан чумлаест) ё шеърест, ки гайр аз мазмунни равшани зохирин худ, бо ишоратҳо номи маҳсус ё ягон мақсади пинҳониро ифода мекунад.

Муаммо дар адабиёти классикии форсу тоҷик аз асрҳои XIII маълум аст. Дар асри XV бо ташаббуси Алишери Навой муаммо хеле ривоҷ ёфта, анъанаи он то асрҳои XVII равнақ мегирад. Баъд аз ин хам ин шакли шеърӣ давом меёбад. Чунон ки устод Садриддин Айнӣ менависад, муаммо чистон нест. Дар чистон шакл ва хусусияти ягон чиз баён карда мешавад. Ҷӯянда бо воситан тасвири ин гуна аломатҳо он чизро меёбад. Муаммо дар асоси хуруфоти арабӣ навишта мешуд.

Муаммо дар замони мо ҳеч аҳамияте надорад, аммо дар вакти худ ҳамчун воситан табъозмой ва нуктасанҷӣ дар таърихи адабиёт роли қалоне бозидааст. Шарофиддин Алии Яздӣ, Мавлоно Алои Шошӣ, Ҷомӣ ва Навой барин устодон дар ин шакли шеърӣ машгулӣ карда, басъёр вакти худро сарф намудаанд. Ҷомӣ дар шеъру насрин худ ифодаҳои муаммоиро васеъ истифода бурдааст. Чунончи, ў дар аввали як қасидан худ мегӯяд:

Чоҳ дорӣ ҷоҳилосо бар сар, эй комил мудом,  
Ҷоҳилат хонам, на комил, чун туро ҷоҳ аст ком!

Маънни зохирин ин байт маълум аст: шоир одами комил — соҳибкамолеро, ки дар сараши (фикраш) ҷоҳпарастӣ — мансабпрастӣ бошад, ҷоҳил мешуморад. Аммо шоир ҳамин мақсади худро бо усули муаммо ҳам исбот мекунад: аввалин ин ки бар сари қалимаи ҷоҳил «ҷоҳ» аст. Ин нишон медиҳад, ки ҷоҳил ҷоҳпараст мешудааст; дуюм — комили ҷоҳпараст ҷоҳил мешавад. Чунки мақсад, яъне «ком»-и комил агар «ҷоҳ» шавад, яъне ба «ҷоҳ» бадал гардад, «ҷоҳил» мешавад.

Вақто ки ин матлаби баҳсноталаб ба таври муаммо гуфта шуд, хонандаро ба шавқ меорад ва дар хотир боқӣ мемонад. Чунинанд муаммоҳои Навой «Ба номҳои Сафӣ ва Бадр», «Ба номи Мавлоно Алои Шошӣ», муаммои Алои Шошӣ «Ба номи Алишер» ва гайра. Алишер Навой бештарин байтҳои қасидан худ «Тӯҳфатул-афкор»-ро бо усули муаммо гуфтааст. Ў бо ин хунари худро дар ин санъат ҳам нишон додани шудааст.

Бо муаммо баъзан фикрҳои иҷтимоӣ изифода месфтанд. Аз ҳамзамонони Навой — шоирни ҷавонии боистеъод Зайнiddин Муҳаммади Восифӣ яке аз муаммодонҳои номӣ ба шумор мерафт. Ў матлабашро бо воситан муаммо ифода карданӣ шуда, дар Самарқанд меҳоҳад бетартибиҳон вазiri Кӯчкунҷиҳон — Ҳоҷа Юсуфро ба назди омма фош намояд. Барои он ки норозигӣ ва таҳдиди бевоситан вазирро аз худ дур кунад, шоир дар ҳаҷҷи вазир порчан шеъре менависад, ки маънини зохиринаш мадҳи ўст, аммо бо тарзи муаммо аз вай ҳаҷҷи вазир мебарояд. Инак, байти якуми он порчан шеърӣ:

Хаст дар силсилаи хоконӣ  
Мӯхрдоре, ки надорад сонӣ.

Маънни зоҳирин мадҳин ин байт равшан аст, ки вазирро дар миённи вазирон бемонанд мегӯяд. Аммо дар маънои муаммой ўро «смурудори бемонанд» гуфтааст. Чунки агар калимаи «мӯхрдор» бе сонӣ шавад, яъне ҳарфи дуюми ин калима, ки «ҳ» мебошад, равад - «мурдор» мемонад (дар асоси алифбон арабӣ). Байти дуюми он:

Фаҳри оғоқ бувад з-ӯ шуда фош —  
Мардумни караму хусни млоҷ.

Маънни зоҳирин ин байт ҳам мадҳи бисъёр баланд аст. Аммо дар асл шонир, вазирро «ҳари оғоқ» меномад. Чунки агар аз «фаҳри оғоқ» бо ишорати «з-ӯ шуда фош» ҳарфи «ғ» равад, дар натиҷа «ҳари оғоқ» мемонад, ки ин мақсади ҳақиқии шоир аст.

Тарзи дигари муаммо, фонда бурдани он дар баёни таърихи воқеаҳо ба ҳисоби абҷад мебошад, ки таъриҳи ном дорад. Таъриҳандӣ бо қондан муаммо, ки иктидори барзиёдери инз талаб мекунад, дар адабиёти классикий бисъёр мушоҳид мешавад. Устод Айнӣ таъриҳи зафари оламшурули ҳалқи советиро бар фашизм, ки соли 1945 аст, дар достони худ «Қасидан ҷанг ва зафар» ин тавр баёни кардааст:

Овози фатху зафари пурран мо-бин:  
Бигрифт ба таъриҳи ҷаҳон рӯи ҷаҳонро.

Дар шеъри П. Сулаймонӣ «Таъриҳи фавти шоирӣ меҳнаткаш» форс Шайхалий Пинадӯз» дар байти зерин ифода гардидааст:

Бо (оҳу-воҳу) муддати (як) соли ҳастагӣ,  
Рафт аз катон шоирӣ муздуру Пинадӯз...

Мансари оҳирро ба ҳисоби абҷад 1910 аст, (оҳу-воҳу) ва (як)-ро иловна кунем, ҷамъ ба ҳисоби мелодӣ 1929 мешавад.

Донир ба санъати муаммо дар адабиёти гузашта асарҳои махсус навишта шудаанд. Машҳуртарини онҳо «Рисолаи муаммо»-и Абдураҳмонӣ Ҷомӣ ва «Муфрадот»-и Алишер Навоӣ мебошанд.

Лугз монанди муаммо як хели санъати шеърӣ мебошад. Аммо фарқи он аз муаммо дар ҳамии чост, ки ба тарикӣ савол меояд. Лугзо як навъи шеър-чистон ҳам мегӯянд, ки дар назми классикий зиёдтар дода мешавад. Лугз назар ба чистон ҳаҷман қалонтар аст. Дар лугз ҳусусиятҳои ягон чиз бо санъатҳои нозуни шеъри тасвир шуда, фахмидан ва ёфтани шарҳи он душвор мегардад. Лугз дар боран асп, қалам, тиҷру камон ва гайра дар эҷодиёти Рӯдакӣ дода мешавад. Лугз дар эҷодиёти шоирӣ асри XI Манучехрӣ ин дучор меояд. Мушғиқӣ инчунин якчанд лугз дорад. Инак, шеъри ў «Лугзи камон»:

Чу бувад он ду зоги ҳамчу ҳумой,  
Ки қизоат ба устухон доранд,  
Чу укобе гузар бар ҷонӣ кард,  
Ҳиссан ҳеш дар мянӯ оранд?

## Е дар «Луғзи устура (тег)»:

Он чист саромади зарифон,  
Майли хати мушкбор дорад.  
Аз дasti чафой, меҳнати чарх  
Сар бар хати рӯзгор дорад?

Рашиди Ватвот (асри XII) дар сифати ангушттарӣ луғзе дорад, ки байтҳои аввал ва охири он ин аст: «Чист он шакли осмонкирдор? Офтоб андар-ӯ гирифта карор... Нест мору чу мор ҳалқа шудаст, В-андар-ӯ мӯхрае чу мӯҳран мор».

Дар адабиёти советии тоҷик луғз қариб дидо намешавад.

**Саҷъ** Саҷъ байни назму наср менистад. Асарҳои бадени бо наср эҷодшударо **беллэтистика** (аз қалимаи франсавӣ — бел-лес-лэттрес-насри нафис) именоманд. Ноnр дар адабиёти классикии тоҷик бо навъҳои гуногунаш фарҳ мекард: насри орӣ (муқаррарӣ), насри мураҷҷаз (раҷазнок, оҳангнок), насри мусаҷҷаъ (ҳамвази кофиядор). Аз ҷумла асарҳо, ки бо қалимаю таъбирҳои ҳамвази ҳамкоғия навишта мешаванд, осори мусаҷҷаъ ином доранд. Саҷъ<sup>1</sup> дар эҷодиёти классикони форсу тоҷик бисъёр муноҳида мешавад. Чунончи, Саъдӣ дар «Гулистон» бештар саҷъро кор фармудааст. «Мушк он аст, ки худ бибӯяд, на он ки автор бигӯяд»; «Аз нафспарвар ҳунарварӣ наёду бехуниар сарвариро нашояд».

Шамсиддин Шоҳин қариб ҳамаи рисолан худ «Бадоеъ-ус-саноэъ»-ро бо мусаҷҷаи мутавозӣ ва мутарраф иншо кардааст. Чунончи: «Шалғами пухта бо нукраи ҳом ҳамранг аст, тафовут ту медонӣ, обгина ба алмос ҳамсанг аст, агар метавонӣ». «Дарьё пур аз гавҳар, ку шиновар? Осмон саросар аҳтар аст, лекин кучо ситорашумар».

Қитоби «Чор дарвеш» қариб саросар бо саҷъ эҷод шудааст: — «Боре гӯй ки гуле аз гулистанни кистӣ ва сарве аз бӯстони чистӣ?»; «Шояд ки ба ин восита шоми ғамро сабоҳе ва ин дари бастаро мифтоҳе ба падид ояд».

Дар адабиёти мусоири тоҷик низ саҷъ гоҳо дар насрӯ драматургия дидо мешавад. Наsри ҳозираи тоҷик бо усулу услубҳон нави адабиёти сермиллати советӣ хеле бой гардидааст.

Лаффу нашр низ яке аз санъатҳои маъмули назми классикии форсу тоҷик аст. Дар луғати лаффу нашр маъниони ҷамъу тақсим (ғун овардан ва шарҳ додан)-ро дорад. Шоир дар мисраъ ва ё байти аввали манзума номи предметҳои амалкунандаро ба тартиб мечинад ва дар мисраъ ё байти сонӣ тавассути иҷрою адон амалиёташон он предметҳоро сифат мекунад. Мисоли машҳури лаффу нашри мураккаби классики дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дидо мешавад:

<sup>1</sup> Барон шиносой бо тафсили саҷъ, ингаред: Мусулмонкулов Р. Саҷъ ва сайри таърихии он дар насри тоҷик. Душанбе, 1970.

Чалонпазлавов он язи<sup>1</sup> арчманд  
Ба тегу ба ханчар, ба гурзу каманд.  
Буриду дариду шикасту бубаст  
Ялоиро сару синаву пову даст.

Дар ин чо аввал номдон асбоби чант — тегу ханчар, гурзу каманд омада, сонй баёни мақсад ифода ёфтааст. Яъне, Рустам бо тег сари ҳарифонашро бурид, бо ханчар синаи онхоро дарид, бо гурз пон онхоро шикаст ва бо каманд дасти онхоро бубаст. Бе ин санъат ҳунарварии Рустам дар майдони набард бо салосату балогат тасвир ёфтааст.

Лаффу нашр дар адабиёти мусори точик низ тоҳо дучор меояд. Мисоли равшани он дар байти машҳури шеъри Мирзо Турсунзода «Ба В. И. Ленин» мебошад, ки дар он корнамони доҳӣ дар роҳи революции ва пайкори ў бо душманони озодии пролетарнат романтика баланду дилкаш инъикос гардидааст:

Дар пеши ракат об буду санг буду кӯҳ,  
Аммо ту буридию шикастину парид.

Лаффу нашр ду навъ мешавад; лаффу нашри мураттаб ва лаффу нашри мушавваш. Агар ҷамъу тақсими қалимаҳо батартиб оянда, онро лаффу нашри мураттаб гӯянд. Ва агар ҷамъу тақсими ба таври омехта равад, онро лаффу нашри мушавваш гӯнид<sup>2</sup>.

## 5. АСОСҲОИ ШЕЪРИ ТОЧИКИ<sup>3</sup>

Дар эҷодиёти бадей ҷинсҳон гуногуни адабӣ мавҷудаанд: эпос, лирика ва драма. Ҳар яки онҳо ба навъу намуди муайян — наср, назм, драма тақсими мешаванд. Дар ин ҳусус дар боби оянда сӯҳи батағсил меравад. Ҳоло мо ба муносабати омӯхтани асосҳон шеър ва ҳусусиятҳон қаломи мавзун дар бораи назм, ки ба ҷинси лирика мансуб аст, таваккуф мекунем.

**Мағрумҳон назм ва шеър** Назм аз дигар намудҳон адабӣ бо он фарқ меқунад, ки воқеаҳои зиндагиро шонрон, бо нуттиҳи вазну қофиядор баён менамояд. Маънион лутавии назм (қалимаи арабӣ) ба интизому тартиб мутааллик буда, ба ҳам пайвастан, ба ришта қашидани қаломи мавзунро додад. «Решан забонии назм ва интизом як аст,— навиштааст

<sup>1</sup> Я з — пазлавов, базодур.

<sup>2</sup> Барон шивосой бо санъатлон шеърии назми форсу точик, муроҷиат шавад ба китоби Зедий Т. «Санъати сӯҳан». Душанбе, 1979.

<sup>3</sup> Донор ба тағислан асосҳон шеъри точики ва қофия ингаред: ба китобҳон Сирус Б. «Қофия дар назми точик» (Сталинобод, 1955), «Арӯзи точики» (Душанбе, 1963), «Назарияни ҳавза қофиявандӣ» (Душанбе, 1972); Т. Зедий «Санъати сӯҳан» (Душанбе, 1979); Р. Ҳодизода, М. Шукурев, Т. Абдузабиров «Фарҳанги истизоҳоти адабӣ-тилоқӣ» (Душанбе, 1966); Н. Нимбоза С. «Тоъзими шеър дар мақтаб» (Душанбе, 1982).

С. Айн. Ии ҳамиро мефаҳмонад, ки дар назм инизиом аз шартон решагӣ-асосӣ мебошад»<sup>1</sup>.

Нозим «назмкунанда» буда, «ба як тартиби муайян ва вазни маълум қалимаву таркибҳоро паси ҳам мечинад ва ҷо ба ҷо меғузорад. Аз ин рӯ, назмро сухани пайваста гуфтан мумкин аст»<sup>2</sup>. Дар истилоҳ мағҳуми назм аз шеър васеътар мебошад.

Шеър (қалимани арабӣ) бо қалимаҳон шуур, шиор, шаър ҳамреша буда, ба маънои лугавиаш дарьёфтани, доностани ва маърифати чизҳои нағис аст. Шоир (офарапанди шеър) фикрҳои дақиқ ва маъниҳои бикро онд ба лаҳзаҳои табнат ва ҷамъият нуткасанҷона бо ҳаяҷон ва латофату назокати суханварӣ дар шеър ифода менамояд. Шеърро барои таъсири эстетикий бахшидан бо тавсифу ташбех, истинаю маҷоз, муболигау игрок ва дигар воғитаҳон тасвиру санъатҳон адабӣ пардоз медиҳанд.

Шеър — соҳти нутқест, ки, назар ба наср, соҳиби таносуби муайянни садоҳо мебошад. Оҳангни таъсири бахши он ба туфайли таркиби пораҳон (сингатми) мустақили ибораҳо дар мисраъ ба даст омада, мувоғики вазни зарбҳон савти аз ист (пауза) ва мавзунӣ — мутаносубӣ шакли сухани дилкаши оҳангдорро мегирад. «Шеър сухане аст ҳаёлангез, ки аз ақволи (қавли — гуфтори санҷидаи) мавзун ва мутасовӣ (мусовӣ — бо ҳам баробар) соҳта шуда...», — гуфтааст Абӯалӣ ибни Сино. Инак, шеър назар ба дигар жаҳирҳо зотан эҳсоспарвар аст. Эҳсосоти онро асосан образ ташкил медиҳад. Ба туфайли образ вай маъно пайдо мекунад. Шеъри бе образ ба хонанда лаззат ва таъсир намебахшад, ба идеяни муайян ҳидоят намесозад. Шоиронеро, ки бидуни образ ва образнокӣ сухан мегӯянд қоғӣ я боғ меноманд — ни аз беистеъодии онҳо ҳабар медиҳад.

Порай шеъри А. Лоҳутӣ «Ба Шолой ва Фюрист»<sup>3</sup>, ки ба шаҳидони роҳи муборизаи озодии ҳалқи худ бахшида шудааст, мисоли равшани образнокии шеър аст:

Чисматон чун шуд ба роҳи синфи муздуур аз замин  
Ба сари дори сиятам бо дасти ҷалладон баланд,  
Осимон бо ҳеш гуфт: ин большевиконро бубин,  
Мурдаҳошон ҳам зи душман як бадан болотаранд.

(А. Лоҳутӣ)

Шеър соҳти грамматикини хосеро дорост. Дар он қондаю қонунҳои маъмули забон ба ҳукми вазни зарби (ритми) шеър ва симметрию равонии савти мусикӣ он тобеъ меоянд. Масалан:

Чун нест тег ба дастам кунун, ба дағғи сиятам.  
Қалам ба кор барам, шонрӣ на кори ман аст.

(А. Лоҳутӣ)

<sup>1</sup> Айн С. Мактуб ба А. Дехотӣ аз 23 октябрь с. 1946. «Шарқи сурҳ», 1962, № 4, саҳ. 131.

<sup>2</sup> Зеҳнӣ Т. Санъати сухан. Душанбе, 1979, саҳ. 30.

<sup>3</sup> Ии ду коммунисти маҷорӣ дар соли 1932 аз тарафи ҳукumatдорони фашистии Венгрия ба дор овхта шудаанд.

Дар ин чо сараъзо ва аъзоҳон пайрави чумла чун наср ба таври катъи риоя нашуда, ҳар як унсури чумла мувофики талаботи вазну оҳанг мавқеи хосса ёфтааст. Агар ин шоҳбайти Лохутиро ба наср гардонем соҳти он тағъир ёфта, тамоман дигар хел садо медихад: «Холо ки барои дағъи ситам шамшер дар даст наодорам, қаламро чун аслиҳа ба кор мебарам...». Ин суханони муҳочири сиёсӣ Лохутӣ, ки аз таъқиби ҳукуматдорони Эрон гурехта, ҷилон ватан мекунад, баъди ба хоки СССР (соли 1922) гузашта-наш гуфта шуда буд. Ин табиист. Вале ниман мисран дуюм — «...шоирӣ на кори ман аст» — аломати ҳоксорию фурӯтазии суханвар аст.

Дар олами шеър шаклҳон гуногуни шеъргӯй маъмул аст. Яки онҳо «шеъри сафед» («белый стих») ё «шеъри мансур» ном гирифтааст, ки дар он истифодан вазну кофия шарт нест. Вале фикрҳон бо наср гуфташуда бо перояи зебон шеъру шеърият зинат ёфта, қалимаҳои муайянни хотимавӣ (клаузула) онҳоро анҷом медиҳанд. Дар ин шакли назм, бештар шоирои рус Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Михаил Кольцов ва дигарон, инчунин баъзе суханварони форсӯ тоҷик шеър гуфтаанд.

Дар китоби Т. Зеҳӣ аз «Мақомоти Ҳамидӣ» порчан мансур оид ба ҳусну ҷамоли дилбар оварда шудааст, ки дар он устуҳон-бандии шеър мақом наёфта бошад ҳам, вале «ибораву қалима ва ҷумлаҳо насрро ба сурати шеъри латифе ҷилвагар кунонда-аст».<sup>1</sup>

Порчан зерини устод Айнӣ ифодан намунаи шеъри мансури муосир аст:

«Ман барои ту, барои ин ҷашму абрун смёҳи ту, барои ин рӯи чун моҳи ту, барои ин дасту бозу тавонони ту, барои ин суханҳон катъи буррои ту тайёр ҳастам, ки ҳудамро дар як деги ҷӯши, дар оташи сӯзи, дар кӯран тафсон, дар дарьёни ҳурушон андо-зам»<sup>2</sup>.

Гайри ин «шеъри озод» вучуд дорад, ки онро дар илми адабиётшиносии умумӣ «верлибр» мегӯянд. Ин гуна шеърҳо бекоғия иншо шуда, вале то як андоза ба итоати вазну зарбҳоанд. Шеъри бевазни, мисли мусиқии безарб, вучуд наҳоҳад дошт. «Чигунағии таъсири ҳиссии ритми (зарби) шеър пеш аз ҳама ба таркиби интонационии он, ба воҳидҳои иборагӣ вобастааст»<sup>3</sup>.

Дар назми советни тоҷик «шеъри озод» ё бекоғияро аввалии бор устод Лохутӣ, сонӣ Пайрав Сулаймонӣ ба кор бурдаанд. Лохутӣ «Ҳабар» ном шеършро ҳамин тарик иншо намудааст. Ӯ драмаи манзуми наинсаандар Испания Лопе де Вега «Фуэнте Овеҳуна» («Чашман гӯсфандон»), асарҳои А. С. Пушкин «Моцарт ва Сальери» ва «Парии об»-ро ба усули «шеъри сафед» тарҷима кардааст. Бо «шеъри озод» ва «шеъри сафед» ғоҳо дар эҷодиёти Х. Юсуфи, Мӯъмин Қаюат, Гаффор Мирзо, Лонӣ, Кутбӣ Қиром ва баъзе дигарон дучор меоем. Шеъри М. Қаюат «Гули Бодом»,

<sup>1</sup> Зеҳӣ Т. Санъати сухан, сах. 31.

<sup>2</sup> Айнӣ С. Ғуломон. Қулъиёт, ч. 3. Сталинобод, 1960, сах. 350.

<sup>3</sup> Томашевский Б. В. Стихи и языки. М., 1958, стр. 32.

ки чун монологи қаҳрамони Ҷангги Бузурги Ватанӣ Сандакмад Қаримов җисбат ба аспи ҷангии «хушрӯю бозингараш» тасниф ёфтааст, ба шакли шеъри озод омадааст.

Гоҳо «шеъри озод» коғиядор ҳам мешавад, ки он дар ҳама бандҳо ҳатми нест; ин дар «Гули Бодом» возех ба назар мера-сад:

Суми мармар, думи мухнар,  
Пари кафттар,  
дави сарсар.  
Миёне дастай ханчар,  
Чӣ гардан, гардани дуҳтар!  
Аҷаб хушрӯю бозингар —  
Гули Бодом!

Даме ҷангиги ҷаҳон  
Бори гарони ин замин будӣ,  
Фишангиги оҳанин будӣ,  
Ба Волга дар камин будӣ,  
Ҳамеша зери зин будӣ,  
Гули Бодом!

Агар душман ба по бошад,  
Зи рӯяш хез мекардӣ.  
Агар афтода бошад, зер не,  
Пархез мекардӣ.  
Аҷаб рафттори ҷандомез мекардӣ,  
Гули Бодом...

Шеър аз мисрарь, байт ва бандҳо иборат аст.

**Мисрарь** Мисрарь ба маънои луғавиаш (аз арабӣ) — як табакаи дар аст. Дар адабиётшиносӣ ҳисфи (ниман) байт, як сатри шеърро мисрарь мегӯянд. Масалан:

Он на ман бошам, ки рӯзи ҷанг бини пушти ман.

(Саъд)

Агар сар бондат, сирро ингах дор.

(Носирӣ Ҳисрав)

Намеояд эн шамшер он чи зи теги забон ояд.

(Сошиби Табризӣ)

Мисраъҳон шеъри шонрони ҳақиқӣ ҳамеша барҷаста, пурмазмун ва фасеханд. Байти зерин ки аз ду мисрарь иборат аст, ба чӣ дараҷа мустақилу пурмазмун буда, аҳамияти матлау мисрарьро таъқид намудааст.

Ҳаёлоти матнинам баски сангии кард матлаъро,  
Садо хезад, ба яқдигар расонам чун ду мисрарьро.

(Шавкат)

**Байт** Байт (калимаи арабӣ — хона) ду мисраъеро гӯянд, ки паси яқдигар омада, аз ҷиҳати мазмун мустақил гуфта шудаанд ва ё аз ягон шеъру достон оварда мешаванд. «Байт шаклан воҳиди кӯчаки шеър аст... Шонрон дар қо-

либи байт аз ишк, ҳикмат, насиҳат, манзарадои табнат, сиёсат, зиннагонӣ — аз ҳар ҷиҳат сухан карда, дар байт оҳангҳои фалсафии ҳикматшиносиро ҷорӣ намудаанд».<sup>1</sup> Масалан:

Бирав зи таҷрибай рӯзгор баҳра бигир,  
Ки баҳри дағъи ҳаводис туро ба кор ояд.

(Рӯдакӣ).

Е

Ҳар кӣ и-омӯҳт аз гузашти рӯзгор,  
Низ и-омӯзанд зи ҳеч омӯзгор!

(Рӯдакӣ, аз маснавии «Қалила ва Димна»)

Байт бо вучуди аз пораҳои хурди шеърӣ ташкил ёфтаниш, бояд як маънии пурра ва комилро ифода намояд: ҳоҳ вай бадохатан гуфта шуда бошад, ҳоҳ дар асаре мавқеъ ёфта бошад. Чунин ки Шоҳдамон Раҳмонов ҳаққонӣ қайд намудааст. И. Ю. Крачковский (олими бузурги советӣ — арабшинос — Ю. Б.) таълимоти назариячии асрҳон миёнаро дар ҳусуси байт ҳеле саҳҳ овардааст: «Ҳар байт дар доҳили ҳуд бояд маъниҳои яклухти мантиқӣ дошта ва ин маъниҳои яклухти мантиқӣ бояд ки ба сар ҳуд мустақыл бошанд, ба байтҳои пешина ва оянда мутааллиқ нагарданд».<sup>2</sup> Мисоле аз ғазали А. Лоҳутӣ «Гуҳари ишқ» ин фикрро тасдиқ менамояд:

Арзандатар аз ишқ ба олам гуҳаре нест,  
Покиза бидораш, ки ба ҳастӣ сабаб аст ин!  
(А. Лоҳутӣ)

Чу ҳуд ҳӯрдай барги пешинагон,  
Дарозте пасондагонро нишон.

(Ҳалқӣ)

Шонри бе ишқ мурғи бе пар аст,  
Бекарорат моҳу бечон пайкар аст.  
(М. Турсунзода)

Байт дар ашъори ҳамон замону миллатҳо меъёри асосни вазисанҷӣ дониста шудааст. Аз ин рӯ онро ба ҳона монанд кардаанд, ки аз руҳиҳо, яъне аз поя ва сутунҳо иборат аст. Байтҳо бештар шашруқии ва ҳаштруқий мешаванд. Байтҳое, ки аз шеърҳон мустақил гирифта шудаанд, аз ҷиҳати руҳи аз ин зиёд ҳам шуда метавонанд. Мисоли байт аз ашъори Абдураҳмони Ҷомӣ:

Макун ваъда в-агар қардай вафо кун!  
Тарихи бевафонро раҳо кун!

Ин байт бо вазни ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф эҷод шудааст ва шаш руҳи дорад.

<sup>1</sup> Раҳмонов Ш. Байт ва муносабати он дар шеър. Душанбе, 1980, саҳ. 4.

<sup>2</sup> Крачковский И. Ю. Избранные труды, т. 2, стр. 139.

Мафойлун	Мафойлун	Фаўлун
1 Ма-кун ваъ-да V — — —	2 ва-гар кардӣ V — — —	3 ва-фо кун V — — —
4 Та-ри-ки бе- V — — —	5 ва-фо-и ·ро V — — —	6 ра-хо кун V — — —

Рукиҳои аввал ва охири ҳар мисраъ соҳиби номҳои маҳсуланд. Рукини аввали мисран якум (1) садр, рукини охири мисран якум (3) арӯз, рукини аввали мисран дуюм (4) ибтидо, рукини охири мисран дуюм (6) зарб ё аҷз ном дорад. Рукиҳои бокимондаро, ки дар мобайини рукиҳо воеанд (2—5), ҳашв<sup>1</sup> мегуянид. Агар байт ба қоидан ҳазачи мусаммани солим (ҳаштрукий) омада бошад, бачуз рукиҳои аввали байт (1,5) — садр из ибтидо, рукиҳои охири байт (4,8) — арӯз ва зарб, рукиҳои миёни байт (2—6, 3—7) ҳашв мебошанд.

Байт, ки пеш ба қонунияти банд дошил намешуд, ҳоло мувофики тадқиқотҳои нави адабиётшиносон воҳиди алоҳидай мустақилмаъно будан ва ба андозае вазифал бандро ичро кардани он исбот шудааст. Чунон ки Ш. Раҳмонов меоварад, назариячиён Л. И. Тимофеев, А. Квятковский, М. Н. Усмонов, Н. Дворянков ва дигарон байтро аввалин ҳадди банд шуморида таъкид намудаанд, ки агар байт намебуд, банд ҳосил намешуд. М. Н. Усмонов байтро «банди кӯчак» ва «нахустин навъи банд» донистааст.<sup>2</sup> Мувофики андешаи мудакикон чунин байтбандҳо, ки номи **тасмин**, дорад, даставвал дар қасида ва ғазал пайдо шуда, давом мейбад. Вале пайдоиши он аз санъати мусаҷҷаъ ибтидо гирифта, мисраъҳо дар байт аз бахш — фикраҳо иборат мебошанд. Чунон чӣ:

Эй киблай абрӯи ту меҳроби аброр омада,  
Меҳробиён дар кӯи ту аз кибла безор омада.

Ҳам ошнокон дар шасти ту, ҳам рӯздорон масти ту,  
Ҳам зоҳидон аз дасти ту дар банди зуннор омада.

(Амир Ҳусрав)

Дар ин байтҳо дар байни ҳар мисраъ иборан «ту» ҳар мисраъро ба ду тақсим намудааст ва хусусияти «банд»-ро дар байт таъмин намудааст.

Чунин мисол бо андаке дигаргунихо дар достони А. Лоҳутӣ «Кремль» (1923), ки чун назира ба қасидан Ҳоқонӣ «Харобаҳои

<sup>1</sup> Маънои лугавии ҳашв чизи дигареро пур кардан аст, пур кардани болин бо пар ё паҳта ва гайра. Дар адабиёт гали барзиёдро ҳашв мегуянид. Ин гапи зинёд (ҳашв) гоҳо ба равонии сухан ҳалал мерасонад, гоҳо на ҳалал мерасонаду на хуси зам мекунад, вале гоҳо он боиси зебони сухан мегардад. Бино-бар ин дар назминосин класикии форсу тоҷик ҳашвро ба се чудо кардаанд: ҳашви мале, ҳашви миёна ва ҳашви қабех.

<sup>2</sup> Ба шиносоӣ бо тағсили ин маълумот муроҷнат шавад ба китоби боло зикршудан Раҳмонов Ш., саҳ. 39 ва сонӣ.

Мадонн» навишта шудааст, возех ба назар мерасад. «Шоир таман аз колаби тасмит набаромада, балки вазну охангы дилошуби онро риоят дошта, танхो аз кофияхое, ки баъди ҳар порае (инимисрахое) оварда мешуданд, сарфи назар кардааст»<sup>1</sup>.

Иичову Мадоннро муздуур бапо кардаст.  
Ия касри Романов шуд, он маснади бин Сосон.  
Танхо на хамин ичност к-аз хуни башар барност,  
Бумъёни<sup>2</sup> вай аз бедод, аркони вай аз удвои.<sup>3</sup>  
Хастанд бадин минвол дорон хамин ахвол,  
Гар касри Бритонист, ё калъян Вотикон.

С. Айий аҳамияти бузурги ин қасидан назираи Лоҳутӣ ва на-  
вовариҳон ўро баланд баҳо дода навиштааст: «Шоир машҳури  
форслён Ҳоконии Шервонӣ ба воситаи қасидан машҳури худ дар  
бораи «Ҳаробан Мадонн» ва «Айвони Қисро» хиссияти миллӣ ва  
таҳтипарастии худро ба чӣ дараҷан сӯзу гудоз бурӯз дода бошад,  
Лоҳутӣ ҳам ба воситаи «Кремль»-и худ хиссияти байналмилаӣ  
ва раҷбари парастии худро ба ҳамон дараҷа шӯълавар гардонда-  
аст»<sup>4</sup>.

**Банд** Парчаҳои шеърне, ки аз ду, се, ча-  
хор, панҷ, шаш ва аzon зиёд мисръ  
иборат буда, боиси таркиби манзумаҳои муста-  
кил (маснавӣ, мусаллас, мураббаъ, мухаммас,  
мусаддас ва гайра) мегарданд, банд иномидан мес-  
шаванд. Банди шеърӣ камаш аз ду мисръ (як байт) зиёдаш  
аз 28 мисръ (14 байт) таркиб меёбад.

Ҳар банди газал, қасида ё маснавӣ, ки аз як байт иборат аст,  
аз ҳама ҳурдтар буда, банди калонтарин ба тарҷемаанд ва тар-  
кибанд тааллук дорад (аз 7 то 14 байти газал). Банд чишонан  
каломи манзум аст, vale шеърҳон бебанд ҳам кам нестанд. Банд  
дар шеър вазифан идеяни бадено низ адо мекунад.

Дар гузашта шеърҳон лирикю фалсафиеро, ки аз бандҳон  
чудогона таркиб меёфтанд ва дорон кофиябандии муйяни буданд,  
**мусаммат** (ба риштан ҷавохир қашидан) меномиданд. Эҷоди ин  
навъи шеъргӯро ба Маниҷеҳри Домғонӣ (аср XI) нисбат ме-  
диханд. Шеърҳон ин шоир аксар дар шакли мусаддас гуфта шу-  
даванд. Шоирони асрҳон баъдина шеърҳои эҷод намудаанд, ки  
бандояшон аз ду, се, чор, панҷ то даҳ мисръ иборат мебошад.

Бандҳо дар рафти инкишофи таъриҳии худ мувофики талабо-  
ти замон таҳаввул ва такомул ёфтаанд. Масалан, дар шеъри мую-  
сир бандҳон мураббаъ хусусиятҳон таркибиашонро дигар карда,  
ба пайравии шеърҳон руси аксар бо кофиябандии якдармиён ё  
дудармиён эҷод мешаванд. Мухаммасу мусаддаси тазмин дар замони  
дозира мавқен хеле ҳурд доранд, шаклҳон шеърни мутас-  
саъ ва муашшиар қарниб кор фармуда намешаванд. Тарҷемаанд  
ва таркибанд соҳт ва вазифан айъанавии худро аз ҷиҳати шак-

<sup>1</sup> Рахмонов Ш. Ҳамон ҷо, саҳ. 60.

<sup>2</sup> Бумъёни — биво, иморат.

<sup>3</sup> Удвои — адовор, душмани.

<sup>4</sup> Айий С. Намунаи ҳадебнёти тоҷик, М., 1926, саҳ. 587.

лу мазмун холо катъян дигар кардаанд. Ба чон сохти тарчеъ банду таркибандон пешина, ки аз якчанд банди ғазал иборатанд, акнун бештар тарчеъбанду таркибанди мухаммас, мусаддас, мусаббаъ, мусамман бо ҳамроҳии байти восила ё турезгоҳи ҳуд, аз панҷ, шаш, хафт ва ҳашт мисраъ сохта мешаванд. Бокӣ Раҳимзода дар тарчеъбанди мусаддаси ҳуд «Ҳалки бузургворам» меҳру мухаббати ҳуд ва олами мутараккиро инсбат ба ҳалки бунъёдкори советӣ ин тарик сарондааст:

Чун Вахши саркаши ҳуд аз шавк сар қашидам,  
Шайбури фатхи ҳалқам бори дигар қашидам,  
Ҳар катран ҷабинаш бо шеър баркашидам,  
Оре, ба риштан назм дурру гуҳар қашидам.

То бахшам аз барон ҳалки бузургворам,  
Бар ҷашм ҳоки поят чун тӯтиё гузорам.

Қалби замин фишурда, мардана чок кардӣ,  
Обу әрак зи рӯйт сад бор пок кардӣ,  
Шуд рӯҳҳо, ки дидам тарки ҳӯрок кардӣ,  
То пунбадонастро берун зи ҳок кардӣ.

З-ин рӯ туро сурудам ҳалки бузургворам,  
Бар ҷашм ҳоки поят чун тӯтиё гузорам.

Дар ин тарчеъбанд дигаргунӣ на танҳо дар ҳачм, инчунин дар байти тарчеъ дид мешавад. Байти восила байди бандҳо айнан ва як зайл тақрор наёфта, мисраъҳои аввали он дар ҳар банд то як андоза тағтиро диданд. Ии ҷавоварист.

Ба ҳамин тарик, маснавӣ (банди думисрай) мусаллас (банди семисрай), мураббаъ (банди ҷорисрай), мухаммас (банди панҷмисрай), мусаддас (банди шашмисрай), мусаббаъ (банди ҳафтмисрай), мусамман (банди ҳаштмисрай), мутассасъ (банди нӯхмисрай), ва муашшар (банди даҳмисрай) аз ҷумлаи мусаммат буда, бо мурури замон роль ва вазифаашон ҳартарафа тағтиро ёфтаанд.

Аз силсилаи бандҳо як шеъри томе ба вучуд меояд, ки дар он мувофиқи қонунияти муайяни вазну зарб ҷумлаҳо сохта шудаанд. Бандҳо дар ҳавбати ҳуд оҳанги шеърро пурзӯр мекунанд. Аз ин рӯ аз банд ба банд лаҳну савти он баландтар ва мафтункунанда садо медиҳад.

**Коғия** Калимаи арабӣ буда, маънои пушти гардан ё қафо — оҳири ҳар ҷизеро дорад. Дар азабиетшиносӣ қалимаҳои ҳамшакл ва ҳамоҳангро, ки дар оҳири дӯ ё ҷанд мисраъ меоянд **коғия** мегӯянд. Айнан ва ё қисман бетағтиро тақрор шудани якчанд ҳарф ва ё ҳичоҳои ҳамоҳанге дар оҳири мисрау байто коғия номида мешаванд. Коғия дар наср ҳам дид мешавад. Бисъёр зарбулмасал ва мақолҳои ҳалқӣ дорон қоғия ҳастанд. Масалан: «Бе пир марав ки дар амонӣ, ҳарчанд Искандари замонӣ»; Илму ҳунар — барзагарӣ, дигар ҳама — ҳилагарӣ»; «Пурдида пурдон, нодида нодон»; «Тарбияи ҷисмонӣ — бакон ҷавонӣ»; «Мастию пастӣ».

Кофия дар ҳаломи бадей асосан ду вазифаро эдо менамояд. Аз як тараф боиси низоми муайянни сухан мегардал, аз тарафи дигар, ба мусикии нутқ (шеър) обуранги тозае мебахшад. Кофия бо вучуди хусину малоҳати бадей баҳшидан ба шеър ҳаргиз аз мазмунни асар чудо нест. Дуруст аст, ки кофия бо такори ҳарфҳо овозхон ҳамоҳанг аз анҷоми мисраю байт ҳабар медиҳад. Вале аз ин ҳам афзалтар ифодай маънӣ ва зарби доҳилии он мебошад. Бедарак нест, ки суханварони бузург ҳамеша кӯшиш намудаанд, ки бо қалимаҳон пурмагзу пурмъяни кофиядор ҳам ба ҳулоҳангӣ, мусикинокии асар ва ҳам ба мазмуну мундариҷаи он кувван махсус баҳшианд. «Дар ин ҷода ҳамосасарони бузург Абулкосим Фирдавсӣ ва саромади ягона Чаллониддини Балхӣ (Румӣ) дар шеърсарой ҳудро соҳибхтиёр гузаштаанд ва дар ҷорҷӯбай танги қофиясанҷӣ намонда, мазмунро аз шакл боло шумурдаанд».<sup>1</sup> Ичрои ин ғуна вазифаи бомасъулияти қофиясанҷӣ дар фаъолияти шоири Рӯдакиу Фирдавсӣ, Саъдию Ҳофиз, Қамулу Ҷомӣ, Сайиду Шоҳин, Пушкину Лермонтов, Некрасову Маяковский ва дигар классикон равшан ҳис мешавад. Чунончи:

Ба номи нақӯ күшта гаштан ба ҷамғ,  
Бех аз зиндагонӣ ба айбу ба ҳанг.

(Фирдавсӣ)

Аз имрӯз коре ба фардо мамон,  
Чӣ донӣ, ки фардо чӣ гардад замон?

(Фирдавсӣ)

Агар ҳаст мард аз ҳунар баҳравар,  
Ҳунар ҳуд бигӯяд, на соҳибхунар.

(Саъдӣ)

Дар мисолҳои боло кофия мақсади шонронро бо ҳулоҳангии баён таъмин намудааст.

Ба тавсифи шеър, меҳнатталабии тасвиркорӣ ва вазну қофияю радиф бисъёр классикони адабиёти форсу тоҷик андешаҳо рондаанд. Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин ҳусус гуфтааст:

Сабр аз у съобу<sup>2</sup> тасаллӣ мушкил,  
Хоса нақте ки пайи бурдани дил,  
Қашад аз вази ба бар ҳилъати<sup>3</sup> ноз.  
Қунад аз кофия домониш тироз<sup>4</sup>  
По ба ҳалҳои радиф орояд,  
Бар ҷабии холи ҳаёл афзояд...<sup>5</sup>

Зебунишо мазмуни шеърро — ҷони он ва қофияро ҳусин вай доноста, ҳуд дар айни замон кӯшиш кардааст, ки инро бо исти-

<sup>1</sup> Зеҳнӣ Т. Соҳибхтиёрии шоири дар қофияандӣ. «Маориф ва маданият», 1979, 9 январӣ.

<sup>2</sup> Съоб — душвор, саҳт.

<sup>3</sup> Ҳилъат — ҷома, камарбанд ва дастор.

<sup>4</sup> Тироз — (ē тароз) — зинат, зевар, ороиш.

<sup>5</sup> Ҷомӣ А. Интиҳоб аз асарҳо. Сталинобод, 1956, саҳ. 62—63.

фодай кофияю радифи муносиб дар газалаш «Дар таърифи шеър» исбот намояд:

Шеър бувад хамчу тан, маънин ў — чони ў,  
Гармин бозорро<sup>1</sup> равнаки дўкони ў...  
Файзи сухан<sup>2</sup> гавхарест, рехта абрин карам,  
Сайкали<sup>3</sup> он мекунад чавхарин пинҳоний ў,  
Ранҷ басе дидам, то ки ба нерӯн<sup>4</sup> акл,  
Пай ба сухан бурдаанд, кофиясанҷони<sup>5</sup> ў.  
Гарчи сухан гавхарест аз садафи баҳри дил,  
Баски ба дарё бувад ёфтани имкони ў,  
Равнаки гулзори фикр боди ситам бурдааст,  
Рафт ба боди фано<sup>6</sup> он сару сомони ў.

Кофия сарех ва гайрисарех мешавад.

**Шеърҳои дукофиядорро зулкофиятайн мегўянд.**  
**Зулкофиятайн** Зулкофиятайн факат хоси адабиёти форсу то-  
чик набуда, дар адабиёти рус ва адабиёти дигар халкҳо низ ву-  
чуд дорад. Классикони тоҷик зулкофиятайро хеле устодона кор  
фармудаанд. Барон мисол чунин байти Румиро метирем.

Эй, ки ту аз зулам ҷоҳе мекани,  
Аз барон хеш доме метани...

Дар ни байт «ҷоҳе» ва «доме», «мекани» ва «метани» хамко-  
фия омадаанд. Яке аз газалҳои Ҷомӣ саросар бо зулкофиятайн  
эҷод шудааст:

Эй бо лаби ту тӯтини ширинзабон забуни,  
Кардӣ инон зи панҷа симинбарон бурун.  
Лабташна меравам зи паяш, гарчи меравад  
Бар рӯям аз ду дидан пурхун аён<sup>7</sup> ўун.  
Гар бишкани ба сангни ситам ҳуккай<sup>8</sup> дилам.  
Чуз гавхари ниёз наёбӣ дар он дарун...

Дар ин порча «забон забуни», «барон бурун», «аён ўун», «дар  
он дарун» дукофия шуда омадаанд.

Е байти зайл, ки дар он қиноя аз лаби маҳбуба бо санъати  
зулкофиятан баён шудааст:

Лазъли сероби ту бигрифт аз ман гулранг ранг  
Кай раво бошад, агар мутриб инҳад аз ҷанг ҷанг.

(Задири Форъёбӣ)

Муҳаммадҷон Раҳимӣ дар баъзе бандҳои манзумай машҳури-  
худ «Ба зиёрати доҳӣ В. И. Ленин» зулкофиятайро хеле мохиро-  
на ба кор бурдааст.

<sup>1</sup> Гармин бозор — ба маънин: талабгори зиёд пайдо кардан шеър.

<sup>2</sup> Файзи сухан — маънин сухан.

<sup>3</sup> Сайкал — ҷило; дар ин ҷо: хусин шакан шеър.

<sup>4</sup> Нерӯ — кувват, курдат, зур, тавонӣ.

<sup>5</sup> Кофиясанҷон — дар ин ҷо: шоирон.

<sup>6</sup> Фано — нестӣ.

<sup>7</sup> Ўун — ҷамъи айн; дар ин ҷо: ҷашмаҳо.

<sup>8</sup> Ҳуккай — сандуқчан ҷавоҳирот; дар ин ҷо: куттани ё сандуқи дил.

Турост зўри табнат — ҳаёти нав дорем,  
Турост асли ҳакикат — начоти нав дорем,  
Турост сархати шафкат — бароти нав дорем,  
Турост кони саодат — нишоти нав дорем.  
Турост меҳвари гайрат — саботи нав дорем,  
Ки моем одами нав, дисснёти нав дорем...

Дар ин пора «табнат», «ҳакикат», «шафкат», «саодат», «гайрат» кофиян аввал, «ҳаёти», «начоти», «бароти», «нишоти», «саботи» кофиян сонй — мисраъон дукофиядорро ташкил кардаанд. Таъбири «нав дорем» радиф шуда омадааст. Санъатхон такрори сари мисраъ («турост») ва зулкофиятайн ба ин манзума динамикан дохилӣ ва «кувват азими эмоционалий» баҳшидаанд. Ин банди шеър, ба қавли Н. Маъсумӣ, «дар назми точик яке аз бехтарин намунаҳон санъати зулкофиятайн аст»<sup>1</sup>.

**Радиф** Радиф калима арабӣ буда, маънои паси якдигар нишастанро дорад. Радиф дар шеър калима ё лафзера гӯянд, ки дар оҳири мисраъҳо ё байтҳо пас аз кофия айнан такрор шуда меояд.

Ба олам ҳар калес бекор гардад,  
Ба ҷашми аҳло олам ҳор гардад.

(С. Айнӣ)

Линси қунчи таҳои китоб аст,  
Фурӯти субхи доноӣ китоб аст.

(А. Чомӣ)

Дар ин байтҳо калимаҳон кор ва ҳор, таҳоӣ ва доноӣ ба ҳам кофия буда, феъли «гардад» (дар байти якӯм) ва таркиби «китоб аст» (дар байти дуюм) радиф аст.

Радиф махсуси шеъри форсу точик буда, бо номи мураддаф ҳамчун санъат машҳур аст. Ҳамаи шонрони классику ҳозирзмони точик радифро фаровон кор фармудаанд. Максади радиф таҳо таъмини оҳангӣ шеър нест. Бо ёрии он баёни хис ва ҳаяҷони шоир қувват гирифта, мазмуни байтҳо таъсирбахш мегардад. Аз ин рӯ радиф бо кофия муносабати узвии маъноӣ дорад. Мисоли равшани моҳирона истеъмол шудани кофияю радиф дар ғазалҳон Ҳофиз намоён аст.

Сабо, зи манзили чонон гузар дарег мадор,  
В-аз ў ба ошники мискини ҳабар дарег мадор.

Ба шукри он ки шукуфтӣ ба коми дил, зӣ гул,  
Насими висл зи мурғи сахар дарег мадор...

Ҳарифи базми ту будам, чу моҳи нав будӣ,  
Кунун ки моҳи тамомӣ, назар дарег мадор...

Макорами ту ба оғоҳ мебарад шоир,  
Аз ў вазифаву зоди сафар дарег мадор.

<sup>1</sup> Маъсумӣ Н. Асарҳон мунтажаб. ч. 1, Душанбе, 1977, саҳ. 288.

Чи зикри хайр талааб мекунй, сухан ин аст:  
Ки дар бахон сухан симу зар дарег мадор...

Губори гам биравад, хол бех шавад. Хоғиз,  
Ту оби дила из ин рахгузар дарег мадор.

Дар ин газал «гузар», «хабар», «сахар», «назар», «сафар»  
ва гайра калимаҳои коғиядор буда, «дарег мадор» радиф аст.

Шеъреро, ки радиф надорад шеъри муқаффаъ («коғиядор»)  
меноманд. Масалан, чунин аст газали М. Турсунзода  
«Ба В. И. Ленин»:

Раҳ ёфтию дар шаби торик давидӣ,  
Хангоми сахар чун шафаки сурх дамидӣ.  
Дар пеши раҳат об буду санг буду кӯҳ,  
Аммо ту буридию шикастни паридӣ...

Шеъре, ки радиф дорад, шеъри мураддаф (радифдор) но-  
мида мешавад.

## 6. ВАЗН ВА СОХТИ ШЕЪРИ ТОЧИКИ

Вазн яке аз ҳусусиятҳои асосин шеър аст, ки назмро аз  
наср ё аз сухани муқаррарӣ фарқ мекунонад. Дар илми поэти-  
ка (назминосӣ) вазиро «мизони шеър» ҳам мегӯянд.

Дар назм ҳиссаҳои нутки шеърӣ дар асоси қондаҳои маъ-  
лум ва муқарраршудаи вазн андоза карда мешаванд. Чунон-  
чи, дар адабиёти рус вазни шеър силла бай (хичой) ва сил-  
лаботоникий (заданок) мешавад. Системаи шеъргӯни силла-  
бӣ бар адади ҳичоҳо асос гирифтааст. Аммо системаи шеъргӯни  
силлаботоникий ҳам аз адади ҳичо ва ҳам аз заданокии ҳичо-  
ҳо иборат аст. Системаи силлаботоникий дорон вазниҳои зиёди гу-  
ногуи мебошад: хорей, ямб, дактиль, амфибраҳӣ, анапест ва  
гайра. Оҳанги шеъри силлаботоникий ба воситаи вазн, дарозию  
кӯтоҳии ҳичоҳо муайян карда мешавад.

Шеърҳои тоҷикий бо ду вазн навишта меша-  
ванд: **вазни ҳичо** ва **вазни арӯз**. Дар ҳар ду  
вазни ҳичо ҳамчун ҷенаки вазни қабул шудааст. Аз ин ҷиҳат гӯё  
дар байнин онҳо фарқе нест. Вале дар асл онҳо аз ҳамдигар бо  
базъе ҳусусиятҳои ҳос фарқ доранд.

Ҳар ду вазн — ҳам вазни ҳичой ва ҳам вазни арӯз аз замон-  
ҳои қадим дар шеъри тоҷикий мушоҳида мешаванд, онҳо дар  
шеърҳои давраи пеш аз ислом (то асри VII) ва баъд аз Осиён  
Миёнаро забт кардани арабҳо низ (то асри IX) амал доштанд.  
Баъди асри IX шеъри ҳичой асосан ҳусусияти назми ҳалқӣ шу-  
да мемонад. Дар адабиёти китобатни форсу тоҷики асрҳои X—XI  
ва баъдтар, вазни арӯз таҳаввулоти ҷиддие дила, беш аз пеш  
такмил ва вусъат меёбад.

Соҳти шеъри ҳичой, ба микдори ҳичоҳо асос гирифтааст. Ада-

ди хичдои байти якум бояд ба байтҳои дуюм, сеюм ва чорум комилан мувофиқат кунад. Масалан, мураббани зерини халкӣ:

Рафтам рохи дуродур,  
Овардам инхоли гул,  
Ин гула кучо монем,  
Дар хавзин Мирағул...

дар шакли ҳафтҳичой эҷод шуда, схеман зеринро дар бар меғирад:

Алади мисраъҳо	1	2	3	4	5	6	7	Алади хичко
1	Раф	там	ро	хи	ду	ро	дур	7
2	О	вар	дам	ни	хо	ли	гул	7
3	Ин	гу	ла	ку	что	мо	нем	7
4	Дар	хав	зи	и	Мир	зо	гул	7

Агар ба ҳандҳои мураббани «Рустамчони чонона» муроҷиат кунем, вай низ айнан ба ҷунин талаби вазни хичои 7 адади пурра ҷавоб медиҳад. Е байти зайлро гирем, ки ҳар мисрааш аз 13 хичо иборат аст:

Чон додаракам, оҳ дилу ҷон додаракам,  
Сандукан сими заргарон додаракам...

Сурудҳон халкӣ, зарбулмасал, чистон ва достонҳои халкӣ бо вазни хичо гуфта шудаанд. Вазни сурудҳои халкӣ «Олуча гули бодом», «Мусичеки бегуноҳ» ва бисъёёр дигар бо мизони санҷиши як байти шеър ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар мисраъҳои 8 хичои байди ҳар 4 хичо ист лозим меояд. Дар назминосӣ онро сукут (сезура) меноманд, ки оҳангӣ муайянӣ шеърӣ ба вучуд меорад. Масалан, парчан зерин, ки аз шеъри ба меҳнат баҳшидан С. Вализода аст, ҳамаи мисраъҳояш 14 хичо буда, дар талафуз бо ист ҳонда мешавад:

Дар давран советӣ / ганчи ҷаҳонӣ, меҳнат,  
Зеби ҳаёту баҳти / меҳнаткашонӣ, меҳнат,  
Меҳнат, аҷаб ширинӣ /, дар дунъё бехтаринӣ,  
Мо мебарем туро пеш /, ороми ҷонӣ, меҳнат.

**Шеъри арӯзӣ** Аరӯз (калимаи арабӣ) ба маъни луғавиаш аз «арз кардан» бармеояд, ба маъни истилоҳиаш ҷунин вазни шеърист, ки дар он на танҳо баробарии миқдори хичкоҳо, балки сифати дарозӣ ва кӯтоҳии онҳо низ ҳангоми талафузашон ба назар гирифта мешаванд. Дар вазни арӯз мисраъҳо агар бо адади хичкоҳо (аз рӯи шумори грамматикиашон) нобаробар оянд ҳам, мөъёнӣ талафузашон бо баробарвазни аинҷом мёబанд. Масалан, дар як байти як мисраъ 9 хичо мисран дигар 10 хичо дошта бошад, дар байти дигар яке — 10, дигаре

11 хичо дорад. Дар холати аввалини мисран 10 хичонро васл до-да күтох карда меҳонанд ва дар холати дуюм мисран 10 хичонро қашиш дода меҳонанд. Масалан:

Тавону бувад ҳар кі доно бувад,  
Ба дониш дили пир берно бувад.

Ин байти машхурни Фирдавсӣ, ки мисран якӯмаш аз рӯи шумори грамматикий 11 ва дуюмаш 10 хичо дорад, бо баҳри мутакориби мусаммани маҳзуф (фаӯлун фаӯлун фаӯлун фаӯл V—V—V—V—) навишта шуда, ба воситан мад қашида ҳондани қалимаи пир дар мисран 2-ум боҳамвазни садо медиҳад. Чунин талаффуз шудани қалимаи пир дар байни мисраъ ду ҳичоро ташкил дода, баробарвазни ҳичоҳоро таъмин намудааст.

Ҳамин тавр, ин ҳусусияти аз ҷиҳати грамматику арӯзӣ тозовут доштани ҳичоҳо ба андозани талаффузи садонокҳо вобастааст. Дар арӯз садонокҳо ба ду гурӯҳ — ба садонокҳон дароз ва садонокҳон күтоҳ, ҷудо мешаванд. Садонокҳон дароз аз овозхон о, ў, и, (и-йи дароз), у (у-йи дароз) ва э; садонокҳон күтоҳ аз овозхон а, и ва у иборат мебошанд. Дарозни күтоҳин ҳичоҳон шеъри арӯзӣ ба мавкеу вазифаи ҳамин садонокҳо асос ёфтааст. Масалан, агар ҳичо күшода буда (ма, ми, мү), дар асоси садоноки күтоҳ соҳта шуда бошад, онро ҳичон күтоҳ меноманд. Агар ҳичо баста буда (аз, из уз) ва ё бо садоноки дароз (мо, мү, мә) соҳта шуда бошад, ҳичон дароз шуморида мешавад. Ми-соли байти Сонб ба ин гувоҳӣ медиҳад:

Дасти ҳар касро, ки мегирӣ дар ин ошӯбгоҳ,  
Бар ҷароғи зиндагӣ дасти ҳимоят мешавад.

Инак, тактен ин байт ба вазни фоилотун — фоилотун — фонлотун — фонлон омадааст:

Дас-ти-ҳар-кас//ро-ки-ме-ги//рӣ-да-рин-о//шӯ-б-гоҳ  
— V — — // — V — — // — V — — // — V —

Бар-ча-ро-ғи//зин-да-ғи-дас//ти-ҳи-мо-ят//ме-ша-вад.<sup>1</sup>  
— V — — // — V — — // — V — — // — V —

Дар ин ҷо ҳичоҳон күтоҳ, ки бо аломати (V) ишора шудаанд, аз ҳичоҳон күшода иборат буда, бо садонокҳон күтоҳ соҳта шудаанд. Дар қалимаи ошӯбгоҳ ду ҳодисаи ба арӯз ҳос ба назар мерасад: 1) ҳичон шӯб аз рӯи қондан грамматика як ҳичо бошад ҳам, вале ба сабаби бо садоноки дарози ў соҳта шудану аз ду тараф ҳамсадо доштанаш бокашиш талаффуз гардида, якуним ҳичоро ташкил медиҳад; 2) ҳичон «гоҳ» ин мисли «шӯб» якунимҳичой аст, вале дар охири мисраъ мавкеъ дорад. Якуним ҳичоҳо дар мобайни мисраъ, ки омаданд (ба мисли «шӯб») — ду ҳичо, яъне як ҳичон дарозу як ҳичон күтоҳро ташкил дода, бо аломатҳон (—V) ифода мешаванд. Агар якунимҳичоҳо дар охири мисраъ оянд (ба мисли «гоҳ») — як ҳичо шуморида шуда, бо аломати тильда (—) кайд мегарданд, ки он ба ҳукми аз як ҳичо дарозтар далолат мекунад.

Хамин тавр, хичохон арўзӣ аз хичохон грамматикий фарқ карда, асосан ба се кисмат таксим мешаванд: 1) хичон кӯтоҳ; 2) хичон дароз ва 3) якунимхичой.

Дар арўзшиносӣ, чунон ки дар боло таъкид ёфт, хангоми тактени шеър (ба хичоҳо чудо кардани мисръҳо) тавофути байни хичоҳо ба тарики зайл ишора мейбад: хичон дароз (—); хичон кӯтоҳ (V); якунимхичо (~).

Бояд дар хотир дошт, ки хичохон кӯтоҳ вобаста ба мавқеи талаффуз баъзан ба хичохон дарози арўзӣ табдил мешаванд. Яъне, хангоми бо зада талаффуз шуданашон бо вучуди шаклан кӯтоҳ будан кашишнок ифода гардида, дар тақтесъ хичон дароз шуморида мешаванд.

Ва-тан-бо // ра-хи-ту // за-мон-ме // ра-вад.  
V — — // V — — // V — — // V —

За-мон-сӯ // йи-бах-ти // ча-хон-ме // ра-вад  
V — — // V — — // V — — // V —

Зи-дил-иш // қи-по-кат // чй-сон-ме // ра-вад  
V — — // V — — // V — — // V —

Ба-ши-ро // ма-дас-тон // ба-чон-ме // ра-вад  
V — — // V — — // V — — // V —

Вазни ин шеър бо вазни мутақориби мусаммани маҳзуф омада, дар ҳар мисран он рукни фаӯлун (V — —) се бор дар шакли солим (V — —) ва як бор дар шакли маҳзуф фаъӯл (V —) таркиб ёфтааст. Ҳодисан мазкур, яъне вобаста ба мавқеи зада бо кашиш хондани хичон кӯтоҳ дар ин порча дар тактени синтагмани ра-хи-ту (V — —) мушоҳида мешавад. Зоро хичохон (-хи-ту) шаклан кӯтоҳ бошанд ҳам, vale бо ду сабаб ин ҷо хичохон дарозро ташкил кардаанд: 1) баъди талаффузи «-хи» (ра-хи) ист карда мешавад, ки ин ҳолат боиси дарозии ин хичо мегардад; 2) калима-хичон «ту» бо сабаби дар охири синтагма («бо раҳи ту») омаданаш задан шеъриро металабад ва ба ин сабаб кашишнок, яъне бафосила талаффуз мешавад.

Кашиш дода ва кӯтоҳ карда хондани шеър дар вазни арўз имола ва заҳф ном гирифтааст. Имола ва заҳф зиёдӣ ё камин як ё ду ҳарф (ҳичо)-ро дар байт дар назар дорад. Ин, албатта, нуқсони шеър (сакта) буда, дар ашъори шонрони гузаштаю ҳозира бисъёр дучор меояд. Дар илми шеъриносӣ, ки мағҳуми сактаҳон малеху қабех дар амал аст, онҳо дар баъзе маврид раво ва ҷоиз дониста шудаанд. Дар ин ҳусус поёнтар дар боби «зинҳоғ» ба тафсил сухан меравад.

Арўз дорон қондаҳон маҳсус буда, дар он вазниҳо гувогун аз сад зиёд аст. Арўз дар асоси вазниҳо хичой ба миён омада бошад ҳам, дар рафти инкишифаш дигаргуниҳо пайдо кардааст. Мо ҳоло мисолеро аз шеъре, ки баробарҳично ҳамвазн аст, тақтесъ мекунем. Тартиб ва миқдори хичоҳон дарозу кӯтоҳи ҳам мисръҳо дар шеъри зерини А. Лоҳутӣ ба тартиб ва миқдори хичоҳон дарозу кӯтоҳи мисран аввали он баробар омада,

дар асоси ҳамон танзиму тартиб дар байтхо такрор шудан ме-  
грианд.

Чунончи:

Нашуд як лахза аз ёдат чудо дил,  
Зихй дил офарин дил мархабо дил.

(Лоҳутӣ)

Дар ин байт ба ғайр аз шумори хичоҳо дар ҳар мисраъ, ки  
Ш-то аст, аз ҷиҳати дарзию қӯтоҳӣ иноз мувофиқати комил до-  
ранд.

V — — — V — — — V — —  
V — — — V — — — V — —

Ин вазни дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф ба руқни ма-  
фойлун, мафойлун, фаӯлун омада аст.

Барон ба тартиб овардани қӯтоҳӣ ва дарозии ҳичоҳон мис-  
рау байт парчаҳон тараниумӣ мадад мерасонанд. Ҳар  
кадоми парчай тараниумӣ бо воситаи аломати / // / ҷудо шуда  
ва ин ҷудошавни мисраъҳо тақтез номиде мешавад. Масалан:

На-шуд-як-лаҳ-за-аз-ё-дат-чу-до-дил  
V — — — // V — — — // V — —  
Зи-хӣ-дил-о-фа-рин-дила-мар-ҳа-бо-дил  
V — — — // V — — — // V — —

Порчаҳон тараниумӣ дар мисраъ **рукиро** ташкил медиҳанд ва  
дар илми назминосии форсу тоҷик бо ҳамин ном ё бо мафху-  
ми ҷамъи калиман руқни — **аркон** маъмуланд.

Руқни — поя (дар назминосии русӣ «стопа»)

Руқни арӯз      воҳиди вазни арӯз аст, ки ҳамчун ҷенаки сан-  
чиши шеъри арӯзиён таъин шудааст. Масалан: мафойлун (V —  
—) руқни ё парчай тараниумӣ аст. Руқни ё «аркони арӯз»-ро  
афоили тафоил ҳам меноманд. Руқниҳо ду навъанд: руқниҳон  
солим ва руқниҳон ғайри солим (музоҳаф), ки аз  
руқниҳон солим гирифта шудаанд. Руқниҳон солими шеъри арӯзӣ  
10 хел мебошанд:

Номи руқниҳо	Схемаи руқниҳо
1. Фаӯлун	V — —
2. Фонлун	— V —
3. Фанлун	V V —
4. Мафъулун	— — —
5. Мафойлун	V — — —
6. Фонлотун	— V — —
7. Мустафъилун	— — V —
8. Мафъулоту	— — V —
9. Майфоналатун	V — VV —
10. Мутафонлун	VV — V —

Вале шаштои ин руқниҳо барон назми форсу тоҷик маҳсус ме-  
бошанд: мафойлун, фонлотун, мустафъилун, фаӯлун, фонлун ва

мафъұлоту. Ин калимах аз решан калимас арабин «фаала» (кор кардан) сохта шуда, ҳамчун руки ҳар яки онҳо сохиби ҳи-  
ҷоҳо дароз ва күтоҳ, ҳиҷоҳо баста ва күшода мебошанд. Так-  
рори як ё чандтои ҳамин рукиҳо барои муайян кардани вазни  
шеъри арўй хизмат менамоянд. Масалан, байти зерин бо 8 бор  
такрор шудани **мафойлун** эчод шудааст:

Агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро,  
Ба ҳоли ҳиндӯаш баҳшам Самарқанду Бухороро.

(Хофиз)

Агар дар ин байт рост омадани ҳиҷоҳо дарозу күтоҳ ва ба  
парчаҳои тараниумӣ ҷудо шудани онро дила бароем, дар ҳар  
мисръ чортой руки **мафойлун** меояд;

А-гар он тур // ки ше-ро-эй // ба даст-о-рад // дил-ли мо-ро  
Ма-фо-й-лун // ма-фо-й-лун // ма-фо-й-лун // ма-фо-й-лун  
V— — // V— — // V— — // V— —

Дар мисран дуюми байт низ ҳамин тарик рукиҳо тақсим шу-  
да, ҳар қадоми ин руки ё ҷузъ аз як ҳиҷон күтоҳу се дароз ибо-  
рат аст. Ин вазиро дар баҳри ҳазаҷ ҳазаҷи мусаммани  
солим мегӯянд. Зоро ки рукин асосин он — **мафойлун** (V—  
—) бетағыир ҳашт бор дар як байт омадааст.

Баъзан, байтҳон шеъри арўй аз рукиҳон гуногун эчод мешаванд. Дар ин ҳолат, ҳар як мисран байт аз афонлҳои ҳархе-  
ла таркиб ёфта, баҳри ғайри солим ба шумор мераравад.  
Вазни арӯз аз ҷиҳати андозаи худ ба 19 гурӯҳи

Баҳрҳои арӯз асосӣ ҷудо мешавад, ки ҳар қадоми он гурӯҳро  
баҳр меноманд. Баҳр ҳурдтарин ҳис-  
сан рукни шеъри арӯй, мизони шеър дониста  
шудааст, ки он аз ҷиҳати соҳти ҳиҷоҳо дарозу күтоҳи худ  
ба ғавъҳон муайян тақсим мешавад. Баҳрҳон маъмултарини  
шеъри тоҷикию форсӣ инҳоанд:

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| 1. Ҳазаҷ.     | 8. Мушокил.         |
| 2. Рамал.     | 9. Ғариф (ё ҷадид). |
| 3. Раҷаҷ.     | 10. Ҳафиғ.          |
| 4. Мутакориб. | 11. Мұchtасс.       |
| 5. Мутадорик. | 12. Сареъ.          |
| 6. Қариб.     | 13. Мұнсараж.       |
| 7. Музореъ.   | 14. Мұқтазаб.       |

Номи ҳар яки ин баҳрҳо, ки аз арабӣ гирифта шудааст, маъ-  
нон лугавии муайян дорад: Ҳазаҷ — тараниуми дилкүшо, суруди  
форам, ғамал — давидан, раҷаҷ — изтироб ва суръат, мутако-  
риб — наздиқшаванда, мутадорик — даръёфтани, музореъ — мон-  
анд, мұchtасс (иҷтос) — аз бех баркандан, мұқтазаб — буридан,  
мушокил — ҳамшаклӣ (бо баҳри қариб) ва гайра. Ағоили (руки-  
ҳон) аслин ин баҳрҳо ба тарни зерин аст:

- Хазач:  
Мафойлун // мафойлун // мафойлун // мафойлун  
V — — — // V — — — // V — — — // V — — —
- Рамал;  
Фонлотун // фонлотун // фонлотун // фонлотун  
V — — — // — V — — // V — — — // — V — —
- Рачаз:  
Мустафъылун // мустафъылун // мустафъылун // мустафъылун  
— V — — // — V — V — // — V — — // — V — —
- Мутакориб:  
Фаўлун // фаўлун // фаўлун // Фаўлун  
V — — — // V — — // V — — // V — —
- Мутадорик:  
Фонлун // фонлун // фонлун // фонлун  
— V — — // — V — — // — V — — // — V — —
- Кариб;  
Мафойлун // мафойлун // фонлотун  
V — — — // V — — — // — V — —
- Музорэз:  
Мафойлун // фонлотун // мафойлун // фонлотун  
V — — — // — V — — // V — — — // — V — —
- Мушокил:  
Фонлотун // мафойлун // мафойлун  
— V — — // V — — — // V — — —
- Гариф (ё чадид):  
Фонлотун // фонлотун // мустафъылун  
— V — — // — V — — // — V — —
- Хафиф:  
Фонлотун // мустафъылун // фонлотун // мустафъылун  
— V — — // — V — — // — V — — // — V — —
- Мучтасс:  
Мустафъылун // Фонлотун // мустафъылун // фонлотун  
— V — — // ~ V — — // — V — — // — V — —
- Сарэз:  
Мустафъылун // мустафъылун // мафъүлоту  
— V — — // — V — — // — V — —
- Мунсарех:  
Мустафъылун // мафъүлоту // мустафъылун // мафъүлоту  
— V — — // — V — — // — V — — // — V — —
- Муктазаб:  
Мафъүлоту // мустафъылун // мафъүлоту // мустафъылун  
— V — — // — V — — // — V — — // — V — —

Гайр аз ии баҳрҳо боз панҷ баҳри дигар ҳаст, ки онорро «баҳрҳои панҷгонаи маҳсуси араб» меноманд. Дар назми форсу тоҷик ии баҳрҳо ҷандон истеъмод надоранд. Масалан: баҳрҳои тавила, мадид, басит, воғир ва комил.

**Баҳрҳои солим ва ғарӣ** солим ва гайри солим мешаванд. Панҷ баҳри солим инҳоянд: ҳазач, рамал, рачаз, мутакориб ва мутадорик. Руҳҳои шеърӣ, ки на аз рӯи мисраъ, балки аз рӯи байт ба ҳисоб гирифта мешаванд, номҳон **мусамман** (ҳаштгона), **мусаддас** (шашгона) ва **мураббабъ** (чоргона)-ро гирифтанд. Яъне, ба ҳар мисран шеър, 4, 3 ва 2 афон рост меоянд.

Масалан, бо ҳазачи мусаммани солим байт ба вазни зайл эчод мешавад:

Мафойлун мафойлун мафойлун  
Мафойлун мафойлун мафойлун мафойлун  
V — — — // V — — — // V — — — // V — — —

Ҳазачи мусаддаси солим аз шаш руки сохта мешавад:

Мафойлун мафойлун мафойлун  
Мафойлун мафойлун мафойлун  
V — — — // V — — — // V — — — // V — — —

Ҳазачи мураббани солим, ки чор руки дорад, ин тарик аст:

Мафойлун мафойлун  
Мафойлун мафойлун  
V — — — // V — — —

Ба гайр аз 5 баҳри солим, ки соҳиби вазнҳон аслианд, 9 баҳри дигар (аз 14 баҳри маъмул) бо тағыироти рукиҳон аслӣ соҳта мешаванд. Баҳроҳон қариб, музореъ, мушокил, гарив (ҷадид) ҳафиғ, мұchtass, сареъ, мұnsареҳ, мұktазаб вазнҳон солим надоранд ва ҳамаи онҳо аз вазнҳон фаръи таркиб ёфтаанд. Вазнҳо еро, ки бо мадади рукиҳон соҳта пайдо мешаванд, баҳроҳон фаръи меноманд. Чүнөнчий, соҳти яке аз рукиҳон музореи мусамман:

Мафъұлу фонлотун мафъұлу фонлон  
— — V // — V — — — — V // — V —

Чүнин ном гирифтааст: музореи мусаммани ахраби максур ва монанди инҳо.

Зихоф (калимаи арабист) ба маъниони лугавиаш нарасидани тир ба нишон ё аз асл дур шудан аст. Дар назминоси ин истилоҳ ғашили ҷамъаш азоҳиф ё зихофот маъмул буда, тағыироти ағойлҳон (рукиҳон) баҳроҳон арӯзро дар назар дорад. Дигаргуншавии рукиҳо (зихоф) чи дар назария ва чи дар амалиян арӯз раво хисоб ёфтааст. Тағыироти рукиҳо дар ҳамаи 14 баҳри арӯзи аҷам (форсу тоҷик), яъне ҳам дар баҳри солим ва ҳам дар баҳри гайри солим мушоҳида мешавад. Ба воситан амалиёти гуногуни зихофот то 90 рукиҳон гуногун хосил мешаванд. Классикони форсу тоҷик баҳроҳон арӯзро хеле нуктасаиҷона кор карда баромадаанд.

Дар баҳроҳон солим, аз рукини аслии «фонлотун» (— V — —) ду ҳарфи охирини «ун» партофта шавад, «фонлот» бокӣ мемонад, ба чои ҳарфи «т», ки ҳарфи «н» гузошта шуд, «фонлон» (— V —) хосил мешавад. Аз «мафъұлоту» (— V — V) ҳарфи охирини «у» партофта шавад, «мафъұлот» (— V —) мемонад. Ба чүнин зихоф номи максур (аз решани калимаи арабӣ «қаср») дода шудааст, ки маъниин «күтоҳ кардан» дорад. Баъзан тағыи-

рот бо илован ҳарфҳо қайд гардидааст. Масалан, ба рукии «мустафъилун» (— V —) як ҳичо «от» ҳамроҳ кунем «мустафъилотун» (— V —) ҳосил шуда, як вазн зиёд мегардад. Ба «мутафоилун» ҳичон «ат» илова гардад «мутафоилатун» мешавад. Чунин афзудани як ҳичон дароз дар илми арӯз мураффал ном дорад. Ин зихоф асосан дар баҳри комил ва раҷаз истеммол мешавад.

Зихофҳо мувофиқи ҳусусиятҳои тағтирпазирниашон бо номҳои максур, маҳбун, маҳзуф, мачбуб, аҳтам, мақбуз, ахраб, макфуф, машкул, мусаббаг, матвӣ, мактӯъ, манхур, маҳзуфи маҳбун ва гайра маълуманд. Ҳамин тарик, баҳрҳон солиму гайри солим аз 8 то 13 ва аз он зиёд ҳам зихоф доранд. Барои мисол схеман зихофи яке аз баҳрҳоро дар ин чо меовarem.

### 1. Баҳри ҳазаҷ ва зихофон он

№№	Номи зихоф	Хонда мешавад	Схеман рукиҳо
1.	Мусаббаг	Мафойлон	V — ~
2.	Макфуф	Мафойлу	V — V
3.	Макбуз	Мафойлун	V — V —
4.	Ахраб	Мафъӯлу	— V
5.	Маҳзуф	Фаулун	V —
6.	Максур	Фаулон	V — ~ ва гайра.

Ҳамин тавр, аз рукии ҳазаҷ, ки афоили аслии он **мафойлун** (V — —) аст, 12 зихоф ба вуҷуд омада ва ҳар яки он номи муйяндорад; мусаббага, макфуф, макбуз, ахраб, маҳзуф, максур ва гайра. Вале вакто ки тағтироти афоилҳо бо якчанд рукиҳон гайри солим таркиб мейбад, номи онҳо ҳам мувофиқи он мураккабтар мегардад. Масалан:

Ҳазаҷи мусаммани макбузи макфуфи максур:  
Мафойлун мафойлу мафойлун мафойл  
V — V — // V — — V // V — V — // V — ~

Ҳазаҷи мусаддаси ахраби макбузи маҳзуф:  
Мафъӯлу мафойлун фаулун  
— V — V — V — —

Ҳазаҷи мураббаъи ахраб:  
Мафъӯлу мафойлун  
— V // V — —

Ҳамин тарик, дар **баҳри рамал**, ки афоили он фоилотун (— V — —) аст, низ якчанд зихоф ташкил мейбад: **мусаббаг** (фоилотон — V — ~), **макфуф** (фоилоту — V — V), **машкул** (фаилоту V V — V), **маҳзуф** (фоилун — V —), **максур** (фоилон — V ~), **маҳбун** (фоилотун VV — —).

Баҳри раҷаз (мустафъилун — V —) зихофон **матвӣ** (муфтайлун — V V —), **маҳбун** (V — V —), **мактӯъ** (мафъӯлун — —) ва гайра дорад.

**Бахри мутақориб** (фаўлун V— —) зиҳофҳон **маҳзуф** (фа́л V—), **мақсур** (фаўл V ~) ва дигарҳо дорад.

**Бахри музореъ**, ки аз рукиҳон мағойлун (V— — —), фоилотун (— V— —) ҷборат буда, дар як байт ин ҳар ду ҷаҳор бор тақрор мешавад, чунин зиҳофҳо дорад: аз мағойлун зиҳофҳон **аҳраб** (мағъӯлу — — V) ва **макфуф** (мағойлу V — — V) ва аз фоилотун зиҳофи **макфуф** (фоилоту — V — V), **мақсур** (фоилот — V ~), **маҳзуф** (фоилун — V —) таркиб меёбанд.

**Бахри мунсаҳеъ**, ки аз ҷаҳор бор тақрор шудани «мустағъылун» (— — V —), «мағъӯлоту» (— — — V) дар як байт ҷборат аст, дар зиҳофи мустағъылун зиҳофи **матвӣ** (муфтаилун — V V —) ва дар зиҳофи мағъӯлоту зиҳофи **матвӣ** (фоилоту — V — V), **мачдӯъ** (фоъ ~) ва **манхур** (фаъ —) дорад.

Дар бахри хафиғ, ки аз тақрори рукиҳон «фоилотун» (— V — —) ва мустағъылун» (— — V —) байт ташкил меёбад, зиҳофҳон гуногун ҷида мешаванд. Зиҳофи фоилотун **маҳбуни мақсур** (фаилон V V ~), **маҳбуни маҳзуф** (фаилун V V —), зиҳофи мустағъылун **маҳбуни** (мағоилун V — V —) мебошад ва монанди инҳо.

### III. КОНУНИЯТИ ЙНКИШОФИ АДАБИЁТ

#### I. МАФХУМИ ПРОЦЕССИ АДАБИ ВА АНЬАНАЮ НАВОВАРИ

Процесси адаби Процесс ба мафхуми лугавиаш чараён, рафту равиши иникишофи ягон вокеаю ходиса ё ивази пайпаи ягон вазъияту ҳолат мебошад. Ба мафхуми истилохиаш аксар ба истеъмоли процесси эҷодиёти бадей — процесси табаддулоти мазмуни ҳаёт ба мазмуни бадей мебошад. Зоро ҳаёт дар адафиёти бадей ба шакли инъикосшуда мепардозад. Ба қавли К. Паустовский, процесси эҷодӣ дар маҷрои таровишаши «сифатҳои нау пайдо карда, мураккабу гани мегардад».

Процесси адабии эҷодӣ мазмуну моҳияти санъату адабиётро ташкил намуда, мақсаду нияти онро ифода мекунад. Мазмуну моҳияти адабиёт, ки дар зими воқеяни зиндагист, сарчашман ҳаракати адабӣ дониста шудааст.

Ҳар як давр соҳиби як ҳудуди таъриҳист — ҳоҳ вай ба замони пеш аз Революцияи Октябрь ва ҳоҳ байди он мансуб бошад. Барон мисол агар дур нарафта, процессҳои адабии давраҳои эҳъё (асрҳои 15—16) ва маорифпарварии (асрҳои 17—18) дар Европаю Россия гирен, ё ба давраҳои адабиёти ҳунармандӣ (асрҳои 16—18) ва маорифпарварии (асри 19 ва ибтидойи асри 20) тоҷик муроҷнат намоем, қаробати байзэ ҳислатҳои процесси адабии давраҳои мазкур бо ҳусусиятҳои хосаш равшан ҳис мешавад.

Бояд гуфт, ки процесси адабии ҳар як даҳсолаи байди революцияи Октябрь дар СССР бо тараққии беназиру аҳамияти ҷаҳониаш, бо таъсиру иуфузаш ба оламиён ва ба маданияту адабиёти китъаҳо фазилати бехамто дорад. Ин ба сабаби барҳам ҳӯрдани истиқомор ва зиддиятҳои синфи, дар айни замон мухайӣ шудани шароитҳои баробарни бародарӣ ва дӯстии мӯносибати интернационалии байни ҳалқу миллатҳои Иттифоқи Советӣ имконпазир гардид. Ба қавли К. Маркс, барон нашъӯнамои санъату адабиёт ҳамон заминан иҷтимоӣ мусоид аст, ки вай, ташаккулу боигарии моҳияти ҳақиқии иносиро таъминӣ карда метавонад. Дар он ҷо, ки санъату адабиёт, осори бадель аз ҷаҷмани ҳаёти оммаҳои ҳалқ ҷо ҳӯрда, кувван мальавӣ-эстетикии санъаткор сарфи манғиати муздуруи гардид, нумӯю нероӣ процесси адабӣ шубҳонпазир аст.

Вале ҳар як марҳалаи таъриҳ такрор нашавандаст. Афкору ҳҳосси одамоне, ки дар ин ё он марҳала ба як шаклу мазмуни

муайян ташаккул ёфтааст, дар мархалан дигар айнан такрор намегардад. Ин ба мисли даврахон бачагию наврасай ва чавонни инсон аст, ки дар хар гардиши айём завқу ҳаваси одамӣ ба хар ранг сурат мегирад. Бинобар ин боингарии моҳияти ҳақиқии инсон, ки Маркс гуфтааст, ҳаминро мадди назар дорад: ба чӣ андоза мардум ҳамаи сарвати маънавии дар зарфи асрҳо гуншуда ва дар асарҳон бузурги санъат ҷамъбости бадей ёфтари бевосита азҳуд кардаанд.

Ба ҳамин тарик, хар як қадаме дар ҳаракати пешравии адабиёти ҷаҳон боиси вусъат ёфтани ва амиқ гардидани нумӯи манзараҳон олам аст, ки бо сехри сухан ба қалам меояд. Санъати реализми социалистӣ — ифодани бадени ҷомилтарину тавонҷотарини ҷаҳони пешқадам буда, коммунизм, чун максади начиби башарият дар перспективи революционӣ нишон додани ҳаётро металабад.

Проблемани қаҳрамонии мусбат, ки дар адабиёти реализми социалистӣ ба тарзи нави бадей ҳалли ҳудро ёфт, фаъолияти шурунан санъату адабиётро дар тарбияи шаҳс, дар ташаккуни олами рӯҳи инсон ҳеле баланд бардошт. «Ҳамаи мо диди истодаем, ки,— гуфта шудааст дар Пленуми июни КПСС (1983),— ба андозаи баланд шудани савии маданияти ҳалқ таъсири санъат ба ақлу дили мардум пурзӯр мешавад. Бо ҳамин имконияти даҳолати фаъолонаи вай ба ҳаёти ҷамъият меафзояд. Аз ин рӯ масъулияти ҳодимони санъат барои он, ки яроқи тавонони дасташон ба кори ҳалқ, ба кори коммунизм хизмат мекунад, ҳеле зиёд мешавад»<sup>1</sup>.

Адабиёти нави советӣ аз мәбдан пайдоши ҳуд ба таълимоти марксизм-лениннизм онд ба мероси маданий истинод дошта, таърихи нави зиндагӣ ва санъату адабиётро чун як даврони (эпоҳаи) наубуниёд ва синтез (имтизоҷ) ба назари ҷэътибор гирифт. Ин буд, ки синтези намунаҳои бехтарини осори классикону муосирон, синтези давраҳои гуногуни таъриҳҳо, синтези воеаҳо, синтези санадҳои гузаштаю ҳозира дар кӯшиши санъаткорони советӣ ба як тамоили инкишофи процесси адабиёти советӣ ба минён омад. Ҳамаи адабиёти сермиллати Ватан дар ин роҳ саҳми арзанда гузашта, боиси равнавақу ривоҷи адабиёти ягонаи бошану шукурӯи советӣ гардиданд.

Таърихият, «робитан замон», алоқаи наслҳо — мазмуни асосии адабиёти ҳалқҳои СССР шуда, унсури шеърнияти онро ташкил доданд. Давраҳои гуногуни ҳаёти ҳалқи советӣ — давран панҷсолаҳои аввалини социалистӣ, давран ҷангӣ Бузурги Ватанӣ, давран осоништа — аз соли 1945 инҷониб, марҳала ба марҳала ҷавонони ҶҶДКорро тарбия карда ба камол расониданд, ки нағояндагони ҳар яки ин насл кору кирдор, рафттору атвор ва вазифаю ҳунармандии кӯҳансолонро бо сарбаландӣ ва масъулияти партияю комсомол гардиданд.

Аз ин ҷо, ки образҳои баркамол на танҳо дар саҳифаҳои

<sup>1</sup> Газ. «Тоҷикистони советӣ», 16 июни 1983, саҳ. 2.

осори классикони адабиёти советӣ М. Шолохов, Л. Леонов, А. Твардовский, Н. Тихонов, Н. Островский, К. Симонов, С. Айнӣ, А. Лохутӣ, М. Турсунзода, Р. Гамзатов, Э. Межелайтис, Ч. Айтматов, Д. Күгультинов, М. Карим, М. Миршакар, Ч. Икро-ми, Р. Чалил, С. Улугзода ва баше дигарон мушоҳид мешаванд. ҳозираи пурҷӯшу хурӯш, замони электроникаю кибернетика ва Образдои тоза ба тозаи ҷавонони боғайрату соҳибчадали замони космонавтика, замони азҳудкунни боигарихои бенитихои зеризамини Сибирь, нохияҳои Ғайрисиёҳзамин, Бешкент, иншоотҳои азими мамлакат — БАМ, «Атоммаш», КамАЗ, ГЭС-ҳои Нораку Роғун ва дигарҳо дар шеъру достонҳо, очерку ҳикояҳо ва повесту романҳои Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Юрий Рытхеу, Олжас Сулаймонов, Зулфия, Чингиз Айтматов, Мӯъмин Каноат, Лоник, Кутбӣ Киром, Гулруҳсаор Сафиева, Фазлиддин Мухаммадиев, Юсуфҷон Акобиров, Муҳиддин Ҳочаев, Сорбон ва як зумра қаламкашони ҷавонтар тасвири ҳаккӣ мебанд.

Сарчашини ҳаракату равнақи процесси адабӣ дар алокан мураккаби байни якдигарии адабиёту воқеяят, санъату ҳақикат маскан гирифтааст. Шаклҳои мухталифи рӯзгор ва паҳлаҳои рангини ҳаёт — гузаштаю ҳозира ва оянда доимо ҷашм дошти ҳар як санъаткор аст. Меъёру мизони маънавиёт ва ҳусниёти ҳар як образро рафтори ҷасурона ва амалиёти қаҳрамононаи ўбаҳри бурдубори умум, баҳри татбиқу тасдиқи идеалҳои социалистӣ ва ватандустӣ муайян менамояд.

Замони пурмавҷу пурталотуми ҳозира, ки бо суръати тез ба қуллаҳои баланди революцияи илму техника (РИТ) ва азҳудкунни комп'ютерҳо<sup>1</sup> ҷараён дорад, муборизан идеологиии ду система — социализму капитализм тундтар шуда истода, ҷангҷӯни империалистӣ бо дӯгу дасисан оғози ҷангӣ термо-ядрӣ ба зиндагии кураи арз таҳдид меоваранд, эҷоди образи қаҳрамони мусбат боло ҳам мураккаб мегардад. Ин образ бояд ё бо тамоми сӯзиши дил, бо камоли завки одамдустӣ ва накӯкорӣ нисбат ба беадолатиҳо оштинопазир бошад, ҳамчун гражданини фаъолу ташаббускор иштирокчи навсозидон ҷаҳон бошад.

«Ҳамаи асарҳои беҳтарине, ки,— гуфта шудааст дар Пленуми апредии (1985) КМ КПСС,— адабиёту санъати советӣ оғаридаанд, ҳамеша бо корҳои асосӣ ва ғамхории партия ва ҳалқ зинҷ алокаманд буданд. Шубҳае нест, ки вазифаҳон наве, ки ҳақикати ҳаётни социалистиро таравонум менамояд, сазовор инъикос мебанд»<sup>2</sup>.

Ин талабу тақозон замон ба максаде тавсия шудааст, ки санъату адабиёт ҳамчун шакли шуури ҷамъияти дар задухурӯҳои синфи иштироки бевосита доранд. Ҳозир ки адабиёти реакционӣ бо сардории мафкурабардорони империализми Америкаю Англия ба воситан машинан нобакори ташвиқоту тарғиботи худ

<sup>1</sup> Ком'ютер — машинаи электронни хисоббарорӣ.

<sup>2</sup> Материалҳои пленуми Комитети Марказии КПСС (23 апреля соли 1985). Душанбе, 1985, саҳ. 23.

бар зидди коммунизм изтиробе ба миён оварда, бо мугамбирию каззоби фикру зикри мардуми авомро ба ҷараёни ҷаиги зидди социализм равона сохтанист, роли адабиёти советӣ дар мубориза боз ҳам чиддӣ ва ҳамлаовар ҳоҳад шуд. Адабиёти сермилати советӣ қодир аст, ки ба ҳар гуна гаразҳои зиддихалкӣ ва зиддисоветӣ зарбаҳои ҷонкоҳ занад ва дар мусобиқаҳои эҷодии байни адабиёти пешқадами ҷаҳон пешоҳангнишро сабит намояд.

Нависандагони буржуазӣ ва мактабу равияҳои адабиёти буржуазӣ якҷоя бо як идда «советишиносҳо» ба ғояҳои иртиҷои, ҷаигҷӯй, ирқпарастӣ ва ғояҳои зидди одобу одамнӣ хизмат расонида, дар қӯшиши беътибор кардани адабиёти реализми социалистӣ ва принципҳои асосии эҷодии онанд.

«Адабиёти реализми социалистӣ принципҳои озодии ҳалқҳоро аз ситами иҷтимоию миллӣ ҳифз карда, идеяҳои сулҳ, инсонпарварӣ ва прогресси ҷамъиятиро мудофиа намуда, ташаккулу тараккиёти ҷаравӣҳои пешқадамро дар адабиёти ҷаҳон, маҳсусан, дар маданияти бадени мамлакатҳои тараккиунанда дастгирӣ мекунад. Таҷрибан рӯдии адабиёти реализми социалистӣ барои нависандагони пешқадами дунъё, адабиётҳои ҷаҷони мамлакатҳои тараккиунанда, ки ҷӯёни роҳҳои идроқи бадени воқеиятанд, таҷрибан пуркиммат аст»<sup>1</sup>.

Ба ҳамин тарик, процесси эҷодиёти бадей мураккаб аст. Дар он на факат тафаккури инсон, балки ҳамаи қобилияти рӯҳи ўиштиrok мекунад. Вазифаи ҷаҳонбиини санъаткор дар процесси эҷодиёти бадей аввалин азалист. Зоро дар осори санъату адабиёт тарафҳои ғуногуни оламу одамшиносии эҷодкор, яъне назари маънавӣ, сиёсӣ, динӣ ё атеистӣ ва фалсафии ўхамвора бо диди эстетикиаш ифода мегардад.

Роли ҷаҳонбии дар эҷодиёти бадей дар замони ҳозира, ки муковимати ду системи иҷтимоӣ-сиёсӣ ва муборизаи идеологӣ пуршиддат давом дорад, хеле баланд аст; санъаткорон ҳоло бояд «ба шакли соддлю фахмо ва бозъти мондона ба ҳалқҳон тамоми олам ҳакиқати соҳти социалистӣ, афзалияти он, сиёсати сулҳпарваронан мамлакати моро ба онҳо расонанд»<sup>2</sup>. Дар ин вазъияти санчиши азими вичдон, суханивар наметавонад ба саволе, ки М. Горький дар солҳои сӣ дар муроҷиати ҳуд ба эҷодкорони дунъёи мутараккӣ гузошта гӯфта буд: «Шумо, «устодони маданият», бо кӣ шарик ҳастед?», ҷавоб нағӯяд.

Ҳамин таъар, назари эстетики ба эҷодиёти таъсири бевосита дорад. Рафту равиш ва аломату нишонаҳои рӯҳи он (эҷодиёти) бо ин дидаварӣ пайвастаанд. Бедарак нест, ки равияни санъат ҳамеша соҳиби барноман эстетикии ҳуд ба эҷодкорони дунъёи мутараккӣ гузошта гӯфта буд: «Шумо, «устодони маданият», бо кӣ шарик ҳастед?», ҷавоб нағӯяд.

Эстетикаи марксистӣ-ленини принципҳои партиявият, синфињат ва ҳалқиятиро пеш ронда, тамоми фъолияти санъаткоронро ба мароми инсонпарварӣ, ватандӯстӣ ва интернационализм хидоят мекунад. Бар акси эстетикаи буржуазӣ, эстетикаи марксис-

<sup>1</sup> Храпченко М. Б. Горизонты художественного образа. М., 1982, стр. 106—107.

<sup>2</sup> Горизонты публицистики. «Правда» (сармакола), 1983, 17 сентябрь.

түйленин озодин ҳақиқии эчдокорро пеш ронда, на ии ки шаклу жанру сюжет ё усулу услугубро ба гардани ў бор намекунад. Ҳатто дар интихоби мавзӯй ва инъикоси проблемаҳо нависандагони мо мувофики завқу ҳоҳиши худ амал менамоянд. Аммо ин чунин маъни надорад, ки ҳар ки ҳар чий ҳоҳад мегӯяд ва менависад. Мөнгияти даъвати Партия аз ҳамин иборат аст, ки фаъолияти эчдин санъаткорон бояд ба самти тараққиёти бадени инсоният ва ояндан дураҳшони ў раҳсипор бошад. Адабиёт водор аст, ки доимо ҳамсадон талабот ва завқу салиқан оммаи ҳалқ бошад. Беш аз ин адабиёт бояд ба ҷиддитарии масъалаҳои ҳаёт қобилияти ҷавоб додан дошта бошад, дараҷаи фаъолият ва қайфияти зиндагии ҷамъиятро дастгирӣ кунад ва шахсро рӯхбаланд намояд. Маҳз бо ҳамин ҳусусиятҳои худ Едигей аз романи Чингиз Айтматов «Дуроҳан Буронӣ» (ва аз қари ҳам тӯлонитар буд он рӯз), Бачана аз асари Нодар Думбадзе «Қонунияти абадӣ», як зумра қаҳрамонони романҳои В. Быков, И. Герасимов, И. Мележ, С. Залыгин, Д. Гранин, Мирзо Мурод аз романни М. Ҳочаев «Об — рӯшной», Аивар аз романни Ю. Акобиров «Норак» хонандагонро ҷалбу ҷазб мекунанд. Ин қаҳрамонон, пеш аз ҳама, ҳудро дар соҳаи асосии ҳаётни иҷтимоӣ — дар фаъолияти меҳнатӣ зоҳир менамоянд. Олитарии сарвоти маънавии ин қаҳрамонон — тантанаи кору вазифаи ба онон супурдашудааст. Саъгу қӯшиши ҳар як санъаткори масъулӣятинос бояд ба инъикоси чунин образҳо равона шавад. Ииро карорҳон Пленуми июнни (1983) ва апрелии (1985) КМ КПСС тақозо мекунад.

**Анъана ва навоварӣ** ду тарафи процесси адабиест, ки ба таври диалектикаи бо ҳам пайванланд. Анъана ва навоварӣ, чун яке аз проблемаҳои муҳимми эҷодиёти бадей мачмӯн чунин масъалаҳо — санъату маҳорат, шаклу мазмун, метод ва приёмҳо, забону услугуб, ҳусусиятҳои миллӣ ва интернационалистии тафаккури эстетикий ва ғайраро дар бар мегиранд.

Анъана ба маъни луғавиаш — таҷриба ва расму қоидаҳоест, ки аз авлод ба авлод ва аз насл-ба насл ба давраҳои таъриҳии минбаъда мегузаранд. Дар *истилоҳ* анъана ба маънни мероси адабӣ ё меросбарӣ (преемственность) кор фармуда мешавад. Анъана дар ҳар замони таъриҳӣ ҳусусиятҳои идеявӣ-эстетикий, принципҳои тасвири воқеяят, колорити миллӣ ва методу услуби бунъёдкардагиашро ба ояндагон бокӣ мемонад.

Навоварӣ «нав ва бой гардидани мазмуну шакли асарҳои адабиёту санъат, вобаста ба талаботи ҳар давраи нави иҷтимоӣ нав ва ғайр гардидани восита ва тарзи усулҳои тасвири бадей, идеали эстетикии санъаткор, нав шудани қаҳрамон ва фикру ақидаҳои ў, ҷорӣ шудани афкору ғояҳои пешқадаму мутаракқӣ, ба вучуд омадани методу ҷараёнҳои тозаи адабӣ ва ғайра мебошад»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Шукуров Муҳаммадҷон, Акбаров Юсуф. Анъана ва навоварӣ. Душанбе, 1976, саҳ. 3.

Анъанаҳо ду хел мешаванд: пешқадам ва иртичой (реакционий). Анъанаи пешқадами әдабӣ ҳамеша ба қонунияти устуори зиндагӣ ва ахлоқу одоби умумииносӣ ҷавоб дода, бо тамонли (тенденцияи) ҳалкиаш ба манфиати мардум нигаронида шудааст; вай, ба дилҳо балвои озодию ҳақиқатҷӯй меангезад. Чунинанд ҳусусиятҳои неки эҷодиёти лирикии Ҷӯдакӣ, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, ақидаҳои инсонпарварии Носири Хисрав ва Низомии Ганҷавӣ, рубонёти зиддиинию оптимистонаи Ҳайём, панду андарзи Саъдӣ, лирикии ишқии ошӯбгаронаи Хоғизу Қамол ва Ҳилолӣ, осори баландпарвози Ҷомио Сайдо, гояҳои маорифпарварӣ ва ҳақиқатнигоронаи Дониш ва Шоҳин, инчунин эҷодиёти романтикӣ ва реалистии танқидии Пушкину Гоголь, Лермонтову Некрасов, Л. Толстой, Салтыков-Щедрин, В. Короленко, А. Чехов ва дигарон.

Анъанаи иртичой аз банду қайди романтизми пассив, гояҳои ақибмонда ва аз ақидаҳои дину илоҳипарастӣ берун набаромада, асири тавсифу тамҳиди шоҳу шоҳзодагон ва мансабдору сарватмандон мебошад. Ин гуна анъана умедҳои ояндаи одамиро бо тақдирӯ сарнавишт пайваста, ўро аз муборизаи синифӣ ва талоши ҳукукҳои оддии гражданиаш боз медорад.

«...Аз хотир фаромӯш кардан мумкин нест, ки,—гуфта шудааст дар маърӯзан оид ба шастсолагии СССР,—дар мероси маънавӣ, анъанаҳо, дар машшати ҳар миллат на факат чизи хуб, балки чизи бади умраш ба оҳиррасида ҳам ҳаст. Аз ин ҷо боз як вазифа ба миён меояд, ки ин ҷиҳатҳои бадро ба ҳоли ҳуд намонда, балки аз ҳамон он ки қӯҳна шудааст, ба нормаҳои ҳаётӣ умумии советӣ, ахлоқу одоби социалистӣ, идеалҳои коммунистии мо муҳолиф аст, ҳалос шавем!»<sup>1</sup>.

Сарватҳои маънавие, ки инсоният дар зарфи асрҳо оғаридааст, аз як тараф, бонси эҳсосу идроқи навигарии акнун тавлид ёфта тадриҷан шакл гирифтанистода мегарданд ва донраи фахмишу салиқаи эстетикаи одамонро вусъат медиҳанд, аз тарафи дигар, омили муҳимми прогресси маънавии наслҳои оянда мешаванд. Факат заҳираҳои дониши пешқадами гузаштагон, ки ба мо чун гавҳари бебаҳо мерос мондаанд, ба нависандагон медиҳанд, ки сухани тозае ба майдон оварад. Аниқ фахмидани воқеаю ҳодисаҳои ҳозирзами, ба таври танқидӣ азҳуд кардани анъанаҳои гузашта дар шароитҳои нави зиндагӣ ба рӯи санъаткор дару дарвозаи навовариро мекушояд.

Ҳамин ҳусусиятҳои неки анъанаҳои пешқадамро дар ҳаётӣ маънавию маишӣ ҷамъият ба назар гирифта, шоири маъруфи советӣ навиштааст; «Анъана дар навбати аввал ҳамин аст, ки аз санҷиши замон ва интихоби табии гузашта, бутуну (яклухту) зинда ба дasti мо омада расидааст. Навоварӣ бошад, идомаи анъана ба пеш аст. Навоварӣ ҳам ҷиҳатҳои хубашро ба авлод-

<sup>1</sup> СССР шастсола шуд. Душанбе, 1982, саҳ. 10.

хон мо бокй гузашта, дар навбати худ ба анъана табдил ме-  
ёбад»<sup>1</sup>.

Инак, анъана воситаест, ки алоқан адабиёти гузаштаро бо  
адабиёти имрӯза, адабиёти мусирро бо оянда мепайвандад.  
Ин пайванди ба тарики муносибати падарону фарзандон амал  
мекунад, ки яке бе дигаре вучуд надорад. Вале вазифан фар-  
зандон ба донишу таҷрибаи калонсолон ба такозон замони худ  
денишу малака зам кардан аст.

В. И. Ленини навиштааст: «Мо назар ба падаронамон бехтар  
мубориза мебарем, фарзандонамон боз ҳам бехтар мубориза  
мебаранд ва ғалаба мекунанд». Ҳангоми мулокот бо ветеран-  
ҳои Партия дар КМ КПСС, ба ин суханони В. И. Ленин исти-  
нод карда, ҳаққонӣ гуфта шуд: Наслҳон нав, ҳар яке «...ногузир  
ба таҷрибаи насли пешина тақъя карда, дар фаъолияти эҷодӣ  
усулу воситаҳои навро ҷорӣ намуда, ба шароиту вазъияти за-  
монаш худро мувофиқ қунонда, оламро ба тарзи худ тақдир ва  
дарк мекунад»<sup>2</sup>.

Дарки санадҳои нави рӯзгор, ба шаклҳои тоза қашф карда-  
ни мазмуну маънои он ва ҳалли муаммоҳои бапеш омада — да-  
вому тараққии анъанаҳост, ки роҳнамуни навовариҳо мешаванд.  
Дар соҳаи санъату маҳорат, ҷидду ҷаҳди ҷавонони эҷодкор,  
дар кори табаддулоти бузурги ҳаётро бо либоси ба он мувофиқ  
пӯшондан, яъне бо забони возеҳ ва воситаҳои нави тасвири ба-  
дей баён кардан — аз такопӯ ва ҷустуҷӯҳои тоза ба тозаи онон  
шаҳодат медиҳад.

Нависанда чӣ қадар бузург бошад, ҳусусиятҳои навии ҳам  
дар эҷодиёти ў ҳамон қадар назарнамо ва мӯътамад аст. Яъне,  
навигарии шаклу мазмуне, ки ба талаботи замон ҷавоб ме-  
диҳанд, маҳз ба рӯҳи ҳамин давр муносиб омада, идеяи вайро  
ифода менамоянд. Вале навоварии эҷодиёти бадей набояд ба-  
рои суханвар мақсади ягона шуда монад. Нав бояд аз кӯҳ-  
на фарқ қунад ва аз он бехтар бошад, дар акси  
холаҳамияташ гум мешавад.

Масалан, адабиёти классикии рус дар асри XIX бо ғояҳои  
пешқадаму революциониаш ва санъаткории беназираш эътиро-  
фи ҷаҳон гардид. Адабиёти тоҷик низ дар асри XIX хеле анъа-  
наҳои неку пешқадам пеш овард. Саҳми назарписанди он факат  
аз тасвиркорӣ, забону услуби зебо иборат набуд. Намунаи  
ашъори зарифу нағисро нуктасанҷони асрҳои X—XV (аз Рӯ-  
дакӣ сар карда то Ҷомӣ) ба мо мерос мондаанд. Ин дар шаклу  
намудҳои наву тоза дар асрҳои сонӣ идома ёфт. Вале дар асри  
XIX ғояҳои инсондӯстии ватанпарварӣ, тарафдории ҳалқ ва аҳ-  
ли меҳнат, идеяҳои тақиди ҷиддии соҳти ҷамъиятӣ ва ислого-  
ти он дар реалияти ошкоро сурат гирифта, маданияти прог-  
рессивин рус низ ба ин ё он шакл ба адабиёти тоҷик сар даро-  
вард. Ақидаҳои сиёсюи иҷтимоӣ ва орзухон озодию истиқлоли-

<sup>1</sup> Винокуров Евгений. Масштабность поэзии. «Правда», 1967, 30 января.

<sup>2</sup> «Тоҷикистони советӣ», 1983, 16 августи.

ят маҳсусан дар нимаи дуюми аспи XIX ба ҷараёни романтизми фаъолу баландпарваз ва реализми танқидин маорифпарварӣ амал мекарданд.

Чустучӯи эҷодии истеъдодҳои ҳакиқӣ ҳамеша ба таҷрибаю анъанаҳои бадени миллӣ такъя мекунад. Адабиёти ҳар як ҳалқ, ки ба таҷрибан мустакили худ соҳиб аст, дар рафти инкишофи таърихиаш хислатҳои хоси тафаккури миллии бадени устувору пойдорро ба худ таҷассум меорад. Даврони нави ҳаёти ҷамъияти дар назди санъаткор вазифаҳои нав гузашта, ҳалли қашфиёти нави бадено металабад. Ии дар процесси таракқиёти эҷодии анъанаҳо имконпазир гардида, анъанаро пеш мебарад.

Ба ҳамин тарик, муносибати нависандагӣ ба анъана мавқеи ўро дар муборизаи адабӣ муайян карда, мартабаи ўро таъйин месозад. Инкишофи анъана ҳамчун процесси бошуури санъат дар арзу изҳори программавӣ ва мухокимаю музокираҳои танқидин санъаткор зуҳур мекунад. Чунони ки ин дар таҷрибан азабии устодони қаломи бадеъ дид мешавад.

М. Горький ба анъанаҳои романтизми революционӣ ва реализми танқидӣ истинод карда, методи нави санъати пролетарӣ ва адабиёти советӣ — методи реализми социалистиро оғарид. Дар таҷрибаи эҷодии ў — дар асарҳои барҷастааш «Душманон», «Модар», «Кори Артамоновҳо», «Ҳаёти Клим Самгин», «Егор Булычев ва дигарон», «Достиғаев ва дигарон», «Васса Железнова» методи реализми социалистӣ ба дарачае амик истифода шуд, ки дар адабиёти нави социалистии ҷаҳон равияни пешбараҷа гардида.

Кимати асарҳои Горький дар онанд, ки низоу инifoқи ҷамъиятиро аз дидгоҳи пролетариати революционӣ ҳал менамояд. Ҷаҳони кӯҳанро аз мавқеи задухӯрдҳои синӣӣ ва дар партави перспективаи социалистӣ бадеъ оғаридан — моҳияти навигарии эҷодиёти ин суханварро муайян мекунад. Дар ҳамин аст фарқияти сифатии низоъҳои осори Горький аз низоъҳон ҷамъиятии роману пъесаҳои реализми танқидӣ.

Горький ҳамчун саромади реализми социалистӣ медонист, ки бе таҷрибаи (анъанаҳои) бузургони гузашта, ворисон дар роҳи навоварии таърих ва таърихи тамаддуни ҷадал кардан мухол аст. Инак, ў дар асоси таълимоти марксизм-ленинизм оид ба мероси маданий ва меросбарӣ чун қонунияти объективии таракқиёти табиату ҷамъият ба хулосае омад: «тамоми таърихи маданият ҳамоно процесси муттасили аз тарафи насли башар аз худ кардани таҷрибаи меҳнатии наслҳои гузашта мебошад»<sup>1</sup>.

Шоири бузурги революционӣ ва навовар В. Маяковский нахустин оғарандан намунаҳои шеъри муборизу ҷанговар дар назми реализми социалистӣ ёътироф шудааст. Вале ҳар як навпарозиҳои ў дар анъанаҳои бою рангнини назми пешқадами класикии русу ҷаҳонӣ асос ёфта, созгори талаботи замони задухӯрдҳои шадиди революцияҳо гардидааст. В. Маяковский ҳамчун

<sup>1</sup> Горький М. Письмо А. Д. Камегулову. «Литгазета», 1961, 17 июня.

чорчин революция шеърро ба чунин аслиҳан тавоною гузаро табдил додааст, ки ҳам маънию мундариҷаи он ва ҳам рангу бори шаклиаш, чун зарбу оҳанг, вазну кофияҳон лангардори вай ба синфи коргару дехкон хуб хизмат расонид моеяд.

Як идда шонрони миллии советӣ низ, аз ҷумла шонрони тоҷик ба мисли Пайрав, Юсуфӣ, Турсунзода, Миршакар ва байъе дигарон дар роҳи анъанаомӯзӣ ҳаргиз таклиди «кориёна» ва соддалавҳона ба комъёбихон Маяковский накардаанд. Барои омӯхтан ва инкишоф додани анъанаҳои ашъори Маяковский онон роҳи мураккаби эҷодӣ ва ҷустуҷӯҳои мустақили ҳудро дар доҳили қондаҳои шеърнияти миллии форсу тоҷик пеш гирифта анҷом додаанд.

**Марҳалаҳои  
инкишофи анъанау  
навоварӣ дар  
адабиёти мусоири  
тоҷик** С. Айнӣ байъди Революцияи Октябрь, чун на-  
мояндаи барҷастаи адабиёти нави революцион-  
ни халқҳои Осиён Миёна нахустин татбиқу  
чориқунандан методи реализми социалистӣ дар  
назму насрӣ адабиёти тоҷику ўзбек гардид. Ӯ  
аввалин шуда, дар манзуਮаю маршҳои революциониаш ҷаҳони  
navi заҳматкашонро тақдиру таҳдият гуфт, мардумро, барои  
ҷамъ омадан дар зери байраки инқилоб тарғиб кард. Анъанз-  
ҳои насрӣ монументалии устод Айнӣ барои ҷанд зумраи роман-  
нависони тоҷику ўзбек мактаби омӯзиш гардид.

Дар баробари С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ низ барои маданияти на-  
ви назми революционни тоҷик хуб хизмат карда, асосгузори  
жанру намудҳои гуногуни он гардид. Лоҳутӣ ки тамоми умрӣ  
ҷодишишро дар роҳи озодии фâълаю дехкон баҳшидааст, ҳанӯз  
дар ибтидои солҳои сӣ навишта буд: «Ман ба онҳое мӯқобил  
ҳастам, ки бедалел аз ҷизҳои кӯҳна рӯ метоғанд. Ин ҳатои бу-  
зургест, Беҳтарин қисмати маданияти гузашта азони пролета-  
рият аст»<sup>1</sup>. Лоҳутӣ яке аз устодонест, ки шаклҳои мусаммати  
классикиро эҷодкорона барои баёни мазмунҳон нави ҳаётӣ на-  
ви социалистӣ истифода мебарад ё ба он моҳирона назира гуф-  
та, бартарии таъриху маданияти мо, зиндагию адабиёти моро  
собит мекунад. Беҳтарин осори ў барои ҷанд зумраи шонрони  
тоҷику форсзабон мактаби анъанаомӯзӣ гардидааст.

С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, А. Ҳамдӣ, П. Сулаймонӣ якҷоя бо зум-  
ран адибони кӯҳансол байни таҷрибаи бадени гузаштаю мусои-  
ри ҳалқи худ ҳалқаи пайвандгар шуданд. Аз ибтидои солҳон сӣ  
инҷониб, давому тараққии анъанаҳои ҳам классикон ва ҳам  
устодон Айнӣ Лоҳутӣ ва кӯҳансолон ба зиммаи М. Раҳими,  
М. Турсунзода, Ч. Икромӣ, Р. Ҷалил, Ҳ. Карим, С. Улуғзода,  
А. Дехотӣ, М. Миршакар ва дигар нависандагони комсомол омад.

Ба ҳамаи эҷодкорони давраҳои гуногуни адабиёти сермил-  
лати советӣ, аз ҷумла адабиёти тоҷик, чунин нишондоди В. И.  
Ленин дастурӣ мекард: «Нигоҳ доштани мерос асло маънион бо  
мерос маҳдуд шуданро надорад»<sup>2</sup>. Айнӣ ва Лоҳутӣ ба беҳтарин

<sup>1</sup> Лоҳутӣ А. Моя работа — это долг солдата революции. Ж. «Советская литература народов Средней Азии», 1933, № 3 (5), стр. 157—158.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 2, саҳ. 568.

анъанаҳои пешқадами назму насири бои форсу точик ва фольклор тақия карда, процесси ташаккули одамони навро дар мисоли қаҳрамонони чомеъ: Одинаю Иван, Едгору Гулнор (повести «Одина» ва романы «Дохунда»), Сафаргулому Эргашгулом, Ҳасану Фотима (романы «Гуломон»), Шодӣ, Сеня, Наташа (повести «Ятим»), косибону ҳунармандон ва коргарону революционерони рус ё ба мисли В. И. Ленин («Зиндааст Ленин» ва «Парни баҳт»), М. Горький («Се қатра»), Ориф, Чӯра Носир («Точ ва байрак») ва дигарон оғариданд. Ии образҳои эҷодиёти солҳон 20—30 чун намунаи фардҳон нави ҷамъияти ояндан социалистӣ барои Ҷӯдкорони минбаъда мерос монданд.

Асосҳои системани бадени солҳон 40—50-ро концепцияи характерҳои пурвустъату серҷихата, хусусиятҳои эстетикии эпикӣ миқъёсан доманадор ташкил медиҳад. Қашфиёти адабиёти точик дар ии даҳсолаҳо бо амиқ ғаҳдидани характеристи таърихиин ҳолату вазъияти конкрети замони нави советӣ вобастааст. Эҳсосу идроқи бадени таҷрибай ҷангӣ Бузурги Ватаний дар назди адабиёт уфукҳои нави тадқики олами маънавии ҳалкҳон ватаниро ҳамчун «иттиҳоди нави таърихиин одамони советӣ» кушод. Маҳз аз ҳамин поя дар солҳон 40—50 дар адабиёт бо услубу приёмҳои хоси насли дуюми адабони точик силсилаи образҳои тозае пайдид омад, ки онҳо барои Ҷӯдкорони минбаъда дар навбати ҳуд анъанае гардиданд. Масалан, образҳои Шодӣ, Муҳим, Барака, Зебихола, Садафмоҳ (романи «Шодӣ»), Ситора (повести «Ситора»), Айвар, Сурайё (романи «Ман гунахгорам»), Пӯлод Қодиров ва Гулруй, Иваницкий, Иванов ва дигарон (романи «Одамони ҷовид»), Собир, Нурадӣ ва Шодигул (повести «Субҳи ҷавонии мо» ва романни «Навобод»), Сафар Одинаев, Дадабой Ерматов ва шарикони онҳо (романи «Вафо»), Қодир паҳлавону Саодат, Миколаю Марина (достони «Писари ватан»), қаҳрамони лирикӣ («Киссан Ҳиндустон» ва «Садои Осиё») ва башарни дигар. Дараваҳои ҳиссу фикри таърихфаҳмии нависандагон ҳалли проблемаҳои эстетикиро дар ии асарҳо муайян месозанд.

Дар адабиёти солҳон 60—80 таърихияти баденю идеяй мезёру мизони принципҳои тадқики воқеаю характеристои кӯҳану наъ мегардад. Бо риояи таърихият, ки он яке аз тарзҳои тафаккури баденист, факту санадҳо дар пайвандии замон (гузаштаю ҳозираю оянда) ва алоқамандии таҷрибай ҳалку диди ҷамъияти таҳтил мебанд. Ии принципҳои ҷомеъи ҷаҳонфаҳмӣ дар интиҳоби материал, дар композиция ва умуман дар услуби шеърияти асар сурати конкретӣ мегиранд.

Ҳамин принципҳои асосии методи реализми социалистӣ, ки дар ҳар марҳалай ҳаёт тағтиру тараққӣ ёфта менстанд, дар комъёбихои эҷодии индивидуалий тоза ба тоза қашф шуда, чун навоварӣ дар тарзу тарниши мәърифати бадени нави олам зухур мекунанд. Навоварӣ ва прогресси баденро,—гуфтааст В. И. Ленин,— танҳо ба тасвири материали нави зиндагӣ мансуб кардан нашояд. Факат дар натиҷаи ҷамърастии бадени бикру амиқи ҳа-

мин материал асари навоваронан санъат эчод шуда метавонад. Ба ин васила масъалан ягонагии шаклу мазмун ба миён меояд.

Мазмуни нави революционй дар айни пайдонши худ ханӯз дар шаклҳои кӯхнаи мавҷуда баён гардида, моҳияти мақсади он шаклҳоро аз ақиби худ мебарад ва ба онҳо рӯҳи тоза мебахшад. Бояд гуфт, ки тадриҷан шаклҳои адабӣ ба такозои мазмун таҳаввул дид, сонӣ ягонагии ҳар ду ташкил мейбад. Ииро дар мисоли жанру шаклҳои маъмули шеъри форсу тоҷик исбот намудан душвор нест. Мустазоду маснавӣ, мусалласу мураббâbâ, мухаммасу мусаддас, мусаббâbâ мусамман, муттасаъу муашшар, газалу қитъа, тарҷеъбанду таркибанд ва гайра барои классикони мо ва шонрони мусосир воситаи ифодакунандан гояҳои лирикӣ мадҳавӣ, фалсафӣ-иҷтимоӣ ва гражданий-публицистӣ буданд ва ҳастанд.

Вале ин воситаҳои баён дар намуди шаклиашон ва маҳсусан дар адой роли мазмунӣ-идеявиашон дар назми советии тоҷик (дар мӯкояса бо классикон) якзайл намондаанд. Мувоғики талаботи мавзӯу мундариҷаи ҳаёти нави социалистӣ ва образҳои замони нав ин шаклу жанрҳои шеърӣ — бâъзеяшон камтар ва дигаре зиёдтар тағъирот дид, ҳам дар усулу услуб, ҳам дар ҳамҷӯз, ҳам дар савту лаҳи, ҳам дар оҳангӣ калимаю таъбирот ва инчунин дар характеристики оперативию сафарбариашон тағриба карда, ба тарзи нав садо мединанд. Дар ин ҳусус ва сеътар сухан дар боби «Чинс, намуд, жанр ва шакли асарҳои бадей» ҳоҳад рафт.

Ҳоло ҳаминро бояд таъкид кард, ки мазмун чун маҳсулни идеяҳои нави замони нав ва базиси соҳти нави ҷамъияти зуҳур намуда, бешак, ба худ шакли муносиб металабад. Навпардозиҳон шеъри тоҷикро мо на таҳо дар соҳти композиционӣ мебинем, дар вазну баҳрҳои арӯз низ мушоҳида мекунем. Ба ин навҷӯҳо омӯзиши таҷрибан шеъру шонрини адабиёти бон ҳалқҳои СССР низ зам шуда, дар натиҷа синтезе ба миён омадааст, ки шаклҳои шеърии назми тоҷикро ба маҷрои нави мазмунӣ тоза даровардааст. Вале ҳусусиятҳои аслию умумии мусаммат, газалу қасида, дубайтию рубой ва дигар ҳамҷун колорити миллии ашъори тоҷик боқӣ мондааст.

Чунин навигарихо дар насири бон адабиёти советии тоҷик низ мақом доранд. Анъанаҳои повесту романҳои ҳалқии ривояти ва китобатии форсу тоҷик дар осори С. Айнӣ, Ч. Икромӣ, Р. Ҷалил, С. Улугзода маҳсусан мавқеи қалон пайдо кардаанд. Масалан, санъати ҳикоя андар ҳикоя, истеъмоли катибаҳо (эпиграфҳо) — шоҳбайтиҳо дар сари бобҳо, порчаҳои шеъри лирикӣ ва панду насиҳатӣ дар доҳили матн (контекст), зарбулмасалу мақолҳо, базлаю ҳикматҳои ҳалқӣ ва гайра аз ҷумлаи анъанаҳои неки адабиёти гузаштаи мост. Ин ҳама ва приёмҳои гуноғуни бадей, ки саҳифаҳои «Ҳазору як шаб», «Қалила ва Димна», «Баҳтиёрнома», «Чаҳор дарвеш», «Самаки айёр» ва дигарҳоро ороиш додаанд, на факат барои ҳусну зеби асар, инчунин барои нерӯи фикру далелҳои муаллиф хизмат мекунанд.

Дар повесту романҷои С. Айнӣ «Одина», «Доҳунда», «Гуломон», Ҷ. Икромӣ «Ман гунахгорам» ва романни сегонаи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», романҷои дугонаи Р. Ҷалил «Одамони човид» ва «Шуроб» ин анъанаҳо ба шакли нашв тоза, бо назари танқид васеъ истифода шудаанд.

Адабиёти советии тоҷик дар солҳои 70—80 ба як шаклу маҷоми тоза ҷараён кард. Як идда ҷавононе, ки дар назму наср ва драматургия, танқиду адабиётшиносӣ арзи вучуд карданд, ҷун донандан забону адабиёти русу ҳалқҳои СССР, анъанаҳои мактаби гузаштагонро бо анъанаҳои адабиёти пешқадаму революционии ҷаҳон бо ҳам омехта, аз ин омӯзиш синтезе бардоштанд.

Шеъру достон, ҳикояю очерк, повесту роман, асарҳои драмавӣ ва адабиётшиносие, ки дар муддати 20 соли охир аз қалами М. Қаюат, Л. Шералий, Қ. Қиром, М. Ҳакимова, Г. Сафиева, Б. Собир, С. Маъмур, Гулназар, Ф. Муҳаммадиев, Ю. Акобиров, М. Ҳоҷаев, Сорбон, С. Турсун, М. Баҳти, Қӯҳзод, А. Атобоев, Б. Насридинов, М. Шукуров, Р. Ҳодизода, Р. Амонов, В. Асрорӣ, С. Табаров, Р. Мусулмонкулов, А. Сайфуллоев, А. Маниёзов, Ю. Акбаров, Ҳ. Отаконова, А. Сатторов, А. Ҳакимов ва дигарон таровидааст, аз ҳар ҷиҳат фарқ дорад. Итиҳоби мавзӯй, қабули бадени воқеяят, одаму оламфаҳмӣ, тарзи муҳокимаронӣ, приёмҳои гуногуни тасвири санадҳои зиндагӣ ва таҳлили тадқик хусусиятҳои тозаи маҳсус пайдо кардаанд. Агар ин суханварон — Ворисони анъана қонуниятҳои назарии амалии падаронро ба ташреҳу тафсир гирифта, факат онҳоро такрор мекарданд, навигарӣ ба миён намеомад. Дар зими симон ғардии рӯдии онон низ маълум нагардида, осорашон на ин ки ба ҳонандагон таъсиру қайфият намебахшид, пешравии адабиёт ҳам дар гумон мебуд. Чунон ки С. Айнӣ дар «Еддоштҳо»-яш доир ба ин масъала тафсili нақшҳои қандакориро ҳикоя карда, бо забони усто-амаки дурудгар гуфтааст:

— Ин нақшро дувоздаҳгирҳо меноманд,—ва қоғази дигареро ба ман нишон дода давом намуд:— ин ҳам ҳамон дувоздаҳгирҳо аст, фарқ дар он ҷост, ки дар ин қоғаз дар байни гирҳои дувоздаҳгона ситораҳо ва бодомчаҳо нақш ёфтаанд. Мебинӣ, ки ин дувоздаҳгирҳо назар ба он дувоздаҳгирҳои қадимӣ ҷадар ҳуҷнамо ва назаррабо шудааст. Ана ҳамин майдакориро ба дувоздаҳгирҳои қадимӣ ман аз ақли ҳуд бароварда ҳамроҳ кардаам.

Усто-амак қоғазҳоро, ки онҳоро ҳуд аидоза меномид, ба ҷузгури ҷармини ҳуд гузошт ва боз сухани ҳудро давом дод:

— Агар шогирд танҳо ба омӯхтани ҳунари устои ҳуд қаноат мекард, дар дунъё ҳеч ҳунар пеш намерафт, ривоҷиҳондан ҳунари он шогирдон мебошанд, ки аз ақли ҳуд ҷизҳо ёфта ба ҳунари устои ҳуд зам мекунанд...<sup>1</sup>.

Навангезии ҷавонони Ҷӯдакори адабиёти тоҷик дар ҳақиқат

<sup>1</sup> Айнӣ Садриддин, Еддоштҳо. Куллиёт, ч. 6. Душанбе, 1962, саҳ. 66—67.

бонси ривошу равнавки адабиёти имрӯзан точик гардида, барӯ-мандии вай дар миқёси мамлакат ва берун аз он характеристи оммавӣ гирифт. Ҷустуҷӯҳо идеявӣ-бадеъ ва услуби ҳамчун мӯхимтарин хусусияти ҷаҳонбиишо ҳаракати шеъри нав шониронро ба дараҷаҳои баланди комъёбихо баровард. Шаронтҳон нави ҳаёти ҷамъияти, аз дидгоҳи нави эстетикӣ-бадеъи солҳон 70—80 дарк намудани воеаҳо ин эҷодкоронро ба ҳалли тарзи нава ҳамон мавзӯъҳои ҳочагии қишилк, синфи коргар, ҳодимони Ӯлӣ, ташаккули қаҳрамони ҷавон, сарбозони ҷангӣ Бузурги Ватани ҷаҳонро ҳамзӯъҳои дури таъриҳӣ овард.

Намунаи навпардозиҳои приёму услуб, портретофарӣ, композицияю сюжетсозӣ ва умуман тасвиркорию воеанигориро дар достонҳон М. Қаноат «Мавҷҳон Днепр», «Достони оташ», «Қитобҳои зоҳмни», «Сурӯши Сталинград», «Тоҷикистон—исми ман», «Гаҳвораи Сино»; достонҳон Кутби Қиром «Ҳарфи аввал», «Достони Аитон», «Достони Даврон», ашъори Лоиқ ва Г. Сафиева, дар повесту романҳои Ф. Муҳаммадиев «Дар он дунъё», «Палатаи кунҷакӣ»; романни сегонан Ю. Акобиров «Замини падарон», «Норак» ва «Водии муҳаббат»; осори М. Ҳоҷаев «Обруҷшӣ», «Наиг ва номус», романни Р. Ҳодизода «Ситорае дар тирашаб» ва бъазе дигарон дидан мумкин аст. Синтези маҳорат ин шеъру достонҳо ва повесту романҳоро аз осори гузаштагон қатъиян фарқ мекунонад. Ин табиист.

Меросбарӣ, чунон ки боло қайд шуд, ҳар гуна таклиду тақрорро икор мекунад, ваде баъзан мумкин ки мувофиқат, таворуди афкору эҳсос дар осори санъаткорони гузаштаю мусир диди шавад. Инро бояд тасодуф донист. «Монандии зоҳирӣ,—навиштааст академик А. Бушмин,—ҳатто шабоҳати ҳайратангез дошта бошад ҳам, ба ҳудии ҳуд ҳанӯз таъсир нест ва факат дар ҳолати омузиш мутобиқати (мувофиқати) он аниқ мегардад. Ду нависанда, ҳар яке ба сари ҳуд, мумкин ки образҳон якхела эҷод қунад. Аз ин рӯ барон омузиши завқмандии тақлид назарияи **полигенезис** ташкил ёфтааст, ки вай бештар бо эҷодиёти оригиналӣ (бикр) шуғл дорад<sup>1</sup>. Барон идомакории мероси таъриҳии адабӣ,—давом медиҳад олим,—муҳим аст, ки «на ба монандии үнесурҳои ҷудогони асар, балки ба умумияти мавзӯи эҷодӣ, ягонагӣ ё қаробати принципҳои идеявӣ-эстетикӣ аҳамият дода шавад»<sup>2</sup>.

Кудрати навпардозӣ ба ворисон дар натиҷан аниқ омӯҳтани анъана, бо вай ҷун гӯшту пӯст пайваста маҳлут шудан ва дар айни эҷодкорӣ аз он ҷудо шудан ба даст меояд. Яъне, навовар бояд сабаки аз анъанаҳо бардоштаашро бо сӯзу гудози дили ҳассоси ҳуд, бо ёдоварии саргузаштҳои ҳуд ба мароми тозаю нави эстетикӣ ва қолаби мустақили идрок ба таҳлилу тамҷид оварад. Чунин ҳунарнамони мустақилони Лоиқ буд, ки силсилаи шеърҳои ў—«Модарнома», «Илҳом аз Шоҳнома», «Чоми

<sup>1</sup> Бушмин А. Преемственность в развитии литературы Л., 1978, стр. 117.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо.

Хайсм» ва «Сад газал»-аш ба баҳои баланди танқиду хонандагон сазовор гардид.

Мавзӯъхон абадии адабиёти бадей ва категорияҳои рафтору одоби умуминсонӣ дар масъалаҳои одамигарию нокасӣ, ишқу адсоват, сулху ҷанг, ватанипарварни ватанбезорӣ, адолатпарварни мардумозорӣ, диловарни буздилий, посрори одобу тааний ва беадабӣ ва ғайра дар ашъори М. Қаюат ва Лоик бо эҳсоси рангину дақиқназарии даҳсолаҳои охири асри XX ба тасвиромадаанд.

Ҳамин тавр, анъанаҳо дар процесси алоқаи байнњақдигарӣ ва омезиш науву ғани шудан мегиранд. Анъанаҳои ба ин ё он санъаткор хос, ки саҳми фардигӣ ўст, дар никишофи методи бадей, тадриҷан, дар рафти равнақи адабиёт омезиш ёфта ба аньанаи колективӣ тафдил меёбад.

## 2. ЧИНС, НАМУД, ЖАНР ВА ШАКЛИ АСАРҲОИ БАДЕЙ

Таърихи пайдоиши чинсу намуд

Асарҳои адабӣ ба се чинси асосӣ тақсим мешаванд: **эпос, лирика ва драма**. Шарху тафсирӣ ин таъбирҳои юнонӣ чунинанд: **эпос** аз калимаи «эпо» гирифта шуда, маънон ривоят, ҳикоят, накл кардан ё «афсона гуфтани»-ро дорад; **лирика** аз номи як асбоби мусиқии юнони қадим «лира» пайдо шуда, ифодан ҳисси шаҳсни одамро дар назар дорад; ба таъбири форсии тоҷикӣ чинси лирикиро «ғиной» мегӯянд. **Драма** ба ҳаракат ва амалиёти асарҳои саҳнавӣ далолат мекунад.

Ҳар яки ин чинҳои адабӣ боз соҳиби якчанд намудҳо мебошад. Масалан, чинси эпос ба ғайр аз намудҳои эҷодӣ-ти насрӣ, боз назми эпикиро дар бар мегирад. **Намудҳои назми эпикӣ** дар навбати ҳуд ба чунин жанрҳон бадей тақсим мешаванд: латифа, масал, афсона, қисса, фельстон, новелла, очерк, ҳикоя, повесть, ёддоштҳо, роман, роман-эпопея ё ҷангнома; қиссаи манзум (баллада), романни манзум, достони қаҳрамонӣ. **Жаири**<sup>1</sup> адабӣ боз ба шаклҳо, ки онро «шаклҳои жанрӣ» низ меноманд, ҷудо мешавад. Барои мисол фақат ба жанри роман муроҷнат кунем, мақсад равшан мегардад. Жаири роман аз шаклҳои зерин иборат аст: романни таърихии революционӣ, таърихии қаҳрамонӣ, овлавии маншиӣ, тарҷимиаҳолӣ, иҷтимоии фалсафӣ, таърихии мочароҷӯёна, илмии фантастӣ, сипоҳӣ-айӣӣ ва ғайра. Баъзеи ин намудҳои эпикӣ ба мисоли қисса, достони қаҳрамонӣ ба жанрҳо тақсим нашуда, якбора ба шаклҳои жанрӣ ҷудо мешавад.

<sup>1</sup> Жаир калимаи франсавист, маънон намудро дорад. Вале дар илми адабӣ бётчиносӣ вазифаи он аз намуд ҳурдтар аст. Дар қитобҳои назарии русӣ «жайр» гоҳ ба мағҳуми намуд ва гоҳ ба маънон «стангаш» истеъмол мешавад. Дар адабиётчиносии форсии тоҷик жаир ба мағҳуми наувъ мувоғнат мекунад (ингаред: Р. Мусулмонкулов. Асрори сухан. Душанбе, 1980, саҳ. 5 ва 27).

Лирика ҳамчун чинс, ки бо осори манзум пайвастааст, аз на-  
мудхон назм, осори лирикӣ ва лиро-эпикӣ (ҳамосӣ) иборат аст.

Ба жанри он манзума ва лирикан сиёсю иҷти-  
мой ё гражданию публицистӣ, лирикан фатса-  
фӣ, ахлоқӣ ё панду насиҳатӣ, лирика ва достон-  
хон ишкӣ, достонҳои лиро-эпикӣ ва гайра доҳил ме-  
шаванд. Онҳо дар навбати худ боз дорон шаклҳои конкрети шеърианд: ашулау суруд, фардиёт, мустазод, ғазал,  
китъа, рубой, маснавӣ, мусаллас, мураббаъ, мухаммас, мусаддас,  
мусаббаъ, мусамман, мутассаъ, муашшар, тарҷӯъбанд, таркиб-  
банд, қасида, достон ва гайра.

Драма ҳамчун чинс ба се намуди асосӣ тақсим  
мешавад: фочиа (трагедия), мазҳака (комедия) ва драма.  
Дар жанри худ ин намудҳо пъесаҳон якпардагию ду-  
пардагӣ, сепардагӣ, инсценировка, мелодрама,  
водевиль, киносценарий, либреттоҳои опера,  
оперетта ва балетро дар бар намудаанд. Дар айни замон  
ин жанрҳои драмавӣ дорон шаклҳои муайянанд: фочиаи оп-  
тилистӣ, мазҳакаи онлавӣ ва ҷамъияти, драмаи  
ишиқи фалсафӣ, публицистӣ, қаҳрамонӣ, таъри-  
хию иҷтимоӣ ва амсоли онҳо.

Ба ҷинсу намуд ва жанру шаклҳо чудо шудани асарҳои бадей  
таърихи дуру дароз доранд. Ҳанӯз дар асри IV пеш аз мелод  
олими машҳури юнони қадим Аристотель дар асари  
назариаш «Поэтика» дар ин бора маълумоти васеъ додааст. Ӯ  
фарки байни асарҳои бадей — трагедияю комедия, назми эпико  
лирикӣ ва дигарҳоро дар тарзу усул ва воситаҳои тасвири онҳо  
додааст. Ӯ воситаҳои баденро дар вазну зарб ва мувофиқати  
шаклу мазмун муайян карда, одамони мусбату манфири предме-  
ти асосии тасвир донистааст.

Яке аз назариячиёни классицизми Франция Буало (асри XVIII)  
низ дар асари худ «Санъати шеър» принципҳои умумии назм ва  
намудҳон адабиро ба тадқиқ гирифта, жанрҳон адабиро ба жанр-  
ҳои баланду паст тақсим намудааст. Жанрҳоеро, ки ба табии но-  
зуки дарбориён мувофиқ намеояд, Ӯ жанрҳои паст мешуморад.  
Албатта, ба ин қабил жанрҳо, ба ақидан Ӯ, жанрҳои эҷодиёти  
«табакаҳои сеюм», яъне эҷодиёти ҳалқӣ доҳил мешаванд.

Аз маорифпарварони Аврупо дар инишиофи таълимоти онд ба  
жанр мутафаккири бузурги немис, нависанда ва мунаккид, Гот-  
хольд Лессинг (асри XVIII) роли мусбат дорад. Лессинг дар  
асари худ «Лаокоон» дар мисоли санъати рассомӣ ва назм ҳудуд-  
гузории байни санъатҳоро умуман ва жанрҳоро маҳсусан имкон-  
напазир донистааст. Эстетикан Лессинг ва маорифпарварони замони  
ӯ барои соннтар тасдику тақмил ёфтани мағфумҳои ҷинсу  
намудҳон адабӣ хеле кӯмак расониданд.

В. Г. Белинский дар маколаи машҳури худ «Ба ҷинсу намуд-  
ҳо тақсим кардани назм» (1841) ҷинсу намудҳоро категорияи  
абадӣ нашуморида, балки онҳоро аз қабили шаклҳои медонад,  
ки бо хусусиятҳон давру замони худ марбут мебошанд. Яъне, Ӯ

хар як чинсу намуд ва жанрро хоси ин ё он давр мепиндорад. *Хакиқатан*, агар дар замонҳои қадим навиштани достоиҳои эпикӣ-ҳамосӣ монанди «Илиада» ва «Одиссея», «Шоҳнома» ва шоҳноманависӣ, «Искандарнома», «Доробнома», «Синдбоднома» пандомаҳо ва гайра расм шуда бошад, сонитар достоиҳои лиро-эпикӣ, даҳномаҳо монанди «Вис ва Ромин», «Ишқнома», «Хисрав ва Ширин», достоиҳои ишқӣ-романтиқӣ мисли «Лайли ва Мачнун», «Юсуф ва Зулайҳо», «Комде ва Мудан»-и Бедил, асарҳои тасаввифуғио ахлоқӣ ва панду насиҳатӣ ба мисли «Ҳадиқат-ул-ҳақоқӣ»-и Саной, «Саломон ва Абсол»-и Чомӣ ё дар Аврупо ва Россия «Ромео ва Цульетта» (Шекспир), «Макр ва Мұхаббат» (Шиллер), «Евгений Онегин» (Пушкин), романҳои сентименталий, драман меҳзани ва гайра ба вучуд меоянд. Дар давраи ҳукмронии капитализм осори реалистӣ, аз ҷумла романни реалистӣ тараккӣ мебад.

Кариби асрҳои XIX дар Россия ҳам нависандаги шоирион дар жанру шаклҳои гуногуни асар эҷод мекардагӣ мешаванд. Пушкин ва Лермонтов ба гайр аз шеърҳои лирикӣ роман, повесть, пьесаҳо навиштаанд. Повести машини Пушкин «Повестьҳои Белкин», достони ў «Рӯинсавор», пьесан фочиавии вай «Борис Годунов», романни таърихиаш «Пугачёв», романни Лермонтов «Қаҳрамони замони мо», фочиаҳои ў «Испаниҳо», «Маскарад» ва гайра мувоғики такозон давр навишта шудаанд. Агар ба эҷодиёти М. Горький муроҷиат намоем ин факт боз ҳам равшантар мегардад. Горький факат муаллифи ҳикояҳои бисъёре («Макар Чудра», «Кампир Изергиль», «Емельян Пиляй» ва гайра), повесту романҳо («Фома Гордеев», «Модар», «Кори Артамоновҳо», «Ҳаёти Клим Самгин») нест. Ӯ ҳамчун драматурги намоён пьесаҳои «Дар қаър», «Душманон», «Мещаниҳо», «Бачагони офтоб», «Васса Железнова» ва дигарҳоро ба вучуд оварда, жаҳри публицистикаи сиёсии бадеиро ба пояҳон баланд бардоштааст.

Дар адабиёти форсу тоҷик аз асрҳои X сар карда, жанрҳои гуногуни назм — манзума, достон, қасонд, мутонбот, латонбот, рубонёт, газалиёт, мӯққаттаот ва гайра дар эҷодиёти Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Уисурий, Аинварӣ, Хайём, Носири Хисрав, Саъдӣ, Ҳофиз, Қамол, Убайди Зоконӣ, Чомӣ, Мушғиқӣ, Сайидо, Бедил, Шоҳин, Ҳайрат ва дигарон инкишоф мебад. Баъзеи онҳо, мувоғики завқу табъашион ва талаботи замон, монанди «Қобуснома» (Қайковус), Низомии Арӯзӣ («Чаҳор макола»), Носири Хисрав («Сафарнома»), Саъдӣ («Гулистон»), Чомӣ («Баҳористон»), Восифӣ («Бадоєъ-ул-вакоєъ»), Дониш («Наводир-ул-вакоєъ»), Шоҳин («Бадоєъ-ус-саноєъ») гайр аз назм дар наср ҳам ҳунарномай намуда, асарҳои тарҷимиаҳолӣ ва ёддоштӣ эҷод кардаанд. Агар ба наср муроҷиат кунем, дар он ҷорӯҳи жанрҳои насрниро мушоҳида менамоем, ки мувоғики талаботи жаҳриашон баденят дар яке бештар ва дар дигаре камтар мушоҳида мешавад. Баъзеи онҳо: 1. Асарҳои эпикӣ-ҳамосӣ — «Шоҳнома»-ҳои манзуму мансур, «Абумӯслимнома», «Искандарнома», «Синдбоднома», «Бахтиёрнома», «Чавомеъ-ул-ҳикоёт», «Хотами Той», «Самаки айёр», «Чордарвеш»; 2. Асарҳои панду насиҳатӣ — «Калила ва Димна», «Гу-

листон», «Баҳористон», «Ливори Суҳайлӣ»; 3. Асарҳои хотироти — «Аҷонб-ул-булдан», «Сафариома», «Қандия», «Макомоти Ҳамидӣ»; 4. Асарҳои таърихӣ — «Таърихи Балъамӣ», «Таърихи Наршахӣ» («Таърихи Бухоро»), «Таърихи Синистон», «Таърихи Байҳакӣ» ва якқатор асарҳои адабиётшиносӣ, ки баъзеи онҳо дар боби «Иникишофи афкори адабии назарӣ» аз замони қадим то замони марксизм» зикр шуд.

Жанри ин ё он асар бо симон бадей, яъне бо образи он пайвастааст. Ҳусусиятҳои образ ва соҳти он жанри адабиро муайян менамоянд. Масалан, образҳои эҷодиёти ҳалқӣ ё ағсонавӣ рӯҳи романтикии ин асарҳоро фавран ошкор месозад. Дар замони ҳукмронии методи классицизм аксар персонажҳои дӯстдоштаи нависандагон — шоҳу шоҳзодагон, мансабдорон ва сарватмандон буданд. Ҳатто пахлавонони руинтаро ҳам бе азобу шиканҷа рӯз бурда наметавонистанд. Чунин аст тақдирӣ Рустами Дастан ва амсоли ў. Барои муқаррар кардани жанри асар дар баробари мазмуни образ тарзу тарникоӣ образофарӣ ва тасвири он ҳам вазифан намоёнро адо менамояд. «Ҳангоме ки мо ин ё он жанро ном мегирем,— навиштааст академик Храпченко,— масалан, қасида, марсия, достони лирикӣ, мазҳакаи майшӣ, романни иҷтимоӣ-психологӣ, романни оилавӣ, фочиаи маолӣ ва монанди онҳо,— ин факат нишондоди соҳти намудҳои муайянни осори адабӣ нест, инчунин маънои муносибати махсусеро ба ҳодисаи ҳаёт дорад. Маълум аст, ки характеристи фароригирию инъикоси процессҳои зиндагӣ дар мазҳакаи майшӣ ва марсия, достони лирикӣ ва роман-эпопея ҳамвора чун дар бисъёр дигар жаирҳо гуногун аст».<sup>1</sup>

## ЭПОС

Пеш аз он, ки ба таҳлили бевоситай асарҳои эпикӣ-ҳамосӣ гузарем, бояд фахмем, ки худи эпос чист. Эпос навъи асарҳои ривоятиест, ки воқеаҳои зиндагӣ ва ҳаёти ҳалқ, муносибатҳои одаму ҷамъият ва марҳалаҳои иникишофи таърихро ба таври бадей инъикос мекунад. Ин фактҳои объективии ҳаёт, вазъият ва ҳолати рӯҳи одамон дар эпос аз забони муаллиф ва ё иштирокчии воқеаҳо нақл мешавад.

Сюжети эпос ба тарникоӣ ҳикояе дар ҳусуси мардум, амалиёти онҳо ва алоқаи байни якдигариашон соҳта мешавад. Белинскии таъқид намудааст, ки дар эпос ҳодисаҳо ва дар драма — инсон афзалият доранд; Агар қаҳрамони эпос — воқеаю саргузашт бошад, қаҳрамони драма — шахсияти инсон аст. Дар драма ва лирика баёни таассуроту эҳсосоти драматург ва шоир макоми қалон ишғол менамояд.

Эпос, чунон ки қайд гардид, аз намуду жаирҳои гуногун иборат аст. Намудҳои он осори насрӣ ва достонҳои эпикӣ мебошанд. Моҳоло ба жанру шаклҳои эҷодиёти эпикӣ таваккуф мекунем.

<sup>1</sup> Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1970, стр. 169.

Достонҳо чанд ҳел мешаванд: эпикӣ, лирикӣ, лиро-эпикӣ, фалсафию иҷтимоӣ ва гайра. Достонҳое, ки сюжети мураккаби ҳаётӣ ва воеаҳои таърихибо бо забони назм наклу ривоят мекунанд, ба гурӯҳи асарҳои эпикӣ доҳил мешаванд. Достонҳои Юнони қадим дар бораи юриши юнонҳо бар зидди троянҳо ва азони ҳалқи форсу тоҷик аз муборизаи зронию тӯронҳо ҳикоя мекунанд; эпоси франсавӣ дар бораи муборизаи ҳалқ ба муқобили арабҳо, ки баъд аз забти Испания ба истиклолияти француздо таҳдид намудаанд, накл мекунад; эпоси русӣ давраи муборизаи ҳалқи русро бар зидди печенегҳо ва тотору мугулҳо, ки ба истиклолияти ҷануби Россия ҳавфу ҳатар меоварданд, нишон медиҳад. Ҳамин тарик, дар Юнон «Илиада», дар Франсия «Суруд дар бораи Роланд», дар Германия — «Суруд дар бораи Нibelungҳо», дар Эрону Осиёи Миёна — «Шоҳнома», «Гӯрӯғли», «Манас», «Алномиш», достони ҳалқии армани — «Довуди Сосуний», дар Ҳиндустон «Ромаён», дар Россия — «Гуфтор дар бораи полки Игоръ» пайдо мешаванд.

Ҳалқи тоҷик бисъёр достонҳои эпикӣ дорад, монанди достонҳои қадими ҳалқӣ дар бораи Зол, Рустам, Қова, Шерак, Томирис ва дигарон, ки дар замони худ дар мубориза ба муқобили истилогарони ҳориҷӣ ғайрату корнамоӣ нишон додаанд. «Гӯрӯғли» яке аз достонҳои қадими эпикии қаҳрамонист, ки пур аз орзую умед, ҳисснёти озодиҳоҳӣ ва ободипарварӣ мебошад. «Гӯрӯғли» ҳамчун достони миллӣ дар байни ҳалқҳои Осиёи Миёна, Қавказ, Туркия ва Шимолии Эрон низ шӯҳрат дорад. «Офариннома»-и Абӯшакури Балхӣ, «Шоҳнома»-и Дақиқӣ ва «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ достонҳои намоёни эпикнанд, ки афсонаю достонҳои зиёдеро аз даҳони ҳалқ ва гӯяндагон дар бораи Ҷамshed, Фаридун, Исландиёр, Сиёвуш, Қайхисрав ва дигарон ҷамъ овардаанд.

Бояд гуфт, ки онҳо ҳамчун эҷоди даҳанакии ҳалқ аз авлод ба авлод, насл ба насл мерос гузашта, аз ҳусусияту сифат ва расму оин, урғу одат ва озодипарварии бобою аҷодони мо накл мекунанд. Гӯяндагон дар ҳар аср бо такозон давр ҷизеро аз онҳо илова ва ё кам кардаанд. Аз ин рӯ ин достонҳо то ба давраҳои мубошӣ низ доҳил карда мешудаанд.

Цангнома шакли аъълоторини назму насрини эпикӣ — эпопея кӣ мебошад. Цангнома низ таърихи дуру дароз дорад. Вай дар сангъати юнони қадим ибтидо гирифта, тадриҷан мавқеи муҳим ишғол намудааст. Цангномаҳо аз ҷиҳати соҳиҳ (композиция) ҳуд мураккабтар буда, дар онҳо ба гайр аз воеаҳои барҷастаи таъриҳӣ, эпизодҳои ҷудогонаи мустакил низ доҳил карда мешудаанд.

Баъд аз «Илиада» ва «Одиссея» (Хомер) достонҳои машҳури қадимиин ҳинди «Моҳобҳорут» (ки дар асри V пеш аз милод) ва «Ромаён» (ки якчанд аср дартар баъди онҳо ба вучуд омадааст) ба цангномаҳо доҳил мешаванд. Достони Вергилий «Энеид», ки дар солҳои 29—19 асри I пеш аз милод эҷод ёфтааст, маҳсулӣ асри нашъунамон адабиёти лотинӣ ба шумор меравад.

листон», «Бахористон», «Анвори Суҳайлий»; 3. Асарҳои хотироти — «Ачоиб-ул-булдан», «Сафарнома», «Кандия», «Макомоти Хамидӣ»; 4. Асарҳои таърихӣ — «Таърихи Балъамӣ», «Таърихи Наршайӣ» («Таърихи Бухоро»), «Таърихи Синистон», «Таърихи Байҳақӣ» ва яккатор асарҳои адабиётшиносӣ, ки базъеи онҳо дар боби «Инкишофи афкори адабии назарӣ аз замони қадим то замони марксизм» зикр шуд.

Жанри ин ё он асар бо симон бадей, яъне бо образи он пайвастааст. Ҳусусиятҳои образ ва соҳти он жанри адабиро муайян менамоянд. Масалан, образҳои эҷодиёти ҳалқӣ ё афсонавӣ рӯҳи романтикийи ин асарҳоро фавран ошкор месозад. Дар замони ҳукмронии методи класицизм аксар персонажҳои дустдоштаи нависандагон — шоҳу шоҳзодагон, мансабдорон ва сарватмандон буданд. Ҳатто пахлавонони руинтан ҳам бе азобу шиканча рӯз бурда наметавонистанд. Чунин аст тақдири Рустами Дастан ва амсоли ў. Барои муқаррар кардани жанри асар дар баробари мазмуни образ тарзу тарики образофарӣ ва тасвири он ҳам вазифаи намоёниро адо менамояд. «Ҳангоме ки мо ин ё он жанро ном мегирем,— навиштааст академик Ҳрапченко,— масалан, қасида, марсия, достони лирикӣ, мазҳакан майшӣ, романи иҷтимоӣ-психологӣ, романи оилавӣ, фочиаи маолӣ ва монанди онҳо,— ин факт нишондоди соҳти намудҳои муайянни осори адабӣ нест, инчунин маънони муносибати махсусеро ба ҳодисан ҳаёт дорад. Маълум аст, ки характеристи фарогирию инъикоси процессҳои зиндагӣ дар мазҳакан майшӣ ва марсия, достони лирикӣ ва роман-эпопея ҳамвора чун дар бисъёр дигар жанрҳо гуногун аст».<sup>1</sup>

## ЭПОС

Пеш аз он, ки ба таҳлили бевоситаи асарҳои эпикӣ-ҳамосӣ гузарем, бояд фаҳмем, ки худи эпос чист. Эпос навъи асарҳои ривоятиест, ки воқеаҳои зиндагӣ ва ҳаётӣ ҳалқ, муносибатҳои одаму ҷамъият ва марҳалаҳои инкишофи таъриҳро ба таври бадӣ инъикос мекунад. Ин фактҳои объективии ҳаёт, вазъият ва ҳолати рӯҳии одамон дар эпос аз забони муаллиф ва ё иштирокҳои воқеаҳо накл мешавад.

Сюжети эпос ба тарики ҳикояе дар ҳусуси мардум, амалиёти онҳо ва алоқаи байни якдигариашон соҳта мешавад. Белинский таъқид намудааст, ки дар эпос ҳодисаҳо ва дар драма — инсон афзалият доранд; Агар қаҳрамони эпос — воқеаю саргузашт бошад, қаҳрамони драма — шаҳсияти инсон аст. Дар драма ва лирика баёни таассуроту эҳсосоти драматург ва шоир макоми қалон ишғол менамояд.

Эпос, чунон ки қайд гардид, аз намуду жанрҳои гуногун иборат аст. Намудҳон он осори насрӣ ва достонҳои эпикӣ мебошанд. Модно ба жанру шаклҳои эҷодиёти эпикӣ тавакқуф мекунем.

<sup>1</sup> Ҳрапченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1970, стр. 169.

Достонҳо чанд хел мешаванд: эпикӣ, лирикӣ, лиро-эпикӣ, фалсафию иҷтимоӣ ва гайра. Достонҳое, ки сюжети мураккаби ҳаётӣ ва воеаҳои таърихибо бозабони назм наклу ривоят мекунанд, ба гурӯҳи асарҳои эпикӣ дохил мешаванд. Достонҳои Юнони қадим дар бораи юриши юнонӣ бар зидди троянҳо ва азони ҳалқи форсу тоҷик аз муборизаи эронии тӯрониҳо ҳикоя мекунанд; эпоси франсавӣ дар бораи муборизаи ҳалқ ба мӯқобили арабҳо, ки баъд аз забти Испания ба истиколияти французҳо таҳдид намудаанд, накл мекунад; эпоси русӣ давраи муборизаи ҳалқи русро бар зидди печенегҳо ва тотору мугулҳо, ки ба истиколияти ҷануби Россия ҳавфу ҳатар меовардаанд, нишон медиҳад. Ҳамин тарик, дар Юнон «Илиада», дар Франсия «Суруд дар бораи Роланд», дар Германия — «Суруд дар бораи Нибелунгҳо», дар Эрону Осиён Миёна — «Шоҳнома», «Гурӯғли», «Манас», «Алломиш», достони ҳалқии армани — «Довуди Сосунӣ», дар Ҳиндустон «Ромаён», дар Россия — «Гуфтот дар бораи полки Игорь» пайдо мешаванд.

Ҳалқи тоҷик бисъёр достонҳои эпикӣ дорад, монанди достонҳои қадими ҳалқӣ дар бораи Зол, Рустам, Кова, Шерак, Томириса ва дигарон, ки дар замони ҳуд дар мубориза ба мӯқобили истилогарони ҳориҷӣ гайрату корнамоӣ нишон додаанд. «Гӯрӯғлий» яке аз достонҳои қадими эпикии қаҳрамониест, ки пур аз орзуу умедин, ҳиссияти озодиҳоӣ ва ободипарварӣ мебошад. «Гӯрӯғлий» ҳамчун достони миллӣ дар байни ҳалқҳои Осиён Миёна, Қавказ, Туркия ва Шимолии Эрон из шӯҳрат дорад. «Офариннома»-и Абӯшакури Балҳӣ, «Шоҳнома»-и Дақиқӣ ва «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ достонҳои намоёни эпикӣанд, ки афсонаю достонҳои зиёдеро аз даҳони ҳалқ ва гӯяндагон дар бораи Ҷамshed, Фаридуни, Исландиёر, Сиёвуш, Қайхисрав ва дигарон ҷамъ овардаанд.

Бояд гуфт, ки онҳо ҳамчун эҷоди даҳанакии ҳалқ аз авлод ба авлод, насл ба насл мерос гузашта, аз ҳусусияту сифат ва расму они, урғу одат ва озодипарварии бобою аҷдодони мо нақл мекунанд. Гӯяндагон дар ҳар аср бо тақозон давр ҷизеро аз онҳо илова ва ё кам кардаанд. Аз ин рӯ ин достонҳо то ба давраҳои мо бо табаддулоти зиёде омада расидаанд.

Чангнома — эпоси қӣ мебошад. Чангнома низ таърихи дуру дароз дорад. Вай дар санъати юнони қадим ибтидо гирифта, тадриҷан мавқеи мӯҳим ишғол намудааст. Чангномаҳо аз ҷиҳати соҳти (композицияи) ҳуд мураккабтар буда, дар онҳо ба гайр аз воеаҳои барҷастаи таъриҳӣ, эпизодҳон ҷудогонан мустакил низ дохил карда мешуданд.

Баъд аз «Илиада» ва «Одиссея» (Хомер) достонҳои машҳури қадимин ҳинди «Моҳобҳорут» (ки дар асри V пеш аз милод) ва «Ромаён» (ки якчанд аср дертар баъди онҳо ба вучуд омадааст) ба ҷангномаҳо дохил мешаванд. Достони Вергилий «Энеид», ки дар солҳои 29—19 асри I пеш аз милод эҷод ёфтааст, маҳсулӣ асри нашъунамон адабиёти лотинӣ ба шумор меравад.

Дар адабиёти форсу точик чунин достонҳои қаҳрамонӣ монанди «Баҳроми Чӯбина», «Рустам ва Исфандиёр», «Абӯмуслиминома», «Замчинома», «Доробнома», «Қаҳрамоннома» (асрҳои X—XVII) ҳарактери эпопеи доранд.

Романи Лев Толстой «Чанг ва сулҳ»-ро ҳам дар илми адабиётшиносӣ эпопея — ҷанғнома ё роман-эпопея меноманд. Дар адабиёти реализми социалистӣ намунаҳои классикии роман-эпопеяро М. Горький («Ҳаёти Клим Самгин»), М. Шолохов («Дони ором»), С. Айнӣ («Гуломон»), Ч. Икромӣ («Дувоздаҳ дарвозан Бухоро»), М. Авезов («Роҳи Абай») ва баязе дигар нависандагони забардасти миллии советӣ ба вучуд овардаанд. Задуҳӯрди тундутези ғоявӣ, фикрӣ ва шиддати талоши ҷисмонӣ дар ин асарҳо афзалият дорад.

**Афсона ва қисса** Афсона (шуг) ҳамчун намунаи насрӣ эҷодиёти ҳалқ аз давраҳои қадим бо номҳои қисса ва ҳикояҳои маълум аст. Афсонаҳо ҳикояҳои баденанд, ки бо ҳикматҳои хирадмандана ба таври образнок дар бораи орзӯю омоли ҳалқ, кувваҳои зебон ҳаёт ва муборизаҳо бар зидди табият нақл менамоянд. Як гурӯҳи афсонаҳо мазмуни дунъявӣ дошта, онҳоро аҳли меҳнат — деҳқонон, косибон ва ҳунармандон эҷод намудаанд. Гурӯҳи дигари онҳоро рӯҳониён ба манфиати дину шарият соҳтаанд. Гурӯҳи сеюми афсонаҳоро — афсонаҳои таъриҳӣ номидан мумкин аст, чунки онҳо ба масъалаҳои ҳакиқати зиндагӣ даҳл мекунанд. Гайр аз ин боз афсонаҳои тилисмӣ-мӯъчиҷавиро фарқ кардан лозим аст. «Зардларӣ ва Сабзпарӣ», «Гулларӣ ва Моҳларӣ», «Мориавгор» аз ҳамин қабил афсонаҳоанд.

Агар дар бораи афсонаҳои ба омма наздиқ сухан равад, «аҳамият, ҳарактер, образ ва мундариҷаи афсонаҳоро ҳам худи зиндагии ҳалқи меҳнаткаш, соҳти ҷамъияти, муносибати истехсолӣ ва ҷамъияти муайян мекунанд. Ҳалқ афсонаҳои худро ба фаъолияти гуногуни меҳнатии худ, ба идея, ахлок, орзӯю ҳавас, кӯшишу мубориза, ба ҳарактер ва шаклу вазъияти зиндагии давра вобаста кардааст».<sup>1</sup> Дар ин маврид бояд гуфт, ки бино ба талаботи замон гӯяндагон ба мундариҷаи афсонаҳо тағтилот медароранд.

Дар бораи ҳелҳои гуногуни афсона бояд ҳаминиро низ гӯем, ки афсонаҳо дар бораи ишку муҳаббат, бевафой, бовиҷдонӣ ва соғдилий ҳам бисъёр гуфта шудаанд. Масалан: «Раҳмон ва Соҳиба», «Робиғи чилгизамӯй» ва гайра. Оид ба қудрат ва садоқати зану духтарон афсонаҳои «Сайёҳи шаҳри Зумзум», «Бибисанамсултон», «Қалли зирақ» ва дигарҳо баҳс мекунанд. Дар баробари ин афсонаҳои ҳаҷвӣ, ки ба танқиди рӯҳониён ва масҳараи арбобони дин, зиндагии хасисҳо ва гайра баҳшида шудааст, аз қабили «Айёру Маккор», «Лаку Пак», «Ду ҳасис» баринҳо дар байни ҳалқ бисъёр мушоҳида мешавад.

Афсонаҳо дар асрҳои гуногун дикқати ҳофизон ва санъаткоронро ба худ ҷалб намудаанд. Нависандагон мавзӯъҳои гуногу-

<sup>1</sup> Маъсумӣ Н. Фольклори тоҷик. Душанбе, 1952, саҳ. 63.

ни афсонахоро аз нав кор карда, дар асоси ин асарҳон бадей навиштаанд, ки то замони мо таровати худро бокӣ доштаанд. Масалан, афсонаи оид ба баҳодур Прометей, ки «оташи илоҳӣ»-ро аз осмон барои одамон дуздидааст, хеле ҷолиби диккат мебошад. Ин афсона сюжети бисъер асарҳон адабиёти ҷаҳонӣ гардидааст. Нахустин бор шоири Юнони қадим Гесиод (дар асрҳон VIII—VII пеш аз милод) дар достонҳои худ «Мехнат ва рӯзҳо» ва «Теогония» ба мавзӯи падари худоёни Зевсро фирефтани Прометей зирак даҳл кардааст. Ба сабаби «оташи илоҳӣ»-ро барои одамон дуздидаан Зевс Прометейро ба яке аз шуҳаҳои кӯҳи Кавказ занҷирбанд карда, уқоберо маҷбур мекунад, ки бо панҷаҳои тезчанголаш таҳти синан ўро решу афгор карда, чигарашибро нӯл зада бароварад. Факат Геракли баҳодур бо тири заҳролуди камони худ укобро кушта, Прометейро начот медиҳад. Образи Прометей мубориз ва адолатҳо дар фоҷиан (трагедиян) Эсхил «Прометей занҷирбандшуда» низ барҷаста тасвир ёфтааст.

Афсонаи доир ба Антей ҳам хеле қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Қувваи Антей то даме маглубнаванд буд, ки ў бо модар-замин зич пайваста буд. Геракл ўро факат баъди аз замин бардоштан маглуб мекунад. Истифодан афсонаҳо дар назми руси қадим низ хеле вусъат дошт.

Афсона ва ҳикояҳои ҳалқӣ ба шонирон ва нависандагони тоҷик ҳамчун материали пуркинмат ёни куллӣ расонидаанд, ки онҳо дар асрҳон гуногуни асарҳон пурмазмун эҷод намоянд. Адабони гузашта ҳақиқати ҳаётро, ки дар осори даҳанакии ҳалқ ба шакли романтиқӣ — ҳаёлу орзу акс меёфт, ба ҷашми хирад санҷида, моҳирона истифода мебурданд. Санъаткорони классики форсу тоҷик асосан аз сарҷашман эҷодиёти ҳалқӣ гизо мегирифтанд, афсонаю ривоятҳои эҷодиёти фольклориро бо дурри маънӣ суфта чило медоданд. «Офариннома»-и Абӯшакури Балҳӣ, «Гуштоспнома»-и Дақикий, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Ҳафт пайкар»-и Низомии Ганҷавӣ, «Бӯстон» ва «Гулистан»-и Саъдӣ, «Рисолан дилкушо»-и Убайди Зоконӣ, «Баҳористон»-и Чоми ва осори бисъёр дигар адабони сағири қабир шоҳиди ин даъво шуда метавонанд. Як қатор асарҳои таъриҳӣ ва тазкираҳо ҳам аз афсонау ривоятҳо саршоранд. Ғайри ин, маҷмӯаҳои маҳсуси афсонаҳо, монанди «Чавомеъ-ул-ҳикоёт»-и Авғӣ, «Самаки Айёр», «Хотами Той», «Чор дарвеш», «Ҳазору як шаб» ва амсоли ин маълуманд.

Адабиёти советни тоҷик анъанаи неки адабони гузаштаро дар кори истифодан материали фольклор идома додааст. Дар шаронти нави ҷамъиятии социалистии мо, ки тамоми орзухои инсонӣ ба ҳақиқат табдил ёфта истодааст, доираи истифодан фольклор дар адабиёти советӣ, аз ҷумла дар адабиёти советни тоҷик маҳдуд гардидааст. Дар сурати истифода шудан ҳам ба тағъироти бузург дучор меояд. Аз асарҳон насрӣ романҳои С. Айнӣ «Доҳунда», «Гуломон» ва «Ҷедоштҳо», романни сегонан Ҷ. Икромӣ «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», Р. Ҷалил «Шӯроб», достонҳои А. Лоҳутӣ «Ватани шодӣ», «Тоҷ ва байрак», «Сафари Фаронгистон», «Паҳлавон Оштӣ», «Достони Мардистон», «Парни баҳт», достонҳои М. Тур-

сунзода «Хазон ва баҳор», «Писари Ватан», «Ҳасани зробакаш», «Аз Ганг то Кремль», М. Миршакар «Чашма ҳикоят мекунад», «Қишлоқи тиллой», «Дашти лаванд», «Исьёни хирад» ва дигарҳо бо афсонаю ривоятҳои ҳалқӣ пурмазмун гардидаанд.

**Масал** Масал (басия) яке аз машҳуртарин жанрҳои эпикӣ мебошад. Масал ба тарики ривоят ё драмаи хурде, ки иштирокчии муайян дорад, сохта мешавад. Яке аз ҳусусиятҳои барҷастаи масал ҳаҷвомезни он аст, ки одамро ба ҳанда меорад. Ба қавли А. И. Герцен, ҳанда бар зидди кӯҳнаколаҳои ҳаёт аслиҳаи пурқувват мебошад. Масал бояд дорои ҳусусиятҳои шӯҳшангиҳи oddio зебо, дилорони табиии ҳалқӣ, таъсирбахши ва пурмазмун бошад.

Масал ба воситан маҷоз ё рамз гуфта шуда, идеяи муайян ва панду насиҳатро ифода менамояд. Рамз дар образҳои паррандагон, ҳайвонот, одамон, чизу ашъё тасвир мейбад. Образҳои рамзӣ ҳам типҳои иҷтимоӣ ва ҳам тарафҳои манишии рӯзгорро таҷассум менамоянд.

Ин шакли адабӣ нахустин бор дар Юнони қадим пайдо шуда, сонитар дар Хиндустану Хитой ва баъд дар мамлакатҳои Аврупо пахи мегардад. Дар масалҳо қаҳрамонони бештар аз олами ҳайвонот ва паррандагон мебошанд. Дар масалҳои Эзоп (Юнони қадим), китоби масалҳои хиндӣ «Панҷатантра» («Панҷ китоб»), дар масалҳои форсии тоҷикӣ — «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт», «Қалила ва Ҳимна», «Анвори Суҳайлӣ», «Баҳориёт», масалҳои нависандан француз Лафонтен, инчунин дар масалҳои масалнависони мъруфи рус Крылов, Демъян Бедний, Сергей Михалков ва дигарон асосан образҳои ҳайвонот ва паррандагон, мисли ҳирс, шер, гург, шагол, барра, заргӯш, маркаб ва гайра амал карда, фикру мулоҳизаҳои санъаткорон бо воситан онҳо баён гардидаанд.

Дар масалҳои замони мо дар баробари ҳайвонот ва паррандагон образҳои табнат, чиз ва ашъё низ истифода мешаванд. Крылов образҳои ашъёро камтар, аммо образҳои ҳайвоноту набототро бештар кор фармудааст: «Баргҳо ва решоҳо», «Дараҳти булат», «Квартет» ва гайра. Образҳои чизу ашъё бештар дар масалҳои Д. Бедний («Чумча», «Шамъ», «Мӯза ва мӯки», «Кларнет ва най») инчунин дар масалҳои Сергей Михалков («Сўм ва доллар», «Винчча», «Москвич», «Победа» ва гайра) дода мешаванд.

Масалҳо одатан дар шакли шеър ва муҳтасару пурмазмун навишта мешаванд. Баъзан онҳо бо шеъри озод ва баъзан бо наср ҳам таълиф мейбанд. Белинский масалро мазҳакаи хурд номида, диалогро дар он воҷиб медонад. Масал ба назми ҳалқӣ хеле наздик аст. Дар охири масал аксар ҳулосан максад (мораль), бо ибораи дигар, ҳикмати масал дода мешавад.

Дар адабиёти тоҷик чунин афсонаҳои ҳалқӣ, монанди «Бузак» «Чумчукак» ва дигарҳо ҳусусиятҳои масалро доранд.

Бо ҷалб намудани образҳои ҳайвонот дар адабиёти китобии ҳалқӣ тоҷик бисъёр масалҳоро дучор кардан мумкун аст, ки машҳуртариниашон инҳояид: «Қалила ва Ҳимна», ки яке аз варианти-

ҳои он мансуби қалами устод Рӯдакӣ буда, аз тарафи ў ба назм оварда шудааст; «Муш ва гурба»-и Убайди Зоконӣ; яккатор ҳикояҳои тамсилии Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Ҳафт авранг» ва «Баҳористон», «Баҳорнёт»-и Сайиди Насафӣ ва гайра. Ба «Махзан-ул-асрор»-и Низомин Ганҷавӣ ва «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ низ масалҳои бисъёре дохил шудаанд. Инак, порчае аз «Аҳлоқи мӯҳсени»-и Ҳусайн Вонзи Кошифӣ, ки дар боби «Ҷидду ҷаҳд» оварда мешавад. Дар ин ҷо ҷиддатҳои мусбати гайрату кӯшиши одамӣ дар муколиман мурғ ва мӯр баён мегардад.

«Ҷидд, дар кори ба даст овардани орзухо саъӣ кардан аст. Ҷаҳд, барои қасб намудани мақсад ва эҳтиёҷот ранҷ бурдан аст. Ҷидду ҷаҳд... тобен ҳиммат мебошад. Ҳарчанд ҳиммат олитаи бошад, ҷидду ҷаҳд дар талаб бештар воқеъ мешавад. Бояд марди баландҳиммат аз бори машаққат натарсад...

Агар ба ҷаҳд домани мақсад ба даст ояд, хуши комъёбӣ ва гар наёд, узри ў дар назди оқилюн қобили қабул аст ва дар талаби кори бузург олиҳимматии ў ба ҳама ошкор ҳоҳад шуд.

Дар талаб мекӯшам ар ёбам зиҳӣ баҳти баланд.  
Вар наёбам узри ман уфтад бузургонро писанд.

Дар қиссан донишмандони ҳинид гуфта шудааст, ки: мӯре камари ҷаҳд бар баста буд ва ба тӯдан хoke, ки гирифта бурдани он ба одамиён ба қулфат мӯяссар мешуд, зарра-зарра мебурд ва ба тарафи дигар мерехт. Мурғе аз пешни ў мегузашт, дид, ки ҷизе занифу логар ба тамоми хушҳолӣ дасту по мезад ва дар гирифта бурдани он хок ҷидди тамом ва ҷаҳди лоиқе ба ҷо меовард.

(Мурғ) гуфт:

— Эй вучуди заниф, пайкари логар, ини чӣ кор аст, ки пеш гирифтай? Ва ба ини кори душвор ҷаро ини қадар ҳавсало кардай?

Мурғ гуфт:

— Ман яке аз ҷинси худро талаби дидан кардам, ў ини шартро пеш гузошт, ки агар фикри дидани мо дошта бошӣ, қадам бинех, ини тӯдан хокро аз раҳгузар бардор. Инак омодаи он кор шудам ва меҳоҳам, ки ба он иқдом намуда, аз ўҳдан аҳд бароям.

Мурғ гуфт:

— Ини ҳаёле, ки ту мекунӣ, ба қадри орзӯи ту нест ва ин коре, ки мекунӣ, ба куввати бозуи ту нест.

Мурғ гуфт:

— Ман ба ини кор қасд кардаам, қадами ҷидду ҷаҳд пеш инҳодаам, агар пеш барам, хуши некбаҳтӣ ва гар не маро маъзур медоранд:

Домани мақсад агар орам ба қаф.  
Аз ғаму андуҳ монам бартараф.  
Вар нашуд из ҷаҳди ман коре ба ком,  
Ман дар он маъзур бошам, вассалом!»

Дар ин байтҳо ҳикмати масали мазкур баён ёфтааст, ки дар зиндагӣ ҷаҳд карданро зарур медонад.

Абдураҳмони Ҷомӣ ба ҳакки одамони бадаъмол, пасттинат ва

Касосгир хикояти тамсилнеро аз рафтори каждогому сангпушт оварда, нишон медиҳад, ки ин гуна шахсон ба ивази тараҳхуми дигарон чи тавр нокасӣ зохир мекунанд. Ӯ бо хулосаҳои хирадмандона ба хонанда дастур медиҳад, ки бо ин тариқ шахсон чи хел рафтор кардан лозим аст. Инак, хикоят: «Каждуме заҳри мазаррат<sup>1</sup> дар пеши азимат<sup>2</sup> сарф кард. Ногоҳ бар лаби обе расид. Хушк фурӯ монд, на пои рафтан ва на рои боз гаштан. Сангпуште ин маъниро аз вай мушоҳида кард, ба вай тараҳхум намуд ва бар пушти худаш савор кард ва худро дар об андохта, шинокунион ба ҷониби дигар ниҳод ва дар он асно овозе ба гӯшаш расид ва дид, ки каждум чизе бар пушти вай мезанад. Пурсид, ки ин чи овоз аст? Каждум ҷавоб дод, ки ин овози неши ман аст бар пушти ту. Ҳарчанд медонам, ки бар он коргар намоеяд, аммо одоби худро наметавонам гузошт, ҷунончи гуфтаанд:

### Фард:

Нешни акраб на аз раҳи кин аст,  
Муктазон<sup>3</sup> табнаташ ин аст.

Сангпушт бо худ гуфт, ки ҳеч беҳ аз ин нест, ки ин бадсириштро<sup>4</sup> аз ин ҳӯи бад бираҳонам ва некӯсиратонро<sup>5</sup> аз осеби<sup>6</sup> вай ҳалосӣ дихам. Ба об фурӯ рафт ва каждумро мавҷ бирабуд.

### Китъа

«Ҳар овоне<sup>7</sup> ки дар ин бамзгахи шарру фасод  
То зи сад ҳилла ба ҳар лазза аз ў соз диханд,  
Беҳ аз он нест, ки дар мавҷи фано гӯта занад  
Вай зи бадхулкӣ худ, ҳалқ аз ў боз раханд».

Асарҳои революционӣ-романтикии М. Горький «Суруд дар васфи Мурғи тӯғон» ва «Суруд дар васфи шаҳбоз» — намунаи масалҳои дозирзомонанд. Аз шоибу нависандагони советии тоҷик ба қалами А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, А. Дехотӣ ва М. Миршакар бисъер масалҳо мансубанд. Чунин шеъру достонҳои А. Лоҳутӣ «Шамъу парвона», «Се катра», «Қӯҳ ва оина», «Мӯр ва офтоб», «Достони нахру бар», «Кулоҳ ва асал», «Паҳлавон Оштӣ», «Парни бахт», шеъри Турсунзода «Укоб», бобҳои достони ў «Аз Ганг то Кремль» — «Хикояти мурғи тазарв», «Нидон замин» ва манзуми М. Миршакар «Тарсонҷак ва тир» ба усули тамсил навишта шудаанд.

**Новелла** Новелла ҳикояи ҳикматомезест ҳаҷман хурд ва аз ҷиҳати мундариҷа пурмазмун. Дар новелла дар бобати факат як мавзӯй, як воеа ва ё як шаҳс сухан мөравад. Новелла ҳанӯз дар замонҳои Юнони қадим ба вучуд ома-

<sup>1</sup> Мазаррат — зараррасонӣ.

<sup>2</sup> Азимат — қадсӯ инӣ.

<sup>3</sup> Муктазон — ҳоҳиҷ, талаб, такозо.

<sup>4</sup> Бадсиришт — бадасл, бадгумон.

<sup>5</sup> Некӯсират — векӯафъол, некӯй.

<sup>6</sup> Осеб — зарар, зиёни.

<sup>7</sup> Овон — вакт, ҳангом.

да, мустакил набуд. Вай хамчун лавҳа ва эпизодҳои чудогона дар дохили асарҳои калон ва ҷаигномаҳо оварда мешуд. Новелла аввалин бор дар «Одиссея»-и Ҳомер истифода шудааст.

Дар асри XIV Бокаччо<sup>1</sup> новелланависиро аз ҷиҳати шаклу мазмун тараққӣ дода, мачмӯаи новеллаҳояшро таҳти уйони «Декамерон» мерос гузошт. Намунаи бехтарин новеллаҳои Бокаччо боиси инкишифӣ ии шакли адабӣ дар бисъёр мамлакатҳои Европи Аврупо шуд. Дар асри XIX новелла ба ду равия тараққӣ кард. Нависандагони француз Оноре де Бальзак (1799—1850), Проспер Мериме (1803—1870) новеллаҳои реалистиро вусъат доҳа бошанд, нависандагонии немис Людвиг Тик (1773—1853), Людвиг Арним (1781—1831) ва Эрнест Гофман (1776—1822) новеллаҳои романтикӣ эҷод намудаанд.

Дар адабиёти рус А. С. Пушкин бо новеллаҳои реалистонааш «Овози тир» ва «Назоратчи истоҳо» ба ҳикояҳои ҳалқии инсондӯстона, ки аз ҷиҳати шакл содда ва дастраси оммаи васеи хонандагон мебошанд, асос гузоштааст. Дар охири асри XIX Антон Павлович Чехов новелларо ба дараҷаҳои баланди санъатъарӣ расонд. Шоҳкории нависандагони дар роҳи тараққии ии шакли адабӣ на факат дар муҳтасарбаёнӣ сермаъни он зоҳир шудааст, инчунин ў имкониятҳои идеявию бадени новелларо бойтар гардонди, ба шакли нави он — новеллаи лирикӣ асос гузошт. Ии гуна новелла ҳам соҳиби шеърият, лиризм, психологизм, юмор ва ҳам соҳиби мазмуни прогрессивии ҷамъияти мебошад.

Дар адабиёти классикии тоҷик «Гулистан»-и Саъдӣ, «Бадоевъ-ул-вакоевъ»-и Зайниддини Восифӣ, «Наводир-ул-вакоевъ»-и Аҳмади Дониш, «Наводир Зиёния»-и Садри Зиё ва дигарҳо аз ҳикояҳои муҳтасари пурхикмат иборатанд. Новеллаҳои ба ҳуд ҳоси классикони мо, ки баъзан ҳарактери ёддоштӣ доранд, аз рӯи материалҳои ҳаётӣ ва фактҳои аз сар гузарондан ҳуди нависандагон идеяҳои пешкадами ҷамъиятиро таҷассум намудаанд.

Максим Горький асосгузори новеллаҳои замони нави советӣ шинохта шудааст. Аз солҳои 90-ӯми асри XIX сар карда, Горький новелла ва ҳикояҳои романтикую реалистии зиёде ба вуҷуд овардааст, ки онҳо соҳту низоми ҳаётни буржуазиро маҳқум карда, танганаи озодӣ ва адолати иҷтимоиро инъикос кардаанд. Горький ҷавон дар новеллаю ҳикояҳои романтикиаш «Макар Чудра», «Кампирни Изегриль», мачмӯаи «Очеркҳо ва ҳикояҳо» ва ҳикояҳои реалистӣ — «Емельян Пиляй», «Бобо Архип ва Лёнька», «Коновалов», «Ситетакор» ва гайра ба воситан образҳои афсонавию фольклорӣ, рамзи ва ҳаётӣ саъю кӯшиши революционии ҳудро зоҳир карда, пролетариати русро ба мубориза барои озодӣ даъват кардааст.

Нависандагони советӣ Всеволод Иванов, Николай Тихонов, Всеволод Вишиневский, Сергей Антонов дар ин соҳа муваффақиятҳои бузург ба даст овардаанд.

<sup>1</sup> Бокаччо Джованни (1313—1375) — яке аз нависандагони итальянист, ки ҳамчун инсонтарвар ва ҳакиматнигор шуҳрат дорад.

Дар адабиёти советии тоҷик устод С. Айнӣ яке аз новеллазна-висҳои барчасти шинохта шудааст. У «Еддоштҳо»-яшро бо новелла ва ҳикояҳои ҳикматомези шавковар зеб додааст. Дар замони ҳозира Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҷалил ва Фазлиддин Муҳаммадиев ҳамчун новелла ва ҳикоянавис шӯҳрати қалон доранд. Махсусан новеллаҳои Р. Ҷалил аз омӯзиши анъанаҳои неки А. Чехов ҳабар медиҳанд. Новелла дар маҷмӯаи ҳикояҳои Ҳаким Қарим «Ҳикояҳои хурд» (1935), Р. Ҷалил «Ҳисса аз кисса» (1941), «Ҳикояҳои замони ҷанг» (1944), «Умри дубора» (1949) бисъёр дучор меояд.

**Латифа** Дар байни ҳалқ ҳикояҳои хурди ҳазломез ва ҳаҷвие шӯҳрат доранд, ки онҳоро латифа (аник-дот) меноманд. Латифаҳо аз замонҳои қадим ба адабиёти ҳатти тоҷик роҳ ёфтаанд. Дар «Маснавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ, асарҳои Саъдӣ, Убайди Зоконӣ, Ҷомӣ ва дигарон латифаҳои ҳалқии зиёдеро дидан мумкин аст.

Латифаҳои ҳалқии тоҷик асосан бо номҳои Афандӣ (Хоҷа Насриддин) ва Мушғиқӣ вобаста буда, онҳо ҳамчун қаҳрамонони ин гуна ҳикояҳо амал мекунанд. Авғони Бухорӣ дар асари худ «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт ва лавомеъ-ур-ривоёт» (асри XIII), Убайди Зоконӣ дар «Рисолаи дилкушо» (асри XIV) маҷмӯаи латифаҳои ҳалқиро ҷамъ овардаанд. Абдусалом Деҳотӣ дар замони мо маҷмӯаи «Латифаҳои ҳалқии тоҷикий»-ро тартиб додааст. Устод Айнӣ дар романи «Ғуломон» латифаи зиёде овардааст.

**Ҳикоя** Агар сюжети новелла дар асоси як воқеа соҳта шавад, ҳикоя якчанд воқеаю ҳодисаро дар бар мегирад. Ҳикоя, ки доирон мавзӯаш васеътар аст, масъалаҳои рӯзмарраро ба маркази диккат гузошта, дар ҳадди муносибатҳои ҷамъияти ба ҷиҳатҳои муҳимми майшати одамон даҳл мекунад. Ҳикоя воқеаҳоро муфассал ва ҳартарафа тасвир намуда, мавзӯро бо истифодаи ҳаёли бадей ва композицияи муайян ҳал менамояд.

Ҳикоя — жанри ҷанговари адабиёти баденст. Вай ба нависандагони имконият медиҳад, ки ба ҳамон ҳодисаҳои ҷамъияти ҳамовозӣ намояд. Мушкилписандии ҳикоя аз он ки масъалаҳои муҳимми имрӯзан ҳаёти мусирро бояд муҳтасар ва возех дар якчанд саҳифа бо образу портретҳои боварибахш инъикос кунад. Ҳизмин тавр, муаллиф дар мисоли ягон воқеаи хурди «назарногир» орзую омоли бузурги одамони советиро, ки ҳатмӣ онро ба даргоҳи бахту саодат мерасонад, бо завқи тамом ба таҳдил гирифта, дилҳои хонандагонро тасхир менамояд.

Устодони ҳикоя дар адабиёти советӣ М. Горький, М. Шолохов, Н. Тихонов, М. Пришвин ва дар адабиёти советии тоҷик С. Айнӣ, Ҳ. Қарим, Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, А. Деҳотӣ мебошанд. Ҳ. Қарим ба гайр аз «Оқшуда» (1930) боз маҷмӯаи ҳикояҳои «Садои рӯзҳо» (1933), «Ҳикояҳо» (1935) навиштааст. Ҳикояҳои Ҷ. Икромӣ «Равон озори туро надоштан», «Ҷавоби муҳаббат», «Интизорӣ» ва дигар дар маҷмӯаи ў «Ҳикоя ва очеркҳо» (1960) ҷамъ оварда

шудаанд. Ҳикояҳои Р. Ҷалил дар мачмӯаҳои ў «Шеърҳо ва хикояҳо» (1939), «Умри дубора» (1949), «Баҳор» (1950), «Ҳикояҳо» (1954) ва «Шинкасти тилисмот» (1964) нашр шудаанд. Ҳикояҳои ҳаҷвии А. Дехотӣ «Каромоти оҳирин», «Мошинан тарҷима», «Қиссаи номмонӣ», «Курбони лайдатулқадр» ва дигар пурра ба талаботи ин жанр ҷавоб медиҳанд. Дар китоби Ф. Ниёзӣ «Интиқоми тоҷик» (1947) бо ҳикояҳои «Фарзанд», «Писари ман», «Дидор», ки дар асоси хотираҳои фронтии нависандагони таълиф ёфтаанд, шинос шудан мумкин аст. Мачмӯаи Пӯлод Толис «Ҳикояҳон даҳ сол» (1957) бехтарин намунаи эҷодиёти ин нависандагони ҷавони боистъядод мебошад. Нависандагони мусоири тоҷик низ мисли Ф. Муҳаммадиев, М. Наҷмиддинов, А. Баҳорӣ, Ю. Акобиров, М. Ҳоҷаев, Қӯҳзод, Б. Насриддинов, Сорбон, Ҳ. Содик, Адаш Истад ба эҷоди ҳикоя бисъёр майл доранд.

**Очерк**      **Очерк яке аз намудҳои асарҳои эпикӣ мебошад.**

Очерк аз ҳикоя бо он фарқ дорад, ки дар вай асосан воқеаҳои ҳақиқии зиндагӣ, одамони зинда аз рӯи мушоҳидаҳои бевоситаи нависандагони таҷассум мебанд. Бофтаи бадей дар очерк хеле кам истифода мешавад. М. Горький гуфтааст, ки очерк ҳамчун жаҳони адабӣ дар байн ҳикояю тадқиқоти илмӣ меистад. Фактҳои ҳаёт, ҳақиқати зиндагӣ дар очерк айнан тасвир мебанд. Очеркҳо чанд хел мешаванд: **очеркҳони илмӣ, таърихӣ, публицистӣ, этнографӣ** ва гайра. Мувоғики талабот ва зарурияти инъикоси материали соҳаҳои гуногуни очеркҳо шакли илмӣ ё бадей мегиранд.

Очеркҳони бадей, ки аз қабили асарҳои баденанд, бо вуҷуди такъя доштан ба одамон ва ҳодисаҳои реалии ҳаёт, ба қондаҳои муайянӣ адабиёти нағиса ҷавоб медиҳанд. Онҳо характерҳои типиро дар вазъияти типӣ мекушоянд. Масалан, дар очеркҳои солҳои ҷонғии Сотим Улуғзода «Ў шаҳри Ленинро мудофиа мекунад», «Қаҳрамони Диенстр, Висла ва Одер», Павел Лукницкий «Тешабой Одилови ленинградӣ» ё дар ҷунни очеркҳои Фотех Ниёзӣ «Қабири Ҳоитӣ», «Азими мерған» «Пӯлод писари Голиб» корнамоиҳои беназири бехтарин фарзандони ҳалқи тоҷик дар вазъияти Ҷағги Бузурги Ватаний ба назар намоён мегардад. Р. Ҷалил дар очерки «Писарҷон» амалиёти баҳодуронан тӯлҷӣ Муҳаммадӣ Иброҳимов, дар очерки «Қаҳрамон Исмоили сомғорӣ» маҳорати ҷонгварии Исмоил Ҳамзаалиевро нишон медиҳад. Ҷ. Икромӣ дар очерки «Қаҳрамони канори Диенпр» ҷаҳду ҷадали Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ Домуллоҷон Азизовро ва дар очерки «Достони марди танкшикан» ҷасорату диловарии Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ Ҳодӣ Қенҷаевро иакӯл кардааст. Дар китоби очеркҳо Ф. Ниёзӣ «Дирӯз, имрӯз, фардо» (1964), ки шаш очерк ҷамъ оварда шудааст, нависандагони таҷассум мебанд. Очеркҳои Ҷ. Икромӣ ва Арислӣ Одинцов «Аҷоиботи сафар», китоби очеркҳои Ф. Муҳаммадиев «Муҳочирон», очеркҳои А. Сидқӣ «Ҷӯраи деринан ман», «Фар-

занди замон» ва дигарҳо адабиёти тоҷикро дар ин жанр бой гардонидаанд.

Дар бораи инишишофи жанри очерк дар адабиёти тоҷики солҳо пас аз ҷанг ва онд ба фаъолияти шаҳсии худ дар ин жанр Ҷалол Икромӣ навиштааст, ки нависандан рус Арнольд Борисович Одинцов<sup>1</sup> боиси пешравии завқи очеркиависии як идда ҷавонон Фазлиддин Муҳаммадиев («Фаттоҳ ва Музaffer»), Аъзам Сидқӣ («Ҷура Саркор»), Ҳабибулло Назаров («Дар ҷустуҷӯн Қарим Ҷевона») ва дигарон гардид. «Арнольд Борисович,—мегуяд Ҷ. Икромӣ,—бо ман ҳам кор кард. Мо дар бораи кӯҳистони Тоҷикистон як китоби очеркҳо навиштани шудем. Бо ҳамии мақсад ба вилояти Қӯлоб, ба райони Данғара, ба Помир, то ба Помирӣ Шарқӣ сайдҳат кардем. Дар натиҷа китобҳои «Аҷонботи сафар» ва «Дар домани офтоб» ба майдон омаданд.. Ин асарҳои моро ҳам дар Душанбе ва ҳам дар Москва ҷоп қарданд ва ҳанӯз бун ҳуши ин эҷодиёт аз байн нарафтааст».<sup>2</sup>

Очерк низ ба мисли дигар жанрҳо бо мурури замон, мувоғики талаботи давр таҳаввулоте мебинанд. Намунаан очеркҳои тозаи баденю сиёсӣ ва публицистиро дар ду китобе, ки ба забони русӣ таҳти узвони «Аз Норак то Рогун» («От Нурека до Рогуна», Москва, 1978) ва «Ҳасби ҳоли кӯҳистон» («Биографии вершин», Душанбе, 1981) нашр гардидаанд, дидан мумкин аст. Устодони ин жанр— Константин Симонов, Владимир Тендряков, Савва Дангулов, Ҷалол Икромӣ, Мӯъмин Қаноат, Ибод Файзулло, Бобо Насриддинов, Мутеулло Начмиддинов ва дигарон бо синтези унсурҳои очерку ҳикоя, ёддошту публицистика мавқеи мухимми иншооти нодири замон будани Нораку Рогуни дар комплекси территориявию истеҳсолии ҷануби Тоҷикистон нишон додаанд.

ГЭС-ҳои Нораку Рогуни, ки дорон қуввани энергиии беназир буда дар Осиёи Мёнга ягонаанд, на таҳо заминҳои лабташнаи Данғараю Бешкент, Ёвон ва дигар биёбонҳои ҳушку бекорхобидан республикаамон, дашту чӯлҳои ҷонсӯзи якқатор республикаҳои бародариро низ сероб менамоянд, боиси бонгарии ҳочагин ҳалқи ватан мегарданд.

Ин соҳтмонҳои азими даврон инчунин мактабест дар тарбияи ҳиссёти интернационалии бинокорони он, ки аз намояндагони 40 миллат иборатанд ва маҳсусан дар тавлиди тарбияи коргарони техникадони тоҷик роли қалон бозидаанд. Интернационализм дар ин мавзеъ ҳеле анъанаҳои науру ба вуҷуд овард. Баҷуз дӯстии ҳешовандии ветеранҳои ҷавонон дар иду тӯю сур ва дар концертҳои рӯзи истироҳат дутору танбӯро баяну балалайка, раксҳои тоҷикию ўзбекию арманиро раксҳон русию украинӣ ва дигар иваз

<sup>1</sup> Одинцов Арнольд Борисович—очеркиависи вомӣ бо ташаббӯҳи итифоқи нависандагони СССР за Тоҷикистон ба Душанбе омада, то юхиро умраш дар ин ҷо зиндагӣ ва кор мекард.

<sup>2</sup> Икромӣ Ҷ. Шоистаи иборат (як шаҳс, агар доно ва тавони бешаз, ҷондии нафарро аз пак ҳуд мебарад). «Маданияти Тоҷикистон», 1983, II ноъянӣ.

мекунанд. Ҳама баробар аз онҳо завқ мегиранд. Дар дастархондорӣ ва меҳмонпарварӣ низ ин дар ҳар хонаю ҳавӣ ба назар мерасад.

Очеркҳо зикршуда ин ҳама афзалияти чамъияти социалистиро бо тамоми айёният ба тасвир гирифтаанд.

Инак, нависанда дар ин намуди наср образҳо ва чамъбастҳояшро бештар на ба воситан фантазия (такайюлот), балки дар асоси ҳуччатҳои мавҷуда ва мушоҳидаҳои бевосита ба вучуд мөрад. Бинобар ҳамин ҳам очерк яке аз шаклҳон фаъолу оперативӣ дониста шуда, ба ҳар воқеаи ҳаёт мудоҳила мекунад.

Публицистика ба очерк назди мебошад. Публицистика ва асарҳои публицистӣ ҳамчун як жанри насири адабӣ асосан мавзӯъҳои зарури замонавнеро ки ба воқеаҳои чамъиятии сиёсӣ даҳл доранд, мавқеи мудоҳимаю мубоҳиса қарор медиҳад. Асарҳои публицистӣ ду хел мешаванд: яки онҳо маколаҳои газетавию журнали (маҳсусан сармақола ва обзор), аҳбороту очеркҳо, памфлету фельетонҳо, тақризу даъватномаҳо мебошанд, ки характеристики сиёсӣ-иҷтимоӣ дошта, максади публицистро донор ба масъалаҳои мудоҳимми давлату чамъият ифода менамоянд; дигаре — публицистикан бадеъ аст, ки бо вучуди ба конунияти асари бадеъ тобеъ буданаш, мавзӯъҳои сиёсии ҳозирзамонро ба тарзи хос ба музокираю мудоҳима мегирад.

Публицистика дар ду намудаш ҳам солномаи ҳозирзамон дошинаст шудааст. Дар осори публицистии санъаткорона нишошууда дар баробари ақидаҳои реалистии имрӯза фардон зиндагӣ ва ояндан ҳалқ низ ба тарзи романтикий тасвир меёбад. Публицистика аз қабили жанрҳои ҷанговарона ба шумор рафта, роли муаллиф дар он мавқеи ҳалқунаида дорад. Муаллиф дар публицистика — дилу рӯҳ аст, ки бе онҳо зиндагӣ нест, Муаллиф дар публицистика, ки шомили — фарогирандаи концепцияҳои муайянни идеологию эстетикий ва ҳаётни интисодӣ мебошад, дар айни замон ҳамчун иштирокчи бевоситан тақдиру зиндагии конкрети нисон ва ин ё он шаҳс ҳурӯҷ мекунад.

Ба ҳамин тарик, публицистика сухани ошқору «беларда» буда, ба фактҳо такъя дорад. Публицистика ба қадом аз дар шакле, ки ҷараён қунад, бояд мадду ҷазри зиндагиро объективона, аз рӯи талаботи ҳамзамонон бо ҳумҷатҳои радиашаванди нишонрас инъикос намояд.

Пленуми июнии (соли 1983) КМ КПСС хизмати адабӣёту санъати советиро дар ҳаёти маънавии чамъият сазовор қайд на-муда, таъқид кард, ки ҳар эҷодкор ҳангоми таълифи асар, пеш аз ҳама, бояд ба мавқеи гражданини худ ва қаҳрамонон, фаъолмандии иҷтимоию ҳисси маъсулиятишиносии онҳо аҳамияти ҷиддӣ динад. Ин нукта дар нутки роҳбарони Партия басо возеҳ ифода шудааст. Аз ин рӯ, осори таърихиҷои қаҳрамонӣ, воқеену бадени муосир ва дигар низ аз «ғоянокии баланд, устувории мавқеъ ва часо-

рати андешароний»-и жанри публицистій, ки кошифу байракбардори сулху амният дар адабиёт аст, саршор бошад.

Намояндагони барчастан публицистикаи сиёсӣ ва илми марксистӣ — В. И. Ленин, В. В. Воровский, М. С. Ольминский (Александров), А. В. Луначарский шинохта шудаанд.

Намояндагони барчастан публицистикаи бадей дар адабиёти советӣ Максим Гор'кий, Илья Эренбург, Алексей Толстой ва Михаил Шолохов дониста шудаанд. Ашъори революционии В. Маяковский намунаи нави назми публицистист. М. Гор'кий ва В. Маяковский дар асоси анъанаҳои пешқадами адабиёти рус адабиёти публицистии бадей эҷод намуданд, ки он сифатан нав буда, бо забони образноки худ ба пролетариат хизмат мекунад. Ҳаҷвино-маҳои Гор'кий «Шахри шайтони зард», «Ҳамроҳи кистед, устодони маданият?», яккатор шеърҳои тундузези публицистии Маяковский ба мисли «Паспорти советӣ», «Зани парижӣ», «Сиёҳу сафед», «Америкаро кашф кардани ман», «Пули Бруклин», «Бродвей» ва гайра бо ҳусусиятҳои навовариашон бехтарин жанри публицистикан нави сиёсии бадей шинохта шудаанд.

Дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватани публицистика хеле авҷ меғирад. Нависандагони советии рус А. Толстой, И. Эренбург, М. Шолохов, Л. Леонов, А. Фадеев, К. Симонов, Б. Горбчтов, Б. Полевой якҷоя бо қаламкашони намоёни Республикаҳои миллӣ бо маколаҳои пурдалели публицистии худ нисбат ба фашизми Гаддор хисси адоват ба вучуд меоварданд. Ҳоло дар публицистикае, ки ҳусусияти байналхалқӣ дошта, ба мавзӯъҳои умумиҷаҳонӣ даҳл мекунад, мавзеи воқеанигорони советӣ Юрий Жуков, Валентин Зорин, Генрих Боровик, М. Лъзов, Николай Грибачев, Александр Чаковский ва баъзе дигарон намоён аст.

Публицистика дар адабиёти тоҷик пас аз Революцияи Қабири Октябрь пайдо шудааст. Садриддин Айнӣ бо аввалин такризу мақолаҳояш барои инкишофи публицистика низ дар адабиёти советии тоҷик асос гузоштааст. Мақолаҳои проблемавии ў «Қавми тоҷик ва рӯзнома», «Тоҷикони кӯҳистон», «Қобилияти ташкилотӣ дар тоҷикон» ва гайра, ки дар солҳои 20-ӯм, дар айни чӯшу ҳурӯши муборизаҳои синӣ ба вучуд омада буданд, ба ҳифзи фатҳҳои революция хизмат карда, ба ҳар гуна ақидаҳои зараровари миллиатчиёни буржуазӣ ва пантуркистон зарбаҳои ҷонкоҳ мезанданд. Ғаъолияти публицистии устод Айнӣ дар замони Ҷангӣ Бузурги Ватани хеле вусъат ёфтааст.

Дар зумраи адабони тоҷик Мирзо Турсунзода яке аз публицистҳои оташинсӯҳан ба шумор меравад, ки дар нутқу мақолаҳояш ва асарҳои баденаш душманони сулху амниятро беражмонад. Ба қалами Турсунзода зиёда аз 200 мақолаи публицистӣ мансуб аст. Роли М. Мишакар, Ҷ. Икромӣ, С. Улугзода, М. Қаноат ва баъзеи дигарон дар инкишофи публицистикаи тоҷик қалон мебошад.

Ба очерк ва публицистика наздиқ боло якчанд намуди дигари асарҳои эпикӣ адабӣ-бадей мавҷуд аст: ёддоштоҳо, фельетон, мурросалот ва гайра.

### **Еддошт**

**Еддошт дар адабиёти илмӣ ва тақидӣ мемуар ном гирифтааст. Мемуар калимаи франсавӣ буда, маънион ёдбудро дорад.**

Еддошт яке аз жанрҳои адабиёти ривояти ба шумор меравад. Ин гуна асарҳо дар асоси саргузаштҳои худи нависандагӣ ё аз рӯи он воқеаҳое, ки ў иштирокӣ ва шоҳиди он шудааст, таълиф меёбанд. Аксар дар ёддоштҳо ба воситати образҳои зиндаю дилкаши бадӣ манзараҳои васеи ҳаётӣ чамъияти, сиёсӣ ва адабии ин ё он замон нишон дода мешаванд. Еддоштҳои А. И. Герцен «Саргузашт ва орзӯҳо» («Былое и думы») аз ҳамин қабил асарҳост. Дар адабиёти рус жанри ёддоштнависӣ хеле тараккӣёфт мебошад. Бехтарини онҳо асари сегонаи Л. Н. Толстой «Бачагӣ», «Наврасӣ» ва «Чавонӣ», А. Толстой «Бачагии Никита», повести (сегонаи) тарҷимиаҳолии М. Горький «Бачагӣ», «Дар байни мардум» ва «Университетдон ман»; повести (чоргонаи) тарҷимиаҳолии Федор Гладков «Бачагӣ», «Зани озодиҳоҳ», «Соли нек» ва «Чавонии бо ҷӯшу ҳурӯш» ба шумор мераванд.

Дар адабиёти тоҷик низ ёддоштнависӣ аз қадим маълум аст. Намоёнтарини асарҳои ёддоштӣ «Бобурнома»-и Задирiddin Бобур, «Гулистон» ва «Бӯстон»-и Саъдӣ, «Ҳамсат-ул-мутахайирин»-и Алишери Навой, «Сафарнома»-и Носири Хисрав, «Бадоъ-ул-вакоъ»-и Зайнiddин Восифӣ, «Наводир-ул-вакоъ»-и Аҳмади Дониш, «Ғароиб-ул-хабар фи аҷониб-и-сафар»-и Возехи Бухорӣ, «Наводири Зиёни»-и Шарифҷон маҳдуми Садри Зиё, ки дар ов асарҳои ёддоштӣ ў «Латонифу мутонибот» ва «Тазкират-ул-хукамо» доҳил шудаанд, мебошанд.

Устод Айнӣ бехтарин анъанаҳои ёддоштнависии адабиёти меросиро бо анъанаҳои хуби адабиёти революционӣ ва советии рус пайваста «Ёддоштҳо»-и худро иборат аз 4 ҷилд таълиф кардааст. С. Айнӣ ҷун M. Горький ва F. Гладков процесси пайдоиш ва ташаккули одами наъ, ҷавонмарди аз байни ҳалқ баромадаро дар замини васеи ҳаётӣ чамъияти ва сиёсии охири асри XIX ва ибтидии асри XX акс кунонидааст.

Маҳорати ёддоштнависии С. Айнӣ барои адабони тоҷик мактаби анъанаҳои неки пурсамар гардида, барои ба ин жанр муроҷнат кардан ба дигарон илҳом бахшидааст. Повестьҳои тарҷимиаҳолии С. Улугзода «Субҳи ҷавонии мо», Раҳим Ҷалил «Маъвои дил», Ч. Икромӣ «Устоди ман, мактаби ман, ҳуди ман» ва «Айёми ҷавонӣ»-и M. Миршакар мисоли ин қабил асарҳост.

Еддоштнависӣ дар назм ҳам маком дорад. Бобҳои оид ба тарҷимиаҳоли A. Лохутиро дар достони ў «Парни баҳт», M. Турсунзодаро дар «Ҳасани аробакаш» дидан мумкун аст. Достони F. Мирзо «Асрор» сар то сар манзуими тарҷимиаҳолист.

**Фельетон** Фельетон аз жанри хурдтарини асарҳои эпикӣ буда, аз калимаи франсавӣ — варака гирифта шудааст. Фельетон ҷун як намуди маҳсуси маколаи газетавӣ аввалин бор дар Франция эҷод ёфта, дар он рафтари ношонистони баъзе одамони бадкирдор ва ё ҳодисаҳои носолиму нодурусти ҳаётӣ чамъияти ҳаҷву истехзо мешавад. Фельетонро баъзан бо

назм, аксар бо наср менависанд. Дар таърихи адабиёти советӣ фельетонҳои манзуми Д. Бедный, В. Маяковский ва С. Миҳалков машҳуранд. Фельетониависҳои номии мо Д. Заславский, Г. Рыклини, С. Нариняни бо наср фельетонҳои байналхалқӣ навишта, сиёсати ҷоҳилонаи империализмро шармандау беобрӯй мекунанд. Михаил Кольцов ҳамчун фельетониавис шӯҳрати маҳсус дорад. И. Шатуновский низ дар саҳифаҳои газетаи «Правда» бо фельетонҳои байналхалқӣ доимо баромад мекунад.

**Муросала** **Муросала ё муросалат** (муросалот-чамъ) низ ба жаирҳои хурди эпикӣ доҳил шуда, аз мактубнависӣ, мукотиба иборат аст. Мактуб ё номанависҳо дар байни шоирону нависандагон ва санъаткорони ҳалқу миллатдо аз қадим машҳур аст. Дар ин гуна муросалот бачуз муносибати шахсӣ ва рафоқат, инчунин мубоҳисаҳои эҷодӣ ва баҳодиҳӣ ба асаҳрои якдигар, ки ба тақриз наздик аст, мушоҳид мешаванд. Дар муросала-номаҳо ба масъалаҳои гуногуни назарӣ-эстегӣ низ даҳл карда шуда, як навъ таъсиргузорӣ ба усулу услуби ҳамдигар мавқеъ дорад.

Жаир муросала чӣ дар адабиёти Шарқ, аз ҷумла адабиёти классикуи мусоири тоҷик ва чӣ дар адабиёти русу Гарбии Европа фаровон истеъмол шудааст. Намунаи бехтарини муросала дар адабиёти советии рус мукотибаҳои А. М. Горький — Ромен Роллан ва Анри Барбюс, М. Горький — А. Серафимович, Л. Леонов, Н. Тихонов ва дигарон, мукотибаҳои С. Айнӣ — А. Лохутӣ, М. Турсунзода, А. Дехотӣ ва дигарон.

Дар адабиётшиносии умумӣ навъи муросала **эпистолярний жаир** ном дорад.

**Повесть** **Повесть маънои қисса ё ривоят** дошта, ҳамчун яке аз намудҳон асари эпикӣ аз ҷиҳати ҳаҷм ва композицияи ҳуд байни ҳикоя ва роман менистад. Повесть, ки ҳаҷман аз ҳикоя қалонтар аст, аз ҷиҳати соҳт ҳам мураккабтар мебошад. Агар дар ҳикоя ду ё се эпизод тасвир ёфта, тақдирӣ 3—4 нафар нишон дода шавад, дар повесть якчанд воеқа мухокима шуда, як давраи нисбатан хурди таърихӣ инъикос мегардад. Ҳамин тарик, силсилаи воеқаҳо дар повесть дарозтар ва микдори иштироккунандагон зиёдтар мебошад. Бо вучуди он нависандай повесть ба қушодани хислат ва сифатҳои ду-се персонажҳои асосӣ диккат дода, характеристики онро равшан мекунанд. Чунинанд асари А. С. Пушкин «Повесть о Белкине», асари Борис Полевои «Достони марди ҳақиқӣ».

Дар адабиёти тоҷик повесть жаир нав буда, ҳамчун намуди насли реалистӣ дар даврони соҳти социалистии ҷамъияти мо бо таъсирӣ адабиёти рус ва дигар ҳалқҳои СССР ба вучуд омад. С. Айнӣ бо нахустин повести ҳуд «Одина» (1926) ба ин жаир дар адабиёти советии тоҷик асос гузаштааст. «Марги судхӯр» ном асари ҳаҷвии устод Айнӣ намунаи барчастани повесть мебошад. Дар ин повесть арафаи Революции Ҷабрили Октябръ ва Революции ҳалқии советии Бухоро (1920) дар Осиёи Миёна нишон дода шудааст. Идеяи нависанда ва муносибати ў ба зиндагӣ ба ту-

файли образхон манғилю мусбат — Корй Исмат, Арбобруй, Радими Канд, Ҳамроҳрафик, Мӯҳсин, талабаи мадраса, тарҷумон ва дигарон ифода гардидааст.

Байнин ҳикояю повесть, повесту роман худуд гузоштан баъзан мушкил аст. Ҳикояҳо баъзан калон ҳам мешаванд. Повестъҳон Гоголь «Хиёбони Нева», «Шинель» хеле хурд буда, повести А. Пушкин «Духтари капитан» аз романи Ю. Лермонтов «Қаҳрамони замони мо» калонтар мебошад. Повести тарҷимаҳодии С. Улуғзода «Субхи ҷавонии мо» аз романи Ч. Икромӣ «Ман гунаҳгорам» калонтар аст. Дар адабиёти тоҷик «Ятим» (С. Айни), «Ёрони боҳиммат» (С. Улуғзода), «Ҷавоби муҳаббат», «Тори анкабут» (Ч. Икромӣ), «Дар он дунъё» (Фазлииддин Муҳаммадиев) ва дигарҳо ҳамчун повесть маълуманд.

Дар ҷараёни иникишифи жанри повесть дар адабиёти советӣ повестъҳон машҳури Қаҳрамони Мехнати Социалистӣ Чингиз Айтматов (нависандан кирғиз) роли калон доранд. Ӯ ҳамчун нависанди милли дар повестъҳояш «Роҳи қаҳқашон», «Алвидоз, Гулсарӣ!», «Турнаҳон навбаҳорон», «Киштии сафед» (1970) аз ҳаётин ҳалки худ ва таърихи сиёсату маданияти Қирғизистон нақл мекунад. Повести охирни нависанда «Саги маллаи дар соҳили баҳр давана» (1977) ба ҳалки хурди Шарки Дури Советӣ — нивҳо баҳшида шудааст. Дар ин повестъҳо яккатор масъалаҳон муҳими умумииносӣ, одобу аҳлоқи одами охир асри XX ба муҳокими таҳлил гирифта шудаанд.

**Роман** Роман калимаи франсавӣ буда, дар асл маънои асарҳон ба забони романӣ (франсавӣ, итальянӣ ва португалӣ) навишташударо дошт. Сонӣ, роман ҳамчун асари калони бадени эпикӣ хеле писандида ва паҳнгардида, эътибор пайдо кард. Дар роман роҳҳон гуногуни ҳаётин шахс ва муносибатҳои мураккаби ў бо ҷамъият ва одамон тасвир мёбад. Роман ҳамеша зиддияти тезутунди намояндагони синфҳо ва табакаю тоифаҳон гуногуни ҷамъиятро фаро мегирад. Дар роман риштан тақдири бисъёр персонажҳо баҳам пеҷ меҳӯрад ва дар тасвир одамон ҳарактерҳон типӣ бо таърихи пешравиашон комилан нишон дода мешаванд. Роман, ки дар инъикоси зиндагӣ ва ё ягон давр имкониятҳон вассеъ дорад, назар ба ҳикояю повесть бо якчанд плану нақша соҳта мешавад. Образҳо дар роман бо ҳарактеристикаи мураккаби худ фарқ мекунанд; иштироккундандагони зиёде ҳартарафа таҳлил ёфта, ҳам дар ҳаётин ҷамъиятӣ, ҳам дар ҳаётин шахсӣ ва оиласвиашон акс мёбанд. Проблемаҳон бузурги ҳаёт дар роман бо соҳт ва сюжети мураккаб муҳокима шуда, фикру ғояи нависанда бо мукотибаю муколимаҳо, дафтари хотира, ҳикоя, рӯчи лирикӣ ва тайра баён мегарданд.

Ба ҳамин тарик, ҳусусиятҳон романро ин тавр муайян кардан лозим аст: 1) тасвири вусъатиёни ҳаёт; 2) ҳартарафа истифода бурдани воситаҳон тасвирни бадей; 3) серпланиӣ ва сермавзӣ; 4) дар процесси пешравиашон тараққӣ инъикос намудани воқеаҳо ва одамон; 5) ба ҳаёт хеле наздик будани тасвирни ходисаҳо.

Таърихи ба вучуд омадани роман хеле дуру дароз буда, ба за-

монхони Юнони қадим тааллук дорад. Романҳои он замон асосан ба хаёлу афсона ва ачонботу ғароибот такъя дошт, тасвири масъалаҳои таърих тобеи шавкӯ табъи нависандо буд. Андаке дертар, дар асрҳои II—III милод ду намуди роман пайдо мешавад: романҳои ҳачвӣ ва романҳои, ки ҳаёти орому осоиштаро васф менамоянд. Ниҳоят, дар асрҳои XII—XIII ин жанри асари эпикӣ дар Аврупо инишиф ёфта, ба корнамоиҳои сипохиён (рышаръҳо), ба паҳлавонӣ ва баҳодурии онон бахшида мешавад. Чунин романҳо маҳсусан дар мамлакатҳои Германия ва Франция нашъуна-мо ёфта, ҳамчун воситан мубориза бар зидди идеологияи феода-лию калисой истифода мешаванд.

Романи реалистӣ, ки бо решаваш ба романҳои ҳозирз-мон наздикий дорад, дар асрҳои XVIII—XIX пайдо мешавад. Аср XI VIII — асрест, ки тартибу низоми феодалий дар Аврупо бар-бод рафта, буржуазия дар айни болоравиаш буд. Дар ибтидои пайдоиши худ роман равияни сентименталий (рахму шафкатпарас-ти)ро паси сар карда, тадриҷан ба жанри ҳартарафа бои соҳиб-иҳтиёр мубаддал гашт. Бо мурури замон вай то ба дараҷаи реализ-ми тақиҷӣ расид. Роман тадриҷан ба ҷони тасвири воқеаҳои мон-зарочӯёна ва ачонботу ғароибот, тасвири воқеаҳои иҷтимоиро дар бар гирифт.

Романи реалистӣ дар асрҳои XVIII—XIX дар Россия ва Авру-по хеле тараккӣ кард. Нарежный, Пушкин, Лажечников, Вл. Одо-евский, Полевий, Загоскин, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Дос-тоевский, Чернышевский, Л. Толстой, Писемский ва яккатор дигар нависандагон — дар Россия; Жан Жак Руссо, Жорж Санд, Флобер, Стендаль, Дюма, Золя, Бальзак — дар Франция; Ричардсон, Вальтер Скотт, Диккенс — дар Англия; Новалис, Томас Манн ва Генрих Манн — дар Германия; Марк Твен, Фенимор Купер, Джек Лондон — дар Штатҳои Муттаҳидан Америка; Мандзони — дар Италия ва бисъёр дигар нависандагони адабиёти русу ҷаҳо-ни сад ва ҳазорҳо роман эҷод намудаанд. Дар ин романҳо ман-зароҳои васеи ҳаёти ҷамъиятии замони ин нависандагон ба шак-ли бадей инъикос ёфтаанд.

Роман дар адабиёти тоҷик шакли ба худ хос дошт. «Хирад-нома», «Кобуснома», «Синдбоднома», «Искандарнома», «Бахти-ёрнома», «Абӯмуслимнома», «Доробнома», «Қаҳрамоннома», «Са-маки айёр» ва дигарҳо чун сарҷашмаи анъанаҳои миллии насири бадей боиси навовариҳои романни ҳозираи тоҷик шӯданд. Вале романни имрӯзан тоҷик якбора ба вучуд наомадааст.

Пас аз Революции Октябрь барои ташаккули романни адабиёти советии тоҷик анъанаҳои пешқадами романҳои революционии рус ва Аврупо таъсири калон гузаштаанд. Якӯмин романни тоҷики «Дохунда»-и С. Айнӣ дар мавзӯи ҳалк ва революция навишта шудааст. Асарҳои Ч. Икромӣ «Шодӣ», «Духтари оташ», «Дувоз-даҳ дарвозаи Бухоро» ва «Таҳти вожгун», Р. Ҷалил Одамони ҷовид ва «Шӯроб», С. Улугзода «Навобод» ва «Восеъ» романҳои замони советии моанд, ки ҳар қадоми онҳо як фосилан таъри-

хи хаёти халки точик, мубориза, рӯҳи инсонпарварӣ ва меҳнатдустии ўро бо таҳлили чукур нишон додаанд.

Вакте ки дар роман воеа ва ҳодисаҳои зиёде аз рӯи материалиҳои зандағӣ ба ғояти мураккабиаш нишон дода шуда, як давраи қалони таъриҳи бо ҷангу ҷидолҳои синфиӣ ва мағкуравӣ, бо задухӯрдҳои драмавӣ ва фочиавӣ баён мегардад, онро **романи эпопеяӣ** меноманд. Чунинанд романҳои ҷандҷилдаи Л. Толстой «Ҷанг ва сулҳ», М. Горький «Ҳаёти Клим Самгин», М. Шолохов «Дони ором», А. Толстой «Роҳи мусибату кулфат», А. Серафимович «Сели оҳанин» ва С. Айнӣ «Ғуломон». Баъзан романҳои «Емельян Пугачёв»-и В. Шишков ва «Гвардиии ҷаҷон»-и А. Фадеевро ҳам эпопея меноманд.

Ба эпопея силсилаи романҳо низ доҳил мешаванд. Мисоли наਮоёни силсилаи романҳо асарҳои нависандан реалисти Франция Оноре де Бальзак мебошад, ки бо номи «Мазҳакан одамон» («Человеческая комедия») маълум ва машҳур буда, зиёда аз 20 ҷилдро дар бар гирифтааст.

Баъзан қаҳрамонҳои як роман дар романни дигар иштирок карда, боиси муттаҳидин соҳту сюжети ҳар дуи онҳо мешзванд. Ин ду романни ба ҳам алоқаманд **дилология** (романи дутона), се романни ба ҳам алоқаманд **трилогия** (романи сегона), ҷор романни ба ҳам пайваста **тетралогия** (романи чоргона) номиданд мешаванд. Мисоли дилология романни нависандан мътируфи қазок Мухтор Авезов «Абай» ва «Роҳи Абай», романни дугони Рахим Чалил «Шӯроб», романни дугони М. Ҳоҷаев «Об—рӯшнӣ» мебошанд. Мисоли равшани **трилогия** романҳои нависандан машҳури руси аври XIX И. Гончаров «Таърихи oddӣ» (1847), «Обломов» (1859) ва «Партгоҳ» (1869), асарҳои романнависони мусоир А. Толстой «Хоҳарон», «Соли ҳаждаҳ» ва «Субҳи тира», ки таҳти уйони «Роҳи мусибату кулфат» ҷамъ омадаанд, романни сегонаи К. Федин «Шодихон нахустин», «Тобистони ғайриоддӣ» ва «Гулхан» мебошанд. Асарҳои С. Айнӣ «Одина», «Доҳунда» ва «Ғуломон» як шакли ба ҳуд хоси романни сегона буда, ҳалқ қаҳрамони асосии онҳост. Ҳалқ дар муборизаи исроркорони ҳуд дар роҳи озодию истиклоният Ҳамҷун меҳвари асосии ин се асари эпопеяӣ онҳоро бо якдигар пайвастааст. Асари Ч. Икромӣ «Духтарни оташ», «Дувоздаҳ дарвазаи Бухоро» ва «Таҳти вожгун» романни сегона буда, ҳусусиятҳои эпопеяӣ дорад. Қаҳрамонони асосии он Ҳайдарқул, Фирӯза, Асо, Каримҷон ва дигарон аз аввал то оҳирин роман тадриҷан дар тараккии маънавиашон нишон дода шуданд.

Яке аз романнависони бузурги адабиёти мусоир қазоқ Абдузалил Нурпесов ба шумор меравад. Ӯ ба ҳар як китоби **трилогияи** ҳуд «Хун ва арак» номҳои алоҳида додааст: «Говгум», «Сарсониу саргардонӣ», «Завод». Ҳар яки ин китобҳо як давраи ҳаётни ҳалқи қазоқро дар бар гирифтааст. Романҳои Ю. Акобиров «Заминни падарон», «Норак» ва «Водии мухаббат» намунаи романни **сегонаест** дар мавзӯи замонӣ, ки ба азхудкунии заминҳои нав-

кораму водихон Вахшу Бешкент ва ишооти ГЭС'и Норак бахшида шудаанд.

Силсилаи романҳои нависандай мазтуфи советӣ Мариэтта Шагинян, ки ба муносабати 100-солагии В. И. Ленин эҷод шуда, аз таърихи зиндагии оиласан Ульяновҳо ва ҳаёту фаъолияти доҳӣ нақл мекунад, аз чор қитоб иборат аст. Ин асар мисоли хуби **тетралогия** (романи чортгона) мебошад: «Тавлиди писар» («Оиласан Ульяновҳо»), «Умумироссиягин якумин», «Билети таърих» ва «Чор сабаки Ленин». Дар ин эпопея ҳалқ ҳамчун қаҳрамони асосӣ ҳурӯҷ мекунад. Омма бо сарварни доҳии худ дигаргуниҳои бузурги таърихӣ ба амзӣ меоварад. Вале нависанда бачуз шахсони таърихии ҳакиқӣ барои равшантар ифода намудани нуктаи назари худ боз персонажҳои ҳаёлиро ҳам ба асар доҳил мекунад. Горький қайд намудааст, ки дар эпопея таърихӣ ва ҳозирзмон ба ҳам омехта мегарданд.

Романҳои бо назм таснифӣ-efta низ баъзан ба эпопея мубаддал мегарданд. В. Г. Белинский чунин асарҳоро куллаи назми эпикӣ, «точи санъат» шуморидааст. Зоро ки нависанда дар ин гуна асарҳо лаҳзаҳои муҳимтарини таърихӣ миллият, ходимони барҷастаи вай ва воеаҳои қаҳрамононаро тасвир карда, дар айни замон ин ҳамаро бо эҳсосоти шахсӣ-субъективин худ зебу зинат медиҳад. Аз ин ҷидат эпопея ҳусусиятҳои назми лирикиро пайдо мекунад, ки он дар ручӯъҳои лирикии зиёде ва тавсифу тасвири одамону воеаҳо ҳувайдост. Чунинанд романи мансуми А. Пушкин «Евгений Онегин», Дар адабиёти точик «Ҳасани арабакаш»-и М. Турсунзода ва «Дэшти лаванд»-и М. Миршакарро романҳои мансум донистан мешояд.

Романҳо аз рӯи мавзӯоти асосии худ ва тарзу тарнихи ҳалли он, ҷунон ки дар боло ишора рафт, якчанд ҳел мешаванд: таърихии революционӣ, таърихии қаҳрамонӣ, оиласавии машӣ, илмии фантастикӣ, тарҷимиаҳолӣ, романи сиёсӣ, мочароҷӯёна ва ғайра. Ғайр аз яккатор романҳое, ки боло зикр шуд, романҳои Чернышевский («Чӣ бояд кард?»), Л. Н. Толстой («Анна Каренина»), Цек Лондон («Пошнан оҳанин», «Мартин Иден»), Вальтер Скотт («Айвенго»), Горький («Модар», «Қори Артамоновҳо»), Юрий Тынянов («А. С. Пушкин», «Қюхля», «Вафоти вазири мухтор») ва ба амсоли онҳо низ ба ин ё он қабил романҳо мансубанд. Дар адабиёти советӣ роман аз ҳар ҷиҳат такмил ёфтааст. М. Горький, Сергеев-Ценский, К. Федин, М. Шолохов, Л. Леонов, А. Фадеев, К. Симонов, С. Айий, Ч. Икромӣ, Раҳим Ҷалил, С. Улуғзода, Ф. Ниёзӣ, Мусо Ойбек, Абдулло Қаҳҳор, Аскад Муҳтор, Собиг Муқанов, Бердӣ Қарбобоев, Чингиз Айтматов, Константин Гамсаҳурдия, Петро Панч, Наира Заръян, Стефан Зоръян, Сулаймон Раҳимов, Андрей Упит, Фёдор Абрамов, Сергей Залыгин, Юрий Бондарев, Семен Бабаевский, Георгий Мерков, Александр Чаковский, Пётр Проскурин, Владимир Тендряков, Юрий Рытхеу, Василь Быков, Олесь Гончар ва дигар романнависони миллӣ ин жонро барои инъикоси таърихи гузаштан ҳалки мо ва ҳаётӣ

муосирони советии мо, ки бинокори чахони наванд, бомуваффа-  
кият истифода бурдаанд ва мебаранд.

Реализми социалистӣ, ки методи адабиёти пешкадамтарин ва  
революционтарини адабиётхост, истеъмоли шаклҳои гуногуни  
романро раво мебинад. Аҳамияти асар, қабл аз ҳама, дар маз-  
мунни он аст. Адибони советӣ бо шаклҳои бои рангоранг идеяҳои  
одамони даврони социализм ва сарсабзиҳои коммунизмро меса-  
роянд. Масалан, романҳои нависандани машҳури муосирни рус  
Юрий Бондарев «Соҳил» ё «Интихоб» барои кушодани мавзӯи  
ватандустии ҳақиқии одами советӣ, олами мавънавӣ-психологӣ ва  
ҷустуҷӯҳои фалсафии фардро ба таҳлилу тадқик мегирад. Чу-  
нинанд романҳои Г. Марков («Сибирь»), П. Прокурин («Так-  
дир»), В. Распутин («Мӯхлати охирин»), эпопеяи В. Смирнов («Кашфи ҷаҳон»), сегонай Ф. Абрамов («Пряслиниҳо»), рөмани  
С. Залыгин («Комиссия»), сегонай А. Чаковский («Галаба») ва  
баъзеи дигар, ки воқеаҳои солҳои Ҷанги Бузурги Ватаний ва за-  
мони осоиштаю маданияти нави ҳочагии қишлоқро дар бар кар-  
даанд.

Дар байни романҳои ҳозирзамонӣ романни Чингиз Айтматов  
«Дуроҳан буронӣ» (ва аз қарни ҳам тӯлонтар буд он рӯз) (1982)  
ҷолиби дикъат аст. «Проблемаҳои мухимми ҳастии инсон дар ин  
роман,— навиштааст олим,— аз ботни тасвир шуда, дар мисоли  
тадқики бадени ҳарактерҳои одамоне, ки Замин дар дӯши онон  
истодааст, ҳалли ҳудро ёфтаанд»<sup>1</sup>. Навоварии романни муосир  
дар мисоли ин асари назарнисанди Ч. Айтматов ҳувайдост.

Романи Р. Ходизода «Ситорае дар тирашаб» (1982), ки дар  
такдизи тараккии романни таърихии тоҷиқ сухани тозаест, ҳусу-  
сиятҳои таърихӣ-хроникалий ва таърихии тарҷимиҳолӣ дошта,  
бо андешаю мудокимаҳои реалистӣ ва фалсафиаш рӯ ба ҳозирза-  
мон овардааст.

## ЛИРИКА

**Таърихи вайдоиш** Лирика, баъд аз эпос, ҷинси дуюми адабӣ ме-  
**ва тараккии лирика** бошад. Вай низ, ҷунон ки дар боло қайд гар-  
дид, намуд, жаир ва шаклҳои гуногун дорад. Яке аз ҳусусиятҳои фарқунандани лирика ҳамин, ки ҳаёт ва ҳо-  
дисаҳои зиндагию табият дар он на бо баёни бевоситан воқеаҳо  
ва саргузашти одамон, балки тавассути изҳори хиссияту тассу-  
роти шоир изҳор мешавад.

Асарҳои лирикӣ ёсосан бо назм эҷод мегардаанд, ҳарчанд лав-  
ҳаҳои лирикӣ дар наср ҳам дидо мешаванд. Шоир низ дар асари  
лирикӣ ҳамон ҳодисаҳои ҳаётӣ ва воқеаҳои зиндагиро, ки повес-  
ту романиавис менависад, ба мудокима мегирад. Вале шоир ода-  
мон, муносибати онҳо, ҳаракат ва амалиёти ононро бӯ наклу ри-  
воят не, балки аз рӯи эҳсосу андешаи ҳуд, ошӯбу ғалаёни қал-

<sup>1</sup> Ломидзе Г. В поисках истины и человечности.— Социалистический  
образ жизни и развитие советской литературы. М., 1983, стр. 74.

баш иишон медиҳад. Чи қадаре, ки олами эҳсосоту ҳаячони шоир пурчӯш, доираи фахмишу донишааш вәсель ва ўтиқоди партия-виаш қавӣ бошад, айнияти ҳаёт ва воқеаҳо низ ҳамон қадар му-каммалтар нағоян мегарданд.

Инак, дар асари лирикӣ, шоир ҳамчун субъект — шаҳс муносибаташро ба зиндагӣ бо воситаи аҳволи рӯхия ва қайфияти худ зоҳир намуда, аз ҳамин гӯшии назар ба ҷиҳатҳои умумӣ ва фардии воқеаю ҳодисоти объективӣ баҳо медиҳад. Лирика, ки асосан бо ҳиссёти одамӣ бештар сару кор дорад, шоир шавку завқашро бевосита «бо фактҳои шууронан ҳаёташ...» бо тамоми заҳираҳои маълумоти объективии<sup>1</sup> дар ихтиёри ў буда ифода менамояд. Барои мисол ба шеърҳои А. Пушкин «Ба Чадаев», «Ба Сибирь» муроҷиат кунем, таваҷҷӯҳ на ҳамдардни ў ба декабристон ва адоварати оштиинопазираши нисбат ба зулму ҷабри крепостнойдорон равшан мегардад. Чунин шеърҳои шӯрангезро бар зидди ҷабру зулм ва дину шариат дар ашъори дилписанди Хоғизу Ҷамол, Мушфиқию Сайдо ва дигар классикони мо ёфтани мушкил нест. Мирзо Турсунзода дар вазъияти бесаронҷомони асри пуршӯби мо муносибаташро ба сулҳу амнияти ҳалқҳо дар шеъри «Суруди сулҳ» бо воситаю образҳон лирикӣ баён кардааст:

Менависам ман суруди сулҳро бо ҳуин дил,  
Бо тапиданҳои беороми рӯзағузуни дил,  
То яроки тез гардида ба дасти дӯстон  
Ҷангҷӯро қунаид шармандан рӯи ҷаҳон,  
Дӯстони сулҳро то баҳшад он илҳоми наъ,  
Мизбари наъ, нутки наъ, аз фатҳи наъ пайғоми наъ...

Дар ин парча чун дар тамоми шеъри «Суруди сулҳ» хонандада на факат аз сӯзу гудози дили ноороми шоир ва «тапиданҳои... рӯзағузуни дил»-и ў пай мебарад. Дар наси ҳар мисраву байт максади сулҳпарварии суханвар ва ба ин дигаронро даъват кардани ў ниҳон аст. Тарафҳои гуногуни ҳаётро мисли эпиканавис амиқ омӯхтани лирик М. Турсунзода ба ў кӯмак расонидааст, ки завки гражданиашро аз ҷиҳати идеяви бардам зоҳир намояд.

Дар лирика агар ҳиссёту таассуроти шаҳси тасвиръёбандада (шоир ё қаҳрамони лирикӣ) ба моҳияти соҳти рӯҳии одами советӣ мувоғиқ ояд, ҳиссёти ва таассуроти типӣ ба шумор мераад. Беҳтарин шеърҳои лирикни замони мо ҳамеша ба процесси зиндагии пурталотуми ҳозирзамон даҳл карда, лаҳзажоҳи муҳимму дикъатчалбунандай ҷамъияти моро ба муҳокимаи умум пешбарӣ менамояд. Аз ин рӯ масъалаи типӣ ва таҷассум-оварӣ дар лирика маҳсусан аҳамияти қалон пайдо мекунад.

Барои ба вучуд овардани ҳарактери типӣ дар лирика шоир фактҳои ҳаётӣ ҷамъиятиро бо воситаи эмоцияи (эҳсосоти) ранги-наш ба тариқи ҷамъбастӣ бадей баён менамояд. Мазмуни асари лирикӣ факат ба воситаи ҷамъбастӣ ва ҳулосаҳо аз ҳудуди олами ботинии шоир берун омада, зимниан ифодай ҳиссёти ҳарактер-ноҳии одамони муҳити муайянни ҳаёт мешавад. Шоирни бузург,—на-

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Асарко, ч. V. M., 1954, сах. 49.

виштааст В. Г. Белинский,— дар бораи шахсияти худ гап зада истода, дар бораи умум — дар бораи инсоният сухан меронад, чунки табнати ў ҳамаи он чиро, ки инсоният бо вай зиндагӣ мекунад, дар худ ҷо додааст. Бинобар ин дар ғаму андӯҳи ў ҳар кас ғаму андӯҳи худро мебинад, дар рӯҳи ў рӯҳи худро мефаҳмад ва дар шахси ў на факат шонир, балки инсон — бародари худро дар олами башарият мебинад.

Лирика дорон ҳусусиятҳои таърихи сарнавишти. Эътибори он дар муҳити конкрети даврон зуҳур меёбад, зоро вай саргузашти одами замону муҳити муайянро ба тасвир мегирад. Аз ин рӯ лирика зиддиятҳои дар ҷамъият мавҷударо ба воситаи фикру андешан шонир, ба воситаи муҳокима ва нуктан назари ў ифода мекунад. Назми бузурги рус, форсу тоҷик ва умуман ҳамаи ҳалқҳо ҳамеша дар лирика олами начиби эҳсосоти инсонро нишон дода, бар зидди бемурувватни замон, бетартибию ҳаробкориҳо садои эътиroz баланд кардааст. Дар лирикан Гёте, Хейне, Байрон, Пушкин, Лермонтов, Некрасов ва Маяковский ҳамеша овози балвогаронан равшанфирони замони онҳо шунавида мешавад. Ин ҳусусият инчунин хоси лирикан бузургони адабиёти форсу тоҷик мебошад. Дар ғазалҳои Камол ва Ҳофиз, Ҷомӣ ва Сайдо, Шоҳин ва дигарон он қадар фикрҳои амиқи зиддизамонавӣ дида мешавад, ки шарҳи онҳо дар ҷандин асари насрӣ мегунҷад. Барои мисол ба рубони зерини Ӯ. Ҳайём муроҷиат мекунем:

Эй даҳр, ба кардаҳон худ мӯътариғӣ,  
Дар зонин<sup>1</sup> ҷазву ситам мұлтакиғӣ.  
Несъмат ба ҳасон лиҳиҳо заҳмат ба қасон,  
З-ин ҳар ду бурун наӣ, ҳарӣ ё ҳарниғӣ.

Е ба ин ду шоҳбайти ғазалҳои Ҳофиз рӯ меоварем:

Ин чӣ шӯрест, ки дар даври камар мебинам,  
Ҳама оғоҳ, пур аз фитнаву шар мебинам.  
Ман ки имрӯзам биҳишти нақд досил мешавад,  
Ваъдан фардон зоҳидро ҷаро бовар кунам!

Дар ин рубони Ҳайёму байтҳои Ҳофизи лирик мазмуни ошкӯри иҷтимоӣ ифода ёфта, ба дод омадани одами равшанфир аз даҳшати замони феодализм, дину шарнат ва мутаассибиони ҷоҳил баён гардидааст. Ғазали Сайдон Насафӣ, ки матлааш «Дар баҳор аз фока ранги зъяфарон бошад маро,— Переҳан бар дӯш аз барги ҳазон бошад маро» мебошад, низ ҷунни мазмуни амиқи социалисторад ва аз вазъияти ногувори ахли меҳнат ва илму дошиш дар он замонҳо даврак медидад.

Агар аз асарҳои лирикони охири асри XIX ва ибтидол асри XX ба «Мусаддас»-и шонир пешқадам Муҳаммад Сиддиқи Ҳайрат муроҷиат кунем, мебинем, ки чӣ тарик тавассути баёни ҳиссӯи фикри шахсии шонир идеяи муайянни ҷамъияти ва ҳолу ахволи одами мутараккӣ дар Бухорои амирӣ ифода ёфтааст.

<sup>1</sup> Зонин — кунҷ, гӯша, канор.

<sup>2</sup> Мӯътакиғӣ — гӯшанишишӣ, ҳилватнишишӣ, таҳоннишишӣ.

Яке аз хусусиятҳои муҳимми лирика дар он аст, ки шаклан характери субъективӣ дошта, воеа дар он аз номи «ман», яъне аз номи худи шоир баён мегардад. Ииро ҳам дар «Мусаддас» и Ҳайрат ва ҳам дар газали Садриддин Айнӣ «Гули сурх» дидан мумкин аст:

Рози дил мегуфтам, ар як маҳраме медоштам,  
Шикваҳо мекардам аз ғам, ҳамдаме медоштам.  
Дар шаби ҳичрон намешуд заҳми дил решӣ равон,  
Гар зи васли як париҷу марҳаме медоштам  
Мехнати гетӣ ба талхи кай рабудӣ чони ман,  
Бӯсае гар аз лаби исодаме медоштам.  
Аз тамошои «гули сурх» аз ҷи мемондам чудо,  
Гар ба каф ҷун аҳли олам дирҳаме медоштам...

(С. Айнӣ)

Дар ин газали лирикӣ сухан аз номи шоир рафта бошад ҳам, valee он рӯҳии камбағалбачагони даврони феодалий, маҳрумияти онҳоро ба сабаби қашшоқӣ аз қайғияти зиндагӣ, иду тамошои «Наврӯзӣ», «Гули сурх» ва сайрҳон ҳалкӣ ифода менамояд. Ҳамин ҳолат айнан дар шеъри М. Турсунзода «Водии Ҳисор», Б. Рахимзода «Чароги адлу ҳирад» низ ба назар мерасад.

Баъзеҳо тасдиқ карданӣ мешаванд, ки гӯё лирика бе образ мешавад. Ин нодуруст аст. **Образ** дар асарҳон лирикӣ низ мавқеи муҳим дорад, valee на ба он тарике, ки дар роману повесть диди мешавад. Дар асарҳои эпикӣ портрет — киёфаю ваҷоҳати одамон, рафтору кирдори онон ва муносибатҳои онон васеъ ва пурра нишон дода мешаванд. Аммо дар лирика ҳонанде аз тасвирни муҳаббату нафрат, ҳурсандию маҳзунӣ, саъю қушиш ва дигар вазъияти рӯҳии шоир ба ҳуд образро тасаввур менамояд. Масалан, аз ҳар мисраву байти лирикӣ Лермонтов норозигинӣ ўз муҳиташ, қаноат хосил накардани вай аз шароитҳои зиндагии дворянӣ, тугъёни рӯҳиаш ва талаботи мубориза ба назар намоён мегардад. Худи ҳамин образи қаҳрамони лирикиро барон ҳонанде равшан месозад. Шеърҳон лирикӣ Лермонтов «Бодбон», «Коҷ», «Се нахӣ», «Бандӣ», «Орзу», «Баллада» ва гайра дурустии ин фикро тасдиқ мекунанд.

Асарҳон лирикӣ дар тарзу услуби тасвир як ҷанд ҳел мешаванд: **субъективӣ, объективӣ, субъективию объективӣ**. Ҳангоме, ки дар лирика ҳиссияти шоир ё одамони дигар мувоғики вазъияти типии ҳаётӣ воеа тасвир ёфт, он лирика объективона аст. Мирсанд Миршакар дар шеъри лирикиаш «Одами оддии ҳинд» сӯзу гудози ҳиндиро дар хусуси ба ду доминион<sup>1</sup> тақсим шудани ватани ўз объективона ва бевосита ин тавр тасвир кардааст:

— Ватани мо, ки ҳаст Ҳиндустон,  
Дили мо ўст!

Англисихо —

Пора карданд ин дили моро  
Ба ду ҳисса — ба Ҳиндӯи Покистон.

<sup>1</sup> Доминион — давлати муҳтор дар империи Британия Кабир.

Дили мо пора гаштааст, аммо  
Метапад дар ииёни оташу дуд,  
Хонда лаънат ба душманони худ,  
Чустучу мекунад давояшро...

Дар ии-шэйр мекру мухаббати Миршакар иисбат ба ҳалки хинд ва нафрати ў ба ситамгарон аз номи одами оддин хинд ба тарзи ошкор, рўйрост ифода гардидааст.

М. Турсунзода дар «Боги муаллақ» мухаббаташро ба ҳалки хинд ва адоваташро иисбат ба мустамликадорон ба воситан тасвири манзараҳон дилкаши боғ, иномони заҳматкаши хинд ва гурӯру худписандии америкониёни нохонда нишон додааст. Ба ҳам омезиш ёфтани эҳсосоти субъективонаи объективонаи шоир муносабати ўро ба воеаҳо равшан месозад.

Ногаҳон аз Гарб омад кишини бегонагон,  
Гашт вайрон акси боги сабз аз ии бори гарон...  
Ин чӣ найрағ аст, ки дар зери боги дилписанд,  
Дар ҳаличи Бомбай байроки Амрико баланд?!

Дар ин парча маҷмӯи ҳисснёт — оҳанги маҳзунию малули, та-аҷҷубу таҳайю, ҳашму ғазаб якҷоя ба ҳам омехта, идеяи давом додани муборизаро талкин мекунад.

Дар ин маврид бояд ҳаминиро ҳам гуфт, ки чун дар илми фалсафа, дар назм ҳам конунияти хулосаҳон **нақлӣ** ва **ақлӣ** хос аст. Шеъри объективона гуфташуда, ки аксар бенстифодан образи бадей ва воситаҳон тасвир ба шакли нақл меояд, ҳонандаро низ ба хулосаҳон нақлӣ водор мекунад. Чунин услуби байн дар илми шеършиносии умумӣ автология<sup>1</sup> ном дорад. Ин қалимаи юнонӣ (**авто** — **логос**) аз қалимаҳони худ ва сухан таркиб ёфта, айнан маънион «сухани худӣ» (ба иборат русӣ — «самостовине»)-ро дорад. Ҳамини тавр, услуби автология қалимаву таъбирҳоро ба мағҳуми айнияташ, яъне бевосита ба кор мебарад. Бо ин услуб бобҳон ҷудогони романи манзуми А. Пушкин «Евгений Онегин», шеъри машҳури Лермонтов «Васият», шеъри К. Симонов «Хотираи Борис Горбатов», «Марсия»-и С. Айнӣ навишта шудаанд. Шеъри боло зинкрушудаи М. Миршакар «Одами оддин хинд» намунаи возехи ин услуб аст. Дар адабиёти советӣ бисъёр шеърҳон сиёсии Д. Бедний, В. Маяковский, А. Твардовский, К. Симонов ва дигарон бо шакли автология эҷод шудаанд. Шиори В. Маяковский «Мо дар такопӯи айниу уръён ҳастем» дар солҳон революция ва ҷаангҳои граждани ғарбӣ шеърҳоро ба роҳи услуби автологӣ оварда буд. Автологияи бадей ба металогия мукобил аст.

Металогия<sup>2</sup> аз қалимаҳони юнонӣ **мета** — **логос** таркиб ёфта, маъниони сухани бавоситагиро дорад. Шиор бо ин услуб мақсаду инияташро на бевосита, балки ба воситан образҳон бадей ва воситаҳон тасвир — тавсифу ташбех, истиораю рамз, муюнсаю мубобала, муболигаю игроқ мефаҳмонад. Бо ҳусну тароват, тобишу

<sup>1</sup> Нигаред: Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966, стр. 7—10.  
<sup>2</sup> Ҳамон чо, саҳ. 155.

ифодаҳон чаззоби бадей фикр рондан — хосияти санъатварӣ ва тасвиркории шеъру шоирни. Суханиварони машхури чаҳон ба услуби металогӣ ҳарф задаиро авлотар доиниста, аксар бо ин тарзу тарик мероси бой бокӣ гузаштаанд. Бештари шеъру достонҳои Хомер, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Петарка, Шекспир, Байрон, Шиллер, Низомӣ, Ҳофиз, Чомӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода, М. Қаноат, Лоиқ ва дигарон бо ин услуби пурэъчозу эъзоз гуфта шуда, писанди хонандагони миллату ҳалкҳо гардидаанд. Дар адабиёти советии тоҷик достонҳои А. Лоҳутӣ «Точ ва байрак», «Се катра», «Парии баҳт», М. Турсунзода «Садон Осиё», «Чароғи ҷабдӣ», М. Қаноат «Сурӯши Сталинград» ва баъзеи дигар мисоли мӯътамади услуби металогист. Дар шеъри зикрёфтани Турсунзода «Боғи муаллақ» синези (омезиши) ин ҳар ду услуб ба назар мерасад. Тамоми шеър ба услуби металогия гуфта шуда, ҷаҳор байти охир («Ногаҳон аз Ғарб омад...») ҳарактери автологӣ дорад. Дар ин мисраъҳо макру мириб ва сиёсати мустамликадории империализми Америкаю Англия ишшо мешавад.

Дар шеърҳои лирикии шоирони советӣ баъзан колективи одамон, ҳалк иштирок мекунад. Дар ин гуна асарҳо хислатҳои нағоҳи ҷамъияти мо инъикос меёбанд. Мисоли равшани ин дар адабиёти советии тоҷик мактуби бинокоронӣ роҳи Душанбе — Помир мебошад, ки дар соли 1940 навишта шуда буд. Дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ ҷунин мактубҳои манзуими коллективӣ бозҳам инишиф мёбанд. Шоирон М. Турсунзода ва А. Дехотӣ мактуби ҷангварони тоҷикро ба ҳалки тоҷик ба назм оварда буданд. А. Лоҳутӣ мактуби ҳалки тоҷикро ба ҷангварони тоҷик тартиб дода буд.

Ба такозони замони мо, ки суръати тараққиёти ҳаёт, илму техника ва адабиёту санъат бағоят бузург аст, лирикан «соғ субъективона» ҷои худро ба лирикан файласуфона дода, баъзе ҳусусиятҳои дигар ҷинсу намудон адабиро аз ҳуд карда истодааст. Ю. И. Суровцев дар яке аз маколаҳояш дуруст қайд кардааст, ки лирикан мусоир аз маҳдудияти ҷорҷӯбаҳои ҳуд берун баромада, ҳакикатан, бо омехтани пейзажу публицистика, эҳсосоту ҷамъастҳои мантиқӣ вусъат ёфта истодааст. Ин ҳама «озодии шакли жанрӣ лирикӣ»-ро таъмин намуда, ба шоир «таассуроти ҳаматарафа, шаклҳои баёноти комилу» сернамудро талқин мекунад<sup>1</sup>. Натиҷаи озодии лирика аст, ки шоир мусоир барои ифодаи максад тарзу тарни гуногуни услубӣ — медитация<sup>2</sup>, монологҳои ботинӣ, шаклҳои сӯҳбату розидилгӯй ва гайраро фаровон истеъмол мекунад.

Лирика ё асарҳои лирикӣ аз рӯи мазмунашон ва услуби тасвир, ҷо тавре ки қайд шуд, ба намуду жанр ва шаклҳои гуногуни чудо мешаванд. Мо ҳоло шаклҳони жанрӣ ҷинси лирикаро дид мебароем.

<sup>1</sup> Суровцев Ю. Над страницами восточной поэзии, ж. «Памир», 1969, № 2, стр. 72.

<sup>2</sup> Ба андешаю мулоҳиза ва фикру ҳаёл рафтани.

Фардиёт Фардиёт ба маънои луғавиаш аз калимай  
фард — якка, ягона, танҳо гирифта шудааст.  
Фардиёт шакли шеъриест, ки аз як мисраъ ё як байт иборат  
буда, дар он фикри мустақили комил баён гардидааст. Масалан:

Дар чанг мардӣ куий, таронан зафар шавӣ.

(Халқа)

Е:

Кадам бурун нех, агар майли чустучӯ дорӣ.

(Хофиз)

Фардҳон Шамсиддини Шоҳин ва А. Лоҳутӣ, ки аз байтҳо иборатанд:

Атрофи ҷаҳон чу бод гаштем басе,  
Хокисифат одаме наидем касе...

То куввати по бувад ба сӯйт гузарам,  
То дила дихад нур ба рӯят ингарам.

(Шоҳин)

Чуз ин ки кор накардаасту симу зар дорад,  
Чи имтиёз тавонгар ба ранҷбар дорад?

Байни қашишу<sup>1</sup> шайх агар ҷангӣ ном избуд,  
Аз дину қуфр ном набуду нишон набуд.

Ҳар шом зи худ бинпуре, агарҷӣ мардӣ,  
Қимрӯз чи хидмате ба мардум кардӣ?

(Лоҳутӣ)

Ба гайр аз байтҳои мустақил баъзе шоҳбайтҳон ашъори класикон (аз ғазал, касида, достон ва гайра) низ ҳамчун фардиёт шӯҳрат пайдо кардаанд:

Сари ҷашма шояд гирифтани ба бел,  
Чу пур шуд, нашояд гузаштани ба пил.

(Саъдӣ)

Навмед нашав эн чора ҷустаи,  
Қаз дона, шиграфт<sup>2</sup> нест, рустан<sup>3</sup>.

(Низомӣ)

...Ки андар ҷаҳон суди бе раҷӯн нест,  
Касеро, ки коҳил<sup>4</sup> бувад, ганҷ нест.

(Фирдавсӣ)

То кам наҳӯраду дард, нақғузуд ҳадри мард,  
То лаъла хун накард чигар, қимате наёфт.

(Камол)

<sup>1</sup> Қашиш — шахси рӯҳонӣ.

<sup>2</sup> Шиграфт — ҳайрат, тааҷҷуб.

<sup>3</sup> Рустан — рӯндани.

<sup>4</sup> Коҳил — суст, танбал.

**Мустазод** Маънон луғавии мустазод зиёд ва ё илова кардашуда аст. Шеърро, ки аз ҷиҳати соҳт пас аз ҳар як мисраи комил ё байте боз як ё ду фикраи мавзун, яъне ним мисраи иловагии бо он ҳамоҳанг ва ҳамкоғия дорад, мустазод номиданд. Ин шакли шеърӣ ҳам дар адабиёти классикий ва ҳам дар адабиёти муосири тоҷик ба истеъмол аст.

Намунахой аввали мустазод дар адабиёти даҳанакии ҳалқӣ мушоҳид мешавад. Дар фольклор шакли мустазод ҳам дар шеърҳои чудогона ва ҳам дар рубоиҳо дучор меояд. Дар рубони мустазоди ҳалқӣ ва баъзан дар классикҳо байни мисраъҳои пурра ва ниммисраҳо қофия баста намешавад:

Хуршед ба бом ояд, бом паст шавазд,  
аз сурати пок,  
Хушиёр ба ў меннагарад маст шавазд,  
пиродзин чок,  
Магрур мабош ба ин чамоли хуши худ,  
эй дастан гул,  
Ин равнаки бозори ту хам паст шавазд  
гул резайд хок.

Намунаи аввалини мустазод дар адабиёти хаттӣ дар эҷодиёти Аттор (асри XII) дида мешавад. Аз классикон Қамоли Ҳӯҷандӣ, Бадриддини Ҳилолӣ, Сайдои Насафӣ ва баъзе дигарон фикруғояҳои лирикӣ ва иҷтимоии ҳудро бо мустазод саронадаанд. Сайдо ҳатто дар оғаридани «Муҳаммаси мустазод» хунарнамой кардааст. Мо дар ин ҷо як банди онро меоварем:

Имрүз ба олам набувад ахли вафоро —  
гайр аз ту панохе,  
Гиранд барон ту шабу руз дуро —  
аз хар сарн рохе,  
То чаанд ба зулфи ту билгүем нигоро —  
бо полаю охе,  
Эй рехта савдон ту хүни дили моро —  
бе хеч гунохе,  
Бинвоз даме күштэн шамшери чафоро —  
боре ба нигохе..

Дар мухаммаси мустазоди Сайидо мисраъҳои всосӣ за фикра-  
ҳо ҳар кадоме дорон кофиян худ аст. Масалан: «фороз», «оро»,  
«горо» ... ё «нохе», «роҳе», «оҳе» ... ба алоҳидагӣ кофиябандӣ шу-  
даанд. Шоирони равшанфикри Эрон мустазодро маҳсусан ба му-  
носибати никнеби соли 1911 бисъёр гуфтаанд.

Дар адабиёти советии точик ба ин шакли шеърӣ, нахустин бор устод Садриддин Айнӣ асос гузоштааст. Ӯ шеърҳои революциониаш «Ба шарафи Иниклоби Октябрь» ва «Таронаи камбагалон»ро ба шакли мустазоди оддӣ (мукаррарӣ) навиштааст. Дар мустазоди С. Айнӣ фикраи мавзун бо мисраи асосӣ ҳамрофия аст:

Эй машъяни рахшони адолат, зи күчой?  
К-имрүз ба моя!  
Ториккин бедод зи гетій бизудой!  
Моно хи ашай!..

Ф и к р а — парча, банд-

Дунъён кухан аз қадамат зеру забар шуд.  
Дунъён дигар шуд.  
Онҳо ки задандай ҳама дам лофи худой,  
Карданл гадой...

Устод Абулқосим Лохутй яке аз шеърҳои машҳураш «Ҳама доно шудаем»-ро ба тарзи мустазод гуфтааст, ки ҳар фикран он низ ба мисрай асосӣ ҳамқофия мебошад.

Мо факирон ки чунин олиму доно шудаем,  
ҳам тавоню шудаем.  
Ҳама кӯрони қадимем, ки бино шудаем,  
ҳам доно шудаем.  
Мо ҳамон камбагалонем, ки дар дасти амир  
ҳама будем асир,  
Бин чи озоду ҳуш аз давлати шурӯ шудаем,  
ҳама доно шудаем...

«Мустазода»-и О. Лутфӣ дар васфи Армияи Советӣ қобили таҷаҷӯҳ аст. Агар дар мустазод ба ҷуз мисрай асосии шеър нимисраҳо ду-се ва зидӣ бошанд, онро **мустазоди мукаррар** (такроршаванда) меноманд. Ин гуна мустазодҳоро дар эҷодиёти Пайрав Сулаймонӣ («Ба муносабати Инкилоби Бухоро»), Бокӣ Раҳимзода («Садоҳо») ва баъзе дигар шоирон пайдо кардан мумкин аст. Инак, парчае аз мустазоди мукаррари Пайрав, ки ду фикран мавзун бо мисрай пурраи шеър ҳамқофия омадааст:

Эй ҷамъи ҷавонону занон, в-эй шаҳидон,  
аз ҳуни шумоён  
саҳро шуда алвои,  
Шуд марду занни шаҳр сияҳӯшу пурофон,  
раҳмат ба шумоён,  
нафрат ба амиро!..  
Хон, мужла шуд озодни чумхурин шоён,  
эй ҷамъи ҷавонон,  
шуд навбати моёй!  
Шуд байраки сурх аз дару девор паraphон,  
чун меҳри дураҳшон  
ҳар сӯ шуда тобон...

Шеърҳои А. Лохутӣ («Зинда аст Ленин»), М. Турсунзода («Ду дастрӯмӯл»), Мирсаид Миршакар («Шоирам»), М. Қаноат («Мехри модар», «Ҳукми таъриҳ», «Садди Назар»), Кутбӣ Киром («Аз номи шаҳидон», «Ҷашни Май», «Сарвати бенархи гарон») ба тақиқи мустазод навишта шудаанд. Дар шеъри Б. Раҳимзода «Дар лаби обе» мустазоди мукаррарӣ бо мустазоди мукаррар омезиш ёфтааст.

**Маснавӣ**      **Маснавӣ** қалимаи арабӣ буда, дар лугат маънои «ду-ду»-ро дорад. Дар истилоҳ: шеърест, ки дар байташ ҳамвазн ва ҳамқофия аст. Дар адабиёти классикии форсу тоҷик аксар мурод аз истилоҳи маснавӣ достон мебошад, зоро ки дар замони пеш аз Революцияи Октябръ достонҳо асосан ба тарни маснавӣ эҷод мешуданд. Чунинад якчанд дostonҳои Низомии Ганҷавӣ — «Ҳисрав ва Ширин», «Лайли ва Маҷнун», «Ҳафт пайкар», «Искандарнома», ки дар «Ҳамса»-и ў

чамъ омадаанд, достонхон Амир Хусрав (дар «Хамса»-и ў), достонхон Абдурахмони Чомй (дар «Хафт авранг»-и ў), достонхон Абдуллохи Хотифӣ, Хилолӣ, Бедил, Шоҳин ва дигарон.

Дар адабиёти советии тоҷик шакли маснавӣ васеъ кор фармуда мешавад. Бо маснавӣ достонхон С. Айнӣ («Цанги одаму об»), А. Лоҳутӣ («Се катра», «Сафари Фарабистон», «Точу байрак», «Ду нишон», «Достони мардистон», «Достони галабан Тая», «Парни баҳт»), М. Турсунзода («Писари Ватан», «Садон Осиё», «Духтари муқаддас», «Чароги абадӣ», «Чони ширин»), Мирсаид Миршакар («Кишлоки тиллой», «Одамон аз Боми ҷаҳон») инишо шудаанд. Бо шакли маснавӣ инчунин шеърҳои гунонгумазмуни низ навишта мешаванд, ки дар илми бадени классикий ин гуна манзумаро муздаваҷ ҳам мегӯянд. Мисоли маснавиро дар ашъори ҳамаи шоирони ҳозираи тоҷик пайдо кардан мумкун аст. М. Раҳимӣ «Ба истилогарон амон нест», «Чашмони давлат», М. Турсунзода шеърҳои худ «Ҳаёли ҳом», «Ба қӯҳсори тоҷик», «Ганҷинай сурудҳо», «Ҳоҳари мубориз, Африқо»-ро дар шакли маснавӣ навиштаанд. Маснавӣ асосан бо тарзи коғияниандии аа, бб, вв... соҳта мешавад. Инак парчае аз манзуман маснавии Лоик «Як пора хотира»<sup>1</sup>:

Бори аввал дида будам ман варо  
Дар лаби Варзоб — дар бӯстонсаро.

Нав сафедӣ бар сараш афтода буд,  
Е сафедии замони сода буд...

Шоири соҳибмукофоти замон,  
Шоири ҳамдасти эҷоди замон.

Кинсахо мекард аз пирони шеър,  
Аз паямбар, аз ҷаҳонгирони шеър.

Аз бузургоне, ки фитрат доштанд,  
Лек на молу на давлат доштанд...

Аз бузургоне, ки ҷонҳо бохта  
Кадрашоиро даврашон ҷашноҳта...<sup>2</sup>

### Мусаллас

**Шакли шеърие, ки таркиби ҳар бандаш аз се мисрӣ иборат аст, мусаллас меноманд.** Маънои луғавии мусаллас аз қалимаи арабӣ саласа (се) мебошад. Мусаллас дар фольклор аз қадим ҷорист. Намунаи мусалласи назми қитобӣ дар асрҳои XIII дар эҷоди Саъдӣ дида мешавад. То ба асрҳои XVI ин тарзи шеъргӯй хеле тараккӣ ёфта, шакли мусаллас дар назми Абдурахмони Мушфикӣ мураккабтар мегардад. Мусаллас бо тарзи коғияю радифи ааб, ввб, ггб ... соҳта мешавад. Инак, «Мусалласи мураккаб»-и Мушфикӣ:

<sup>1</sup> Ии шеър ба муносибати бо номи фаҳрӯи лауреати мукофоти Ленинӣ тақдир шудани Мирзо Турсунзода дар соли 1960 гӯфта шудааст.

<sup>2</sup> Лоик. Як пора хотира.— «Ҳонан ҷашм». Душанбе, 1982, саҳ. 150.

Рүзэ, ки ба савдон ту афсона шудам,  
Бар шамын таманюн<sup>1</sup> ту парвона шудам,  
Афтод энгөхе эн иноят<sup>2</sup> ба манат.

Аз хеш ба гамхон ту бегона шудам,  
Чашми ту дилам рабуду девона шудам,  
Аз хандан пинхоню мункир шуданат.

Не мох ба авфак<sup>3</sup> чамолат бинам,  
Не меҳр чу хусни безаволат бинам,  
Не оби хаётро ба лутфи даханат.

Не мушки Хутан ба ранги холат бинам,  
Не сарви чаман ба эътидолат<sup>4</sup> бинам,  
Не дар рухи гул таровати ёсуманат.

Шуд Мушфикӣ аз доги чунун шайдой,  
Гардид ба бозори гамат савдой,  
Дар шевзи<sup>5</sup> ҷодувонни пурмакру фанат.

Ту шохи гулӣ дар ҷамани раъйни,  
Ҳам ҷоларухӣ ба гулшани зебой,  
Ў ошики зори ҷадалеби<sup>6</sup> ҷаманат.

Дар адабиёти советин тоҷик А. Лоҳутӣ, М. Раҳимӣ, М. Турсунзода, А. Дехотӣ, М. Қаноат бештар дар мавзӯи иҷтимоӣ-сиёсӣ ва ғояҳон граждани мусаллас гӯфтаанд, ки баъзан тартиби қофиябандии он аз урф<sup>7</sup> фарж дорад. Чунончи, дар мусалласи А. Лоҳутӣ «Миҳани<sup>8</sup> ман: (бахшида ба фарзандонаш) мебинем, соҳти қофиябандии он бо схеман дигар, иъне ба тарики аба, ввв, гдг ва гайра омадаст:

Ба диккат бишнавед, эй нури ҷашмон:  
Бувад дар зери ин гарданда гардун<sup>9</sup>.  
Ғани, мискин диёре — номаш Эрон.

Мукеярар шустушӯ бинимуда дар ҳун,  
Ваде рӯҳаш тазалзулномаизир<sup>10</sup> аст,  
Ҷаҳонро ба мәрди карда мафтун..

Мусалласи дигари шоир «Ду шӯҳрат» низ ҳамин гуна қофия-  
бандӣ шудааст.

Шеъри мусалласи Мӯъмин Қаноат «Обшор» як лаҳзан тарчи-  
ман ҳоли шоирро дар бар кардааст. Ин асар бачуз ифодан хоси  
эҳсосоти санъаткор иисбат ба мансараҳон дилкаши табиа<sup>11</sup> бо  
омезими ишку муҳаббат, дар қофиябандӣ низ рафтори тозаю  
мустакилона дорад. Ҳар банди ин шеър бо схеман аза, ббб, ввв...  
соҳта шудааст:

<sup>1</sup> Таманно — ороу, ҳавас, ҳоҳиши.

<sup>2</sup> Иноят — лутфи марҳамат, меҳрубонӣ, мададгорӣ.

<sup>3</sup> Авфак — мувоғиттар, шонстарат.

<sup>4</sup> Эътидол — ин ҷо: ба маънени мавзунин комат аст.

<sup>5</sup> Шева — наъзкат, латофат.

<sup>6</sup> Ҷадалеб — бузбул.

<sup>7</sup> Урф — расм, одат, таомул.

<sup>8</sup> Миҳани — меҳнат, санҷиш; дар ин ҷо: ватан.

<sup>9</sup> Гардуни — фалак, ҷаҳон.

<sup>10</sup> Тазалзулномаизир — шикастнаёбанд.

Эй обшор! Оинан бегубори ман,  
Ери замони күдакни бекарори ман,  
Аз рӯзкон рафта туй ёдгори ман.

Охангхон кўхнаро тақрор мекунӣ,  
Еди баҳобрағтаро бедор мекунӣ,  
Рози маро ба лағзи худ изкор мекунӣ.

Дорӣ ба ёд лаҳзае, марғуб манзаре,  
Комад ба об субҳидам он куртапарпари,  
Пон баражи рӯи гул он чӯзи парӣ?

Мӯи сиёҳ бар кади мавзун чу обшор,  
Чашме чу ҷашмаи сафо, рӯе чу навбатҳор.  
Кадде ба мисли шаршара ларзону бегубор.

Он дұхтарак кі буд маро? Балки ҳоҳарам,  
Е дар баҳори наврасій ў буд дилбарам?  
Е чун кабутари сафед ў буд ҳампарам?...<sup>1</sup>

### Мураббаъ

**Мураббаъ шеърест аз якчанд банд, ки ҳар банди он аз ҷаҳор мисраъ иборат мебошад.** Мураббаъ калимай арабӣ буда, аз арбаа, яъне ҷаҳор, гирифта шудааст. Мураббаъ дар эҷодиёти даҳанакии ҳалқ ва классикони монистифода шуда бошад ҳам, ҷандон шӯҳрат надошт. Дар адабиёти советин тоҷик Гайр аз шеърҳои ҷудогона бо мураббаъ достонҳо навишта шудаанд. Шеърҳон О. Лутфӣ «Сӯҳбати путку дос», «Ватани мо», М. Турсунзода «Ба посбони ганҷинаҳо», «Аз Бадаҳшон то Кремль», «Дар орзӯи ошъён», «Ба партия», «Шаби котиби райком», Б. Раҳимзода «Ба ҳалқи Лумумба», «Иди аслӣ—иди мост», «Хотираи Маяковский», Ҳ. Юсуфӣ «Ҳар тараф ҳомӯш» ба шакли мураббаъ навишта шудаанд. Мураббаъ асосан соҳти кофиябандии ааза, ббба, ввва ... дошта, мисраъҳон охирини бандҳои дую се ва дигар бо мисраъҳои банди якум ҳамкофияанд. Вале вай дар эҷодиёти шонрони ҳар замон мувофиқи завқу табъашон ва талаботи фикр мазмунан ва шаклан фарқ мекунад. Инак, парчае аз мураббаи М. Раҳимӣ «Омад падид»:

Боз ҳунам дар дили ман сел ронд,  
Аввалин фасли баҳор омад падид!  
Бар риёни дил гулон анбар фишонд,  
Базми назм, оҳангӣ тор омад падид.

Бар Ватан, тӯё ки гӯён сухан  
Лаъзкокул, фарруҳ атфоли баҳор.  
Муғчахо бар панҷаҳо орастад таз,  
Наҳли гулшанҳо катор омад падид...

Дар ин ҷо Раҳимӣ ба тарни мураббаъ соҳтааст, ки тарзи кофиябандии он ин зайл аст: аbab, вгва...

«Дұхтари заркор» ном мураббаи М. Раҳимӣ ба дұхтари меҳнатдусти колхоз баҳшида шудааст. Мураббаи Б. Раҳимзода «Ба қаҳрамон» корнамонҳои қаҳрамони Ҷанги Бузурги Ватанӣ Исмоил Ҳамзаалиев месарояд. Мураббаъҳои Б. Раҳимзода «В. И. Ленин» ва «Ҷашмаи Ленин» хеле содда ва равон мебошанд.

<sup>1</sup> Қаноат М. Сарҷун сабз. Душанбе, 1975, саҳ. 152—153.

**Рубой** Малъони лугавии рубой чоргона аст. Шеъре, ки аз чор мисраи баробарвазни баробароҳанг иборат буда, дар он фикри пурра ва конкрет баён гардидааст, рубой ном дорад.

Ин шакли шеър дар таърихи назми форсун тоҷик аз қадим маълум аст. Дар замонҳои пайдоиши назми хаттӣ ва тараққиёти он рубой аз фольклор ба адабиёти класики гузаштааст. Шоирони класики адабиёти тоҷик Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Шаҳиди Балхӣ, Абӯалий ибни Сино, Умари Хайём, Хоғиз, Мушғиқӣ ва дигарон рубоиро барои баёни мазмунҳои баланди рӯзгор — ишку муҳаббат, панду ҳикмат, идеяҳои сиёсии иҷтимоӣ, ҳаҷай ва фалсафӣ истифода бурдаанд. Аз ниман дӯюми асри XII сар карда рубой шакли маъмули адабиёти хаттӣ мешавад.

Рубоиҳои Рӯдакӣ бо схеман **аааа** ва схеман **ааба** соҳта шудааст. Гоҳо рубоиҳои ў бо як қоғиябандӣ ва гоҳе бо зукоғиянтан омадааст. Рубоиҳои ў бештар ҳусусияти ишқӣ доранд, ки ин идомаи қонунияти анъанаи фольклор аст. «Ҳамаи рубоиҳои Рӯдакӣ, маҳсусан рубоияҳои ишқиашро, саросар драматизация фаро гирифтааст».<sup>1</sup>

Бо он ки дилам аз ғами ҳаҷрат ҳун аст,  
Шодӣ ба ғами туам зи ғам ағзун аст;  
Андеша қунам ҳар шабу гӯям: «Ё раб,  
Ҳаҷрон-ш ҷунин аст, висолаш ҷун аст?!»

Аз он ҷо ки дар рубоиҳои Рӯдакӣ ҷиҳати драмавӣ ва эҳсосот фузун аст, Умари Хайём рубоиро аз ҷиҳати шаклу мундариҷа такмил дода, ба он ҳусусияти барҷастаи тафаккур ва идеяи фалсафиро тақвият додааст. Дар мисран аввали рубоиёти ў доимо мавзун **муҳокимаи фалсафӣ** (**тезис**) пеш гузашта мешавад. Дар мисраҳои дӯюму сеюми рубоиҳояш фикрҳон **зидди муҳокимаи мавзӯй** (**антитетис**) таҳлил меёбад. Мисран ҷорӯми рубоиёти Хайём ҷамъбасти ҳулосаҳои қасду инияти бадени ўро ба таври **ҳалли тезис** — **синтез** лиҷом медиҳад:

Гар бар фалакам даст будӣ чун қадон,  
Бардоштаме ман ни фалакро зи миён;  
Ҷарҳи фалаке дигар ҷунон соҳтаме,  
Қозода ба коми дил расидӣ осон!

Дар мисран якӯм маҳсади муҳокимаи шоир он, ки агар ў ба мисли оғаридгор-худованд бар фалак қудрате медошт, вайро ин тавр намегузашт. Пас бо он чӣ кор мекард? — Аз миён мебардошт. Ҳамин тарик, дар байни тезис ва антитетис нуқтаи тазод пайдо мешавад, ки масъалан дунъёни наъ соҳтанро ба ҷон олами Қӯҳиашуда пеш меронад. Мисран охирини ин рубой —

«Қозода ба коми дил расидӣ осон!»

синтез — ҷамъбасти муҳокимаи шоир аст, ки ҳулосаи тезис ва антитетисро таҷассум мекунад. Айнан ҷунини муҳокимаи фалсафӣ ва ҳалли онро дар рубои дигари ў мебинем:

<sup>1</sup> Козиони А. К. Рубай в классической поэзии на фарси. Ереази, 1981, стр. 15.

Гар даст ба лавхай казо доштаме,  
Бар майду муроди хеш бингиштаме,  
Фамро зи чахон яксара бардоштаме,  
В-аз шоди сар ба чарх афроштаме.

Маҳорати беназири Хайём дар рубойёт, дар дохили чор мисраи муайян ҳамаи нуқтаҳои мақсадро мӯҷаз ва барҷаста баён ва ҳал намудани уст. Бинобар ин тараккии ин шакли шеърий бо номи ўзич алокамандӣ дорад.

Аз ҷиҳати коғиянди рубой одатан бо схеман **ааба** ... соҳта мешавад. Яъне мисраъҳои якӯм, дуюм ва ҷорӯми рубой ҳамқоғия буда, мисраи сеюми он озод аст. Рубонеро, ки ҳар чор мисравӣ ҳамқоғия бошад (аааа), рубони тарона мегӯянд.

Дар адабиёти советни тоҷик рубонивисӣ хеле расм шуда аст. Дар эҷодиёти А. Лоҳутӣ, З. Чавхарӣ, М. Раҳимӣ, О. Лутфӣ, М. Аминзода, Ҳ. Юсуфӣ, Б. Раҳимзода, Л. Шералий ва дигарон рубой мавқеи намоён дарад. Рубонеро адабони мусосири тоҷик ба корниамоҳони Партия, доҳин он В. И. Ленини ва ҳалки эҷодкори советӣ бахшида шудаанд.

Чонона даруии пахтазорат дидам,  
Дар ҷиддии пахта зарбдорат дидам.  
Дар рӯзҳати котиби колхозат ман,  
Ҳар рӯз ду норма рӯзи корат дидам.

(*B. Раҳимзода*)

Ҳавонаймони ҳалки советӣ,  
Чу ҳусни субҳи иқлимиҳои гетӣ,  
Зи кутбайни ҷанубӣ то ҷимолӣ  
Барад шодӣ ба ҳалки ҳар басите!<sup>1</sup>

(*M. Раҳимӣ*)

Рубониро тоҳо дубайта ҳам мегӯянд. Аслан, шеърҳоеро, ки аз ду байти мустакил иборатанд ва як мазмуну мақсадро ифода мекунанд, ду байти мегӯянд. Дубайтиҳо дар фольклор бисъёр мушоҳида мешаванд. Чунонҷӣ:

Сарам дара мекунад, болои сандук,  
Ба қадди нозукат ҷонам тасаддуқ.  
Сарам дара мекунад, охир батар шуд,  
Гиребонам аз оби дила тар шуд.

**Мухаммас** Маъниони лугавии қалимаи мухаммас — панҷгона аст. Шеъре, ки ҳар банди он аз панҷ мисраъ иборат буда, дар банди якӯм ҳамаи мисраъҳо бо як таркиби қоғия (аааа) соҳта мешаванд ва дар бандҳои дигар чор мисраи аввал алоҳидаю мисраи панҷумаш ба мисраи якӯми банди аввал ҳамқоғия аст (ббба, вввва...), мухаммас номида мешавад.

Мухаммас бо як схеман қоғиянди соҳта нашуда, баъзан ба тарзи ааааб, ввввб, ггггб ... низ нишо мешавад. Мухаммасоти Абдураҳмони Ҷомӣ, Мушфикӣ, Сайдон Насафӣ бо санъаткорию мазмуни баландаш хеле ҷолиби диккат аст. Инак ду банде аз му-

<sup>1</sup> Басит — рӯи замин.

хаммаси шоири советї Б. Раҳимзода «Калам гўё шуд», ки ба як лаҳзан шодию тараби иди баҳорон — иди Май баҳшида шудааст:

Баҳор омад, саропо қишварам сарсабзу зебо шуд, а  
Пан табрики иди Май лаби гулгунчахо во шуд, а  
Рубоби тоҷикон шодисаро аз Боми Душнё шуд, а  
Чаман бишкуфта, булбул чур бо Шоҷону Барно шуд, а  
Чу Май шавки ҷавони ҳаминони мавчи даръе шуд, а

Дил аз ҷӯши тараб имшаб ба ёди васл бедор аст, б  
Пагоҳӣ дар намониш баски дар паклӯи дилдор аст, б  
Хуш он умре, ки озод аз ҷағову мікни авъёр аст, б  
Дар оғӯши баҳорон шодкому ҳамдами ёр аст, б  
Ватан гулпӯшу дар васфаши қалам имрӯз гўё шуд<sup>1</sup>, а

Муҳаммас бо ду роҳ эҷод мешавад: 1. Бо роҳи баёни фикрои мустақили худи шоири; 2. Бо роҳи илова кардани се мисраъ ба ҳар байти газали ягон шоири дигар. Роҳи муҳаммасбандии дуюмро **муҳаммаси тазмин**<sup>2</sup> мегӯянд. Муҳаммаси мустақили ва тазмин дар ашъори шоирони классиқи мусоири тоҷик бисъёранд. Чунинанд, муҳаммасҳои Ҷомӣ, Навоӣ, Мушфикӣ, Хоғиз, Сайдо, Шоҳин, Ҳайрат, Айнӣ, Ҷавҳарӣ, Лоҳутӣ, Раҳимӣ, Турсунзода ва дигарон. Ҳайрат муҳаммаси «Эй, ки лаълат...», Зуфарҳои Ҷавҳарӣ муҳаммасҳои мустақили «Андак зи худ, эй гайрати саршор бурун о!..»; М. Раҳимӣ муҳаммасҳои «Ба рассоми баҳор», «Бо партини Қабири Ленин», Лутфӣ «Муҳаммаси наврӯзӣ», «Баҳор омад»-ро навиштаанд. Ба қалами М. Турсунзода муҳаммасҳои «Мамлакати тиллон», «Ба дилбар», «Ҳамшираҳо», «Фарзанди ту меояд» мансубанд. Дар муҳаммаси соли 1972 навиштан Турсунзода «Дараи арӯсон» мо таҳаввулотеро дар схемаи он мебиним. Масалан, схемаи вай ба тарзи ааabb, вввгг... соҳта шудааст. М. Каноат муҳаммаси худ «Нури Ленин»-ро низ на бо қонунияти маъмул, балки бо схемаи ааabb, гггдде... навиштааст. Ин навигарист.

Бояд гуфт, ки муҳаммасбандии тазмин барои сухансанҷон мақсади маҳз нест. Ба ҳар як байти газали шоире се сатр ҳамроҳ карда, онро ба панҷ мисраъ расондани шоири дигар чунин мазъно дорад, ки ба лабораторияи фикри шоири тазминшаванда сар дароварда, кувва ва донишу маҳорати худро ба ҳамин вазну қоғия, мазмуну мундариҷа санҷидан аст. Филҳол бо ҳамин роҳ истеъодиди худро сӯфта ва пухта намудан, онро дар мисоли дурдоъҳои устодони сухан сайқал додан аст; аз ин рӯ барои муҳаммас шеърҳои бехтаринро интиҳоб мекунанд.

Ҳайрат, устод Айнӣ, З. Ҷавҳарӣ, О. Лутфӣ, Б. Раҳимзода ба газалҳои классикони форсу тоҷик — Қамоли Ҳучандӣ, Хоғиз, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Бедил, Сонб, Сомеъ, Яғмо, Оят, Гавҳарӣ, Исмати Буҳорӣ муҳаммасҳо бастаанд. Муҳаммаси (тазмини) Айнӣ бар ғазали Лоҳутӣ дар радифи «дил» хеле писандида аст:

<sup>1</sup> Раҳимзода Бокӣ. Қалам гўё шуд. Қуллӣёт, ч. 1. Душнӣб, 1981, с. 155.

<sup>2</sup> Тазмини — таклид, жӯне ба пайравин шаклу мазмуни байтҳои шоири дигар муҳаммас ё мусаддас гуфтан.

Аз он рүзе, ки бурдастай эн мо дил,  
Надид аз илтифотат як адо дил,  
Ба сад зам гарчи гардид ошно дил,  
«Нашуд як лаҳза аз ёлат чудо дил,  
Зизд дил, оғарин, дил марҳабо дил»..

..На ёроे, ки фаръёде барорад,  
На баҳти он, ки хун аз дила борад,  
Ба ҳичронат кунун чун тоб орад!  
«Даруни сина оле ҳам надорад,  
Ситамкаш дил, парешон дил, гадо дил».

Ба ҳамии тарик, байтхое, ки дар мухаммаси тазмини аз ғазали дигар шонрон ҷалб шудаанд, ҳам аз ҷиҳати мазмун ва ҳам шакл инчунин дар тасвиркориашон ба мисраъҳон мухаммаси тазминкунанда комилан мувофиқат доранд. Чунинанд низ мухаммасои тазминни Пайрав Сулаймонӣ бар ғазали Ризой, М. Раҳимӣ бар ғазали Бетоб, А. Шукуҳӣ бар ғазалҳои Саъдӣ, Сайидо ва Гайра.

Дар адабиёти советии тоҷик мухаммас бастан бар ғазали шонри дигар ҷандон шӯҳрат надорад, вале баъзан мушоҳид мешавад. Бо тазминни мухаммасу мусаддас аксар шонрони кӯҳансоли мо шуғл кардаанд.

**Мусаддас**      **Шеъре, ки таркиби ҳар бандаш аз шаш мисръ иборат аст, мусаддас ном дорад. Маънион луғавин мусаддас шашгона аст.**

Дар мусаддас чун дар мухаммас ҳамаи сатрои банди аввал бо ҳамдигар ҳамвази ва ҳамкоғия мебошанд, дар бандҳои ҷигар факат панҷ сатри аввал бо ҳамдигар ҳамкоғия буда, сатри шашум бо коғияни мисраъҳон банди аввал мувоғик меояд. Мусаддас бо схемаи зерин соҳта мешавад: ааааа, бббба, ввввва... Гоҳо тарзи коғиябандӣ тағтири мейбад: аааааб, ввввб, ггггб...

Мусаддас низ мисли мухаммас мустақилона ва инчунин ба тарики тазмини эҷод мегардад. Ҳар ду ин шакли мусаддасбандӣ дар адабиёти классиқи муосирни тоҷик дода мешавад. Ҳайрат «Мусаддас», навиштааст. О. Лутфӣ бо номҳои «Мусаддас», «Ба ишқи бесуботу пурхичолат дил намебандам», «Бахор омадвааст» мусаддаси мустақил навиштааст. Дар коғиябандҳои ин шеърҳо дигар гуниҳо вучуд доранд. «Марсияи мусаддас ба абыёти ҳазрати Мавлоно Ҷомӣ», ки мансуби қалами устод С. Айнист, намунаи мусаддаси тазмини аст ва ба талаботи мусаддаси классиқи пурра ҷавоб медиҳад.

М. Раҳимӣ дар мусаддасҳои худ «Боз дар соҳили Ҳазар» ва «Туринаҳо» тарзи коғиябандии қитъаро пеш гирифтааст, ки ин ҳамчун далели нав аз табаддулоти анъанави мусаддасбандӣ ҳабар мениҳад. Мусаддаси дигари шонр «Бедор шав» ба тарзи аааабб, ввввгг, ддддес ... коғиябандӣ дорад:

Биё бедор шав, тоҷик, маҷӯҳ хобу ҳаёл ақнун,  
Хумон баҳт бедор асту дайрон бозавӣ ақнун;  
Кӯшида дуҳтари кӯҳӣ чу моҳи наъ ҷимол ақнун,  
Шинӣ оғтоби ишқилоб айнукамол ақнун,  
Ту ҳам аз ҷавор зулми ағниёозод-озодӣ,  
Дар ин иқлими кӯҳистони назобод-ободӣ...

**Мусаббаъ, мусамман, мутассаъ ва муашшар** низ хамчун шакл-хой шеърни точикй асосан ба сохти кофиябандии мухаммасу мусаддас мувофиқат доранд. Вале дар адабиёти советии точик нисбат ба ин шаклҳои анъанавӣ дигаргунҳоеро мебинем, ки бо талоботи замон ба вучуд омадааст. Масалан, дар як катор шеърҳон М. Раҳимӣ мусаббаъ таркибанд, мусамманни тарҷеъбанд ва ба ин монанд мушоҳида мешаванд. Манзумаи ў «Сухан аз ҳайкали ҷовид» (Ба истиқболи 1100-солагии рӯзи таваллуди устод Абӯабдулло Рӯдакӣ) ба таркибанд эҷод шудааст, ки дар он ба гайр аз шеъри панҷгона, боз як байти ҷамъбастқунанда дар охири ҳар банд чун гурезгоҳ омадааст.

Суруди М. Турсунзода «Хонаи мо он қадар ҳам дур нест» ба шакли мусамманни тарҷеъбанд навишта шуда, вале дар тарзи кофиябандии он сохти маснавӣ (аа, бб, вв) риоя гардидааст. Масалан:

Гуфта будӣ иш, ки меҳмон мешавӣ,  
Дар тани ҷонварон ҷон мешавӣ,  
Рӯзу шабҳо интизорам ман ҳанӯз,  
Бо дилин уммеворам ман ҳанӯз.  
Кандо шуд дар роҳи ту ҷашмони ман,  
Кай ту меой? Биё, ҷонони ман!

Хонаи мо он қадар ҳам дур нест,  
Гарчи дар ҷашми шумо мансур нест...

**Китъа** Китъа, ба иборан дигар, **муқаттас**, калимаи арабӣ буда, маънион парчаро дорад. Китъа хиссае аз газал ё қасида аст ва чун яке аз шаклҳои мухтасари шеърӣ матлаъ ва мактаба аз шоир нишавад. Дар қитъа акидаҳои иҷтимоӣ, фалсафи, лаҳзаҳои ҷудогони ҳаётӣ шоир, танқиди норасиҳои ҷамъият баён меёбанд. Китъа аз ду то ҳаждаҳ байт буда, ба тарзи кофиябандии аб, вв, гб меояд. Китъа дар эҷодиёти Рӯдакӣ, Носири Ҳисрав, Ҳофиз, Камол, Ҷомӣ, Мушфикӣ, Шоҳни ва дигарон мавеки фарғондорон дорад. Китъае аз Камол:

Чу девони Камол афтад ба дастат,  
Навис аз шеъри ў ҷандон ки ҳоҳӣ!  
Ҳаблоти латифу лафзу ҳарфаши  
Агар ҳоҳӣ, ки даръебӣ камоҳӣ<sup>1</sup>.  
Зи ҳар лафзаш равон магзар чу ҳома,  
Ба ҳар ҳарфе фурӯ раз чун сиёҳӣ.

Дар асари Абдураҳмони Ҷомӣ «Баҳористон» пас аз ҳар як хикояти пурдикмати шоир Китъаҳои пурмазмунеро дучор кардан мумкин аст:

Чавонмардӣ ду ҷиз аст, эй ҷавонмард,  
Ба сўйм гӯш кун, то гўймат рост:  
Яке он, к-аз рафиков даргузорӣ  
Агар ҳар лаҳза бинӣ сад каму кост,  
Дувзум он, к-аз ту и-ояд ҳеч гоҳе  
Чуон коре, ки бояд узр аз ў хост.

<sup>1</sup> Камоҳӣ — каму беш.

Инак, китъае аз осори Шохин:

Бўсад аз холи зери зулфи ту кас,  
Морро мўхра аз даҳон гирад,  
Чехра зери никоб атар гирий,  
Мехрро абрин осмон гирад...

**Газал**

Газал яке аз шаклҳон машҳурин назми лирикни тоҷик мебошад. Дар газали классикон ва шонрони муосири тоҷик ҳам ҳиссияти ишқӣ ва ҳам ҳиссияти граждани ифода ёфтаанд. Мирзо Турсунзода дар бораи газалҳон классикон тоҷик ҳаққонӣ қайд кардааст: «Он эҳсосоте, ки,— мегӯяд ў,— аксар дар зери пардаи рамзу қиноя ва ба таври фардӣ-индишиналӣ дарк намудани ҳаёт пинҳон аст, дар ҳаққиат ҳиссияти одамони пешқадаме буд, ки дар қалби мардум «ҳисси нақӯ» бедор мекардаанд».¹ Фикру ҳиссияти лирикӣ дар ҳама гуна шаклҳои шеърий баён мешаванд, аммо ҳурдтарину бехтарин ва мувоғнатарини шакли лирикӣ рубой ва газал мебошанд.

Ҳанӯз дар асри X—XI шоир Үнсурӣ газалро ном гирифтааст ва орзӯ кардааст, ки газалҳояш рӯдакивор бошанд. Аз ин бармеояд, ки дар замони Рӯдакӣ ва ба ҳуди ў аллакай газал маълум будааст. Саъдии Шерозӣ дар асри XIII газалро ҳамчун шакли мустакили шеър хеле мохирона дар эҷодиёташ кор фармудааст. Бинобар ин Саъдиро устоди газал мегӯянд. Дар асри XIV газал аз ҷиҳати мазмун ва шакл бо қӯшиши Ҳофиз ва Қамоли Ҳучандӣ ба дараҷаи баланди таракқиёти ҳуд мерасад. Ин шоирон устододони бедамтои газалсаро шинохта шудаанд.

Ҳачми газал одатан аз 7 то 14 байт мешавад. Кофиябандии он схемаи аа, ба, ва ... дорад. Байти аввали газал — матлаъ (аз қалимаи «стулӯъ» — сар задан) ҳамқоғия омада, сонӣ ҳар мисран токи он озод ва ҳамаи мисраъҳон ҷуфташ ба матлаъ ҳамқоғия мебошанд. Байти охири газал, ки мақтаъ (аз қалимаи «катъ» — бурида шудан, ба итмом расидан) ном гирифтааст, бо таҳаллуси шоир ба анҷом мерасад.

Шакли газал дар назми даҳанакии ҳалқи тоҷик ва эҷодиёти классикон — Рӯдакӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Қамол, Ҷомӣ, Мушғиқӣ, Ҳилолӣ, Сайидо, Шохин ва дигарон фаровон истифода шудааст. Инак, мисоле аз газалҳои гузаштагон:

Тарки ёрӣ кардни ман ҳамчунин ёрам туро,  
Душмани чонни аз ҷон дусттар дорам туро.  
Гар ба сад ҳори ҷафо озурда созӣ хотирам,  
Хотири иозук ба барги гул наёзорам туро.  
Касди ҷон кардӣ, ки жӯне даст кутад кун зи ман,  
Ҷон зи каф бигзораму аз даст нағзорам туро.  
Гар буруни оранд ҷонамро зи ҳилматгоҳи дил,  
Нест мумкун, чонин ман, к-аз дил буруни орам туро.  
Як-ду рӯзе сабр кун, эй ҷонин бар лаб омада,  
З-он, ки ҳоҳам дар ҳузури дӯст биспорам туро.

<sup>1</sup> Турсунзода Мирзо. Аидешаҳо дар бораи лирикане гражданий. Куллаёт иборат аз шаш ҷилд, ч. III. Душанбе, 1979, саҳ. 96.

Инчунин, к-аз савти мутриб<sup>1</sup> базми айшат бар садост,  
Мушкил огохий шавад аз иолак зорам туро.  
Гүфти: «Мехохам Хылолирио ба коми душманон»,  
Ин сазон ман, ки бо худ дүст медорам туро.

(Хылоли)

Ин шеър намунаи газали ишкӣ аст, ки на бо хисси афтодарӯй (пессимистӣ), балки бо эҳсосоти баланди некбинӣ (оптимистӣ) бар хилофи монеаҳон дину шарнати замони феодали саронда шудааст.

Сайидо Газалро ба ҳадди 26 байт ҷағонидааст, то ки он барон дар мавзӯи сиёсӣ-иҷтимоӣ өзод сухан гүфтан сабаб гардад.

Газал дар назми советии тоҷик низ хеле маъмул аст. Ишку муҳаббат, садоқату вафодорӣ чун хиссияти лирикии одами нави даврони социализм дар газалҳо ишқии шоирони тоҷик бисъёёр таравиҳӣ ёфтааст. Лекин худи мавзӯи ва мазмуни газалҳо дар изҳори муносибатҳои дӯстӣ ва шахсӣ ранги дигар гирифта, ифодати меҳру муҳаббат ҳам бо дигар усулу услуг тасвир мейбад. Бехтарин шеърҳои А. Лоҳутӣ («Рассом ва шонир», «Даври сар зулфи ту ҳар қадр, ки печонтар шуд», «Гуҳари ишқ»), П. Сулаймонӣ («Калам», «Бародари ҷонӣ»), М. Раҳимӣ («Мехрномаи тоҷик»), М. Турсунзода («Ба Ленин», «Ҳаргиз», «Бӯи гул ояд зи ту», «Асри ман»), Б. Раҳимзода («Ишқ», «Рахматҳо ба корат студент», М. Каноат («Ҳукм бар ситора кунем») ва дигар шоирони тоҷик комилан бо қондаҳон газал саронда шудаанд. Газалҳои шоирони мусоир бештар мазмунҳои сиёсӣ ва иҷтимоиро баён ме-кунад. Мисоле аз газали граждани:

Ман на он мардам, ки аз ҳайди фалак парво кунам,  
Чун фалак, ман сад ҳазорон ҳасиро бело кунам.  
Чашмаи ҷонӣ бо ҷашорат боз медорад мавро,  
Варни бо ик ҳамла мушти осмонро во кунам.  
Ҷарҳро барҳам занам, афлоқро созам забуни,  
Ер агар изнам<sup>2</sup> дилҳад то остиғ боло кунам.  
Осмонро тӯ ки дигар лоғин<sup>3</sup> турзӯрӣ ыазан,  
Вожгуни гардӣ, дарафши<sup>4</sup> сурҳ агар барпо кунам.  
Дар ҳаҷон аз ҳеч қас мӯҳточи бӯи нестам,  
Ораён ҳешро бо дасти худ иҷро кунам...

(Лоҳутӣ)

Ё ҷунин газали Лоҳик, ки чун огохӣ ба беандешагии ҷангҷӯёни империалистӣ садо медидад:

Шишаи мо сангҳо хоро бишканад,  
Хомин мо пухтаҳоро бишканад.

Онҷунои сангнимизоҷу махкамем,  
Кӯзан мо сангҳо даръе бишканад.

<sup>1</sup> Мутриб — навозандва ҳамонанд; савти мутриб — овози ҳамонанд ва навозандва.

<sup>2</sup> Изн — ишъяъ, яҷозат.

<sup>3</sup> Лоғ — худонтои, худтаврифкуни.

<sup>4</sup> Даرافш — тег, шамшер.

Он кадар согар шикастем аз алам  
То тилеми як муаммо бишканад.

Сад дилу сад дасту по бишкастем  
То ки садди роҳи фардо бишканад.

Мо аз он майдонгарибон неstem,  
Ки дили мо бетакозо бишканад.

Гардани гардуин гардон бишканем,  
Пеш аз он, ки гарданӣ мо бишканад.

Ғазалҳои замони советии мо аксар бе таҳаллус ба аинҷом ме-расанд. Ғазалҳо ё ҳастанд, ки факат ба тасвири лавҳа ва манза-раҳои дилкаши табиат бахшида шудаанд. Ин қабил ғазалҳоро «ғазали манзаравӣ» (пейзажӣ) меноманд. Ғазалсаро аксар тавас-сути инъикоси манзараҳои табиат ҳиссу фикри иҷтимони худ ва муносибату нуктан назарашибро ба ҳодисаҳои рӯзгор изҳор мена-мояд.

**Қасида** Қасида чунин шакли эҷодии назм аст, ки шоир

фикру мулоҳиза ва орзӯю ҳаваси худро ба таври мадҳ (бо таърифи тавсиф) баён менамояд. Қасида ба мисли га-зал бо схеман **аа** (матлаъ), **ба**, **ва**, **га** ... кофиябандӣ дошта, ҳаҷ-ман аз 11 то 1000 байт мебошад. Қасида мумкини аст, ки ба шахс, ба табиат, ба ватан ва ба ҷизе бахшида навишта шуда бошад. Соҳти қасида тартиби муайяне дошта, аз 5 қисм иборат аст: на-сиб ё ташбиб (тағazzул), гурезгоҳ, таъриф (мадҳ), мақсад ё мат-лаб, хотима.

Насиб он ҳиссан қасидаро мегӯянд, ки ба ғазал хеле монандӣ дошта, дар вай фикр ва ҳиссиёти шоир нисбат ба ҷамъият, зин-дагӣ ва табиат бо тарзи мадҳиявӣ, марсиявӣ, ҳаҷвӣ ё пандӯ на-сихатӣ баён мегардад. Байти аввали насибро матлаъ меноманд. Агар қисми мадҳали қасида бо воситаҳои лирикӣ аз тасвири иш-ку муҳаббат оғоз ёбанд, онро ташбиб ё тағazzул мегӯянд.

Гурезгоҳ як ё ду байтест, ки дар мобайни насиб ва таъриф менистаду насибро мазмунан бо таъриф (мадҳ) алоқаманд меку-над.

Таъриф ё мадҳ ҳиссии асосии қасида аст, ки шоир дар он таъ-рифи тавсифашро ба узвони шахсе ё табиат ва предмети мадҳ изҳор менамояд.

Дар қисми матлаб ё мақсад ҳоҳиши шоир ифода мегардад ва сонӣ қасида хотима мейбад.

Қасида дар назми классикни тоҷик аз асрҳои IX пайдо шуда, дар асрҳои X—XII нашъунаамо кардааст. Мавзӯи қасидан шоиро-ни дарбор бештар ба мадҳу ситонши амирон ё намояндагони су-лолаҳои ҳукмрон бахшида шуда бошад, шоирони берун аз дар-бор ва қисми шоирони пешқадами дарборӣ дар он бештар маз-мунҳон фалсафӣ, сиёсии иҷтимоӣ ва ахлоқу одобро месароиданд. Бар ҳилоғи аксари қасидаҳои шоирон Амир Муиззии Самаркан-дӣ, Рашидаддини Ватвот, Үнсурӣ, Асчадӣ, Манучехрӣ, Фарруҳӣ, Ҳоконӣ, Урғӣ, Коонӣ ва дигарон, ки ба таърифи тавсифи шоҳон, шаҳзодагон ва аҳли дарбор гуфта шудаанд, дар қасидаҳои Рӯ-

дакӣ, Носири Хисрав, Саъдӣ, Х. Кирмонӣ, Абдураҳмонӣ Чомӣ, Сайидо, Шоҳин кайфияти зиндагӣ, манзараҳои дилхуши табиат, идеяҳои ватанпарварӣ ва ҳалқдӯстӣ бештар тараним гардидаанд. Масалан, қасидаҳои Рӯдакӣ «Бӯи чӯи мӯлиён ояд ҳаме» ва «Шикоят аз пирӣ» ба ин дъяво далели равшан аст. Қасидаҳои Абдураҳмонӣ Чомӣ бештар ба панду насиҳати шоҳон ва давлатдорон равона шудааст. Дар байни қасидасароёни гузашта Сайидон Насафӣ бо қасидаҳояш мавқеи маҳсус дорад. Қасидаҳои пурмазмуни иҷтимоии ў бар акси коидоҳои умумии қасиданависии давран феодалий ба таърифи тавсифи қосибон, ҳунармандон ва аҳли меҳнат баҳшида шудааст. Ў худ ки аз боғандагон буд, барои ҳамду санои нонвоёни, қассобон, рассомон ва дигар пешаварон рангу бори бадеиро дареф надоштааст. Ў доир ба манзараҳои табиат ва фаслҳои сол низ қасидаҳо гуфтааст. Инак, якчанд байт аз қасидан шоир «Тасвири баҳор-наврӯзӣ»:

Навбаҳор омад гулестон аз пан нашъунамост,  
Гунҷаҳуспонҷо чаманро гунҷаи гул муттакост.  
Содарӯёро барад аз ҷо ҳавон сабзааш,  
Сабзҳаттоноро насими сунбулиш жокулрабост.  
Нозбӯро аз бунафша нозболии зери сар,  
Шоҳи гуло бистари барги хинъо дар зери пост.  
Роҳт месозанд мурғон ҳонан оҳангро,  
Булбул аз сад парда чун ушшоҳ дар зери навост.  
Гунҷа мушти хок агар гирад ба каф зар мешавад,  
Табын гулашаро дар ин мавсими ҳавоси кимиёст...

**Касида** аз рӯи мавзӯъ ва адон максад якчанд хел мешавад:  
**Муночот** — қасидаест, ки ба таърифи тавсифи илоҳӣ баҳшида шудааст;

**Наът** — қасидаест, ки таърифи тавсифи пайғамбаронро дар назар дорад;

**Мадхия** — қасидаест, ки ба шаъну шавкати подшоҳон ва олимансибон гуфта шудааст;

**Фаҳрия** — қасидаест, ки шеъру шоирро ба тасвири мэдҳ гирифтааст;

**Ҳаҷвия** — қасидаест, ки дар боран нуқсонҳои одамони чудоғона, тоифон мардум ё ҷамъият ва ё дар он ракибони шоир, бадҳоҳони мамдӯҳ ҳаҷв карда шудаанд;

**Марсия** — қасидаест дар боран мусибатҳои саҳти чудой, дар боран фавти одамони машҳур ё дўстону муқаррабон;

**Баҳория** — қасидаест, ки комилан ва ё қисман ташбиби он ба таърифи тасвири баҳорон баҳшида шудааст;

**Ишқия** — қасидаест, ки вай ё насиби он ишқу муҳаббаг ва муносибатҳои нағиси дўстиро тараним мекунад.

**Ҳамрия** — қасидаест, ки дар он ва ё дар ташбиби он васфи май, тарзи тайёр кардани май ва мачлисҳон ботантана тасвир меёбад. Қасидан «Модари май»-и устод Рӯдакӣ, ки аз бехтарин ҳамриёт ҳисоб меёбад, аз 94 байт иборат аст. Ташбиби он 22 байтро ташкил дода, май ва тарзи ҳозир кардани онро ситоиш менамояд. Ин қисмати қасида аз ҷиҳати комилини тасвири мавзӯъ

мустакил аст. 32 байти дигари касида ба маъракаороиҳои «мачлиси маликона» баҳшида шуда, мадху узрроҳии шоирро баён мекунад. Дар 40 байти дигари касида, ки кисми асосии он ба шумор меравад, идеалҳои шоир доир ба «ҳокими одил»-у мардумпарвар ва «покии ахлоқи ўву покнажоди»-и вай инъикос гардидааст.

**Холия** ё **ҳасбия** касидаест, ки ба тарҷимаи холи (ҳасби холи) шоир даҳл дошта, дар он ноадолатиҳои замон, номусоидати ман-фиатҳои шахсуз чамъият тасвир меёбад. Намунаи барҷастаи чунин касида «Шикоят аз пирӣ»-и Рӯдакӣ мебошад, ки аз муҳокимиҳои амиқу фалсафӣ саршор аст. Дар эҷодиёти Мушғикий, Шоҳин ва бâъзе дигар шоирони гузашта низ холия мушоҳида мешавад.

**Ҳабсия** — касидаест, ки дар холати маҳбусӣ ва ё умуман дар ягон вазъияти ногувору ноилочи рӯзгор будан саронда мешавад. Шоир асри XI—XII Маъсӯди Саъди Салмон бо номи «ҳабснёт» як силсила шеър эҷод кардааст, ки аз 17 соли ҳаёти зинданни ўхбар медиҳад. Хоконии Шервонӣ — шоир форсзабони Озарбайҷон (асри XII) низ чанд касидае ба ин шаклу мазмун ӯфарида, аз азобу шиканҷаҳои замонаш ҳасрату надомат мекунад. Дар касидаҳои «Ҳарботи Мадонӣ», «Миръот-ус-сафо» ва «Орзӯи сафари Хурӯсон» Хоконӣ доир ба масъалаҳои ҳаёту марг, ҳасти, табиат, фалак, тақдирӣ одам, чамъият, маънни рӯзгор изҳори ақида кардааст. Мавриҷое дучор меоянд, ки шоир ҳокимони замонаро ба «Захҳоҳи морон» иисбат дода, худро ба Бежани асиру маҳбус, ки аз укубатҳои зиндан хеле ба танг омадааст, моканд мекунад. Ибтидои насиби касидан Хоконӣ «Орзӯи сафари Хурӯсон» ин аст:

Чи сабаб сӯи Хурӯсон шуданам нағзоранд,  
Андалабам, ба гулистон шуданам нағзоранд...

Ба ин касидан Хоконӣ шоирони машҳури замонаш ва асрҳои минбаъда Асириддини Аҳсикатӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Абдураҳмони Чомӣ, Алишери Навой назираҳо гуфтаанд.

Дар адабиёти форсу тоҷик касидаҳои таъриҳӣ ҳам дучор мешаванд. Санадҳои ҳуччатӣ дар яккатор ашъори Хоконӣ (ва касидаҳояш), ки ба девон чамъ омадаанд, мушоҳида мешаванд. Дар ин қабил осори ў на таҳро ҳуччатҳои ҳаёти ўро дарьёфтани мумкин аст, инчунин таъриҳи шаҳру мамлакатҳо, шоҳу сultonҳо, аҳолию сокинони ин ё он мавзъёро дидан мумкин аст. Мушғикий, ки дар муддати қарib тамоми умри худ касидаҳои мадхия навиштааст, воқеаҳои туногуни машҳури замонаш ва таъриҳи воқеаҳоро низ дар онҳо қайд кардааст. Ба ғайр аз тасвири воқеаҳои сиёсии таъриҳи давлати Шайбониҳои замони худ, Мушғикий дар қасидаҳояш бисъёр таъриҳу санаҳои онд ба тамом шудани соҳимони масҷиду касрҳо, биноҳои меъморӣ, ҳаммом, ҳавзҳои шаҳр ва ғайраро низ акс кунонидааст. Ба гувоҳи олимон, микдори зиёди таъриҳҳоеро, ки Мушғикий тартиб дода буд, ҳамзамони ў — таъриҳнависи Ҳофизи Таниш, инчунин таъриҳнависи асри XVII Сайид Роким истиғфода бурдаанд.

Касидаеро, ки насиб ё ташбиб надорад ва бевосита аз мадху ситони сар мешавад, касидаи маҳдуд ё касидаи муқтаза б (буридашуда) мегӯянд.

Дар адабиёти советии тоҷик қасида ҳамчун шакли маҳсус машҳур нест. Вале гоҳо дучор шавад ҳам, шаклу мундариҷаи вай тамоман тағъир ёфта, ба талаботи умумии адабиёти давр мувоғӣ, кунонида шудааст. Дар қасидаҳон замони советӣ насиб ва гурезгоҳ дода намешавад. Таъриф мазмунан пайваста бо зиндагонии ҳаккни реалий ва фаъолияти сиёсии давлатии доҳҷони партія, бо Партия, ҳалки советӣ ва Ватан акс меёбад. Дау ин гуна қасидаҳо тасвири шаҳс ё табнат, Ватан ва гайра бо баёни мағниати ҳалқ алокамандии зич дорад.

«Қасидаи ҷанг ва зафар»-и устод Садриддин Айнӣ, «Қасида»-и Зуфархони Ҷавҳарӣ дар васфи Тоҷикистон, баъзе достон ва манзумаҳон М. Раҳими «Баҳористони зафар», «Партияи хирадманд», «Табриқ ба анҷумани ХХII КПСС», «Қасидаи Норак», «Бобе аз қасидаи социализм» ба тарни қасидаи мадхия навишта шуда, корниамоҳон беназири ҳалқи советӣ ва Партияи Коммунистии моро дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ ва дар замони осонштани баъдиҷонӣ ҷамъбаст менамоянд.

Қасидаи марсия дар шароитҳои воқеяни советӣ қариб мавъекъ юдорад, чунки зиддиятҳои синфиҷи ҷамъият дар мо барҳам ҳӯрдааст. Баъзе намунаҳои қасидаи марсияро дар мисоли «Марсия»-и С. Айнӣ (ба муносибати күшта шудани бародари ӯ Ҳоҷӣ Сироҷ дар зиндиҳи эмир), дар хотирномаҳои Лоҳутӣ, Айнӣ, Деҳотӣ, Раҳими, ки ба муносибати вафоти бемахали шоири боистеъдод — Пайрав гуфта шудааст, дидан мумкин аст. Шеърҳони М. Турсунзода «Хотираи капитан», ки ба қаҳрамонии капитан Гастелло, М. Мишакар «Тӯпҷӣ», ки ба Қаҳрамони иттифоқи советӣ Исмоили Ҳамзаалиев баҳшида шудаанд, достони М. Қаюат «Сурӯши Сталинград» хусусиятҳои марсиявӣ доранд.

Шеърҳони М. Турсунзода «Назмро ёд кардам», «Замин» ва Б. Раҳимзода «Давоми мо», «Дар бағал дорам» аз қабили қасидаҳони фахриянид.

Қасиданависӣ дар адабиёти рус дар асрҳои гуногуни дига мешавад. М. В. Ломоносов баъзан ба ин шакли шеър муроҷиат кардааст. Машҳуртарин қасиданависи рус Гаврила Романович Державин (1743—1816) шинохта шудааст. У бо ӯиони «Қасидаи «худо», «Қасида ба Фелица», «Қасида ба фавти князь Мещерский» ва гайра як силсила қасида эҷод кардааст. Шеърҳони Г. Р. Державин «Едгорӣ» ва А. С. Пушкин «Коҳи ёдгор» намунаи барҷастани қасидаи фахрияни мебошанд.

Шеъре, ки аз якчанд банд иборат буда, ҳар бандаш ба ҳачми як газал ва аз ҷиҳати тартиби қоғияни бандӣ монанди газал мустакил аст ва дар охири ҳар як бандаш байти восила (сарифанд) дорад, тарҷӯманд меноманд. Малъони қалимаи тарҷӯм баргардонидан буда, байти восила ба тарни тақрор дар охири ҳар банд меояд.

Ин шакли шеърӣ дар адабиёти классикии форсу тоҷик беш-

тар дид мешавад. Тарчеъбандро даставвал Саъдй дар эчдиёти худ кор фармудааст, баъд аз ў Хофиз, Камол, Чомй ва дигарон онро давом ва такмил додаанд. Тарчеъбанд дар мавзўю мазмунхон гуногун навишта шуда, хусусиятҳон лирикӣ, мадхиявӣ, сӯфиёна ва ғайра дорад. Инак, як банд аз тарчеъбанди Хофиз, ки дорон мавзўу ва муидаричан лирикист:

Эй дода ба ёди дўстдорӣ,  
Ин буд вафоу аҳди ёрӣ?  
Охир дили решни дармандам,  
То чанд ба дасти гам супорӣ?  
Аз зулфи ту хосиле наидам,  
Чуз шефтагио бекарорӣ.  
Эн чони азиз, бар занфон,  
То чанд куий чафову хорӣ?  
Харчанд ки сўлти ба ҷаврам,  
Кардам мани хаста созкорӣ.  
Гуфтам магар аз сарни тараҳҳум  
Даст аз ситаму чафо билорӣ.  
Чун нест умеди он, ки рӯзе  
Бар ошики хаста раҳм орӣ.

Он беҳ ки зи сабр рух натобам,  
Бошад ки муроди дил биёбам<sup>1</sup>.

Дар ин тарчеъбанд боз 6 ғазали дигар (банд паси банд) омада, дар охири ҳар банд байти восила (Он беҳ ки...) такрор шудан мегирад.

Дар тарчеъбанди Саъдй («Эй зулфи ту ҳар ҳаме каманде...») 20 банд ғазал дар як вазн ва бо қоғияхон гуногун тасниф шуда, аз паси ҳар банди ғазал як хел байти восила меояд, ки он ин тарик аст:

Бинишими сабр меш гирам,  
Дуйболан кори хеш гирам.

Дар адабиёти советии тоҷик тарчеъбанди анъанавӣ қариб ҳеч мақом надорад. «Тарчеъбанд»-и О. Лутфӣ бо чунин матлаъ оғоз меёбад:

Биё сокӣ қадаҳ пур дех баҳори оламоро шуд,  
Чаман ҳуррам, ҳаво ҷонбахшу гулшан роҳатафзо шуд...

Ин аз қабили тарчеъбандҳоест, ки аз ҷиҳати ҳаҷм (ғазал) ва вазну қоғиябандӣ байни тарчеъбандин анъанавию ҳозирзамонӣ менистад. Тарчеъбанди Лутфӣ ҳамааш аз 3 банд иборат буда, ҳар банди он 5 байти дорад, байти восилааш ба тарики зайл мебошад:

Дар ин гулшан агар ҳоре бувад, аз решаваш биркан,  
Агар море бубинӣ дар раҳаш, албатта, оташ зан!

Шакли навоваронан тарчеъгӯро, ки хеле муҳтасар ва барои қабулаш сабук кунонида шудааст, дар эчдиёти бисъёр шоирони тоҷик мебинем. «Оҳаирабо»-и М. Турсунзода ба тарики мусаддаси тарчеъбанд соҳта шудааст.

<sup>1</sup> Хоғизи Шерозӣ. Мунтаҳаби девон (тартибиҳонда Х. Мирзозода). Сталлинбод, 1957, саҳ. 545.

Он кадар дар дилпинсандай, дилпинсандастай, Ватан,  
Дар сари тасвири хуснат кас наме<sup>1</sup>бад сухан.  
Хеч дар дунё нодорад рангу бўятро чаман,  
Аз ту дар осонишу роҳат бувақ чон дар бадан.

Чунки инсонро фазон дилкую гардидай,  
Халқ чун оқиқ, ту чун оҳдирабо гардидай.

Байти восила («Чунки инсонро...») баъд аз хар мураббаъ такрори омада, тарчеъбанди шашгонаро ташкил мекунад. М. Турсуздода «Эй ёри бефарангий!»-ашро ба тарзи мухаммаси тарчеъбанд навиштааст. Шеърҳон М. Раҳимий «Чоду-чоду», «Чавоний», Б. Раҳимзода «Тараниум куни, дило!», «Хотираи устод», «Дилорой, Душанбе», «Гулшани эҷоди халқ» хамчун мусаддаси тарчеъбанд юнду шудаанд. Инак, парчае аз мусаммани тарчеъбанди М. Раҳимий «Ба зиёрати дохӣ В. И. Ленини»:

Салом, эй падари мӯҳтарам, Ленини кабир,  
Зи чону дил ба ту, он дастири халқи асир.  
Чу мо ситамкаши собиқ, чи нав-чавону чи шир.  
Ҳама ба меҳри ту таслиму ошику тасхир.  
Ба хар дигу дама чону ҳаҷон ба ин таъсир,  
Ки меҳри туст, ба он боз чист ҳамтасвири?

Дило, на ишқ, на оташ, на офтобу замин  
Нодорад ин ҳама кувват, ки халқ бо Ленини.

Баъд аз хар банди шашгона, байти «Дило, на ишқ...» такрор шудаи мегирад, ки хар ду якҷоя мусаммани тарчеъбандро ташкил кардаанд.

**Таркиббанд** Таркиббанд бо шаклу соҳти худ ба тарчеъбанд монанд аст. Таркиббанд низ аз якчанд бандҳо — газалҳо иборат буда, ба мисли тарчеъбанд коғиябандӣ дорад. Ягона фарқи таркиббанд аз тарчеъбанд дар ҳамин, ки ба чон байти восила, байти хуло савӣ (гурезгоҳ) омада, он пас аз хар банд мазмунан ва шаклан тағтири мебад.

Дар илми баден классикий таркиббанд ҳам як навъи санъати тарчеъ дониста шуда, дар ин шакли шеърӣ Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Ҳайрат ва дигарон фикру андешаҳои фалсафӣ ва ҳаётӣ баён кардаанд. Аҳмади Ҷомӣ мазмунан ба тарни қасидан ҳолияю фахрия, таркиббанде навиштааст, ки ба шеъру назм ва аҳли фазлу илм қиммати арзанде дода, ҳудро дар маркази асар мегузорад. Инак, парчаи мухтасари он:

Ман будам аз ҳаҷону гиром<sup>1</sup> бародаре,  
Дар санъи<sup>2</sup> назми чамъ гаронмоя<sup>3</sup> ташхаре,  
Зон сон бародаре, ки дар атвори ғазлу илм,  
Чун ӯ изоз моддия айъм дигаре...

<sup>1</sup> Гиромӣ — қиромӣ, бояхтиром, азиз.

<sup>2</sup> Санъи — роҳи, ресмиюн шаддии марварид; санъи назм — қишияи аз түғрики ашъора мажбуни.

<sup>3</sup> Гаронмоя — гаронбахо, қадомат.

Боз 5 байт, сонй байти хулосави:

Ин нукта гүш дор, ки дурри гаронбадост,  
Назин бадей ўст, вале ҳасби холи<sup>1</sup> мост.

Банди дигари ин таркиббанд боз аз ғазали 7 байта иборат буда, байти хулосавии банди дуюми он ин тарик аст:

Харфе ки ёbam, аз қалами мушкбори ў.  
Созам ҳамонли<sup>2</sup> дилу чон ёдгора ў.

«Таркиббанд»-и Хайрат рӯхи лирикан ишқӣ дорад.

Дар адабиёти советии тоҷик шакли анъанавии таркиббанд вуҷуд надорад. Тарзи истифодан ин шакли шеърни классики ниҳдар замони ҳозира тамоман тағтиир ёфта, ҳаҷман мухтасару кутоҳ ва мазмунан бой гардидааст. Шеърҳои А. Лоқутӣ «Босмачӣ», М. Раҳимӣ «Лентан сурх», «Ватани ман», М. Турсунзода «Сурӯди ман», «Афсӯс, ки накардӣ имтиҳонам», Б. Раҳимзода «Барон сулҳ имзо мекунем», «Вафо кун» ба тарни мусаддасу мусаббани таркиббанд эҷод шудаанд.

Байтҳои (восилан) тақроршавандан тарҷеъбанд ва байтҳои (хулосавии) тағтиирёбандан таркиббанд барон ба фикри асосни шонир ҷалб намудани диккати ҳонанда хизмат мекунанд. Инак, парчае аз мусаббани таркиббанди М. Турсунзода «Афсӯс, ки накардӣ имтиҳонам»:

Аз рӯҳон аввал донӣ маро, аиззам,  
Каз зиддагии осон меҳостам турезам,  
Монанди разъду барке бо абрҳо ситезам,  
Чун буттадон сарсабз аз мағзи санг ҳезам,  
Аз фарғон кӯҳкорон чун шаршара бирезам.

То ин ки дар днёри кӯҳӣ садо дигҳам ман,  
Аз ҳеш катраҳоро дар су ҳаво дигҳам ман.

Пас аз банди дуюми ин таркиббанд, ба тарни турезгоҳ байти дигар меояд:

Небот то намоям сидку нағон ҳудро,  
Ҳам ифтидон ҳудро, ҳам интиҳон ҳудро.

Годо мешавад, ки дар таркиббанд байти турезгоҳ таҳаввулот дид, мисраъҳон якуми он дигар шуда, мисраъи дуюмаш якзайл мемонад. Ииро дар мусаддаси таркиббанди Б. Раҳимзода «Ҳалки бузургворам» дидан душвор нест:

Чун Вахши саркаши ҳуд аз шавқ сар қашидам,  
Шайпурни фатҳи ҳалкам бори дигар қашидам,  
Ҳар қатраи ҷабинаш бо шеър баркашидам,  
Оре, ба риштан назм дурру гуҳар қашидам.

То бахшам аз барон ҳалки бузургворам,  
Бар ҷашм ҳоки поят чун тутиё гузорам.

<sup>1</sup> Ҳасби хол — тарҷиман хол.

<sup>2</sup> Ҳамонл — аз ҳамел жардан, оvezon.

Баъд аз бандхон дигар чун байтҳон гурезгох дучор меоянд.

Заркору заргари ту халки бузургворам,  
Бар чашм хоки поят чун тутнё гузорам.

Е

Ту аз ману ман аз ту, дигар сухан надорам,  
Бар чашм хоки поят чун тутнё гузорам.

**Суруд** яке аз шаклҳои хурдтарини шеърни жанри лирикӣ ба шумор меравад. Аксар суруд бо савту оҳангӣ мусикӣ сароид мешавад. Яке аз хусусиятҳои суруд соддагию гӯёни он, самимона ва мавзун ба зарбу оҳангӣ мусикӣ чӯр омадани вай мебошад. Бедарак нест, ки сурудро лирикаи соф пиндошта, дар ҳаққи он мегӯянд, ки «суруд ба пардан муғанни зебост». Лиризми суруд на фақат эҳсосоти шаҳсии сароянда, балки инчунин хиссу фикри оммаҳони васеи ҳалкро дар ҳар зазмон ифода менамояд.

Суруд хоснити сафарбаркуй дорад. Дар ҳангоми кору меҳнат суруд одамро ба шавку ҳавас меорад, ба иду истироҳати мардум зебону хушнудӣ мебахшад. Сурудҳои ҳалқӣ дар замонҳои гузашта бештар оҳангӣ маҳзунона дошта, ғаму анҷӯҳ, гиряю фифон, нодорию ноҷорӣ, гармою сармо ва қаҳру ғазаби одами меҳнатиро баён мекарданд. Дар ин кабил сурудҳо ба таври ҳатмӣ чунин порчаҳоро дидан мумкин буд:

Махтобшаб асту мо ба кӯҳҳо ҳар шаб.  
Дуди дили мо чу мавчи даръе ҳар шаб,  
Доро ба сари давлату ишрат дорад,  
Мо бекасу бенавою танҳо ҳар шаб.

Е

Як умр дар ин ҷаҳон гадоем, дареғ.  
Бечора касему бенавоем, дареғ.  
Сад сол агар умр вағоғӣ бижунад,  
Оҳир, ки гадоем, гадоем, дареғ.

Дар байни ҳалки тоҷик гайр аз сурудҳои фольклорӣ шеъру ғазалҳои Рӯдакӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Қамол, Ҷомӣ, Мушғикий, Ҳилолӣ, Соиб, Бедил, Зебунисо, Нозим ва дигар классикони инз ба ҳавоҳои ҳалқӣ ва савтҳои классикии «Шашмаком» дар тӯли асрҳо суруда мешаванд.

Санъати сурудсозӣ ба мағҳуми классикииаш ва сурудҳони бо ҳамовозии соз дар замони сосониён маҳсусан равнӣ ёфтааст. Рангкорангии мавзӯъ, тарз ва услуби иҷроқунандагӣ, умуман ҳунарварии устодони суруд шаклан ва мазмунан дар корнамони як идда завқмандон зоҳир гардидааст. Онҳо — **Борбад**, ки дар иҷрои сурудҳои ҳамосавӣ, мазҳабӣ, ситоишӣ, мавсимию маросимиӣ, **Бомшод**, **Саркабу Саркаш** дар сурудани сурудҳои қаҳрамонӣ, таърихию асотириӣ, **Гесӯи Навогар**, **Озодвори Чангӣ** дар талқини сурудҳои ишиқӣ, наврӯзӣ, **Накисон** Чангӣ дар иҷрон сурудҳои баҳория ва мазҳабӣ ягонаи замони худ будаанд<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ба тафсили суруди классикии ингариҷӣ: Раҷабов Аскаралӣ Сарнавишти суруд. «Маданияти Тоҷикистон», 1983, 11 февраль.

Сонитар, бо кӯшиши олими чангнавози асри XIV Мавлоно Миррак, олими мусикӣ Ҳоча Абдулло Мухаммад Марворидӣ, хоғиз Ромтинӣ, бастакорон Насруллоӣ, Муҳаммаси Ҳочиҳоҷа, Мирзо Ҳаким ва бисъёр сурудхонони номдору беном дар асрҳои миёна дар Эрон батадриҷ «дувоздаҳ маком» ва дар Осиёи Миёна «Шашмақом» таркиб ёфта, нашъунамо мекунанд. Силсилаи «Шашмақом»: Бузрук, Рост, Наво, Дугоҳ, Сегоҳ ва Ироқ — 6 кисм, 252 ҳаво-оҳангро ташкил дода, аз машку ҳониш иборатанд. «Шашмақом», ки,— менависад С. Айнӣ,— номи умумии мусикӣи класикии ҳалки тоҷик аст, якбора ба ин шакли ҳозираи мукаммал шудааш нарасидааст, балки монанди ҳунар ва пешаҳои дигар бо хизмат ва ихтироъи одамони бисъёргар — сарояндагон, навозандагон ва бастакорони бисъёре такмил ёфтааст... Мусикӣи класикии тоҷикӣ — «Шашмақом»... маҳсуси синифи ҳоким набуда, аз ҳама бештар оммаи ҳалки тоҷик ин санъатро азони ҳуд донистаст<sup>1</sup>.

Революцияи Қабири Социалистии Октябрь ба мавзӯи мазмуми суруду таронаҳо тағтириoti бузурге ба вучуд овард. Суруд чун яке аз шаклҳои назм ба вазифаҳои тарбияи коммунистӣ хизмат карда, ба дили мардуми советӣ васеъроҳ ёфтааст. Бехтарин шоирони сурудгӯи руси советӣ Василий Лебедев-Кумач, Лев Ошанин, Михаил Исаковский, Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Расул Гамзатов, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко ва баъзе дигар ба шумор мераванд. Дар адабиёти тоҷик машҳуртарин устодони сурудсаро С. Айнӣ («Суруди озодӣ», «Таронаи камбагалон»), А. Лоҳутӣ («Бути нозанинам, маҳи меҳрубонам», «Гар намедонӣ, бидон», «Дигар чӣ меҳоҳад», «Мо раиҷбарзодагонем», «Дар қишлоқи мо», «Суруди комсомоли», «Таронаи пионерон», «Охир, эй маҳ, ҳалок шуд дили ман»), М. Турсунзода («Суруди ман», «Хонаи мо он қадар ҳам дур нест», «Ҳамсаи бошам», «Нишона дорад», «Хандиде меояд», «Суруди ҷавонӣ», «Омад канал», силсилаи сурудҳои кинофильми «Ман бо духтаре воҳӯрдам», Б. Раҳимзода («Иди зафар», «Москвани ман», «Мехмон омадем», «Дар лаби обе», «Дӯстон, ошникам», «Шонста, Шонста», «Алла», «Ҷавонӣ») мебошанд. Ба сурудҳои ин шоирон ба баъзе дигар, ки ба Ватан ва Партия, ба ҳаёту меҳнати одами советӣ баҳшида шудааст, бастакорони мо оҳангҳои мувоғиқ бастаанд. Аминҷон Шукуҳӣ дар соли 1965 барои матни ёздаҳ суруд бо мукофоти Рӯдакӣ тақдир шудааст.

Байте, ки дар суруд (муҳаммас ва мусаддаси тарҷеъбанд) тақроран меояд, накарот, гардон ё бозгӯй ном дорад. Суруд ҳелҳои гуногуни дошта,— ашӯла, тарона, ғазал, бадеха номида мешавад. Сурудҳои таъриҳӣ ҳам дар эҷодиёти даҳанакии ҳалки тоҷик қайд гардидаанд. Баъзиин ин гуна сурудҳо бо номи Восеъ вобастааст.

<sup>1</sup> Айнӣ С. Куллиёт, ч. II, житоби 2. Душанбе, 1964, саҳ. 414.

Достон

Маънии дугавии достон ҳикояи (ё қисса-повести) бо назм гуфта шуда мебошад. Бо вучуди бо шеър, бо каломи мавзун тараннум ёфтани вокеаҳо дар достон, доирон тасвири ҳаёт ва одамон дар он хеле васеъ аст. Чунон ки дар боби «Эпос» қайд гардид, достонҳо аз ҷиҳати навъу намудашон — лирикӣ, лиро-эпикӣ ва эпикӣ мешаванд. Онҳо дорон сюжет ва композиции маҳсус ҳастанд. Факат достонҳои лирикӣ бе сюжет мебошанд. Дар ҳар се шакли достон баёнин хиссият ва таассуроти шоир роли асосӣ мебозад. Дар достонҳои лирикӣ агар саргузашти шоир, ҳолу ахволи рӯҳии ўчун субъект ифодан мақсад гардад, дар достонҳои эпикӣ бештар вокеаҳои объективии рӯзгор ба муҳокима гирифта мешаванд. Дар достонҳои лиро-эпикӣ тасвири вокеаҳои зиндагӣ ва образҳои одамон бо инъикоси қайфияти шоир ба ҳам печ меҳӯранд. Рӯчӯи лирикӣ ба накли вокеаҳо обуранги самимӣ бахшида, муносибати шоирро ба рафттору атвор ва кору кирдори иштирокчиёни достон ва ё вокеаҳон тасвиршуда муайян месозад.

Таърихи пайдоиши достон аз эҷодиёти даҳанакии ҳалқии давраҳои дури гузашта ибтидо мегирад. Ҳалқи тоҷик аз замонҳои қадим достонҳои қаҳрамонӣ ва ишқӣ оғаридааст. Достонҳои онд ба Рустам, Сӯҳроб, Сиёвуш, Кова ва Фаридун, дар боран Қайковус ва Судоба, Зол ва Рудоба, Бежан ва Манижа, Юсуф ва Зулайҳо, Лайлӣ ва Мачнун, Вис ва Ромин, Толиб ва Матлуб, Раъно ва Зебо ва дигарҳо тадриҷан ба адабиёти китобӣ сар дароварда, бо мурури замон, ёдгориҳои беназири адабиёт ва сарвати маънавии ҳалқи тоҷик гардиданд.

Достонҳо аз ҷиҳати жаир ё шакли жанрни худ якчанд хел мешаванд: фалсафию аҳлоқӣ ва панду насиҳатӣ, ишқию романтикӣ, таърихио хронологӣ, қаҳрамонӣ ва ғайра. Дар достонҳои фалсафию аҳлоқӣ ва панду насиҳатӣ аксар як ҳатти муайянни сюжет риоя карда намешавад. Мақсади шоир дар ин қабил достонҳо аз забони худи шоир (қаҳрамони лирикӣ) накл мейбад ва ё бо ҳикояҳои назмини хурд-хурде баён мегардад. Чунинанд достонҳои фалсафиву ирфонии Ҳаким Саной «Ҳадикат-ул-ҳақиқат», Ҷалолиддин Румӣ «Маснавӣ», Авҳадӣ «Чоми Чам», достонҳои таълимию насиҳатӣ ва аҳлоқии Абдураҳмони Чомӣ «Сисилият-ул-захаб» («Занчири тиллой»), «Тӯҳфат-ул-Аҳор», «Сабҳат-ул-аброр», «Хирадномаи Искандарӣ» ва дигарҳо.

Дар достонҳои ишқию романтикӣ мавзӯи муҳаббат мавзӯи асосӣ мебошад. Дар ин гурӯҳи достонҳо ҳамон вокеаҳо вобаста ба рӯҳиян инсони ва олами ботинии ў, вобаста ба ишқ ва аҳду вафо инъикос мейбад. Барои ин қабил достонҳо асари Фаҳриддини Гургонӣ «Вис ва Ромин», достонҳои Низомии Ганҷавӣ «Лайлӣ ва Мачнун», «Хусрав ва Ширин», Хусрави Дехлавӣ «Дувалроӣ ва Ҳизрҳон», Ҳоҷуи Қирмонӣ «Ҳумою Ҳумоюн», Ҷалоли Табиб «Гулу Наврӯз», Абдураҳмони Чомӣ «Юсуф ва Зулайҳо», «Лайлӣ ва Мачнун», Мирзоабдулқодири Бедил «Комде ва Мудан» мисоли хуб шуда метавонанд. Аз асарҳои шонрои советии тоҷик достонҳои М. Турсунзода «Чони ширин», М. Миршакар

«Ишкі дұхтари күксөр», А. Шукұхи «Күчабоги ошикон»-ро ба ин гүрӯхи достонхо мансуб кардан мүмкін аст. Бояд гуфт, ки во-кеяйт дар ин достонхо бартарій дорад. Аз ин рү оңхо ба қабиلى достонхон лиро-эпикі майл мекунаанд.

Дар достонхон таърихию хронологі ҳоҳ вай ба әздінеті дағынанакиі халқ вобаста бошад ва ҳоҳ ба адабиети китоби ходисаҳои таърихие, ки ба чамъият таъсир баҳшидааст, тасвир меёбад. Ҳамаи дигар воқеаҳо дар ин гуна достон дар плани дуюм менстад. Дар ин гуна достонхон таърихій хронологияни воқеаҳо, яъне дар қадом давр, солу моҳ гузаштанн иң ё он воқеа риоя мешавад. Достонхон В. Маяковский «В. И. Ленин», С. Айні «Чанги одаму об», М. Турсунзода «Ҳасани арабакаш», М. Миршакар «Дашти лаванд», М. Қаноат «Гаҳвораи Сино», «Точикистан — исми ман» ва баъзеи дигар ба андоzae ба ҳамин кабил достонхон мансубият доранд.

Дар достонхон қаҳрамоний — эпикі (хамосі) дар боран чанг, корнамой ва пахлавонии одамон, дар боран меңнати бошутоат сухан меравад. Аз классикон Фирдавсі, муаллифи «Шоҳнома», устоди беназире дар достоннависини қаҳрамонию пахлавоний шинохта шудааст. «Гаршаспнома», «Барзунома», «Чамшеднома», «Чангнома», «Доробнома», ки характеристи достонхон қаҳрамониро дар бар кардаанд, асосан күзвәозмонон чи-моний ва рүхии баҳодуронро саронадаанд. Аз адебиони советии то-чик Лохуттій бештар достонхони қаҳрамоний навишааст, монасты «Точ ва байрак», «Ғалабан Тания», «Пахлавон Оштій», «Достони Мардистон», «Парни баҳт» ва дигар. С. Айні, Турсунзода, Дехоттій ва Юсуфій «Оби хаёт», Мирзо Турсунзода достонхон «Писары Ватан», «Садои Осиё», М. Миршакар «Одамон аз Боми чахон», «Одам оғаридгор», З. Чавхарі «Мұхаммадчон», О. Лутфій «На зар Пахлавон» әзділ кардаанд. Гүрӯхи ин достонхо компилан в баъзеашон кисман характеристи достонхон қаҳрамониро дар ба-карда, маънио мазмұнашон аз воқеаҳон сиёс-иңтимой сарш-ранд.

Достонхо дар адабиети советии точик из бештар ба тәрзи яхел кофия бастани байтхо, ки вай бо номи маснави машхур аст; навиша мешаванд. Дар мұхити нави зиндагій дар достонсарой навигарихон зиёде из бу вучуд омадаанд. Чунончи, достони «Мавчи табрикхо»-и Турсунзода ба қонунияти мураббабъ гуфта шуда, коғиғибандни ҳар банд асосан бо схеман аబвб; гдед ва гайра омадааст. «Панчи ноором»-и М. Миршакар бо мураббабъ саронада шуда, схеман қофиянбандни он яқдармиен — аbab; вгвг в гайра шуда омадааст. Баъзе достонхон шоирон А. Шукұхій, М. Қаноат, Ф. Мирзо, К. Киром бо қондахон тозаю из әзділ ефтаан.

Аксари достонхо ба хусусиятхон лирикию эпикі молик қас-танд. Воқеаҳои баҳашамат, характеристикои бошукух ва кору кирде-ри зебон одамій дар сихо бо әхсосоти лирикі саронада мешаванд.

Дар замони мо шакли нави достонсарой пайдо шуда амал-гардидааст. Бидуни вазну қофиян гүногуни бобхо, махсусан и навпардозихо дар услуги достонсарони Мұғалин Қаноат ба из-

мерасад. Достони ў «Сурӯши Сталинград»-ро синтези хусусиятхон лирикни драмавӣ бо унсурҳон фочиаи қаҳрамонӣ донистан мешояд. Ҷиҳатҳои драмавии қаҳрамонии достон аз ду ишқтаи назари мутакобила — гояю идеали олами коммунистӣ ва буржуази баҳс кунад, хусусиятҳои лирикии асар аз розу асрори дили ҳассоси шонр, аз рӯҷуу ҳикматҳои фалсафии суханвар доир ба оламу одам ба зуҳур меояд. Ҳамин тавр, ў пайвандгари пурчозибани ангъана ва нависандихон назми муосири тоҷик аст.

Мъътум аст, ки бâъзеи достонҳои характери нақлий-ривояти доранд (монаиди достони А. С. Пушкин «Полтава», А. Т. Твардовский «Мамлакати Муравий», М. Миршакар «Қишлоқи тиллой» ва «Дашти лаванд»), дар бâъзеи дигарашон чиҳатҳои маҷозӣ ва лирики аст (монаиди достони Ю. Лермонтов «Мцыри», Расул Ҳамзатов «Духтари кӯҳистонӣ», М. Турсунзода «Чони ширин», Б. Рахимзода «Эъчози сухан», М. Қаноат «Қитобхон заҳмин» ва «Падар»). Вале дар ин достонҳо ҳам тан дар сари каму зиёд будани ривояту нақл ва эҳсосоту таассурут набуда, балки дар он аст, ки то чи андоза барон ифодан хисси ғозодипарварӣ, ватандустӣ, мӯҳаббат ба ҳалки худ ва ба кувваи тавони инсон завқу шиддат ва обу рағги лирики кор фармуда шудааст.

Бинобар ий дар байни достонҳои эпикӣ ва лиро-эпикӣ як худути катъӣ гузоштан кори басо мушкил аст. Аксар эпикӣ будани достон аз характери драмавии он намоён шуда менистад. Дар достонҳои А. Лохутӣ «Сафари Фарангистон», О. Лутфӣ «Назар Пахлавон», М. Турсунзода «Ҳасани арабакаш», «Садон Оснё», М. Миршакар «Қишлоқи тиллой» ва Б. Рахимзода «Қиссан кӯҳсор» унсурҳон драмавии воқеоат ба назар намоёнтар аст.

Достонҳои М. Турсунзода «Ҳазон ва баҳор», «Писари Ватан», «Нароги абадӣ», М. Миршакар «Ленин дар Помир», «Исьёни хизад», М. Қаноат «Мавҷҳон Днепр», «Гаҳвороз Сино» намунаи «ҳаҷаринӣ» достонҳои лиро-эпикӣ мебошанд.

«**Номанигорӣ**» — «Номанигорӣ», ки дар достонсарои қаҳрамонии достон ҷунунаи форсу тоҷик аз асрҳои X иҷончиҳо бо учво-и «Шоҳнома», «Доронома», «Барзумома» ва ғайра маъмул буд, онтар, дар асрҳои XIII ва XIV ин санъат дар мавзӯъҳои дигар инҷиҷаи гардида вусъат меёбад. Масалан: даҳнома, ушшокнома, фирокнома, соқинома, саодатнома, мухаббатнома, тарикатнома, ҳидоятинома, сӯҳбатнома, зафарнома ва ғайра. Яки ин номаҳо характери лирикӣ-ишиқӣ ё ишиқӣ-романтикӣ дошта бошанд, дигаре соҳиби хусусиятҳои фалсафи-дидактикаи, сеюмӣ — таърихии эпикӣ ва ғайра мебошанд.

Ангъанаи «даҳноманигорӣ» аз достони Фаҳриддини Гургонӣ (XII) «Вис ва Ромин» ибтидо гирифта, дар даҳномаҳои Авҳадии Ҷарорӣ «Мантиқ-ул-ушшоқ», Ҳасани Дехлавӣ «Ишиқнома», «даҳномаҳои» Ибни Насуҳ ва Имоди Фақехи Қирмонӣ, дар «Ушшоқнома»-и Убайди Зоконӣ ва бâъзеи дигар ишиқшоғ мебошад. «Даҳнома» ба ҳукми 10 номаи (мукотибаи) байни ошикон мутобеъ буда, муносибати ду дилдодагонро баён месозад. Вале дар рафти ҷзвомоти худ даҳноманиависӣ тағъйирот дода, дар бâъзеи онҳо

микдори номаҳо аз даҳ зиёд ва кам ишо шуда, баъзан дорон мүқаддимаю хотима мешаванд. Ё худ дар баъзеашон ба ҷон мӯкотибон ду шахс, номаҳо аз номи як шахс, ё маҳбуба ва ё муҳиб ишо мегардад.

Достонҳои «Зафарнома» (Ҳамдуллои Муставғӣ), «Ғозоннома» (Нуриддин ибни Шамсииддин Муҳаммад), «Шоҳҳӯмсан манзуми мугул» (Шамсииддини Котонӣ), «Шаҳаншоҳнома»-и Аҳмади Табрезӣ ва гайра, ки ба пайравии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ тасниф ёфтаанд, мавзӯъҳои таърихӣ ва ҳамосӣ-қаҳрамониро дар бар кардаанд.

«Қамолнома» ва «Гавҳарнома» (Ҳочун Қирмонӣ), «Ҳидоятнома» (Носири Бухорӣ), «Сӯҳбатнома»-и Имоди Қирмонӣ, ки ба тақлиди «Бустон»-и Саъдӣ навишта шудааст, «Муҳаббатнома», «Тариқатнома» ва «Сафонома»-и ўбо вучуди обу ранги сӯфиёнашон, умуман дорон ҳусусиятҳои фалсафӣ-дидактикий буда, талаботи аҳлоқу одоби умуминсониро ба диккати таҳтил мегиранд.<sup>1</sup>

Гайр аз ин дар таълифи номанигорӣ, ки аксар характеристи достои дорад, «соқинома» низ доҳил мешавад. Вай дастазвал ба шакли маснавӣ пайдо шудааст. Ҳалто қасидаҳон махсусон ба май ва, умуман ба мавзӯи ҳамриня баҳшида шуда, ба қолаби ин ё он достои гудоҳта шудаанд. Чунин бузургон ба мисли Рӯдакӣ, Низомии Ганҷавӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Ҳочун Қирмонӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ таърифу тавсифи майро қабл аз ҳама барон таққиди монеаҳои дину шарнат, барон аз ғаму андӯхи олами пуркулфати феодали дур рафтан истифода бурдаанд. Дар «Соқинома»-ҳо, сарғи назар аз баъзе ақидаҳои сӯфиёна аксар идеалҳон инсонпарварӣ ва панду андарз мавқеи қалон доранд. Мазмунни фалсафии «соқинома»-ҳо ба некбинии ҳаёт такъя дошта, тавассути тамҳиди ҳуснинёти табиату инсон зидди дунъёни дигар — «дунъёни илоҳӣ» мубориза мебаралд<sup>2</sup>. Бедарак нест Ҳусрави Дехлавӣ туфтазаст:

Ба амре, ки ишқд асту аз ғам тухист<sup>3</sup>,  
Ғами умри насыҳӯрӣ аблакист,  
Цу ҳоҳӣ ғаму шодмойӣ гузошт,  
Ҷаҳон ҳуш гузор, ар тавонӣ гузошт.

Баллада (қиссаи манзум) аз асарҳои назмиест, ки дорон сюжет буда, ба матерналҳои таърихӣ, қаҳрамонӣ ё афсонавӣ асос ёфтааст. Вале сюжети баллада ҳарвақт васеъ ва комал нест, вай аксар ҳамчун сабаб барон баёни нияту мақсади шоир пеш гирифта мешавад. Баллада зотан ба турӯҳи асарҳои лиро-эпикӣ тааллук дошта, фикру зикр ва хиссу ҳаяҷони шоирро ба ин ё он воқеаи таърихӣ ё зиндагии ҳозирзамон инфода менамояд.

<sup>1</sup> Барон шиносои бо тағсилӣ достонсароӣ ва даҳнома ингаред; китоби Сайфиеи Н. «Достонсарони форсӯ тоҷик дар асри XIV» (қисми якум). Душанбе, 1983.

<sup>2</sup> Ингаред: Зекинева Фирӯза. Жанр сожинаме в таджикско-персидской литературе (XIII—XV вв.). Автореферат канд. диссертации. Душанбе, 1972.

<sup>3</sup> Тухист — тухӣ-тиҳӣ — холӣ, озод.

Баллада ҳанӯз дар асрҳои миёна дар Франция, Италия ва Испания пайдо шуда, тадриҷан инкишоф мёбад. Шеърҳон ҳалқин англсий дар боран Робин Гуд хусусиятҳои баллада-киссанро соҳиб аст. Дар назми асрни XIX рус В. А. Жуковский (1783—1852) ҳамчун балладанавис шӯҳрати қалон дошт. Балладаҳои тарчи-мавии ў «Шоҳи бешазор», «Согар», «Светлана» ва дигарҳо хусусиятҳои романтикий доранд. Шеъри машҳури Лермонтов «Баллада» (тарҷимаи Х. Юсуфӣ) аз ҳамин қабил асарҳост.

Дар адабиёти советӣ баллада аз ҷиҳати мазмун қатъият дигар шуда, ба ҷои афсона бо мавзӯоти ҷамъияти вобастагӣ пайдо кардааст. Балладаҳои Н. Тихонов «Киссан меҳ», «Киссан пакети кабуд», киссаҳои Э. Багрицкий, А. Твардовский, К. Симонов, А. Сурков, М. Светлов ва дигарон манзараҳои ҳаёт ва қаҳрамонии одамонро намоиш медиҳанд.

Дар адабиёти пешазреволюционии тоҷик қиссаҳои таъриҳӣ ва афсонавӣ ҳеле маъмул буда, бо насрӯ назм гуфта мешуданд. Дар адабиёти советии тоҷик асари А. Лохутӣ «Зиндааст Ленин» ва сийсаи шеърҳои М. Турсынзода «Киссан Ҳиндустон» намуни хуби балладаи реалистии таъриҳӣ ба шумор мераванд. Дар шеърҳои Ҳиндустонии Турсынзода воқеаҳои таъриҳӣ ва ҳаётӣ ба ҳам шеч ҳурда, ҳоли табоҳи ҳалқсояз ҳинҷд ва дигар мамлакатҳои Шарқи ҳориҷӣ дар шароитҳои мудҳиши мустамликадорӣ чун қисса гуфта шудаанд. Фикру ғояи шоир ва қайфияти ў дар тасвири манзараҳои дӯлфиреби Ҳиндустон ва мардуми меҳнатдӯсти ин сарзамии мавқеи намоён дорад. В. Г. Белинский балладаро назми лиро-эпикӣ дониста таъкид намудааст, ки дар он «шоир ягон ривояти афсонавӣ ё ҳалқиро мегирад ё ба ин монанд воқеае эҷод менамояд. Вале асоси вай ҳодисот набуда, балки ҳисснест, ки он бедор мекунад».<sup>1</sup>

М. Турсынзода дар «Киссан Ҳиндустон» воқеаҳои мудҳиши қиссаосоро аз мусибати маҳавҳои Самарқанди собиқ тирифта, ба ҳакиқати ҳолу аҳволи токатшакани аҳли меҳнати ҳинҷ (нафратзадагон) моҳирона татбиқ намудааст. Ҳуди ҳамини амали будани нуқтан назари мунакқиди бузурги рус Белинскийро тасдиқ мекунад.

## ДРАМА

Хусусиятҳои драмавӣ Драма ҷиҳиси сеюми адабӣ мебошад, ки аз замони драмавӣ боқӣ юнонӣ тирифта шуда, маънӣ ҳаракат, амалиётро дорад. Драма асарҳои адабиёанд, ки барон дар саҳни театрҳо намоиш додан навишта мешаванд. Асарҳои драмавӣро пъеса ва пас аз ба саҳна гузоштани спектакль ҳам меноманд. Нависандан асарҳои драмавӣ драматург ином дорад.

Драма яке аз намудҳои мушкилу мураккаби санъат ба шумор меравад. «Драматургия — шакли аз ҳама баланди эҷоди баде-

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды. Полн. собр. соч., т. V, М., стр. 37.

ист», — навиштааст Арасту. «Драматургия — душвортарии жанри адабиёт аст», — таъкид кардааст М. Горький. В. Г. Белинский драмаро «точи санъат» доиниста гуфтааст, ки от аз омезиши эпос ва лирика таркиб ёфта, дорон сифатхон нав мегардад. Кондаю қонунхон драма мустакил ва ба худ хосанд, дар он амалиёту ҳаракати одамон мавқен асосиро ишғол менамояд. Дар драма ягонатиги гуфттору амалиёт ба воситай диалог, монолог, имову ишора (мимика), ҳаракати дасту бадан (пантомима), лукма (реплика), фосила, ист (пауза) ва дигар хисснёти одамй ба даст меояд.

Яке аз хусусиятхон муҳимми драма ҳарактери драмавӣ (зиддият, мубоҳисаю мунозира, задухӯрд) доштани он амалиётист, ки дар асар вусъат меёбад. Хусусияти дигари драма ягонатиги амалиёт аст. Нихоят, хусусияти сеюни драма дар ҳамин, ки воеахо бо ҳамиити худ тобеи замони хозира мебошанд. Барои таъсири ҳакиқии реалистӣ пайдо кардани асари драмавӣ лозим аст, ки драманавис таҳайюлоти бадеиро бо воеиният ва ҳаёти саҳна пайваста созад. Беҳтарин образҳон драман умумиҷаҳонӣ Ромео ва Чультетта, падари мусибатзода — Лир, Макбет ва зани шуми вай, Ҳамлет (В. Шекспир), Борис Годунов (А. Пушкин), Катерина (аз «Раъду барқ»-и А. Островский), Рӯдакӣ (С. Улугзода) ва дигарон ҳамчун таҷассуми асарҳон драмавии саҳнавӣ дар пешназари мономи одамони зинда доимо намоён метарданд.

М. Горький дар маколаи машҳури худ «Доир ба пъесаҳо» яке аз талаботи асосии асарҳон драмавиро ни тарик муайян кардааст: «Драма бояд ба таври чиддӣ ва мағзандар мағзаш амалиёт дошта бошад, факат дар ни сурат ҳизмати вай барои барангҳатани ҳаяҷони рӯй ҳамчун сухани оташину ҷанговар ҳамиият пайдо карда метавонад...»<sup>1</sup>.

Пеш аз он, ки ба таърихи пайдонши драма ва Диалог ва монолог жанрҳои туногуни он тавакқуф кунем, бояд бо дар осори драмавӣ бъязе воситаҳое, ки боини оғаридани образ ва ҳарактери асарҳон драмавӣ мегарданд, шинос шавем: **Диалог** (калиман юнионист — диа — ду ва логос — сухан) аз муколама, муховара, яъне гуфтугӯи ду ё якчанд нафар иштироккунандагони асари бадӣ иборат аст. Диалог дар асари саҳнавӣ тамошобиноиро ба ҳаяҷон меонарад ва таъсири зӯр мебахшад.

**Монолог** (калиман юнионист — монос — як ва логос — сухан) аз сухани як қаҳрамон иборат аст, ки хитобан ба каси дигар гуфта шудааст ё ҳамчун мулоҳиза ва андешани образи муайян байн гардидааст. Монолог дар аввал, байн ва ё хотиман пъеса гуфта мешавад. Монолог дар осори драмавӣ ба шаклҳои гуногун сурат мегирад: монологи ёддоштӣ, монологи орзую омол, монологи ғазабу адован, монологи ишқу мұхаббат ва дўстию вафодорӣ. Маҳз дар монологҳо

<sup>1</sup> Горький М. О литературе. М., 1980, стр. 386.

муносибати худи муаллиф-драматург чирабат ба қаҳрамонхо ва вөкөахои замон равшан изхор-мегардад. Эътиқоди бузурги сиёсий ва ҷамъияти драматург, панду андарз ва мухокимаҳои фалса-фин ў хонандаро ба худ ҷазб намуда, боиси андешаҳои миёнбаъдан он ҳоҳад шуд.

Диалог ва монолог бинобар он воситаҳои асосии ифодакунандан мақсаду нияти нависанда-драматург мебошанд, ки дар пьеса тарзи наклу ривоят муносиб намеояд. Гайр аз ин ду воситаи муюширати байни персонажҳо ва тамошобинон дар пьеса, боз фикру мулоҳиза ва қайду эзоҳи худи нависанда дар бораи рафттору гуфтори иштирокунандагон дидо мешавад, ки онро **ремарка** мегӯянд. Драматург бо ремарка ҷою замоч ва мухити вөкөахо, либос ва синну соли иштирокунандагонро муайян мекунад, ки ин барои режиссёр — ба саҳнагузоранди пьеса, аҳамияти қалон дорад. Бачуз ин, чӣ навъе ки дар боло гуфта шуд, лукма, ист, имову ишора ва ҳаракати узвҳои бадан — ин ҳама воситаҳои кушониши характеру образҳои бадени драмавианд.

**Таърихи пайдонши драматургия** адабиёт ба таърихи дуру дароз соҳиб аст. Вай аз эҷодиёти даҳанакин ҳалқ ибтидо гирифта, яке аз намудҳои санъати дӯстдоштаи ҳалқ шуда мондааст. Дар Юнони қадим ва дигар мамлакатҳо театри қасби аз тамошою замоишҳои ҳалқӣ пайдо шудааст. Драма қабл аз ҳама асосҳои фольклорӣ ва мифологӣ (афсонавӣ) дошта, ба идҳои динӣ ба шарафи Дионис — худои хосилот ва ҳомми шароб вобаста будааст.

Дар Юнони қадим, дар асри V леш аз милод ин жанр дар эҷодиёти драматургҳо Эсхил, Софокл ва Еврипид нашъунамо мебад. Драматургҳои Юнон дар асарҳояшон типҳои характерноҳо одамони замони худро тасвир намуда, дикқати тамошобинонро ба масъалаҳои мухимми ҷамъияти худ ҷалб мекарданд. Асарҳои Эсхил («Прометен занҷирбандшуда», «Прометен озодшуда», «Агамемнон»), Софокл («Шоҳ Эдип»), Еврипид («Медея») намунаҳои барҷастатарини жанри драма буда, онҳо барои хулосаҳои назарӣ ба олими машҳури Юнони қадим Арасту (барои ҷавиштани китобаш «Поэтика») материалҳои тадқиқӣ гардидаанд.

Дар асрҳои баяди милод ва асрҳои миёна анъанаҳои хуби классикии адабиёти Юнони қадим рӯ ба таназзул ниҳода, ба ҷон театр дар Рим ширк бо манзараҳои хунрезиаш вусъат мебад. Дар асрҳои миёна сардорони ҷамъияти Феодали умуман адабиётро тобеи дину шариат ва калисоҳо мегардонанд. Вале баязе намоишҳои ҳаҷвию юморӣ, тамошоҳои ўду маросимҳо дар байни ҳалқ ҳамчун ифодан талаботи маънавии ў бокӣ мемонанд.

Дар давраҳои Эъъён ва Маорифпарварӣ (асрҳои XV—XVI ва XVII—XVIII) эҷодиёти драмавӣ авҷ мегирад. Дар Ғарб, дар асарҳои нависандагони Испания Лопе де Вега, Кальдерон ва нависандан бузурги Англия Вильямс Шекспир (XVI—XVII), сонтар дар осори намояндагони классицизми Франция Корнель

ва Расин (асри XVII), шоибу драматургхон шүхрэтманди немис Гёте ва Шиллер (асрхон XVIII—XIX), нависэндаю драматургхон номини рус А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. С. Грибоедов, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов замони онхо, иуктai на зари мусиронашон, принципхон эчдиашон аз мавкеи реализм равшан зухур меёбад.

Дар эчдиёти драмавии классикони асри XIX рус — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Островский проблемаю ва типхон нави чамъияти онзамочан рус дар марҳалан дигари таърихи тасвир мешаванд.

**Драматургияи советӣ** дар шароитхон мубориза барои ғалабан социализм ва соҳтмони коммунистӣ дар мамлакати мо ба вучуд омада, иникишоф ёфтааст. Асосгузори аввалин пьесаҳое, ки аз мавкеи методи реализми социалистӣ навишта шудаанд, А. М. Горький мебошад. Эчдиёти драмавии Горький—солномаи революция аст. Горький дар асарҳо яш «Дар қаър», «Мещанҳо», «Душманон», «Бачагони офтоб» ва дигарҳо зиддиятҳои бузурги таърихиро вобаста бо сарнагунии ногузири дунъёи кухан ва пайдоиши эраи нави инсоният акс куниондааст. Дар пьесаи ў «Дар қаър» на танҳо тамоми вахшонияти соҳту низоми чамъияти буржуазӣ фош карда мешавад, балки дар он маънни ҳаётини инсонӣ файласуфона мухокима ёфтааст. Пьесаҳои охирини Горький «Егор Булычёв ва дигарҳо», «Достигаев ва дигарҳо», «Сомов ва дигарҳо» рафтни вожеиният ҳаётини халқи рус ва ходисаҳои мухимми навсозии революциониро дар зарфи даҳсоли баъди ғалабан Революцияи Октябрь дар бар гирифтаанд.

Бехтарин анъанаҳои пьесанависии Горький ба драматургҳон советӣ таъсир гузашта, боиси бонгарии репертуари классикии театрҳои мо гардидаанд. Дар пьесаҳои Константин Тренёв («Любовь Яровая»), Всеволод Иванов («Бронепоезд 14—69»), Леонид Леонов («Хучум»), дар пьесаҳои Николай Погодин, Всеволод Вишиневский, Константин Симонов, Александр Корнейчук, Александр Крон, Александр Афиногенов, Лев Шейнин, Алексей Арбузов маъниони бузурги муборизан халқҳои советӣ барои бахту содати инсоният бо шавку завки маҳсус ва тавонони сухани бадӣ нишон дода шудааст. Дар драматургияи Николай Погодин умуман ва дар сегонан машҳури ў «Одами ярокдор», «Соати бурҷи Кремль» ва «Достони сеюми муассир» маҳсусан процесси пайдоиши тасдики чамъияти социалистӣ пайваста бо номи доҳӣ — В. И. Ленин шукӯхмандона возеҳ тасвир ёфтааст.

**Пайдоиш ва иникишофи драматургии тоҷик ва таҳти атраи касбии он эчдиёти даҳанакии халқ мебошад.** Маданияти мусиқию раккосӣ ва маданияти баланди здабии тоҷик дар замони пеш аз революция хеле тараққӣ карда бошад ҳам, vale театр ба мағҳуми ҳозираи он вучуд надошт. Ҳофизону мутрибон, навозандагону раккосон, гӯяндагону масҳарарабозон, сонӣ «зочабозӣ» ва «слўхтахбозӣ» — ишонаҳои нахустини санъати театрӣ ба шумор мерафтанд.

«Масхарабозҳо», ки аксар унсурҳон раксу сурудро бо пантомима, яъне бо харакати бадан ва имою ишора пайваста намоиш медоданд, мутахассисони кори худ дониста мешуданд. Ҳалқ «масхарабозҳо»-ро дўст медошт, чунки онон ҳамеша бо ҳалқ алоқаманд буда, бештар ба маданиятни демократии гурӯҳи «спойни» чамъият такъя доштанд.<sup>1</sup>

Драматургияни тоҷик асосан баъд аз Революцияи Октябрь, аз солҳои 1917—18 сар карда, дар Бухоро, Самарқанд, Ленинобод, Конибодом, Панҷакент пайдо мешавал. Баъд аз инқилоби Бухоро (1920) ин соҳаи адабиёт ривоҷ меёбад. Дар ин солҳо ҳанӯз театр набуд, факат кружокҳон худфаъолияти бадеъ амал мекардачд. Онҳо баъзе инсанчириковка ва пъесаҳон хурду қалони ин ё он колективи муаллифони ҳаваскорро намоиш медоданд. Чунин буданд пъесаҳон «Қўри Шермат», «Холбута қўрбошӣ» «Ҳолматбек» ва дигарҳо, ки ба муносибати авҷ гирифтани фаъолияти босмачиён дар Ҳучанд ҳамчун акси садо аз тарафи дастаи ҳаваскорон дар солҳои 1923—24 ба саҳна гузошта шудаанд. Дар соли 1925 бо кувваҳон комсомолон дар қишлоғи Тӯс (райони Чуст) пъесаи дунордатӣ «Эшони фиребгар» нишон дода шуд.

Кружокҳон драмавӣ имкониятҳои қалон доштанд, ки репертуари худро аз ҳисоби пъесаҳон ҳалиҳои бародарии мамлакати мовасеъ гардонанд. Асостузори адабиётни советии ўзбек Ҳамза Ҳакимзода Ниёйӣ аввалин пъесаҳон ҳалқии худро дар солҳои пеш аз Революцияи Октябрь ва дар солҳои революцию баъди революция эҷод кардааст. Яке аз пъесаҳон пурмазмуни ў «Бой ва ҳизматтор», ки то имрӯз дар саҳнаи театри академии ба номи Лоҳутӣ намоиш дода мешавад, аввалин бор дар соли 1922 дар саҳнаи кружоки мусиқии драмавии Ҳучанд гузошта шудааст. Мавзӯи асосни ин пъеса, ки муборизан ҳалқи меҳнаткашро ба мукобили золимон дар бар мегирад, ҳаётни пурмашшакқати ҳалқи ўзбек ва бехукукии занро низ ба тасвир гирифтааст.

Дар солҳои 1920—1925 дастаи театри худфаъолиятии Бухоро ба гайр аз программаи концертӣ дар саҳнаи худ «Аршин-молон» (мазҳакаи мусиқии бастакори Озарбойҷон Узенр Ҳочибеков) ва пъесаҳон Фитрат «Амир Олимҳон», «Захҳоки морон»-ро ба саҳна гузоштааст.

Баъд аз солҳои 1925—26 дар шаҳри Душанбе низ кружокҳон ҳаваскорон ба вучуд омадан мегиранд. «Садои бесаводӣ» (Ҳамза Ҳакимзода), «Аршин-мол-лон», пъесаи «Талабан бадаҳлоқ» дар саҳнаи Ҳонам дехконон намоиш дода мешаванд. Бояд кайд кард, ки аз рӯзҳои аввали пайдоши театри тоҷик идеяни ӯз ва манғифати ҳалқ яке аз ҷиҳатҳои муҳимми он мебошад.

Дар соли 1929 Тоҷикистон ба яке аз республикаҳои умумииттифоқӣ табдил ёфт. Таърихи ба расмият даромадани театри қасби ҳам аз ҳамин сол сар мешавад, зоро аз истеълодҳон ҷаво-

<sup>1</sup> Барои шиносоӣ бо тағсилӣ таърихи пайдоши драматургияи тоҷик, интаред: Нурҷонов Низом. Рангомезиҳон саҳна. Душанбе, 1983, саҳ. 80—106.

и кружокхон ҳаваскорй дар Душанбе нахустин театр давлатӣ ташкил ёфта, сонитар вай номи театр академии драмаи ба номи Лохутиро гирифт.

Дар саҳнаи театр аз асарҳои драмавии миллӣ аввалини бортарчиман пьесаи драматурги ўзбек Комил Яшин «Ду коммунист» гузозта мешавад. Мубориза бо босмачигарӣ, ки мавзӯи ин асар буд, дили тамошобинони ўзбеку тоҷикро баробар ба ҳаяҷон меовард. Дар соли 1932 театр тоҷик бо пьесаи Гоголь «Муфаттиш», сонитар бо пьесаи драматурги итальянӣ Карло Гоцци «Маликай Турандот» кор мебарад.

Дар солҳои 1932—33 пьесаи актёри театр ба номи Лохути Абулҳақ Усмонов «Мубориза», сонитар дар солҳои 1934—35 пьесаҳои М. Турсунзода «Хукм», Ҷалол Икромӣ «Душман», Ғани Абдулло «Вахш», Ҳаким Карим ва Дунгун (такаллуси академик Зариф Раҷабов) «Соли 1916», дар солҳои 1935—41 пьесаҳои С. Саидмуродов «Доҳунда» (инсценировка аз рӯи романи С. Айнӣ), С. Улугзода «Шодмон» ва «Қалтакдорони сурх», М. Турсунзода ва Деҳотӣ «Шӯриши Восеъ» (дар асоси ин пьеса либреттои опера ҳам эҷод шуд), А. Пирмуҳаммадзода ва В. Волькенштейн «Рустам ва Сӯҳроб», либреттои операвии А. Лохути «Кован Оҳангар» ва бисъёр дигар паси ҳам пайдо шудан гирифтанд. Бо мурури замон драма бо намуду шаклҳои гуногунаш дар ҳаётӣ тамошобини тоҷик мавкеи пойдор ишғол кард ва барои боз ҳам боло рафтани маданияту завки бадени он роли қалон бозид.

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватаниӣ ва маҳсусан баъди ҷанг санъати мураккаби драманависӣ пухта аз ҳуд карда шуда, драматургҳои тоҷик ҳамчун мутахассисони драмаи миллӣ дар эҷоди пьесаю либретто ва киносценарийҳо ҳунарномаӣ карданд.

Дар таърихи инкишифӣ ҳуд драма ба монанди ҷинҳои эпосу лирика ба якчанд намуд тақсим мешавад, ки мухимтарини он хотрагедия, комедия ва драма мебошанд.

**Трагедия** калимаи юнонӣ буда, маънии фо-  
тиаро дорад. Таърихи ба вучуд омадани трагедия ба замонҳои Юнонӣ қадим тааллук дошта, аз калимаҳои трагоҷ + оде таркиб ёфтааст. Ҷашиҳое, ки дар он давр ба шарифи ҳудони хосилоту шароб Дионис ташкил мешуд, бо қурбонии буз (tragos) ва васфу сурудҳо (оде) ба ҳакки Дионис ва буз давом мейфт. Ҳамин маросими тадриҷан ба намоишҳои театрӣ мубаддал мегардад.

Трагедия — қадимтарин асари саҳнавиест, ки ба задухӯрди кувваҳои ба ҳам мукобил асос ёфта, дар вазъияти муборизаҳои шаҳсӣ ва ҷамъияти қурбониҳо ба миён меояд. Аксар барои бартараф кардани монеъиятҳои пурзӯр ва кувваҳои пурдаҳшати табиат ва ҷамъият қаҳрамон чисман ҳалок гардад ҳам, вале маънан музaffer ва безавол мемонад.

Аввалини оғарандагони трагедия драманависони машҳури Юнон Эсхил, Софокл ва Еврипид шинохта шудаанд. Фочиҳои Эсхил «Агамемнон», Еврипид «Медея», Софокл «Шоҳ Эдип» измунаҳои барҷастаи трагедияи қадиманд. Арасту шаҳомати тра-

тедииро кайд намуда, дар он тантанай ҳақиқат, тавонони аклу ҳирад ва эхбосоти одамӣ, хусни диловарии маънавиро баланд баҳо додааст.

Трагедия аз асри XVII инчониб дар Аврупо хеле тараккӣ мейбад. Вильямс Шекспир яке аз фочианависони бузурги асри миёна ба шумор меравад. Фочиаҳон ў ««Хамлет», «Отелло», «Макбет», «Ромео ва Чульетта», «Шоҳ Лири», «Юлий Цезарь» ва дигарҳо иҳтилоғи замони драмавии нишон доданд. Замони Шекспир замоне буд, ки муносибатҳон феодалий ба инкиroz омада, буржуазия ба сифи зӯри ҷамъияти мубаддал мебфт. Низоъҳон таърихи, ки дар натиҷаи муборизаи байни ҳукмронии сарватмандон ва эътироҳон қашшоқон ба вучуд меомад, барон навиштани трагедияҳон сершумор ба Шекспир матернал мухдайё мекард. Мадорати драматургии Шекспир бошад бо анъанаҳон бон мыслини драмаи англис алоқамандии узвӣ дорад.

Лопе де Вега, Кальдерон, Корнель, Расин, Мольер, Гёте, Шиллер ва дигарон ҳамчун драманависони фочианигори Гарб бозид аз Шекспир машҳур гаштаанд. Ҳусусиятҳон барҷастаи фочиаҳон Шекспирро, ки аз тасвири ҷиҳатҳон гуногуни фардин образ ва тағыироти мураккаби ботинии қаҳрамони мборат аст, дар фочиаҳон Пушкин дидан мумкун аст. Пушкин ҳаргиз ба Шекспир таклид накардааст, вале ҳар чизи аз ў омӯхтаашро дар ауслати амалиёт ва тақомули инъикоси характерҳо эҷодкорона зоҳир намуда тавонистааст. Дар трагедияи худ «Борис Годунов» Пушкин қаҳрамонони худро дар муносибатҳон мураккабашон бо қувваҳон пешқадам ва иртиҷои ҷамъияти нишон дода, масъалаҳон иҷтимоиро дар ҷон аввал мегузорад. Ба қалами Пушкин боз якчанд асарҳон драмавие бо номи «трагедияҳон хурд» мансубанд. Лермонтов низ трагедияи «Испаниҳо» ва «Маскарад» навиштааст. Асосҳони фочиаи қаҳрамонии асарҳон зикршуда бештар сабаби ҷудони онин аз ҳалқ ва омма мебошад.

Дар адабиёти советӣ фочиа ранги дигар пирифт. Бехтарин трагедииҳон драманависони советӣ рӯҳи некбиноча (оптимистӣ) дошта, бо умеду орзӯҳон бузурги қаҳрамонони асар ба анҷом мерасанд. Чунинанд: асарҳон М. Горький «Душманон», «Васса Железнова», В. Н. Билль-Белцерковский «Туфон», К. А. Тренев «Любовь Яровая», В. В. Вишневский «Трагедияи оптимистӣ», С. Сандмуродов «Қиссан Зайнаб-бий» ва гайра. Дар ин асарҳон драмави фочиа ҳамчун үнсури драмат қаҳрамонӣ чисбат ба инсон ва бузургии ў. Ӯнсбат ба инкишифӣ идеяҳон революционно дигаргун соҳтани ҳаётӣ воеӣ эътиқодмандиро ба вучуд меовад.

Асарҳон классикони тоҷик «Лайлӣ ва Мачнун», «Хисрав ва Ширин», «Фарҳод ва Ширин», «Комде ва Мудан», ки дар асоси онҳо писсаҳо, драмаҳои мусикӣ, балет ва опера эҷод шудаанд, комилан ба талаботи трагедия ҷавоб медиҳанд. Писсаҳони С. Улугзода «Рӯдакӣ», «Темурмалик» ва Гани Абдулло «Рустам ва Сӯҳроб», «Фаръёди ишқ» фочиа мебошанд. Ин асарҳо низ бо парва-

риши уммеду орзудон инсоний барон ояндан дурахшон анчом ёфтаанд.

«Трагедияи оптимистӣ»-и Вишневский фочиан муборизони роҳи озодиро барон баҳту саодати инсонӣ шашон медиҳад. Комиссарзами коммунист, ки қаҳрамони асосии ин асар аст, дар задухӯрдҳон тундузез бо душманони Россияни советӣ ҳалок мешавад. Вале идеяе, ки вай барон он чон инсор кардааст, оқибат тантана мекунад.

С. Үлугзода дар пъесааш «Рӯдакӣ» фочиан як шахро ие, балки такдири аҳли шуарою удаво, илму фазл ва одамони пешқадами замони ҳукмронни феодализми асри миёнаро инъикос кардааст. Рӯдакӣ бо вучуди шонри дарбор буданаш, шаҳсон равшани-фикр ва зakovatmaнд буд. Уз зулму тааддӣ ва фитнагаридон шоҳу дарбориён дилгир шуда, оштинопазириашро дар химояти ҳалқу фуқаро зоҳир менамояд. Дар натиҷаи муборизан нобаробар шонр аз дидоҳон бинояш маҳрум гашта, дар охири умраш ба ранҷу шиканчаҳои зёдёни тирифткор мешавад. Вале дар паси ин фочиан саҳт орзӯю умеди Рӯдакӣ ва мисли ў шахсони мутараккии замони феодализми Шарқ барон адлу инсоғ эҳсос мегардад. Гояҳои пешқадамонаи ин гуна қаҳрамонон ва ниятҳои некашон бо мурури асрҳо ҷомаи амал мепӯшанд.

К. Маркс ва Ф. Энгельс проблемаи фочиавиро бо муборизан ақидаҳо, синифҳо ва рӯҳи революционни тараккиёти таъриҳӣ во-баста медонанд. Низои фочиавӣ, ба қавли Энгельс, дар байни талаботи зарури таъриҳӣ ва имкониятҳон амалан иҷро гардида-ни он ба вучуд меояд. Аз ин рӯ ҷоъе ва ҳодисаҳои таъриҳӣ — задухӯрди характерҳои таъриҳӣ мебошанд, ки бо мақсадҳон олий алокамандии зич доранд.

**Комедия** — калимаи юнонӣ буда, маънояш та-  
момони ҳандаовар аст. Дар тоҷикий онро мазҳака  
метӯянд. Комедия — асари драмавиест, ки дар он ҷиҳатҳои ман-  
ғини шахсони ҷудогона ё ятои тоифан ҷамъиятӣ бо воситаҳои ҳаҷ-  
ву истехзӯи тамасхур ва танқид карда мешаванд. Дар мазҳака  
ҳанда, мазоҳ, ҳаҷву юмор воситаи асосии муборизан байнӣ қув-  
ваҳои шаву кӯҳна ва образҳон мусбату манғӣ мебошад.

Пайдоии сағъати комедия ба давраҳои Юнони қадим та-  
аллук дошта, бо номи Аристофан марбурт аст. Дар Рими қадим  
Плавт ва Теренций эҷодкори намоёни комедия мебошанд. Аристо-  
фган ба комедия рӯҳи ҷамъиятӣ баҳшидааст. Ҳизмати шоёни  
ӯ дар ин жаҳри адабӣ дар он аст, ки ҳалли масъалаҳои му-  
ҳими сиёсӣ иҷтимоиро ба муҳокима гузоштааст. Масалан,  
ӯ дар якъатор мазҳакаҳои «Ахаринҳо», «Сулҳ», «Лисистрат»  
бар зидди ҷангӣ бардавоми Пелопониес баромада, аз як тараф,  
манғиатдории ҳокимон, сарватмандон ва соҳибони устоҳонаҳоро  
бо воситаҳои ҳаҷву ҳанда маҳкум намояд, аз тарафи дигар,  
мехнати осомишта, нашъунамон заминдорӣ ва истехсолоту олоти  
ҳоҷагии қишлоқро сантоши мекунад.

Драматурги машҳури Франция Жан Батист Поклен, ба та-  
халлус Мольер, дар асри XVII мазҳакаро ба мароми усулҳои

класопроми Франция давом медиад. Пьесаҳон ў «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп» ва гайра, ки асоси пайдоини «комедиян оли» паштаанд, барон инкишофи минбаздан драматургияни ҷаҳонӣ роҳ қушодаанд. Комедия дар эҷодиёти ўз воситаи дилхӯши ба тарбиятари ҷамъият мубаддал мешавад. «Максади мазҳака,— ҷавиштааст Мольер,— аз тасвири норасонидон одамон ва маҳсусони мусоидони мо иборат мебошад». Ў бо ҳамин шиор ба «театрди комедияйӣ» ислодоти кулӣ меоварад. Ягонагии ҷиддии амалиёт яке аз тарафҳон зўри комедияҳон Мольер аст. Чунинда пьесаҳон ў «Мумонк», «Тартюф», «Табиби зўракӣ» (тарҷимаи С. Улугзода) ва гайра. Вале мазҳакаҳон Мольер аз маҳдудият озод нест.

Мазҳакаҳон Н. В. Гоголь рӯҳи умуминисонӣ дошта, идеалҳои олии ҷамъиятиро дар бар кардаанд. Ҳусусиятҳон классикини жанри комедия дар адабиёти рус тавассути комедияҳон Гоголь хеле луб ва равшан фахмида мешаванд. Ин нависандан бузург дар мазҳакаҳон ҳуд «Зангирӣ», «Қиморбозон», «Муфатчиш» ва дигардо айбу иллат ва нуқсонаҳон ҷамъияти замониашро фош карда, инсабат ба қаллобон, найрангбозон ва муфтҳӯрон қадру ғазаб ба амал овардааст. Мадорати барҷастаи Гоголь дар он, ки мазҳакаҳон ў бо фочнаҳон тақдирӣ одами омехта гашта, намунаи инъикоси ҳақиқативоронан ҳаёт, намунаи реализм гардидаанд. Гоголь ҳусусиятҳон миллӣ образҳоро иштоҳ дошта, ахлоқу одоби неки умуминисониро ба хонандагон ва тамошобинон талқии меномояд.

Дар Англия — В. Шекспир ва В. Шеридан, дар Испания — Лопе де Вега, дар Франция — Ж. Мольер, П. Бомарше, дар Италия — К. Гольдони, дар Россия — А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский ҳамчун мазҳакаҳониши ном баровардаанд.

Комедия жанри муҳими адабиёти советӣ ба шумор мераҷавад. Комедии советӣ беҳтарин анъанаҳон классикиро давом ва тарҷиҳӣ дода, сифатан наъ гардидааст. Вай вазифаи зарури ҷамъиятиро адо карда, тамошобиниро ба рӯҳи ҳаётӣ нағи социалистӣ тарбия мекунад ва барон аз роҳи соҳтмони коммунистӣ бартароф кардани ҳаргуна монеаҳо ёри мерасонад. Хонандою тамошобинони советӣ комедияҳот В. Маяковский, А. Афиногенов, В. Катаев, А. Корнейчук, Б. Ромашев, К. Крапива ва дигаронро бо меҳру муҳаббат қабул мекунанд. Мазҳакаҳон В. Маяковский («Мистерия-буфф», «Ҳаммом» ва дигардо) дар саднан театрҳои советӣ мавқен намоёи дошта, намунаи классикини комедияни муосир шинохта шудаанд.

Дар саднан тоҷик чунин пьесаҳон мазҳакавӣ нишон дода мешаванд: «Шаби бисту ҳаштӯм» (Ч. Икромӣ), «Таърифҳоҷаев» (Б. Рахимзода ва А. Дедоти), «Гапҳари шабҷароғ» (С. Улугзода), «Интиҳоби домод», (Х. Содик), комедияни драматурги узбек Аҳмад Саид «Исьёни арӯсон» (тарҷимаи Ҳоҷи Содик), «Воласии арӯси амиралмӯзинин» (Ф. Мухаммадиев), ки дар рӯзи мазҳакаҳон ҳалқи соҳта шудааст ва гайра. Мавзӯи мазҳакаҳон саднан тоҷик бар зидди урғу одатҳои кӯҳна, ода-

мони худбину худпараст, ба мүкобили олутасатангҳо ва дигар айбу иллати чамъияти равона шудаанд.

**Драма** Драма мафхуми васеъ ва тант дорад. Вай монанди эпос ва лирика як чинси адабӣ аст ва чун яке аз жанрҳон асари драмавӣ — трагедии, комедия дорон хусусиятҳон муайянӣ худ мебошад. Драма ҳамчун жаир аксар аз омезини унсурҳон трагедияю комедии иборат буда, дар байни фочиаю мазҳака меистад. Вале ба ҷои мазмуни қаҳрамонӣ, ки хоси фочиаю мазҳака аст, дар он тасвири бошиддати ҳодисаҳои ҳаёт ва конфликтҳон зиндагӣ дар рафтги драмавӣ (ҷиддӣ, тундуз) макоми асосӣ дорад.

Драма дар адабиёти Ғарб дар асри XVIII ба вучуд омада, мавзӯи асосии он аз муборизаҳон мураккабу ҷиддии зиндагӣ иборат буд. Драман классикӣ рус бо номҳои А. Грибоедов, А. Островский, Л. Толстой, А. Чехов, М. Горький зинҷ алоқамонӣ аст. Дар драман Грибоедов «Дод аз дасти ақл» унсурҳон мазҳака бо фочиа омезинӣ ёфта, драман чамъияти Фамусовҳо ва Скалозубҳо равшан нишон дода мешавад. Дар олами ҳандовари ин дворянинҳои ақибмонда, Ҷацкий чун муборизи роҳҳон нави ҳаёту чамъият азобу укубати зиёдеро наси сар қарда, аз дасти ақл ба доду фаръёд меояд.

Пьесан А. Островский «Раъду барқ» бо вучуди бо қурбонӣ ба анҷом расиданаш, асари соғ драмавӣ ба шумор меравад. Задуҳӯрди таҷтиботи науви кӯҳна, низон тундузӣ байни ҳомиёни «зулмот» ва ҳақиқатҷӯён рӯ ба таназзул овардани дунъён қуҳанро нишон медиҳад. Пьесаи дигари Островский «Халворо ҳалим ҳӯрад, қалтакро ятим» («В чужом пиру похмелье») драмаест, ки мавзӯи он бо унсурҳон мазҳака ва ҳаҷву истеҳзо ҳал тардивааст. Вале Ӣақдирӯи мӯнандакиши камбагал Иванов, ки ба таҳкирҳон зиёди Брускови савдогар дандон ба дандон монда тоб меоварад, ба таври фочиа тасвири шудааст. «Олболузор»-и Чехов низ бо вучуди аз унсурҳон ҳаҷв сероб буданааш, асари ҳакниҳи драмавӣ ба шумор меравад.

Драматургияи М. Горький инъикоси зисту зиндагии аҳли мажнот, бедории шуурии сианғии мардумро дар ибтидои асри XX дар бар кардаааст. Муборизаҳон пуршиддати революционӣ, комат рост кардани пролетариати рус ва масъалан аз наъ сохтани ҷаҳон дар маркази онҳо меистад. М. Горький асосан драма навиштааст. «Дар қаър», «Мещанҳо», «Душманон», «Бачагони офтоб», «Васса Железнова» асари сегонан драмавии у «Егор Булычёв ва дигарҳо», «Достигаев ва дигарҳо», «Сомов ва дигарҳо» ва гайра пьесаҳои драмавиеанд, ки ҳар як персонажи онҳо ифодакунандан гояҳои чамъиятии сиёсии табакаи иҷтимоне мебошад. М. Горький дар асарҳон драмавиаш низ аз ҷорҷӯбаҳои маҳдудкунаҷдан ин жаир берун баромада, дар рафтги нишишофт воқеаҳо бо ҳунарварии бузург ҳарактерҳои раигоронги инсониро ба амал овардааст. Эҷодиёти драматургии Горький барои пайдоиши драман реализмӣ социалистӣ сармашки драматургҳои советӣ гардид.

Дар адабиёти советӣ назар ба трагедия ва комедия бо жанри

драма бештар асар эчод шудааст. Барчастатарин онх пьесахон Погодин «Соати бург Кремль», «Аристократх», Арбузов «Таня», «Тэрихи Иркутск», Вишневский «Дар изви деворхон Ленинград», Крон «Разведкан махфій», Корнейчук «Фронт» Симонов «Одамони рус», К. Яшин «Марг ба штилогоарон» ва бъзен дигар мебошад.

Дар адабиёттөн советин точик низ жанри драма пешравий дорад. Асархон С. Улуғзода «Шодмон», «Калтакдорони сурх», «Дар оташ», «Алломан Алдам ва дигарон», Р. Чаптыл «Санавбар», «Субхи саҳро», «Ду вохӯрӣ», «Дили шоир», «Бедорӣ», М. Миршакар «Қорасони бахт», «Дур из сарҳад», «Байракзи мақтаб», Ф. Абдулло ва Ш. Книев «Тӯфон», Ф. Абдулло «Хуррият» ва «Сарбозони никилоб», С. Сандмуродов ва М. Рабиев «Саодат», Ч. Икромӣ «Хор дар гулистан», «Дили сӯзон» ва «Гарнизион таслим намешавад», пьесахон А. Сиддӣ «Иродан зан», «Супориши ЧК», Ф. Анзорӣ «Имтиҳон», «Ҳаёт ва ишқ», «Хукми модар», Фотех Ниёзӣ «Кӯпрук» ва дигарҳо асосан характери драмавӣ доранд. Драман фочиавии Сандмуродов «Киссаи Зайнаб-бобӣ» дар борон қаҳрамонзани точик хикоят меқунад. Зайнаббиби на факат бар зидди урғу одатҳои кӯҳна хурӯш кардааст, ў ҳамчун муборизи матини роли озодӣ ва баҳту саодати меҳнаткашон ба душманони ҳалки советӣ ҷангӣ беамон эълон карда, оқибат аз дасти ҷопики босмачинӣ ҳалок мешавад. Дар ин драма унсурҳон фочиа рӯҳи драмавии пьесаро пурзӯр намудааст.

**Монодрама**  
 **ва моноспектакль** Холо як шакли «жанри театрӣ» дар саҳнai точик равнақу ривоҷ дорад, ён онро тоҷи «театри манзум» меноманд. Ин монодрама аст. Актори аз осори гаронмояни классикони адабиёт ё шоиру қависандагони муосир ҳамошиномаҳон манзум ва наср тайёр намуда, онро бо санъаткорию ҳунарварӣ чун асари драмавӣ ба диккати дустдорони ҷадабиёт мерасонад.

«Жанри театрӣ» дар шаклу усуљҳои гуногун аз замонҳои қадомӣ дар байни мардуми тоҷик ва дигар ҳалқҳон Шарқ вуҷуд дошт. Барчастатарин ҳамошиандагони он Абдулкодир Гӯянда, Ҳусайн Вонзи Кошифи, Бобо Ҷамол, Ҳонзодаи Булбул ва дигарон буда, қиссаҳон шӯрангези ҳалқию суханваронро бо як роҳу развиши оmezishon санъаткорӣ ба тамошобиниси voguzor менамуданд.

Ин наъни театр дар асрҳои XVII—XVIII дар Аврупо ва мамлакатҳои Гарбу Шарқ мақому сабкӣ тозае пайдо кардааст. Устодони театри реалистии рус аз рӯи асарҳои Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Грибоедов, Есенин, Маяковский ва дигарон ҳамошиномаҳон манзумро дастраси сомоеи ва дустдорони ҷадабиёт мегардонаанд. Холо дар ҷадабиёти советӣ, дар миъёси Умумиитифоқ Ираклий Андроников дар ин жанр фаъолона кор мебарад. Вале ў асосан хикоягӯй аст.

Дар саҳнai тоҷик ин «жанри театрӣ»-ро, ки муддате аз таърихи таъмаддуни ҳалқи тоҷик фаромӯш шуда буд, ҳодими санъат Махмудҷон Воҳидов эҷъӯ кард. Ҳамошиномаҳон ў «Гуфтуту

бо худ», «Ватан ва фарзандон», «Ишкни зингдаги» — монодрама-хөг шүраигезанд, ки тамоми унсурхоя санъати театрӣ ва қонун-хөг онро бо марохи том дар бар кардаанд. Аз рӯи осори Рӯдакӣ, Хайём, Хоғиз, Ҷомӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода ва дигар суханварон фалсафай ҳаёт ва драматизми рузгори классикон, зебой ва зебонпарастӣ, масъалаҳои одобу ахлок, орзу омоли одамӣ ва таърихи афкори ҳалқамон тарғибу ташвиқ карда мешавад.

Холо ин шакли «моноспектакль» ба репертуари Театри академии драмаи ордени Байраки Сурхӣ Мехнатдори Тоҷикистон ба номи А. Лоҳутӣ устуворона доҳил шуда, анъанаҳои неки М. Воҳидовро дар ин самт аниди артисты чавон Шералий Абдулқайсов, Муҳаммадӣ Мирзоалиев ва дигарон давом медиҳанд.

Намонши моноспектакли «Шер, рӯбӯҳ ва ангур» аз рӯи асари Эзоп (масалнависи машҳури Юнони қадим) аввалин қушиши Абдулқайсов буд, ки ў баробари нишон додани ҳаёти фочеконии Эзоп ба қушодани мазмуми амиқи фалсафии ҳар як масали ўкомъёб мешавад. Сонӣ, Абдулқайсов аз рӯи шеъру ҳикматҳои классикони адабиёти форсу тоҷик, новеллаҳои А. П. Чехов ва дигар нависандагони нақшҳои дилпазир оғарида, намонишномаҳои марғубе ба миён овард.

Шабҳои назми М. Воҳидов ва фаъолияти фавқулоддан шеърхонии ў диккати М. Мирзоалиевро низ ба ин шакли театрӣ ҷалб намуд. Ў аз рӯи ашъори шоири мусоир — Лоҳик Шералий композицияи адабие бо уивони «Худафрӯзӣ» таҳия карда, ҳамчун актёр ва режиссёр писанди ҳаводорони назму театр гардид. Оғози сухани актёри чавон ҳам ишораест ба мақсади «саҳнаи як актёр»:

Омадам дар ин ҷаҳон то ҳешро пайдо қунам,  
Ҷанд рӯзе ҳешро бо зиндагӣ ҳамро қунам...

Ҳақиқатан, ашъори Лоҳик аксар ба маънни зиндагии ҳаррӯзан мо сар фурӯ бурда, дарду нишоти инсони мусоирро ба муҳокимаю таҳлил мегирад. Дар монодраман Мирзоалиев низ маҳз ҳамон ҳусусиятҳои ҳудафрӯзи одами советӣ чун рамзи завку қайфияти замони пурғалаёни мо ба назари эътибор гирифта шудааст.

Жаҳони «театри мансум» ояндан дурахшон дорад.

**Либретто** Ба ҷинси адабии драма жанри **либретто** низ мансуб аст. Вай ҳам ба тарикӣ пъесони саҳнавӣ ҳавашита мешавад, аммо дар тарзи ҳалъи мавзӯъ аз жаҳонҳои трагедия, комедия ва драма фарқ дорад. Либретто се хел мешавад; либреттон опера, оперетта ва либреттои балет.

Либреттои опера чунин асарҳои саҳнавиест, ки матни он сар то сар бо назм ҳавашита шуда, а рияҳо — сурудҳо е, ки қаҳрамонии ба алоҳидагӣ япро менамоянд, бо ёрии мусики (дар таҳти садои оркестри симфониӣ) сароида мешаванд. Дар рафти ҳаракату амал ҷаҳтироқчиён байни якдигтар бо сангулу чавоб низ мурочнат менамоянд. Дар ин лаҳзаҳо нутки гуфтутуни ҳам ҷастифода мешавад, ки онро речетатив меноманд. Баро-

бар сарондани якчанд ынтирокчиёро дар опера ансамбль мегүйнд. Дар асархон операвӣ, ки мусикӣ мавжӯи асосӣ дорад, номи опера бо номи бастакор (композитор) машҳур мегардад. Чунунҷӣ: операҳои Жорҷ Бизе «Чамила», «Кармен», Джузеппе Верди «Риголетто», «Травиата», «Анда», «Отелло», Шарль Франсуа Гуно «Ромео ва Чультетта», «Фауст»; Джакомо Пучини «Тоска», «Чио-чио-сан» («Хонум Баттерфляй»); Петр Ильинич Чайковский «Евгений Онегин», «Моткази қарамашоқ»; Модест Петрович Мусоргский «Борис Годунов», «Хованщина»; Михаил Ильинич Глинка «Иван Сусанин», «Руслан ва Людмила»; Александр Бородин «Князь Игорь»; аз бастакорони советӣ — операҳои Рейнгольд Глиэр («Шоҳсанам» — 1925), Иван Иванович Дзержинский «Доми ором», «Замини корамшуда», «Тақдири инсон», Вано Муратели «Октябрь» ва дигарҳо.

Бояд, гуфт, ки санъати операвӣ — санъати имтизоҷӣ (синтетикий) буда, унсурҳои баланди маданияти вокалий (овозҳои), драмавӣ, ансамблӣ (дастан овоҳои) ва гайраро ба худ тирд меоявад.

Дар саҳнан тоҷик операҳои Сергей Артёмьевич Баласанин («Шўриши Восеъ», «Кован оҳангар» бо ҳамкории Ш. Бобокалонов, «Бахтиёр ва Нисо»); Александр Степанович Ленский («Тоҳир ва Зӯҳра», «Арӯс»); Знёдулло Шахидӣ («Комде ва Мудан»); Шарофиддин Сайфиддинов («Пӯлод ва Гуларӯ»), Я. Сабзиев («Бозгашт»), Д. Дӯстмуҳаммадов («Қишлоғи тиалой») ва дигарҳо солиён ба тамошобиион шунавонид мешаванд. Асарҳои операвӣ ииз рӯҳи фочиавӣ, мазҳакавӣ ва драмавӣ доранд.

Либреттои оперетта асосан бо конунияти операн мазҳакавӣ наишта шуда, ба гайр аз суруду таронаҳои яковозаю дувоза (ария, ариозо ва дӯэт), дар он боз речетавтива ракс ба назар гирифта мешаванд. Мавзӯи либреттои оперетта бештар аз мазҳака иборат аст. Бартарин диалог (гуфтуту ду шахс) яке аз ҳусусиятҳои фарикунандан оперетта аз опера мебошад. Оперетта ҳамчун жанри мустақал нахустин бор дар асрҳои XVII—XVIII дар Париж пайдо шудааст. Сонин, дар Вена, Россия, Венгрия ва дигар мамлакатҳо пахи мешавад.

Дар таърихи театри ҷаҳонӣ чунин асарҳои опереттавӣ мазъуманд: Имре Кальман «Сильва», «Марица», «Баядерка», Иогани Штраус «Музы паррон», Адан «Жизель», опереттан машҳури бастакорони американӣ Р. Фримль ва Г. Стотгарт «Роз-Мари» (дар соли 1926 эҷод шудааст), то имрӯз тару тоза садо дода, бо ҳусни оҳангу савташон, бо фавоҳати мусикӣ ва сюжети драмавии завковаражон ҷозибанд. Аз бастакорони мусоир Василий Павлович Соловьев-Седой «Дӯсти вафодор», «Орази мукаддас», Н. Богословский «Шоҳ-дұхтар аз бешазори Марына» (либреттои нарисандагон Д. Иванов ва В. Трифонов), Андрей Эшпай «Аз ман хушбахттар касе ишт», Алексей Новиков «Василий Тёркин» навиштаанд, ки хеле ҷолиби диккәт ҳаст. Дар ин жанр ва жанри опера бастакорони советӣ монанди И. Дунаевский, Д. Кабалевский, Д. Шостакович, Т. Хренников, Б. А. Александров, Н. М.

Стрельников, Ю. С. Милютин, А. Айвазян, Р. Хочиев, Р. К. Шедрин ва дигарон яккатор асардор шоистан замони мо оваридаанд.

**Либреттои балет** маҳз барон раксидан наишта шуда, мавзун асар бо воситан усурхон хореография ифода ва шарху майниидод меёбад. Дар балет, ки низ муснӣ мавқен асосӣ дорад, номи балет ҳам бо номи бастакор вобастааст. Аз балетҳон класикӣ балети бастакори Норвегия Эдвард Григ «Пьер-Гюнт», Петр Ильич Чайковский «Кӯли кувон», аз балетҳон советӣ балетҳон бастакорони номвари рус Рейнгольд Гензр «Лолан сурх» (1927), Борис Владимирович Асафьев «Алангаи Париж» ва «Фонтани боянчарой», Арам Хачатуриян «Гаяне», «Спартак» машҳуранд. Дар театрҳон Тоҷикистон балетҳон С. А. Баласанян «Лайли ва Мажнун», А. С. Леникий «Ду гул» ва «Дамбар», Юрай Тер-Осинов «Писари Ватан», Мухтор Ашрафӣ «Темурмалик» қобили таваҷҷӯҳи тамошобинон гардадаанд.

**Киносценарий** инҷиз ба ҷинси драма таъллук дошинаш, вай ҳам соҳиби шаклҳон гуногун аст. Киносценарий, ки имкониятҳон васен адабӣ ва муснӣ дорад, ҳам ба тарнизи фочна, мазҳака, драма ва ҳам ба тарни либреттоҳон гуногун эҷод мешавад. Ваље ин ҳама бо санъати бон кино обураанг ёфта, ба ҳақиқати зиндагӣ мубаддал мегардад. Дар қионтоҷик ҷумшиди асарҳо майтуманд: «Доҳуна», «Кисмати шонир», «Абуалӣ ибни Сино», «Бачагони Помир», «Ҷӯра саркор», «Ҳасани аробакаш», «Бо амри дӯл», «Достони Рустам», «Рустам ва Сӯҳроб», ки завоисценарийи онҳо ба қаламни В. Шкловский, С. Улуғзода, М. Миршакар, М. Турсунзода, Н. Филимонова, Б. Кимъётгаров ва дигарон мансубанд.

### 3. МЕТОДҲОИ БАДЕЙ, РАВИЯҲОИ АДАБӢ ВА УСЛУБ

**Метод**

**Метод**<sup>1</sup> қалимаи юнонӣ буда, мазъонӣ тадқиқро дарозӣ. **Методи бадей** ба мазъон истилоҳиаш тарзу усули оваридани образҳои бадей мебошад. Методи бадеи санъаткор бо мавқен ҷамъияти ва ҷаҳонбинии у вобастагии узвӣ дорад. Бинобар ин метод дар иғтиҳоси ҳақиқати зиндагӣ дастури маслаҳку максад ва ақидаҳои суханвар мегардад.

Методҳои бадей-эҷоди гуногунаид на ба методология тақъя доранд. Методология асоси назарӣ—фалсафии ин ё он соҳти ҷамъияти ва мачмӯи ақидаҳои иҷтимоӣ спесии вай ба шумор меравад. Масалҳа, методологияи ҷамъияти социалистӣ—марксизм-ленинизм, таълимоти революционии пролетариат, материализми диалектикаи таърихи мебошад. Мувоффикӣ на методологияи пешкадами даврон усули адабиёти бадеи советӣ методи реализми соҳиҷаҳӣ ном гарифтааст.

Санъату адабиёти ҳар як даврон ҷамъияти инсонӣ, албатта,

<sup>1</sup> Онд ба методи эҷодӣ дар адабиёти форсӣ тоҷик ин гаред: Мусулмонкулов Раҳим. Асрори сухав. Душанбе, 1980, саҳ. 114—131.

дорон ягон методи асосий, ягон усули ба таври бадей дарк кардан хайт аст. Масалан, санъату адабиети қадимни форсун точик ва Юнони қадим бо унсурҳон мифологизм (асотир, афсонаю ривоят) ороиш дода мешуд. Дар даврахон феодализм ва капитализм ба ивази он усулхон натурализм, романтизм ва реализм авч метиранд. Ба муносибати галабаи социализм дар шашъяки чаон — Иттифоқи Советӣ, санъату адабиети советӣ бо методи нави бадей — реализми социалистӣ мусаллаҳ гашта, бо идеалҳои коммунистӣ пайваста мегардад.

Методро, ки худи хайт ва сохти ҷамъияти ба вучуд меоварад, ҳамчун мачмӯн принципҳои умумии эҷодии нависандаго ба ўзинтиҳеби матернал ва ҷоъеҳон зиндагиро ҳам талқон мекунад. Ин ҳусусияти ҷонтиҳоби кардани мавзӯъ ва тарзу усули ҷамъисткузии он ҷуноғии таҷриби хайти нависандаго, принципҳои эҷодии ўз ва талабу манғнати давр ба вучуд меояд. Дар ин мавриди ҷонтиҳеби санъаткор роҳи ҳалкунанда мебозад. Ҳамин тавр, он усули ба дастуни ҷонтиҳеби нависандаго, ки барои оғариданӣ образи бадей ба ўзроҳи маконӣ мекунад, методи адабӣ-бадей номиде мешавад.

Методҳои муҳимтарини санъату адабиети умумиҷаҳонӣ дар замони гузашта ниҳо будаанд: **мифологизм, классицизм, натурализм, сентиментализм, романтизм** ва **реализм**. Дар замони ҳозира дар минъёси ҷаҳон якчанд намуди реализм амал дорад: реализми мазорифпарварӣ, реализми танқадӣ, сюрреализм, гиперреализм, фотогардишишӣ, неореализм, модернизм ва гайра. Сюрреализм, модернизм ва дигар намуди реализмҳо, ки асосан ба адабиети буржуазӣ ҳизмат мекунанд, бо вучуди усулхон нави санъату адабиёт эълон карда шудаевашон, решашон онҳо ба ибтидои аср ва мабдан революционӣ Октябрь рафта мерасад. Сюрреализм байди чанги дуюми ҷаҳон ба миён меояд. Ба мурури замон, марҳала ба марҳала, ин намудҳои реализм дар амалиёти ҳудои рангу сурати дигар гирифта бошаанд ҳам мазмунан яхдел монда, аз ҳакиқати хайту нокбии ва тақдирӣ одаму инсонӣ фарсангҳо дур менистанд. Масалан, сюрреализм (калимаи француӣ — реализми моғавқ) ба таълимоти фалсафии буржуазӣ-идеалистӣ тақъя дошта, ҳамчун як навъи «олами нави реализм» инкору бадбинии воқеяни хайтра тарғиб мекунад. Сюрреалистҳо таҷовузкорӣ ва берархиҷо бешафқатиро ба асоси асаҳояшон гузашта, ба зулму ҷабр ва бедодиҷо субъективизм давлат менамоянд.

Дигар реализмҳои ғанҷшуда шоҳаҳои сюрреализманд, ки барномаҳон оғон изз бо ҷараёнҳои декадентӣ-формалистӣ ва одамбадбии циркат дорад. Дар бораи модернизм сухан поёntар ба тағсил меравад.

Реализми танқадӣ дар адабиети пешқадами ҷаҳон равиш мӯътадилро риоя карда, барои хотири манғнати инсон ва аҳли меҳнат ҳар факти номаъқулу номақбули ҷамъиятро зери тозиёни танқад мегирад. Яке аз намудҳои реализм, ки вай ҳамчун методи адабиётӣ прогрессивӣ ва революционӣ ба ояндан дураҳшон соҳиб аст, методи реализми социалистӣ мебошад.

**Равия** Метод, ки принципҳои эстетикини эҷодиёти шомга ҷараванҳои адабӣ ру нависандагонро музайян мекунад, якнанд равия ё ҷараванҳои гуногуни адабиро дар бар меѓирад. Равия ё ҷараванҳои адабӣ: кубизм, формализм, натурализм, имажинизм, урбанизм, конструктивизм, футуризм, абстракционизм, экспрессионизм, экзистенциализм ва дигарҳо мебошанд. Базъе онҳоро диде мебароем.

**Формализм** шаклпаристиро пеш гирифтан, ба мазмуну мундариҷаи асари бадеъ аҳамият надодан аст. Нависандан шаклпариаст ба мазмуну предмету вожеҳои дидаву даркишуда диккат накарда, асосан бо тасвири чиҳатҳои зоҳирон онҳо, чӣ гуна ва бо қадом обу ранг акс карданашон саргарм мешавад. Формализм баҳон эстетикий ва маънавии қаҳрамонро рад жарда, принципҳои асосии реализм, ки типиконидан ва таҷассум овардан аст инкор менамояд. Инъикоси сатҳии нусхани факт ва «хӯҷҷати одам» барои формалистҳо мухимтар аст. Класикони адабиёти форсу тоҷик лафзбозни маҳз ва сухани пардоziҳои пурӯшро ҷароӣ аср маҳкум намудаанд. Дар ин бора дар боби «Инъикоси афкори назарӣ аз давраҳои қадим то замони маржисим» мисолҳо оварда шудааст.

Формализм асосан ба санъатҳои феодалий ва буржуазӣ хос аст. Дар адабиёти советӣ он маъмул нест. Вале тоҳ-тоҳ, мутасифона, баъзе санъаткорони мо, алалхусус из ҷавонон, ба ин ё он ҳатои шаклпаристи, фахмидаю нафаҳмида, роҳ медиҳанд. Дар моҳҳои ноябрӯи деяабри соли 1962 дар КМ КПСС сӯҳбати роҳбарони Партия бо ҳодимони санъату адабиёт барро гардида буд. Дар ин маҷлис натиҷаҳои кори выставкан рассомони шаҳри Москва васеъ муҳоҳима шуд. Партия равиян шаклпаристи, ки дар эҷодиёти баъзе рассомони советӣ ҷо дошт, саҳт тақиҷ карда, дар дигар намудҳои санъат ва адабиёт роҳ изёфтани онро пешгири намуд. Пленуми ҷонии (1963) КМ КПСС онд ба корҳои идеологӣ дар ҷамъбасти қарордодҳон ҳуд роҳҳои аз формализм ва абстракционизм (муглакбаёни) ҳалос шудаандро нишон дод.

**Натурализм** дар таърихи санъат аз замонҳои қадим пайдо шуда, дар адабиёти ҳалқу миллатҳои гуногун чун метод ва ё чув равия сэр даровардааст. Маънои луғезиш натурализм аз қалтгари лотинӣ и натура гирифта шуда, тарчимиаш табиат мебошад. Ба мағҳуми адабиаш натурализмро айният ва ё нусхабардорӣ мегӯянд. Нависандан ин равия ҳаётро айнан чӣ тавзе, ки ҳаст ҷабул мекунад ва ҳамин тарик тасвир менамояд. Ба ибораи дигар, ў аз пан тасвири айнияти фактҳо шуда, ба фахмидави ҷиҳатҳои идеевӣ-эстетикини ҳодиоту ҳакиқати ҳаёт ва ҷамъбасти бадеъи онҳо диккат намедиҳад. Нависандан натуралист ба хотири нусхабардорӣ вожеҳои мухимму умдан ҳаёту табиатро аз вожеҳои дуюмдарачаи он ҷудо намекунад. Аксар натуралист ба чое мерасад, ки сар то сар ҷизҳои даркору бекорро дар як ҷо ҷамъ оварда акс менамояд. Ин ҳусусияти манғии Ҷатурализм аст, ки ба он асосан санъати буржуазӣ майл дорад.

К. Маркс ва Ф. Энгельс дар мисоли эчдиёти О. Бальзак, Э. Золя, М. Каутская, М. Гаркнесс ва дипарон мазмуни реализм ва натурализмро маънидод кардаанд. Ф. Энгельс реализми Золяро назар ба реализми Бальзак суст доиниста, унсурхон натурализмни эчдиёти ўро танқид мекунад. Зоро Золя аз санъаткор тасвири айнияти санадҳон зиндагиро бе баҳол идеяйи доҳан талаб мекард. Вале худи ў дар бехтарин асардориши аз худути назарияни пешрондааш берун баромада, асарҳон пурарзиши реалистӣ оваридашт. Поль Лафарг дар ши масъала диккати маҳсус дода навиштааст, ки Бальзак бар ҳилоғи қаламкашни Золя ба тамоми ҷузъи тағсилиоти ҳаётӣ ҷамъияти ва сифату хислатҳон одамони аҳамият дода, ба ҳар яки он баҳо медихад. Дар ҳар ҷое, ки мумкин бошад.— мегӯяд Лафарг.— Бальзак файла-сүфӣ мекунад, ў ҳамчун мутафаккири бузург аклу ҳиради бениниҳон ҳудро ба қаҳрамононаш гӯё таҳсим карда медихад.

Франц Меринг, ки ба масъалаҳон назарияю амалияни натурализм як силсила мақолаҳо бахшидааст, қайд менамояд, ки ҳатто камояндагони боинстъодатарини мактаби натурализм ба тасвири ҳар як ҷониши пайдо шуданистода не, балки мурдзистода қобитанд. Лафарг ҳусусияти ҳоси натурализмро бо ҷонни ҳукми котөр муайян карда менависад: «Натурализм мухокимаю ҷамъ-басткуниро манъ мекунад. Мувофиқи назарияни он, нависанда бояд тамошонии бетараф бошад. Ў бояд таассоротеро қабул карда, барон инъикоси он аз ҳудути вазифааш берун набарояд, ў бояд сабабҳо ва воқею ҳодисаҳоро таҳлил накунад. Идеали сизъаткор— ба пластинкан суратгирӣ монандӣ доштан аст»<sup>1</sup>.

Инро ҳам бояд қайд кард, ки натурализм барои баязе адабӣтҳон мавҷлише, ки пеш аз революции Октябрь жонирҳон настрии эпикӣ ва романҳои бадеси реалистӣ надоштанд, як гузаргоҳе шуд. Ба воситаи натурализм тадріҷан то ба дараҷаҳон реализм расидазӣ адибиони миллӣ як поини таҷрибии адабии буд, ки фосилан вакъро талаб мекард. Инро дар адабиёти қазоқу қирғиз, точику ўзбек ва баязе дигарҳо равшан мебиним. Сони, реализм, ки мавқеи пойдори ҳудро ишғол кард, ба суханварон имконияти фароҳам омад, ки ба ҳодисаҳони мухимми зиндагӣ бештар аҳамият дода, оиро ҳаматарафз чуқур омӯхта ҷамъбаст на-моянд.

Дар адабиёти форсу тоҷик равия ва ҷарабаҳони адабӣ дар давоми таърихи ҳазорсолааш кам набуданд. Аз як тараф, ҷарабаҳони адабии дарборӣ ва берун аз дарбор вуҷуд дошта бошанд, аз тарафи дигар, равияҳони тасаввуфӣ, ҳунармандӣ, маорифпарварӣ, ҷадидӣ, усулҳои романтизм, реализм, реализми танқидӣ ва гайра амал мекарданд. Дар доҳими ҳар як равияю ҷарабаҳони шонру нависандагони иртиҷоъпараст ва пешқадам буданд. Шонрони прогрессивӣ ва эҷодиёти онҳо майли ҳалқларварӣ дошта, ба ояндан дураҳшон ҷашми умед мебастанд. Ҷарабаҳони маорифпарварии

<sup>1</sup> Лафарг Поль, Литературно-критические статьи. М., 1936, стр. 237—238.

адабиёти точик дар низоми дуюми асри XIX, ки онро Ахмади До-ниш сардорй кардааст, асосан аз намояндагони тараккиларвар иборат буд. Тарниби илму фан, танқиди нукоонхон чамъияти ва тартибу низоми соҳти амири дар эҷодиёти маорифпарварон май-нон асосий гирифт.

Бояд гуфт, ки равия ё ҷараёнҳои адабӣ дар ин ё он аср ҳам-чун донраи адабӣ амал карда, дар атрофи худ кувваҳои наъ ба наъ гун меоварданд. Ҷунин донраҳо ҳам дар адабиёти рус ва ҳам дар адабиёти форсу тоҷик мушоҳида мешаванд.

Ба ҳамин тарик, ҷараёнҳои адабӣ аз ягонағии ҳусусиятҳои идея-вию бадеъ иборат буда, дар давран муайянӣ таъриҳӣ дар эҷодиёти якқатор нависандо шонрони аз ҷиҳати идеологияю таҷ-рибии зиндагӣ ва усули бадеъ ба якдигар наздик зоҳир мегар-дад.

**Услуби адабӣ** Донраи мағҳуми услуб назар ба усул (метод) ва равия ё ҷараён тантар аст. Ин қалимаи арабӣ дар тарҷума тарз, гуна, равиш мебошад. Услубро дар илми адабиётшиносии форсу тоҷик сабк ва дар адабиётшиносии умумӣ **стиль** мегӯянд. Ҳар як шоир ва нависандо соҳиби услуби хоси худ аст. Санъаткор барои зофоди фикру мақсадаш як роҳи маҳсуси эҷодӣ ва шакли муайянӣ тасвирро ба худ интиҳоб карда, онро писанд мебинад. Ҷунин интиҳоб мувоғики му-хиту шаронти замониа ва ё бо табъу завқи шаҳсии санъаткор ба вучуд меояд. Масалан, услуби Фирдавсӣ ба навиштани достон-ҳои қаҳрамонӣ майл дошта бошад, услуби Ҳилолӣ дар лирикан ишқӣ зоҳир мегардад. Услуби ҳаҷвивисии Убайди Зоконӣ хоси эҷодии ў буда, дар услуби Сайидон Насафӣ санъати «ирсол-ул-масал»<sup>1</sup> бештар мушоҳида мешавад. Бедигт услуби душвориазлий дорад. Ӯ мувоғики талаботи давраш фикрҳои солиму амиқи фалсафии худро пардапӯшона, бо истиораҳои мураккаби духӯра (ду маънодор) назништааст.

Дар назми классикини тоҷик се сабк амал кардааст: сабки туркестонӣ ё хурросонӣ, сабки ироқӣ ва сабки ҳиндӣ.

Сабки хурросонӣ дар асри IX оғоз шуда, дар асрҳои X—XI интиҳои ёфтааст. Ҳусусияти асосии ин сабк аз равшанбазёни ва инстеммоли воситаҳои тасвири күшоду возеҳ иборат мебошад. Вазну коғияҳои сабкуку соддани шеърӣ из дар кӯшиши шонрони номвар бештар истифода гардидаанд. Намояндагони барҷастаи ин сабк Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Шаҳидӣ Балҳӣ ва дигарон аз қалимаҳои душворфаҳм ва таъбирҳои арабӣ сарфи назар карда, ба воситаи ибораҳои соддаю оммафаҳм равонини баён ба даст овардааанд.

Сабки ироқӣ аз асри XI инчониб ба миён омада, то асри XIV давом ёфтааст. Дар таркиби луғат, дар баробари қалимаю ибораҳои соғ тоҷикию форсӣ таъбирҳои арабӣ ва арҳанстӣ, низ ба миён омадан гирифтанд, сабки хурросонӣ тадриҷан дар шеър мураккабтар гардид. Ба замми санъати воситаҳои тасвири мураккаб ис-

<sup>1</sup> Ба воситаи мақол, суханҳои ҳикматниҳ, ибораҳои «болу парвон» ва уму-ман ҷамъбастҳои риторики Фикр рондан.

тилохоти илмҳон астрономия (иуҷум), алгебра (алҷабр), архитектура (меъморӣ) ва амсоли онҳо низ ба истеъмоли осори бадеъ сар дароварданд. Асосгузори сабки ироқӣ Абулфараҷи Рӯй шинохта шудааст.

Сабки ҳиндӣ аз асри XVI қариб то ибтиди асри XX идома меёбад. Воситаҳон тасвири мураккабтарин — ташбеҳҳон пӯшида, истиораҳон душворфаҳм ҳоссан ин сабк аст. Дар назми ин давр шаклҳон шеърин муаммо, чистон, лугз, лутф ва гайра хеле авҷ мегирад. Дар ин давран таърихи адабиёт ибораҳон арабӣ ва қалимаҳон қадимии тоҷикию форсӣ дар осори бадеъ бештар истифода шуда, инкишофи назарияю амални суғизм ин сабкро боз ҳам мушкилфаҳм кунонидааст. Истеъмоли истилоҳоти фанҳон аниқ — алгебра, геометрия, астрономия ва монанди инҳо хеле меафзояд.

Сабки ҳиндӣ маҳсусан дар асрҳои XVII—XVIII ба қуллаи тараккиаш мерасад. Мирзо Абдулқодирӣ Бедиӣ намояндаи барҷастан ин сабк шинохта шудааст. Ӯ дар ин сабк таъсири бузург ниҳода, пайравони зиёд дошт. Бинобар ин вай бо номи «сабки бедилӣ» шуҳрат ёфта, то Революцияи Октябрь дар Осиёи Миёна давом кардааст. Ниҳоят, намояндагони адабиёти ниман дуюми асри XIX ва ибтиди асри XX Дониш, Савдо, Возех, Шоҳин, Ҳайрат, Асири бо сарварии нависандай маорифпарвар Аҳмади Дониш барон аз «сабки бедилӣ» озод кардани назму наасри тоҷик ғайрати комил нишон доданд. Садриддин Айнӣ баъдтар намуду жанрҳон гуногуни адабиёти тоҷикро ба як мароми муайянӣ сабку усули нави реалистии ҳалқӣ доҳил кард.

Ба масалнависӣ мурочнат кардани нависандай рус Крылов дар шароитҳои саҳти ҳукмфармонии подшоҳии рус дар ниман аввали асри XIX ва ё масалнависини Лоҳутӣ, ки дар мухити зиндагии Эронӣ подшоҳӣ оғоз ёфтааст, услуби хоси эҷодии ононро муайянӣ кардааст.

Услуб ба ҷаҳонбии нависандай, ба таҷрибаи ҳаётин ў ва мавкеи сиёсии эҷодиаш вобаста аст. Вале қабул шудааст, ки аксар доираи мавзӯй, композиция, тарзи навиштан ва ҳусусиятҳои забонию бадени санъаткорро услугуб номанд. Азбаски бо ин воситаҳон асосии ба вучдорандан образ мундариҷаю идеяи асари нависандай зоҳир мегардад, бинобар ин услуби нависандаро дар масъалан шаклу мазмун муштарақ фахмидан зарур аст.

Ягонағии асосии ҳусусиятҳои идеявию бадени эҷодиёти нависандай, яъне ягонағии шаклу мазмуне, ки маҳз барои эҷодиёти нависандай муайян хос аст, услуби номидамешавад.

«Услуб»-ро гоҳо ба маъноҳон гуногун кор мефармоянд. Ғайр аз услуби нависандай боз усауби милли мегӯянд, ибораи «услуби санъатҳон замони қадим, асри миёнан ё нав» ҳам дар илм дучор мешаванд. Мо дар ин ҷо андак дар ҳусуси услуби фардии нависандава ба ҳам наздикии услуби турӯҳи нависандагон гуфтани ҳастем. Дар адабиётшиносии рус дар бораи ягонағӣ ва фарқи услуби Ф. Достоевский, Л. Толстой, М. Шолохов, Л. Леонов ва К. Федин тадқиқотҳон бисъёре вучуд доранд. Дар масъалан тасвири портрет

ва вачохати персонажко ва ба воситан симон зохирӣ кушодани олами рӯҳӣ-ботинии (психологии) образҳои асар М. Шолоховро пайрави Л. Толстой медонанд. Фадеевро бо Достоевский мӯконса мекунанд. Ҳар як нависандан бузург чизи аз устодони гузашта омӯхтагиашро эҷодкорона бо услуби хоси худ кор мефармояд. Дар ин сурат, бо вучуди наздикии услуби ду ва ё якчанд нависанда, ҳар қадоме мувофиқи табъу завқаш ва донишу тавононияш услуби хоси худро эҷод мекунад. Ҳам М. Горький ва ҳам С. Айнӣ бо жанри насрӣ эпикӣ асар навишта, ҳар ду муборизаҳои қаҳрамононаи ҳалқашонро инъикос намудаанд. Ҳар ду ин марди майдони корзор аз мактабу университетҳои ҳаёти тоқатшиканӣ замони подшоҳӣ ва аморат гузашта, ба рӯзҳои равшани ҷамъияти социалистӣ омада расидаанд. Ин ҳама услуби эҷодни онро ба ҳам хеле назди гардонидааст. Бо вучуди ин ҳар қадоми онон боз дар доирони услуби миллати худ мустакил аст. Ҳар яки онон азобу шиканҷаҳо, задухӯрду муборизаҳо ва баҳту саодати ҳалқашро бо ҳусусиятҳои хоси (колорити) миллат ва ҳалқи худ ба тарики бикр баёни карда, симон индивидуалии худро маҳфуз доштааст.

Дар адабиёти тоҷик агар ба услубҳои С. Айнӣ ва Ч. Икромӣ муроҷиат қунем, мебинем, ки на фэзат мавзӯъ, идея ва мазмуни эҷодиёти онҳо, ҳатто тарзи образсозӣ, композиция, ҳусусиятҳои нутқи бадени ин ду нависанда ба ҳам қаробат доранд. Албатта, ин ҷандаб сабаб дорад. Мавзӯи муборизаҳои ҳалқи Бухоро бар зидди ситетами амир ҳам ба Айнӣ ва ҳам ба Икромӣ шинос ва наздиқ аст. Ғайр аз ин Ч. Икромӣ ҳамчун шогирди устод Айнӣ бевосита аз мактаби бадени ў гузаштааст. Вале ҳар қадоми онҳо ба шарҳу тағсири воеаю ҳодисаҳо, таҳлили образҳо ва гайра соҳиби услуби хоси худ аст. Услубҳои С. Улуғзода ва Р. Ҷалил ҳоссии эҷодиёти онҳост.

Бисъёр шоирони муосири тоҷик ба лирика муроҷиат менамоянд. Дар вакти мутолиаи шеърҳои М. Турсунзода лиризми ўро маҳсусан ҳис кардан мумкин аст. Бо вучуди равонию соддагии нутқи ашъори Деҳотӣ, ки ин ба сифатҳои назми Турсунзода ин ҳос мебошад, услуби ҳар қадоми онҳоро фарқ кардан мушкил нест. Тарзи баёни истиоравӣ ва мачозии М. Турсунзода ба услуби ў як ҳусни малоҳати маҳсус мебахшад. Ашъори М. Миршакар бо услуби эпикӣ таълиф шуда, фикру мақсади шонр бевосита объективона инъикос мейбад.

Ба ҳамин тарик, ҳусусиятҳои ҷудогони ба ин ё он шоиру нависанда хос яке аз унсурҳои мухими услуги адабӣ мебошад. Услуби нависандагӣ бо метод зич алокаманд аст. Ҳоло мо ба баъзе методҳои намоёне, ки асрҳо дар санъату адабиёти ҳамон ҳалқҳо маълум буданд, таваккуф мекунем.

## РОМАНТИЗМ ВА РЕАЛИЗМ

**Романтизм** Романтизм ва реализм методҳои асосни тасвири баденанд, ки таърихи дурӯз дароздоранд. Онҳо дар ҳар замон бо шаклҳои хос дар санъату адабиёти ҳамон миллату ҳалқҳо дидо мешаванд. Романтизм ифодакунандан орзӯи ум-

ди мардум буда, дар поядон ба вучуд омадани номувиқатни байни идеалу ҳәти вокей дар ҷамъияти синифӣ пайдо шудааст. Но мусоидин манфиатҳои золимони ҳукмрон ва аҳли меҳнат дар формацияҳои гуногуни башарият — дар давраҳои гуломдорӣ, феодализм ва капитализм ҳалқро ба норозигӣ ва эътироҳо оварда, вотор менамояд, ки баҳту начоташро дар орзӯҳои нек ҷустуҷӯ кунад. Ии орзуҷ омол ҳам дар эҷодиёти даҳанакии ҳалқ ва инчунин дар адабиёти китобӣ аз аср ба аср торафт вусъат ёфтанд мегирад.

Аз адабиёти классикии форсу тоҷик дар тимсоли образҳои Рустам ва Кова, Бежан ва Манижа, Фарҳоду Ширин, Мачнуну Лайлӣ ва Юсуф. Сиёвуш ва бâъзеи дигарон мо на факат дарсӣ ватанпарварӣ, сидку вафо ва иффату исмат меҳонем, балки инчунин ошӯби дили пуртӯғӣни одамони пешқадамро барон озодии шахс ва тантанан адолат хис мекунем. Ии образҳо бо чунон завқу қайфияти ҷаҳонфаҳмии санъаткорон эҷод шудаанд, ки мазмунни фалсафиашон аз доираи ҳақиқати замони феодалий багоят баланд баромадааст. Низомӣ дар «Искандарнома»-и ҳуд образи подшоҳи одил ва оқилу ғамхорро эҷод карда, дар муҳити ҳукмронии сарвату давлат меҳрубоние нисбат ба одами оддӣ орзӯ кардааст. Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Хирадномаи Искандарӣ» идеалҳон баробарию бародарӣ, дӯстӣ ва мамлакати бою зеборо, ки барои ҳамаи фуқаро баҳт овардааст, орзӯ намудааст. Аҳмади Дониш дар рисолаҳои ҳуд маром ва тарҳи нави ҳаётӣ ҷамъиятиро нақш қашид, ба ивази соҳти амири ҳукмронии донишмандон ва аҳли илму эҷодро пеш рондааст. Романтизм усули маъмули адабиёти гузаштани тоҷик буд.

Нагуфта намонад, ки як гурӯҳ суханварон ва назариячиёни адабиёти классикии форсу тоҷик, аз ҷумла Ибни Сино, Абдулқодири Ҷурҷонӣ, Муҳаммад Авғони Бухорӣ, Низомин арӯзии Самарқандӣ, Низомин Ганҷавӣ ва дигарон бо истилоҳи «сидқ» ва «қизб» («акзаб») маҳз маънион «реализм» ва «романтизм»-ро, ки асосан тобеи таҳайюл аст, дар назар доштаанд. Ҳарчанд, ки дар атрофи ин ақида фикрҳои муҳталиф дар ҷӯш аст, бо далелу мисолҳон профессор Р. Мусулмонқулов ва ҳулосаҳои ўрозӣ нашудан мумкин нест. Ҳак ба ҷониби ўст, ки агар ба мӯкобили мағҳуми қалимаҳои «ростӣ»—«дурӯғ» ё «қаж», «ростгӯй»—«дуруғгӯй» («қажгӯён») истад, истилоҳҳон «сидқу қизб» ба якдигар зид набуда, маъниони ду ҷараёни адабӣ (реализму романтизм)-ро ифода менамонд<sup>1</sup>.

Аз замонҳои Саъдӣ (асри XIII) иҷониб ба мағҳуми реализм истилоҳҳон «аъён», «вукӯъ» ва «тарзи вуқӯъ»-ро низ кор мефармудагӣ шуданд, ки дар ин ҳусус сухан дар боби «реализм» ҳоҳад рафт.

Романтизм дар санъату адабиёти Аврупо ва Россия низ методи қадимист. Вале маҳсусан аз асри XVIII баъди революцияи буржуазии Франция (1789—1794) ва шикаст ҳӯрдани он, ки шиорҳои озодӣ, баробарину бародарӣ барбод рафта яъси навмедин боло ме-

<sup>1</sup> Мусулмонқулов Р. Асрори сухан, с. 119—131.

гирад, романтизм ба равияхон гуногун чараён мекунад. Дар ин вазънят романтико ба олами хаёл турехта, аз воќеният дури меџустанд. Дар байни санъаткорон идејон прогресивен на реакционен ба вучуд меоянд. Намояндагони пешкадами чамънят тартибу низоми капиталистиро дар Аврупо никор намуда, идеалхон олни мањнавиро, ки рӯхи зиддiburжуазӣ доштанд, ситонш мекарданд. Нависандагони иртичоъпараст ба муќобили буржуазия баромада, vale баркарор шудани замонҳон гузаштан феодализми асримине-нагиро хостгорӣ менамуданд. Ба ҳамин тарик, романтизм хелҳон гуногун пайдо мекунад: романтизми иртиҷой (реакционӣ) ё пассив, романтизми пешкадам (прогресивӣ) ё актив ва романтизми революционӣ.

Ба манғнати романтизми реакционӣ як муддат байзе асарҳон нависандагони асли XIX — немисҳо Людвиг Тик (1773—1853), Фридрих Новалис (1772—1801), французҳо — Франсуа Рене Шатобриан (1768—1848), Альфред де Виньи (1797—1863), англӣс Уильям Бордсворт (1770—1850), аз русҳо Василий Андреевич Жуковский (1783—1852) ва якчанд дигар хизмат кардаанд. Романтизми Жуковскому назар ба романтизми нависандагони зикршу-да фарқ кардан зарур аст. Дар ибтидои асли XIX, ки муносибатҳон феодалий рӯ ба таназзул мениҳод, ба ҳаёти воќени Россия муносибатҳои нави буржуазӣ сар даровардан гирифт. Задухӯрдҳон революционии Аврупон Гарбӣ дар Россия низ ғулгула меафканд. Дар ҳамин вазъият романтизми рус пайдо шуда, ба ду ҷараён ҳа-ракат кард. Жуковский ҳамчун намояндай ҷараён якӯми он ба ақибгардӣ не, балки ба бокӣ доштани ҳаёти феодалий давлат ме-кард, ки ин ҳарактери консервативӣ (кӯҳнапарастӣ) дошт. Ин гуна романтизм ин浪漫主义 пассив мебошад.

Романтизми прогресивӣ дар адабиёти Аврупон Гарбӣ ба ту-файли эҷодиёти пешкадамони немис Хенрих Хейне (1797—1856), французҳо Жорж Санд (1804—1876), Виктор Гюго (1802—1885), англӣсҳо Перси Шелли (1792—1822) ва Джорж Байрон (1788—1824), полякҳо Адам Мицкевич (1798—1855) ва Юлиуш Словак-кий (1809—1849), итальянҳо — Джованни Берше, Габриэль Россетти ва дигарон ба вучуд омадааст.

Пайдоши ин усул, ки дар дигар намудҳон санъат ҳам дида мешавад, бо тезутундии муборизан чамъияти, бо афзоиши норозигиҳон кувваҳон мутараққӣ бар зидди иллату нуксонҳон чамъият ва норасонҳон он вобастагӣ дорад. Намояндагони романтизми пешкадам бар ҳилофи ҳаёти воќени замонаашон образҳон бадей меофаридаанд, ки дар онҳо қайфият ва андешаҳояшон нисбат ба ояндаи иек ифода мейфт. Ҳарчанд, ки ин образҳо ва мақсаду ин-яти онҳо ҷандон равшану конкрет набуд, vale дар симою амалнё-ташон идеалҳон нави чамъияти зохир мегардид. А. М. Горький ҳамин кӯшиши санъаткоронро дар роҳи эҷоди ҳарактерҳон бузурги эътиrozкунанда ва шахсияти инсони озод, дар кори нишон додани муборизан азими ў барон идеалҳои ҳакиқӣ ва начибонан чамъияти ба назари эътибор гирифта, чунин романтизмро романтизми фазъол номидааст.

Дар адабиети рус романтизми фаъол ба муносибати вокеахои соли 1812 пайдо шуда, худшиносии миллии доираҳои демократии Россияни онвақтаро инъикос намудааст. Дар ҳамин давр эътироҳои чиддии оммаҳои васеъ бар зидди тартиботи крепостнойдорӣ ва муносибатҳои капиталистии пайдо шуданистода равшан ба назар мепрасад. Белинский гуфтааст, ки солҳои 1812—1815 сар то сари Россияро ба вачд оварда, кувваҳои дербоз дар хобу гафлатмондаро катъян бедор кардаанд. Рылеев ва Пушкин дар лирикаашон, Лермонтов дар шеъру достоиншо, Гоголь дар «Тарас Бульба», «Вий», «Шабнишниҳо дар хутори назди Диконинка» ва дигарҳо романтизми пешкадамро бо васеъ истифода бурдан ёҷодиёти даҳданакии ҳалқ никишоф медиҳанд. Дар ёҷодиёти нависандагони романтизми пешкадами рус фочиан шаҳси аз қоллективи чудошуда хеле васеъ ва мантиқаи барҷаста нишон дода шудааст. Ин факт дар достоини Пушкин «Банди Кавказ», «Лӯлиҳо» ва гайра, дар достоини Лермонтов «Иблис» равшан акс ёфтаваст. Чернышевский, Некрасов дар бâъзе асарҳои азъанзи идеяҳои фаъоли романтизми Пушкину Гогольро санъаткорони давом ва таракки додаанд. Фояҳои озодӣ ва эътироҳо бар зидди ҳаётӣ воқеен токатшикан тадриҷиан ёҷодиёти Пушкини, Лермонтов, Гоголь ва бâъзе дигар нависандагони русро ба реализм меорад.

А. М. Горький ду ҷараёни асосии романтизму бахо дода навиштааст: «Дар романтизм ҳар ду равияни катъян гуногуиро фарқ кардан зарур аст: романтизми нассив кӯшиш менамояд, ки ҳаётӣ воқеиро ороиш дода, одамро ба замонакоҳӣ водор жунад ё диккати одамро аз зиндагӣ дур солта, уро ба гирдоби олами ботилинаш печонад... Романтизми актив бошад, кӯшиш мејунад, ки ипродан одамро ба зиндагӣ таквият дода, ба мукобили ҳаётӣ воқеӣ, бар зидди ҳар гузар ҷабру ситам ба дили ў ошӯб афқанад»<sup>1</sup>. Дар натиҷаи афзоишу никишофи кувваҳои пешкадами ҷамъияти романтизми прогрессивӣ ба шакли аъзотонаш — ба романтизми революционӣ мерасад.

Романтизми революционӣ ошӯбу исьёни ҳакимиро дар қалби одам бештар меангезад ва оташ мезанад. Агарчи дар Аврупо бо таъсири фаъолияти Маркс ва Энгельс ба ёҷодиёти шоири забардасти немис Хенрих Хейне уисурҳои романтикан революционӣ сарدارоварда бошанд, дар натиҷаи дӯстӣ ва таъсири В. И. Ленини Максим Горький дар Россия то ба мартабаҳои асосгузори намоёни романтизми революционӣ расидааст. Романтизми революционӣ дарашан олини ин метод буда, дар марҳалан аввали ёҷодиёти Горький амалан никишоф меёбад. Эҷодиёти Горький дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX орзӯю умеди пролетариатро факат ба таркии фаъол (активона) акс иamenамуд. Ақидаҳои революционии нависанда дар роҳи дигаргун соҳтани ҳаёт аз ҳодисаҳои пурталотуми давр пеш гузашта, ояндан зиндагиро пешгӯй мекарданд. Образи «дили сӯзони Данко» (аз ҳикояи «Кампир Изегиль») барои аз зулмат ба рӯшини баровардани издиҳом — рамзи образи большевики мубориз аст, ки барои озодӣ ва баҳту саодати пролетари-

<sup>1</sup> Горький М. Собрание соч. в 30 томах, т. 24. М., 1953, стр. 471.

ат чонро дарег намедорад. Образхое, ки Горький дар асархояш «Суруд дар васфи Шаҳбоз» ва «Суруд дар васфи Мурғи Тӯфон» оғаридааст, принцип ва мароми методи романтизми революциониро комилан тасдиқ менамоянд.

Романтизми прогрессивӣ ба ҳодисаҳо аз нуқтаи назари ба таври идеалистӣ фахмидани рафти таъриҳи баҳо дода, шахсиятро баҳеъи воқеӣ ба тарни мӯҷаррар (абстракт) мӯжобил меғузорад ва, албатта, роли шаҳсро дар таъриҳи муболига мекунад. Бо вучуди ин вай барон бедор намудани кӯшишу ғайрати одам вазифаи начибонаеро адо ҳоҳад кард.

Романтизми революционӣ бошад ба вазъияти конкрети ҳаёт, воқеаҳои революционии синфи коргар таъя карда, диловарӣ ва шуҷоатро васф менамояд ва фидокориҳоеро, ки баҳри баҳти кулл, барон озодию шодмонии ҳалқҳо ба амал меояд, мӯқаддас мешуморад. Бояд қайд кард, ки типи романтикини инъикоси образнокни ҳаёт бореализм алоқан байни якдигарӣ дошта, дар санъату адабиёт ба шаклҳои гуногуни таъриҳӣ зуҳур мейёбад. Алоқан узвии хислатҳои реалистии романтикӣ дар санъати советӣ нашъунамо дорад, ки дар ин хусус дар боби «Методи реализми социалистӣ» сухан меравад.

**Реализм** Реализм яке аз методҳон мухим ва машҳури санъату адабиёт мебошад. **Реализм — ҳақиқатнигорист.** Ҳақиқати зиндагиро тасвир кардан ҳаргиз маъни аз он сурат гирифтандаро надорад. Лозим аст, ягонагии ҳақиқати рӯзгор ба таври бадеъ маврифат карда шуда, ба ҳақиқати бадеъ мубаддал гардад. Реализм дар инъикоси бадени ҳақиқати ҳаёт якчанд принципҳон роҳбарникунанда дорад. Масалан, асари реалистӣ бояд аҳамияти маърифатдигӣ дошта бошад, аз воқеаҳои зиёду мураккаби зиндагӣ ҳулосаҳои барчаистаю мухим бароварда, ба ҷамъбасти ояд, аз инъикоси ҳақиқати ҳаёт берун нарафта, типиконидани воқеяни ту образхоро мадди назар кунад ва ниҳоят, инсонро ҳамчун предмети асосии тасвир ба маркази диккат гирифта, ўро дар процесси тараққиаш нишон дигад.

К. Маркс маҳз ҳамин хусусиятҳои осори романниависҳои асри XIX Англияро баланд баҳо дода навишта буд, ки сюн «назар ба ҳамаи сиёсатдону публицистҳо ва носедони аҳлоқу атвор зиёдтар ҳақиқати сиёсию иҷтимоиро» дар пеши назари хонандагони умуми-ҷаҳон кушодаанд. Ба қавли Ф. Энгельс, О. Бальзак бо асархояш «таърихи реалистии шоёни диккате оид ба ҷамъияти французҳо ба вучуд оварда, онро ба шакли хроника, аз соли 1816 то 1848 қарib сол ба сол» тасвир кардааст. В. И. Ленин Л. Н. Толстойро маҳсусан барон реалистими солиму оқилонааш, барон ҳама ва ҳаргина никобро «...аз рӯи ҳаёти пурасори ҷамъияти дворянину буржуазии Россияни подшоҳӣ қанданааш», хеле баланд баҳо додааст.

Ҳамин тавр, санъати реалистӣ аз бисъёр воқеаҳои рӯзгор мухимтарин ва заруртарини онро ба мухокима гузошта, бо ҷамъбастиҳои амиқи фалсафӣ ҳулосаҳо медиҳад. Горький маҳз ҳамин хусусиятҳои таҷассумкунии реализмро таъриф карда навиштааст: «Ре-

ализм чист? — Ба тарики мухтасар гүем, — менависад Горький, — реализм — тасвири хаёти вокеист, чуин тасвирест, ки аз харацу-марачи ходисаҳон зиндагӣ, муносибатҳон одамон ва характерҳо аҳамиятинонтаринашро чудо карда мегирад<sup>1</sup>.

Бар ҳиллофи натурализм ва формализм реализм шаклро ба во-кенят зид нағузозшта, ягонагин мазмуни шаклҳон рағнини зиндагииро ҳакиқатнигорона ингъикос менамояд. Яъне, реализм ба мағзу миёни воқеа гута зада, воқеаҳон зубдаю умдаро пеш меронад; ба иборан оддии ҳалқи гүем, реализм аз ширин рӯзгор қаймоқашро гуидошта, қиёми воқеаҳон зиндагиро ба дикқати хонаандагон во-намуд мекунад. Савол меояд, ки агар реализм ин қадар методи бузургу аҳамиятинон бошад, муносибати он бо дигар методҳо дар давоми қарихо чӣ гуна аст? Бо талаботи ҳар замон, ҷараёну равни ва методҳои адабии гуногуни ба вучуд меомадаанд. Реализм исти-бат ба ҳаман онҳо имтиёз дошта, бо ин ё он шакл дар онҳо зухур мекард. Мифологизми (афсонагуни) Юонони қадим — усули асосни тасвири бадеи санъату адабиёти он шинохта шудааст. Вале унсурҳон ҳакиқатчуну ҳакиқаттӯй то андозае дар он ҳам дид мешавад. Бинобар ин дар осори аттикаи юонониҳон қадим мачмӯи фикру андеша, саъю кӯшиш ва орзӯю омоли ин ҳалқ пай бурдӣ мешавад. Ба иборан дигар, дар зери пардан мифологизм ҳакиқати зиндагии юонониҳон қадим зохир метардад. Нависанда дар ҳаракату фоль-илияти «илоҳӣ», корномаи наслҳон гуногуни худоёни юонониҳо, кувваҳон табият ва ҳайвонот, алҳак, образу амалиёти ягои одами конкретро дар пешни назар дорад. Бедароҳӣ нест, ки Карл Маркс санъату адабиёти юонониҳон қадимро давран солими кӯда-кии маданияти иносонӣ<sup>2</sup> дошистааст.

В. Г. Белинский ҷозибан назми форсу тоҷики асари миёнаро дар он додааст, ки наӣ «руҳи ҳалқ», «соҳти ақл», «табиати мамлакат», иъне давраи шоёни дикқати хаёти фарди чудогона ва инчунин ҳаёти ҳалқҳон Шарқ, овони жӯдакии онро, биайниҳӣ, бо ҳусуси-яҳон милдиш ҳомилтан аз наъ эъзъе кардааст<sup>3</sup>. Дар ҷаигномаҳо, шоҳномаҳои мансур, қисмҳои афсонавии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва, инҳоят, дар қиссаҳои ҳалқии тоҷики идея ва қайдияти одамони даврҳон гуногуни ба андозае объективона тасвир ёфтанд. Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» қаҳрамониҳои беназари паҳлавонии рунигандро нишон дода, идеяи муборизан зидди истилогарони араб ва дигарҳоро дар сарзаминӣ бостонӣ тарғибу ташвиҳ кардааст. Ӯ ба мисли Коваю Рустам, Фаридуну Маздак, ки образи таърихиست. Гурӯфарид ва дигарҳо шуҷоу диловар ва созидӯсту ватанпарвар шудавро аз ҳамасронаш талаб кардааст. Дар ҳамни аст ҳусусиятҳои реалистии ин асари шонир, ки як қисми он бо усули мифологӣ эҷод гардидааст. Ии гуна фактро дар санъату адабиёти ҳамон ҳалқҳо дидан мумкӣ аст.

Ба ҳар ҳол як чизро набоид фаромӯш кард, ки агар сизъатко-ри ҳар як ҳалқу миллат дар ҳар даври ҷамъияти иносонӣ ба ре-

<sup>1</sup> Горький М. История русской литературы. М., 1939, стр. 120.

<sup>2</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. изд. 2-е, т. 12, стр. 737.

<sup>3</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V. М., 1954, стр. 234—235.

лизм мурочиат карда бошад, ў ба безаволӣ ионд гардидааст. Ононе, ки бо усулҳои гуногун кор карда, вале тасвири реалистии ҳёт, табнат ва одамонро ба маркази диккат нағузаштаванд, худро пешакӣ ба бемуваффакияти маҳкум намудаанд.

Реализми давран эҳъё бо номҳои Сервантес, Шекспир, Расин, Бокаччо, Рабле, Радищев ва дигарон вобаста буда, эҷодиёти онҳо бо хусусиятҳои ҳалқияташ ва танқиду ҳаҷви феодализми асриниёнагӣ намирандаст. Реализм дар Аврупои гарбӣ ва дар Россия, маҳсусан дар солҳои 30 асри XIX, ба қуллаҳои тараққиаш мерасад. Намояндагони барчастан реализми Франция Бальзак, Стендаль ва Флобер, дар Англия Диккенс мебошанд. Пайdonш ва татбики принцип ва концепцияҳои реализм дар адабиёти рус бо инъикоси тараққиёти ҷамъияти рус дар давран ҳаракати декабристҳо алоқаманд аст. Пушкин ҳамчун санъаткори бузурги реализми адабиёти русу ҷаҳонӣ дар адабиёти асри XIX бо эҷодиёти пурмазмуну гуногунҷанраш ба ҳақиқатнигорӣ асос гузошт. Адабиёти рус тавассути эҷодиёти Грибоедов ва Пушкин, Лермонтов ва Гоголь, Шедрин ва Тургенев, Л. Толстой ва Достоевский дар инъикоси шаҳсияти конкретӣ-таърихии одам ва олами ботинии ў ба дарачахон баланд расид.

Бехтарин осори реалистин ҷаҳонӣ аз ҳар гуна қайду шарти но-зарути бадеъ озод буда, воқеаҳои реалистин зиндагӣ ва мунисибатҳои ҳақиқири дар бар кардааст. Реализми тараққиёфта, ҳамчун коид, саҳехи бевоситаро ба эътибор гирифта, ҳаётро «ба монанди шабоҳаги ҳуди зиндагӣ» тавассути тасвири бадеъ «аз нав месозад». Аз ин рӯ маҳаки саҳехии тасвир таҳо аз айният ва нуктасанҷи мушоҳидаҳои психологии нависандагӣ иборат набуда, кобилияту истеъдолд низ зарур аст, ки ҳаётӣ маънавии одамро бо камоли завқу ҳавасаш, саъю қӯшишаш ва эҳсосу қайфияташ нишон дихад. Ф. Энгельс гуфтааст: «Реализм ба ҷуз тасвири ҳаққонии ҷузъиёт, инъикоси ҳарактерҳои типири низ дар вазъияти типӣ дар назар дорад»<sup>1</sup>.

Адабиёти реалистӣ сернизоу инифоқ аст, воқеяниро бо тамоми зиддиятҳои доимиаш ба тадқиқ гирифта, коллизияҳои ҳаётӣ, ахлоқӣ ва иҷтимоиро бо ҷузъиёту тафсилоташ инъикос менамояд. Реализм ба воқеаҳои драмавӣ, фочекавӣ ва мазҳакавии одаму ҷамъият рӯ оварда, ҳаракати зиндагиро ба асос мегирад, ба тавлиди ҳар ҷизи нав, маҳсусан типҳои нав бештар диккат медиҳад.

Дар Шарқ икдоми реалистӣ — «тамоил ба ҳақиқати воқеӣ» (академик Н. И. Конрад), чун дар Ғарб, низ дар фольклори қадим зуҳурот мекунад. Дар зарфи қарниҳо «унсуҳои реализм» зинёд гардида, бо таъсири адабиёти Ғарб инкишоф ёфта, дар адабиёти ҳаттӣ сар даровардан мегирад. Адабиёти Ҳиндустону Арабистон, Чину Мочин (Хитою Япония) ва адабиёти форсу тоҷик бо вуҷуди гуногуни шаронтҳои иҷтимоӣ-сийёсӣ ва маданий-эстетики бештар ба тасвири воқеаҳои зиндагӣ рӯ меоваранд.

Классикони адабиёти форсу тоҷик бештар асарҳое оғаридаанд, ки аз муҳаббати наҷибона, эҳсосоти гуманистӣ ва эҳтироси балан-

<sup>1</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. О литературе М., 1958, стр. 72.

ди ватанпарварӣ саршор мебошанд. Аксар зери пардан тасвири романтикӣ ва тамсилӣ, пандномаю чангномаҳо, романҳои халқӣ ва хаттӣ гояҳои барҷастаи воқеяни, даъват ба муборизан зидди беадолатӣ ва ҷаҳолат, дину шарнат, таҷовузкорон ва золимон равшан ба назар мерасад. Чунинанд: лирикаи Рӯдакӣ, «Шоҳнома»-и Фирдавси, рубонҳон Сино ва Ҳайём, мероси серпаҳлӯи Н. Ҳисрав, Саъди, Зоконӣ ва Ҷомӣ, ашъори Ҳофиз, Камол, Сайидо, Бедил, Дониш, Шоҳин ва дигарон.

Дар осори назарӣ ва таърихии асри миёна реализм (ба ҷуз «сидеқ») боз бо номҳои гуногуни ба истилоҳот доҳил шудааст: «аъён», «равнини вуқӯъ», «тарзи вуқӯъ», «дабистони вуқӯъ» ва амсоли инҳо. Баъзеи суханварон таҳаллуси шоирни ҳудро «Вуқӯъ», «Вуқӯни Нишопурӣ» (ниг.: тазкираи «Хизонаи Омира»), «Мавлоно Вуқӯъ» (ниг.: тазкираи «Хулосат-ул-ашъор», номи аслини шоир Муҳаммадшариф) ва гайра гузоштаанд. Аз гуфтаҳои бузургон ба ин маъни як фикри устод Айниро биноварем кифоя аст, ки фаҳмем то чи андоза ин факту санад ба классикони дигари мо низ тааллук дорад.

«Тадқиқотчиёни пештараи Шарқ,— навиштааст С. Айни дар мақолааш «Саъдӣ реалист аст»,— Саъдиро «вуқӯъгӯй» гуфтаанд, ки агар ин таъбирро бо термини байналхалқӣ ифода кунем, «реалист» гуфтани мешавад.

Ҳақиқатан ҳам Саъдӣ реалист аст. Ӯ на танҳо дар ҳикояҳои ҳуд, балки дар шеърҳои лирикни ҳуд ҳам аз реаль — аз ҳақиқат дур нарафтааст. Ташибҳои истиораҳои Саъдӣ ҳамагӣ табиӣ ва мантиқианд, дар асарҳои ў чизро намебинед, ки ақл қабул нақунад ё ин ки монандаш дар олами зинда набошад, ё нагузашта бошад<sup>1</sup>.

Барон мисол С. Айни ду парчае аз «Фирӯзнома»-и Аинварӣ ва газали Саъдӣ оварда, тарзи тасвири онро инд ба вадоияни (видон, падруди — Ю. Б.) чудой ба таҳлил мегирад. Инак, он пораи газали Саъдӣ:

Бигзор то бигиръим чун абри наҷбахорон,  
К-аз санг иола ҳезад, рӯзи видон ёрон.  
Бо сорбон бигуед ахволи оби ҷашмам,  
То бар шутур набандад мажмил ба рӯзи борон.  
Саъдӣ, ба рӯзгорон меҳре нишаста бар дил,  
Берун наметавон кард, илло ба рӯзгорон.

«Тасвири Саъдӣ,— мегӯяд Айни,— самими ва воқеъ аст. Вакти видон ёрон гиряи кардан, гиряро ба вазиши боди баҳорон монанд кардан, вакти чудо кардани санг аз санг (дар кӯҳканӣ ва сангшиканий) иола кардани он, дар рӯзи борон кӯчро ба шутур бор нақардан, ниҳоят, ба зудӣ барҳам нахӯрдани меҳру муҳаббате, ки солҳон дароз дар дил нишастааст,— ҳамон инҳо... ҳолатҳо ва ҳодисаҳоанд, ки ҳар рӯз дар дунъёи зинда мислашон воқеъ мешаванд»<sup>2</sup>.

Дар натиҷа Айни ба ҳулосаи зайл меояд: «Ҳонанда аз тасвири

<sup>1</sup> Айни Садриддин. Қуллонӣ, ч. XI (1). Душанбе, 1963, саҳ. 123.  
<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 123—124.

Саъдӣ хис карда меистад, ки як ҳамин гуна ҳолат ва ҳодиса дар ҳуди гӯянда рӯй додааст. Бинобар ин ба ў таъсир мекунад, дили уро меларzonad ва ба ў он ҳолате рӯй медиҳад, ки дар вакти гуфтанӣ ин шеър ба ҳуди шонр рӯй дода буд<sup>1</sup>.

Унсурхон реализмо дар адабиёти тоҷик ба гайр аз бâъзе асарҳои Носирӣ Ҳисрав, Ҷомӣ, Восифӣ, Биной, Сайдон Насафӣ, Бедил бештар ва ошкортар дар эҷодиёти Аҳмадӣ Дониш мебинем. Ба иборан дигар, беҳтарин ҳислатҳои реализми адабиёти гузаштани тоҷик дар эҷодиёти Дониш ва пайравони ў таҷассум ёфтаанд.

Адабиётишинос Р. Ҳодизода инк аз намудҳои реализмо дар адабиёти тоҷик ҳаққонӣ ин тавр таҳлил кардааст: «Аҳмадӣ Дониш ба воситаи асарҳои бадӣ, баденю фалсафӣ ва сиёсии бадени ҳуд...дар инишифи **реализми маорифпарварӣ** таъсири бузурге гузошт. Қаҳрамонҳои асарҳои бадени ў (марди аҷами, ҳочин саидҳ.) монанди «Қандиди» Вольтер дар мамлакатҳои гуногун, дар шаронтиҳои гуногуни, гоҳ ба тарзи романтикаи, гоҳ ба равии реалистӣ тасвир шудаанд. Аммо ҳаман онҳо дар пешни тақдири қисмати «илодӣ» очизу нотавон нестанд. Ин қаҳрамонҳо образи «одамони табиӣ», образи шахсоне мебошанд, ки ба қувваи дасту бозу, ба қувван илму дониш ҷараёни зиндагии ҳудро тағъир дода метавонанд. Онҳо дар амалиёти ҳуд эҳтиҷоту талаботи давру замони ҳудро таҷассум қуонидаанд.

Дар фаъолияти адабии Аҳмадӣ Дониш ба вучуд овардани образҳои реалистӣ мардуми меҳнаткаш дар симони Мулло Ҳол ва Шукурбек барои инишифи реализми маорифпарварии он давр роли қалоне бозид. Қаҳрамонҳои Аҳмадӣ Дониш ҳарчанд ба таври мӯҷаз тасвир ёфта бошанд ҳам, аммо дар симон ин қаҳрамонҳо, дар мазмуни ин ҳикояҳо маънои бузурги иҷтимоӣ — қувван аҳли меҳнат ба муқобили зулму истиқомор ва беадолатӣ таҷассум ёфтааст.

Ба ҳамин тарнико, фаъолияти маорифпарварии Аҳмадӣ Дониш ва тамоюлоти реалистии ў ба адабиёти он давр таъсири намоёне расонд. Ба вучуд омадани «Ақоид-ун-иссо», «Савонех-ул-масоник»-и Возех, «Бадоев-ус-саноеъ»-и Шоҳин, бешак, таъсири тамоюлоти реалистии асарҳои адабии фалсафии Аҳмадӣ Дониш буд. Ҳатто дар «Тӯҳфан дустон»-и Шоҳин, ки зоҳирان дар рӯҳи маснавиҳои аҳлокии классики таълиф шудааст, ба дараҷаи зиёде равияни реалистии тасвири зиндагӣ дидо мешавад. Ҳаман ин асарҳо, инҷунии ашъори лирикии шонирони пешкадам, ки аз таъсири сабки ҳиндӣ ва услуби бедилӣ торафт бештар озод мешуд, намунаҳои беҳтарини реализми маорифпарварии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Дар ин асарҳо образҳои мачозӣ ва қиноявӣ, тарзи тасвири рамзиву истиоравӣ гоҳо дидо мешуд, аммо асоси реалистии онҳоро инкор-кардан дар ҳеч сурат мумкун нест<sup>2</sup>.

Реализм ба мағҳуми комилаш дар адабиёти советии тоҷик рав-

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 124.

<sup>2</sup> Ҳодизода Расул. Адабиёти (тоҷик дар инҷаи дуюми аср) XIX Душанбе, 1968, саҳ. 121—122.

иак ёфта, бо нуфузи якдигарии адабиёти халқдои СССР нашъуна-  
мо кард.

Реализми адабиёти асри XIX русро М. Горький реализми тан-  
қидӣ номидаваст.

## РЕАЛИЗМИ ТАНҚИДӢ

Реализми танқидӣ — методи баденест, ки дар рафти инкишофи  
санъати реалистии даврони тосоциалистӣ марҳалан аълотории ши-  
нохта шудааст. Хусусияти асосии реализми танқидӣ ҳамчун як на-  
муни реализми пешқадам дар солҳон 20—30 асри XIX пайдо шу-  
да, дар осори нависандагон-классикони реализм — О. Бальзак  
(Франция), Ч. Диккенс (Англия), Н. В. Гоголь ва Л. Н. Толстой  
(Россия) ва бисъёр дигарон амалӣ гардидааст.

Реализми танқидӣ ҳам воқеяятро амик ва ҳаматарафа тасвир  
карда, бештар чихатҳон манғии ҳаётро ба муҳокимаи танқид мегирад. Ии чунин маъно надорад, ки қаламкашони ин метод нуксу  
иҷлатҳон ҷамъияти ҳудро маҳкум намуда, ҳодисаҳои мусбатро тас-  
вир намекарда бошанд. Онҳо баъзе ҷиҳатҳои мусбати тавлид ёф-  
таистодаро дар замони ҳуд нишон дода, бо ин ба иборан Энгельс  
ба умедҳон «некбинонаи (оптимизми) олами буржуазӣ» зарба ме-  
зананд ва ба мағлубназарни асосҳон соҳти капиталистӣ ишти-  
боҳ меоранд.

Дар дохири ҷамъияти синфҳон антагонистӣ, ки ҳаёт шакли маъ-  
юбу зишт пайдо мекунад, капитализм ба оммаҳон ҳалқ бознавӣ  
ва мусибат оварда, боиси авҷ гирифтани зиддиятҳои иҷтимоӣ дар  
байни муфтиҳуруну одамони пешқадам мешавад. Санъаткорони муз-  
наварфир бо вучуди бо ҷаҳонии замони ҳуд мусаллаҳ будан,  
онидан дураҳшони мамлакат ва миллатро дар қувваҳои истеҳсол-  
кунандан неъматҳон моддӣ дода, танқиди қабоҳату разолатро мақ-  
сади асосии ҳуд қарор медиҳанд.

Реализми танқидӣ — маҳсули эҷодии санъату адабиёти асри  
XIX, дар ҳар мамлакат бо хусусиятҳон хоси ҳуд вусъат ёфтааст.  
Намояндагони маъруфи реализми танқидӣ дар Ғарб француз Оно-  
ре де Бальзак ва англ. Чарльз Диккенс барои ба ин метод ра-  
спидан зинаҳон басе мушкину муражкаби маънавиро тай кардаанд.  
Идеалҳон пешқадамони ини санъаткорон шонистан баҳон мусбати  
Маркс, Энгельс ва ҳамфирони онҳо шудаанд.

Методи реализми танқидӣ маҳсусан дар адабиёти руси асри  
XIX нашъунамо ёфтааст. Ии усули эҷодӣ дар Россия назар ба  
Аврупои Ғарбӣ роли демократитарии бозидаваст, инсабат ба аҳли  
медиат зиёдтар таваҷӯҳ зоҳир карда, роҳу равиши амалиёти таъ-  
рихии қувваҳои эҷодии оиро некбинона равшан соҳтааст. Дар Рос-  
сии подшоҳӣ, ки оммаҳон меҳнаткаш бештар ҷабру ситам мека-  
шиланд, ҷидду ҷаҳди революционӣ ҳам дар ин ҷо зиёдтар зоҳир ме-  
шавад. Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Некрасов, Салты-  
ков-Шедрин ва дигар намояндагони реализми танқидӣ кӯшиш ме-  
намуданд, ки ҳамин адовати оштинопазирӣ ҳалкро ба таҳлил ги-  
ранд. Дар асарҳон онон ҳалқият, идеяники, демократизм, ватан-

дүстүй, инсонпарварӣ ва мубориза барои идеалҳон олни иҷтимоӣ ба ҳам пайваста тасвир ёфтаанд.

Реализми танқидии рус дар асри XIX асосан ду марҳаларо аз сар гузарондааст: давраи дворянӣ ва давраи буржуазӣ-демократии ҳаракати революционии рус.

Ниман дуюми асри XIX дар ҳаёти ҷамъияти бисъер мамлакат-хо бо авҷи гирифтани ҳаракатҳои озодихоӣ ва революционӣ ҳарактернок буд. Дар солҳои 80—90-уми асри XIX дар Россия таълимоти марксистӣ ба таври васеъ инкишоф ёфт. Одамони пешқадами Қазоқистон, Осиёи Миёна, аз ҷумла қаламрави Бухоро чи бевосита ва чӣ ба воситан тарҷумаҳо аз фикрҳои пешқадами сӯханварони бузурги ҳалқи рус Пушкин, Белинский, Л. Толстой, А. Островский, Некрасов, Щедрин ва дигарон ҳабар мебўстанд ва файз мебурданд. Тадриҷан усули эҷодии реализми танқидӣ дар эҷодиёти Абай, Абдулло Туқай, Мирзо Фатҳали Охундов, Собир, Аҳмади Дониш, Мукими, Фурқат ва дигарон сар медарорад.

Бо вучуди тартиботи ваҳшиёнаи соҳт ва системан идоракуни аморати Бухоро одамони пешқадам ва мутараққии кишвар ба ини тарзи ҳаёт диловарона норозӣ ва эътиroz баён намуда, бар зидди амир ва хизматнешагони вай ҳурӯҷ мекарданд. Аҳмади Дониш ҳи сарвари маорифпарварон буд, бо сифатҳон шахсиي доинишман-диаш ва бо ҷуръати фавқулоддан гражданиаш барои бисъер ҷа-вонони замони ҳуд намунаи ибрат гардид. Нуфузи фаъолияти прогрессивин ӯ ба насли нави бедоршуданстодан зиёниёни тоҷик ҳеле бузург буд. Танқиди далеронаи ӯ ва ҳину ҷадоваташ нисбат ба соҳти амири, системан давлатдории амир ва ҷоҳиљии мансабдорони Бухоро ўро сазовори меҳру муҳаббати одамони пешқадам карда буд. Фикру андешаҳои ин олим ва нависандо дар асарҳои ӯ «Наводир-ул-вақоё», «Тарҷуман доли амирони Бухорон шариф» бо унсурҳое, ки ба усули реализми танқидӣ ҳос аст, ҳеле равшан баён гардидаанд. Ӯ ба фаҳмиши он наздик омад, ки факат ҳалқ метавонад соҳти аморатро сарнагун кунад. Таблиғи дўстӣ бо ҳалқи рус, зарурияти аз ҳуд кардани забон ва маданияти пешқадами оғдар «Наводир-ул-вақоё» гояҳои ўро боз ҳам тақвият медиҳа-чунки барои мутаассубони дин ва ҳокимони аморат ҳеч як ҳоди-сан русӣ қабулшаваида набуд.

Дар давраи аввали ҳаёти Айнӣ идеяҳои танқидии Аҳмади Дониш ба ӯ таъсири қалон доштанд. Тадриҷан мухити зиндагии мин-бъдан ӯ ва фикрҳои озодихоию прогрессивӣ шуури иҷтимоии вайро зиёдтар бедор карданд. С. Айнӣ низ дар шеърҳои ҷудогонаш ва маҳсусан дар бъязе бобҳои насрин китоби дарсиаш «Таҳ-зиб-ус-сибъён» то ба дарачаҳои реализми танқидӣ омада расида-аст. Унсурҳон реализми танқидӣ ба мароми маорифпарварӣ дар эҷодиёти Шамсиддин Шоҳин, Ҳайрат ва Тошҳоҷаи Асири ҳеле пешравӣ доранд.

Хуносан қалом, асосан адабиёти прогрессивӣ ва революционии руси асри XIX ва ибтидои асри XX якҷоя бо реализми классикий бонси пайдоиши методи нав — методи реализми социалистӣ дар сарзамини Россия гардидаанд.

Пеш аз он, ки ба омӯхтани хусусияту принцип-Модернизм — методи ҳои методи реализми социалистӣ гузарем, бояд адабиёти буржуазӣ донем, ки ин метод дар мубориза бо қадом усулу ҷараёнҳо голиб омада, аҳамияти оламшумул пайдо кардааст. Донистани ақидаҳои душманони методи реализми социалистӣ ба-рон дарки амиқтару ҳаматарафаи методи адабиёти советӣ, ки он революционитарин ва пешқадамтарини адабиёти ҷаҳон аст, хеле кӯмак мерасонад.

Мафкурабардорони буржуазӣ ба мавқеъҳои аввалию азалии методи реализми социалистӣ ҳуҷум оварда, модернизмро ҳамчун методи нахи санъату адабиёти замони ҳозира ба он мӯкобил гузаштаанд. Онҳо се хусусияти асосии методи реализми социалистӣ — инъикоси реалистии **вокеяят**, тасвири **вокеяят** аз нуктани назари социализм ва ниҳоят, алоқаи чунин тасвир бо ҷаҳонбии марксизм-ленинизмро никор намуда, бо ин татбиқи методи бадени адабиёти советиро аз осори нависандагони мо ҷудо карданӣ мешаванд. Таълимоти марксистӣ-ленини, партиявияти коммунистӣ боиси кувваи ҳаётбахши асарҳои санъаткорони реализми социалистӣ шуда, ба ҳар гуна ҳамлаҳои бемантиқонан модернисту ревизионистҳо зарбаҳои ҷонкоҳ мезанад.

Модернизм ба маънои лугавиаш айнан бо қалимаҳои «навоварӣ» ва «ҳозирзамонӣ» дар санъат фахмонидар мешавад. Тарапдорони ин метод онро ба мағҳуми истилоҳиаш ҳамчун «услуби қатъияти нав» ба реализмҳои мавҷуда мӯкобил гузашта, «реализми нав» («неореализм») «реализми бехудуд» ва ё «реализми сеом» (бъди «реализми тақиӣ» ва «реализми социалистӣ») номиданд. Лекин ин гуна тафсир бе асос аст, зоро ки таракқиёти таърихи санъату адабиёти имазмуни дигари истилоҳи «модернизм»-ро ошкор менамояд. Таҳлилу тадқики ҷиддӣ нишон медиҳад, ки, баръакс, ин метод бо доирани вокеяяти аз байирафта ва ҳодисаҳои қадиму кӯхнашудаи декадентӣ (афтодарӯҳӣ) дар санъат бештар вобастагӣ дорад.

Модернизм ба таври конунӣ дар процесси таҳazzули маданияти бадени буржуазӣ пайдо шуда, вай ҳамчун оқибати давраи империализм конунӣ ба вучуд омад. Дар давоми муборизаи дуру дароз ва тундутези империализм ва революцияҳои пролетарӣ, санъати демократӣ ва социалистӣ хеле кувва ҷамъ карда ба модернизм ҷун ба санъати афтодарӯҳона мӯкобил истода тавонист. Ба муносабати аз даврони капитализм ба социализм гузаштани ҷамъияти инсонӣ роли пешқадамии модернизм аз байи рафт.

Дар таърихи муборизаи деринан байни реализм ва модернизм кувваҳои гуногуни илму адабиёт иштирок доштанд ва доранд. Ҳанӯз классикони социализми илмӣ К. Маркс ва Ф. Энгельс борҳо таъқид кардаанд, ки дар масъалай иавовариҳои соҳта қорона ҳушъёр будан лозим. Онҳо зарурияти назари тақиӣ доштанро на факат нисбат ба маданияти «кӯҳнӣ» буржуазӣ, балки инчунин ба «навоварию дигаргунсозиҳои» илму санъати буржуазӣ ба мисли модернизм ва ҷараёнҳои он, борҳо таъқид намудаанд. Энгельс навишта буд, ки охир, ҳудро ҳомин мазлумон нишон до-

да, бо хар як «изм» таълимоте сохтан онд ба тартиботи разилонан капиталистӣ хеле осон аст! Ба ҳама маълум аст, ки В. И. Ленин санъати модернистии асри XX-ро «ҳарзагуни комил» номида буд. «Ман асарҳои экспрессионизм, футуризм, кубизм ва дигар «изм»-ҳоро,— гуфта буд ў ба Клара Цеткин,— бадей гуфта наметавонам. Ман онҳоро намефаҳмам. Ман аз онҳо ягон хушнудӣ ҳосил намекунам»<sup>1</sup>.

Хомиёни модернизм (мунаққиди машҳури Америка Ирвинг Хаува дигарон) онро авчи тараққии реализм дониста, аз ҷиҳати тасвири бадеяят ва ҳодисаҳон революционӣ ягона ҷаравӣ таваҷҷӯҳ-пазирӣ маданияти асри XX пеш меронанд. Ин чӣ методест, чӣ гуна хусусиятҳо дорад ва дар санъату адабиётӣ мусоир чӣ роль мебозад?

Модернизм чун акси амали реализм умуман ва методи реализми социалистӣ маҳсусан дар адабиёт буржуазӣ васеъ ҷаравӣ дорад. Модернизм бо усулу равияҳои гуногун: символизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм, абстракционизм, шоизм (мақтаби «романи наў»), экзистенциализм ва ғайра зидди адабиёту санъати реалистии асри XX панча давонда истодааст. Ин равияю ҷаравӣҳо ба фарқияти ҷудогонаашон нигоҳ ишкарда, ба як хусусияти умумӣ соҳибанд: принципҳои материалистиро дар эстетика, ҳақиқатнигориро дар эҷодиёти бадей инкор мекунанд, вазифаи идеявӣ ва маърифатдиҳии санъатро рад намуда, нисбат ба анъанаҳои бадени классикон безътиной доранд.

Бояд гуфт, ки хусусияти программаи ҳамаи равияҳон модернистӣ таҳтиф (вайрон) карданӣ мазмунӣ реалии мағҳумҳои асосии таъриҳӣ ва назарии санъату адабиёт мебошад. Онҳо чунин мағҳумҳои мӯкаддаси санъату адабиёт, монанди «реализм», «ҳақиқат», «гуманизм», «навовари», «анъана», «ҳозирзамонӣ» ва монанди инҳоро қатъиян бидуни аҳамият мегузоранд. Барон назарияшиносони «модернизм» адабиёти асри XX аз як гурӯҳи ҳурди нависандагон иборат аст. Пруст, Джойс, Кафка, Альбер Камю ва бъазе дигарон санъаткорони ҳақиқии ҳозирзамонӣ будаанд. Дигарон гӯё рӯҳи даврро тасвир карда наметавонистаанд. Вакто ки симони бадени бузургони мусоирро ба хотир меорем, номи суханварони беназир монанди Максим Горький, Ромен Роллан, Томас Мани, Генрих Мани, Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Шон О'кейси, Герберт Уэллс, Роже Марте дю Гара, Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Константин Федин, Леонид Леонов пеш аз ҳама ба забон меояд. Бо ёди номи ин суханварон ва осори онон маҳдудияти принципу ақидаҳои нодурусти модернистҳо равшан мегардад.

Агар савол ба миён ояд, ки дар ҳар ҳол фарқи байни реализма ва модернизма дар чист? Дар масъалаи шаклу мазмун чӣ гуна рафтордоранд? Меъери муайянкунандай ин ҳар ду методҳои бо ик-дигар муборизабаранд дар чист?

Чавоб бояд ин тарик бошад. Аз он чо ки реализм одам, шахро бо тамоми бонгарии муносабатҳои иҷтимони ў мебинад, модернизм ҷамъиятро тӯдаю издиҳоме медонад, ки аз шахсони ҷудогони ала-

<sup>1</sup> Ленин В. И. О литературе и искусстве, М., 1960, стр. 660.

му озордида иборат аст. Санъаткори реалист ҳаётин вокеюро дар пешравини харакати таърихӣ мебинад; барон модернист ҳаёт аз таърихи берун, бехаракат ва дар як нуқта шахшудамонда аст. Реализм айбу ишлати юдамиро натиҷаи нуқсони муносибатҳои ҷамъияти медонад; модернизм бошад ин ҳамаро хосияти табииати одам гӯён, чунин мешуморад, ки он гӯё бартарафшавандар нест. Санъаткори реалист барон ифодан мазмунни муайян ҳар бор шакли мувофиқе мечӯяд; барон модернист шакл назар ба мазмун мавқеи асосири ишғол менамояд. Ин гуна фактҳои фарқкунандаро бисъёр овардан мумкин аст.

Ба ҳамин тарик, бар акси реализм усули адабиёти модернизм ба мукобили одам равона карда шудааст, ба одам рӯҳи инглизизм — инкоркуниш ва маъюсию ноумедиро талқин менамояд. Ба ин рафтуту равиш давом ёфтани адабиёти буржуазӣ махсусан дар айни замон бедарак нест. Худи табииати соҳти буржуазӣ ва қонунияти иҷтимоии мамлакатҳои капиталистӣ ягон орзуз омоли наҷибонаеरо пешбинӣ намекунад ва барон ин ё он фард-индивидуум мубориза намебарад ва аз фардон ў мурҷдае расонда наметавонад. Нијат ва идеали одамони ҷамъияти синифӣ (махсусан аз синифи доро) хеле иҷоза аст. Ягона мақсади онҳо — бизнес, савдогарӣ, бой шудан, бо қадом роҳе набошад сарват ҷамъ кардан ва гуломи «шайтони зард» будан аст.

Ҳозир ин бемории модернизм дар мамлакатҳои капиталистӣ махсусан дар жаҳони роман сироят карда истодааст. Романҳои модернистӣ одамро яқаву танҳо, нотавон ва ноумед тасвир меқунанд. Ин аст, ки ҳусусиятҳои эпикӣ образ ва алоқан ў бо мухити вожеӣ, муносибати қаҳрамон бо зиндагӣ ва ҷадали ў дар процесси задухӯрди пешравӣ ҳақирона ба қалам меояд. Вале муюсири мо, ки дар кӯшиши дарк кардани оламу қонунияти нишишофи асрори илму техника ва замину коннот аст, ба романни реалистӣ мӯхтоҷ аст.

Модернизм — махсуси даврони империализм мебошад ва он дар ҳоли ҳозир махсусан бӯхрони (кризиси) санъату эстетика ва ҳизмати ҷаҳонбинии буржуазиро ба худ ҷамъ овардааст. Модернизмро бо мағҳуми ҳозирзамонии санъату адабиёт ҳеч омехтан нашояд. Яке аз намудҳои модернизм **ташизм** (калимаи франсавӣ *fâché* — дор) аз таназзул ва ҳаробшавии санъати буржуазӣ шаҳодат медиҳад.

Дар арсан санъату адабиёти умумиҷаҳонӣ дар айни замон дар байни ду методи адабӣ — реализми социалистӣ ва модернизм, ки зидди ҳар гуна реализм аст, задухӯрди ҷиддӣ давом дорад.

## МЕТОДИ РЕАЛИЗМИ СОЦИАЛИСТИЯ

Таърифи методи  
реализми социалистӣ

Реализми социалистӣ — методи (усули) асоси салъату адабиёти советӣ ва санъату адабиёти пешқадами ҷаҳон аст, ки муборизан ҳалқҳоро баҳри социализм инъикос карда, бо нерӯи сухани бадей дар ин задухӯрд иштирок мекунад. Реализми социалистӣ ҳамчун методи ба-

дэй — мархалан нави тарақкын маданияти халқдо буда, ходисахон нави хаёти воқеиро дар партави идеалхон коммунизм хақоний инькос менамояд.

**Реализми социалистій ба тақозон замони таърихӣ дар асоси пешравин маданияти демократӣ ва социалистии аспи XIX ва ибтидои аспи XX дар муҳити чамъияти синфи пайдо шуда инкишоф мейбад.**

Асосхон назарии реализми социалистій ҳанӯз пеш аз ғалабан революцияи Октябрь дар Россия, дар осори асосгузорони марксизм-ленинизм мутолиаю баррасӣ ёфт. Маркс ва Энгельс доир ба ояндан дурахшони адабиёти пролетариати навишта буданд, ки дар он «пайвастагии комилли амиқияти идеяни бузург, мазмуни таърихи идроишида ... бо ҷоннокию маъмулни шекспирий»<sup>1</sup> баҳам ҳоҳанд смад. Ленин дар мақолаи машҳураш «Ташкилоти партияи ва адабиёти партияи» (1905) доир ба моҳияту маъно ва асосхон таърихи пайдоиши усули нави бадеи навишта буд: «Ин адабиёт адабиёти озоде мешавад, ки ҳар сухани навтарини афкори революционни инсониятро бо таҷриба ва кори ҷонники пролетариати социалистій тақмил медиҳад ва дар байни таҷрибай гузашта (социализми илмӣ, ки инкишофи социализмо аз шаклҳон оддии утопистии вай сар карда, ба охир расондааст) ва таҷрибай замони ҳозира (муборизан ҳозираи рафикони коргар) баҳам таъсиррасонии доимӣ ба вучуд меоварад»<sup>2</sup>.

Озодии санъаткор, ки бо озодии комилли иродан ў пайвастааст, бе идрои мавқеи сиёсии баденаш вучуд дошта наметавонад. Метод дар айни замон меъбру мизони ҳамин ақидаю барноман қаламкаш аст.

Назарияи ленинии инькос ҳусусиятҳон диалектикани тасвири воқеиятро дар санъат ва адабиёт пурра равшан месозад. «Дар фикри инсон,— навиштааст Ленин,— инькос ёфтани табиатро «бе ҷон» не, бе ҳаракат не, бе зидди ят не, балки дар процесси аబадии ҳаракат, пайдошавии зиддиятҳо ва ҳалшавии онҳо фахмидан лозим аст»<sup>3</sup>.

Назар ба реализми давраҳон гузаштаю ҳозира сифатан нав будани адабиёти реализми социалистій пеш аз ҳама дар он аст, ки воқеят ва тақдиру таърихи меҳнаткашон аз мавқеи социализм, «аз нуқтаи назари ҷаҳонфаҳмии марксизм ва шароитҳои ҳаёту муборизан пролетариат дар давран диктатуран вай» (Ленин) инькос мейбад. Навоварии ин метод дар нишон додани роли фаъоли оммаҳон ҳалқ дар тараққии чамъият буда, комилан ба принципҳои таърихи азnav оғаридани зиндагӣ ҷавоб медиҳад. Адабиёти реализми социалистій ба туфайли сар фурӯ бурдан ба умки олами ботинӣ ва рӯдияни оғарандагони незъматҳои ҳаёт сифатҳои ҳаётбахшӣ пайдо қардааст. Адабиёти реализми социалистій бо қувваю кудрати илҳомдиҳондааш ба навсозии ҷаҳон ва инсон, ба иҷрои орзӯю ҳаваси одам боварӣ мебахшад. Танҳо адабиёти реализми

<sup>1</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве, т. I. М., 1957, стр. 29.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 10, саҳ. 36.

<sup>3</sup> Ленин В. И. Асарҳо, ч. 38, саҳ. 195.

социалистій ҳамчун марҳалан сифатан нав дар инишиофі санъати конкретті-таърихій өнекеятиро дар тараккіеті революциониаш ба таҳлил гирифта, қодир аст, ки чиҳатхон нави рұзгор, рұхи қаҳрамонии замон ва корнамоиҳон беназири халқро акс намояд.

Ақидае, ки реализми гузашта факат танқид мекарду ҳеч чизро тасдиқ намекард ё чүнин фикр, ки реализми социалистій факат тасдиқ мекунада ҳеч чизро танқид намекунад — нұктан назарі ҳато ва яктараға аст. Дурусташ ин, ки реализми гузашта, ки асан тарафхон торики ғамъияти қадимро танқид мекард, идеалхон пешкадам низ дошт, аммо реализми социалистій баробари танқиди күхнеколаҳон ғамъияти синфи ға танқиди норасою камбудихон ҳаёті имрұзан мө, нурхон дурахшони ғамъияти навро, ки ба сүи коммунизм равон аст, мұйтакидона тасдиқ менамояд.

Ревизионистхо санъату адабиёттөрд аз сиёсат чудо мекунанд; он-хо роль ва ахамияти ғаҳонфаҳмнің методи әздіро умуман инкор карда, реализмро ға вазифаҳын қозирзамон ва равняхын идеяны ғамъияти алоқида ва мұстакил амалкунанда мепниндоранд. Дар мұбориза бар зидди ҳар гуна «изм»хон сохтаи ревизионизм, модернизм ва шохчаҳон он экзистенциализм, фрейдизм, кубизм ва ғайра КПСС партияияти коммунистии санъатро дар мадді аввал мегузорад. Мұқтадирии реализми социалистій ва партияияти он таихо дар ғақиқатнігірін таърихиаш набуда, иичуин дар мусоидату мұвоғиқатин он ба мәнтиқи ҳаёт ва диалектикаи тараккіи вай мебошад; Реализми социалистій ғақиқати зиндагиро, ҳамчун қонуну қоюда, дар шаклхон ҳуди ҳаёт ё дар шаклхон шартие (рамз, муболига, масал, фантастика ва м. и.), ки ба мәнтиқи он ҳарғыз зид нест, меофарад.

Ин аңызаҳон реализми социалистій аз реализми классикій ибтидо гирифта, дар хислатхон реалии образи одамои нави советті — Григорий Мелехов, Корчагин, Давыдов, Едгор, Шодій, Пұлод Қодиров, Нуралій, Сафар Одинаев, Давлат Сафоев, Олег Кошевой, Журбінхі, Қодирпахлавон, Глеб Чумалов, Воропаев, Никитин ва Васильев, Едігей, бинокорони Нораку Евон, КАМАЗ-у БАМ, Бешкенту Рогун ва дигарон вусъат ва тақассум ёфтаанд.

Концепциян нави шахс ғавхары системан эстетикии методи реализми социалистій әзтироф шудааст. Махз образдан осори нави сандагони советті идеали эстетикии адабиёттөр, ки бо ғақиқати озодихоҳни пролетариати ғаҳон ва идеалхон сиёсии социализм вобастааст, дар ғуд тақассум менамоянд. Ҳангоме, ки Горький мегүяд: «...нисон — оғаранда ва хочаи олам аст ва масъулніят барон ҳамаи нұксони руи замин айнан ба ҳамон тарз, ки шаъну шараф барон ҳамаи ҳұсну зебони он ба зиммаи үст»<sup>1</sup>, тарбияи хонандагонро дар муносибати қаҳрамоній ва диловарй доштан иисбат ба өнекеят мадді назар дорад.

Рұхи ғанғоваронаи адабиётті советиро партияияти ғаҳқият ға синфияти методи реализми социалистій таъмни мекунад. Методи реализми социалистій, ки чүн методи бадени марҳалан нави тараккіи адабиётті ғаҳон системан мавхуми (абстракти) донишқо нест,

<sup>1</sup> «Неделя», 1966, № 37.

балки ҳамчун инъикоси конунни ходисаҳои тозан зиндагӣ ба вуҷуд омадааст. Ин усули адабӣ, ки дар процесси талоши чиддии меҳнату капитал ва забона задани алангари революцияҳо тавлид шуда инкишоф ёфтааст, бедарак ақлу заковати адабони пешкадами чаҳонро фаро нагирифтааст. Санъати пролетарӣ-социалистӣ таърихи тӯлонӣ дорад ва аввалин пайдонши он ба хурӯҷҳои нахустини ҳаракатҳои коргарӣ вобастааст.

Решаҳои таърихии инкишофи мавзӯи синфи коргар, ба таҷҷасуми пайдонши санъати социалистӣ бадени образи пролетариат ва инъикоси муборизаи революционии ў дар адабиёт хеле аҳамият додаанд. Моҳияти таълимоти адабию танқидии Маркс ва Энгельс талқин менамояд, ки дар адабиёти пролетарӣ бояд ҷаҳонбииши социалистӣ бо санъати реализм<sup>1</sup> бо ҳам узван пайваста бошанд.

Аз ҳамин иуқтани назар ҳам драман фоҷиавии Лассаль саҳт танқид ёфта буд. Лассаль, ки ба мақсади эҷод намудани нахустин трагедияни пролетарии революционӣ асари «Франц фон Зикинген»-ро навишт, дар инроҳ ҷандон муваффакият пайдо накард. Маркс ва Энгельс дар мактубҳои худ ба Лассаль нишон доданд, ки ҳатои драматург дар инъикоси ҷаиги деҳқонони Германия дар ҳамин, юн ў иштироки табакаи сипоҳони хурдро назар ба зиддиҳои деҳқонон ва меҳнаткашон баланд гузаштааст. Бо ин ҳоҳу ноҳоҳ Лассаль роли оммаҳон ҳалқро дар таъриҳ, ҳатто дар ҳаракату амалиёти революционии худи ў, паст кардааст. Ин ҳама нишон медиҳад, ки аввалин драман реализми пролетарӣ дар он замон бемуваффакият баромад. Насри пролетарӣ низ бо очерки ҳаҷвӣ ва рисолан Георг Веерт маҳдуд гардид. Ҳамаи ин заруратеро ба вуҷуд меовард, ки барои пайдонши адабиёти ояндан пролетарӣ ва муайян кардани вазифаҳои таърихии он ҷиддӣ шуғл карда шавад.

Назми пролетарии революционӣ пешгузаштан бевоситан реализми социалистӣ ба шумор меравад. Вай асарҳон гениалӣ ба вуҷуд овардааст, монаиди «Интернационал»<sup>1</sup>, ки он гимни ҳаракати коммунистии коргарии ҷаҳонӣ гардид. Назми Коммуниан Париж пур аз ҳаҷтиросу ҳаҷсости революционии оммаҳон меҳнаткашон мебошад.

То ба он лаҳзан таърихи умумиҷаҳонӣ, ки коммунарҳон Париж байроқи диктатураи пролетариатро баланд бардоштанд ва «Интернационал» эҷод гардид, адабиёти ҷаҳон дар соҳаи санъати реализм таҷрибаи бузурги бадӣ пайдо кард. Реализми классикий, аз ҷумла реализми танқидӣ, ба тавлиди методи реализми социалистӣ омиле гардид. Барои решо давондани ғояҳои социалистӣ дар адабиёти ҷаҳон муборизаи санъаткорони пешкадами гузашта бар зидди ҳамаи он ҷизе, ки берун аз аҳлоқу одоби одамӣ ва ғайри

<sup>1</sup> «Интернационал» — гимни байналхалқии пролетаријист; матни овард Э. Потье оҳангашро П. Дегейстер эҷод намудаанд. Матни русиаш аз онни А. Я. Коц буда, дар соли 1902 чон шудааст. «Интернационал» аз соли 1917 Гимни давлати Советӣ буд. Баъд аз қабул шудани Гимни наин давлатни Иттифоқи Советӣ дар соли 1944, вай ҳамчун гимни Партии Коммунистии Иттифоқи Советӣ бокӣ монд.

инсондүстнүү адолатпаастай буд, низ роли муйян бозидааст. Дар чамъяни синфи танкыди тарафхон тираю тори ҳаёт күшиши дигаргүн сохтани чаңонро талкын намуда, идеяни озодий, баробарни бародариро, ки оммахон мөхнаткашон солжон сол орзү доштанд, ба таври қатый ба миён инход.

Дар ин маврид ба ёд овардани таълимоти В. И. Ленин онд ба амал карданни ду маданият дар чамъяни синфи аз фонда холи нест. Коргару дехкон ва ахли мөхнате, ки дар шаронтхон чамъяни буржуазий умр ба сар мебаранд, ба таври ногузир идеологияни демократий ва социалистиро иникишоф медиҳанд. Асархон намоёни адабиети ҷаҳон бо вучуди аз таъсири идеологияю маданияти синифхон ҳукмрон озод набудаи, то як андоза унсурхон идеология ва орзү омоли оммахон ҳалкро дар бар кардаанд.

Дар охири асли XIX ва ибтидай асли XX проблемаи социализм ва синфи коргар диккати бисъёр нависандагони барчастан реалисти Аврупои гарбирио ба худ зиёдтар қашид. Дар баробари иникишофи ҳаракати социалисти дар як катор мамлакатхон Аврупо процесси наздикшавии санъати реалистий ва идеалдон социализм оғоз ёфт. Дар Аврупою Америка нависандагони гуногунакида дар чунин як мавқеъ ҳамфиро гардидаанд, ки санъату адабиётро дар ин марҳалан зиндагӣ ва задухӯрдҳои бошиддати синфи фақат социализм нав қунонида метавонад. Эмиль Золя, Генрих Ибсен, Анатоль Франс, Джек Лондон, Бернард Шоу ва Герберт Уэлльс, немис Роберт Швейхель, француздо Люсьен Декава ва Виктор Маргерит дар боран ҷангӣ бузурги дехконон, дар боран Коммуни Париж, дар боран синфи коргар ва идеядон социализм роман ва эпопеяҳо навишта, фикру андешаҳои солим пеш рондаанд. Ромен Роллан, ки ба монанди Л. Н. Толстой нисбат ба худ ва санъату адабиёт серталаб ва поквичдон буд, дар соли 1895 рӯйрост эътироф карда навишта буд: «Идеядон социализм бар ҳилофи иродай ҳоҳиши ман, бар ҳилофи таваҷҷӯҳ надоштанам ба он, бар ҳилофи ҳудпишандии ман, ба мағзи чисму ҷонам дохил шуда истодаанд. Ман дар ҳусуси онҳо фикр кардан намехоҳам, vale онҳо ҳар рӯз ба дили ман ҷо гирифта истодаанд»<sup>1</sup>.

Албатта, ин тақозон замон буд. Аммо процесси мавқеъ ишғол карданни идеяҳои социализм дар санъату адабиёт чандон осон на буд. Мо ҳоло ба тарзу усул ва шаклҳои роҳ ёфтани методи реализми социалистий ба эҷодиети бисъёр суханварони ин давр таваққуф иамекунем. Вале қобили қайд аст, ки Ф. Энгельс ҳанӯз дар эҷодиети нависандагони асли XIX Жорж Санд, Эжен Сю, Чарлз Диккенс ва балъзеи дигар наздикшавии адабиётро ба ҳаёти ҳалқ қайд кардааст. Ӯ бо ҳушируд гуфтааст, ки «ҷои қаҳрамонони сорбик — шоҳу шоҳзодагонро акинун камбағалон ва ахли мөхнат ишғол карда истодаанд»<sup>2</sup>.

Дар ҳакикат дар даҳсолаҳои охири асли XIX реализм ва мазмун муборизан революционии синфи коргар бой мегардад. Эмиль Золя дар романни худ «Англишткашон» (1885), Гауптман дар романни худ «Боғандагон» (1892) аҳамият ва тезутундии ни-

<sup>1</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве, т. I, стр. 485.

зон асосин аспи XIX-ро ки он низси байни меҳнату капитал буд, нишон додаанд. Онҳо ба муборизан революционни пролетариат муроҷиат карда, дар айни замон ба эътирози ў ҳамроҳ шудаанд ва ҷидду ҷаҳди вайро бар зидди шароитҳон саҳти зиндагӣ таҳсину тақдир намудаанд.

Бояд қайд кард, ки чи дар эҷодиёти нависандагони мазкур ва чи дар асарҳои нависандан Бельгия Камиль Лемонье (романи ў «Завод»), ки мо бо образҳои металлистҳо шинос мешавем, иничунин дар романни нависандан рус Александр Иванович Куприн («Молох»), дар драмаҳои нависандан Норвегия Генрик Ибсен ва дигарон бо вучуди ба ҳаёти меҳнаткаш ва қувваҳои истеҳсолкунанда сарфаҳм рафтани онон, амиқ дарк карданӣ роҳҳои социализм, коммунизми илмӣ ва таълимоти Маркс ва Энгельс мушоҳида намешавад.

Ромен Роллан бо заковатмандии бузурги суханварӣ фзиёбӣ ва инкиrozи санъату адабиёти буржуазиро пай бурда, ба ақидае омадааст, ки санъат тамоман барбод наҳоҳад рафт, «яке хомӯш шавад, — мегӯяд ў, — дигаре бармеафрӯзад». У дар кори пайдоши санъату адабиёти нав бо завқи том ҳуд низ хеле хизмат кардааст. Дар шаклҳои гуногуни ва бо дараҷаҳон муайянни боварӣ барои ба вучуд омадани санъату адабиёти нави реалистӣ дар миқъёси ҷаҳон бисъёр устодони заковатманди романтизму реализми танқидӣ ва натурализми Аврупо ва Россия — аз Байрон сар карда то Эзэля, нависандою шоирони пролетарии аспи XIX Георг Веерт, Эжен Потье, Уильям Моррис, сонӣ, Бернард Шоу, Анатоль Франс, Джек Лондон, Верхарн, Лу Синь, дар Россия А. Пушкин, Н. Гоголь, И. Тургенев, Н. Некрасов, А. Островский, Л. Толстой, В. Белинский, Н. Чернышевский, Г. Короленко, А. Чехов, аз рассомон — К. Брюллов, В. Перов, И. Репин, В. Суриков, В. Серов ва дигарон иштирок доштанд. Онҳо нисбат ба тақдирни меҳнаткаш самимона завқ зэҳир карда, саҳифаҳои ҷолибе доир ба зисту зиндагии онон ба қалам оварда бошанд ҳам, вале умдаз масъала — вазифаи таърихии синфи нахи революциониро ба қуллӣ ва амиқ фахмида натавонистаанд.

Чунон ки Маркс ва Энгельс асосҳои назарии  
*Асосҳои назарии эстетикан марксистиро юр карда баромада-реализми социалистӣ* анд, онҳо дар кори тарбияи адабони рӯҳи революционни марксистӣ дошта аз байни синфи коргар ва барои ҳамроҳшавии бехтарии намояндагони пешкадами интеллигенцияи буржуазӣ бо идеяҳои социализм низ хизмати намоён кардаанд. Муборизаero, ки дар роҳи принципҳои реализм ва социализм пеш сар шуда буд, баъд аз вафоти К. Маркс ва Ф. Энгельс, мунакқидҳои марксист Георгий Валентинович Плеханов, Франц Меринг, Поль Лафарт, Владимир Ильич Ленин, Анатолий Васильевич Луначарский ва баъзе дигарон давом медиҳанд.

Танқиди марксистӣ соҳаҳои гуногуни маданияти охири асрҳо XIX ва ибтидои аспи XX-ро дар бар карда, ба ҳамаи ҷиҳатҳои ҷараёнҳои санъати буржуазии реакционӣ ва демократию социа-

<sup>1</sup> Роллан Р. Собр. соч., т. I М., 1954, стр. 7.

листи даҳл мекард. Чуноне ки дар боло қайд гардид, Ф. Энгельс дар мактубхояш ба Маргарет Гаркнесс ва Минна Каутская дар таҳлили рӯманҳои оном оид ба мавзӯи синфи коргар, масъалаи реализмо комилан равшан менамояд. У реализми Бальзакро аз реализми Золя баландтар гузашта, унсурҳои натурализмо дар романҳои Золя таҳкид мекунад. Ләфарг, Плеҳанов ва Меринг решоҳои синфи натурализмо аз ҷиҳати назария ва таҷрибани бадӣ таҳлил карда, ин усулро аз муносибатҳои ҷамъияти дур донистаанд. Завқу ҳаваси одами ҷамъияти, — меѓӯяд Г. В. Плеҳанов, — факат дар соҳан физиология ва патология<sup>1</sup> маҳдуд монда наметавонад.<sup>2</sup> Ба ҳамин маром тарсу бими баъзе ҳависандагон аз шиддати муборизаҳои революционӣ аз субъективизм дар санъат ҳамчун факти бемарии сирояткунанд махкам карда мешавад.

Меринг масъалаи муносибати пролетариат ва революцияро ба мероси классики ба таври васеъ ба миён мегузорад. Меринг эҷодиёти Лессинг, Гёте, Гейне ё ва Шиллерро аз ҳучуму таҳкиди таҳкиромезонаи мунакқидони буржуазӣ муҳофизат мекунад. Вале яке аз камбузҳои Меринг ҳамия буд, ки ў дар зери таъсири эстетикан файласуфи идеалисти немис Иммануил Кант ба масъалаи синфи яти ва партиявияти санъату назм ва дар муҳиту ҷамъияти буржуазӣ тараққӣ ёфтани адабиёти пролетарӣ иштибӯҳ доштанашро пинҳон намедорад.

Плеҳанов аввалии шуда барон ба вучуд овардани адабиёти пролетарӣ дар Россия ва бо муборизаи синфи коргар алоқаманд намудани он даъват кардааст. Дар соли 1885 ў дар маколаи «Ду сухан ба ҳонандагони коргар», ки барон нашри маҷмӯаи «Сурудҳои меҳнат» навишта шуда буд, ба пролетариат муроҷиат карда навишта буд: «Бояд шумо назми худ, суруди худ ва ашъори мудро дошта бошад. Бояд шумо ифодан ғаму андӯҳи худ, орзӯю умедин ва саъю кӯшиши худро дар онҳо чуста ёбед». Сойӣ, Плеҳанов дар бораи бӯварии катъии синфи коргар ба ояндан бузург сухан ронда, фикрашро ин тавр ба анҷом мерасонад: «Ин бӯварӣ ҷонҷунин дар назми шумо аюс мёбад: вай сурудҳон шуморо ҳамчун даъвати ғалабани озодии умумӣ, баробарии ҳақиқӣ ва бародарии пок баланд, тавони ва пурификор мегардонад»<sup>3</sup>.

Дар ин замон бисъёр саволҳо ба миён меомаданд, ки оё то ғалабани революции пролетарӣ, дар шаронти капитализм санъати наъ, адабиёти наъ пайдо шуда метавониста бошад? Ва агар пайдо шавад, он чӣ хел мешуда бошад? Ҳуди ходимони аввалини адабиёти пролетарӣ дар имкониятҳои бомуваффақият нишишоф ёфтани он дар рағти муборизаи революционии синфи коргар бо капитализм шубҳа индоштанд. Нахустин шоири пролетарии немис Георг Веерт бӯварии комил изҳор карда туфтгааст:

<sup>1</sup> Физиология ва патология — соҳаҳои ҳамии тиб, ки бо вазъияти сиҳатни бемарии ҷоншизи зандагӣ шугӯл доранд.

<sup>2</sup> Плеҳанов Г. В. Искусство и литература. М., 1948, стр. 191.

<sup>3</sup> Плеҳанов Г. В. Ҳамонҷо, саҳ. 486.

«Халқ метавонад ба оламиён адабиёти нав ва санъати нави та-  
воное пешкаш намояд». Чунин фикрхо дар байни чартистдо ва  
коммунархон Париж ҳам мушохид мешуданд. Вале дар охири  
асри XIX ва интидоди асри XX дар байни ходимони социалистин  
социалистин Аврупой гарбӣ фикре ба миён меомад, ки он пай-  
доишту тараккии адабиёти социалистиро дар давраи то галабаи  
революцияи пролетарӣ дар зери шубҳа мемонд.

Лафагт, Меринг, ревизионист Г. Лукач, оппортунистон Вен-  
дервельде ва Троцкий, каме дертар Плеханов ҳам дар ни масъ-  
ала ба саҳву хатоҳо роҳ доданд.

В. И. Ленин дар маколаи программавии худ «Ташкилоти  
партияйӣ ва адабиёти партияйӣ» ва дар асаҳояш «Партияи  
социалистӣ ва инклибиони белартияйӣ», «Материализм ва эм-  
пирокритицизм» масъалан онд ба санъату адабиёти нави про-  
летариро ҳаматарафа мусбат ҳал намуд. Ленин фаъолияту му-  
боризан синфи коргар ва партияи онро факат бо соҳаи иктисо-  
ду сиёsat маҳдуд накард. Ӯ аз звони фаъолияти худ ба масъа-  
лаҳон маданият, санъат ва адабиёт ҳам мароқу рағбат зоҳир  
намудааст.

В. И. Ленин тараккии беназири адабиёти руси асри XIX ва  
аҳамияти умумиҷаонии онро аз таъсири илму дониши пешка-  
дами чамъияти инсонӣ ва ҳаракати озодиҳоҳӣ донистааст. Пур-  
мазмунину идеяникуни адабиёти рус, алҷоҳаи вай бо ҳаракати озо-  
диҳоҳӣ, равияни тақиҷии он нисбат ба соҳти зиндағонии чамъияти  
мулкпарастӣ ва гайра ба Ленин имконият доданд, ки ӯ образҳои  
эҷодиёти нависандагони русро дар муборизан ҷиддии худ барои  
манғнати синфи коргару дехкан ва тантанаи социализм вазеъ  
истифода барад.

Ба В. И. Ленин мұяссар шуд, ки робитай санъату адабиётро  
бо ҳаётине вожей, бҶ революцияи социалистӣ пойдор намояд; ӯ  
тавонист, ки нависандаро бо оммаи меҳнаткашон, бо идеали  
онҳо, бо муборизан синфи коргар, ки кувваи пешкадамтарини  
чамъият аст, наzdik намояд, шиорҳон бардуруғи буржуазиро  
онд ба озодин эҷодиёти, истиколияти нависандадар чамъият  
ва гайра то охир фош кунад. В. И. Ленин дар маколаи таъри-  
хиаш «Ташкилоти партияйӣ ва адабиёти партияйӣ» нишон до-  
дааст, ки шиори капиталистэн онд ба «озодии мутлак» — таъ-  
бири буржуазӣ ё анархистӣ аст (зеро ки анархизм ҳамчун ҷа-  
хонбинӣ боз ҳамон маънӣни буржуазиро дорад). Ӯ бо далелҳои  
радиашаванди исбот кардааст, ки озодин нависандан буржуазӣ  
бо ҳалтан пул, пораю ришиват вобаста мебашад.

Бар зидди ии гуна адабиёт пролетарнати социалистӣ прин-  
ципи партияиияти ҳалқияти адабиётро пеш ронда, онро тараккӣ  
медиҳад. Принципи партияиияти коммунистӣ, иҷрои қарорҳои  
партия ва программаи он ба нависандаде, ки эҷодиёташро бо-  
шуурона ба муборизан синфи коргар, ба кори начибонаи дигар-  
гун соҳтани ҳаёт ва ба вучуд овардани чамъияти социалистӣ  
бахшидааст, озодии ҳақиқӣ медиҳад.

Ии акйдаҳо ба А. В. Луначарский, ки яке аз ходимони намоē-

ни сиёсни давлати советӣ за маданияти нахи социалистӣ мебошад наздику буданд; ў хамчун мунакқид, адабиётшинос, санъатшинос ва публицист дар маърӯзаю баромадҳо ва маколаю осори назарияниаш вазифаҳои бузурги Ленин ва Партия пешгузонштаро дар давран тӯ революцияни Октябръ за баъди он химоя кардааст.

Луначарский дар асарав «Марксизм ва эстетика. Диалог онд ба санъат» (1905), ки ба хусусиятҳои иҷтимоӣ-синфи доност, муборизаро вазифаи аввалин санъат донистааст. Санъат, ба қавли Луначарский, бояд эҳсосот ва қайфияти чанговаронаро дар хонандагарии тарбия намояд. У чун нахустин мунакқиди революционни осори драмавии М. Горький, пьесаҳои ўро барои ҳақиқаттӯю балвогарӣ ва дар мавзӯи социализм будаишон таърифу тавсиф кардааст.

Луначарский дар «Мактубҳояш ба адабиёти пролетарӣ» (1914) пролетариатро даъват менамояд, ки санъати худро чун «силоҳи гаронбаҳо» хамеша соҳиби кунад. У пролетариатро меросхӯри ягонан тамоми сарватҳон мальнавии гузашта дониста, бо донишу таҳлили амики устодӣ аҳамияти безаволи осори Пушкину Лермонтов, Некрасову А. Островский, Достоевскию Л. Толстой, Чехову Горький, Брюсову Блокро барои бинокорони ҷаҳони шав бо забони шурӯҳарорат таъқид намудааст.

Хизматҳон арзандан ў дар нишишофи адабиёти ҷаҳони советӣ хеле назарписанданд. Луначарский аввалин мунакқидест, ки ба пайдоиши романҳои А. Фадеев («Торумор»), М. Шолохов («Дони ором») таҳдиди гулфта, дар онҳо бехтарин анъанаҳои классикони русро додааст. Дар тадқиқоти ў «Ленин эз адабиётшиносӣ» (1932) ў аҳамияти фалсафии асаравон доҳиро дар тараккӣӣ илму маданияти социалистӣ нишҷон додааст. У яке аз донишмандонест, ки ҳамӯз дар соли 1933 моҳияти реализми социалистиро муайян намуд: «Реализми социалистӣ — программаи фарохболест, ки бисъёр методҳои гуногуни дар мавҷуда ва методҳои, ки мо боз падид меорем фаро мегирад: аммо вай магъзандар магзаш мубориз ва бунъёдкор мебошад, вай ба ояндан коммунистии нисоният боварии комил дорад, ба қувваҳои пролетариат, партияи он ва пешвоҳои он мӯътакид аст ...».<sup>1</sup>

Пайдоиши реализми социалистӣ дар Россия ва Европа Реализми социалистӣ ҳодисан байналхалқист. Вале барон ташаккули он роли адабиёти рус ва пеш аз ҳама М. Горький маҳсус аст. Омили ин — аҳамияти таърихии ҳаракати революционӣ дар Россия мебошад, зоро дар ҳури асри XIX ва ибтидои асри XX маркази муборизан революционӣ-озодиҳоҳии ҷаҳон ба ин ҷо ҳӯҷид. Марҳалай пешазпролетарии ҳаракати озодиҳоҳӣ дар Россия он ҷунон бо идеяҳои социализм саршор буд, ки мислашро ҳеч мамлакат надонистааст. Ҳамbastагии демократизм ва социализм дар асоси мубориза бар зидди ҳукмронии

<sup>1</sup> Луначарский А. В. Статьи о советской литературе. М. 1958, стр. 259.

мутлаки подшохӣ ва барои тарғиботи идеалҳои социалистӣ, зазадабиёти солҳои 40 асри XIX — аз Белинский ва Герцен сар шуда, дар солҳои 60—70 дар эҷодиёти Чернышевский ва Салтыков-Щедрин, авҷ мегирад. Чернышевский принципҳои ахлоқу одоби социализмо дар муносибатҳои оилавӣ ва шахсии байни марду зан, дар соҳан ишку мухаббат ҷорӣ намудани мешавад. Романи ў «Чӣ бояд кард?» сар то сар на танҳо ба идеяи революция ва озодии инсон баҳшида шудааст, балки дар он пайдоиши «одамони наз», «одамони маҳсус», ки худро барои революцию социализм тайёр мекунанд, низ талқин ёфтааст.

Ба А. М. Горький насиб гардид, ки асосгузори адабиёти пролетарӣ ва нахустин классики реализми социалистӣ шинохта шавад. Горький дар ҳудуди асрҳои XIX ва XX ҳамчун меросхӯри қонуни ҷаҳонӣ ва давомдиҳандан ањанаҳои бехтарини адабиёти гузашта, аз ҷумла реализми классикии руси асри XIX, ба мөён сомад. Ў ҳалқияти адабиёти классикии рус, пафоси инсонпарварӣ ва ҳақиқатнигории онро чукур ҷаҳонӣ, дар саҳни адабиёти пур аз задухӯрдҳои революционӣ ҷун навовари бузург зуҳур кард.

Методи наъ дар як вакт дар санъату адабиёти дигар мамлакатҳое, ки унсурҳои социализм дар тараққии маданияти миллионҳо фаъолтар буд, низ сурат тирифт. Масалан, баробари романи Горький «Модар» (1906), романи (се ҷилда) нависандай Дания Мартин Андерсен-Нексе (1869—1954) «Пеллеи Фолиб» (1906—1910) эҷод шуда интишор мегардад, ки аҳамияти байналхалқии онон баҳсполазир буд. В. И. Ленин на факат «Модар»-ро айни муддао донист, ў дар асарап «Дафтарҳои онди империализм» романи «Пеллеи Фолиб»-ро низ ҳамчун асари адабиёти пролетарӣ баҳо дод. Дар ҳақиқат, Ѱ дар ин романҳо ҳаракати озодиҳоҳии синфи коргар аз мавзеи идеявӣ-эстетикии социалистӣ шарҳу тафсир ёфт. Дишу рӯҳи одами оддӣ ва муборизан қаҳрамононаи оммаҳои пролетарӣ аввалин бор дар ин романҳо ба плани васеи эпикӣ инъикос шуда, эътибори шахсии синфи ахли меҳнат ва нуфузи ў ба инкишофи ҳаракати революционӣ мӯътакидона тасвир гардидааст. Образҳо ва амалиёташон дар ин романҳо дар таҳrik буда, боварии комили онэн ба галабаи ногузири идеали социалистӣ ба мағзи асарапро ҷо гирифтааст.

Романҳои нависандай француз-коммунист Анри Барбюс «Оташ» (1916) ва «Равшаний» (1919), ки даҳшати ҷангӣ якуми ҷаҳонро ба тасвир гирифтаанд, дар айни замон ба мақтаби инкишофи шуури озодиҳоҳонаи меҳнаткашон табдил гардидашонро ҳабар медиҳанд, ё китоби нависандай американӣ Ҷон Рид «Даҳ рӯзе, ки ҷаҳонро ба ларза овард», ё асари машҳури ҳаҷвии нависандай ҷек Ярослав Гашек (1883—1923) «Саргузашти солдати диловар Швейк дар замони ҷангӣ ҷаҳонӣ» (1921—1923), ки моҳияти соҳти буржуазиро ҳамчун оғуштаи ҷангӣ ситам ишшон додааст — шаҳодати таҷассуми наҷӯёнан хуччатҳои сиёсии бадени замони нави революцияҳост.

Вале Россия ба таври расмӣ, аз ҷиҳати назарию амали ма-

кони нахустин бор пайдо шудани ин усули революционитария адабиётхо шинехта шудааст. В. И. Ленин пайдевори назарии адабиёти социалистиро гузашта, чунон ки боло кайд шуд, методи онро дар як қатор асархояш муайян кардааст. А. М. Горький аввалин нависандает, ки дар замони пеш аз Революции Октябрь бо пьеса ва роману пэвесьхояш ин методро дар амал ҷорӣ кардааст. Қаҳрамонони мусбати асарҳои ў Нил (аз пьесаи «Мещанҳо»), Синцов (аз пьесаи «Душманон»), Павел Власов (аз романни «Модар») ва як қатор дигар чунин образҳои адабианд, ки бевосита аз байну миёни ҳаётӣ он замон — охири асари XIX ва ибтидои асари XX гирифта шудаанд ва барои комъёбии идеалҳои социалистӣ корнамоиҳо мекунанд. М. Горький навиштааст: «Реализми социалистӣ ҳаётро чун амалиёт, чун эҷод тасдиқ менамояд, зоро мақсади вай инкишофи дӯйини қобилияти зудбатарини афроди башир баҳри зафари ў бар қувваҳои табнат, баҳри саломатию умрдарозии ў, баҳри саодати бузурти зистан дар рӯи замон... мебошад».<sup>1</sup>

Горький дар роҳи хизмати революция ва пайдонши методи нави адабӣ дар Россия танҳо набуд. Ҳикояҳои А. Серафимович ва романҳои ў «Шаҳр дар биёбон» ва «Сели оҳанин», масалҳои Д. Бедний, баъзе асарҳои Блок, Брюсов ва шоирони ҷавони «Звезда» ва «Правда», достонҳои Маяковский дунъёни кӯҳнаро бо катъият рад карда, ҳаҳрамони нави зиндагию адабиётро ҳамчун ҷорҷии революция пеш меронданд. Ин ҳама шаҳодати он аст, ки хислат ва сифатҳои одамони нағ муносибатҳои нави санъатро ба ҳаётӣ вёзӣ талаб мекунанд.

Зафари Революции Октябрь дар Россия ва ғавовариҳои асосгузори адабиёти советӣ М. Горький боиси тавлиди вусъати ин методи нағ дар адабиётҳои Аврупо, Осиё ва Америка гардид. Навлардозиҳои методи реализми социалистӣ, бешак, ба тамоми таҷрибаи дониши ҷамъияти инсонӣ истинод дорад; дар айни замон вай дар ҳар мамлакат ба анъанаҳои зиндаи адабиёти ҳалқию қитобатии он такъя ҳоҳад кард. Бинобар ин ҳам сершакл ва гуногуранг аст. Адибони новвару пешқадами чаҳон — Анри Барбюс, Ромен Роллан, Мартин Андерсен-Неке, Ральф Фокс, Луи Арагон, Андре Стиль, Чек Линдсей, Иоган Бехер, Анна Зегерс, Пабло Неруда, Нозим Ҳикмат, Чеймс Олдриҷ, Рабиндронат Такур, Мулк Раҷ Анианд, М. Пуйманова, Я. Ивашкевич ва дигарҳо аз ҳамин маром тадриҷан бӯ методи реализми социалистӣ мусаллаҳ гардидаанд. Оиҳо ҳамчун санъаткорони равшанфир аз мақтаби ҷараёну равияҳои адабии зинде гузашта, реализми социалистиро дар роҳи эҷодашон афзалистонишаанд.

Ба ҳамин тарик, методи реализми социалистӣ бо мурури замон ташкил ёфта, дар ёғуши адабиёти сермиллати советӣ нашӯнамо карда, ба камол расидааст.

Дар солҳои 20 асарҳое ба вучуд меоянд, ки шукӯҳу шахомати ғояю амалиётни большевикон дар маркази диккати онҳо ме-

<sup>1</sup> Горький А. М. Куллиёт, ч. 27, саҳ. 330.

истад. Ба образи В. И. Ленин ҳамчун симон шахси ҳаматарафа бэмаърифат ва ҳарчониба мутараккӣ, одами наин покниҷону хирадманди даврони социализм М. Горький (очерки «В. И. Ленин»), В. Маяковский (достони «В. И. Ленин», «Гуфтор бо Ленин»), Безыменский, Инбер, Жаров, Чаренц, Лохутӣ (балладаи «Знода аст Ленин») ва бисъёр дигарон муроҷиат кардаанд. Дар даҳсолаи 20 яккатор асарҳои мансуби революцияю Ленин, Партия ва синфи көргар эҷод гардид, ки аксари онҳо ба қаламни бунъёдкорони ҷавони адабиёти наин реализми социалистӣ тааллук дошт. М. Шолохов («Ҳикояҳои Дои» ва китоби якуми романи «Дони ором»), А. Толстой (2 китоби романи сегонаи «Саргардонию сарҳайронӣ»), А. Фадеев (романи «Торумор»), Д. Фурманов (романҳои «Чапаев» ва «Балво»), К. Федин (романи «Шаҳрҳо ва солҳо» ва «Бародарон»), Ф. Гладков (романи «Цемент»), К. Тренев («Любовь Яровая»), Вс. Иванов («Бронепоезд № 14—69») ва баъзи дигар бо тасвири иктидори ҳакиқати революция методи реализми социалистиро ба поян бзанд бардоштанд.

Солҳои 30 — давраи панҷсаҳои аввалини социалистӣ дар адабиёти реализми социалистӣ давраи қуввачамъсунӣ ва тараққии минбаъдан он ба шумор мераванд. Образи В. И. Ленин акнун мучассамтар на таҳо дар назму наср, инчунин дар асарҳои драмавӣ инъикос меёбад. Ду пьесаи Николай Погодин аз драмаи сегонаи ў — «Одами ярӯдор» ва «Соати бурҷи Кремль» дар ин солҳо барзбари романҳои М. Шолохов («Замини корамшуда»), Фёдор Панфёров («Бруски»), Александр Твардовский («Иамлакати Муравий») ва дигарҳо материали ҳонизамониро ба таҳлил гирифта, ҳаётро дар инкишофи революциониаш иншон додаанд.

Асарҳои онди гузаштаи таърихӣ, мэнанди «Петри I»-и А. Толстой, «Емельян Пугачёв»-и В. Шишков ва гайра инъ ба ҳамин маром эҷод шудаанд; дар ин солҳо мавзӯъҳои гуногун бонси бойгарии адабиёти реализми социалистӣ гардида, доир ба проблемаҳои тарбияи ҷавонӣ ва ташаккули большевикон (романҳои Николай Островский «Обутоб ёфтани пӯлод» ва «Зодагони тӯфон»; «Позмаи педагогӣ»-и А. Макаренко), манзараҳои соҳтмони социалистӣ за бўлоравии шуури социалистин меҳнаткашон (романҳои Леонид Леонов «Сотъ», «Скутэрвский», «Роҳи баҳр»; Мариэтта Шагинян «Гидроцентраль»; Илья Эренбург «Рӯзи дуюм» «Нафас нағирифта», Юрий Крымов «Танкер «Дербент») пан ҳам ба вуҷуд омадаи гирифтанд. Махз дар ҳамин солҳои 30 М. Горький романи «Чаҳорҷилдаи худ «Хаёни Климент Самгин»-ро, ки барон он аз бист сол зиёда вакташро сарф карда буд, ба анҷом мерасонад.

Дар солҳои 40 мавзӯи ҷангӣ Бузурги Ватанини ҳалқи советӣ ба муқобили ўрдуни фашистон дар бисъёр асарҳои бадей ва жаирҳои гуногун баёни гардидаанд, ки умдан максади онон ҳиссёти баланди ватанпарварист ва ин яке аз моҳияти реализми социалистӣ мебошад. Аз осори ин замон маҳсусан шеърҳон сол-

хон чангии А. Твардовский ва достони ў «Василий Тёркин», романни Александр Фадеев «Гвардиячиени чавон», силслан ашъори К. Симонов «Рўзго ва шабҳо», пьесан А. Корнейчук «Фронт», достонҳон Маргарита Алигер «Зоя», Павел Антокольский «Фарзанд», Николай Тихонов «Киров бо моз», Борис Горбатов «Таслимнашудагон», Вера Инбер «Меридиани Пулкэвон», Ольга Бергольц «Рўзномони Февраль», публицистикан оташангези И. Эренбургт, А. Толстой ва М. Шолоховро хотирнишон кардан коғист.

Муваффакиятҳон бузурги адабиёти сермиллати советӣ дар ин даҳсолаҳо ва маҳсусан дар солҳои байди чангӣ Ватанӣ ба назар мерасад. Дар адабиётҳон миллӣ ақнун бештар ба масъалаҳон маънавӣ — ахлоқу одоб, адон қарзи граждани дар наизди ҳалку Ватан ва инсоният муроҷиат кардан, инъикоси мавзӯъҳои қадршиносии байнинкодигарии одамон, қадроӣ ишебат ба соҳти ҷамъиятии социалистии мо авҷ мегирад. Ин асарҳо, ки ном бурдани ҳамон онҳо амри муҳол аст, ба тарбияи одамони нави знидатӣ равона шуда, ба ҳар шаҳс барон музбиян қардани идеалҳои инсонию ҷамъиятии худ ба ў мададгорӣ намудаанд.

Дар ҳамин аст аҳамияти умуминсонӣ ва ҷаҳонии адабиёти советӣ, адабиёти реализми социалистӣ дар даврони мо, қадру мазалати адабиёти классикии барои наслҳон гузнотунга хонаидагон.

Эҳсосоти ягонагӣ дар адабиёти методи реализми социалистӣ дар солҳои 50—70 серпахлӯ ва ҳарҷониба зоҳир гардида, қариб ҳамон тарафҳои муносибатҳои мураккаби одамӣ ва корнамони ўро фаро мегирад. Дар ҷунни асарҳон суханварони адабиёти сермиллати советӣ Н. Тихонов («Шаш сутун»), Г. Марков («Падар ва писар»), О. Гончар («Гирдбод»), Р. Файзӣ («Аълоҳазрати инсон»)... шеъру достонҳон Р. Ғамзатов, М. Турсунзода, М. Карим, Н. Ҳазрӣ, Е. Бужов, Гр. Абашидзе, М. Танк, П. Бровка, Э. Межелайтис, С. Чусуев — омирана, арзанда ва назарнамо мавзӯи дӯстни ҳалкҳо таҷассум гардидааст. Дар ин асарҳо мазмуни нави ҷамъиятии иҷтимоии интернационализми социалистӣ ҳувайдост. Дар ин асарҳо ҳисснёте ғода ёфтааст, ки бе қабулу идрок ва азҳуджунни таҷриби ҳаётӣ, мадани, маънавӣ ва манишво одамии дигар миллатҳои социалистӣ, бе дохил қардани ин ҷизҳои гаронбаҳои нотакор дар таҷриби миллиати худ тараккӣти бозътидол номумажон аст».<sup>1</sup>

Дар солҳои 70—80 адабиёти советӣ ва методи реализми социалистӣ бо саъю қӯшиши наслҳои нави нависандагон боз ҳусни тоза ба тоза пайдо қарда, рӯҳияшиносӣ (психологизм) ва мазмуни эстетикии осори бадеъ змиқтар мегардад. Романҳон Юрий Бондарев «Барфи гарм», «Соҳил», «Интихоб»; Александр Чаковский «Муҳосира», «Ғалаба»; Георгий Марков «Сибирь», «Намаки замин» ва романҳон Владимир Тендряков, Сергей Залогин, Виталий Закруткин, Василь Быков, Валентин Распутин, Чингиз Айтматов, Юрий Рытхеу, Юсуфчин Акобиров, «Дофистони ман» ва «Шамшер ва гул»-и Р. Ғамзатов, «Исьёни хирад»-и Давид Кагульгинов, шеъру достонҳон Э. Межелайтис, М. Ка-

<sup>1</sup> Ломидзе Георгий. Чувство великой общности М., 1978, стр. 70.

нээт, Олжас Сулаймонов, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский ва дигарон олами ботинии одамони совети, корнамои-хон онон ва омилхон қаҳрамониашон, фикру ҳисси барангезандаашон, чи гуна некин бадиро ғаҳмиданашон ва меҳру адсовати онхоро ба таҳлили амику пурвусъат овардаанд.

Агар алоқан навпардоziҳон мазмунин ин асарҳоро бо рангорангии навигарии шаклиашон ба тадқик гирем — бузургӣ ва шаҳомати идеевии онон чун осори реализми социалистӣ, ки аз як сарчашма гизо мегиранд, зуд маълум мегардад.

Дар асарҳон реализми социалистӣ шаклу услубҳо ва воситоҳо гуногун ва сернамуданд. Ба ҳар як шакл ва ҳар як услуб, як воситаи хоси тасвир барои он зарур аст, ки аз ҳар гӯша ба оғаридани образи амику таъсирпазири ҳақиқати зиндагӣ ҳизмат кунад. Дар ҳолати адон ин вазифаи ҳуд мавкеи онон дар маҳзани муҳиммоти бадени реализми социалистӣ гаронмоя ва боифтиҳор аст.

**Таърихи ном  
гирифтани «реализми  
социалистӣ»**

Методи реализми социалистӣ дар осори бадеъ ҳанӯз пеш аз Революцияи Октябрь дар амал татбиқ ёфта башад ҳам, дар илми адабиёту санъати советӣ дертар ном гирифт. Ҷустуҷӯ ва мубоҳи-саю музокираҳон олимон ва донишмандон, ки солҳои дуру дароз давом мекард, таъбиру истилоҳҳои «реализми пролетарӣ», «реализми қаҳрамонӣ», «реализми романтикӣ», «реализми монументалӣ» ва гайраҳоро ба миён овард. Вале ин ҳама ба мағҳуму мавкеъҳон назарии эстетикан нав пурра мувоғиқ намеомад. Ниҳоят, истилоҳи «реализми социалистӣ» ҳамчун категорияе, ки ба маърифати назарии таҷрибаи нави бадеъ мусоидат дорад, қабул шуд. Факат вай мақсаду муроди ҳамаи соҳаҳон санъату адабиётро ҳартарафа комил ифода карда метавонист.

Дар истилоҳи «реализми социалистӣ» ягонагии мавкеъҳон ҷаҳонбинӣ («социалистӣ») ва метод («реализм») комилан акс ёфтаанд. Табииати ҷамъиятии методи реализми социалистиро ҳамчун воситан ба таври эстетикий маърифат кардани ҳаёт синфи коргар ва дигар гурӯҳҳои иҷтимоӣ ба он мансуб муайян мекунанд. Ҳар як синиф одатан на танҳо назарияи фалсафӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, балки инчунин нуқтани назари эстетикиашро мукаррар намуда, маҳзани бадени ҳудро бунъёд мекунад. Пролетариат аз ин ҷаҳон ҷистисно нест. Санъати нави пролетарӣ ба мӯқобили рӯҳияи пассив ва ақидаҳои одамбезорӣ баромада, ба манфиату қайфияти миллионҳо меҳнаткашон барои навсозии революционии ҷамъият ҳизмат мекунад. Реализми социалистӣ дар ҳақиқат солиён шавку завки бунъёдкорӣ ва фаъолияти бузурги эҷодии оммии меҳнаткашони аз юғи истиқомор озодгаштаро бӯ камоли некбинӣ-оптимистӣ ифода менамояд.

«Реализми социалистӣ» ҳамчун методе, ки ба талаботи эстетикии санъату адабиёти революционӣ қомилан ҷавоб дода, заминан озодӣ ва ҷустуҷӯи эҷодии он гардидааст, баъди соли 1932 ҳукуқҳон гражданий пайдо кард. Ниҳоят, дар съездӣ яқӯми уму-мииттифоқии нависандагони советӣ (1934) бо сардории М. Горь-

кий ва иштироқи ходимони намоёни мамлакат ва маданияти пешқадами хориҷӣ — А. Барбюс, М. Андерсен-Нексе, И. Бехер, В. Бредель ва дигарон ба методи реализми наърасмӣ номи **реализми социалистӣ** дода шуд. Вазифаҳои он дар устави Иттифоқи нависандагони советӣ ҳамчун методи асосии адабиёти бадей ва танқиди адабӣ муайян гардид, ки то ҳол аҳамияташро гум накардааст: «...инъикоси ҳаққонӣ ва таърихан конкрети воқеяят дар инкишофи революционаш» бо мақсади «навсозию тарбияи меҳнаткашон дар рӯҳи социализм». Ин таъриф ҳамаи алломатҳои мухимтарини реализми социалистиро ба ҳисоб гирифтааст: ҳам онро, ки ин санъат дар ғизъёси маданияти бадени ҷаҳон ба **эҷодиёти конкрети таърихӣ** мансуб аст; ҳам онро, ки асосҳои реалии вай — **воқеяят** дар инкишофи революционаш акс ёбад; ҳам он, ки мақсади ягони ин метод ҳамчун қисми маданияти социалистӣ (коммунистӣ) бояд **барои навсозии ҳаёти ҳалқи меҳнаткаш ва тарбияи ӯ равона** гардад. Бедарак нест, ки дар қарори КМ КПСС «Дар бораи робитаҳои эҷодии журналҳои адабию бадей бо амалияи соҳтмони коммунистӣ» (1982) гуфта шудааст: «Барои санъати реализми социалистӣ нисбат ба тарғибу ташвии тарзи зиндагонии советӣ, қондаҳои ахлоқи коммунистӣ, зебой ва бузургии сарватҳои маънавии мэ — монанди меҳнати ҳалол ба манфиати мардум, интернационализм, боварӣ ба ҳакиқати таърихии корамон вазифаи мухимтаре нест».<sup>1</sup>

Реализми социалистӣ, чунон ки боло ишора шуд, шаклу наимуд ва услубҳои гуногунро мепарварад. Ҳар як санъаткор мувоғики анъанаҳои миллӣ ва қобилияту завқи шаҳсиаш асар эҷод менамояд. Санъати реализми социалистӣ, ба қавли Нозим Ҳикмат, бо вучуди сифатҳои рангии наҷибонааш як конуннӣти мӯжовиматназизир даррад: «ҳақиқати ҳаётро бо ғидроқу эҳсос ва ҷашмандози марксист-лениниҷӣ инъикос кардан...»<sup>2</sup>

Мағҳуми реализми социалистӣ тадриҷан маъруф ва машҳур шуда, ба дараҷаи инкишофи маданияти бадени сифатан наъиҷи ҷаҳон пурра мувоғикат кард. Эҷод ва татбиқи ин метод бо номи Горький, Маяковский, Шолохов, Бехер, Арагон — дар адабиёт; Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Петров, Герасимов — дар санъати кино; Греков, Мухина, Дейнека, Гуттузо, Сикейрос — дар рассомӣ; Прокофьев, Шостакович — дар мусикӣ ва бисъёр дигар нависандою санъаткорони намоёни советӣ ва хориҷӣ вобастааст.

Ин ҳама фикру зикре, ки онд ба таърихи ташаккулу мубориза ва нуғузи ин метод гуфта шуд як тарафи масъала аст. Тарафи дигари мухимми методи реализми социалистӣ ва оламшумулиаш дар принципу ҳусусиятҳои барчастаи он гирд омадааст.

**Принципҳои методи реализми социалистӣ** — листӣ ҳамчун ҷамъбасти ташаккулу маданияти бадени социалистӣ дар съездӣ 1-уми нависандагони советӣ дар соли 1934 муайян гардид. Принципҳои

<sup>1</sup> Дар Комитети Марказии КПСС. «Маданияти Тоҷикистон», 1982, 30 июль.

<sup>2</sup> Проблемы становления реализма в литературах Востока (сб.). М., 1964, стр. 257.

асосии методи реализми социалистій партия вият, халкіят ва синфият, ки асосхон назариашон дар асархон В. И. Ленин ва хүччатхон КПСС кор карда шудаанд, дар танкиди бадей ва эстетикан марксистій-лениній низ тасдику тарақкій ёфтаанд. Дар боби «Партия вият, халкіят ва синфияти адабиёті бадей» дар хусуси ин се чихати мухимми санъату адабиёт муфассал мухомма рафт. Холо ба муносибати таҳлили методи реализми социалистій ва принципхон он ба мағұхумдои ин се моддаи зарури адабиёт баъзе фикрдо илова хоҳад шуд.

Реализми социалистій доир ба масъалал идеали одаму чамъият хар гуна зиддият, номуайянии ҷаҳонбинон ради мекунад. Партия вияти коммунистій ҳамчун маҳаки ин метод, бо мавкеъхон равшану муайяни ғоявни нависанда алокай узвій дөрад. Принципи асосии адабиёту санъати реализми социалистій аз росту күшод ва бошуурона химоя кардан манфиати меҳнаткашон изборат аст. Ҳимояти бошуурона манфиати ҳалк аз тарафи нависанда ҳамоно ризян принципи партия вияти коммунистій ба шумор меравад.

Партия вияти реализми социалистій ки таъриху тақдирі ҳалқро бо идеялопии коммунистій тарафдори мекунад, аз санъаткор чукур омӯхтану доинстани ҳаётро талаб намуда, боиси пурмазмунни асари бадей мешавад. Партия вияти реализми социалистій ҳамчун кутбнамои санъаткор дар чустучуи ў, роҳи дурусти интихоби мавзўи мухимму зарур ва назари некбіноказаро ба оламиён талқин мекунад.

Принципи партия вияти адабиёти советій, ҳамчун инкишофи минбаъдан таълимоти марксистій оид ба синфияти санъат ба як шакли идеология зухур менамояд. Маркс ва Энгельс дар бисъёр нутқу гуфторхояшон роچеъ ба масъалал адабиёту санъат исбәт кардаанд, ки мазмунни ҷоодиёти ин ё он санъаткор ҳатмӣ бо ҷаҳонбинон ў, бо таваҷҷӯх ё нафрати синфи вай алокаманд аст.

Бар ҳилофи тасдики ҳомиёни эстетикан буржуазии идеалистій, ки адабиёту санъатро аз ҳаёті чамъияті дур доиниста, берун аз манфиатхон синф мебинанд, санъаткорони реализми социалистій бо таҳлили партия вияни зиндагӣ ва аз мавкеъхон идеологии синфҳон коргару меҳнаткаш инъикос кардан воеңят синфияти адабиёту санъатро собит намудаанд. В. И. Ленин материализмро ба объективизми буржуазий мүкобил гузошта, навишта буд: «... материализм, гуфтан мумкин аст, партия вияти дар бар гирифта, касро водор мекунад, ки дар вакти баҳо додан ба ҳар ҳодиса рӯирост ва ошкоро дар нутқи назари гуруҳи муайяни чамъият иштад».<sup>1</sup> Аз ин қайди доҳӣ чунин ҳулоса бармеояд, ки партия вияти ҳимояи рӯирости манфиатхон синфи муайян буда, натиҷаи муборизан синфи хеле тарақкіёта, натиҷаи фахмидани робитаи синфи тарафайн ва муҳофизати мұтакидонан манфиатхон синфи худ мебошад.

<sup>1</sup> Ленин В. И. Асархо, ч. I, сах. 465

Дар адабиёти реализми социалисті **халқият** ба мартабадон аълоннаи худ, яъне тэ ба дараҷаи партиявияти коммунисті расида, дар ҳифзи манғнатҳон асосин меҳнаткашон зуҳур меёбад. В. И. Ленин маҳорати классикони адабиёти рус, маҳсусан революционерони демократро дар кори ифода карда тавонистани нуктан назари халқ тақдир намудааст. Аммо Ленин алоқаи ононро бо халқ суст доинистааст, агарчи вай назар ба алоқаи революционерҳон дворян васеъ ва чукуртар буд. В. И. Ленин дар маколааш «Хотиран Герцен» нишон дод, ки танҳо насли сеюми революционерон, партиян большевикий бо халқ алоқаи узвни комилро комъёб шуданд. Ин ба замоне рост омад, ки ҳаракати худи оммаҳон халқ чун «бўрон» туғъён мекард. **Дар ин марҳалан нав халқият бо партиявияти адабиёт бо ҳам пайваста гардили.** Партиявияти адабиёт дар ин асно маъниони халқият гирифта, партиян коммунисті чун ифодакунанда ва ҳимоятгари орзӯю уммади оммаҳон васеи халқ зуҳур кард. Пешгӯи В. И. Ленин онд ба он, ки адабиёти нави социалисті «на ба даҳ ҳазор болончшинсон», балки ба миллион ва даҳҳо миллион меҳнаткашон хизмат мерасонад, дар даврони мо пурра чоман амал пўшид. Дар ҳамин аст фарки муҳимму принципиалии партиявияти коммунистии реализми социалисті аз партиявияти буржуазӣ.

Тамоми таҷрибани тараққияти адабиёти советӣ аз хизмати содиқонаю фиджокоронаи нависандагони мо ба халқ, ба идеалҳои коммунизм шаҳодат медиҳад. Осори нависандогони советӣ, ки методи реализми социалисті роҳномаи эҷодиёти юнҳоют, дар замони соҳтмони панҷсолаҳон социалисті, дар давраи Чангиг Бузурги Ватаний ва бъяди он мисоли ибратангези пайвастагӣ бо халқ мебошад. Ҳамроzi халқ, ҳамдами ғаму андӯҳ ва шодиу сурури вай будан нависандаро на факат маънан бой мегардонад, иичунин ба ў барои эҷоди асаҳрои баландгояю пурмазмун ва шаклан баланд илҳом мебахшад.

Дар ҳоли ҳозир, ки халқи советӣ бо карору нишондодҳон съездзи ХХVII КПСС, ғленумҳои июнио декабрии (1983) ва плезуми апрелии (1985) КМ КПСС рӯҳбаланд гардида, дар иҷрои ӯзни азимаи панҷсолағ 12-ум дар мубориза барои фаровонии неъматҳои моддию маънавӣ дар роҳи муҳайёе кардани шароитҳои ба коммунизм гузаштан камари ҳиммат бастааст, вазифаи санъаткорони советӣ бағоят меафзояд. Ин вазифаҳои муқаддаси Партияю Ватан алоқаи боз ҳам зинтар доштани адабиёту халқи моро талаб мекунанд. Шавқу рағбат ва манғнати ҳалқро доинистан, ба шодиу хурсандӣ ва ғаму андӯҳи вай шарик будан, ҳакикати ҳаёт, идеалҳои инсонпарварии моро пэйдор намудан, иштироккунандаи фаъоли соҳтмони коммунисті шудан — маҳз ҳамин аст халқияти ҳакиқӣ ва партиявияти ҳакиқии санъат.

**Хусусиятҳои реализми социалистӣ** Реализми социалистӣ, ки дар таърихи санъати реалистӣ марҳалан аълоннаи он шинохта шудааст, соҳиби хусусиятҳои хоси худ мебошад: ҳозирзамонӣ, ҳакиқатнавгорӣ, тасвири воқеяят ва шахсияту ҷамъият на танҳо бо диди гузаштаю

хозира, балки ичунин бо перспективаҳон ояндан он, яъне дар тараккии революциониаш ва гайра. Методи реализми социалистӣ, ки дар рафти ташкили худ бехтарин хусусиятҳои реализми классикии ва романтизми революциониро дар бар кардааст, инъикоси олами ҳодис ва манзараҳон зиндагиро дар ҳаракати диалектикаш пеш мегузорад. Романтикаи революционни адабиёти реализми социалистӣ бештар дар он зоҳир мегардад, ки санъаткор дар нишонаҳои аввалини ниҳоли рӯзгор ва одамон ояндан дурахшони коммунистии онхоро пай бурда ва дарк карда, қаҳрамони мусбати худро дар асараш бў тамоми мураккабии муносибаташ бо чамъияту табиат нишон медиҳад.

Ба ҳамин тарик, романтизми революционни адабиёти советӣ романтикаи худи вожеяти социалистиро акс карда, планҳои бузурги коммунистии «Фардои» моро ба тасвир мегирад, ки он имрӯз бо меҳнати бошуурӯнан мардуми мо тайёр шудааст.

Луи Арагон (нависандаги француз-коммунист) донир ба хусусиятҳон ҷаҳонии ин метод хуб гуфтааст: «Мо ба замоне расидем, ки маъниидони оддии олам ба ҳеч кас каноатмандӣ намеорад, вакте расид, ки одам дунъёро дигаргун сохтан меҳоҳад, бинобар ин дар назди санъати даврони мо талаботи табий ба миён омад, ки вай дар маркази ҳалли асосии ин муаммо бошад, реализми он аз баёни тасвироти сирф тавсифӣ даст кашад ва барои навсозии ҷаҳон ба майдони муҳориба дэхил шавад. Мана ҳамин реализми социалистӣ ном дорад».<sup>1</sup>

Алоқаи бевоситан реализми социалистиро бо вожеяти таърихи асри эво, бо муборизан прогресси инсоният ҳамчун хусусияти барчастан ин метод М. Шолохов дар нутки худ дар Стокгольм ҳангоми ба ў супурдани мукофоти Нобелӣ барчаста баён кард: «Дар ҳоли ҳозир, — гуфт ў, — дар хусуси як навъ авангардӣ (пешгардӣ, пешкадамӣ) бисъёро мегӯянд ва ба мағҳуми он таҷрибаҳон расмшудан соҳан шаклро асосан пеш, мегузоранд. Ба назари ман, чунин санъаткорон авангарди ҳакимианд, ки дар асарҳояшон мазмуни нав кашф намуда, дар онҳо хусусиятҳон асри моро муайян менамоянд... Ман дар бораи реализме мегӯям, ки соҳиби идеяи нав кардани зиндагӣ, навсозии он баҳри манфиати инсон мебэшад. Ман, бешак, дар бораи реализме мегӯям, ки мо холо социалистӣ меномем. Хусусиятҳон хоси он дар ҳамин, ки вай ҷаҳонбиинеро ифода менамояд, ки мушоҳидакориро рад карда ва аз вожеяни дур нарафта, ба мубориза барои прогресси инсоният даъват мекунад, барои ба максад разидани миллионҳо одамон имконият фароҳам меорад, роҳи пайкори онэнро равшан месозад».<sup>2</sup>

Дар баробари ин, реализми социалистӣ аз рӯи якчанд дигар хусусиятҳон муҳимме амал менамояд, ки онҳо фарқияти вайро аз реализмҳон гузаштаю ҳозира ҷозибу роғиб мегардонад: ва-

<sup>1</sup> «В защиту мира», М., 1958, май, стр. 17.

<sup>2</sup> «Правда», 1965, 11 декабря.

**татпарварии (патриотизми) советӣ, интернационализми пролетарӣ ва инсондӯстии (гуманизми) социалистӣ.**

Баъди Революцияи Кабири Октябрь, ки барои ҳаёти хушбахтонаи омман меҳнаткашон шароит мӯҳайё шуд, **ватанпарварии советӣ** ҳам замине пайдо карда, тадриҷан ба қуллаҳои баланд расид. Маданияти олии одамони советӣ ва гайрату кушиши ҳар як фард дар роҳи пойдории галабаҳои ватан ва нашъунамони ҳар як соҳаи илму дониш ва санъаткорию ҳунарнамони ни ё он мутахассис аз ҳисси шавқандези ватандӯстии ў башорат медиҳад. Солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватаний санҷиши ҷиддии ватандӯстии вафодории ҳалқи советиро дар тамоми олам намониш дод. М. И. Қалинин ҳамон иро мадди назар дошта, дар ин ҳусус навишта буд: «... омман асосии аҳолии СССР дар ҳаёти ҳаррӯзааш ба фикри соҳтмони ҷамъияти социалистӣ аст. Манфиатҳои ҳусусии гражданҳои советӣ торафт зиёдтар, комилан бошуурона, бо манфиатҳои давлати социалистӣ пайваста шуда истодааст. Ба туфайли ҳамин ҳам ҳисси ватандӯстӣ нисбат ба ватани социалистӣ афзуда, бо шаклҳои гуногуни зухурот мекунад».<sup>1</sup>

Ватанпарварии советӣ ҳаргиз мағфуми маҳдуди миллӣ надошта, манфиатҳон одамони советиро ба манфиатҳои омман меҳнаткашони дигар қитъаю қишиварҳо мӯкобил намегузорад. **Ватандӯстии советӣ ҳамеша мувофиқи интернационализми пролетарӣ** амал мекунад. В. И. Ленин дар бораи пайвастагии ватанпарварӣ бо интернационализми пролетарӣ дар мақолааш «Дар бораи ифтиҳори миллии великороссҳо» хеле равшан гуфтааст.

Ҳалқи советӣ, ки бо сардории синфи коргари рус даврони ҳави социалистиро дар таърихи башарият барпо кард, тақдирӣ инсониятро аз тақдирӣ ҳуд чудо надониста, ба меҳнаткашони умумиҷаҳони роҳи бародарию баробарӣ ва баҳту саодатро нишон медиҳад. Дар ҷолҳои 1937-38, ин беҳтарин фарзандони мамлакати мо бо даъвати виҷдон ба мӯкобили исьёнкорони фашисти Испания ҷангиданд ва дар давраи Ҷангӣ Бузурги Ватаний, ки ҷанговарони советӣ ба миллату ҳалқҳон бисъёр мамлакатҳои Фарбу Шарқ дasti ёри дароз карда, ононро аз гуломию бандагӣ изҷот доданд,— аз рӯи вазифадории интернационалий буд. Дар ҳоли ҳозир ҳам Партия ва Давлати Советӣ якҷоя бо ҳалқи эҷодкораш ба муборизони роҳи миллӣ-озодиҳоҳии дунъё мададгорӣ намуда, барои ободҷону пешравии якқатор мамлакатҳои ақибмандай ҳориҷӣ ёрии бетаман ҳудро дареф намедоранд. Ин ҳама боиси ифтиҳори ҳалқи советӣ ва адабиёти бадени ўст.

Ватанпарварии советӣ ва интернационализми пролетариро аз одамдӯстии (гуманизми) социалистӣ ҷудо кардан хеч мумкин нест. Одамдӯстии социалистӣ иштироки фияъоти одамонро барои таҳқиқии хушбахтии инсон мепардозад. Гуманизми социалистӣ аз гуманизми буржуазӣ қатъиян фарқ дорад. Дар ивази суханпардозии буржуазия дар бораи мухаббат нисбат ба одам ва «сулҳу салоҳи синғӣ» гуманизми социалистӣ моҳияти зид-

<sup>1</sup> Қалинин М. И. О социалистическом реализме. «Литературная газета», 1946, 6 июня.

дияти синфиро ошкор сохта, муборизан оштинопазирро бо истис-  
морчиён бахри озодию ҳәёти босаодати мардум пеш меронад.

А. М. Горький ин хусусияти намоёни санъати социалистиро  
баланд бахо дода буд. Осори бадени худи М. Горький ва дигар  
адибони намоёни советӣ моломоли чунин гуманизмest, ки бо  
коңдаҳси инсондустии чамъияти социалистӣ комилан мусондат  
дорад. Павел Власов, Павел Корчагин, Чапаев, гвардиячиёни  
ҷавон, Воропаев (Павленко), Тутаринов (Бабаевский), Едгор,  
Эргашгулом, Кодирпахлавону Ҳасани аробакаш, Ҳайдаркулу  
Асо, Пулэд Кодиров, Сафар Одинаев, Давлат Сафоев ва дигар  
он барои истиқлолияту озодии инсон ва бахту саодати ў, барол  
неъмати колектив ҷон инсор кардаанд.

Ҳамин тавр, **ватанпарварии (патриотизми)** советӣ, интерна-  
ционализми пролетарӣ ва инсондустии (гуманизми) социалистӣ  
бо ҳам алоқаи узвӣ дошта, шавқу шарорати ғоявни осори реа-  
лизми социалистиро ташкил медиҳанд.

Методи реализми социалистӣ ҳамчун поян баландтарини реа-  
лизм — оғаридағори образҳон мусбати адабиёт  
ти даврони нави коммунизм мебошад, ки мислашро  
таърих надонистааст. Нависандагони советӣ бо ин методи сер-  
паҳлу ва ҳартарафа мутараққӣ образи миллионҳо меҳнатдусто-  
ни бунъёдкӯрон, навсозандагони чамъияту табиатро эҷод мена-  
моянд. Нависандагони советӣ дар эҷодиёти худ симон мусоири  
моро ҳамчун бинокори чамъияти якӯмини коммунистӣ дар ҷаҳон  
тасвир карда, корнамоҳон ўро дар тараққии беназири илму  
техника, кибернетикау космонавтика ва адабиёту санъат нишоз  
медиҳанд. Муваффакияти бузурги адабиётни советӣ дар тамоми  
куран арз, пеш аз ҳама, қаҳрамони нави асарҳои санъаткорони  
мо — одами советӣ, ҷаҳду ҷадал ва комъёбихои ў мебошад.

**Реализми социалистӣ** Рӯҳҳон дар санъату адабиётҳон миллий ва рес-  
лар адабиётҳон публикаҳои Осиёи Миёна мавқеъ ёфтани ме-

**миллии советӣ** тоди реализми социалистӣ ба хусусиятҳои хос  
соҳиб аст. Дар санъату адабиётни Шарқи советӣ — Осиёи Миё-  
ни, районҳои дурдасти Шимоли мамлакат ва дигар реализми  
социалистӣ баъди фатҳу зафари Революцияи Октябрь ҳамчун  
дастури навсозию ташаббускории эҷодӣ тадриҷан ҷорӣ шуда,  
амалан татбиқ ёфт. Бисъёр ҳалқҳои ватани мо — ҳалқҳои хурди  
гӯшан дурдасти Шимоли мамлакат — эвенку эвенҳо, чукчю  
корякҳо, мансию нивҳҳо, ианаю бурята ва гайра, инчунин тун-  
гусу қалмиқ ва як кисми ҳалқҳои Кавказ — аварҳо, кабардину  
болкарҳо чун қазоқу кирғизҳо дар Осиёи Миёна пеш аз револю-  
цияи Октябрь бе ҳату завод буданд. Чи онҳо ва чи кисми ас-  
сии ҳалқҳои тоҷику ўзбек, ки маданияту адабиётни қадимӣ дош-  
танд, ба маъною мазмуни революция ва навсозиҳои он, ба бозъ-  
ёфтаҳои маданияти нави социалистӣ якбора сарфаҳм нарафта-  
анд.

Ақлҳои ҷӯяндан Осиёи Миёна — Дониш, Шоҳин, Фурқат,  
Муҳимӣ, Завқӣ, Асири, Айнӣ, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ ва байзе  
дигарон дар мухити ҳукмравони шоҳу амирон ва дину шариф

то ба дарацахон реализми маорифпарварӣ расида, дар асархон шон гояҳои демократӣ ва норозигии ахли меҳнатро ифода намудаанд.

Вазъияти адабиёти халқҳои украину беларусь, гурҷио арманий, озарбайҷону тотор назар ба адабиёти Осиёи Миёна дигар буд. Намояндиагони пешқадами адабиёти ини халқҳо — Павло Тычина, Максим Рылский, Янка Купала, Якуб Қолас, Илья Чавчавадзе, Лео Кначели, Шальва Дадиани, Мирзо Фатҳали Охундов, Чаббор Мамадкултизода, Ғафур Қулахметов ва дигарон ботаъсири процессҳои революционӣ ва анъанаҳои демократии адабиёти рус барноман эстетикии реализми танкидиро кэр карда баромада буданд. Муносибатҳои дӯстӣ бо А. М. Горький ва дигар адабони рус, тарҷими осори онон ба забонҳои миллии ҳудаксари ии санъаткоронро то андозае ба талаботи адабиёти социалистӣ наздиқ оварда буд.

Баъди Революции Октябрь ба ҳамаи адабони советӣ баробар лозим омад, ки вазифаи масъулиятноки адабиётро ҳамчун қувваван фаъоли навсозандони ҳаёти ҷамъияти ва зиндагии одамӣ хуб фахмида, дар ин самт ҷадал қунанд. Методи реализми социалистӣ аз рӯзҳои аввали ғатху зафари революции Октябрь ҳамчун усули муносиби эҷодӣ дар замони ҳукмронии диктатурияи пролетариат ба дили адабони миллиӣ ва қаламакашони тоҷикроҳ ёфт. Ба С. Айнӣ насиб шуд, ки аввалини татбиккунандон ин усул дар адабиёти муосири тоҷик гардад.

С. Айнӣ аз нахустин мардум шеърҳояш, очерку «макотаҳои публицистиаш» то романи «Дохунда» конунияти методи реализми социалистиро поя ба поя омӯхта, ба баландиҳон он расидаст. Асарҳои индавринаи ў, ки аз гояҳои революционӣ ва синфият саршор буданд, инҳоят, дар «Дохунда», «Ғуломон» ва «Ҷдоштҳо» таҷассум ёфтанд. Дар ин асарҳо ҳаёти халқи тоҷику ўзбек ва тақдирӣ таъриҳии онон аз замонҳои гузаштани ғулемӣ то ҳаёти нави социалистӣ ва колхозӣ аз мавқеи таълимоти марксизм-ленинизм бо тамоми зухуроти диалектикаш инъикос гардидааст. Муроҷиати Айнӣ барои комъёбииҳои навкориаш ба таҷрибаи анъанаҳои прогрессивиу революционии дигар адабиётҳои миллиӣ ин процессро тезонид.

Баъзе ходимони маданият, назариячиён роли мусбати ягонагии маданияти социалистиро дар инкишофи маданияти миллиӣ ғарда, маҳдудияти истиклолияти онҳоро баҳона нишон мебиданд. Ин нуктаи назар беасос буда, фактҳои реалий онҳоро радду бадал мекунанд. «Таъриҳ шаҳодат медиҳад, ки,— менависад академик Ҳрапченко,— маҳдудият ва бемадорию нотавонии маданиятҳои миллии алоҳида на дар натиҷаи алоқан бевозитан онон бо маданиятҳои дигар халқҳо, на дар натиҷаи қабули сарватҳои ҷамъовардаи онон ба амал меояд, балки ба сабаби чудо истодан аз ин сарватҳо ва аз таҷрибаи ӯфариниши маданият дар мамлакатҳои пешқадам, ба сабаби чудой аз комъёбииҳои дар ин соҳа эътироғардида рӯҳ медиҳад. Махз чудой ва алоҳидати маданияти миллиро ба талафи бисъёр омилҳои эҷодӣ

меорад, ҳол он, ки робитан байни миллатҳо вайро қувват мебахшад ва ғани мегардонад».<sup>1</sup>

Дар ин хусус, якқатор санъаткорони забардасти миллии советӣ М. Аvezov, С. Вурғун, Э. Топчиев ва дигар андешаҳои мусбати ҳудро нишабат ба таъсири байниниядигарони адабиётҳо бо камоли завқ гуфтаанд.<sup>2</sup> Доир ба аҳамияти эҷоди достонҳои реалистии мусосир бо баҳисоб тирифтани таҷрибаи адабиётҳо, ки дорон анъанаҳои бои реалистианд, Мирзо Турсунзода дар маърузааш дар съезди IV нависандагони Тоҷикистон хуб гуфта буд: «... жанри эпикӣ назми советии тоҷик на таҳдо аз намунаҳои гузаштани ҳуд, балки аз асарҳои беҳтарини ҳалқҳои дигар меомӯзанд. Он рафиконе, ки таҳдо дар ҷорҷӯбии анъанаҳои миллии ҳуд маҳдуд мемонанд, онҳо дар дӯзиҳи шоирони «аҳамияти маҳаллидор», дар доираи маҳдудиятҳои миллӣ мондан мегиранд ва дар адабиёт наметавонанд қарзи партияйӣ ва гражданини ҳудро адо кунанд».<sup>3</sup>

Бешак, аҳамияти адабиёти рус дар инкишифӣ адабиёти сермиллати советию ҷаҳонӣ ва дар пайдоишгу таракқии методи реализми социалистӣ баҳсизлазир аст. Вале дар баробари ин, таҷриба ва анъанаҳои бои адабиётҳои миллӣ, тафаккури эпикӣ миллӣ ва шакли реализми маорифпарварии онҳо бо муваффақиятҳои адабиётҳои мутараққӣ, маҳсусан адабиёти рус омехта шуда, барои нашъунаномои адабиёти реализми социалистӣ роҳ қушоданд. Маҳз ҳамин заминан эстетикии миллӣ бӯиси эҷоди асарҳои намоёни эпикӣ ҳалқҳои Осиёи Миёнга гардид.

Методи иави бадей чунин асарҳои арзандаро ба мисли «Дохуна» ва «Гуломон» (С. Айнӣ), «Абай» ва «Роҳи Абай» (М. Аvezов), «Кишвари бедоргашта» (Г. Мусрепов), «Қарағанда» (Г. Мустафин), «Мактаби ҳаёт» (С. Муқанов), «Хуни мукаддас» (М. Ойбек), «Одамони замони мо» (Т. Сидикбеков), «Набит-тоғ» (Б. Карбобоев), «Нур дар зери замин» (Сасикбоев), «Хоҳарон», (А. Мухторов), романи сегонаи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» (Ч. Икромӣ), «Шӯроб» (Р. Ҷалил), «Восеъ» (С. Улуғзода), повесту романҳои Чингиз Айтматов, Фотех Ниёзӣ, Фазлидин Муҳаммадиев, Юсуфчон Акобиров, Муҳиддин Ҳочаев: дар назм — достонҳои М. Турсунзода, Ф. Гулом, Мирмуҳсин, М. Миршакар, М. Қаноат, К. Қиром ва бисъёр дигарро ба майдон овард. Роману достонҳои ин суханварон, ки хусусиятҳои монументалий доранд, манзараҳои рангниҳ ҳаётӣ ҳалқҳои Осиёи миёна ва таърихи тӯлонии муборизаи онҳоро бӯшукуҳмандӣ акс намудаанд.

Таҷрибаи эҷоди коллективӣ бо гуногуашаклиаш ба истиколилияти асарҳои санъаткорони ҷудогона ва таъсирибахшии онҳо ба процесси адабӣ-бадей ҳеч ҳалал намерасонад. Зоро ҳар як асару эҷод ҷамбон қобилияту истеъодди хосса ва тасвиркорӣ

<sup>1</sup> Храпченко М. Б. Горизонты художественного образа. М., 1982, стр. 145.

<sup>2</sup> Ниг. Неупокоева И. Г. Проблемы взаимодействия современных литератур. М., 1963, стр. 162.

<sup>3</sup> Турсунзода М. Ҳаёт ва адабиёт. Душанбе, 1959, саҳ. 34—35.

хие бикро ҳар ик суханвар аст. Иттегелдій және қалыптастырылғанда күннен төңісінде эстетикалық бағытталған гумогужың қажындықтары да оның мәдениеттесеңдер мәннен кем.

Ба қамын тарихи, заражаты азабейті Осейн Майна да дистонияның калерашының да шоудайты дегендеги талқы то макрофигуралары да алғандағы реализм макрофигуралары, дар шарыншылдың кавындаңында да, то ба реализмнің социалдық қаранды жаңа жаңа өйт.

## АДАБИЕТ

### Донир ба ҳама бобдо

Хитобхон дарсӣ ва васонти таълими:

- Абрамович Г. Л. «Введение в литературоведение». М., 1979.  
Зеҳий Т. Санъати сухан. Душанбе, 1978.  
Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966.  
Коллектив (под ред. Поспелова Г. Н.). «Введение в литературоведение». М., 1976.  
Краткий словарь по эстетике (под ред. Овсянникова М. Ф.). М., 1983.  
Табаров Соҳиб. Лугати русӣ — тоҷикини истилоҳоти адабиётшиносӣ. Душанбе, 1980.  
Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1971.  
Тимофеев Л. И. и Тураев С. В. Словарь литературоведческих терминов. М., 1974.  
Ходизода Р., Шукуров М., Абдулзабборов Т. Фарҳангни истилоҳоти адабиётшиносӣ. Душанбе, 1966.

### Донир ба боби I

- Мукотибаи К. Маркс ва Ф. Энгельс бо Лассаль дар боран язди  
фоҷиавии (трагедияи) ў «Франц фон Зикинген». Нигаред: «К. Маркс и  
Ф. Энгельс о литературе». М., 1958, стр. 85—94. Мактубхон Ф. Энгельс ба  
М. Каутская аз 26-ми ноябрин соли 1885 ва ба М. Гаркнесс (дар ибтидон  
апрели соли 1888). Ниг.: ба маҷмӯаи мазкур, саҳ. 69—74.  
Ленин В. И. Ташкилоти партияӣ ва адабиёти партияӣ. Асарҳо, ч. 10, саҳ.  
31—37.  
Ленин В. И. Лев Толстой, ҳамчун оннан революцияи рус. Асарҳо, ч. 15,  
саҳ. 200—207.  
Ленин В. И. Л. Н. Толстой. Асарҳо, ч. 16, саҳ. 350—355.  
Ленин В. И. Л. Н. Толстой ва замони ў. Асарҳо, ч. 17, саҳ. 34—38.  
Ленин В. И. Вазифаҳои иттифокҳои ҷавонон (нутқ дар съездзи III Учумии  
rossияги Иттифоқи Коммунистик ҷавонони Россия. Аз 2 октябрин с. 1'20).  
Душанбе, 1955.

- Карорхон КМ КПСС онд ба масъалән адабиёту санъат; материаҳон съездон XX—XXVII КПСС.
- Плеханов Г. В. Избранные философские произведения в пяти томах, т. IV. М., 1958. (Дар ин китоб дар боран ақидаҳон фалсафӣ ва эстетикии Белинский, Чернышевский ва дигарон сухан меравад).
- Плеханов Г. В. Письма без адреса (искусство и общественная жизнь). М., 1956.
- Луначарский А. В. Избранные статьи по эстетике. М., 1975.
- Белинский В. Г. Назаре ба адабиёти русии соли 1847; Мактуб ба Гоголь. Сталинобод, 1949.
- Белинский В. Г. Чанд макола. Сталинобод, 1961.
- Добролюбов Н. А. О степени участия народности в развитии русской литературы. Собр. соч. в 3-х томах, т. I. М., 1950, стр. 275—326.
- Добролюбов Н. А. Луч света в темном царстве. Там же, т. III. М., 1952, стр. 152—220.
- Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности. Избранные сочинения. М.—Л., 1950, стр. 401—464.
- Абдуллоев А. Захири Форъёбӣ. Душанбе, 1974; Адабиёти форсу тоҷик дар инман аввали асари XI. Душанбе, 1979.
- Афсаҳзод А. Рӯзгор ва асари Абдураҳмони Ҷомӣ. Душанбе, 1980.
- Бобоев Ю. И. Партия, замон ва адабиёт. Душанбе, 1964; Партияният ва халқияти ҳусусияти асосии методи реализми социалистӣ. Дар китоби «Масъалаҳон адабиёти муосири тоҷик». Душанбе, 1970, саҳ. 66—83.
- Брагинский И. С. О партийности в творчестве С. Айи. Дар кит.: «Таджикская советская литература». Душанбе, 1954, саҳ. 52—62;
- Дубровин А. Г. О партийности художественного творчества. М., 1977.
- Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971.
- Лессинг Готхольд Леокон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
- Лукин Ю. А. В. И. Ленин и формирование идеино-эстетических принципов советской литературы. М., 1977.
- Мусулмонкулов Р. Атоулло Ҳусайнӣ. «Бадоъ-ус-саноъ». Душанбе, 1974; Қамолиддин Ҳусайн Вонзи Кошифӣ. «Бадоъ ал-афкор фи саноъ ал-ашъор». М., 1977.
- Сайфуллоев А. Ақидаҳон адабии В. И. Ленини ва адабиёти тоҷик. Душанбе, 1973; Партияният ва халқияти адабиёт. Душанбе, 1976.
- Сатторов Абдунабӣ. Афкори адабӣ ва эстетикии Абдураҳмони Ҷомӣ. Душанбе, 1975.
- Саъдиев Садрӣ. Мазмун ва шакли асари бадей. Душанбе, 1976.
- Табаров Соҳиб. Дастири таълимӣ донир ба назарияни таҳқиқи адабӣ. Душанбе, к. I, 1980; к. II, 1983.
- Худойдоров Бобо. Тип ва тилиқунойӣ дар эҷодиёти бадей. Душанбе, 1976.
- Шукуров М. Анъана, халқияти маҳорат. Душанбе, 1964, саҳ. 85—140.

#### Донир ба боби II

- Акбаров Юсуф. Композиция ва сюжети асари бадей. Душанбе, 1975.
- Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957.

- Асрорӣ В., Амонов Р. Эҷодиёти даҳанакии ҳалқ. Душанбе, 1980.
- Давронов Субҳон. Соҳти шеъри тоҷикӣ. Душанбе, 1976; Вазни ашъори Абулқосим Лоҳутӣ. Душанбе, 1974.
- Қалачева С. В. Стих и ритм. М., 1978.
- Маъсумӣ Носирҷон. Асарҳои мунтажаб, ч. II. Душанбе, 1980.
- Мирзозода Ҳолик. Образи бадей чист? Душанбе, 1976; Таърихи адабиёти тоҷик (китоби 2). Душанбе, 1977.
- Мусулмонкулов Раҳим. Асрори сухан. Душанбе, 1980.
- Муҳаммадиев М. Лугати мухтасари синонимҳои забони тоҷикӣ. Душанбе, 1975.
- Наимбоев С. Таътими шеър дар мактаб. Душанбе, 1982.
- Рахмонов Ш. Байт ва муносабати он дар шеър. Душанбе, 1980.
- Сайфиев Н. Достонсарони форсу тоҷик дар асри XIV (к. I). Душанбе, 1983.
- Сирус Б. Коғия дар назми тоҷик. Душанбе, 1955; Арӯзи тоҷикӣ. Душанбе, 1963, Назариян нави коғиябандӣ дар назми тоҷик. Душанбе, 1972.
- Тошматов Раҳимҷон. Назми меҳнат. Душанбе, 1967.
- Турсунзода Мирзо. Куллӣст изборат аз 6 ҷилд, ч. III. Душанбе, 1979.
- Шукурев Муҳаммадҷон. Ҳар сухан ҷоеву ҳар пукта макоме дорад. Душанбе, 1968.
- Ғаффоров Р. Нависандагӣ забон. Душанбе, 1977; Устоди бузурги сухан. Душанбе, 1978.

### Денр ба боби III

- Акбаров Юсуф. Талаби ҳаёт ва қисмати адабиёт. Душанбе, 1977; Қисмати инсон ва қисмати шеър. Душанбе, 1980.
- Амонов Раҷаб. Таърихи адабиёти советии тоҷик, ч. VI (I). Душанбе, 1982.
- Асрорӣ Воҳидҷон. Фольклор, ҳалқият, нависандагӣ. Душанбе, 1983.
- Бакозода Ҷӯра. Чустучӯҳои эҷодӣ дар насрӣ тоҷик. Душанбе, 1982.
- Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды. Собр. соч., т. V. М., 1954.
- Бобоев Ю. Сипахсолори назм. Душанбе, 1971; Ҳакикати революция ва нишониҳои романӣ. Дар кит.: «Ҳаёт, қаҳрамон ва адабиёт». Душанбе, 1977.
- Бобокалонова Д. Таджикская детская литература. Душанбе, 1982.
- Болдырев А. Н. Зайнiddин Восифи. Душанбе, 1957, глава VII.
- Бушмин Алексей. Наука о литературе. М., 1980.
- Горький М. О прозе; О пьесах; О социалистическом реализме. Сб. «О литературе». М., 1958.
- Демидчик Л. Н. Таъриҳномаи драмавии ниқиlob. Дар кит.: Ҳаёт, қаҳрамон ва адабиёт. Душанбе, 1977; Таърихи адабиёти советии тоҷик, ч. II. Душанбе, 1978.
- Коллектив. Социалистический реализм сегодня. М., 1977.
- Ломидзе Георгий. Интернациональный пафос, советской литературы. М., 1967; Чувство великой общности. М., 1978.
- Маниёзов А. Публицистика ва назми устод С. Айнӣ. Душанбе, 1958; Шеъри нав ва бâъзе масъалаҳои шеърният. Дар ёнтоҷи «Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик». Душанбе, 1970, саҳ. 243—251.
- Маъсумӣ Носирҷон. Асарҳои мунтажаб, ч. I. Душанбе, 1977.
- Мирзоев А. Сездаҳ макола. Душанбе, 1977, саҳ. 5—52.

- Мирзозода Холик. Адабиёт аз нуктаси назарни ҳаёт. Душанбе., 1973; Афкори рангни. Душанбе, 1982.
- Мусулмонкулов Рахим. Саъъ ва сайди таърихни он дар наасри тоҷик. Душанбе, 1970; Асрори сухан. Душанбе., 1980.
- Сайфуллоев А. Мактаби Айни. Душанбе, 1978; Мирзо Турсунзода Душанбе., 1983.
- Нурчонов Н. Рангомезони садна. Душанбе, 1983.
- Отаконова Х. Таҳаввулни жони достон дар назми мӯосири тоҷик. Душанбе, 1984.
- Салимов Юсуф. Насри ривояти форсу тоҷик. Душанбе, 1972.
- Сатторов Абдунабӣ. Нуктаси пайванд. Душанбе, 1982.
- Табаров Соҳиб. Реализми социалистӣ — методи адабиёти советӣ. Душанбе., 1976; Ҳаёт, адабиёт, реализм, к. I. Душанбе., 1966; к. II. Душанбе, 1978; к. III. Душанбе., 1983; к. IV. Душанбе., 1984.
- Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1975; Горизонты художественного образа. М., 1982.
- Худойдоров Б. Романи Ҷалол Икромӣ «Духтари оташ». Душанбе, 1967;
- Шодикуллов Х. Реализми танқидӣ. Душанбе., 1976; Устоди шӯҳратманди ҳаҷе. Душанбе., 1976.
- Шукурев Муҳаммадҷон. Пазлухон тадқиги бадеи. Душанбе., 1976;
- Таърихи адабиёти советии тоҷик, ч. IV. Душанбе., 1980; Пайванди замонҳо ва ҳалкҳо. Душанбе, 1982.
- Шукурев М., Акбаров Ю. Азъана ва навоварӣ. Душанбе, 1976.
- Гаффоров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил. Душанбе., 1966.
- Ҳакимов Аскар. Шеър ва замон. Душанбе, 1977; Дар қаламрави сухан. Душанбе, 1982.
- Ходизода Расул. Аз гузашта ва имрӯзи адабиёти тоҷик. Душанбе, 1974.
- Ҳусейнзода Ш. Бахс ва андеша. Душанбе, 1964; Дар борон баъзе майлҳо дар шеъри мӯосири тоҷик, дар ҷитоби «Масъалаҳон адабиёти мӯосири тоҷик». Душанбе, 1970, саҳ. 225—242.
- Ҳусейнзода Ш., Шарифов Х. Макоми Ибни Сино дар шеъру адаби тоҷик. Душанбе, 1985.
- 1974.

## МУНДАРИЧА

Аз муаллиф . . . . . (3—4)

### Сарсухан

Илми адабиёт ва вазифаҳои курси «Муқаддимаи адабиётшиносӣ» . . . . .	(5—14)
Адабиётшиносӣ ва қисматҳои он . . . . .	(7—13)
Қисматҳои ёридиҳандан адабиётшиносӣ . . . . .	(13)
Вазифа ва мазмуни курси «Муқаддимаи адабиётшиносӣ» . . . . .	(13—14)

### 1. ХУСУСИЯТҲОИ УМУМИИ АДАБИЕТИ БАДЕЙ

1. Афкори адабии назарӣ то замони марксизм . . . . . (15—33)  
Системаи фалсафии даврҳои гуногуни ва афкори олимони Юнони кадим, Аврупо ва Россия: Арасту ва дигарон, Буало, Дени Дидро, Г. Лессинг, Олимони рус ва Ломоносову Радищев, Гегель, Кант. . . . . (15—18)  
Афкори эстетикини назарияни адабиёти классикни форму тоҷик. (18—20): «Тарҷумон-ул-багор» (20—21), «Насиҳат-нома» (21), «Хадош-ус-сехр» (21—22). «Чадор макола» (22—24), «Ал-мӯъчам...» (24—26). «Меъёр-ул-ашъор» ва «Асос-ул-иктибос» (26), «Эъҷози Ҳусравӣ» (26—27). Асари XV ва намояндагони он — Абдураҳмони Чоми (27—29). Алишер Навоӣ (29), «Ҷамъи мухтасар» (29—30), «Бадоъе ал-афкор фи саноъе ал-ашъор» (30), «Бадоъе-ус-саноъе» (30—31). «Маҷмаъ-ус-саноъе» (31). «Матъ-ул-улум...» (31—32). «Ҳафт кулзум» ва дигар маъъазҳо (32—33).
2. Макоми революционер-демократҳои рус дар инишиофи илми таиниду эстетика . . . . . (32—37)  
Белинскиӣ (34—35). Добролюбов (35—36). Чернышевский (36—37).
3. Марксизм-ленинизм асоси фалсафии илми адабиётшиносии соvetӣ . . . . . (37—41)  
Пайдонши назарияи адабиёти марксистӣ (37—39). Партияниятӣ назарияи адабиёти марксист-лениниӣ (39—41).
4. Партияният, ҳалқият ва сийғияти адабиёти бадей . . . . . (41—51)  
Партияният — шуури коммунисти (45—48). Принципҳои ҳалқият ва сийғияти адабиёт (48—51).
5. Ҳуҷҷатҳои Партия — кутбномаи фаъолияти ҳаррӯзни адабиёти бадей ва адабиётшиносӣ . . . . . (52—63)  
Резолюция ва карорҳои солҳои 20—80 ҚМ КПСС (52—56). Съездҳои XXIV—XXV ва XXVI Партия (56—61). Съездҳои XXVII (61—63).
6. Ҳусусиятҳои идеологияи санъату адабиёт . . . . . (63—70)  
Адабиёт — шакли шуури ҷамъиятий (63—64). Вазифаи идеологияи адабиёт (64—66). Фарки адабиёти бадей аз илм (66—69). Фарки адабиёти бадей аз дигар намудҳои санъат (69—70).
7. Мазмун ва шакли адабиёти бадей . . . . . (70—84)  
Мағҳуми мазмун ва шакл (70—71). Мазмунни асарҳои адабӣ (71—72). Объекти асосии тасвири адабиёти бадей (72—74). Табииати эстетики, инсон ва адабиёт (74—75). Адабиёти ва идеалии санъаткор (76—77). Вазифаи маърифатбахшӣ ва тарбиявии адабиёт (77—82). Мунособати инсон ба ашъоҳои гуногуни (82—84).
8. Шакли адабиёти бадей . . . . . (84—85)  
Мағҳуми шакл (84—85). Ягонагии шаклу мазмун (85—87). Имтиёзи мазмун ба шакл (87). Тахайюни бадей (87—89). Прототип (89—90).
9. Проблемаи тип дар адабиёти бадей . . . . . (90—96)  
Тип дар адабиёти бадей (90—93). Таърихияти типи адабӣ (93—95). Гуногуни типсозӣ (95—96).

## II. ОСОРН АДАБИИ БАДЕЙ ВА УНСУРДОИОН

- Асари адаби ва баденят . . . . . (97—107)  
1. Мавзӯй ва идея (адабиёт ва баденят) . . . . . (97—98)  
Мавзӯй асари бадей (98—102). Мазмунин идеяни асари бадей (102—103).  
Идея ва ҷаҳонбии нависандагон . . . . . (104—107)  
2. Образи бадей . . . . . (108—112)  
Образи бадей чист? (108—110). Конфликтни асари адаби (110—111). Персонаж (111—112).  
3. Композиция ва сюжети асари бадей . . . . . (113—123)  
Композиция (113—115). Сюжети асари бадей (115—117). Унсурдони сюжет (117—119).  
Пролог (119). Эпилог (119—120). Пейзаж (120—122). Ручуни лирикӣ (122—123).  
4. Забонни адабиётни бадей . . . . . (124—134)  
Забонни адаби ва бадей (124—125). Забонҳои эҷодиётни ҳалкӣ ва китобӣ (125—132).  
Забонни иштироккунандагон — воситаи ташвиҳту фардикунионии характерҳо (132—134).  
Воситаи ва тарҳои баён . . . . . (134—147)  
Муродиф (синоним) (134—137). Тачин (омоним) (137—141). Тазод (антоним) (141—143). Унсурдони лексиконии забон (143—147). Неологизм (143—144).  
Арханизм (144—147).  
Воситаҳои тасвири бадей . . . . . (147—166).  
Тавсиф (147—151). Ташибоҳот (151—155). Мачоз (155—156). Истюра (156—158). Ташхис (158—159). Муболига (160—163). Таскир (163—164). Киноя (164—165). Таъриҳ (165—166).  
Баъзе санъатҳои шеъри . . . . . (166—171)  
Мувавиҳаҳо (166—167). Муламмаҳ (167). Муаммо (168—169). Луга (169—170). Саҷъ (170—171).  
5. Асосони шеъри тоҷики . . . . . (171—182)  
Мағҳумони назм ва шеър (171—174). Мисрӯз (174). Байт (174—177). Банд (177—178). Коғия (178—180). Зулфкоғнатӣ (180—181). Радиф (181—182).  
6. Вазни ва соҳти шеъри тоҷики . . . . . (182—191)  
Шеъри хичой (182—183). Шеъри арӯзӣ (183—186). Рӯзни арӯз (186—187).  
Баҳроҳои арӯз (187—188). Баҳроҳои солими ва фарӯзӣ (188—189). Зиҳоҳ (189—191).

## III. КОНУНИЯТИ ИНЌИШОФИ АДАБИЕТ

1. Мағҳуми процесси адаби ва аньанаю навоварӣ . . . . . (192—205)  
Процесси адаби (192—196). Анъана ва навоварӣ (196—200). Марҳалатҳои инќишифии аньанаю навоварӣ дар адабиётни мусоиди тоҷик (200—205).  
2. Чинс, намуд, жаир ва шакли асарҳои бадей . . . . . (205—208)  
Таърихи пайдонши наину намуд . . . . . (205—208)  
Эпос  
Эпос (208). Достони эпикӣ-ҳамосӣ (209). Ҷангнома-эпопея (209—210).  
Афсона ва қисса (210—212). Масал (212—214). Новелла (214—216). Латифа (216). Ҳикоя (216—217). Очерк (217—219). Публицистика ва асарҳои публицистӣ (219—220). Еддошт (221). Фельетон (221—222). Мурасала (222). Повесть (222—223). Роман (223—227).

### Лирика

- Таърихи пайдонши ва тараккии лирика (227—232). Фарднёт (233). Мустазод (234—235). Маснавӣ (235—236). Мусаллас (236—238). Мураббаз (238). Рубоӣ (239—240). Мухаммас (240—242). Мусаддас (242). Китъа (243—244). Газал (244—245). Қасида (246—249). Тарҷӯъбанд (249—251). Таркибанд (251—253). Суруд (253—254). Достон (255—257). Номанингорӣ чун достон (257—258). Баллада (258—259).

## Драма

Хусусиятҳои осори драмавӣ (259—260). Диалог ва монаолог . (260—261) Таърихи пайдонши драматургия (261—262). Драматургияи советӣ (262). Пайдонши инкишофи драматургияи тоҷик (262—264). Трагедия (264—266). Комедия (266—268). Драма (268—269). Монодрама ё моноспектакль (269—270). Либретто (270—272). Киносценарий (272).

### 3. Методҳон бадӣ, равияҳон адабӣ ва услуб

Метод (272). Равия ва ҷараёнҳон адабӣ (272—276). Услуби адабӣ (276—278). Романтизм ва реализм  
Романтизм (278—282). Реализм (282—287). Реализми таҳқидӣ (287—289). Модернизм — методи адабиётни буржуазӣ (289—291).

### Методи реализми социалистӣ

Таърифи методи реализми социалистӣ (291—294). Решаҳои таърихии пайдонши санъати социалистӣ (294—296). Асосҳои назарии реализми социалистӣ (296—299). Пайдонши реализми социалистӣ дар Россия ва Фарӯз (299—304). Таърихи ном гирифтани «реализми социалистӣ» (304—305). Принципҳои методи «реализми социалистӣ» (305—310). «Реализми социалистӣ» дар адабиётҳои миллии советӣ (310—313).

Адабиёт . . . . . (314—317)

*Юрий Бабаев*

## ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

### Ч а с т ь I-ая. \*

#### ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

(на тадж. языке)

Мудири редакции *К. Олимов*.

Мукарририи *М. Исмоилова, С. Шоҳзоданасимов*

Мукаррири ороиш *F. Шукуров*

Мукаррири техникии *H. Незвидская*

Мусаххех *P. Юнусова*

ИБ № 686

Ба матбаа 21. 06. 1986 сувурда шуд. Ба чопаш 10. 01. 87. имзо шуд. Формати 60×90/16. Коғази типографии № 1. Гарнитураш адабӣ. Чони барҷаста. Ҷузъи чопии шартӣ 20. Ҷузъи ранганд шартӣ 20. Ҷузъи нашрию хисобӣ 23,047. Адади нашр 3000. нусха. Супориши № 3684. Нарҳаш 1 с. 20 тин.

Нашриёти «Маориф»-и Комитети давлатии РСС Тоҷикистон онд ба корҳои нашриёт, полиграфия ва савдои китоб. 734063, Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126.

Комбинати полиграфиии Комитети давлатии РСС Тоҷикистон онд ба корҳои нашриёт, полиграфия ва савдои китоб. 734063, Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126.